

СОДЕРЖАНИЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Махмадёрзода У.М., Курбонова Б.А., Расулов М., Фурутан М. - МАҲСУЛНОКИИ ЗИРОАТҲОЙ РАВГАНДИҲАНДА ДАР КИШТИ ТАҚРОӢ..5	
Якубова М., Хамрабаева З.М., Содикзода М.С. - ВЛИЯНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА И ЦИНКА НА РОСТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ.....8	
Норов Ш.Р., Сардоров М.Н., Норов М.С. - ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК КОРМОВ.11	
Бобохонова З.К., Боймуродов Р.Б. -ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОСФОРА ПРИ ЛЕНТОЧНОМ ВНЕСЕНИИ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ И НАВОЗА ПОД КАРТОФЕЛЬ.....14	
Алимуродов А.С., Салимзода А.Ф., Исмоилов М.И. - ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННО – ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ НОВЫХ ЛИНИЙ ПШЕНИЦЫ...18	
Давлатова О.С., Джалилов А.У., Аъзамов У.О. - УСТОЙЧИВОСТЬ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ К ЖЕЛТОЙ РЖАВЧИНЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ.....20	
Алимуродов А.С., Музрафаров Ш.М.- БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦ....25	
Хафизов А.А. НАШҶУНАМО ВА ХОСИЛНОКИИ ПАХТА БА МУХЛАТИ КИШТДАР ШАРОИТИ НОХИЯИ ДАНФАРА..27	
Солиев З.М., Усмонова Ш.Х., Каримов А., Раҳимов Ф.Г. - ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭНДОФИТИЧНЫХ ШТАММОВ <i>Bacillus Subtilis</i> К МОБИЛИЗАЦИИ ПОЧВЕННЫХ ФОСФАТОВ32	
Сангинов П.А., Сангинов А.С. - ДЛИНА ВОЛОКНА У ГИБРИДОВ F3 ПО СРАВНЕНИЮ С ГИБРИДАМИ F1 И F2.....36	
Рахматов С.С., Назира Мирзораджабзода - ВЛИЯНИЕ ВЫКОРМКИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОРОД «БЕЛИКОКОН-1» И «БЕЛИКОКОН-2» ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА В ДЕХКАНСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ГОРОДА ВАХДАТ.....41	
Наврузбекова М., Шомансуров С. - ЗЕЛЕНЫЕ ОВОЩНЫЕ РАСТЕНИЯ, ВЫРАЩЕННЫЕ В ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ТЕПЛИЦАХ ПАМИРА...44	
Зайнутдинов А., Ахмедов Т.А. ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ МОРКОВИ СОРТА ТИЛЛОРАНГ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КОРНЕПЛОДОВ.....48	
Шералиев З. А., Сайдов Н.С. МУШОХИДАҲОИ РЕПРОДУКТИВИЙ ВА ДИНАМИКАИ АФЗОИШИ ГУЛПОЯИ ЎҶКАИ НАҲӢ (YUCCA FILAMENTOSA L.) ДАР ШАРОИТИ ВОДИИ ХИСОР.....50	
Косилов В.И., Иргашев Т.А. Ребезов М.Б., Клочкова М.А. - ЗАТРАТЫ КОРМОВ И ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ЖИВОЙ МАССЫ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ ЦИГАЙСКОЙ ПОРОДЫ И ЕЕ ПОМЕСЕЙ С ЭДИЛЬБАЕВСКОЙ ПОРОДОЙ.....56	
Шарипов А., Боязитов Ф.А. - БАРТАРАФ НАМУДАНИ КАМБУДИҲОИ ЗИМИСТОН- ГУЗАРОНӢ ВА РОХҲОИ ИСЛОХИОН.....60	
Иргашев Т.А., Косилов В.И., Изатуллоев С. - ДИНАМИКА ЖИВОЙ МАССЫ И УБОЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЫЧКОВ РАЗНОГО ГЕНОТИПА В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ ЗОНЫ ТАДЖИКИСТАНА.....63	
Ежова О.Ю., Кузнецов Д.А., Кузнецов С.А., Эргашев Д.Д. -АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	

ОБРАБОТКА ИКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ.....68	
Рузиев Т.Б., Риоева Н.Г., Раҳматов Х.Г. - МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ РАЗНОЙ КРОВНОСТИ ТАДЖИКСКОГО ТИПА ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВ ИМ. Б.МАҲСУД Б.ГАФУРОВСКОГО РАЙОНА.....71	
Байгенов Ф.Н., Шомуродова З.М., Садиров М.З. - ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ КОРМОВЫХ РАЦИОНОВ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ.....75.	
Ҷӯрабоева Ҳ.Н. - ЗИМИСТОНГУЗАРОНИИ ЗАНБУРОНИ АСАЛ ВА САРФИ ҲӮРОКА ДАР ШАРОИТИ НОХИЯИ КӮШОНИЁНИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН.....79	
Абдураҳимов Ҳ.Ч. - УСУЛҲОИ ДОХЛИЗОТИИ МУКАММАЛГАРДОНИИ МАҲСУЛНОКИИ ГЎСФАНДОНИ ЗОТИ ТОЧИКИЙ83	

ВЕТЕРИНАРИЯ

Сахимов М.Р., Турдиев Ш.А., Раҳимов Ф.Ф., Искандаров Э.Х., Джумазода М.М. - ИЗУЧЕНИЕ АКАРИЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ ЦИФЛУНИТ ФЛОКА.....86	
Давлатмуродов Т.М., Мирзоахмедова Ш.Р. - ЭТИОЛОГИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА (ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА).....88..	
Рахматов Х.Г., Рузиев Т.Б., Салимчонов С., Аюбов Б.М. - ТАРКИБ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ФИЗИКАВИО-ХИМИЯВИИ ФАЛЛАИ МОДАГОВҲОИ ТИПИ ТОЧИКИИ ЗОТИ СИЁҲАЛО ДАР ШАРОИТИ ХОЧАГИИ ДЕҲҚОНИИ БА НОМИ Б.МАҚСУДИ НОХИЯИ Б.ГАФУРОВ.....90	
Валиев Р. - ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ АНТИЛЕЛ ПРОТИВ ФУНК-ЦИОНАЛЬНО АКТИВНЫХ ДЕТАРМИНАНТ ВИРУСА ГРИППА А (H ₂ N ₂).....93	
Назаров Ш.Х. - МУАЙЯН НАМУДАНИ ВАЗНИ МУХРАҲО ВА МУШАКХОИ СКЕЛЕТИ ТИРИИ ГЎСФАНДОНИ ЗОТИ ТОЧИКИЙ.....96	
Фаридунн Қ. - МУАЙЯН КАРДАНИ ХОСИЯТҲОИ КУМУЛЯТИВИИ ПАЙВАСТАГИҲОИ ФАЙРИОРГАНИКИЙ БО БАҲИСОБИРИИ ТАЪСИРОТ.....98	
Хочаев Ҷ.Ф., Шамуддинов Ш.Н., Ҳафизов Д.Ш., Зубайдова Т.М. - ХУСУСИЯТИ МУХОФИЗАТИИ ЭКСТРАКТИ ХУШКИ ҚАТРОНИ КАМОЛИ ТОЧИКОН (FERULA TADSHIKORUM M. RIMEN) БА ФАҶОЛИЯТИ ЧИГАР ВА ГАДУДИ ЗЕРИ МЕҶДА ҲАНГОМИ ЗАҲРОЛУДҚУНИИ ШАДИД БО ПАЙВАСТАГИИ ЧОР ХЛОРИДИ КАРБОН (CCL ₄).....100	

МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ГИДРОМЕЛИОРАЦИЯ

Ахунов Т.И., Амиров Н.Р., Эргашев Ш.А. - ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАШИН НА КАЧЕСТВО РАБОТЫ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ АГРЕГАТОВ.106	
Исаев У.П., Ризоев А.Б. - РОХҲОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАҲСУЛНОКИИ КОМБАЙНҲОИ ФАЛЛАДАРАВИ МУОСИР..108	
Ризоев И.Б. БАҲОДИҲӢ БА АНДОЗАИ ҲАВФИ ЗАҲМДОРШАВӢ.....111	
Баҳодуров Ш.Б., Дӯсталиев С.Т. - ТАКМИЛИ КОНСТРУКСИЯИ НИҲОЛШИНОНАК ВА	

ТЕХНОЛОГИЯ И БУНЁДИ БОФУ ТОКЗОРХО ДАР ЗАМИТНХОИ САНГЛОХИ ШИМОЛИ ТОЧИКИСТОН.....	116
Бобиев Д.Ф., Расулов Ф.Н., Ҳақёров Д.М., Абитов Н.Б. - ҲОЛАТИ СИФАТИИ ОБҲОИ ТАНЗИМШУДАИ ТОЧИКИСТОН.....	119
Джамилзода М.К. ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ Ag , A И ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ ПРИ МОДИФИКАЦИИ МОТОРНОГО МАСЛА ТРИБОТЕХНИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ ЭРС.....	122
Сайдумаров С.С., Толибов К.Б., Иброхимов Н.Ш. - МОНИТОРИНГ ВА ТАХЛИЛИ ҲОЛАТИ МЕЛИОРАТИВИИ ЗАМИНХОИ ОБИИ НОХИЯИ ҲАМАДОНИ.....	125
Шукрихудоев Ҳ.Дж., Маджидов Ҳ.М.- ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ДИБУТИЛФТАЛАТА И ПЛОТНОСТИ.....	130

ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Шарифов З.Р. Олимов Да. - БОЗОРИ МАҲСУЛОТИ ГЎШТИВУ ШИРИИ ТОЧИКИСТОНИ МАРКАЗӢ ҲОЛАТИ МУОСИР ВА ТАМОЮЛҲОИ РУШД.....	135
Носиров Р.О., Олимзода А.С. - АСОСҲОИ ИЛМИИ САМАРАНОКИИ ИҚТИСОДИИ ЧОРВОИ ШИРДЕҲ.....	141
Шарифов З.Р., Сайдов Р.Н. - ТАКМИЛИ МЕТОДИКАИ АУДИТИ МУАССИСАҲОИ СОҲАИ МАОРИФ.....	147
Олимов А.Х. Шарипов Х.П. - АМОНАТ ҲАМЧУН ШАРОИТИ МУБАДДАЛГАРДИИ ПАСАНДОЗХОИ АҲОЛӢ БА НИЗОМИ САРМОЯГУЗОРӢ.....	152
Шукурев И.Ш., Арзиқуллов Ш.Д., Бобоазиззода Ш.А. - САМАРАНОКИИ ИСТЕҲСОЛ ВА ФУРӯши МАҲСУЛОТИ САБЗАВОЙ ВА ИСТИФОДАИ ОН ДАР ЧОР ФАСЛИ СОЛ ДАР ЗАМИНИ ОБИИ ДЕХОТ.....	157
Бобоев А.А. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.....	163
Ахмедов Д.Х. ДИВЕРСИФИКАЦИЯИ МАҲСУЛОТИ КИШОВАРЗӢ ДАР ШАРОИТИ ИҚТИСОДИ БОЗОРГОНӢ.....	168
Сидиков Н., Мирзоев Б., Туев Ш.Ш., Разыков А.Ё. - НАУКА И ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ.....	172
Сафаров Б.Г., Абдулов Б.Н. - САЙЁХАТИ ДЕХОТ ДАР ЧУМҲУРИЙ ТОЧИКИСТОН ТАМОЮЛҲО ВА ДУРНАМОИ РУШД.....	181
Абдурахимов А.А., Ҷонмаҳмадов К.Ш. - АСОСҲОИ НАЗАРИЯИ ТАШАККУЛИ РАВАНДИ МЕХНАТ ВА ПАРДОХТИ ОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР.....	186
Тагоев Ҷ.Х., Мачидов Ф.Б. - РУШДИ ҲАМГИРОИҲОИ СОҲАҲОИ САНОАТУ КИШОВАРЗӢ ВА САВДО: ТАМОЮЛҲО МУШКИЛОТ ВА САРМОЯГУЗОРӢ.....	192
Аюбов Д. М., Восиева Ф.К., Амаков И.Б. Ниёзов И.Ш. - АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ТАҲҚИКИ ТИҶОРАТӢ.....	198
Абдуалимов А., Мирзоев А.Ш.- ФАҶОЛИЯТИ МАРКЕТИНГИИ КОРХОНАҲОИ КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТӢ ҲАМЧУН ВОСИТАИ ФУРӯши САМАРАНОКИИ МАҲСУЛОТИ КИШОВАРЗӢ..	203
Дадоходжаев А.А., Абдурахимов А.А. - ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА ПРОДУКЦИИ ОВЦЕВОДСТВА.....	209

Аслонов С.М., Мирзоахмадов Ш.Ш. - РОЛЬ И ПОДДЕРЖКА ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЕ СТРАНЫ.....	213
Сайдмуров Ш.М., Назарова Н.С. - ТАТБИҚИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР СОҲАИ ЭНЕРГЕТИКАИ ВИЛОЯТИ ҲАТЛОН.....	217
Сафаров С.З., Сайдмуров П.М.- АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ УСТУВОРИИ МОЛИЯВИИ БОНКҲОИ ТИҶОРАТӢ.....	221
Рахимов М.Ф., Бобоазиззода Ш. А., Ахмедов Д.Х., Арзиқуллов Ш.Д.- РУШДИ КООПЕРАТСИЯ ДАР СОҲАИ ИСТЕҲСОЛОТ ВА КОРКАРДИ МАҲСУЛОТИ ЧОРВОДОРӢ ДАР КИШVAR...226	
Сайдов Б.М., Маҳмадиев Ф.Б., Маҳмадизода С.Б. - ТАШАККУЛЁБИИ МИНТАҚАҲОИ КЛАСТЕРИ АГРООЗУҚАВОРӢ: ҶАБҲАҲОИ НАЗАРИЯВИЙ.....	230
Бокиев М.Ш., Набиев И.И. - НАҚШИ МАБЛАГГУЗОРИИ ХУРД ДАР РУШДИ СОҲАИ КИШОВАРЗИИ ЧУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН.....	236
Сатторов Ё.А., Акрамов Ш. - ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ РУШДИ КАС ДАР ЧУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН.....	239
Каримова У.Р. - САМАРАНОКИИ АҲБОРИ ИҚТИСОДИИ ИСТИФОДАИ ФОНДҲОИ АСОСӢ ДАР КИШОВАРЗӢ.....	245
Тураев Ф.Р. - ТАХЛИЛИ ТАТБИҚИ ЛОИҲАҲОИ АМАЛКУНАНДАИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР СОҲАҲОИ ИҚТИСОДИЁТ.....	248
Доутова А.Р. - АРЗЁБИИ ДАРАҶАИ БЕҲАТАРИИ ОЗУҚАВОРӢ.....	252
Дўстзода М.Ҳ. - ТАХЛИЛИ ВАЗӢИ РУШДИ СОҲАИ КИШОВАРЗӢ ВА ТАҒИЙРОТИ ТАРКИБИ ОН.....	256
Истамова С.А. - ТАСНИФИ ОМИЛҲОИ МУАССИР ДАР ТАҲИЯ ВА ТАТБИҚИ СИЁСАТИ САНОАТИИ МИНТАҚА.....	263
Султонов М. - ТАЧРИБАИ МАМЛАКАТҲОИ ҲОРИЦА ОИД БА СУҒУРТАКУНИИ ҲАВФУ ХАТАРҲОИ БОНКӢ.....	269
Оев А.Д. - МУШКИЛОТҲОИ САРМОЯГУЗОРИИ НИЗОМИ БОНКИИ КИШVAR БА БАҲШИ ВОҚЕИИ ИҚТИСОДИЁТ.....	273
Қосимова М.И. - ХУСУСИЯТҲОИ ҶАҲОНИШАВИИ ҲАРАКАТИ САРМОЯ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР.....	277
Расурова Д.Б. - МИНТАҚАБАНДӢ ВА РУШДИ ГЎСФАНДПАРВАРӢ ДАР МАМЛАКАТҲОИ ҲОРИЦӢ.....	284
Мухаммадҷони Азизулло, Бақоев Ш.С. - ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМҲОИ ФАРОҲАМ ОВАРДАНИ МУХИТИ МУСОИДИ САРМОЯГУЗОРӢ БАРОИ ТАҲИЯ ВА ТАТБИҚИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ.....	289
Шарипова Д.М. - СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ-ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.294	
Шарипов И.О. - ҲОЛАТИ МУОСИРИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАМИНХОИ КИШОВАРЗӢ ДАР ВИЛОЯТИ ҲАТЛОН.....	298
Сафарова С.Х. - РАВИШҲО ВА УСУЛҲОИ АРЗЁБИИ ФАЗОИ СОҲИБКОРӢ ДАР ҶАҲОНИ МУОСИР: НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯ.....	303
Муҳторзода П.Ҷ., Бобоев Ш.Қ. - ҲАВАСМАНДКУНИИ КОРХОНАҲО БАРОИ ПУРИҚТИДОР ГАРДОНИДАНИ ПОЙГОҲИ МОДДӢ - ТЕХНИКИИ КИШОВАРЗӢ ДАР ЧУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН ТАВАССУТИ МЕХАНИЗМҲОИ ЛИЗИНГ ..	308

CONTENTS

AGRICULTURAL SCIENCES

Mahmaderzoda U.M., Kurbonova B.A., Rasulov M., Furutan M. - OILSEEDS PRODUCTIVITY IN RE-SOWING.....	5
Yakubova M.M., Khamrababaeva Z.M., Sodikzoda M.S.-INFLUENCE OF COORDINATION COMPOUNDS OF IRON AND ZINC ON GROWTH FEATURES OF WHEAT SPROUTS..	8
Norov S.R., Sardorov M.N., Norov M.S. - INTERMEDIATE CROPS - ADDITIONAL FEED SOURCE.....	11
Bobokhonova Z.K., Boymurodov R.B. - CHANGE IN THE USE COEFFICIENTS OF PHOSPHORUS FROM PHOSPHORUS FERTILIZERS WHEN THEY ARE APPLIED TO LINEAR AND MANURE CROPS OF POTATOES.....	14
Alimurodov A.S., Salimzoda A.F., Ismoilov M.I.-EVALUATION OF FARM-VALUABLE INDICATION OF NEW WHEAT LINES.....	18
Davlatova O.S., Dzhalilov A.U., Azamov U.O. - RESISTANCE OF WINTER SOFT WHEAT TO THE YELLOW RUST IN TAJIKISTAN.....	20
Alimurodov A.S., Muzafarov Sh.M. - BIOLOGICAL FEATURES OF OPPORTUNITIES VARIETIES.....	25
Khafizov A.A. - GROWING, DEVELOPMENTS AND PRODUCTIVITY OF THE COTTON PLANTS DEPENDING ON PERIODS OF THE SOWING IN CONDITION OF DANGARINS DISTRICT.....	27
Soliev Z.M., Usmonova Sh.Kh., Karimov A., Rakhimov F.G. - STUDY OF THE INFLUENCE OF ENDOPHYTIC BACILLUS SUBTILIS STRAINS TO THE MOBILIZATION OF SOIL PHOSPHATES.....	32
Sanginov P.A., Sanginov A.S. - FIBER LENGTH IH HYBRIDS F ₃ BY COMPARISON WITH HYBRIDS F ₁ AHD F ₂	36
Rakhmadov S.S., Nazirai Mirzoalia - INFLUENCE OF FEEDING ON PRODUCTIVITY OF BREEDS "BELIKOKON-1" AND "BELIKOKON-2" OF TUTA SILKWORK IN THE DEKAN FACTORY OF THE CITY OF VAKHDAT.....	41
Navruzbekova M., Shomansurov S. VEGETABLES IN PAMIR GEOTHERMAL GREENHOUSES.....	44
Zainutdinov A.A., Ahmedov T.A. - THE EFFECT OF PLANT DENSITY OF TILORANG ON THE YIELD AND QUALITY OF CARROT TUBERS.....	48
Sheraliev Z.A., Saidov N.S. - REPRODUCTIVE PHENOLOGY AND DYNAMICS GROWTH OF THE PEDUNCLE (YUCCA FILAMENTOSA L.) IN THE CONDITIONS OF THE HISSAR VALLEY.....	50
Kosilov V.I., Irgashev T.A., Rebezov M.B., Klochkova M.A. - COST OF FEED AND AGE-RELATED DYNAMICS OF A LIVE WEIGHT OF YOUNG SHEEP TSIGAY BREED AND ITS INSALIVATE WITH EDILBAEVSKOY BREED.....	56
Sharipov A., Boyazitov F.A. - WAYS TO CORRECT THE SHORTCOMINGS OF WINTERING BEE FAMILIES.....	60
Irgashev T.A., Kosilov V.I., Izatulloyev S. - DYNAMICS OF LIVING MASS AND MILITARY INDICATORS OF GABLES OF DIFFERENT GENOTYPE IN THE CONDITIONS OF THE MOUNTAIN AREA OF TAJIKISTAN.....	63
Yezhova O.Yu., Kuznetsov D.A., Kuznetsov S.A., Ergashev D.D. - ANTISEPTIC TREATMENT OF	

INCUBATION EGGS OF AGRICULTURAL POULTRY.....	68
Ruziev T.B., Rioeva N.G., Rakhatmatov Kh.G.- MILK PRODUCTIVITY OF BLACK-AND-WHITE TAJIK TYPE COWS OF DIFFERENT BLOODS IN THE FARM CONDITIONS OF THE NAMED AFTER B. MAHSUD B. OF GAFUROV DISTRICT.....	71
Baigenov F.N., Shomurodova Z.M. Sadirov M.Z. - THE INFLUENCE OF THE STRUCTURE OF FEED RATIIONS ON DAIRY PRODUCTIVITY OF COWS.....	75
Boyazitov F.A. - ECONOMIC SPECIALITY OF THE MAIN PROPERTIES OF LOCAL BEES AND CARPATHIAN BEES BREED AND BASTARD OF FIRST GENERATION.....	79
Juraboev Kh.N. - WINTERING OF BEE COLONIES AND FEED CONSUMPTION IN HE KAUSHONION DISTRICT HE KATLON REGION.....	83

VETERINARY SCIENCE

Sakhimov M.R., Turdiev S.A., Rakhimov F.F., Iskandarov E.H., Jumazoda M.M. - THE STUDY OF THE ACARICIDAL ACTION NIFLUMIC FLOCK.....	86
Davlatmurodov T.M. Mirzoakhmedov S.R. CAUSES OF INFLAMMATION OF THE MUCOUS MEMBRANES OF THE UTERUS (LABORATORY DIAGNOSIS).....	88
Rakhatmatov Kh.G., Ruziev T.B., Salimjonov S. COMPOSITION AND PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE COLOSTRUM OF TAJIK BLACK COWS AT THE CONDITIONS OF B. MAKSDUDEKHAN FARM OF B. GAFUROV DISTRICT.....	90
Nazarov Sh.Kh - DETERMINATION OF THE WEIGHT OF VERTEBRATES AND MUSCLES OF THE AXIAL SKELETONS OF TAJIK BREED SHEEP.....	93
Valiev P. THE OBTAINING SPECIFIC ANTIBODIES AGAINST THE FUNCTIONALLY ACTIVE DETERMINANTS OF THE INFLUENZA VIRUS A (H ₃ N ₂).....	96
Fariduni K. DETERMINATION OF THE CUMULATIVE PROPERTIES OF INORGANIC COMPOUNDS UNDER A COMBINATION OF EXPOSURE.....	98
Khojaev J.F., Shamsuddinov S.N., Zubaidova T.M. Khafizov D.Sh. PROTECTIVE CHARACTER OF DRY EXTRACTS OF TAJIK BARK EXPOSED TO THE LIVER DURING SEVERE POISONING WITH CCL ₄	100

MECHANIZATION OF AGRICULTURE AND HYDROMELIORACY

Akhunov T.I., Amirov N.R., Ergashev S.A. INFLUENCE OF THE TECHNICAL MACHINES CONDITIONS AT THE WORK QUALITY AND ECONOMIC AGRICULTURAL PROPERTIES..	105
Isoev U. P., Rizoev A. B. THE WAYS TO IMPROVE PRODUCTIVITY OF MODERN HARVESTER-THRESHER.....	108
Rizoev I.B. ASSESSMENT OF THE LEVEL OF THE DANGEROUS RATE.....	111
Bukhodurov S.B., Dustaliev S.T. IMPROVING THE DESIGN OF THE MECHANISM FOR PLANTING ROOTS AND THE TECHNOLOGY OF CREATING ORCHARDS AND VINEYARDS ON STONY SOILS OF NORTHERN TAJIKISTAN.	116

Bobiev D.F., Rasulov F.N., Hackers D.M., Abitov N.B.	REGULATED WATER QUALITY CONDITION OF TAJIKISTAN.....	119
Jamilzoda M.K.	- STUDY OF CHANGE IN VALUES Ar, α AND ROUGHNESS PARAMETERS DURING MODIFICATION OF MOTOR OIL WITH TRIBOTECHNICAL ERS MATERIALS OF.....	122
Saidumarov S.S., Tolibov K.B., Ibrohim N.Sh.	- MONITORING AND MELIORATIVE ANALYSIS OF IRRIGATED LANDS OF THE HAMADONI DISTRICT.....	125
Shukrikhudoev Kh.J., Majidov H.	- THERMAL CONDUCTIVITY OF EDIBLE OILS DEPENDING ON TEMPERATURE AND MASS CONCENTRATION OF DIBUTYL PHTHALATE AND DENSITY.....	130

ECONOMY

Sharifov Z.R., Olimov D.A.	- MEAT AND MILK PURODUCTION MARKET OF CENTRAL OF TAJIKISTAN: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS.....	135
Nosirov R.O., Olimzoda A.S.	- THEORETICAL ASPECTS OF ECONOMICAL EFFICIENCY OF DAIRY CATTLE BREEDING.....	141
Sharifov Z.R., Saidov R.N.	- IMPROVEMENT OF THE AUDIT METHODS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS.....	147
Olimov A.Kh., Sharipov Ch.P.	- THE DEPOSIT ASA CONDITION FOR CONVERTING HOUSEHOLD SAVINGS INTO INVESTMENT.....	152
Shukurov I.Sh., Arziulov Sh.D., Boboazzizoda Sh.A.	- EFFICIENCY OF PRODUCTION AND SALE OF VEGETABLE PRODUCTS AND ITS USE IN FOUR SEASONS ON RURAL IRRIGATED LAND.....	157
Boboev A.A.	- METHODS FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF INVESTMENTS IN AGRICULTURE.....	163
Akhmedov D.Kh.	- DIVERSIFICATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN A MARKET ECONOMY.....	168
Sidikov N., Mirzoev B., Tuev Sh.Sh., Raziqov A.Yo.	- SCIENCE AND ADDITIONAL VALUE.....	172
Safarov B.G., Abdulov B.N.	- THE RURAL TOURISM IN REPUBLIC OF TAJIKISTAN: TRENDS AND THE PROSPECTS.....	181
Abdurakhimov A.A., Jonmahmadov K.Sh.	- THEORETICAL BASIS OF FORMATION OF THE LABOR PROCESS AND ITS PAYMENT IN MODERN CONDITIONS.....	186
Tagoev J.Kh., Majidov F.B.	- DEVELOPMENT OF THE INTEGRATION OF INDUSTRY, AGRICULTURE AND TRADE: DISTRESSED AND INVESTMENT TREND.....	192
Ayubov D.M., Vosieva F.K., Amakov I.B., Niyozov I.Sh.	THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF BUSINESS RESEARCH.....	198
Abdualimov A., Mirzoev A.Sh.	- MARKETING ACTIVITIES OF AGRICULTURAL COMPLEX ENTERPRISES AS A MEANS OF EFFECTIVE SALE OF AGRICULTURAL PRODUCTS.....	203
Dadokhodjaev A.A., Abdurakhimov A.A.	- PECULIARITIES OF CREATION OF THE SHEEP PRODUCTS MARKET INFRASTRUCTURE...	209
Aslonov S.M., Mirzoakhmadov Sh.Sh.	- - ROLE AND SUPPORT OF THE GOVERNMENT IN ECONOMIC FREEDOM OF THE COUNTRY.	213
Saidmurodov Sh.M., Nazarova N.S.	- IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS IN THE FIELD OF ENERGY IN KHATLON REGION.....	217

Safarov S.Z., Saidmurodov P.M.	- THEORETICAL FOUNDATIONS OF FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL BANKS.....	221
Rakhimov M.G., Boboazzizoda Sh.A., Akhmedov D.Kh., Arziulov Sh.D.	- DEVELOPMENT OF COOPERATION IN THE SPHERE OF PRODUCTION AND PROCESSING OF LIVESTOCK PRODUCTS IN THE COUNTRY.....	226
Saidov B.M., Mahmadirov F.B., Mahmudizoda S.B.	- FOREIGN EXPERIENCE OF FORMING A REGIONAL AGRO-FOOD CLUSTER: THEORETICAL ASPECTS.....	230
Boqiev M.Sh., Nabiev I.I.	- THE ROLE OF MICRO FINANCE IN AGRICULTURE BRANCH DEVELOPMENT IN TAJIKISTAN.....	236
Sattorov Yo.A., Akramov Sh.	- THE STATE SUPPORT OF DEVELOPMENT THE AIC IN REPUBLICS TAJIKISTAN.....	239
Karimova U.R.	- EFFICIENCY OF ECONOMIC NEWS USE OF FUNDAMENTAL FUNDS IN AGRICULTURE.....	245
Turaev F.R.	- IN RECENT YEARS, THE HAVE BEEN POSITIVE CHANGES INVESTMENT ACTIVITY	248
Doutsova A.R.	- ASSESSMENTS LEVEL OF FOOD SAFETY.....	252
Dustzoda M.Kh.	- ANALYSIS OF THE STATE OF DEVELOPMENT OF THE SELB ECONOMY, ITS SECTORAL CHANGES AND BUSINESS STRUCTURES.....	256
Istamova S.A.	- CLASSIFICATION OF INFLUENCING FACTORS IN THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE INDUSTRIAL POLICY OF THE REGION.....	263
Sultonov Muslim	- EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES ON BANKING RISK INSURANCE.....	269
Oev A.D.	- OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR TAJIKISTAN INVESTMENT BANKING SECTOR TO REAL ECONOMY.....	273
Qosimova M.I.	- THE CHARACTERISTICS OF GLOBALIZATION OF CAPITAL MOVEMENTS IN MODERN CONDITIONS.....	277
Rasulova D.B.	- ACCOMODATION AND DEVELOPMENT OF SHEEP BREEDING IN FORLEIGH COUNTRIES.....	284
Muhammadjon Azizullo, Bakoev Sh.S.	- IMPROVING MECHANISMS TO CREATE A FAVORABLE INVESTMENT CLIMATE FOR THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS.....	289
Sharipova D.M.	- SOCIO-ECONOMIC ASPECT OF FOOD SECURITY.....	294
Sharipov I.O.	- CURRENT STATE OF AGRICULTURAL LAND USE IN KHATLON PROVINCE.....	298
Safarova S.Kh.	- APPROACHES AND METHODS FOR ASSESSING THE BUSINESS CLIMATE IN THE MODERN WORLD: THEORY AND PRACTICE.....	303
Mukhtorzoda P.Q.	- INCENTIVES FOR ENTERPRISES TO STRENGTHEN THE MATERIAL AND TECHNICAL BASE IN AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITH THE HELP OF LEASING MECHANISMS.....	308

**ИЛМҲОИ КИШОВАРЗӢ /СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ/
SCIENCES OF AGRICULTURE**

ТДУ 633.85

МАҲСУЛНОКИИ ЗИРОАТҲОИ РАВҒАНИДИҲАНДА ДАР КИШТИ ТАҚРОРӢ

**Маҳмадёрзода У.М., д. и. к., профессор, Қурбонова Б.А., н. и. к., дотсент,
Расулов М., ассистент, Фурутан М., магистр - ДАТ ба номи Ш. Шоҳтемур**

Калимаҳои қалидӣ: офтобпараст, кунҷит, маъсар, рапс, ҳосил, чормағзи заминӣ, равған.

Дар даврони соҳибикилолии кишвар таҳаввулотҳои бузурги созандагиву ободкорӣ равшан ба назар мерасанд, ки барои амалӣ гаштани сиёсати Ҳукумати кишвар - гузаштан аз давлати аграрӣ ба давлати саноативу аграрӣ заминаҳои мусоид фароҳам меорад. Бунёд гаштани корхонаҳои саноатӣ барои густариш ёфтани соҳаи кишоварзӣ заминаҳои боз ҳам мусоид фароҳам оварда, дар навбати худ соҳаи кишоварзӣ барои таъмин намудани корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хоми истеҳсоли худӣ сахми арзандай худро гузошта метавонад.

Парвариши зироатҳои равғанидиҳанда ва истеҳсоли дони бештари онҳо яке аз заминаҳои асосии таъмин намудани корхонаҳои истеҳсолкунандаи равғани растаний ба ҳисоб меравад. Ба зироатҳои равғанидиҳанда зироатҳое дохил мешаванд, ки дар таркиби донашон ба миқдори муайян равған доранд.

Равғани аз растаниҳо истеҳсолшуда аҳамияти баланди истеъмолӣ ва саноатӣ доранд. Равғани онҳо ҳангоми тайёр намудани ғизо, инчунин ҳангоми консервакунонӣ, саноати қаннодӣ ва нонпазӣ истифода бурда мешавад. Аз равғани зироатҳои равғанидиҳанда дар саноат маргарин, собун, алив, ленолиум истеҳсол намуда, инчунин ҳамчун равғани молиданӣ истифода бурда мешавад.

Кунҷораи офтобпараст, зағир ва бангдана аз равған ва сафеда бой буда, ғизои концентратии пурӯмат барои чорво ба ҳисоб мераванд. Қисми зиёди зироатҳои равғанидиҳанда қобилияти баланди шаҳддиҳандагӣ доранд.

Вобаста ба гарон будани арзиши равғанҳои воридотӣ ва кам карда шудани майдони киши таҳсилӣ дар солҳои охир дар ҷумҳурӣ зарурияти зиёд намудани истеҳсоли дони зироатҳои равғанидиҳанда пеш омадааст.

Бо назардошти кам будани масоҳати майдонҳои кишоварзӣ дар ҷумҳурӣ ва таъмин намудани саноат бо дони зироатҳои равғанидиҳанда самаранок истифодабарии заминҳои обёришавандагии водигӣ ва гирифтани ду ҳосили дони зироатҳои равғанидиҳанда яке аз заминаҳои асосӣ ба ҳисоб рафта, ба роҳ мондани таҷрибаҳои илмӣ доир ба ин мавзӯй зарурати бениҳоят зиёд дорад.

Вобаста ба ин мо таҷрибаҳои илмӣ-истеҳсолии худро дар шароити заминҳои обёришавандай ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ба мақсади рӯёнидани ду ҳосили дони зироатҳои равғанидиҳанда ба роҳ мондем.

Мақсади таҷрибаҳои илмӣ аз парвариш ва рӯёнидани ҳосили дилҳоҳи дони зироатҳои равғанидиҳанда (маҳсар, рапс, офтобпараст, кунҷит ва чормағзи заминӣ) дар киши тақрорӣ ба ҳисоб меравад.

Ҳангоми ба роҳ мондани таҷрибаҳои илмӣ чунин вазифаҳо гузошта шуд:

Барои омӯзиш навъҳои зерини ноҳиябандишудаи зироатҳои равғанидиҳанда: маъсар навъи “Шифо” ва “Милютини-114”, рапс навъҳои “Дракон” ва “Ортаден”, кунҷит - навъи “Шаҳноза”, чормағзи заминӣ навъи “Точикӣ-15” ва офтобпараст - навъи “Лакомка” интихоб карда шуд.

Чадвали 1 - Нақшай кишти зироатҳои равғанидиҳанда

Кишти тирамоҳӣ	
Рапс	Маъсар
Навъи “Дракон”	1.Навъи “Милютинӣ-114”
Навъи “Ортаденӣ”	2 .Навъи “Шифо”
Кишти такрорӣ	
1.Маъсар навъи “Шифо”	1.Маъсар навъи “Шифо”
2.Чормағзи заминӣ навъи “Точикий-15”	2.Чормағзи заминӣ навъи “Точикий-15”
3.Офтобпараст навъи “Лакомка”	3.Офтобпараст навъи “Лакомка”
4. Кунҷит навъи “Шахноза”	4. Кунҷит навъи “Шахноза”

Яке аз нишондиҳандаҳои муҳими зироатҳо дар кишоварзӣ, аз ҷумла зироатҳои равғанидиҳанда ин парвариш намудани онҳо дар киштҳои такрорӣ ба ҳисоб меравад. Ин нишондодҳо илова ба муҳлати кишт аз шароити хокиву иқлими, ҳусусиятҳои навъи зироат ва технологияи парвариш вобастагӣ дорад.

Аз натиҷаҳои бадастомадаи корҳои илмӣ дида мешавад, ки муҳлатҳои кишт ба инкишоф ва ҳосилнокии зироати равғанидиҳанда дар кишти такрорӣ таъсири зиёд мерасонад. Ҳангоми кишт намудани онҳо пас аз зираоти рапс дар муҳлати кишти 1-уми июн пас аз 8-14 рӯзи кишт майсазани киштзор ба қайд гирифта шуд. Ин раванд дар муҳлати кишти 4-июл бо пешинакиши маъсар пас аз 2-3 рӯзи кишт мушоҳида карда шуд. Ин тамоюл яъне фаъолнокии давраҳои нашъунамо, ҳангоми кишт намудани зироатҳои равғанидиҳанда дар моҳи июл то охири давраи нашъунамои зироатҳои равғанидиҳанда ба назар расид.

Давомнокии давраи нашъунамои зироатҳои равғанидиҳанда аз майсазани то гулкунӣ, ҳангоми пешинакиши будани рапс чунин нишондодҳо ба қайд гирифта шуд: чормағзи заминӣ 50 рӯз, кунҷит 48 рӯз, офтобпараст 81 рӯз ва маҳсар 84 рӯз.

Ҳангоми кишт чормағзи заминӣ бо пешинакиши маъсар дар киштҳои такрорӣ давомнокии байни давраҳо аз майсазани то гулкунӣ ба 46 рӯз, кунҷит 44 рӯз, офтобпараст 77 рӯз ва маҳсар ба 79 рӯз баробар шуд.

Вобаста аз варианҷҳои омӯзишӣ давомнокии пурраи давраҳои нашъунамои зироатҳои равғанидиҳанда дар шароити иқлими ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ чунин нишондодро соҳиб шуд: чормағзи заминии навъи “Точикий-15” 135-147 рӯз, кунҷити навъи “Шахноза” 93-99 рӯз, офтобпарасти навъи “Лакомка” 113-119 рӯз ва маъсари навъи “Милютинӣ” 116-123 рӯз.

Баландии қади зироатҳои равғанидиҳанда дар кишти такрорӣ баъд аз маъсар дар марҳилаҳои аввалии ҳаётӣ нишондоди на он қадар баландро соҳиб гашта, мутаносибан ба 5-8 см баробар гаштааст.

Фарқият дар баландии қад, ҳангоми кишти онҳо баъд аз рапс нишондоди на он қадар баланд буда, мутаносибан ба 4-7 см баробар гаштааст. Дар марҳилаи гулкунии киштзор баландии қади чормағзи заминӣ, ҳангоми пешинакиши будани маъсар ба 38 см, кунҷит ба 79 см, офтобпараст ба 165 см ва маҳсар ба 74 см баробар шуд. Ҳангоми пешинакиши будани рапс баландии қади зироатҳои равғанидиҳанда то як андоза афзоиш ёфта, баландии қади чормағзи заминӣ ба 41 см, кунҷит 84 см, офтобпараст 169 см ва маъсар ба 81 см баробар гаштааст. Чунин қонуният то давраи пухтарасии ҳосил идома ёфта, дар ин марҳила баландии қади чормағзи заминӣ, ҳангоми пешинакиши будани маҳсар ба 63 см, кунҷит 123 см, офтобпараст ба 179 см ва маҳсар ба 104 см баробар гаштааст. Ҳангоми пешинакиши будани рапс баландии қади чормағзи заминӣ 41 см, кунҷит 84 см, офтобпараст 169 см ва маҳсар 81 см -ро ташкил додааст, ки нисбат ба варианте, ки дар он зироатҳои равғанидиҳанда баъд аз маҳсар кишт карда шудаанд, баландии қади офтобпараст 3 см, кунҷит 5 см, офтобпараст 4 см ва маҳсар 7 см зиёдтар ташаккул ёфтааст.

Дарачаи ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ аз ташаккулёбии нишондиҳандаҳои ҳосил вобастагӣ дорад. Ҳангоми дуруст ба роҳ мондани технологияи парвариш ва шароити мусоид фароҳам овардан, ҳангоми нашъунамо нишондиҳандаҳои нисбатан баланди ҳосил ба вучуд омада, аз ин ҳисоб ҳосилнокӣ низ баланд мегардад.

Вобаста аз вариантҳои омӯзишӣ миқдори ғилофакҳои чормағзи заминӣ пас аз зироати маъсар ба 38 адад, миқдори дони як ғилофак ба 2 адад, миқдори дони як растаний ба 76,4 адад, вазни дони як растаний ба 22,2 г. ва вазни 1000 дона ба 243 г баробар шуд. Ҳосилнокии дони чормағзи заминӣ 20,6 с/га –ро ташкил дод.

Ҳангоми пешинакишт будани зироати рапс нишондодҳои таркиби ҳосил дар чормағзи заминӣ чунин буд: миқдори ғилофакҳо дар як растаний 38 адад, миқдори дон дар як ғилофак 2 адад, шумораи дон дар растаний 76,4 адад, вазни дони як растаний 22,2 г. ва вазни 1000 дона 243 г., ҳосилнокӣ 20,6 с/га. Ин нишондодҳо нисбат ба варианти аввала то 3,5 с/га ҳосилнокии бештари донро таъмин намудааст.

Аз натоиҷи корҳои омӯзишӣ аён шуд, ки миқдори ғилофакҳо дар як растаний кунҷит пас аз кишти маъсар ба 113 адад, шумораи дон дар як ғилофак 68 адад, шумораи дон дар як растаний ба 7684 адад, вазни дони як растаний 21,3 г, вазни 1000 дона 2,7 г. ва ҳосилнокии дон ба 11,5 с баробар шуд. Ҳангоми кишт намудани зироати кунҷит шумораи ғилофакҳо дар як растаний 122 адад, шумораи дон дар як ғилофак 73 адад, шумораи дон дар як растаний 8906 адад, вазни дони як растаний 25,8 г, вазни 1000 дона 2,9 г. ва ҳосилнокии дон ба 13,7 с/га баробар гаштааст, ки нисбат ба варианти аввала 2,2 с ҳосилнокии бештарро дар як гектар таъмин намудааст.

Пас аз маъсар кишт намудани кунҷит миқдори ғилофакҳои як растаний ба 113 адад, миқдори дони як ғилофак 68 адад, миқдори дони як растаний 7684 адад, вазни дони як растаний 21,3 г, вазни 1000 дона 2,7 г. ва ҳосилнокии дон 11,5 с/га-ро ташкил дод. Ҳангоми кишт намудани кунҷит шумораи ғилофакҳои як растаний ба 122 адад, миқдори дони як ғилофак 73 адад, миқдори дони як растаний 8906 адад, вазни дони як растаний 25,8 г, вазни 1000 дона 2,9 г. ва ҳосилнокии дон 13,7 с/га-ро ташкил додааст, ки ин нишондод нисбат ба варианти аввала то 2,2 с/га ҳосилнокии бештарро таъмин намудааст.

Миқдори дон дар як сабадаки офтобпараст ба хисоби миёна баъд аз кишти маъсар ба 996 адад баробар шуда, вазни дони як растаний ба 72,1 г. вазни 1000 дон ба 72,4 г. ва ҳосилнокии дони офтобпараст ба 17,1 сентнер баробар шудааст. Пас аз рапс кишт намудани офтобпараст диаметри сабади офтобпараст 17,3 см, миқдори дони як сабад ба 1075 адад, вазни дони як растаний ба 83,9 г. вазни 1000 дона офтобпараст ба 78,1 г ва ҳосилнокии дони офтобпараст ба 17,6 с/га баробар гашт.

Ҳангоми кишт намудани маъсар дар кишти асосӣ ва такрорӣ дар муқоиса ба кишти он пас аз рапс нишондодҳои таркиби ҳосил ва ҳосилнокӣ паст шудааст. Ҳосилнокии дони маъсар дар кишти такрорӣ пас аз маъсар ба 17,1 с/га ва пас аз рапс 18,6 сентнерро аз як гектар ташкил додааст, ки ин нишондод, ҳангоми пешинакишт будани рапс мутаносибан ба андозаи 1,5 сентнер дони бештар ҳосил шудааст.

Чадвали 2 - Нишондиҳандаҳои ҳосил ва ҳосилнокии зироатҳои равғанидиҳанда дар кишти такрорӣ вобаста аз намуди пешинакишт

Номгӯи зироат	Диаметри сабада, см	Миқдори ғилофак дар як растаний, дона	Миқдори дон дар як ғилофак ё сабадак	Миқдори дон дар як растаний, дона	Вазни дони як растаний, гр.	Вазни 1000 дона, г.	Ҳосилнокии дон, с/га
Пешинакишт маъсар							
Чормағзи заминӣ	-	38	2,0	76,4	22,2	243	20,6
Кунҷит	-	113	68	7684	21,3	2,7	11,5
Офтобпараст	16,2	-	996	996	72,1	72,4	14,2
Маъсар	2,9	45	47,4	2133	91,7	43,0	17,1
Пешинакишт рапс							
Чормағзи заминӣ	-	41	2,2	94,0	23,2	247	24,1
Кунҷит		-	73	8906	25,8	2,9	13,7
Офтобпараст	17,3	48	1075	1075	83,9	78,1	17,6
Маъсар	3,1		49,6	2381	105,2	44,2	18,6

АДАБИЁТ

1. Алиев З.А., Норов М.С. Технология парвариши чормағзи заминй. 2008. (С – 4 – 6)
2. Тучкова Ю.Г. Некоторые вопросы агротехники масличных культур. // Зерновое хозяйство, 1975. (№8. С – 39 – 42)
3. Фейсингон Н. Влияние сроков посева на развитие корзинок и семян подсолнечника. Р/Ж. Технические культуры, М., 1983 (№ 8 С – 19)
4. Вавилов П.П. Растениеводство. // М.: Агропромиздат, 1986. (С – 415 – 417).

АННОТАЦИЯ

МАҲСУЛНОКИИ ЗИРОАТҲОИ РАВҒАНИДИҲАНДА ДАР КИШТИ ТАҚРОРӢ

Дар мақолаи мазкур маълумотҳо оид ба маҳсулнокии зироатҳои равғанидиҳанда дар кишти тақрорӣ оварда шудааст. Нишондодҳои ташаккулёбии ҳосил вобаста аз намудҳои пешинакишт ба мушоҳида расида муайян карда шуд, ки ҳосилнокии чормағзи заминӣ пас аз пешинакишт будани маъсар ба 20,6 с/га ва пас аз зироати рапс ҳосилнокии маъсар ба 18,6 с/га баробар шуд.

АННОТАЦИЯ

ПРОДУКТИВНОСТЬ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В ПОВТОРНОМ ПОСЕВЕ

В данной статье приводятся сведение размещения масличных культур в пожнивных посевах и их продуктивность. Существенные показатели формирование урожая семян наблюдается в зависимости от выбора предшественника. Установлено, что урожай семян арахиса повышался на 20,6 ц/га после предшествующей культуры сафлора, а после рапса урожайность сафлора достигла 18,6 ц/га.

Ключевые слова: подсолнечник, кунжут, сафлор, рапс, арахис, масло.

ANNOTATION

OILSEEDS PRODUCTIVITY IN RE-SOWING

This article provides information on the placement of oilseeds in crop crops and their productivity. Significant indicators of the formation of seed yield is observed depending on the choice of predecessor. It was established that the yield of peanut seeds increased by 20.6 c / ha after the previous safflower culture, and after rape, the yield of safflower reached 18.6 c / ha.

Key words: sunflower, sesame seeds, safflower, canola, peanuts, oil, crops.

УДК 581.132

ВЛИЯНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА И ЦИНКА НА РОСТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ

Якубова М.М.- академик НАНТ, **Хамрабаева З.М.** – доцент ТНУ,
Содикзода М.С. – докторант PhD.

Ключевые слова: координационные соединения, пшеница, энергия прорастания, пигменты, микроэлементы.

В совершенствовании технологий возделывания сельскохозяйственных культур решающее значение имеет сбалансированное питание растений всеми необходимыми макро- и микроэлементами. Наиболее эффективным способом применения микроэлементов является предпосевная обработка семян, что оказывает положительное действие на их всхожесть и устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды, и приводит к увеличению урожайности сельскохозяйственных культур. Микроэлементы активно участвуют во многих важнейших физиологических и биохимических процессах развития растений. Они принимают участие в процессах синтеза и передвижения углеводов, в белковом и жировом обмене веществ [1, 2, 5].

Координационные соединения ионов переходных металлов с карбоновыми кислотами, являющимися биологически активными веществами, нашли широкое применение в различных областях науки, техники, народного хозяйства и медицины. В частности, соединения железа(III), железа(II), цинка(II) с различными карбоновыми кислотами являются донорами микроэлементов, жизненно необходимых для растений известно, что комплексные соединения микроэлементов ускоряют обменные процессы, усиливают рост, развитие, повышают урожай сельскохозяйственных культур. Кроме того, координационные соединения проявляют большую биологическую активность,

длительное время сохраняются в почве в доступной для растений форме, имеют высокую устойчивость к микробиологическому расщеплению, что определяет высокую эффективность их применения под сельскохозяйственные культуры. Микроэлементы, внесенные с семенами, оказывают сильное действие на биохимические процессы в растении уже с первых дней его роста и развития [3].

В связи с этим **цель исследования** заключалась в изучении влияния предпосевной обработки семян координационными соединениями железа и цинка на физиологобиохимические показатели роста и развития проростков пшеницы.

Материал и методы исследования. В качестве объекта исследования была использована твердая пшеница сорта «Ватан», предоставленная Центром инновационной биологии и медицины НАНТ. Для предпосевной обработки семян использовали 0,05% растворы трех комплексных соединений - гетероядерных координационных соединений $[Fe^{II}Fe^{III}Zn^{II}H_2]$ (1:1:2) и $[Fe^{II}Fe^{III}Zn^{II}Ac]$ (1:2:2), гетеровалентного комплексного соединения $[Fe^{II}Fe^{III}Ac]$ 1:1. Эти соединения представляют собой кристаллический порошок белого цвета, растворимый в воде, предоставлены химическим факультетом Таджикского национального университета, проф. Рахимовой М.М. Аналитическая повторность опытов – трехкратная. Замачивание семян пшеницы в 0,05% растворе комплексных соединений проводилось в дозе 1 л на 1 кг семян, в течение 16-18 часов. Ростовые показатели проростков изучали при терmostатированном проращивании 100 семян в каждой чашке Петри при 25^oC. Определение энергии прорастания и лабораторной всхожести проводилось согласно ГОСТ 12038-84. Энергия прорастания семян - процент проросших семян за 3 суток, лабораторная всхожесть - процент проросших семян за 7 суток. Содержание фотосинтетических пигментов определяли после их экстракции из листьев 96%-ным этанолом и рассчитывали по формулам Lichtenthaler [4].

За результат анализа приняли среднее арифметическое результатов определения изученных показателей анализированных проб. Опыт закладывали в трехкратной повторности.

Результаты исследования и их обсуждение. Комплексные соединения железа и цинка с ацетат ионами, не являются токсичными (инородными) для любой культуры, в частности пшеницы. Микроэлементы железо (II) и (III), а также цинк, как известно, необходимы как «металлы жизни» на всех стадиях онтогенеза высших растений [5].

Сравнительные данные по энергии прорастания и всхожести семян приведены в табл.1. Оптимальная концентрация 0,05 % комплексных соединений для предпосевной обработки семян была определена заранее. Анализ полученных данных показывает, что из использованных координационных соединений наиболее эффективным является гетероядерный комплекс $[Fe^{II}Fe^{III}Zn^{II}Ac]$ 1:1:2, что, очевидно, связано с тем, что в его состав входят сразу три наиболее жизненно важных микроэлемента как: $Fe^{II}:Fe^{III}$ и Zn^{II} , в оптимальном соотношении.

Таблица 1 - Влияние растворов комплексных соединений на энергию прорастания семян твердой пшеницы сорта «Ватан»

I _{II}	Варианты и концентрации	Энергия прорастания, %			
		Варианты			
		1	2	3	Среднее значение
1	Контроль (H_2O)	18,5	20,5	21,0	20,0
2	$[Fe^{II}Fe^{III}Ac]-0,05\%$	13,0	17,0	16,0	15,3
3	$[Fe^{II}Fe^{III}Zn^{II}Ac] 1:1:2 -0,05 \%$	27,0	25,8	24,0	25,6
4	$[Fe^{II}Fe^{III}Zn^{II}Ac] 1:2:2- 0,05 \%$	21,8	25,4	23,6	23,6

Исследовано влияние комплексных соединений на морфометрические показатели твердой пшеницы сорта «Ватан» (табл. 2).

Установлено, что из испытанных комплексов наиболее эффективным является 0,05 % раствор гетероядерного комплекса $[Fe^{II}Fe^{III}Zn^{II}Ac]$ 1:1:2, причины которого мы указали выше. Следует отметить то, что при замочке семян пшеницы в растворе

исследованного гетероядерного комплекса длина стебля проростков увеличивается на 22 %, а длина корней - на 13%.

Таблица 2 - Влияние растворов комплексных соединений на морфометрические показатели твердой пшеницы сорта «Ватан»

п/п	Варианты и концентрации	Длина проростка		Длина корня	
		мм	%	мм	%
1	Контроль (H_2O)	12,6	100	9,7	100
2	[Fe ^{II} Fe ^{III} Ac]-0,05%	13,2	105	4,6	47
3	[Fe ^{II} Fe ^{III} Zn ^{II} Ac] 1:1:2 -0,05 %	15,4	122	11,0	113
4	[Fe ^{II} Fe ^{III} Zn ^{II} Ac] 1:2:2- 0,05 %	16,0	126	8,2	84

Изучено влияние предпосевной обработки семян координационными соединениями на содержание следующих пигментов в листьях проростков твердой пшеницы сорта «Ватан»: хлорофилла «а»; хлорофилла «в»; каротиноидов (табл. 3). Как видно из результатов, приведенных в указанной таблице, гетероядерный комплекс [Fe^{II}Fe^{III}Zn^{II}Ac] 1:1:2, полученный при соотношении металлов 1:1:2 и использованный при замачивании семян пшеницы (0,05 % раствор), по всем показателям превышает контрольный вариант. Наибольшее отклонение наблюдается также при использовании оптимального 0,05 % раствора комплекса.

№ п/п	Варианты и Концентрации	Содержание хлорофилла «а» (A_a), хлорофилла «в» (A_v) и каротиноидов ($A_{кар}$) в листьях пшеницы сорта «Ватан»						
		A_a ,	A_v ,	A_{a+v}	A_a/A_v ,	$A_{кар}$,	$A_{a+v}/A_{кар}$	%
1.	Контроль (H_2O)	0,61	0,30	0,91	2,03	0,18	5,00	1,09 00
2.	[Fe ^{II} Fe ^{III} Ac]-0,05%	0,83	0,48	1,31	1,72	0,23	5,69	1,54 41
3.	[Fe ^{II} Fe ^{III} Zn ^{II} Ac] 1:1:2 - 0,05 %	0,87	0,51	1,38	1,75	0,21	6,57	1,59 45
4.	[Fe ^{II} Fe ^{III} Zn ^{II} Ac] 1:2:2- 0,05 %	0,81	0,47	1,28	1,72	0,22	5,81	1,50 37

Таблица 3 - Влияние комплексных соединений на содержание пигментов листьев твердой пшеницы сорта «Ватан» (мг/г сырого веса)

Выводы. Из испытанных координационных соединений наиболее эффективным является 0,05% раствор гетероядерного комплекса [Fe^{II}Fe^{III}Zn^{II}Ac] 1:1:2. Ростовая активность семян, предварительно замоченных в растворе данного комплексного соединения, по энергии прорастания, морфометрическим показателям и содержанию фотосинтетических пигментов в листьях проростков превысила контрольные варианты. Таким образом, на примере твердой пшеницы сорта «Ватан» нами доказана возможность использования предпосевной обработки семян координационными соединениями железа и цинка в качестве перспективного для практического применения биостимулятора и активатора биохимических процессов в растении уже с первых дней его роста и развития.

ЛИТЕРАТУРА

1. Коконов С.И., Сентемов В.В. Изучение влияния предпосевной обработки семян разными формами микроэлементов на урожайность зерна проса в среднем Предуралье // Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. Научно-практический журнал. № 3 (32) 2012 – С. 12-13.
2. Пирахунова Ф.Н., Абзалов А.А., Туракулов А.А. Влияние координационных соединений микроэлементов на рост, развитие и урожайность хлопчатника // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии Вып. I/2020 С. 23-28.
3. Рахимова М. Комплексообразование ионов *Fe*, *Co*, *Mn* и *Cu* с одно- и многоосновными органическими кислотами, нейтральными лигандами в водных растворах // Автореф. дисс. ... докт. хим. наук. - Душанбе, 2013. – 35 с.
4. Якубова М.М. Функциональные особенности и структурная организация фотосинтетического аппарата с высокой активностью//Автореферат дисс. ...докт. биол. наук. - Москва, 1984.- 35 с.
5. Якубова М.М., Рахимова М.М., Хамрабаева З.М., Содикзода М.С., Рахмонов И.Р. Особенности воздействия некоторых координационных соединений на физиологические показатели проростков пшеницы // Материалы IX Международной научной конференции «Регуляция роста, развития и продуктивности растений» (г. Минск, 24-26 октября 2018 года) / Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларусь. – Минск: Колорград, 2018. – С. 139.

АННОТАЦИЯ

ВЛИЯНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА И ЦИНКА НА РОСТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ

В статье приведены результаты исследования по влиянию предпосевной обработки семян координационными соединениями ионов переходных металлов железа и цинка с карбоновыми кислотами, являющимися биологически активными веществами, на физиолого-биохимические показатели роста и развития проростков пшеницы. Среди испытанных соединений 0,05 % раствор гетероядерного комплекса $[Fe^{II}Fe^{III}Zn^{II}Ac]$ 1:1:2 способствовал повышению энергии прорастания, морфометрических показателей и содержания фотосинтетических пигментов у проростков пшеницы, что дает основание рекомендовать его в качестве перспективного биостимулятора и активатора биохимических процессов в растении уже с первых дней его роста и развития.

АННОТАЦИЯ

ТАЪСИРИ ПАЙВАСТАГИҲОИ КОМПЛЕКСИИ ОҲАН ВА РУҲ БА РУШДУ ИНКИШОФИ НАВРУСТАҲОИ ГАНДУМ

Дар мақола натиҷаҳои таҳқиқот оид ба таъсири коркарди тухмӣ бо пайвастагиҳои координатсияни ионҳои гузарандай металлҳои оҳан ва рӯҳ бо кислотаҳои карбон, ки моддаҳои фаъоли биологӣ мебошанд, ба нишондиҳандаҳои физиологӣ ва биохимиявии рушд ва инкишофи наврустаҳои гандум оварда шудаанд. Дар байнӣ пайвастагиҳои санцидашуда маҳлули 0,05% комплекси гетероядрои $[Fe^{II}Fe^{III}Zn^{II}Ac]$ 1: 1: 2 ба афзоиши энергияи сабзиш, нишондиҳандаҳои морфометрӣ ва таркиби пигментҳои фотосинтезӣ дар наврустаҳои гандум таъсир намуд, ки ин имкон медиҳад, ки онро ҳамчун биостимулятор ва фаъолқунандаи равандҳои биохимиявӣ дар растани аз рӯзҳои аввали нашъунамо ва рушд тавсия диханд.

Калимаҳои қалидӣ: пайвастагиҳои комплексӣ, микроэлементҳо рушиду инкишоф, гандум, стресс.

ANNOTATION

INFLUENCE OF COORDINATION COMPOUNDS OF IRON AND ZINC ON GROWTH FEATURES OF WHEAT SPROUTS

The article presents the results of a study on the effect of pre-sowing seed treatment with coordination compounds of transition metal ions of iron and zinc with carboxylic acids, which are biologically active substances, on the physiological and biochemical indicators of growth and development of wheat seedlings. Among the tested compounds, a 0.05% solution of the heteronuclear complex $[Fe^{II}Fe^{III}Zn^{II}Ac]$ 1: 1: 2 promoted an increase in the germination energy, morphometric parameters and the content of photosynthetic pigments in wheat seedlings, which gives reason to recommend it as a promising biostimulator and activator of biochemical processes in a plant since the first days of its growth and development.

Key words: complex compounds, microelements, growth and development, wheat, stress.

УДК:633.21.3

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК КОРМОВ

Норов Ш.Р., доктор PhD, Сардоров М.Н., Норов М.С. д.с-х.н., профессоры
ТАУ им. Ш. Шотемур

Ключевые слова: промежуточные культуры, рапс, ячмень, вика, урожайность, кормовые единицы, зеленая масса.

Большинство основных культур севооборота занимают поля в течение времени, которые составляют лишь 60-70% продолжительности общего периода возможной вегетации растений. Например, во многих хозяйствах после уборки хлопчатника поля пустуют более пяти месяцев осенне-зимне-весеннего периода. За это время выпадает 350-450 мм и более осадков.

Установлено, что на юге востоке республики для озимых посевов пригодны овес, горох, озимый рапс, озимая сурепица и другие быстрорастущие и устойчивые к

заморозкам культуры. Тем самым промежуточные посевы позволяют более продуктивно использовать пашню и получить с одной площади два урожая в год.

Промежуточные культуры – важный источник органического вещества для малопродородных почв. Они составляют на каждом гектаре почвы до 4-5 тонн поживных и корневых остатков (Юнусова, 2016).

Включение промежуточных культур в севооборот существенно влияет на плодородие почвы, урожайность последующих сельскохозяйственных культур, общую продуктивность севооборота, помогает более эффективно использовать влагу атмосферных осадков и повышает коэффициент использования оросительных систем на орошаемых землях.

Вопросами выращивания промежуточных культур в осенне-зимневесенний периоды в условиях Таджикистана, в разные годы занимались Е.Н. Григоренкова [1986], Р.Р. Шарипов [1984], А.П. Вохидов [2012], С.С. Юнусова [2014] и др.

В связи с актуальностью данного вопроса в течении 2017-2019 гг. мы вели подбор наиболее продуктивных промежуточных культур в Центральном Таджикистане.

Цель исследования. Цель исследований является подбор наиболее высокоурожайных промежуточных культур в орошаемой зоне Центрального Таджикистана.

Материал и методы исследования. Полевые опыты проводились в опытно-показательном хозяйстве «Зироаткор» Института земледелия ТАСХН, города Гиссар на орошаемой темно-луговой почве со следующими показателями эффективного плодородия почвы пахотного горизонта.

Содержание гумуса в пахотном горизонте колеблется в пределах 1,2-2,1% с уменьшением книзу. Количество общего азота в горизонте 0-35 см составляет 0,15%, дальнейшее содержание его также резко падает. Эти почвы характеризуются незначительным содержанием нитратов и повышением количества аммиака, особенно в пахотном горизонте. Объектом исследования был рапс сорт в «Регина», ячмень сорта «Ифтихор-86», вика сорт «Таджикский-60», овес сорт «Таджикский-70», горох сорт «Богарный-126». Предшественником во все годы исследования был хлопчатник.

Одним из важнейших условий, определяющих эффективность удобрений является содержание питательных веществ.

Полевые опыты, лабораторные исследования проведены по методике ВИК им. В.Р. Вильямса [1972].

Опыты по определению сроков посева проводились в конце сентября и в конце октября. Учетная площадь делянки 48,0 м².

В стационарных опытах ставились-изучить продуктивность промежуточных культур на закономерности роста, развития и формирования урожая зеленой массы в зависимости от фазы укосной спелости и эффективность смешанных культур.

На экспериментальных участках проводили фенологические наблюдения за продолжительностью фаз развития вегетирующих культур, определяли динамику роста, накопления зеленой и сухой массы, сравнительную урожайность промежуточных растений, убираемых в фазе начала колошения. Нашиими исследователями установлено, что наиболее продуктивной из числа изучаемых растений по урожайности оказался рапс [1].

Таблица 1 –Динамика накопления зеленой массы и облиственность озимого рапса в промежуточном посеве (в среднем за 2017-2019 гг)

Фаза вегетации	Урожайность зеленой массы, ц/га	Масса корне-вых и пожнев-ных остатков 0-30 см, ц/га	Облиственность растений, %	Кормовые единицы , ц/га	Переваримый протеин, ц/га
Образование стеблей с 6 листьями	289,6	-	70	-	-
Бутанизация	413,4	-	63	-	-
Цветение	482,7	94,8	46	51,5	8,9

В таблице 1 приведены данные формирования растительной массы в основные массы вегетации. Приведенные данные свидетельствуют о том, что рапс на зеленый

корм можно использовать с фазы начала бутанизации до массового цветения. В эти периоды он обладает наибольшей ветвистостью и облиственностью, в зеленой массе содержится значительно больше протеина, кормовых единиц и каротина.

Урожайность зеленой массы в фазе бутанизации составила 413,4 ц/га и при полном цветении 482,7 ц/га. Однако, начиная с полного цветения наблюдается ухудшение качества корма, масса становится грубой.

Как показывают приведенные данные (табл.2), в продуктивности воздушно сухой массы наблюдается иная закономерность, чем в урожайности зеленой массы, которая была наивысшей у озимого рапса. В данном случае лучшим вариантом оказался ячмень, обеспечивающий 105,4 ц/га сена; ячмень, выращенный в смеси с викой, до максимального сбора условно-комплексных единиц, это объясняется хорошим выходом сена – 96,8 ц/га, высоким долевым участием вики, который богат протеином и обеспечил его наибольший выход-10 ц/га. Наибольшую продуктивность в этом отношении имела пшеница чистого посева.

Таблица 2- Продуктивность промежуточных культур в фазе укосной спелости, ц/га (в среднем за 2017-2019 гг)

Культура	Урожайность воздушно-сухой массы	Переваримый протеин	Кормовые единицы
Ячмень	105,4	5,1	46,5
Рапс	75,2	9,9	57,2
Вика	51,9	9,4	34,3
Ячмень+рапс	91,9	7,6	65,6
Ячмень+вика	96,8	10,0	51,3

Таким образом, при всесторонней оценке озимых промежуточных культур установлено, что наивысший сбор кормовых единиц и переваримого протеина обеспечил ячмень в смеси с викой.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вохидов, А.П. промежуточные посевы при различных режимах минерального питания и способы основной обработки почвы в совмещенных посевах в условиях Центрального Таджикистана /А.П. Вохидов// автореф. канд. дисс... Душанбе, 2012. -22 с.
2. Григоренкова, Е.Н. Эффективность возделывания перко в промежуточных посевах на орошаемых землях Центрального Таджикистана /Е.Н. Григоренкова, Р.Р. Шарипов// Обзорная информация, ТаджикНИИТИ, 1986. - 38 с.
3. Шарипов, Р.Р. Влияние перко на урожайность хлопчатника /Р.Р. Шарипов// Сельское хозяйство Таджикистана, 1984. - №4. - С.8-9.
4. Юнусова С.С. Продуктивность рапса и его смеси со злаковыми культурами /М.С. Норов, С.С. Юнусова, Б.Р. Ахмадов// Кишоварз, 2013. - №1(57). -С.4-5.

АННОТАЦИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК КОРМОВ

В данной статье предоставлены результаты исследования по подбору наиболее продуктивных промежуточных культур в орошающей зоне Центрального Таджикистана. При всесторонней оценке установлено, что наивысший сбор кормовых единиц и переваримого протеина обеспечила ячмень в смеси с викой.

АННОТАЦИЯ

ЗИРОАТҲОИ ФОСИЛАВӢ-МАНБАӢ ИЛОВАГИИ ХӮРОКИ ЧОРВО

Дар мақола маълумот оид ба натиҷаи корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ оид ба интиҳоби маҳсулнокии баланди зироатҳои фосилавӣ дар шароити заминҳои обии Тоҷикистони марказӣ омӯхта шуд. Омӯзиши пурра нишон дод, ки воҳиди хӯрока ва протеини ҳазмшавандай аз ҳама зиёд кишити омехтаи ҷав бо мунҷ таъмин намуд.

Калимаҳои қалидӣ: зироатҳои фосилавӣ, рапс, ҷав, мунҷ, ҳосилнокӣ, воҳиди хӯрока, анбӯҳи сабз.

ANNOTATION

INTERMEDIATE CROPS - ADDITIONAL FEED SOURCE

This article provides the results of a study on the selection of the most productive intermediate crops in the irrigated zone of Central Tajikistan. In a comprehensive assessment, it was found that the highest collection of feed units and digestible protein provided barley in admixture with vica.

Key words: intermediate crops, rapeseed, barley, wick, yield, fodder units, green mass.

УДК 631.8

**ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОСФОРА ПРИ
ЛЕНТОЧНОМ ВНЕСЕНИИ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ И НАВОЗА ПОД
КАРТОФЕЛЬ**

Бобохонова З.К., к.с.-х.н., доцент, Боймуродов Р.Б., к.с.-х.н., доцент
ТАУ им. Ш. Шотемур

Ключевые слова: коэффициент использования, фосфорные удобрения, суперфосфат, ленточное внесение, картофель, навоз, сплошное внесение, норма удобрений, почва.

Известно, что основной технологией внесения фосфорных удобрений по сегодняшний день, остаётся сплошное (разбросное) их внесение. Этим способом вносится основная их часть (> 70 %) при высоких нормах более 100 кг/га, и часто вся норма 100 %, при низких нормах с последующей заделкой под зяблевую пахоту, в основном с осени, а иногда при весновспашке. Такая технология внесения фосфорных удобрений является традиционной и практически, была обоснована тем, что даже водорастворимые формы фосфорных удобрений, к таковым можно отнести и суперфосфат, становятся неподвижными в почве, особенно на высоко карбонатных почвах.

Основным мотивом такого способа внесения является то, что основная часть фосфорных удобрений при этом может попадать на глубину пахотного слоя (до 30 см), которая является зоной сосредоточения основной деятельной (активной) части корневой системы большинства сельскохозяйственных культур в периоды интенсивного роста и наибольшей их потребности в фосфорном питании, и что таким образом растения будут нормально обеспечиваться фосфором в период наибольшей их потребности в этом питательном элементе, в периоды беконизации и цветения. Такое мнение высказывают многие исследователи, в частности, Петербургский (1976), Ягодин (1989) и другие.

Разбросной способ внесения растворимых фосфорных удобрений применяемый на карбонатных почвах в начале не оставлял выбора другим способам внесения. Однако, при этом не было принято во внимание то, что при разбросном внесении суперфосфата под зяблевую пахоту происходит сильное перемешивание удобрений с почвой и, соответственно, сильный контакт удобрения с частицами почвы, при котором происходит поглощение фосфора и перевод его в недоступную для растения форму, которая известна под названием иммобилизация или ретроградация суперфосфата. Чем сильнее перемешивание удобрений с почвой, тем сильнее проявляется этот процесс. Такому превращению фосфорные удобрения подвергаются наиболее сильно, обычно в почвах с высоким содержанием полуторных окислов и водорастворимых карбонатов.

Все почвы Таджикистана, в частности, темные сероземы, на которых проведены данные исследования, относятся к высоко карбонатным почвам. По этой причине из фосфорных удобрений, вносимых разбросным способом, различные растения используют только незначительную часть внесенного фосфора: всего лишь на 10-20 %, в частности картофель - 10-16%, лен и зерновые - 10-15%, овощные - около 25 % (Чумаченко, Сущеница, Раҳматҷонов, 1971; Паномерова, 1970). Ещё Прянишников Д.Н (1963) писал, что «полное перемешивание растворимых фосфатов с почвой не имеет положительного значения, ибо чем полнее перемешивание, тем сильнее поглощение их почвой и, что более полного использования фосфора можно добиться путем локального размещения фосфорного удобрения в почве, обеспечивающего минимальное их взаимодействие с почвой и максимальное приближение фосфатов к корневой системе растений».

Впоследствии, на этом высказывании Прянишникова Д.Н., очевидно, было основано локальное внесение минеральных фосфорных удобрений в виде гнездового внесения (в лунках) при посеве или посадке и рядкового внесения при подкормках пропашных культур на небольшую глубину порядка от 5-10 до 12-14 см, максимум и небольшими дозами от 5-10 до 30-40 кг/га. При этом достигалось лишь частичное решение этого вопроса. На этом, видимо, были основаны многие исследования по

локальному внесению фосфорных удобрений, проведенные в разных географических зонах, преимущественно в нечерноземье (Цой, Ефимова, 1959; Литвинцев, 1980; Werkhovcr, 1978; Кярблане, 1980; Шамрой, 1988; Мальцев, 1988 и многие другие).

В Таджикистане, исследования по локальному внесению фосфорных удобрений при посеве и обычной подкормке под тонковолокнистый хлопчатник были проведены Рахматджановым У., (1967). Эти исследования дали существенные положительные результаты, по сравнению с традиционным способом внесения.

Профессор Мещеряков А.М проводил серии многолетних опытов по глубокому внесению фосфорной подкормки на глубину до 18 см в период цветения хлопчатника и кукурузы в различных почвенно – климатических условиях Таджикистана. Результаты этих исследований показали значительное повышение урожайности изученных культур на 4-5 ц/га, сравнительно с обычной подкормкой (1957, 1958, 1967, 1968, 1972, 1973, 1975, 1976 и 1980). Однако, максимально возможное повышение степени усвоения фосфора из фосфорных удобрений не может быть достигнуто вышеупомянутыми способами локального внесения, т.е. при посевном – гнездовом, рядковом внесении и при подкормке. Во-первых, этими способами невозможно внесение высоких доз фосфора более 30 кг/га, так как удобрения, внесенные в больших дозах, могут оказать токсическое действие на растение;

Во – вторых, если даже допустить внесение всей годовой нормы, или даже 70 % в глубокую подкормку, в период цветения, то при этом максимальная глубина внесение может быть 14-16 см и не более только в междуурядьях на расстоянии более 30 см от растения, что также не может обеспечить максимально желаемого эффекта от фосфорных удобрений.

Наши исследования по изучению влияния внесения фосфорного удобрения под культуру раннего картофеля ленточным способом, подтверждают вышеприведенные аргументации. Полевой опыт из 10 вариантов в 3-х кратной повторности были заложены 2016-2018 годы, на темных сероземах Гиссарской долины. Результаты исследования показывают, что ленточное внесение способствовало повышению степени усвоемости фосфора из суперфосфата картофелем и, при средних и низких нормах его внесения, в двух или трехкратном размере, по сравнению со сплошным внесением (табл. 1).

Коэффициент использования определялся методом по величине прибавки урожая в ц/га, на основе средней величины выноса фосфора в кг на 1ц урожая клубней, с учетом надземной биомассы и корневой системы по формуле:

$$K = \frac{\Pi \cdot \varphi \cdot 100}{H} ;$$

где K_i – коэффициент использования %;

Π – прибавка урожая от контроля, ц/га;

φ – величина среднего выноса P_2O_5 в кг/ц урожая;

H – количество внесенного фосфора в кг/га.

Коэффициент использования фосфора в варианте со сплошным внесением при норме 100 кг/га (вар.2) составил, в среднем за 3 года, 11 % с колебаниями по отдельным годам исследования от 10,2 до 12 %. В варианте с ленточным внесением этой же нормы (вар. 3), он составляет по отдельным годам от 31,7 до 42 %, а, в среднем за 3 года, 35,5 %, т.е. увеличение составляет в 3,8 раза. Такая же близкая картина обнаруживается и при половинной норме внесения фосфора, т.е. 50 кг/га сплошного внесения (вар. 6), и он равняется от 9,5 до 19 %, отдельно по годам и 11,6 %, в среднем за 3 года. При ленточном внесении (вар. 7.) составляет от 35,5 до 36 % по годам и 34 % - в среднем за три года, т.е. превышение в 2,93 раза.

Данные показывают, что коэффициент использования фосфора при половинной (50 кг/га) норме внесения фосфорного удобрения на 1,5 % меньше, чем при полной (100 кг/га) норме и при ленточном внесении.

Исследования показали, что совместное внесение навоза с фосфорным удобрением оказывает заметное влияние на повышение коэффициента использования фосфора, как

при сплошном, так и при ленточном внесении, как при полной, так и при половинной норме фосфора. При сплошном внесении фосфора с навозом (вар. 4), коэффициент использования фосфора увеличился на 6,5 % по сравнению с безнавозным (вар. 2), при ленточном совместном их внесении - на 3%, т.е. в два раза меньше, чем при сплошном внесении, и это свидетельствует о том, что навоз больше способствует мобилизации фосфора из суперфосфата при сплошном внесении, чем при ленточном.

Видимо, усвоемость фосфора из удобрений растением при ленточном способе максимально может проявляться и без участия навоза.

Тем не менее, и при ленточном внесении, навоз оказывает определенное влияние на повышение коэффициента использования фосфора. Действие навоза на этот процесс такое же, но еще в большей мере проявляется при совместном внесении навоза с низкой нормой фосфора, т.е. половинной нормой фосфора.

Свидетельством этого является то, что коэффициент использования в варианте 8 сплошного внесения навоза с фосфором выше, чем в безнавозном варианте (вар. 7) при норме фосфора 50 кг/га и составляет 19,1 %, т.е. увеличение на 7,5 %, а при ленточном их внесении - на 7 % (при 6,5 и 3 % при норме 100 кг/га, соответственно).

Таблица-Коэффициент использования фосфора ранним картофелем при различных способах и нормах его внесения отдельно и совместно с навозом, по данным 3- летнего опыта (в %, при средней величине выноса фосфора 0,25 кг/ц урожая)

№ п.п.	Варианты	2016			2017			2018			В среднем за 3 года		
		Прибавка урожая, ц/га	Вынос P ₂ O ₅ прибавкой, кг	Коэффициент использования, %	Прибавка урожая, ц/га	Вынос P ₂ O ₅ прибавкой, кг	Коэффициент использования, %	Прибавка урожая, ц/га	Вынос P ₂ O ₅ прибавкой, кг	Коэффициент использования, %	Прибавка урожая, ц/га	Вынос P ₂ O ₅ прибавкой, кг	Коэффициент использования, %
1	Контроль (б/у)												
2	N ₁₅₀ K ₁₀₀ (Ф)+P _{100c}	48	12	12	41	10,2	10,2	43	10,75	10,75	44	11	11,0
3	Ф+P _{100л}	127	31,7	31,7	132	33	33	167	41,75	41,75	142	35,5	35,5
4	Ф+P _{100c} +H ₁₀	71	17,7	17,7	65	16,2	16,2	75	18,7	18,7	70	17,5	17,5
5	Ф+P _{100л} +H ₁₀	143	35,7	35,7	145	36,2	36,2	175	43,7	43,7	154	38,5	38,5
6	Ф+P _{50c}	30	7,5	15	21	5,2	10,5	19	4,75	9,5	23,3	5,82	11,65
7	Ф+P _{50л}	61	15,2	30,5	71	17,7	35,5	72	18	36	68	17	34,0
8	Ф+P _{50c} +H ₁₀	40,6	10,1	20,3	34	8,5	17	40	10	20	38,2	9,55	19,1
9	Ф+P _{50л} +H ₁₀	72	18	36	84	21	42	89	22,2	44,5	82	20,5	41,0
10	Ф + H ₁₀	22	-	-	7	-	-	32	-	-	20	-	-

Примечание: с – сплошное внесение удобрений

л – ленточное внесение удобрений

Заключение

Коэффициент использования фосфора из суперфосфата картофелем можно повышать в пределах 3,8-4 раза, в результате его ленточного внесения при средних нормах фосфора- 100 и более кг/га и до 2,9-3 - раза при низких, половинных дозах, что составляет, в среднем за три года, 35,5 и 34 %, соответственно.

Заметное влияние на повышение коэффициента использования фосфора из суперфосфата оказывает совместное его внесение с навозом, как при ленточном, так и при сплошном внесении и составляет 1,08 и 1,6 раза, соответственно. Это повышение оказывается больше при низких нормах фосфора, чем при высоких, и составляет в 1,09 раза.

ЛИТЕРАТУРА

1. Прянишников Д.Н. Агрохимия. Т.1.М, 1963.- С.213.
2. Пономарева А. Т. Фосфатный режим почв и фосфорные удобрения. Кайнар. 1970.-С..29-53.

- 3.Рахматджонов У. Влияние локальных способов внесения фосфорных удобрений на урожайность тонковолокнистого хлопчатника.: Автограферат на соискание уч. степ. канд. наук. Душанбе, 1967-30 с.
- 4.Чумаченко И.Н., Сущеница Б.А., Рахматджонов У.Р. Использование фосфора из удобрений, в зависимости от способа их внесения// Труды ВИУА.вып.50м.1971. –С.40-51.

АННОТАЦИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОСФОРА ПРИ ЛЕНТОЧНОМ ВНЕСЕНИИ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ И НАВОЗА ПОД КАРТОФЕЛЬ

В статье представлены результаты научных исследований способов ленточного внесения фосфорных удобрений, в том числе суперфосфата, под культуру картофеля. Результаты исследований показали, что при ленточном способе внесения фосфорных удобрений, в том числе суперфосфатом, коэффициент использования картофеля из фосфорных удобрений можно увеличить в 3,8-4 раза. При этом, существенное прямое влияние на повышение коэффициента использования фосфорных удобрений наблюдалось при совместном применении суперфосфата и навоза, которое составило 1,08 и 1,6 раза, соответственно, при ленточном и сплошном способах внесения удобрений.

АННОТАЦИЯ

ТАҒИЙРЁБИИ КОЭФФИЦИЕНТИ ИСТИФОДАБАРИИ ФОСФОР АЗ НУРИҲОИ ФОСФОРӢ ҲАНГОМИ ВОРИДКУНИИ ХАТТИИ ОНҲО ВА ПОРУ БА ЗИРОАТИ КАРТОШКА

Дар мақолаи мазкур натиҷаи тадқиқотҳо илмӣ оид ба усули истифодабарии хаттии нуриҳои фосфорӣ, аз ҷумла суперфосфат ба зироати картошка оварда шудааст. Натиҷаи тадқиқотҳо нишон доданд, ки бо истифодаи усули хаттии воридкунии нуриҳои фосфорӣ, коэффициенти истифодабарии картошкаро аз нуриҳои фосфорӣ, аз он ҷумла суперфосфат метавон 3,8-4 маротиба баланд намуд. Ҳамзамон таъсири бевосита назаррас ба баланд намудани коэффициенти истифодабарии нуриҳои фосфорӣ дар варианти истифодабарии якҷояи суперфосфат ва пору ба мушоҳида расид, ки он дар усулҳои хаттӣ ва саросар воридкунии онҳо мутаносибан 1,08 ва 1,6 маротибаро ташкил намуд.

Калимаҳои қалидӣ: коэффициенти истифодабарӣ, нуриҳои фосфорӣ, суперфосфат, воридкунии хаттӣ, картошка, пору, воридкунии саросар, меъёри нурӣ, хок.

ANNOTATION

CHANGE IN THE USE COEFFICIENTS OF PHOSPHORUS FROM PHOSPHORUS FERTILIZERS WHEN THEY ARE APPLIED TO LINEAR AND MANURE CROPS OF POTATOES

In this article is presenting about the results of scientific research work for the linear input method of using phosphorus fertilizers, including superphosphate for potato crops. Results of this research work showed, that with the using of linear input of phosphorus fertilizers and the coefficient of using potatoes from the phosphorus fertilizers especially superphosphate can increase for 3,8-4 times. At the same time, there is a direct effect on the increasing the rate of using phosphorous fertilizers in the together using of superphosphate and manure, that using of linear input methods made up 1.08 and 1.6 times.

Key words: using of coefficients, phosphorus fertilizers, superphosphate, linear input, manure, whole norm input of manure,

УДК 633.11(631.523+631.52)

ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННО – ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ НОВЫХ ЛИНИЙ ПШЕНИЦЫ

Алимуродов А.С. к.с.-х.н., доцент, ТНУ, **Салимзода А.Ф.** д.с.-х.н., профессор,

Исмоилов М.И. д.б.н., профессор, ТАУ им. Ш. Шотемур

Ключевые слова: пшеница, продуктивность, вегетация, белок, крахмал, клейковина, влажность, твердость, линия, хозяйствственные признаки.

Исследованиям по селекции среднерослых сортов пшеницы Сетте - Церрос – 66 и Навруз, как основных доноров среднерослости и интенсивного типа, используемых в традиционной селекции, посвящено много работ [1,2].

Начиная с 2017 г. проводили изучение хозяйствственно-ценных признаков новой линии пшеницы в полевом опыте. Семена высевали на делянках площадью 3 м², с нормой высева 650 зерен на 1 м², рендомизированными блоками, в трех повторениях. Родительскими формами служили мягкая пшеница Сетте - Церрос – 66 и твердая Шамъ. Кроме того, новые линии сравнивали с стандартным сортом Навруз.

Анализ данных, по сравнительной оценке, селекционной линии в полевом опыте показывает, что самыми урожайными оказались Линии №7 и №9, которые дали урожай зерна 640 – 650 граммов с 1 м² (табл. 1). Родительская форма пшеницы - сорта Сетте – Церрос - 66 (мягкая пшеница) и Шамъ (твердая пшеница), а также стандарт Навруз по урожаю зерна уступали новым селекционным линиям пшеницы.

Высота растений для трех селекционных линий пшеницы была выше родительской формы пшеницы Сетте - Церрос - 66 и стандарта Навруз, и ниже другой родительской формы пшеницы – Шамъ. Сравнение с Сетте - Церрос - 66 показывает, что все три селекционные линии достоверно превышают его по этому показателю. По длине колоса все селекционные линии занимали промежуточные положения между родительскими формами и уступали стандартному сорту пшеницы – Навруз. Все селекционные линии за исключением №13 имели больше число зерен в главном колосе, по сравнению с Сетте - Церрос - 66 и стандартным сортом Навруз. Наибольшее количество зерен в главном колосе отмечено у другой родительской формы сорта твердой пшеницы – Шамъ, где оно составило 52 штуки (табл. 1).

Таблица 1 - Сравнительная оценка хозяйственно-ценных признаков новых линий пшеницы (2017-2019 гг.)

Вариант	Урожай Зерна с 1м ² /г	Высота растений, см	Длина колоса, см	Число зерен в колосе, шт	Масса 1000 зерен, г	Вегетация, дни
Род. форм. С-Ц-66 (мягкая пшеница) Шамъ (твердая пшеница)	360 450	76,5 100,0	11,4 7,5	40 52	34,0 45,0	175 200
Линии Л-7 Л-9 Л-13	650 640 600	90,2 95,5 97,4	9,3 8,5 9,5	48 42 38	35,0 32,0 36,0	180 185 180
Стандарт Навруз	460	80	13,0	40	37,7	205

Обычно определяют массу 1000 семян – для сельскохозяйственных культур. Этот показатель является одним из важных селекционных признаков для вида и сорта, т.к. с ним связаны их хлебопекарные посевные и товарные качества [3,4].

По массе 1000 зерен, селекционные линии №№7,9 и 13 занимали промежуточные положения между родительскими формами пшеницы сортом Сетте Церрос 66 и стандартом Навруз.

Сорт Шамъ достоверно превышая все селекционные линии, а также сорта Сетте Церрос 66 и стандарта Навруз, имел массу 1000 зерен – 45 граммов. По вегетационному периоду все селекционные линии занимали промежуточные положения между

родительскими формами сортами Сетте - Церрос - 66 (175 дней) и Шамъ (200 дней), где у них этот период составил 183-185 дней, соответственно. Стандартный сорт Навруз обладал сравнительно позднеспелостью (205 дней), по сравнению с новыми селекционными линиями и их родительскими формами.

Такая закономерность обнаружена и по содержанию белка в зерне. Так, содержание белка в зерне селекционных линий находилось на уровне родительской формы Шамъ (15,7), где оно составило 15,1-15,7%, что было больше родительской формы Сетте – Церрос - 66 и стандартного сорта Навруз, где этот показатель у них соответственно составил 13,1-13,4% (табл. 2).

Таблица 2 - Сравнительная оценка химико-технологических качеств новых линий пшеницы (2017-2019 гг.)

№	Вариант	Белок, %	Крахмал, %	Клейковина, %	Влажность, %
1	С-Ц-66	13,9	70,5	27,2	9,5
2	Шамъ	15,7	67,5	34,2	12,5
3	Л-7	15,6	66,6	37,2	13,5
4	Л-9	15,7	67,4	34,1	13,0
5	Л-13	15,1	67,8	28,3	12,5
6	Навруз	13,1	69,7	29,5	8,5

При оценке содержания крахмала было обнаружено больше накоплений, и оно составило от 66,6 до 70,5%. По крахмалистости, среди селекционных линий, особого различия не обнаружено и содержание крахмала среди них составило 66,6 – 67,8%, и по этому показателю они почти приближаются к сорту твердой пшеницы Шамъ (67,5%). Высокое накопление крахмала отмечено у стандартного сорта Навруз и родительской формы Сетте - Церрос - 66 (69,7-70,5%).

По содержанию сырой клейковины, также выделяются селекционные линии №7 и №9. У них этот показатель равен 34,1-37,2%. Однако новая селекционная линия №13 по содержанию клейковины уступает другим селекционным линиям, и этот показатель у нее составил 28,3%. Родительская форма сорт Сетте - Церрос - 66 и стандартный сорт Навруз, по этому показателю уступали селекционным линиям и сорту Шамъ. У сорта Шамъ, также отмечено высокое накопление сырой клейковины, где оно составило 34,2%.

При определении технологических качеств зерна особое внимание уделяют влажности зерна и коэффициенту их твердости. Влажность зерна у изучаемых форм составила от 8,5 до 13,5%. Среди них по коэффициенту твердозерности выделяются Линия №9 и стандартный сорт Навруз, и они показали 22 индексного коэффициента твердости. Эти данные указывают на мягкозерность этих форм.

На государственной сортоиспытательной станции города Турсунзаде преимущество перспективной линии пшеницы – Линия №9 более существенное. На трех повторностях, с площадью 0,10 га, за 2018-2019 годы оно выражалось в перерасчете прибавки к урожайности Наврузу 2,8 ц/га (табл. 3).

Таблица 3 - Урожайность зерна селекционной линии пшеницы Линии №9 на сортоучастке в г.Турсунзаде (2018-2019г.г.) с площадью 0,10 га

Сортообразцы	Урожай зерна, ц/га		Среднее
	2018 г.	2019 г.	
Линия №9	39,4	37,0	38,2
Навруз	36,0	34,8	35,4

Выходы. Таким образом, полученные данные показывают, что новая селекционная линия пшеницы – Линия №9 имеет ряд ценных признаков и соответственно показывает свою перспективу:

По вегетационному периоду все селекционные линии занимали промежуточные положения между родительскими формами сортами Сетте - Церрос - 66 (175 дней) и Шамъ (200 дней), где у них этот период, соответственно, составил 183-185 дней.

По урожайности зерна преимущество перспективной линии пшеницы – Линия №9 более существенное и оно составило 38,2 ц/га

ЛИТЕРАТУРА

- 1.Лукьяненко П. П. О селекции высокоурожайных сортов сильных пшениц в Краснодарском крае — Вестник с.-х. науки, 1960, № П.
- 2.Жученко А. Роль адаптивной системы селекции растений// Конарев В. Г. Н.И. Вавилов и современные подходы к изучению генофонда сельско-хозяйственных растений // Генофонд сельскохозяйственных растений и его использование в современной селекции (Сборник науч, трудов по прикл. ботан. генет. и селекции Т.100) –Л .изд. Вир,1987. - С. 129-140.
- 3.Ермаков А.И., Арасимович В.В., Ярош Н.П., Переуянский Ю.В., Луковникова Г.А., Иконникова М.И. Методы биохимического исследования растений. Под ред. Ермакова А.И.-3-е изд., перераб. и доп. – Л.: Агропромиздат. Ленингр. отд-ние, 1987. – С. 21-22.
- 4.Алимуродов А.С. Селекционная ценность образцов гексапloidных тритикале различного географического происхождения в условиях центрального Таджикистана. Автореф. дис. канд. с.-х. наук / А.С. Алимуродов -Д., 1993. -19 с.

АННОТАЦИЯ

ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ НОВЫХ ЛИНИЙ ПШЕНИЦЫ

Результаты исследования показывают, что новые селекционные линии пшеницы имеют ряд ценных признаков и, соответственно, являются перспективными, по вегетационному периоду все селекционные линии занимали промежуточные положения между родительскими формами сортов Сэтте - Церрос - 66 (175 дней) и Шамъ (200 дней), где у них этот период, соответственно, составил 183-185 дней. По урожайности зерна преимущество имела перспективная линия пшеницы – Линия №9, и была более существенной и составила 38,2 ц/га.

АННОТАЦИЯ

АРЗЁБИИ ХИСЛАТҲОИ ПУРАРЗИШИ ХОЧАГИИ ШАҶАРАҲОИ НАВИ ГАНДУМ

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳанд, ки шаҷараҳои нави гандум аз рӯйи давомёбии давраи вегетатсия дар байни шаклҳои волидайӣ - Сэтте - Серрос – 66 (175 рӯз) ва Шамъ (200 рӯз) ҳолати мобайниро ишғол менамояд, ки ин давра дар шаҷараҳои селексионии гандум 183-185 рӯзро ташкил дод. Аз ҷиҳати маҳсулнокии дон шаҷараи серҳосили гандум – Линия №9 бартарӣ зоҳир намуда, мавҷудияти маҳсулнокӣ ба 38,2 с/га баробар буд.

Калимаҳои қалидӣ: гандум, ҳосилнокӣ, вегетатсия, сафеда, оҳар, ширешаки ғалла, намнокӣ, саҳтдонӣ, шаҷара, аломатҳои хочагӣ.

ANNOTATION

EVALUATION OF FARM-VALUABLE INDICATION OF NEW WHEAT LINES

The results of the research show that the new wheat breeding lines have a number of valuable indication and accordingly show their perspective in the growing season, all breeding lines occupied intermediate positions between the parental forms of the Sette - Cerros varieties - 66 (175 days) and Sham (200 days) where they have this the period that was respectively of 183-185 days. In terms of grain yield, the promising line of wheat - Line №9 had an advantage and was more significant and amounted to 38.2 c / ha.

Key words: wheat, production, vegetation, protein, starch, gluten, moisture, hardness, line, economic characteristics.

УДК 632: 633.1

УСТОЙЧИВОСТЬ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ К ЖЁЛТОЙ РЖАВЧИНЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Давлатова О.С., к.с-х.н., Научный центр защиты растений ТАСХН,
Джалилов А.У., к.б.н., Институт зоологии и паразитологии им. Е.Н. Павловского АНРТ,
Аъзамов У.О., ассистент ТАУ им. Ш. Шотемур

Ключевые слова: пшеница, жёлтая ржавчина, устойчивость, восприимчивость, эпифитотия, тип реакции, селекция.

В настоящее время устойчивость к болезням становится одним из важных показателей конкурентоспособности сортов сельскохозяйственных растений [1].

Для снижения вредоносности болезней пшеницы, в основном к жёлтой и бурой ржавчинам, рекомендуется отбор здоровых семян с более устойчивых сортов к возбудителям болезней.

Важным резервом в увеличении производства зерна является защита посевов от ржавчинных болезней, которые наносят большой вред урожаю и резко ухудшают его качество [2].

Селекция на устойчивость пшеницы к жёлтой ржавчине (возбудитель *Puccinia striiformis* West.), и к буре (возбудитель - *Puccinia recondite* Rob. Ex), ведётся на протяжении многих десятилетий. Несмотря на это, заболевание не теряет своей значимости по настоящее время. При изучении новых сортов в госсортотестах, одним из важных показателей является фитопатологическая характеристика степени устойчивости или восприимчивости [3].

В благоприятных погодных условиях для возбудителей ржавчинных болезней, они распространяются очень быстро, охватывая площадь до 4-5 млн/га. Химическая защита посевов на такой площади за короткий срок времени (7-10 дней) не всегда возможна. В связи с этим, для ограничения развития болезней с аэробенной инфекцией, возрастает роль устойчивых сортов [Цитирует М. Койшибаев, 2002] [4].

Использование устойчивых или выносливых к болезням сортов является одним из основных элементов интегрированной защиты растений. Поэтому в наших исследованиях большое внимание уделялось определению поражаемости районированных и перспективных сортов, и линий озимой мягкой пшеницы к ржавчинным болезням.

Учёными Научного центра защиты растений ТАСХН, совместно с селекционерами Института земледелия, разрабатываются технологии возделывания сортов пшеницы, которые основываются на уровне их устойчивости к ржавчинным болезням, что позволяет снизить использование фунгицидов и снизить себестоимость производства пшеницы в Таджикистане.

В течение ряда лет, нами проводились исследования в полевых условиях (размер делянки -1м², с 3-каратной повторностью) 7- лучших сортов местной селекции пшеницы в хозяйстве Л. Муродова Гиссарского района и в джамоате Гулистан Рудакинского района. Каждый сорт обычно высевали между восприимчивым сортом-накопителем инфекции (Марокко). Оценка реакции и степени пораженности сортов пшеницы и других зерновых культур к видам ржавчины проводится по следующей шкале:

0 – заболевание отсутствует;

R – устойчивость (на месте пустул образуются четко выраженные хлорозные пятна, пораженность листьев до 5-10%);

MR – средняя устойчивость (пустулы очень мелкие, окружены хлоротичной зоной, пораженность листьев не более 10-30%);

MS – средняя восприимчивость (пустулы мелкие, пораженность листьев до 40-50%);

S – восприимчивость (пустулы крупные, пораженность листьев до 75-100%) [5].

Определение типа реакции растений (балл) на заражение жёлтой и бурой ржавчиной в полевых условиях производили по шкале Gassner и Hassebrauk [6]; степень поражения растений (%) по шкале Peterson [7]; площадь под кривые развития болезней (ПКРБ) (усл. ед.), которую рассчитывали по формуле Wilcoxon [8].

Зная значения показателя «площади под кривые развития болезни» анализируемого и контрольного по восприимчивости сорта, находили относительные значения индекса устойчивости к болезни (ИУ):

ИУ (индекс устойчивости) = ПКРБ сорта: ПКРБ контроля [9].

Затем сорта классифицировали по методу А.А. Макарова [10].

Для выявления и определения доноров устойчивости к жёлтой и бурой ржавчине в Таджикистане с 2010 по 2017 гг., ежегодно высевали районированные отечественные сорта пшеницы.

Ежегодные колебания погодных условий оказываются решающим фактором,

влияющими на развитие жёлтой ржавчины пшеницы.

В период проведения исследований в 2010 – 2013 гг. выпадение осадков в марте, апреле и мае, в фазы выхода в трубку, колошения, цветения, было неодинаковым. Погодные условия в 2010 и 2013 гг. оказались благоприятными для интенсивного развития жёлтой ржавчины. Это было связано с тем, что в 2010 г. выпало много осадков в вышеуказанный период: 95.1; 58.2 и 79.2 мм, соответственно. В то же самое время, среднемесячная температура воздуха была 12.4; 17.7 и 19.6°C, соответственно.

Колебания погодных условий в 2013 г. отличались от 2010 г., это было связано с тем, что самое высокое выпадение осадков отмечалось в марте и апреле месяцах: 110.8 и 146.5 мм, в этот период среднемесячная температура воздуха колебалась от 11.8°C в марте до 14.9°C в апреле. Сочетание высокой влажности с относительно низкими среднемесячными температурами создали благоприятные условия для раннего и интенсивного развития жёлтой ржавчины. Хотя месяц май характеризовался меньшим выпадением осадков – 32.5 мм, и более высокой температурой воздуха - 20.1°C, накопленной инфекции оказалось достаточной для дальнейшего развития болезни, а необходимая влажность компенсировалась выпадением обильной росы в этот период.

Погодные условия 2011 и 2012 гг. характеризовались низкой влажностью и более высокими показателями температуры воздуха, что повлекло за собой депрессию болезни. В эти годы мы проводили обильные поливы по бороздкам в середине апреля (2-3 полива), через каждые 5 дней, что приводило к резкому повышению влажности и провоцированию развития жёлтой ржавчины пшеницы.

Результаты оценки районированных сортов пшеницы ранжированы по площади под кривые развития болезни за 2010 год. Результаты показывают, что из 7 изучаемых сортов 5 (71.4%) относятся к числу высоко и умеренно устойчивых, с типом реакции 1, 1(2), 2 балла (табл. 1). Слабую восприимчивость имел 1 сорт (14.3%) с типом реакции 2(3) балла. Восприимчивую реакцию с типом реакции 4 балла показал контрольный сорт Марокко. ПКРБ по сортам варьировалась от 68.6 у.е. на сорте Шумон до 782.6 у.е. на сорте Навруз.

Снижение массы 1000 зёрен, по сравнению с контролем (неинфицированным и обработанным фунгицидом), варьировало от 5.2% (Шумон) до 25.6% (Навруз).

Марокко имел поражение в 4 балла, при ПКРБ, равной 1386.4 у.е., при этом снижение массы 1000 зёрен было на уровне 39.6%.

В 2011 году, из-за неблагоприятных погодных условий, степень поражения всех сортов была ниже, по сравнению с предыдущим годом. ПКРБ по сортам в этом году варьировалась от 42.3 до 384.2.1 у.е. Снижение массы 1000 зёрен на сорте Навруз оказалось на уровне 23.4%, по сравнению с необработанным контролем. На восприимчивом сорте Марокко тип реакции был на уровне 3 - 4 баллов, ПКРБ 834.3 у.е., снижение массы 1000 зерен - 35.8% по сравнению с контролем.

В 2012 году ПКРБ варьировалась от 46.4 до 353.7 у.е., снижение массы 1000 зерен от 1.5 до 23.6.5%. Восприимчивый сорт Марокко поражался 3 - 4 балла, ПКРБ составила 1386.4 у.е., при этом снижение массы 1000 зёрен было на уровне 36.8% по отношению к контролю.

Таблица 1-Иммунологическая характеристика сортов озимой пшеницы относительно таджикской популяции возбудителя желтой ржавчины (Гиссарский район, 2010 – 2013 гг.)

№	Сорт	2010			2011			2012			2013			Тип устойчивости
		Тип реакции, балл	ПКРБ*, усл. ед.	Снижение Massы 1000 зёрен, %	Тип реакции, балл	ПКРБ*, усл. ед.	Снижение Massы 1000 зёрен, %	Тип реакции, балл	ПКРБ*, усл. ед.	Снижение Massы 1000 зёрен, %	Тип реакции, балл	ПКРБ*, усл. ед.	Снижение Massы 1000 зёрен, %	
1	Ормон	1	77.6	5.8	1	44.7	1.6	1	62.3	1.5	1	84.7	4.2	pc+взр
2	Шумон	1	68.6	5.2	1	42.3	1.8	1	46.4	1.7	1	82.3	4.6	pc+взр
3	Алекс	1 (2)	228.6	10.8	1(2)	122.4	5.2	1(2)	124.6	4.7	1(2)	235.5	11.0	slow rust

4	Садокат	1 (2)	346.5	14.0	1(2)	118.8	9.6	1(2)	126.4	8.4	1(2)	322.4	11.9	slow rust
5	Ориён	1 (2)	726.4	22.8	1(2)	384.2	15.2	1(2)	324.3	12.8	1(2)	738.4	23.2	slow rust
6	Навруз	2	782.6	25.6	2	346.7	23.4	2	353.7	23.6	2(3)	776.4	26.4	slow rust
7	Марокко	4	1386.4	39.6	3(4)	834.3	35.8	3(4)	876.7	36.8	4	1476.7	40.6	
F – фактическое		F – критическое												
Ф.А ⁴ 32.06482		1.963456												
Ф.А ⁵ 42.67765		4.628166												
1 - специфическая устойчивость + устойчивость взрослых растений; 2 -замедленный тип развития болезни; 3 -восприимчивость; 4 - фактор А - сорт; 5 - фактор Б - годы исследований														

*ПКРБ – площадь под кривые развития болезни. Сорта ранжированы по показателю «площадь под кривые развития болезни».

Результаты 2013 года показывают, что к числу высоко и умеренно устойчивых сортов, с типом реакции 1, 1 (2), 2 балла относятся 5 сортов (таблица 1). Слабую восприимчивость имел сорт Навруз (14.3%) с типом реакции 2(3) балла. Восприимчивую реакцию в 4 балла показал контрольный сорт Марокко. ПКРБ по сортам варьировала от 82.3 у.е. на сорте Шумон до 776.4 у.е.- на сорте Навруз. Снижение массы 1000 зерен по сравнению с контролем варьировало от 4.2% (Ормон) до 26.4% (Навруз).

Восприимчивый сорт. Марокко был поражен на 4 балла, при ПКРБ равной 1476.7 у.е. и снижением массы 1000 зерен на 40.6%. С учётом показателей ПКРБ, изучаемых сортов был рассчитан индекс устойчивости (табл. 2).

Таблица 2-Индекс устойчивости сортов пшеницы по отношению к желтой ржавчине (2010-2013гг.)

Сорт	Индекс устойчивости (φ)				Средний индекс	Тип устойчивости
	2010	2011	2012	2013		
Ормон	0.06	0.05	0.07	0.06	0.06	PC
Шумон	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	PC
Алекс	0.16	0.15	0.14	0.16	0.15	BH ¹
Садокат	0.25	0.14	0.14	0.22	0.19	BH
Ориён	0.52	0.46	0.37	0.50	0.46	CH
Навруз	0.56	0.42	0.40	0.53	0.48	CH

F - фактическое F - критическое
Ф.А²¹ 1.084542 1,524322 Ф.Б³ 2.8631042,934618

1-высокая неспецифическая устойчивость; 2-фактор А - сорт; 3-фактор Б - годы исследований




Рис. 1 - Индекс устойчивости сортов пшеницы по отношению к желтой ржавчине (2010-2013 гг.)

В результате проведённой четырёхлетней полевой оценки установлено, что сорта Шумон и Ормон проявили высокий уровень расоспецифической устойчивости, которую сохраняли во все фазы развития (фаза всходов + взрослых растений).

Сорта: Алекс, Садокат, обладали высокой расонеспецифической устойчивостью.

Показатель индекса устойчивости у них составил от 0.15 до 0.19 у.е. Средней расонеспецифической устойчивостью обладали сорта Ориён и Навруз, имевшие показатель индекса устойчивости 0.15 и 0.19 у.е., соответственно. Среднюю расонеспецифическую устойчивость имели сорта Ориён и Навруз, у которых показатель индекса устойчивости составил 0.46 и 0.48 у. Е, соответственно.

Наличие расонеспецифической устойчивости показывает, что хотя паразитизм возможен, но суммируются защитные действия разного рода ограничителей инфекционного процесса, что уменьшают риск эпифитотий. Поэтому сорта, характеризующиеся высокой неспецифической устойчивостью к *P. striiformis* West. рекомендуются для сельскохозяйственного производства, а также могут использоваться в селекции, в качестве одного из родительских пар, для создания устойчивых сортов пшеницы в Таджикистане.

Заключение: Выделенные сорта Шумон и Ормон, являются эффективными донорами устойчивости к жёлтой ржавчине пшеницы, сочетающие устойчивость к болезни и высокую продуктивность. Эти сорта могут быть использованы как источники устойчивости для селекции новых сортов пшеницы. В случае возникновения эпифитотий жёлтой ржавчины пшеницы, при культивировании умеренно устойчивых и умеренно восприимчивых сортов и достижения проявления болезни на уровне 20-30% необходимо проводить опрыскивания фунгицидами, для ограничения развития возбудителя болезни.

ЛИТЕРАТУРА

1. Афанасенко О.С. Генетическая защита растений: проблемы и перспективы / О.С. Афанасенко // М. журнал защита и карантин растений. -2016. - №1. С.-13-16.
2. Арешников Б.А. /Основные проблемы защиты зерновых культур // Б.А. Ареников // М. жур. Защита растений, 1983. - №6. С.-16.
3. Гультяева Е.И., Садовая А.С. / Селекция мягкой пшеницы на устойчивость к бурой ржавчине в России// Е.И. Гультяева, А.С.Садовая, М. журнал защита и карантин растений, 2014. - №10. - С.-24-25.
4. Койшибаев М. Болезни зерновых культур. / М.Койшибаев // Алматы, 2002, 367 с.
5. Койшибаев М. Муминджанов Х. Методические указания по мониторингу болезней, вредителей и сорных растений на посевах зерновых культур. / М.Койшибаев. Х. Муминджанов // Анкара, 2016. - 28 с.
6. Gassner G. и Hassebrauk K., 1936. Untersuchungen zur Frage der Getreiderostbekämpfung mit chemischen Mitteln. / G. Gassner, K. Hassebrauk // Phytopath. Ztschr., 9 (4): 427 – 454 (XV).
7. Peterson R.F., Campbell A.B., Hannah A.E. Canad. J. Rev.- 1948.- № 26.- P.495-500.
8. Wilcoxson R.D., Skovmand B., Atif A.H. Evolution of wheat cultivars for ability to retard development of stem rust / R.D. Wilcoxson, B. Skovmahd, A.H. Atif // Ann. Appl. Biol. – 1975. – V.80. – № 3. – P. 359–363.
9. Коваленко Е.Д. Иммуногенетические методы создания болезнеустойчивых сортов зерновых культур. 1. Генетическая структура популяции возбудителя бурой ржавчины пшеницы [Текст]. / Е.Д. Коваленко, А.И. Жемчужина, Н.Н. Кряжева // Агро XXI. – 2000. - №4. – С. 14-15.
10. Макаров А.А. Методы полевой и лабораторной оценки неспецифической устойчивости растений к болезням / А.А. Макаров, Е.Д. Коваленко, Д.А. Соломатин, Н.М. Моторина // Материалы научного семинара «Типы устойчивости растений к болезням». – СПб, 2003. - С. 17-24.

АННОТАЦИЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ К ЖЁЛТОЙ РЖАВЧИНЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ

В данной статье представлена информация по изучению иммунологических особенностей отечественных и перспективных сортов пшеницы, относительно таджикской популяции возбудителя жёлтой ржавчины.

АННОТАЦИЯ

УСТУВОРИИ ГАНДУМҲОИ МУЛОИМДОНАИ ТИРАМОҲӢ БА ЗАНГИ ЗАРД ДАР ТОҶИКИСТОН

Дар ҳамин мақола омӯзиши хусусиятҳои иммунологии навъҳои гандумҳои ноҳиябандишуда ва ояндадоре, ки нисбатан ба популясию тоҷикии барангезанидаи

занги зард устуворан маълумот гирд оварда шудааст.

Калимаҳои қалидӣ: гандум, занги зард, устувор, носутувор, зиёдшавии умумӣ, (эпифитотия), шакли таъсир, селекция.

ANNOTATION

RESISTANCE OF WINTER SOFT WHEAT TO THE YELLOW RUST IN TAJIKISTAN

This article provides information on the study of the immunological characteristics of the domestic and promising wheat varieties in relation to the Tajik population of the pathogen of yellow rust.

Key words: wheat, yellow rust, resistance, susceptibility, epiphytoty, type of reaction, selection.

УДК 633.11.631.52

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ

Алимуродов А.С., ведущий специалист, Музафаров Ш.М., магистр- ЦИБМ НАНТ

Ключевые слова: пшеница, сорт, высота, устойчивость, продуктивность.

Производство нуждается в сортах пшеницы с комплексом биологических признаков. В деле повышения урожайности зерна, кроме правильного ведения технологии выращивания культур, особую роль играют сорта, отличающиеся высоким потенциалом урожайности, устойчивостью к основным болезням, а также с лучшими биохимическими качествами. Поэтому основное направление изучения пшеницы в Таджикистане направлено на подбор сортов, устойчивых к болезням, особенно к ржавчине, а также с хорошими биохимическими качествами зерна [1,2,].

Целью данной работы явилось изучение биологических свойств перспективных сортов пшеницы отечественной селекции. По результатам исследований были выявлены лучшие сортобразцы, которые рекомендуются фермерами, а также для включения их в научные программы.

Материалы и методы исследования. В качестве материала были выбраны 5 новых сортов мягкой пшеницы, из которых все являются перспективными. Все сорта выведены таджикскими селекционерами, путем скрининга генетических образцов, полученных из международных питомников [3]. Образцы зерна для анализа биохимического состава и биохимического качества отбирались из урожая растений в опытных участках Центра инновационной биологии и медицины.

В 2019-2020 гг. исследовали 5 сортов отечественной селекции. Посев осуществляли на делянках площадью 1 м², с размещением стандарта через 2 сорта, согласно Методике полевого опыта [4]. Годы исследований характеризовались неустойчивой погодой с проявлением засухи 2019 г., в ранневесенне время года. В 2020г. наблюдалась прохладная дождливая погода, что увеличило продолжительность вегетационного периода на 12-15 дней, по сравнению с предшествующим 2019г.

Несмотря на разницу гидротермического режиме в годы исследования, преобладающими в изучаемом наборе сортов были пшеницы среднеспелой группы, равные по созреванию стандарту Юсуфи. Фаза всходы-созревание у них составляла в 2019г - 175 день, и 2020г - 185 дней. На этом фоне группа скороспелых сортов была малочисленной и включала перспективные сорта. Позднеспелые сорта в этой зоне менее перспективны, но они представлены, в основном, короткостебельными формами (90-100 см), что в годы достаточного увлажнения заслуживает внимания. Среди позднеспелых сортов, созревающих на 7-8 дней позднее стандарта, были выделены Гандж и Дурахшон.

Признак устойчивости к полеганию практически не был дифференцирован. В результате засушливых условий 2019г. снизилась высота растений на 10-12 см. У некоторых образцов высота растений в 2019 г. превышала 115 см. В силу низкорослости всех образцов в 2019 и 2020 гг. отсутствовало полегание (9 баллов). Это отечественные

сорта: Мехргон, Гандж и др. остальные, сорта, во все годы изучения были устойчивы к полеганию. Для решения проблемы полегания в Таджикистане необходимы сорта, у которых нерезко (7-9 см) снижается высота растений в контрастные по обеспеченности влагой годы, такие как: Юсуфи, Сарвар.

В зонах, где проявляются различные типы засух, большое значение для формирования урожая имеет крупность зерна. Сортовая дифференциация этого признака у изучаемых сортов наиболее четко прослеживалась в 2020 г. Масса 1000 зерен у стандарта составляла (40.0 г), при значениях у изучаемых сортов 41.5-47.0 г. Образцы с очень крупным зерном, как правило, имели меньшее число зерен в колосе (15-17), и продуктивное кущение не более 1-1J2 стеблей. Нас интересовали образцы, которые сочетали крупное зерно (масса 1000 зерен 43.0 г) с достаточно высокой продуктивностью зерна в г/м². По данным 2020 г., в эту группу вошли 3 сорта, лучшие из них Мехргон, Гандж, и Сарвар. Сочетание крупнозерности (масса 1000 зерен 41.5-47.0) и продуктивности отмечено также у них, и составило 600-630 г/м².

Таблица - Биологические особенности перспективных сортов пшеницы

Вегетация, дни	Высота растений, см	Устойчивость к полеганию, балл	Масса 1000 зерен, г	Масса зерна, г/м ²
190	105	9	40.0	600
185	110	9	41.5	650
180	100	9	45.0	630
180	100	9	47.0	600
180	100	9	43.0	620

Таким образом были выделены образцы, которые сочетали крупное зерно (масса 1000 зерен 43.0 г) с достаточно высокой продуктивностью зерна в г/м², лучшие из них Мехргон, Гандж, и Сарвар.

ЛИТЕРАТУРА

- Рахматов М.М., Хусенов Б.Ю., Отамбекова М.Г. и др. Некоторые итоги исследований по селекции пшеницы в Таджикистане- Изв. АН РТ. Отд.биол.мед.н.,2010, №3 (172), с. 71-82.
- Хусенов Б.Ю., Махкамов М.А., Отамбекова М.Г. и др. Оценка хлебопекарного качества зерна новых сортов мягкой пшеницы (*Trilicum aestivum L.*) - Изв. АН РТ. Отд.биол. и мед.н., 2010, №4(173), с. 54-64.
- Отамбекова М.Г., Солиев Б.Т., Хусенов Б.Ю., Махкамов М.А., Муминджанов Х.А. Хлебопекарные качества новых сортов мягкой пшеницы. Известия академии наук Республики Таджикистан отделение биологических и медицинских наук №2 (190), 2015г.
- Доспехов, Б.А. Методика опытного дела. - М., 1986.

АННОТАЦИЯ **БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ**

В статье автор приводит результаты исследований по изучению биологических особенностей перспективных сортов пшеницы. В результате опытов наилучшие сорта, которые сочетали крупное зерно (масса 1000 зерен 43.0 г) с достаточно высокой продуктивностью зерна в г/м², лучшие из них Мехргон, Гандж, и Сарвар.

АННОТАЦИЯ

ХУСУСИЯТҲОИ БИОЛОГИИ НАВҲОИ ДУРНАМОДОШТАИ ГАНДУМ

Дар мақола натиҷаҳои омӯзиши хусусиятҳои биологии навҳои умебахши гандум бо давраҳои афзоиш, баландӣ, устуворӣ ва ҳосилнокии ғалла оварда шудаанд. Дар

натицаи таҷрибаҳо навъҳои беҳтарине, ки донаи қалонро (вазни 1000 донааш 43,0 г) бо ҳосилнокии хеле баланди ғалладонаро дар $\text{г}/\text{м}^2$ муттаҳид карданд, беҳтарини онҳо Мехргон, Ганҷ ва Сарвар мебошанд.

Калимаҳои қалидӣ: ғандум, навъ, баландӣ, истодагарӣ, ҳосилнокӣ.

ANNOTATION BIOLOGICAL FEATURES OF OPPORTUNITIES VARIETIES

The article presents the results of the study of the biological characteristics of promising varieties of wheat with periods of growth, height, stability and productivity of grain. As a result of experiments, the best varieties that combined large grains (mass of 1000 grains 43.0 g) with a fairly high grain productivity in g/m^2 , the best of them are Mehrgon, Ganj, and Sarwar.

Key words: wheat, sort, height, persistence, productivity.

ТДУ 633.511:631.5

НАШҶУНАМО ВА ҲОСИЛНОКИИ ПАХТА ВОБАСТА БА МУҲЛАТИ КИШТ ДАР ШАРОИТИ НОҲИЯИ ДАНҒАРА

Ҳафизов А.А. - н.и.к., ДДД.

Калимаҳои қалидӣ: пахта, муҳлати кишт, нашҷунамо, ҳосилнокӣ, баромади нах, самаранокии иқтисодӣ.

Бо назардошти муҳимтарин самти фаъолияти аҳолии кишвар будани кишоварзӣ таваҷҷӯҳи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди ҳамаҷонибаи ин соҳа равона гардидааст. Ин таваҷҷӯҳ бо мақсади ба талаботи истеъмолӣ баробар кардани дараҷаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ нигаронида шуда, равиши илмии он ба замони муосир баробар кардани раванди истеҳсолот ва дар ин замина баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии аҳолӣ бахшида мешавад.

Пахтапарварӣ муҳимтарин самти растанипарварӣ дар заминҳои обӣ мебошад, ки баланд бардоштани маҳсулнокии он яке аз самтҳои муҳими стратегияи рушди кишоварзӣ дониста шудааст. Равишҳои мухталифи баланд бардоштани маҳсулнокии навъҳои пахта дар илм муайян карда шуда, ки муҳимтарини он ҷорӣ кардани навъ, насли гетерозисии нав, истифодаи тухмии хушсифат ва саривакӯт амалӣ намудани ҳама намуди агротехникии баланди парвариш мебошад.

Дар соҳтори кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо назардошти доим нав шуда истодани навъҳои пахта, аз хориҷи кишвар ворид гардидашни навъҳои нав, то ҳадде таъсиррасон будани тафйирёбии глобалии иқлими зарурияте пеш омадааст, ки таъсири муҳлати киштро вобаста ба минтақаҳои алоҳидаи ҷумҳурӣ мавриди омӯзиш қарор дихем.

Кишт муҳимтарин омили агротехникӣ дар кишзори пахта аст. Дуруст гузаронидани он асоси ҳосили интизорӣ мебошад. Вазифаи асосии дуруст муайян кардани муҳлати кишти навъҳои пахта ин рӯёнидани сарорсарии чигит ва гирифтани сабзиши мультадил мебошад.

Солҳои охир дар ноҳияи Данғара ва дигар минтақаҳои пахтапарварии ҷумҳурӣ ба кишти пахта барвақт, баъзе солҳо ҳатто дар даҳрӯзai охиро мөхи феврал оғоз карда мешавад. Андешаи он пайдо гардидааст, ки ҳар чи қадаре ба кишти пахта тезтар оғоз кунем ҳамон қадар ҳосили фаровон ба даст меорем. Аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳарҷӣ тезтар ба охир расонидани кишт ва иҷро кардани нақшай кишт маънои онро надорад, ки мо киштро барвақт оғоз намоем. Борҳо шоҳиди он гардиDEM, ки дар шаҳру ноҳияҳо ҳангоми оғоз намудани кишти барвақтӣ бинобар сабаби боришоти давомнок, ҳавои нисбатан паст ва пӯсиши решай пахта мардуми дехқон кишти такрорӣ гузаронидаанд.

Масъалай таъсири муҳлати кишт ба ҳосил, сабзишу инкишоф, пайдошавии узвҳои ҳосил, алломатҳои морфологӣ, физиологию анатомӣ, селексионӣ, генетикӣ ва ҳатто аҳамияти иқтисодии он аз тарафи олимони ниҳоят зиёд мавриди омӯзиши илмию амалӣ қарор дода шудааст. Аз ҷумла олимон Зайтсев (1927), Автономов (1930), Нагибин (1936), Муҳамеджанов (1951), Бабушкин (1953), Страумал (1957), Белоусов, Тагиев (1956), Закиров (1962), Юлдашев (1984), Ҳафизов А. (2007) ва гайра ин масъаларо дар

солҳои алоҳида, дар минтақаҳои алоҳида бо навъҳои алоҳида мавриди омӯзиш қарор додаанд (Ҳафизов А.А., Набиев Т.Н., 2019).

Таҳқиқгарони масоили муҳлати кишти пахта дар манотики алоҳидаи пахтапарварӣ тавсия ва дастурҳои муҳталифро руи кор овардаанд, ки то имрӯз аҳамияти илмию амалии хешро гум накардаанд.

Хулосагири шудааст, ки муҳлати кишти зироатҳои кишоварзӣ вобаста ба биологиии зироат, муносибати он ба ҳарорати ҳаво таъин карда мешаванд. Онҳо дарҷ намудаанд, ки барои кишти пахта муайян кардани ҳарорати миёнаи шабонарӯзии устувор ва гармии қабати шудгоршавандай хок муҳим мебошад.

Аз ин нигоҳ мо муҳлати кишти пахтаро аз даҳрӯзai аввали моҳи март оғоз кардем.

Муҳлати кишти пахта зери таъсири тағйирёбии иқлим тағийир меёбад ва муҳимтарин омили ба он таъсиррасон ҳарорати ҳаво мебошад. Барои муайян кардани муҳлати кишти пахта ба назар гирифтан лозим аст, ки пахта растани гармидӯст буда, аз минтақаи тропикии кураи замин пайдо шудааст ва барои инкишофи мӯтадили он ҳарорати 20-25 дараҷа гармӣ лозим аст.

Вобаста ба мақсад чунин вазифаҳои омӯзиш гуруҳбандӣ шуд:

интихоби навъи пахтаи дорои сифатҳои муҳими ҳосилнокӣ ва дар шароити ноҳияи Дангара мувоғиқ,

интихоби замин дар минтақаи пахтапарварии ноҳияи Дангар;

омода намудани замин барои кишт;

дар асоси нақша тибқи талаботҳои дар барномаи пешниҳодкардашуда гузаронидани кишти пахта дар муҳлатҳо;

парвариш ва таъмини саривақтии агротехника;

гузаронидани мушоҳидаи фенологӣ дар давраи нашъунамои пахта;

баҳо додан ба элементҳои маҳсулнокии пахта зери таъсири муҳлати кишт;

таҳлили таъсири самаранокии муҳлати кишти пахта;

ҳисоб кардани ҳосилнокӣ ва маҳсулнокии парвариши пахта дар муҳлатҳои муҳталифи кишт;

пайдо намудани муҳлати беҳтарини кишти пахта дар шароити заминҳои пахтапарвари ноҳияи Дангараи вилояти Хатлон.

Таҷрибаҳои саҳроӣ дар асоси дастури Б.А. Доспехов (1985) амалӣ карда шуда, агротехникаи парвариши пахта дар қитъаи таҷрибавӣ дар асоси дастури Вазорати кишоварзии Тоҷикистон (1983, 1984) ба роҳ монда шудааст.

Таҳқиқоти саҳроӣ аз усули мушоҳида оғоз гардид, ки аз қайд намудани аломатҳои миқдорӣ ва сифатии навъи Ҳулбук иборат буд. Мушоҳида қисми муҳимтарини таҷрибаи саҳроиро дарбар мегирифт.

Тибқи вазифаҳои гузошташуда бо гузоштани таҷрибаҳои саҳроӣ хусусиятҳои инкишофи навъи Ҳулбук вобаста ба тағйирёбии муҳлати кишт муайян карда шуда, аҳамияти иқтисодии дуруст интихоб кардани муҳлати кишт дар шароити ноҳияи Дангара асоснок карда шуданд. Барои омӯзиш 5 вариант аз рӯйи тағйирёбии муҳлати кишт ба нақша гирифта шудааст (ҷадв. 1).

Ҷадвали 1 - Муҳлати кишти пахта (нақшаи таҷрибаҳои саҳроӣ)

Рақами вариант	Муҳлати кишт	Санаи амалии кишт
I	Даҳрӯзai 1-уми моҳи март	5 март
II	Даҳрӯзai 2-уми моҳи март	15 март
III	Даҳрӯзai 3-уми моҳи март	25 март
IV	Даҳрӯзai 1-уми моҳи апрел	4 апрел
V	Даҳрӯзai 2-уми моҳи апрел	14 апрел

Агротехникаи парвариши тибқи талабот ба роҳ монда шуд. Аз ғизои минералӣ барои рӯёнидани 45 с\га ҳосили пахта бо меъёри 250 кг нурии нитрогендор, 160 кг нурии фосфордор ва 60 кг нурии калийдор дар 1 га ворид карда шуд. Тамоми агротехникаи парвариши дар сатҳи баланд амалӣ карда шуд.


Дар давраи 2 баргагии ҳақиқӣ будани вариантҳои омӯзишӣ майдон ягона карда шуд. Ба ҳисоби миёна дар як метри тулонӣ 5 ниҳол, яъне дар 1 га 83,3 ҳазор растаниӣ

гузошта шуд. Ҳамчунин дар давраи пухтарасиши ҳосил зичии ниҳолҳо ҳисоб карда шуд, ки ба 80,0 ҳазор растаний дар 1 га баробар буд.

Барои муайян кардани маҳсулнокӣ, ҳосилнокӣ ва минбаъд самараи иқтисодии таъсири муҳлати кишт, дар ҳар як вариант ва такрорёбӣ 25 растаний интихоб ва мавриди омӯзиш қарор дода шуд.

Ҳамаи аломатҳои морфологӣ, физиологии растании пахта мавриди омӯзиш қарор дода шуда, муҳимтарин аломатҳои зери таъсири муҳлати кишт тағиیرёфтари таҳлил намудем.

Зери таъсири муҳлати кишт давраи нумӯъ ва пухтарасии ҳосили пахта зиёд тағиир ёфт. Аз неш задани тухмӣ аллакай тағиирот ба мушоҳида гирифта шуд. Ҳангоми кишти 5-уми март пас аз 21 рӯзикишт баъд миқдори растании аз замин неш зада баромада ба 50-75 % расид. Минбаъд ба қафо афтиданни муҳлати кишт боис гардид, ки чигит аз замин тезтар неш зада барояд. Миқдори сарфи рӯзҳо барои аз замин неш зада баромадани чигити навъи Ҳулбук дар варианти 2-юм ба 18 рӯз, дар варианти 3-юм ба 14 рӯз ва ҳангоми дар даҳрӯзан 1 ва 2-юми моҳи апрел кишт шудан, чигит пас аз 11-12 рӯз аз замин неш зада баромад, расми 1. Мувофиқи талаботи агрономӣ чи қадаре ки чигит аз замин дертар ва ё аз меъёри таъинӣ барвакт барояд ба сифати ҳосил таъсири манфии худро мерасонад.



Расми 1. Таъсири муҳлати кишт ба санаи сабзиши чигит (рӯз)

Мувофиқи нишондоди сарчашмаҳо бояд чигит дар муддати аз 8 то 15 рӯз аз замин неш зада барояд. Дар таҷрибаҳои мо варианти 3, 4 ва 5-уми омӯзишӣ (санаи кишти 25.03; 04.04. ва 14.04.) дар доираи талаботҳои агрономӣ дар муддати 11-14 рӯз баромади чигитро таъмин намуд. Аз ин хулоса карда мешавад, ки муҳлати кишти пахтаро дар ноҳияи Дангара аз санаи 25-уми март то 14-уми апрел кишт кунем, сабзиши мӯтадили чигитро таъмин карда метавонем. Пеш аз ин кишт кардан боиси аз меъёр дер баромадани чигит мегардад.

Санаҳои 1 ва 2-юми кишт имкон надод, ки бинобар сабаби паст будани ҳарорати ҳаво чигит аз замин дар муҳлати муайян неш зада барояд. Минбаъд муҳлати кишт ба дарозшавии давраҳои инкишоф таъсир расонид. Дар аввали давра инкишофи растаниҳо суст гузашта, минбаъд якбора калон шудани онҳо таъмин карда шуд. Ҳарорати ҳаво таъсири бебозгашти худро ба давомнокии давраи нумӯи пахтаи навъи Ҳулбук расонид, ҷадвали 2.

Чадвали 2 - Таъсири мухлати кишт ба давомнокии давраи нумӯ, рӯз

Вариант и омӯзишӣ	Санаи кишт	Давраҳои нумӯ				
		баромад -2-барги ҳақиқӣ	2-баргай ҳақиқӣ - шонабандӣ	шонабандӣ - гулкунӣ	гулкунӣ - ҳосилбандӣ	ҳосилбандӣ- пухтарасии
I	5 март	14	27	23	39	32
II	15 март	11	29	22	39	30
III	25 март	10	27	22	38	30
IV	4 апрел	8	26	21	37	29
V	14 апрел	7	26	21	36	28

Дар охир ҳамаи давраи инкишоф ҳангоми дар даҳрӯзai авали моҳи март кишт кардан ба 135 рӯз, дар варианти 2-юм ба 131 рӯз, дар санаи кишти 25-уми март ба 127 рӯз ва минбаъд ҳангоми дар 2 даҳрӯзai аввали моҳи апрел мутаносибан ба 121 ва 118 рӯз баробар гардид.

Барои муайян кардани ҳосилнокӣ 25 растани дар се чиниш ҷамъоварӣ шуда, вазни онҳо бар кашида шуд. Миқдори кӯракҳои шукуфтари хисоб карда, вазни ҳосили як кӯрак, миқдори кӯраки шукуфтаи як растани ва ниҳоят ҳосили як раствариро пайдо карда, ба миқдори растаниҳои як гектар зарб зада, ҳосилнокиро муайян намудем.

Ҳосил дар се давра ҷамъоварӣ карда шуд - давраи аввал дар санаи 10-уми сентябр, давраи 2 дар санаи 1-уми октябр ва давраи сеюм пас аз 30 рӯзион гузаронида шуд, ҷадвали 3. Кӯшиш намудем, ки бо ин давраҳои чиниш таъсири мухлати киштро ба пухтани ҳосил баҳогузорӣ кунем.

Чадвали 3 - Таъсири мухлати кишт ба пухтарасӣ ва пайдошавии ҳосил дар се чиниши навъи Ҳулбук

Санаи кишт	Ҳосилнокӣ, с/га			Ҳосили умумӣ, с/га	Ҳосили норасида, с/га
	10.09	1.10	30.10		
5 март	17,3	7,2	2,2	26,7	-
15 март	20,4	8,3	3,1	31,8	-
25 март	26,1	9,4	5,2	40,7	-
4 апрел	22,2	9,8	5,4	37,4	1,8
14 апрел	19,4	10,2	6,2	35,8	2,3

Баланд бардоштани ҳосилнокӣ аз омилҳои зиёд, аз ҷумла мухлати кишт саҳт вобаста будааст. Ба ҳама намуди агротехникаи амаликардаи мо нигоҳ накарда дар варианти авал ҳангоми чиниши авал 17,3 сентнер ҳосил пухта расид, ки аз варианти 3-юм ба миқдори 8-9 с/га камтар буд. Аммо мувофиқи мухлати кишт бояд дар ин сана қисмати асосии ҳосили навъи Ҳулбук пухта мерасид. Зоро дар ин сана аллакай мухлати нишондодаи нашъунамои навъи Ҳулбук мувофиқи нишондоди муаллифон қарib ба охир мерасид.

Муайян намудани варианти беҳтарин барои рӯёнидани ҳосили хушсифат, ки тавонад ҳосили баланди киштзорҳоро таъмин намояд, мақсади асосии омӯзиш дар соҳаи кишоварзӣ мебошад. Ҳосили баланд ин натиҷаи ниҳоят ва интизории ҳар як омӯзиш мебошад. Дар чиниши аввал ҳосили аз ҳама зиёд 26,1 с/га дар варианти 3-юм ба даст омад. Дар вариантҳои оянда мутаносибан камшавии пухтарасии ҳосил дар чиниши якум ба мушоҳида расид.

Ба хотири муайян кардани самаранокии вариантҳои омӯзишӣ тамоми ҳарочотҳои таҷрибаҳои саҳроӣ дар мисоли як гектар муайян карда шуд. Бо назардошти ҳама гуна ҳарочотҳои истеҳсолӣ, аз ҷумла нурии маъданӣ ва тухмӣ дар 1 га ҳарочотҳои мо ба 12235,0 сомонӣ баробар гардид, аммо сарфи ҳарочотҳои мо бинобар сабаби дастӣ иҷро шудани баъзе аз ҷорабиниҳо камтар шуд. Инҷо аз қисмати андози барои замин таъиншуда, ҳарочоти об, музди меҳнат ва кулли ҳарочотҳо ба инобат гирифта шуд. Зиёдшавии ҳосили пахта аз истифодаи мөъёри нурии маъданӣ, навъу намуд, шароити иқлими, ҳосилхезии хок, мухлати истифода ва маҷмӯи ҷорабиниҳои агротехникӣ, обмонӣ ва мисоли инҳо вобастагии зич дорад, ҷадвали 4.

Чадвали 4 - Таъсири муҳлати кишт ба самаранокии иқтисодии парвариши пахтаи миёнанаҳи навъи Ҳулбук дар шароити ноҳияи Дангара

Варианти омӯзишӣ	Ҳосилнокӣ, с/га	Баромади нах, %	Истехсоли нах, с/га	Харочоти истехсолӣ, сомонӣ/га	Даромад аз фурӯши маҳсулот, сомонӣ/га	Даромади соф, сомонӣ/га
I	26,7	36,0	961,2	12235	16732,6	4497,6
II	31,8	36,1	1147,98	12235	19713,8	7478,8
III	40,7	36,3	1477,41	12235	24952,8	12717,8
IV	35,2	36,3	1277,76	12235	21756,5	9521,5
V	33,5	36,2	1212,7	12235	20733,5	8498,5

Бо назардошти 12,5 сомонӣ ҳисоб шудани 1 кг нах, 2,0 сомонӣ ҳисоб шудани 1 кг чигит ва 1300 сомонӣ ҳисоб шудани ҳамаи арзиши ғӯзапояи дар сахро буда, даромад аз фурӯши маҳсулот ҳисоб карда шуд. Аз фурӯши маҳсулоти умумӣ аз ҳама камтар дар варианти 1-ум 16732,6 сомонӣ ва дар варианти кишти пахта дар санаи 25-уми март ба миқдори 24952,8 сомонӣ маҳсулот бо нарҳҳои дар бозор роиҷ фурӯхта шуд, ки дар ин вариант даромади соф ба 12717,8 сомонӣ баробар гардид ва нишондоди аз ҳама бехтарин ба ҳисоб гирифта шуд.

Хулоса. Бояд чигит дар муддати аз 8 то 15 рӯз аз замин неш зада барояд. Дар таҷрибаҳои мо санаи кишти 25-уми март, 04-уми апрел ва 14-уми апрел дар доираи талаботҳои агрономӣ дар муддати 11-14 рӯз баромадани чигитро таъмин намуд. Аз ин хулоса карда мешавад, ки муҳлати кишти пахтаро дар ноҳияи Дангара аз санаи 25-уми март то 14-уми апрел гузаронем, сабзиши мӯътадили чигитро таъмин карда метавонем. Пеш аз ин кишт шудан боиси аз меъёр дер баромадани чигит мегардад.

Ҳангоми омӯзиши муҳлати кишти пахтаи миёнанаҳи навъи Ҳулбук дар шароити ноҳияи Дангара ҳосили дилҳоҳ (40,7 с/га) дар варианти сеюм (санаи кишт 25 март) ба даст оварда шудааст. Дар муҳлатҳои кишти оянда мутаносибан камшавии пухтарасӣ ва ҳосилнокӣ ба мушоҳида расид.

АДАБИЁТ

1. Автономов А.И. и др. Хлопководство. –М.: Колос, 1983, –334 с.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. –М. Агропромиздат, 1985.
3. Рекомендации по выращиванию высоких урожаев хлопка в Таджикистане. Душанбе: Из-во. МСХ Тадж. ССР, 1983. –79 с.
4. Хафизов А.А., Набиев Т.Н. Агротехнические приёмы возделывания новых сортов средневолокнистого хлопчатника в условиях Гиссарской долины. Душанбе: «ЭР-граф», 2019. – 108 с.

АННОТАЦИЯ

НАШЬУНАМО, РУШД ВА ҲОСИЛИ РАСТАНИҲОИ ПАХТА, КИ БА ВАКТИ КОШТАШАВАНДА ВОБАСТА БА ШАРОИТИ МИНТАҚАИ ДАНГАРА

Ҳангоми омӯзиши мӯҳлати кишти навъҳои пахтаи миёнанаҳи Ҳулбук дар ноҳияи Дангара, дар варианти сеюм (санаи кишт 25 март) ҳосили баланд (40,7 сентнер / га) ба даст оварда шуд. Дар мӯҳлатҳои минбаъдаи кишт, нисбатан кам шудани пухта ва ҳосил мушоҳида карда шуд.

АННОТАЦИЯ

РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ПОСЕВА В УСЛОВИЯХ ДАНГАРИНСКОГО РАЙОНА

При изучении сроков посева средневолокнистого хлопчатника сорта Ҳулбук в условиях Дангаринского района, высокий урожай (40,7 ц/га) был получен в третьем варианте (дата посева 25 марта). При последующих сроках посева наблюдалось, соотносительно уменьшение созревания и урожайности.

Ключевые слова: хлопчатник, сроки посева, рост и развитие, урожайность, выход волокна, экономическая эффективность.

ANNOTATION

GROWING, DEVELOPMENTS AND PRODUCTIVITY OF THE COTTON PLANTS DEPENDING ON PERIODS OF THE SOWING IN CONDITION OF DANGARINS DISTRICT

At study of the periods of the sowing cotton plants the sort of Hulbuk in condition Dangarins district the high harvest (40,7 s/ga) was received in the one third variant (date of the sowing on March 25). At the next sowing dats relative decrease in maturation and yield was abserred.

Key words: *cotton plant, periods of the sowing, growing and development, productivity, output filament, economic efficiency.*

УДК 631.81: 547.29.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭНДОФИТНЫХ ШТАММОВ *Bacillus Subtilis* К МОБИЛИЗАЦИИ ПОЧВЕННЫХ ФОСФАТОВ

Солиев З.М., к.с.-х.н., **Усмонова Ш.Х.,** к.б.н., **Каримов А.,** преподаватель филиала технологического университета Таджикистана в г. Исфаре (ИФТУТ), **Рахимов Ф.Г.,** стар. науч. сотр. лаборатории биотехнологии Ветеринарного института ТАСХН.

Ключевые слова: *штамм *Bacillus Subtilis*, фосфор, мобилизация фосфатов, фосфоритная мука, пшеница.*

Введение Фосфор имеет первостепенное значение в функционировании обмена фосфорных соединений. Он связан с обменом веществ в растительных организмах. Являясь самым распространенным элементом, фосфор включается во все стороны обменных процессов. Фосфор принимает активное участие в построении молекул сложных белков, нуклеиновых кислот, фосфатидов, фитина, ферментов, крахмала и других важнейших соединений.

По современным представлениям фосфору отводится необыкновенная роль в энергетике живой клетки благодаря созданию им фосфорорганических объединений, несущих огромные резервы энергии. Энергию невозможно незамедлительно потратить – ее нужно запасать. «Банком энергии» считается аденоципротифосфорная кислота (А-Р-Р~Р). Это важное вещество производится из аденоцина (А) и 3-х кольцевых групп, содержащих фосфор (Р).

Фосфор считается одним из важнейших минеральных составляющих растений, которые готовы усваиваться, лишь в форме неорганических фосфат- анионов, большей частью в облике H_2PO_4^- (Lambert et al., 2008).

Несмотря на большое содержание общего фосфора в основе, его биодоступность, как правило, считается лимитирующим моментом для подъема, становления и продуктивности растений, собственно, что почти многими авторами характеризуется как «фосфорный парадокс» (Bielecki, 1973; Marschner, 1995; Lambert et al., 2006). Так, сосредоточение недорогого для растений фосфора в почвенном растворе составляет в пределах 1 мМ и изредка достигает 10 мМ (Bielecki, 1973; Lambert et al., 2006). Связыванию фосфора с жесткой фазой земли, в основном, содействуют такие процессы, такие как осаждение и адсорбция, и большинстве случаев их непросто отделить друг от друга (Afifi et al., 1993).

В связи с этим, интерес многих исследователей притягивают бактерии, стимулирующие рост растений (plant growth promoting bacteria), увеличивающие доступность трудно растворимых фосфатов, что собственно считается одним из основных факторов употребления перспективных бактерий для произведения, так называемых биоудобрений (Thakuria et al., 2004; Pérez-García et al., 2011).

Одними из более интенсивных мобилизаторов фосфатов числятся представители родов *Pseudomonas* и *Bacillus* (Rodriguez et al., 1999). Бактерии рода *Bacillus* больше перспективны в качестве компонентов биоудобрений, потому что образуют споры, долговременно сохраняющие жизнеспособность и устойчивые к повреждающим влияниям. С другой стороны, среди представителей данного таксона несколько видов, которые являются патогенными (например, *Bacillusanthracis*, *B. cereus* и некоторых

других). Совместно с тем, нередко для изготовления биоудобрений используют штаммы бактерий, которые способны не только увеличивать доступность для растений элементов питания в основе, но и подавлять развитие фитопатогенных грибов (Selosseetal., 2004; Pérez-Garcíetal., 2011). При этом не исключено, что такие антагонистические бактерии, в особенности эндофитные их штаммы, подавляют также развитие и микоризных грибов, играющих весомую роль в обеспечении растений фосфатами.

В связи с этим, целью работы стало изучение возможности штамма *Bacillus subtilis* к мобилизации фосфатов, а еще их воздействие на микоризацию корней пшеницы.

Bacillus subtilis (Субтилбен), который был применен в наших опытах, был доставлен при сотрудничестве с Ветеринарным институтом ТАСХН. Субтилбен – пробиотический препарат, широкого диапазона воздействия, который имеет комплекс взвеси живых микробных клеток местных штаммов, обладающих выраженным бактерицидными свойствами в отношении большинства штаммов грамположительных и грамотрицательных бактерий. Состав: комплекс взвеси живых микробных клеток районных штаммов *Bacillus subtilis* (Субтилбен) и бентонита-пектиновая смесь. Порошок беловато-серого цвета, срок годности препарата при температуре + 10-25°C, 24 месяца.

1.Объекты, материалы и методы

С целью повышения количества, бактерии культивировали при 37°C на водянистых калорийных средах, таких как: 5% глюкоза и белковая массы на основе пшеничной муки с составом: вода- 200 мл, пшеничная мука 20 г. Нами был поставлен вегетационный опыт в четырёх вариантах, в 4 кратной повторности. Опыт проводили по способу Нейбауэр – Шнейдера. Было принято решение - изучить доступность фосфора фосфорита, способом проростков по Нейбауэру. Мысль способности использования этого способа аналогичных исследовательских работах, была высказана Юдиным Ф. А. Но в отличие от последнего, в наших опытах сопоставление производительности велось по сведениям содержания совместного и минерального фосфора в проростках, без учета его содержания в корнях и совместного выноса фосфора проростками.

Принцип метода основан на извлечении элементов питания из почвы проростками растений за короткий промежуток времени – 14 дней, с большим количеством растений и малым количеством почвы. [1]

Обоснованием этому явилось то, что собственно в исходных этапах роста, т.е. в фазе проростков, растения пшеницы питаются за счёт вспомогательных форм, составляющих питание имеющихся в эндосперме, и численность поступающих элементов питания и за пределами имеет возможность определиться способом тканевой диагностики. При этом, определяются минеральные формы составляющих питания, поступающие из почвы и вносимых удобрений.

В задачу изучения входило еще, исследование поступления фосфора в проростки пшеницы из фосфорита, при замачивании пшеницы особым веществом с штаммом *Bacillus subtilis*.

Для проведения опыта были применены полиэтиленовые стаканы диаметром 13 см и высотой 7.5 см. В каждый стаканчик было отвешено 500 г сероземной почвы с содержанием 29.2 мг/кг подвижного фосфора.

Одинарная норма удобрений приравнивалась 50 мг N, 25 мг P₂O₅ на кг земли, что собственно соответствовало годичный норме 200 кг N. а. и 100кг/га P2O5 в расчете внесения удобрений на 1 га пахотного слоя земли (0 – 30см) с большим весом 1.3.

В согласовании с этим, одинарная норма внесения азота в один стаканчик приравнивалась 5 мг азота и 2.5 мг P₂O₅ на 100 г земли. Замачивание семян пшеницы велось лишь только в 3 и 4 вариантах особым веществом с штаммом *Bacillus subtilis*.

В таблице 1 приведена схема опыта и внесенные расчетные нормы удобрений.

Таблица 1 - Схема опыта

№	Варианты опыта	мг на 100 г почвы			
		Удобрения (NH ₄ NO ₃)	N	Удобрения (Фосфоритная мука)	P ₂ O ₅
1	ФОН - N (Контроль)	-	-	-	-
2	ФОН+P100	15	5	31,25	2,5
3	ФОН+Pc 100 +смачивание семян пшеницы в растворе <i>Bacillus subtilis</i>	15	5	31,25	5,0
4	Совместное смачивание ФОН+Pc 100 + семена пшеницы в растворе <i>Bacillus subtilis</i>	15	5	31,25	2,5

ФОН – NH₄NO₃

Рф.м. – фосфоритная мука Исфаринского месторождения

Поглощение фосфора из земли корнями растений представляет собой очень трудный процесс. Он формируется из физических, химических, физико-химических, био и физических явлений, протекающих, в одно и тоже время, и, совокупно, в ходе становления растений. Впрочем, основная масса исследователей, в последнее время пришли к выводу, что поглощение фосфора из земли растениями совершается, в основном, в ходе физико-химической, или же обменной адсорбции. Ионы (катионы, анионы) почвенного всасывающего ансамбля, или же почвенного раствора, при содействии с корешками растений обмениваются на ионы (катионы, анионы), выделяемые клетками. Поступление фосфат – ионов, как – ионов, как и иных ионов, случается с разной интенсивностью и скоростью, у различных растений. Одни растения поглощают большие фосфат – ионов, иные – меньше.

Юдина Ф. Ю. считала, о что внедрение способа Нейбауэра- Шнейдера считается одним из действенных, в исследовании потребности растений в удобрениях.

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, нами были установлены вегетационные эксперименты по способу проростков Нейбауэра- Шнейдера, с 4 вариациями в четырёхкратной повторности с посевом пшеницы.

Для проведения опыта, были применены полиэтиленовые стаканы весом 8,7 г, поперечник 13 см, высота 7,5 см. В любой стаканчик посеяли 50 шт. семян пшеницы, авторитет которая составлял $\approx \pm 2,5$ г. В каждый стаканчик отвесили 50 г песка, сначала промытого с соляной кислотой и дистиллированной водой, и высущенного. В середине стаканчика была вставлена стеклянная трубочка для того, чтобы поливать дистиллированной водой. Сухая биомасса пшеницы дана в табл. 2.

Таблица 2 - Рост и вес сухой биомассы пшеницы по вариантам опыта (г)

№	Варианты опыта	Повторности								Средние	
		1		2		3		4			
		Рост (см)	Вес (г)	Рост (см)	Вес (г)	Рост (см)	Вес (г)	Рост (см)	Вес (г)	Рост (см)	Вес (г)
1	ФОН - N (Контроль)	15.5	4.3	16.5	4.6	14.5	3.6	14.5	3.5	15.2	4
2	ФОН+P100	14.5	3.6	17.5	4.5	17.5	5.1	14.5	3.5	16.0	4.2
3	ФОН+P100+смачивание семена пшеницы в растворе <i>Bacillus subtilis</i>	20	5.3	18.5	5.0	18	4.8	18.5	5.1	18.7	5.05
4	Совместное смачивание ФОН+P100 +семена пшеницы в растворе <i>Bacillus subtilis</i>	18.7	5.2	18.5	4.9	17.7	4.8	17.2	4.7	18.0	4.9

Из таблицы 2 видно, что наилучшим вариантом оказался вариант третий, и по росту, и по весу, где было смачивание семян пшеницы в растворе *Bacillus subtilis* +100 кг/га Р2О5 фосфоритной муки, разница по весу сухой биомассы, относительно к первому (контрольному) варианту, составляет по росту - 3.5 см и по весу - 1.05г. Далее проведём в растительных образцах химический анализ.

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы:

1. Для увеличения доступности фосфоритной муки растениям, следует перед посевом пшеницы замачивать семена в растворе с штаммом *Bacillus subtilis*.

2. Полученные данные демонстрируют, для отображения поглощения или поступления питательных веществ из земли в растения, лучшим способом является тканевая диагностика.

3. Метод тканевой диагностики считается преобладающим способом при определении подвижного фосфора в растениях.

4. Фосфор, как химическое и питательное вещество, играет очень весомую роль в жизни земли и растений. Его значение невозможно переоценить в земледелии. Вследствие этого, всестороннее исследование фосфора, как основы удобрений, нужно всемирно усиливать и углублять.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гинзбург К.Е. Агрохимические методы исследования почв. – М.: Наука, 1975. – 260с.
2. Адерихин П. Г. Фосфор в почвах и в земледелии центрально - черноземной полосы. Воронеж, Воронежский университет, 1970. - 248с.
3. Войтович Н. В. Фосфориты России и Ближнего Зарубежья. / Войтович Н. В., Сушеница Б. А., Капранов В. Н.- М.: ВНИИА, 2005.- 448с.
4. Джуманкулов Х. Д., Тетерина М. Тканевая диагностика растений. «Руководство Методы определения макро и микроэлементов в растениях, почве и воде», Душанбе, Тараз, 2002. 76 — 86с.
5. Сушеница Б. Мобилизация труднодоступных фосфатов почвы: журнал «Хлопководство», вып. 11, Душанбе, 1982. -20 - 21с.
6. Чумаченко И.Н., Агрохимия фосфора и нетрадиционного минерального сырья./ Чумаченко И.Н., Сушеница Б.А., Алиев Ш.А. – М.: 2001.- 289с.
7. Journal of Siberian Federal University. Biology 2 (2011 4) 172-182
8. Материалы международной конференции «Эффективность применения фосфоритов в земледелии», Душанбе, 2000.- 85с.
9. Минеев В.Г. (2001) Практикум по агрохимии. 2-е изд. М.: Изд-во МГУ, 689 с.

АННОТАЦИЯ

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭНДОФИТНЫХ ШТАММОВ *Bacillus Subtilis* К МОБИЛИЗАЦИИ ПОЧВЕННЫХ ФОСФАТОВ

Изучены возможности *Bacillus subtilis* к мобилизации труднорастворимых минеральных фосфатов. Были проведены вегетационные опыты с различными вариантами по изучению действия фосфоритов на рост и развитие растения пшеницы. В эксперименте показано, что обработка семян пшеницы эндофитными штаммами бактерий *Bacillus subtilis*, лучше всего мобилизует фосфаты. Также, были изучены различные среды питания для увеличения рода бактерий *Bacillus subtilis*.

АННОТАЦИЯ

ОМҮЗИШИ ТАЪСИРИ ШТАММХОИ ЭНДОФИТИИ *Bacillus Subtilis* БА ФАҶОЛГАРДОННИИ (МОБИЛИЗАЦИЯ) ФОСФАТХОИ ХОК

Имкониятҳои *Bacillus subtilis* ба фаҷолгардонии фосфатҳои минералии суст ҳалшаванд амӯхта шуданд. Таҷрибаҳои нашвӣ бо вариантаҳои гуногун оид ба амӯхтани таъсири фосфоритҳо ба афзоиш ва инкишофи растани гандум гузаронида шуданд. Озмоиш нишон дод, ки коркарди тухми гандум бо штаммҳои эндофитикии бактерияҳои *Bacillus subtilis* фосфатҳоро аз ҳама беҳтар фаҷол мегардонанд. Инчунин муҳитҳои гуногуни ғизодиҳӣ барои зиёд намудани бактерияи навъӣ *Bacillus subtilis* амӯхта шудааст.

Калимаҳои қалидӣ: штамми *Bacillus Subtilis*, фосфор, фаҷолгардонии фосфат, ордаки фосфорит, гандум

ANNOTATION

STUDY OF THE INFLUENCE OF ENDOPHYTIC *BACILLUS SUBTILIS* STRAINS TO THE MOBILIZATION OF SOIL PHOSPHATES

The possibilities of *Bacillus subtilis* to mobilize poorly soluble mineral phosphates were studied. Vegetative experiments were carried out with various options to study the effect of phosphorites on the growth and development of a wheat plant. The experiment has shown that treatment of wheat seeds with endophytic strains of bacteria *Bacillus subtilis*, best of all mobilizes phosphates. Various nutritional media have also been studied to increase the genus *Bacillus subtilis*.

Key words: *Bacillus Subtilis* strain, phosphorus, phosphate mobilization, phosphate rock, wheat.

УДК 633.511:631.523

ДЛИНА ВОЛОКНА У ГИБРИДОВ F₃ ПО СРАВНЕНИЮ С ГИБРИДАМИ F₁ И F₂

Сангинов. П.А., соискатель, Сангинов. А.С., доцент,

Хатлонского филиала Института земледелия, ТАСХН.

Ключевые слова: сорт, цветков, кастрации, опыление, скрещивание гибриды, сырец.

Кроме того, диапазон изменчивости у гибрида F₃ уже, чем у F₂. Это является результатом отбора более длинноволокнистых растений из гибридной популяции F₂, и удачного сочетания у гибридов по этому признаку родительских форм наследование длины волокна гибридами F₁ и F₂, в зависимости от места формирования коробочек на материнском растении показало, (табл.1., рис. 1,2,3) что волокно потомства гибридных растений, выращенные из семян коробочек, расположенных на I и II конусе, было короче, чем у потомства гибридных растений, выращенных из семян III конуса. Обращает внимание то, что волокно растений из семян коробочек с I по II-го конусов по длине было ближе к показателю материнской формы.

Выход волокна у гибридов F₁ был выше, чем у родителей в тех случаях, когда последние имели одинаковый показатель, или же имели разницу порядка 1-1,5 %, (таблица2, рис 4,5 и 6). В тех случаях, когда родительские формы резко отличались по проценту выхода волокна, этот признак у гибридов F₁ наследовался промежуточно с уклонением в сторону высоко выходного родителя.

Таблица 1 - Наследование гибридами F₁,F₂,F₃ длины волокна

Сорта и гибриды	F ₁		F ₂		F ₃				
	Средняя длина волокна мм.	Отклонение от		Средн я я длина волокн а мм	Отклонение от		Средн я я длина волокн а мм	Отклонение от	
		Мате- ринско- го сорта ±	Отцов ского сорта ±		Матер и- нского сорта ±	Отце в ского сорта ±		Матер инско- го сорта ±	Отцов ского сорта ±
108-Ф	30,4	-		30,8	-	-	31,0	-	-
11-ВД	34,6	-		34,3	-	-	34,0	-	-
Б-70	35,0	-		34,2	-	-	34,4	-	-
Флора	28,8	-		28,9	-	-	28,7	-	-
Кармен	28,3	-		28,8	-	-	28,5	-	-
Акала-44	31,1	-		31,0	-	-	31,5	-	-
Акала-1517	34,8	-		32,0	-	-	33,3	-	-
Акала-2-42	34,4	-		33,5	-	-	34,0	-	-
108-Ф x Флора	29,3	-1,1	+0,5	29,5	-1,3	+0,6	30,3	-0,7	+1,6
108-Ф x Кармен	29,0	-1,4	+0,7	29,2	-1,6	+0,4	29,9	-1,1	+1,4
108-Ф x Акала-44	31,4	+1,0	+0,3	31,9	+1,1	+0,9	32,4	+1,4	+0,9
108-Ф x Акала-1517	32,0	+1,6	-2,4	33,1	+2,3	+0,1	34,3	+3,3	+1,0
108-Ф x Акала-2-42	33,4	+3,0	-1,0	32,3	+1,5	-2,2	31,2	+0,2	-2,8
11-ВД x Флора	29,2	-4,7	-4,7	31,1	+3,2	+2,2	32,0	+2,0	+3,3
11-ВД x Кармен	29,7	-4,9	-4,9	31,0	+3,3	+2,2	31,3	+2,7	+2,5
11-ВД x Акала-44	31,8	-2,8	+2,8	32,9	+2,1	+0,9	33,6	+1,6	-2,1
11-ВД x Акала-1517	32,0	-2,6	-2,6	33,8	+3,0	+1,8	34,3	+3,7	+1,0
11-ВД x Акала-2-42	33,4	-1,2	-1,2	33,7	+2,9	+0,2	34,6	+3,6	+0,5
Б-70 x Флора	33,6	-1,4	+4,8	32,2	+2,0	+3,3	32,8	+1,6	+4,1
Б-70 x Кармен	32,6	-2,4	+4,3	32,7	+1,5	+3,9	34,0	+0,4	+5,5
Б-70 x Акала-44	34,2	-0,8	+3,1	33,0	+2,2	+2,0	34,6	+0,2	+3,1
Б-70 x Акала-1517	34,3	-0,7	-0,5	34,5	+0,3	+2,5	34,6	+0,2	+1,3
Б-70 x Акала-2-42	34,6	-0,4	-0,2	34,4	+0,2	+0,9	35,6	+1,2	+1,6

Наследование гибридами F1, F2, F3 длины волокна




Рис. 1.




Рис. 2.




Рис. 3.

Таблица 2 -Выход волокна у гибридов второго (F_2) и третьего (F_3) поколений в сравнении с гибридами первого (F_1) поколения

Сорта и гибриды	F_1		F_2		F_3				
	Средняя длина Волокна мм.	Отклонение от		Средняя длина волокна мм	Отклонение от		Средняя длина Волокна мм	Отклонение от	
		Материнского сорта ±	Отцовского сорта ±		Материнского сорта ±	Отцовского сорта ±		Материнского сорта ±	Отцовского сорта ±
108-Ф	33,2	-		33,0	-	-	32,9	-	-
11-ВД	6,8	-		36,5	-	-	36,2	-	-
Б-70	6,6	-		36,3	-	-	38,0	-	-
Флора	39,8	-		39,5	-	-	39,3	-	-
Кармен	39,0	-		38,9	-	-	38,7	-	-
Акала-44	36,6	-		36,2	-	-	36,0	-	-
Акала-1517	35,2	-		35,0	-	-	34,8	-	-
Акала-2-42	36,7	-		36,4	-	-	36,3	-	-
108-Ф x Флора	35,5	+2,3	-4,3	35,0	+2,0	-4,8	34,8	+1,4	-4,5
108-Ф x Кармен	36,1	+2,9	-2,9	35,6	+2,6	-3,4	35,3	+2,4	-3,4
108-Ф x Акала-44	37,0	+3,8	+0,4	36,5	+3,5	-0,1	36,2	+3,3	-0,2
108-Ф x Акала-1517	34,4	+1,2	-0,8	34,0	+1,0	-1,2	34,1	+1,2	-0,1
108-Ф x Акала-2-42	37,7	+4,5	+1,0	37,0	+4,0	+0,3	36,0	+3,1	+0,3
11-ВД x Флора	38,0	+1,2	-1,8	37,7	+1,2	-2,1	37,2	+1,0	-2,6
11-ВД x Кармен	38,8	+2,0	-0,2	37,9	+1,4	-1,1	37,5	+1,3	-1,5
11-ВД x Акала-44	36,6	-0,2	0,0	36,1	-0,4	0,5	36,0	-0,2	-0,6
11-ВД x Акала-1517	38,7	+1,9	+3,5	38,6	+2,1	+3,4	38,3	+2,1	+3,1
11-ВД x Акала-2-42	39,6	+2,8	+2,9	39,2	+2,7	+2,5	39,0	+2,8	+2,3
Б-70 x Флора	39,9	+1,3	+0,1	39,5	+1,2	-0,3	39,8	+1,8	0,0
Б-70 x Кармен	39,0	+0,4	0,0	38,3	0,0	-0,7	38,2	-0,8	-0,8
Б-70 x Акала-44	36,5	-0,1	+1,9	38,0	-0,3	+1,4	37,9	-0,1	+1,3
Б-70 x Акала -1517	38,9	+0,4	+3,7	38,4	-0,1	+3,2	37,5	-0,5	+2,3
Б-70 x Акала-2-42	38,7	+0,1	+2,0	38,3	0,0	+1,6	38,8	-0,8	+2,1

Выход волокна у гибридов F_1, F_2, F_3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6.

Процент выхода волокна у гибридов F₂ и F₃ наследуется примерно также, как и в первом поколении. Однако, у гибридов F₂ и F₃ этот показатель был несколько ниже, чем у гибридов F₁. Уменьшение выхода волокна у гибридов в потомстве объясняется тем, что увеличивается масса семян от первого поколения к последующим.

Из данных таблицы 2 видно, что у гибридов F₂, по сравнению с F₁, больше встречаются растений с высоким выходом волокна, и при отборе последних создается большая возможность выведения новых селекционных форм с более высоким выходом волокна, чем у исходных родительских сортов. В пределах семей гибридов второго поколения (F₂), также отмечается определенное варьирование показателей растений по выходу волокна.

Выводы

1. По массе одной коробочки, у гибридов первого поколения получено больше, чем у родителей, когда скрещиваемые пары по массе коробочки были близки. Когда скрещиваемые сорта имели резкую разницу по крупности коробочки, то гибриды первого поколения (F₁) занимали промежуточное положение с уклоном к более крупнокоробочному родителю.

2. Длина волокна у гибридов F₁ и F₂ всех изучаемых комбинаций скрещивания, оказалась выше, чем у материнского сорта.

3. Наследование по длине волокна гибридами первого F₁ и второго F₂ в зависимости от места формирования коробочек, расположенных на первом и втором конусе, оказалось короче, чем у потомства гибридных растений выращенных из семян третьего конуса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арутюнова Л.Г. Межвидовая гибридизация в роде Gossypium L. В кн. Вопросы генетики, селекции и семеноводства хлопчатника, Ташкент: Союз НИХИ, 1960 б.
2. Арутюнова Л.Г. Краткие итоги и дальнейшие задачи генетических исследований по хлопчатнику, в кн. «Материалы всесоюзного совещания по селекции и семеноводству хлопчатника»- Ташкент, 1960 а.
3. Автономов А.И. Некоторые актуальные вопросы в селекции хлопчатника. М -Л., Сельхозгиз, 1933.
4. Автономов А.И. Селекция хлопчатника со смешанным типом ветвей. Хлопководство, 1967., №7.
5. Коровин Б.П.О скороспелости хлопчатника. Труды Среднеазиатского университета, Ташкент. Издательство САГУ, 1950.
6. Сагдуллоев Ф.С. Наследование типа ветвления у тонковолокнистого хлопчатника и его корреляция с некоторыми хозяйственными ценными признаками. В сборнике Тезисы докладов совещания по генетике хлопчатника» Ташкент, Фан., 1963 а.

АННОТАЦИЯ

ДЛИНА ВОЛОКНА У ГИБРИДОВ F3 ПО СРАВНЕНИЮ С ГИБРИДАМИ F1 И F2

Сравнительное изучение каждого сорта, проводилась кастрация цветков, изолировались пергаментными пакетами: проводилось опыление кастрированных цветков, скрещивание проводили на 2,4,6 симподиальных ветвях, на каждой комбинации кастрировались и опылялись, определяли средний вес сырца одной коробочки, учеты и фенологические наблюдения, наступления 50% всходов, цветения и созревания растений, высота закладки первой плодовой ветви, высота цветения и созревания коробочек, измерение роста в фазы цветения, созревания и в конце вегетации, анализ хлопка- сырца, гибридов, увеличение веса сырца одной коробочки, веса сырца одной коробочки у гибридов F₁ больше, в F₃ наблюдается значительное увеличение веса сырца, длина волокна у гибридов выше, чем у материнского сорта, выход волокна у гибридов F₁ выше.

АННОТАЦИЯ

МУҚОИСАИ ДОРОЗИИ НАХИ ГИБРИДИ F₃ НИСБАТ БА ГИБРИДИ F₁ ВА F₂

Баробари омухтани ҳар як навъ, ахтакуни гулро гузаронида, бо халтачаҳо қоғази пергаменти маҳкам карда шуда, дар гулҳои ахтакарда шуда, бордоркуни гузаронида шуд, дар шохчаҳои ҳосилдехи 2,4,6, дар ҳар як комбинатсия ахта карда, бордор карда шуд, маълум намудани вазни миёнаи ҳосили ҳар як кӯрак, ҳисоб ва санчиши фенологӣ, муҳлати 50%- и баромад, гулқунӣ ва шукуфтан растани, баландии шохчай аввали ҳосил, ҳисоби гул ва шукуфтан кӯрак, чен кардани қад дар вақти гулкунӣ, шукуфтан ва дар охири вегетатсия, анализи пахтай дурагаҳо, зиёд намудани вазни пахтай кӯрак, вазни ҳосили кӯраки дурагаи соли якум(F₁) зиёд, дар дурагаи соли сеюм (F₃) зиёдшавии вазни ҳосил, дарозии нах дар дурагаҳо зиёд, назар ба навъҳои модарӣ, баромади нах зиёд дар дурагаи соли якум (F₁).

Калимаҳои қалидӣ: навъ, гул, ахтакунӣ, бордоркӯнӣ, ҷуфткунӣ, комбинатсия, ҳосил.

ANNOTATION

FIBER LENGTH IN HYBRIDS F₃ BY COMPARISON WITH HYBRIDS

F₁ AND F₂

Comparative study of each variety, carried the castration of flowers isolated by parchment packets was carried out pollination of the cast rats flowers, crossbreeding was performed on 2,4,6 simpodial branches each combination was isolated and pollinated, determined the average weight of a raw of one box records and phonological observations, the onset of 50 % germination flowering and ripening of plants, the height of the lying of the first fruiting branch, height of flowering and boll maturation, measurement of growth in the phase of flowering, ripening and at the end of the growing season, analyses of raw cotton hybrids, increasing in weight of the wool in one box weight wool in one boll in F₁ hybrids in greater in F₃ observed a significant increase in the weight of row fiber length in the hybrids is higher than that of the parent varieties, the output fiber hybrids F₁ above.

Key words: variety, castration, flowers, pollination, crossbreeding, combination, raw.

УДК 638.24

**ВЛИЯНИЕ ВЫКОРМКИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОРОД «БЕЛИКОКОН -1» И
«БЕЛИКОКОН -2» ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА В ДЕХКАНСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ГОРОДА ВАХДАТ**

Рахмадов С.С., доцент ТАУ им. Ш. Шохтемур,
Назира Мирзораджабзода, ассистент ТГПУ им. С. Айни

Ключевые слова: породы, белекокон, куколка, гусеница, яйцо, бабочка, шелкопряд, коконы, коконная нить, плотность, длина коконной нити, сухой кокон, оживление грены.

В статье приводятся условия выкормки и их влияние на продуктивность пород «Беликокон-1» и «Беликокон-2» тутового шелкопряда в дехканского хозяйстве города Вахдат.

В результате проведенных научных исследований по изучению этих пород, в условиях дехканского хозяйства города Вахдата, получили высокую урожайность коконов тутового шелкопряда. На основании полученных результатов, авторы предлагают, что эти породы хорошо приспособлены к разным агротехникам выкормки.

Исходя из вышеизложенного, были ввезены высокопродуктивные породы «Беликокон-1» и «Беликокон-2» в другие хозяйства города Вахдата. Высокопродуктивные породы пополнили генофонд научно-исследовательского института шелководства, племенных шелководческих станций города Худжанда.

Следует отметить тот факт, что с этими породами не велось достаточно работ, в следствие этого, эти породы не смогли полностью реализовать свои внутренние потенциальные возможности, присущие им.

Исходя из этого, нами были изучены научно-исследовательские работы по изучению влияния природных климатических условий на продуктивные свойства пород тутового шелкопряда «Беликокон-1» и «Беликокон-2», в разных условиях выкормки тутового шелкопряда. Данная статья посвящена проведённым исследованиям, условиям выкормки и их влияния на продуктивность породы «Беликокон-1» и «Беликокон-2» тутового шелкопряда, в дехканском хозяйстве города Вахдата.

Полученные экспериментальные данные статистически обработаны выкормка гусениц тутового шелкопряда проводилась по методике, принятой для выкормки белококонных пород. Биологические данные, такие как: оживление грены, жизнеспособность гусениц, масса коконов и их оболочки, а также урожай коконов и технологические показатели, такие как: масса сухих коконов и их оболочки, длина непрерывно разматываемой коконной нити, общая длина коконной нити, были получены по общепринятой методике.

По каждой породе было выкормлено по 10 семей и по 2000 гусениц, для определения технологических показателей. По завершении выкормок были собраны следующие показатели:

1. Оживление грены и жизнеспособность гусениц в разрезе пород, в %;
2. Масса коконов и их оболочки, %;
3. Шелконосность коконов, %;
4. Сортовой состав коконов, %;
5. Продолжительность гусеничного периода, в сутках;
6. Сортовой состав сухих коконов и калибр коконов;
7. Масса сухих коконов и их шелконосность, в гр. и в %;
8. Линейная плотность коконной нити, текс, метрический номер коконной нити;
9. Выход шелкопродуктов, %;
10. Коэффициент выхода сухих коконов из сырых.

Таблица 1- Повышения температур в инкубационной комнате в период оживления грены породы тутового шелкопряда «Беликокон -1» и «Беликокон-2» на грензаводе города Вахдат

Дни в инкубаторе	Повышение температуры в период оживления грены						
	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°
Температура в инкубаторе							
1	10	10	11	11	12	13	13
2	12	11	12	12	13	13	13
3	13	12	12	12	13	14	13
3	14	13	13	13	14	14	22
4	15	14	14	14	14	15	22
5	16	15	15	15	15	15	22
6	17	16	16	16	16	17	23
7	18	17	17	17	17	17	23
8	19	18	18	18	18	18	23
9	20	19	19	19	19	19	23
10	21	20	20	21	21	21	24
11	22	21	21	22	22	22	24
12	23	22	22	23	23	23	24
13	24	23	23	24	24	24	24
14	24	24	24	24	25	24	25
15	25	25	25	25	25	24	25
16	25	26	26	26	26	25	25

Таблица 2- Биологические показатели породы тутового шелкопряда «Беликокон -1» и «Беликокон -2»на грензаводе города Вахдат

N	Название пород	Инкубационный период сутк.	Оживление грены %	Гусеничный период, сутк.	Жизнеспособность M±m	Масса коконов гр. M±m
1.	Беликокон -1	10.0	96,0	25,0	99.0±0,42	2,8±0,01
2.	Беликокон -1	10,0	92,0	25,0	98.0±0,35	2.6±0.02
3.	Беликокон -1	10,0	98,0	25,0	95.0±0,42	2.0±0.04
4.	Беликокон -1	10,0	90,0	25,5	96.0±0,45	1.9±0.03
5.	Беликокон -1	10,0	90,0	25,5	92.0±0,40	1.8±0.04
6.	Беликокон -2	11.0	95.0	26.0	99.0±0,40	2.8±0.02
7.	Беликокон -2	11.0	98.0	26.0	96.0±0,20	2.7±0.04
8.	Беликокон -2	11.0	93.0	26.0	92.0±0,40	2.0±0.01
9.	Беликокон -2	11.0	89.0	26.0	89.0±0,30	1.9±0.03
10.	Беликокон -2	11.0	86.0	26.0	86.0±0,25	1.9±0.05

Анализируя приведенную таблицу 2, можно сделать вывод о том, что показали высокопродуктивные свойства. у породы «Беликокон -1» масса живых коконов достигала 2,8-2,7 граммов, при массе коконной оболочки 0,450-0,550 граммов и высокой жизнеспособности равной 96,0-98,0 %. Причем, оживление грены также имело высокие показатели равные 90,0-95,0 %. Такие же высокие показатели получены и по породе «Беликокон -2». Причем, в семьях были особи, имевшие вес оболочки равной 0,750-0,800 граммов, при очень высокой массе коконов равной 2,6-2,8 граммов.

Следует отметить тот факт, что семьи, имевшие не очень высокие показатели по оживлению грены, в дальнейшем за период выкормки гусениц, смогли показать высокую жизнеспособность, высокие показатели по массе коконов и коконной оболочки, вследствие этого, высокую урожайность коконов тутового шелкопряда. При расчетном выражении, урожай коконов достигает рубежа 60 - 65 килограммов. Таких биологических показателей других районированных пород тутового шелкопряда отличаются.

Так по содержанию шелкопродуктов, имели очень высокие показатели, равных 50.86 до 53.62 процентов. Принято считать, что одним из важных показателей в производительности кокономотальных аппаратов кокономотальных предприятий является длина непрерывно разматываемой коконной нити (ДНРН). Так на испытываемых породах этот показатель равнялся 1150-1212 метров. Еще одним из важных показателей является удельный расход сухих коконов для получения 1 килограмма шелка сырца.

По этому показателю, испытываемые породы показали очень высокие данные. Так, для получения одного килограмма шелка-сырца удельный расход сухих коконов составлял 2,36-2,42 кг. При этом метрический номер коконной нити равнялся 3344 -3571.

Результаты проведенной научно-исследовательской работы позволяют сделать выводы о том, что продуктивные породы «Беликокон-1» и «Беликокон-2» тутового шелкопряда в условиях дехканского хозяйства города Вахдата полностью проявили свои внутренние потенциальные возможности и дали высокую урожайность кокона. Надо отметить, что эти породы самые устойчивые против болезней и вредителей тутового шелкопряда. Можно рекомендовать эти породы тутового шелкопряда по всех долинах Таджикистана, кроме Бадахшанских регионов.

ЛИТЕРАТУРА

- 1.Багоудинов Н.Г., Лузин И. Х., Милаев А.П. «Краткое руководство по шелководству». Изд. Гизлекпром, 1946.
- 2.Багоудинов Н.Г., Бутенко Г.В. «Учебная книга шелковода». Изд. «Колос» Москва 1956.
3. Суханов А.А «Инкубация грены тутового шелкопряда» Изд. Гостииздат Узб. ССР Ташкент, 1950.
4. Суханов А.А Технология выкормки тутового шелкопряда. Гостииздат Узб.,1953
5. Тучкова Т.Г. «Влияние сроков выкормки тутового шелкопряда и его продуктивность» Журнал сельского хозяйства – Таджикистана, № 2. - 1981.

АННОТАЦИЯ

ВЛИЯНИЕ ВЫКОРМКИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОРОД «БЕЛИКОКОН -1» И «БЕЛИКОКОН -2» ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА В ДЕХКАНСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ГОРОДА ВАХДАТ

В статье приводятся условия выкормки и их влияние на продуктивность пород «Беликокон-1» и «Беликокон-2» тутового шелкопряда в дехканского хозяйстве города Вахдат.

В результате проведенных научных исследований по изучению этих пород, в условиях дехканского хозяйства города Вахдата, получили высокую урожайность коконов тутового шелкопряда. На основании полученных результатов, авторы предлагают использовать эти породы Беликокон-1» и «Беликокон-2» во всех регионах Таджикистана, кроме ГБАО.

АННОТАЦИЯ

ТАЪСИРИФИЗОНОҚӢ БА МАҲСУЛНOKИИ ЗОТҲОИ КИРМАКИ ДАРАХТИ ТУТИ ПИЛЛАСАФЕД -1 ВА ПИЛЛАСАФЕД-2 ДАР ХОЧАГИҲОИ ДЕҲҚОНИИ ШАҲРИ ВАХДАТ

Мақолаи мазкур дар бораи он таҳқиқотхое, ки муаллифон оид ба омӯзиш ва нигоҳубини зотҳои кирмаки Пилласафед -1 ва Пилласафед -2 ки дар хочагиҳои дехконии шаҳри Вахдат нигоҳубин карда мешаванд, мавриди омузиш қарор гирифтанд.

Муайян карда шудааст, ки зотҳои кирмаки Пилласафед -1 ва Пилласафед -2 зотҳои сермаҳсул мебошанд. Дар асоси омӯзиш маълум гашт, ки ин зотҳо ба шароити иқлими ҳамаи водиҳо хуб мутобиқ мешаванд. Ҳангоми хуб ба роҳ мондани шароити нигуҳубини ин зотҳо мо метавонем ҳосили бални пилларо ба даст орем.

Калимҳои қалидӣ: зотҳо, пилласафед, зоча кирмак, тухм, шапалак, пилла, кирмаки пилла, вазни пилла, пилла, мустаҳкамӣ ,дарозии нахи пилла, пиллаи хушик, зиндакунии тухми шапалак.

ANNOTATION

INFLUENCE OF FEEDING ON PRODUCTIVITY OF BREEDS "BELIKOKON-1" AND "BELIKOKON-2" OF TUTA SILKWORK IN THE DEKAN FACTORY OF THE CITY OF VAKHDAT

The article describes the conditions of feeding on the productivity of the breed "Belikokon-1" and "Belikokon-2" silkworm in the dean farm in the city of Vahdat.

As a result of the scientific research of these breeds, silkworm cocoons were obtained with high rates of cocoon mass, cocoon shell, caterpillars with high viability, which, as a result, led to a high yield of cocoons can be obtained from these breeds.

Key words: breeds, belecocoon pupa, caterpillar egg, silkworm butterfly, cocoons, cocoon filament, density, length of cocoon filament, dry cocoon, revival of grena.

УДК 635-918.49-5

ЗЕЛЕНЫЕ ОВОЩНЫЕ РАСТЕНИЯ, ВЫРАЩЕННЫЕ В ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ТЕПЛИЦАХ ПАМИРА

Наврузбекова М. - к.б.н., доцент ХГУ им. М. Назаршоева Памирская опытная
сельскохозяйственная станция.

Шомансуров С. - д.б.н., Памирской сельскохозяйственной опытной Станции Таджикской
Академии сельскохозяйственных наук,

Ключевые слова: зеленые овощные культуры, ультрафиолетовая радиация (УФ),
обыкновенная полиэтиленовая пленка, УФ - отсекающая пленка, средний выход урожая.

В практике овощеводства защищённого грунта часто применяются методы уплотнения посевов возделываемых культур, при которых можно получить более высокую отдачу от выращивания урожая. Одним из таких методов интенсификации тепличного овощеводства является одновременное выращивание нескольких культур – основных и уплотняющих (Каратеева Е.С., Советкина В.Е., 1975).

В начальный период роста развития растения, огурцов и томатов занимают не более 30 – 40% площади теплиц. Поэтому, в этот период времени, вполне возможно выращивание зеленых овощных культур с короткой вегетацией в их междурядьях, в данном случае зеленые овощные культуры высеваются в теплице раньше посева или высадки рассады основных культур, что позволит увеличить выход овощной продукции с единицы площади теплиц.

Согласно литературным данным (Балашев Н.Н., Земан Г.О., 1981; Литвинов С.С., 2014), зеленые овощные культуры в своём составе имеют достаточно большое количество белка, углеводов, органических кислот, витамина С, каротина, эфирных масел и фитонцидов, к которым относится петрушка, кориандр, салат, укроп, базилик, зеленый лук и другие. Выращивание зеленых культур в внесезонное время года, в условиях высокогорья, в теплицах, имеет особую значимость в обеспечении населения витаминами, минеральными солями, микроэлементами и другими веществами, с одной стороны, а с другой, позволяют интенсивно использовать полезные площади теплиц, предназначенные главным образом для возделывания огурцов и томатов.

В наших опытах, в качестве уплотнителей к огурцам и томатам, были использованы такие зеленые овощные культуры, как: укроп, кориандр и лук на перо.

Укроп (*Anethum graveolens* L.) – однолетнее перекрестноопыляющееся растение семейства зонтичных.

Укроп является культурой короткого периода вегетации, имеющей сравнительно небольшую потребность к плодородию почвы и удобрениям. Он хорошо растёт на среднеокультуренных дерново-подзолистых и пойменных землях. Стебель укропа прямостоячий, круглый, гладкий, достигающий 40 – 160 см. Листья имеют перисторассеченную форму с шиловидными дольками. Стебель и листья зеленые, с сильно пахнущим ароматом в связи с содержанием в них эфирных масел (Марков В.М., 1974; Матвеев В.П., Рубцова М.Н., 1985). В укропе содержится 2,5 грамма на 100 грамм продукции белка, 0,5 грамма жиров; 4,5 грамма углеводов; 1,0 грамма клетчатки; 0,1 грамм органических кислот. Корень -стержневой, сильноветвящийся, проникающей на глубину 25 – 35 см. Семена укропа прорастают при температуре +3°C, через 15-20 дней после всходов укроп можно потреблять как зеленую культуру в питании, а образуют зрелые семена через

80 – 100 дней после появления всходов. Его можно использовать, как в зеленом виде, так и в зрелом, при приготовлении салатов и консервировании овощной продукции, в кулинарии.

В наших опытах, в теплицах посев семян укропа проводили в несколько сроков. Проросшие семена, с целью получения ранних всходов заделывали на глубину 1,5 – 2 см. При сплошном посеве на 1 м² израсходованием 20 – 30 грамм семян.

Обычно укроп сеют в подзимних и весенне–летних оборотах. Однако, из-за того, что в наших условиях тепло геотермальных вод способствует сохранению благоприятных температурных условий даже в суровом зимнем периоде, укроп можно выращивать практически в течение всех сезонов года. В теплицах всходы укропа появились через 5 – 6 дней, после посева семян. Полив по бороздам перед посевом производили обильно, а в дальнейшем, обеспечиваем оптимальную влажность почвы, по мере необходимости. Нашими многолетними опытами установлено, что оптимальной температурой при таких световых условиях является +18...+20°C, что обеспечивает нормальный рост и развитие растений. Регулирование температуры воздуха и влажности воздуха достигалось подачей горячей воды через трубы, при необходимости открытием вентиляционных форточек и освежающими поливами. Одновременно изменяли сильно влияющий фактор на рост и развитие растений, такой как УФ – радиацию, чего достигали благодаря применению специальной УФ - отсекающей пленки.

Было установлено, что укроп, как и огурец, является довольно чувствительной культурой к УФ лучам. Тем более, чувствительность растений становится более отчетливой с возрастом (табл.1). При технической спелости высота растений укропа под УФ - отсекающей пленкой было на 16% больше, чем высота растений на варианте с обычной плёнкой. В наших опытах, в отдельности, учитывали рост растений укропа по основным фазам, к уборке урожая приступили через 30 – 40 дней после появления массовых всходов.

Таблица 1 - Средняя высота и количество ложных ветвей растений укропа под разными полизиленовыми светофильтрами (см)

Варианты опыта	Показатели	Дата измерений				
		10.12	15.12	20.12	25.12	30.12
+УФ	Средняя высота, см	11,9	14,3	17,2	19,8	21,6
	Количество ложных ветвей (листьев), шт.	6,0	6,0	7,5	8,6	9,7
-УФ	Средняя высота, см	13,0	16,0	20,6	23,8	24,3
	Количество ложных ветвей (листьев), шт.	4,9	6,1	8,0	10,0	13,1

Существенная разница между вариантами наблюдалась по степени облистенности стеблей укропа (табл.1). При отсечении УФ-радиации происходило значительное (до 35%) увеличение число ложных ветвей (листьев) на одно растение, в сравнении между вариантами.

Нашими исследованиями установлена средняя урожайность укропа в уплотнительной культуре к огурцам, которая под обычной плёнкой составила 8,2 кг/м², и под отсекающей плёнкой на – 0,8 кг/м² больше.

Кориандр (*Coriandrum sativum L.*) – однолетнее относительно холодостойкое растение. Кориандр является светолюбивым растением. В фазе розетки и начале образования побегов его листья используют для приготовления салата и приправу к различным блюдам. В листьях кориандра содержится: 10,1-15,3% сухого вещества, 1,2-2,6 мг белков, 46,4-139,2 мг% витамина С; 3,1-10,3 мг% каротина (провитамин А) (Андреев А.М.,

2003). (Андреев Ю.М., 2003). В теплицах его выращивали на специально отведенном участке. Посев семян осуществляли под зиму, в конце ноября при оптимальной влажности почвы. Всходы кориандра появились на 5 – 7 день после высева семян. Рост побегов начался на 35 – 40 день, а соцветие – зонтик появилось на 45 – 50 день, на верхушке главного стебля, далее на боковых побегах. При недостатке влаги в почве приостанавливается рост, снижается зелёная масса листьев кориандра и растение быстрее образует цветоносные побеги. Для посева использовали семена местной репродукции, которые обладают хорошей облиственностью, привлекающим видом и хорошим ароматом. При посеве расход семян составил 5-7 г/м². Приёмы подготовки почвы, способ посева, уход за растениями, оптимальный режим температуры и влажности почвы и воздуха, такие как для укропа.

В течение вегетации изучалась динамика образования листьев и роста растений, количества боковых побегов и общая масса наземной части растений. При использовании пленки отсекающей УФ-радиацию, к моменту уборки урожая зелёной массы, происходило увеличение высоты стебля кориандра на 10%, а количество листьев на 31% (табл.2).

Таблица 2 - Динамика образования листьев (шт.) и высота растений кориандра (см), выращенных под разными светофильтрами, в геотермальных теплицах

Варианты опыта	Пока-затели	Дата измерений					Масса од-ного расте-ния при уборке, грамм
		05.12	10.12	15.12	20.12	25.12	
+УФ	Количество листьев, шт	3,7	4,2	5,1	6,3	7,8	38,0
	Высота растений, см	9,5	12,5	16,5	26,0	30,7	
-УФ	Количество листьев, шт	4,6	5,5	6,4	8,3	10,2	45,0
	Высота растений, см	15,6	21,8	25,6	20,0	32,0	

Уборку кориандра производили через 2 месяца, после всходов, срезая наземную часть растений. Средний выход урожая зелёной массы составил на контрольном варианте (+УФ) 5,4 кг/м², на варианте укрытия растений УФ - отсекающей пленкой формировали – 7,6 кг/м² урожая. В геотермальных теплицах, в течение года, можно получить 3 – 4 урожая зелени кориандра в междурядьях огурцов и помидоров как уплотнительной культуры.

Лук (*Allium sativum L.*) – известно около 400 видов лука, из которых более 200 произрастают в горных районах Средней Азии и Кавказа. Зелёный лук имеет большое значение в жизни человека, его используют при приготовлении горячих блюд, салатов, как приправу к горячей пище, в народной медицине для лечения катара верхних дыхательных путей, атеросклероза, астмы, цинги, расстройства пищеварения, для профилактики гриппа и др. (Казакова А.А., 1970). У острых и сладких сортов лука, содержание сухого вещества колеблется от 9-11 до 16-22%, а эфирного масла -от 10-20 до 20-130 мг%, значительное количество калия, фосфора, кальция, натрия, магния и других веществ. В луке содержатся витамины С; В1; В2; провитамин А (Литвинов С.С., 2014).

Для выращивания зеленого лука, нами использовались мелкие луковицы диаметром 2,5 – 3,5 см, со способностью прорастания, путём прерывания периода покоя для формирования листьев, с соблюдением необходимых влажностных и температурных условий. Высадку луковицы проводили в разные сроки, в период начала декабря по май месяцы. Перед посадкой луковиц в теплицах предварительно землю поливали, с тем, чтобы они скорее проросли. Расход луковиц, в зависимости от их размера, составил 5 – 6 кг/м². Лук

на перо был готов к сбору через 40 – 45 дней после его посадки. Температура в теплице во время роста растений лука была равна +19...+24⁰С. Обычно, к времени сбора длина листьев достигала 30 – 35 см. Согласно агротехническим правилам, перед уборкой лук обильно поливали. Урожайность листьев с луковицами, в теплице, покрытой обычновенной полиэтиленовой пленкой, была 8 –10 кг/м², а под УФ - отсекающей пленкой -она составила 12 – 14 кг/м².

Опыты показали, что благодаря наличию благоприятных температурных и влажностных режимов, в геотермальных теплицах высокий урожай зеленого лука был получен как при посадке луковиц в последней декаде ноября, так и в конце января. В конце весеннего периода эти условия можно вполне использовать для подготовки рассады для открытого грунта в большом количестве.

ЛИТЕРАТУРА

1. Балашев Н.Н., Земан Г.О. Овощеводство- Ташкент, 1981.- С. 339 – 345.
2. Литвинов С.С. Энциклопедия овощеводства- Москва, 2014.- С. 200, 297-299.
3. Казакова А.А. Лук- Ленинград: Колос, 1970.
4. Каратаев Е.С., Советкина В.Е. Овощеводство- Ленинград: Колос, 1975.- 288 с.
5. Марков В.М. Овощеводство- М.: Колос, 1974.-512 с.
6. Матвеев В.П., Рубцова М.Н. Овощеводство- М.: Агропромиздат, 1985.- 431 с.
7. Андреев А.М. Целебные свойства овощей, лука, чеснока- Москва: Изд-во Эксмо, 2003. -297 с.
8. Андреев Ю. М. Овощеводство, учебник- Москва: Академия, 2003.-252 с.

АННОТАЦИЯ

ЗЕЛЕНЫЕ ОВОЩНЫЕ РАСТЕНИЯ, ВЫРАЩЕННЫЕ В ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ТЕПЛИЦАХ ПАМИРА

Полученные результаты показывают, что применение тепла геотермальных источников в сочетании с различными светофильтрами для выращивания зеленых овощных культур, способствуют увеличению роста и продуктивности растений. Средний выход урожая с одного квадратного метра под УФ – отсекающей пленки увеличивается от 2 до 3-х раз в зависимости от выращиваемой культуры. В течение года можно получить 3 – 4 урожая кориандра и укропа как уплотнителей.

АННОТАСИЯ

САБЗАВОТҲОИ САБЗИ ДАР ГАРМХОНАҲОИ ГЕОТЕРМАЛИИ ПОМИР ПАРВАРИШЁФТА

Натиҷаҳои ба даст овардашуда нишон медиҳанд, ки истифодаи гармӣ аз манбаъҳои геотермалӣ дар якҷояй бо филтрҳои гуногуни рӯшной барои парвариши сабзавоти сабз ба афзоиши растани ва ҳосилнокии онҳо мусоидат мекунад. Ҳосили миёнаи як метри мураббаъ дар зери плёнкаи буридашудаи ултрабунафш вобаста ба зироати парваришшуда аз 2 то 3 маротиба меафзояд. Дар давоми сол шумо метавонед 3 - 4 ҳосили кориандр ва укропро гиред.

***Калимаҳои асосӣ:** сабзавоти сабз, радиатсияи ултрабунафш (ултрабунафш), плёнкаи оддии пластикӣ, плёнкаи буридаи ултрабунафш, ҳосили миёна.*

ANNOTATION

VEGETABLES IN PAMIR GEOTHERMAL GREENHOUSES

Gained results shown that using of the heat of geothermal sources of Energy and different polyethylene filters for the growing of vegetables promote increasing of their growth and productivity. The average productivity of vegetables from the area of 1 m² under the UV – absorbing polyethylene film in dependence with kind of vegetables increased 2 – 3 times in comparison with usual one film. During the year is possible gaining 3 – 4 crops of coriander and dill, as packer.

Key words: vegetables, ultraviolet (UV) radiation, usual polyethylene film, special polyethylene film, absorbing the UV radiation, average productivity.

УДК 635.175; 631.13

ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ МОРКОВИ СОРТА ТИЛЛОРАНГ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КОРНЕПЛОДОВ

Зайнутдинов А.А., н. с., Ахмедов Т.А. д. с-х. н., академик, ТАСХН

Ключевые слова: морковь, сорт, корнеплод, густота стояния, средняя масса корнеплода, урожайность, товарная продукция.

Столовая морковь входит в перечень основных овощных культур Таджикистана. Корнеплоды моркови населением Таджикистана потребляется в течении круглого года в свежем, вареном и переработанном видах. Морковь ценится за содержание сахаров, витаминов, особенно провитамина А, минеральных солей и микроэлементов. Морковь в республике возделывают в основном в два срока – ранневесеннем (примерно 30%) и летнем (70%).

По данным В.Д. Луговкина (1957), корнеплод моркови, в среднем, содержит азотистых веществ около 1%; жира – 0,2%; без азотистых (сахар, крахмал и др.) – 8,2%; клетчатки – 1,0%; золы – 0,7%. По мнению В.М. Маркова (1974), С.С. Литвинова (2011), корнеплоды моркови содержат 10 – 14 % углеводов, около 1% азотистых веществ, 5 – 20 % провитамина А (каротина); ряд витаминов, около 1 % зольных веществ, минеральных солей и другие. Биохимической состав корнеплода отражает качество корнеплода. Из-за своих биологических особенностей, столовая морковь в летнее время, когда температура воздуха доходит до 37 – 42 °C, в значительной степени не формирует стандартных корнеплодов. В тоже время, урожайность корнеплодов моркови летнего посева по сравнению весенним посевом, в 2 – 3 выше, вследствие формирования большей части товарных крупных корнеплодов с наступлением осени, когда температура воздуха снижается, а относительная его влажность возрастает (Балашев, Земан, 1982).

В.М. Марков (1974), Г.Г. Вендило (1986), утверждают, что избыточное загущение посевов моркови приводит к втягиванию и образованию нетоварных мелкоплодных корнеплодов. При этом в корнеплодах моркови снижается относительное содержание азота, особенно фосфора, что отрицательно сказывается на их качестве.

Природные условия Северного Таджикистана для летнего срока посева (июль месяц) исключительно благоприятны для выращивания моркови, где в поздне летне – осенне время, с наступлением прохладного времени года, формируется высокий урожай различных сортов моркови хорошего качества.

Однако, до настоящего времени, не установлена оптимальная густота стояния растений моркови для весеннего и летнего посевов, при которых обеспечивалась высокая урожайность и хорошее качество выращиваемых корнеплодов.

С целью экономии норм расхода семян и трудовых затрат, настало необходимость определения эффективной густоты стояния растений моркови. Исходя из этого, нами в течение 2015 – 2017 гг, на полях филиала Института садоводства и овощеводства ТАСХН в Согдийской области, при летнем (повторном) посеве, проведены исследования для определения оптимальной густоты стояния растений, с сортом моркови Тиллоранг. Посев семян проводился в конце первой декады июля, после уборки урожая основного посева, гребневым способом.

Нами, в процессе вегетации растений моркови, согласно программе и методике исследований, проводились фенологические наблюдения и биометрические измерения, учеты густоты стояния растений, определение продуктивности и урожайности корнеплодов; определение товарных качеств корнеплодов; сроки созревания урожая; биохимические анализы корнеплодов, где определяли содержание сухих веществ, сахаров и провитамина А; математическую обработку полученных экспериментальных данных по урожайности проводили дисперсионным методом.

Полевые опыты были заложены по «Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (выпуск 4-й, М., Колос, 1975), «Методике полевого опыта» (Доспехов Б.А., 1985) «Методике полевого опыта в овощеводстве» (Литвинов, 2011).

Агротехника выращивания урожая корнеплодов, кроме густоты стояния растений, соответствовала принятым рекомендациям для возделывания моркови. Густота стояния по варианту опыта устанавливалась путём прореживания растений при образовании 3 – 4 – х настоящих листьев однократно, по вариантам опыта она составляла: 600000 рас/га; 1200000; 1800000 и 2400000 рас/га.

Проведенными исследованиями установлено, что с начала формирования корнеплодов и образования листьев, изученные нами густота стояния растений моркови, между вариантами имели разницу. Растения варианта 600000 рас/га, из-за наличия большей площади питания, имели превосходство в своем росте. На вариантах загущения растений в 2; 3 и особенно 4 раза, в определенной степени, растения образовали меньшую листовую массу.

Согласно данным таблицы 1, загущение растений моркови с одной стороны привело к соответствующему снижению средней массы корнеплода, по сравнению с вариантом густоты 600000 рас/га, по другим вариантам: до 12,1 грамм; 27,9 грамм и на самом загущенном до 40,1 грамма.

Не менее важным показателем является выход товарной продукции. На изреженном варианте несколько меньший выход получен в следствии образования крупных (нестандартных) и растрескавшихся корнеплодов. Несмотря на снижение средней массы корнеплода на варианте 1200000 рас/га, все же выход части урожая, за счёт формирования более однородных корнеплодов, повысился до 95%. Остальные варианты имели тенденцию к снижению товарности.

Таблица 1 –Качество корнеплодов моркови растений сорта Тиллоранг в зависимости от густоты стояния (среднее 2015 – 2017гг)

№	Расчетная густота стояния, шт/га	Общая масса растения, грамм	Из них		Средняя масса товарного корнеплода, грамм.	Выход товарной продукции, %	Содержание	
			Листья	Корне плоды			Сухих веществ	Витамин а А
1	600 000	164,3	57,1	107,2	122,4	90	10,9	5,86
2	1200 000	149,1	50,7	98,4	113,9	95	9,3	5,16
3	1800 000	103,7	42,8	60,9	70,3	68	8,0	4,67
4	2400 000	81,2	40,7	40,5	58,0	45	7,5	4,01

Биохимическими анализами установлено, что корнеплоды изученных вариантов, за счёт загущения были подвержены снижению содержания сухих веществ и витамина А, в сравнении с вариантом 600000 рас/га (табл. 1).

Изучение процесса формирования листовой массы и массы корнеплода на нашем опыте показало, что по годам исследований при уборке урожая, в целом по вариантам 2 и 3 урожайность была близкой. Наименьшие показатели урожайности получены по изреженному (600000 рас/га) и самому загущенному (2400000 рас/га), она практически была одинаковая, не превышающая наименьшую существенную разницу опыта.

Таблица 2 – Урожайность корнеплодов моркови, т/га (2015 – 2017гг)

№	Схема размещение, см	Годы			Средняя
		2015	2016	2017	
1	600 000	27,6	29,7	33,3	30,2
2	1200 000	44,3	46,7	46,4	45,8
3	1800 000	38,7	41,0	41,2	40,3
4	2400 000	29,5	31,6	34,0	31,7
	HCP ₀₅				2,94

Высокая урожайность (табл. 2) корнеплодов моркови получена на вариантах 1800 000 и 1200 000 рас/га. Однако наивысшая урожайность (45,8 т/га) и высокий выход товарных корнеплодов (95%) получены при густоте стояния растений 1200000 рас/га.

Таких показателей можно достичь в будущем при проведении гребневого посева семян моркови, с использованием сеялок точного высева, которая обеспечит экономию посевного материала и затрат ручного труда для прореживания посевов моркови, при выращивании урожая.

ЛИТЕРАТУРА

1. Балашев Н.Н., Земан Г.О., Овощеводство. Ташкент, 1982г.
2. Белик В.Ф., «Методика физиологических исследований в овощеводстве и бахчеводстве». М., Колос, 1992.
3. Луговкин В. Д. Овощеводство. Москва. 1957. V – VIс.
4. Вендило Г.Г., Минаков Т.А., Петриченко А.Н. Влияние возрастающих доз удобрений на урожайность овощных культур //Химия в сельском хозяйстве. 1986, - №4. – С. 48-53.
5. Доспехов Б.А., «Методика полевого опыта». 1985.
6. Литвинов С.С. «Методика полевого опыта в овощеводстве». 2011.
7. Марков В.М., Овощеводство., / В. М. Марков// Изд. 2-е перераб. М., Колос, 1974 512 с.
8. Методика государственного сортиспытания сельскохозяйственных культур, выпуск 4-й, М., Колос, 1975.

АННОТАЦИЯ

ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ МОРКОВИ СОРТА ТИЛЛОРАНГ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КОРНЕПЛОДОВ

В статье представлены результаты изучения густоты стояния, урожайности и качества корнеплодов моркови сорта Тиллоранг в летнем сроке посева, на грубо скелетных серо – бурых почвах Северного Таджикистана.

АННОТАЦИЯ

ТАЪСИРИ ЗИЧИИ РАСТАНИИ САБЗИИ НАВЪИ ТИЛЛОРАНГ БА ҲОСИЛНОКӢ ВА СИФАТИ БЕХМЕВА

Дар мақола натиҷаҳои омӯзиши нақшай ҷойгиркунӣ ва ҳосилнокии бехмеваи сабзии навъи Тиллоранг, ки муҳлати кишти тобистона ба заминҳои санглохи хокистарранги равшани дар Тоҷикистони Шимолӣ гузаронида шуда пешниҳод карда шудааст.

Калимаҳои қалидӣ: сабзӣ, навъ, бехмева, зичии растаниӣ, вазни миёнаи бехмева, ҳосилнокӣ, маҳсулоти молӣ.

ANNOTATION

THE EFFECT OF PLANT DENSITY OF TILORANG ON THE YIELD AND QUALITY OF CARROT TUBERS

The article presents the results of a study of the plan for the placement and yield of Tillorang carrot tubers, which was carried out during the summer sowing campaign on light gray rocky soils in Northern Tajikistan.

Key words: carrots, variety, tubers, plant density, average weight of tubers, yield, yield.

УДК582.573.11:631.529:581.54(477.75)

МУШОҲИДАҲОИ РЕПРОДУКТИВӢ ВА ДИНАМИКАИ АФЗОИШИ ГУЛПОЯИ ЮҚКАИ НАҲӢ (YUCCA FILAMENTOSA L.) ДАР ШАРОИТИ ВОДИИ ҲИСОР

Шералиев З.А., ДАТ ба номи Ш. Шоҳтемур,

Сайдов Н.С., Маркази инновационии биология ва тиббии АМИ Тоҷикистон,

Калимаҳои қалидӣ: мушиҳидаҳои (фенология) репродуктивӣ; динамикаи инкишифи гулпоя; гардолудкунии сунъии муқаррарӣ (автогенез) бози ботаникӣ.

Муқаддима. Намудҳои авлоди юқка (Yucca L.) – дарахту буттаҳои ороишии баландпоя буда, ҳангоми истифодаи онҳо дар манзараҳои боғу чорбоғҳои Душанбе ва дигар шаҳрҳои ҷумҳурӣ зеби нотакрорро зам менамояд. Новобаста ба он, ки авлоди мазкур ба ғурӯҳи дарахту буттаҳо ягон алоқамандӣ надорад, лекин бештари муҳаққиқон [1,2,3,4] онро ҳангоми тавсиф ва қайдигирии гуногуннамудии манзараҳо, ҳамчун унсури таркибии он дар якҷоягӣ баҳогузорӣ менамоянд. Юқка растании гармидӯст буда, он нисбати ҳосилнокӣ ва камнамии хок бе тараф буда, дар шароити лалмӣ ва ҷангалбог аз ҷиҳати ороиш дар дарахтзор бехамтост.

Ба рӯзмарра будани кор шубҳа намемонад, чунки истифодаи бештари намудҳои ин авлод, сифати ороиши дарахтзорҳоро баланд менамоянд. Навовари илмӣ дар он аст, ки бори аввал дар шароити Тоҷикистон бо истифода аз тарзи муқаррарии бордоркуни сунъӣ (автогения) гардолуд гардида, аз самараи тухмҳои сабзишдошта парвариши мавод барои сабзкорӣ пешкаш мегардад. Ҷиҳати амалии корҳои тадқиқотӣ дар он аст, ки парвариши чунин маводи ояндадор дар ҳаҷми калон ба хотири боз ҳам ғанитар гардонидани истифодаи дарахту буттаҳои зебову сифати баландошта, ба роҳ монда мешавад.

Объект ва усуљҳои тадқиқот. Ба сифати объекти тадқиқот намудҳои авлоди *Yucca* L., ки аз 10 намуд ва 6 шакли гибриди он: *Yucca pallida Mckelvey*, *Y. filamentosa L.*, *Y. glauca*, *Y. Elata Engelm.*, *Y. Recurvifolia Salisb.*, *Y. glariosa L.*, *Y. intermedia Mckelvey*, *Y. rigida (Engelm.) Trel.*, *Y. aloifolia L.*, *Y. Karsruensis Graebn.* (*Y. filamentosa X Y. glauca*), *Y. glauca X Y. gloirosa*, *Y. glauca x intermedia*, *Y. glauca X Y. Gurneyi*, *Y. elata X Y. filamentosa*, *Y/filamentosa L.* “Лебедъ”, интихоб гардидаанд (расми 2). Намуду шаклҳои мазкур солҳои гуногун ба мутобиқшавӣ ҷалб гардидаанд, ки аз ҳамдигар бо шакли зоҳирӣ (морфологӣ) фарқ меқунанд. Аз намудҳо ва шаклҳои пешкаш гардида, пайдоиши ғӯза баъди гузаронидани гардолудкуни сунъӣ танҳо дар як намуд мушоҳида гардид, яъне дар *Y. filamentosa L.*, ки дар тадқиқоти ояндаи худ ба он бештар таваҷӯҳ намудем.




забони илмии *автогния* машҳур мебошад. Дар соҳти мазкур гардолудкуни сунъӣ аз ҳисоби гарди худи ҳамон гул гирифта дар доҳили он истифода мегардад.

Самара ё ғӯзай юкка – мевамонанд, дарозрӯя, танаи ҳамвор дошта, устувонашакл-силиндрӣ, ба се қисм ҷудошаванда, он дар навбати худ ба ду қисм ҷудо шудааст-шашлона, бисёртухма, мевапардааш гафс, ғӯзааш оvezon (расми 1) аст.

Расми 1. Ғӯзай юкай нахӣ

Тарз ё соҳти гардолудкуни сунъӣ, ки бештар муқарарӣ меноманд, бештар бо



Расми 2. Ҷойгиршавии авлоди юнка дар зеркитъа

Тухми юкка бо мақсади тадқиқот аз ғӯзай ташаккулӣftai намуди нахӣ гирифта шуд. Андозагирий ё биометрия бо истифодаи штангенсиркул ва вазни он бо тарозуи ВЛК- 500 муайян карда шуд. Андозагирии мазкурро коркард бо усули оморӣ (статистикӣ) [5] гузаронидем.

Натиҷагирий ва муҳокимаи он. Юкка на танҳо дар Боғи марказии ботаникӣ Тоҷикистон, балки дар дигар боғу ҷорбоғҳои шаҳри Душанбе ва дигар шаҳрҳои қиҷвар дучор мегардад.

Тадқиқот ва бақайдгирии дарахту буттаҳои ороишие, ки аз ҷониби тадқиқотчиён [2] солҳои 1999-2003 дар бештари боғу ҷорбоғҳои (панҷ боғ)-ҳои ш. Душанбе гузаронида шуд, ягон намуди нави юкка дар ҳудуди онҳо ошкор накард. Аз ин сабаб намудҳои коллекционии Боғи марказии ботаникӣ Тоҷикистон, ки дар боло қайд намудем, асоси анвои намудҳои дар сабзкорӣ истифода мегардидаро ташкил менамоянд.


Солҳои охир олимони боғи Никитай Крим А.П. Максимов, Ю.В. Плугатар ва М.С. Ковалёв дар самти феналогияи репродуктивӣ ва динамикаи афзоиши самараи юкка дар Крим интродуксияшуда, инчунин аз ҳамон боғ дар самти тағийроти эндогении андоза ва вазни тухми *Yucca aloifolia L.* Ю.В. Плугатар, А.П. Максимов ва А.Ф. Хромов тадқикотҳо гузаронида шудаанд. Инчунин баъзе аз маълумоти тадқикотии гузаронида шуда [6], дар мақолаи худ З.Шералиев ва Ҳ.М. Аҳмадов пешкаш намудаанд.

Тадқикот оид ба тарзи муқаррарии сунъии гардолудкунӣ дар давраи сабзиши юкка, бо максади дастрас намудани тухмӣ, ҳанӯз соли 2011 шурӯъ гардида буданд. Сабаби ба бор наовардани тухмӣ дар он аст, ки гули бештари намудҳои онро куяи маҳсус (*Tegeticula yuccasella* Riley 1872; Lepidoptera: Prodoxidae [3] гардолуд менамояд ва он асосан дар макони худи юкка дучор мегардад. Файр аз ин дар гармхонаи боғи ботаникӣ намудҳои гармидӯстдори *Yucca aloifolia*, *Y. elephantipes* ва *f. variegata* [4] парвариш меёбанд. Дар мисоли шофаки (юкка) нахӣ чунин маълумотро дастрас намудем, ки он беш аз 80 сол (1936) мебошад, ки дар зерқитъаи 4 қитъаи ботанико ҷуғрофии Америка арзи вучуд дорад.

Бо мақсади гардолудкуни сунъӣ мо аз аввали моҳи апрел қутичаи қофазии кулоҳ монанд, мӯйқалам, спирт ва матоъро барои тоза намудани мӯйқалам бо спирт омода намудем. Дар даҳаи аввали моҳи апрел нишонаи пайдошавии мугҷаи гулро мушоҳида намудем. Инкишофи он ба даҳаи дуюм рост омад. Раванди мазкур то 25-уми моҳи май давом намуд. Миқдори шоҳчахои паҳлугиро аз 17 то 35 адад ҳисоб намудем. Баъд аз анҷом ёфтани рушди гулпоя, бо мушоҳидаи пайдоиши гулҳо дар он, ки 5-6 рузро дар бар мегирад, шурӯъ намудем. Маълум гардид, ки гардҳо дар гардон (гарди гулҳои мардона) бештар буда, онро дар ҳолати ниммоёй то соатҳои 7-и субҳ ва бегоҳ баъд аз 18 дастрас кардан мукин аст.

Дар аввал шоҳчай марказии гулпоя инкишоф ёфта, ба 150 см расид, баъдан шоҳчахои паҳлӯгии гулпоя инкишоф ёфтанд. Дар гулпоя оғози гулкунӣ аз аввали гулпоя шурӯъ мегардад ва он то охирҳои моҳи май ва аввалҳои моҳи июн давом мекунад.

Гулкунии баҳору тирамоҳии шофак (юкка)



Расми 1. Инкишофи гулпояи юкка дар фасли баҳор ва тирамоҳ

Чӣ тавре, ки аз маълумоти расм бар меояд давраи гулкунии юкка дуқуллагиро мемонад, лаппиши аввали он дар 25 рузи аввали рушди гулпоя ва лаппиши дигари он, ки нисбатан заифтар буда, ба давраи охири рушд ё инкишофи шоҳчахои паҳлугии он рост меояд. Ҳамасола мо давраи гулкунии тирамоҳай юкка низ мушоҳида менамоем, ки он ба фасли тирамоҳ рост меояд. Бештари мутахассисон онро давраи дуюми гулкунӣ меноманд [4], ки он каме ба ҳақиқат рост намеояд. Чунки баъди давраи гулкунӣ навдаи генеративӣ то пайдо шудани мугҷаҳои паҳлӯгӣ як муддат аз рушд мемонад.

Аз ин мугҷаи паҳлӯгӣ дар марҳилаи аввали сабзиш навдаи қадкашӣ инкишоф меёбад, ки дар рушд аз як дигар фарқ менамоянд. Онҳо он қадар андозаи калон

надошта, қисме аз онҳо аз охири соли сабзиш мұғчай гули соли ояндаро тайёр менамоянд. Навдаҳои аз рушд монда ё сабзиши кам дошта, то охири соли сабзиш мұғчай генеративӣ дар онҳо ташакул намеёбад ва аз ин сабаб ҳангоми рушди баҳории худ танҳо дар аввали тобистон он ба марҳилаи навбатӣ тайёр мегардад. Бо мувофиқ омадани омилҳои мұхит, яъне дар аввали фасли тирамоҳ он ба инкишофи мұғчай гул шурӯй намуда, ба ин марҳила мерасад ва ин равандро баъд аз мушоҳида, барои муқоиса бо гулкунии баҳор ё асосӣ мо дар расм пешкаш намудем. Раванди мазкур аз гулкунии асосӣ бо куллӣ фарқ намуда, суръати инкишофи он нисбатан суст аст, ки бештар ба омилҳои абиотӣ алоқаманд аст. Аз ин сабаб он бештар тӯл қашида, ҳангоми паст фаромадани ҳарорати ҳаво фаъолияти унсурҳои алоҳидаи физиологии гулкунӣ, аз он чумла ба тайёр гардидани гард дар гардон, ҳатто тағиyrёбии ранги гард монеъ мегардад. Гарчанде, ки давраи гулкунии гул дар алоҳидагӣ нисбати баҳор ба ҷои як, якуним рӯз то 5 ва ҳатто 7 рӯз тӯл мекашад. Гарчанде, ки қобилияти гардолудшавӣ хело ва хело дар сатҳи паст бошад ҳам, аммо ҳусусияти ороиши он бештар мегардад. Сабаби кам гардидани ҳашаротҳо нисбат ба баҳор (занбӯр ва магасҳои алоҳида) низ фикр менамоем дар ҳамин аст.

Қайд намудан зарур аст, ки мақсади ниҳоии мо пеш аз ҳама ба даст овардани самараи юкка буд ва мо ба он баъд аз 50 рӯзимушоҳида шурӯй намудем. Бо фаро расидани марҳилаи гулкунӣ новобаста ба андозаи он, ҳангоми тайёр будани гардқабулкунак аз поён ҳар рӯз то 8-10 гулро дар як гулдаста гардолуд менамудем. Баъди анҷоми раванд мо ҳар гулро бо кулоҳчайи худсоҳт рӯйпӯш менамудем, то ки дигар ҳашаротҳо ҳалал расонида натавонанд. Дар ин давра бештар занбӯрҳо ва ғамбусаки майи фаъол буданд. Натиҷаи кори ҳудро аллакай дар давоми охири ҳафта пайхас намудем, ки дар ҷои гули гардолудгардида бо мурури замон ғӯзачаи майда инкишофт мейёфт. Он аллакай дар охири ҳафта андозаи 0,8-1,0 см дошт. Ҳамин тавр бо мурури замон пайдоиши ғӯзачаҳо дар аввали гулпоя баъдан дар қисми миёнаи он ва нисбатан камтар дар қисми болои инкишофт менамуданд.

Новобаста ба муҳлати гуногуни гардолудкуни сунъӣ, андозаи ғӯзачаҳои қисми марказии гулпоя нисбати дигар қисмҳо бо андоза ва инкишофт бартарӣ доштанд. Чунин маълумотро низ мо дар тадқиқоти олимон[3] дучор гардиDEM.

Шакли ғӯзахо дарозрӯяи сабзи қирмизӣ буда, қисми охири он борик гардида, тегранг мебошад. Бо мурури замон дар он қираҳо пайдо мегардад, ки ҳангоми пухта расидан, яне бо хушкшавии ғӯза ранги ҷигарӣ гирифта, тарқиш дар он аён мегардад. Мувофиқи андозагирий (биометрия) маълум гардида, ки яке дарозии он аз 7 см бештар буда, 5 маротибаи паҳмиашро ташкил медиҳад (расм 3) ва аз тухми дар Қрим ба даст оварда (6 см ба ҳисоби миёна) [4] бузургтар аст. Аз давраи гардолудкунӣ то пухта расидани тухмҳо қариб 40 рӯзро ташкил медиҳад. Шакли тухмҳо дилранги нештармонанд буда, варақчаро мемонад (расми 4).

Вобаста ба инкишофи ғӯза, яъне андозаи ташаккулёфтаи он, микдори тухмҳо-баргак(қофаз) аз 150 то 250 донаро ташаккул медиҳад. Бештари тухмҳои хуб ташаккулёфта асосан дар қисми марказии ғӯза ҷой гирифтаанд. Тухмҳои камташаккулёфта ва нисбатан хурди шакли нодуруст дошта, бештар дар нӯғи ғӯза ҷой доштанд.



Барои пешкаш намудани андозагирии тухмҳои ба даст оварда онро муқоисан бо кори тадқиқоти олимон [3] муқоиса намуда, дар ҷадвали 1 пешкаш намудем. Гарчанде, ки намудҳо гуногунанд ва муҳлати гузаронидани гардолудкунӣ низ гуногун аст, аммо соҳти гузаронидани раванди мазкур ягона аст, автогения, яъне гузаронидани гардолудкунӣ дар

Расми 3. Тухмҳо гули юкка.

дохили як гул мебошад. Ҳангоме, ки дар дохили як гул ҳам гули нарина (гардон) ва ҳам гули модина (гардгирак) арзи вучуд дорад (гермафродит), сохти гардолудкуни сунъии мазкурро гузаронидан мумкин аст.

**Чадвали 2 - Андозагирии баъзе аз нишондодҳои тухми Шофаки ресмонӣ
(*Yucca filamentosa L.*) (*Y. aloifolia L.*)**

Наудоҳоти гардолудкуний	Дарозии тухм, мм		Паҳмии тухм, мм		Ғафсии тухм, мм		Вазни тухм, мг				
	$\bar{x} \pm s_{\bar{x}}$	C _v , %	$\bar{x} \pm s_{\bar{x}}$	C _v , %	lim	$\bar{x} \pm s_{\bar{x}}$	C _v , %	Lim	$\bar{x} \pm s_{\bar{x}}$	C _v , %	Lim
<i>Y.filamentosa</i> \ автогения	4,8±0, 1	2,1	4,1-5,0	4,2±0,1	2,3	3,9-4,4	1,4±0,2	1,4	0,9-1,5	12,8±0,2	1,56
<i>Y.aloifolia</i> \ автогения	5,7±0, 1	9,4	4,2-6,3	5,0±0,1	13,7	4,1-6,2	2,2±0,2	10,5	1,2-4,2	15,2±0,2	10,3

Эзоҳ: маълумотҳои намуди дуюм, яъне *Y. aloifolia L.* адабиёт барои муқонса гирифта шудааст.

Авлоди юкка низ аз чумлаи чунин растаниҳо мебошад, ки дар он ҳар ду ҷинси гул дар дохили як қосагул мушоҳида мегардад.

Чи тавре ки аз маълумоти ҷадвал бар меояд, нишондодҳои биометрии тухми юкка ресмонӣ нисбати нишондодҳои адабиёт фарқунанда буда, он нисбатан хурдтар аст. Танҳо коэффициенти вариатсионии (C_v), оварда шуда, бо сабаби номаълум хело қалон пешниҳод гардидааст.

Сабаби нисбатан хурдтар будани тухми юкка ин нагузарондани корҳои нигоҳубинӣ мебошад, чунки солҳои охир қариб ягон хели нигоҳубин дар зерқитъаи мазкур гузаронида намешавад. Ҳол он ки тадқиқотчиён [3] махсус қайд намуданд, ки онҳо барои гузаронидани таҷрибаи худ аз растаниҳои нигоҳубин дошта, бо нашъунамои хуб интихобгардида корро шурӯй намудаанд. Ҳуди тухмӣ низ ба миқдори 100 дона аз қисми миёнаи ғӯза, ки дар он тухмиҳои нисбатан афзоиш намудаи сифатнок ҷой доштанд интихоб намуда, андозагирии худро пешкаш намудаанд.

Чунин интихобро мо пешаи худ накардем ва аз ин ба даст овардаи худ, як хел андозагирий намудем. Аз ин сабаб коэффициенти вариатсионии мо нисбатан хурд буда, нишонаи нисбии тағиیرёбӣ низ паст ё камаҳмият аст. Шояд ин далели сифати хуби сабзиш доштани тухмии ба даст оварда мебошад, ки дар озмоиш он бештар аз 80%-ро ташкил намуд.

Маълумотро таҳлил намуда, чунин хулоسابарорӣ менамоем:

Мувофиқи тадқиқоти омузиши гуногуни намудҳои дарахту буттаҳои шаҳри Душанбе, маълум гардид, ки дар манзараҳои ҷорбоғу боғу сайргаштҳои пойтаҳт ягон намуди нави юкка дучор намегардад. Асоси анвои дар сабзкорӣ истифодашударо аз авлоди юкка - *Yucca L.* намудҳои дар Боги марказии ботаники Тоҷикистон мавҷуд буда, ташкил медиҳад.

Афзоиши гулпояи авлоди юкка аз аввали даҳаи якуми апрел шурӯй намуда, то даҳаи сеюм ва ҳатто даҳаи якуми июн давом менамояд, ки беш аз 50 рӯзро ташкил медиҳад.

Гулкунии тирамоҳии юкка, ки бештари мутахассисон онро тақрорӣ меноманд, ин тарз набуда, ба дертар афзоиш намудани мӯғчаҳои паҳлӯғӣ ва мувоғик омадани омилҳои абиотикӣ, вобаста мебошад. Раванди мазкур нисбатан ором афзоиш дошта, бештар аҳмияти ороишро дар бар мегирад ва ба раванди репродуксия ягон даҳл надорад.

Сохти гардолудкуни автогенӣ, ки бештар онро муқаррарӣ меноманд, аз 10 намуд ва 6 шакли озмоиш намуда нисбатан дар намуди юккаи нахӣ-*Yucca filamentosa L.* дар шароити водии Ҳисор натиҷаи хуб дод.

Гардолудкуний бо роҳи сунъӣ барои авлоди юкка дар зарурият дастрас буда, барои гузаронидани он бо дигар намудҳо дигар сохти гардолудкуни сунъиро истифода намудан мумкин аст.

АДАБИЁТ

1. Запрягаева В.И., Вилисова В.В., Зеляева З.Р. и др. Растения для декоративного садоводства Таджикистана, “Наука”, 1986. - С.492.
2. Eegascheva G.N., Saidov N.S. and Drauschke W. Dendrological Analysis of the Parks of Duschanbe, Volum 105, №1.2004.p.-83-99.
3. Плугатарь Ю.В., Максимов А.П., Коба В.П., Хромов А.Ф. Эндогенная изменчивость размеров и массы семян юкки алоэлистной (*Yucca aloifolia L.*) в Никитском ботаническом саду в зависимости от типа искусственного опыления. /Бюллетень науки и практики №3, Ялта - 2017. -78-83с.
4. Максимов А.П., Плугатарй Ю.В., Коба В.П. и Ковалёв М.С. Репродуктивная фенология и динамика роста плодов видов юкки (*Yucca L.*), интродуцированных в Крыму. /Бюллетень ГНБС, №117, Ялта, 2015.-7-13с.
5. Доспехов Б.А. В кн. Методика полевого опыта. Коэффицент вариации. Агропромиздат, М: 1985. -162-163с.
6. Шералиев З., Ахмадов X.М. Тарзи сунъӣ гардолудкуни шофақ ресмонӣ *Yucca filamentosa* дар шароити боги Ирам. Маводҳои конференсияи чумхурияии илмӣ – амалӣ дар мавзӯи: “Рушди иноватсионии соҳаи кишоварзӣ дар шароити умумиҷаҳонии тағирёбии иқлими: ҳолати кунунӣ, мушкилот ва роҳҳои ҳалли онҳо” ДАТ, Душанбе, 2020.- 126-130с.

АННОТАЦИЯ

МУШОХИДАҲОИ РЕПРОДУКТИВӢ ВА ДИНАМИКАИ АФЗОИШИ ГУЛПОЯИ ЎҚҚАИ НАҲӢ (*YUCCA FILAMENTOSA L.*) ДАР ШАРОИТИ ВОДИИ ҲИСОР

Бори аввал мушоҳидаҳои 10 солаи фенологии репродуктивӣ ва динамикаи афзоиши гулпояи авлоди юкка дар мисоли *наҳӣ* (*Y. filamentosa*)-ро пекаш менамоем. Мушоҳидаҳоро то давраи бордоркуни бо тарзи муқаррарӣ гузаронидем. Дар ин самт ҷойи хосаро аз 10 намуд шофақ (юкка) -шофақи(юкка) наҳӣ, ки баъд аз гардолудкуни сунъии муқаррарӣ дар авлоди мазкур бештар аз ҳама самара ҳосил менамояд, ишғол намуд. Тадқиқоти мазкурро дар растаниҳои мушоҳидавӣ дар зерқитъаи мексикан қитъаи Америкаи Шимолии Боги марказии ботаникии Тоҷикистон гузаронидем. Ҳусусиятҳои хоси морфологии инкишофи гулпоя ва пайдоиши самара баъд аз гардолудкуни сунъӣ бо тарзи муқаррар натиҷаи мусбии худро дод.

АННОТАЦИЯ

РЕПРОДУКТИВНАЯ ФЕНОЛОГИЯ И ДИНАМИКА РОСТА ЦВЕТОНОСА (*YUCCA FILAMENTOSA L.*) В УСЛОВИЯХ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ

Впервые приведены многолетние данные за 10-летний период исследований репродуктивной фенологии и динамики роста цветоноса (*YUCCA FILAMENTOSA L.*). Из 10 видов и шести форм юкк, которым проведена искусственное опыление обычным способом (автогенез) получены результаты по завязыванию плодов с жизнеспособными семенами только у одного вида- юкки нитчатой. Исследования проведены на территории Центрального ботанического сада Таджикистана. Морфологические особенности роста развития цветоноса юкки и образование плодов после искусственного опыления, дали положительный результат.

Ключевые слова: *репродуктивные наблюдения (фенология); динамика развития цветка; традиционное искусственное опыление (автогенез) ботанического сада.*

ANNOTATION

REPRODUCTIVE PHENOLOGY AND DYNAMICS GROWTH OF THE PEDUNCLE (*YUCCA FILAMENTOSA L.*) IN THE CONDITIONS OF THE HISSAR VALLEY

At first time presents the multi-year data for 10-year period of researching on the reproductive phenology and dynamics growth of the peduncle (*YUCCA FILAMENTOSA L.*). from the 10 kinds and six forms of *Yucca* which conducted artificial pollination by conventional methods (autogeny), the result of fruit cultivation with viable seeds was obtained in only one species - *Yucca filamentosa*. The study was conducted on the territory of the Central Botanical garden of Tajikistan. Morphological features of growth and development of the *Yucca* peduncle and fruit formation after artificial pollination has gaven a positive results.

Key words: *reproductive observations (phenology); dynamics of flower development; traditional artificial pollination (autogenesis) of the botanical garden.*

УДК 636.082/30.02

**ЗАТРАТЫ КОРМОВ И ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ЖИВОЙ МАССЫ
МОЛОДНЯКА ОВЕЦ ЦИГАЙСКОЙ ПОРОДЫ И ЕЕ ПОМЕСЕЙ С
ЭДИЛЬБАЕВСКОЙ ПОРОДОЙ**

Косилов В.И., д. с.-х. н., профессор, ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ

Иргашев Т.А., д. с.-х. н., Институт животноводства ТАСХН

Ребезов М.Б., д. с.-х. н., профессор, ФГБОУ ВО Уральский ГАУ

Ключкова М.А., магистрант, ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ

Ключевые слова: овцеводство, цигайская, эдильбаевская порода, баранчики, валушки, помеси, потребление кормов питательных веществ, живая масса.

Обеспечение населения полноценными продуктами питания в настоящее время является основной задачей агропромышленного комплекса стран СНГ [1-5]. Особое значение при этом имеет увеличение объемов производства мяса разных видов, являющегося источником полноценного белка. Существенным резервом этого вида продукции может стать ускоренное развитие овцеводства, которое является традиционной отраслью во многих регионах нашей страны [6-11]. В этой связи, необходимо разработать и реализовать комплекс мер, направленных на более полную реализацию генетического потенциала мясной продуктивности различных пород овец с учетом природно-климатических и кормовых условий конкретного региона страны [12-19].

Известно, что широкое распространение получили овцы цигайской породы. Это обусловлено комплексом присущих животным этой породы хозяйствственно-биологических особенностей. В то же время уровень мясной продуктивности не в полной мере отвечает современным требованиям отрасли овцеводства. Перспективным селекционным приемом, способствующим в короткие сроки улучшить мясные качества молодняка овец, является межпородное скрещивание. В последние годы, с этой целью, в качестве отцовской породы используются животные эдильбаевской породы, характеризующиеся исключительно высоким уровнем мясной продуктивности. В то же время, исследований по оценке влияния использования баранов эдильбаевской породы в скрещивании с овцами цигайской породы на продуктивные качества помесей проведено недостаточно, что и определяет актуальность темы исследования, её научную новизну и практическую значимость.

Методология и методы исследований. Целью исследования являлась оценка влияния генотипа молодняка овец на потребление кормов, питательных веществ, энергии и возрастную динамику живой массы.

Для решения поставленной цели из новорожденного молодняка были сформированы две группы баранчиков по 30 животных в каждой: цигайская порода и её помеси с эдильбаями первого поколения: $\frac{1}{2}$ эдильбай $\times \frac{1}{2}$ цигайская. В 3-недельном возрасте половину баранчиков обоих генотипов кастрировали открытым способом. Таким образом, под наблюдением до конца выращивания находился молодняк овец следующих групп по 15 голов в каждой: I – цигайская (баранчики), II – $\frac{1}{2}$ эдильбай $\times \frac{1}{2}$ цигайская (баранчики), III – цигайская (валушки), IV – $\frac{1}{2}$ эдильбай $\times \frac{1}{2}$ цигайская (валушки). До 4- месячного возраста молодняк содержался с матерями на подсосе. После отбивки от матерей в 4 мес. молодняк был сформирован в одну отару. В летний период животные находились на естественных пастбищах, зимой - в об斑斓енном помещении с кормлением и поением на выгульно - кормовом дворе. В кормлении молодняка использовали только корма, производимые в хозяйстве.

Для оценки особенностей весового роста молодняка проводили индивидуально взвешивание в основные возрастные периоды. Кроме того, для оценки особенностей потребления питательных веществ и энергии кормов рациона проводили определение поедаемости кормов молодняком подопытных групп.

Результаты исследования. Известно, что основным паратипическим фактором, определяющим степень реализации генетического потенциала продуктивности растущего молодняка, являются условия кормления, полноценность и

сбалансированность рациона по основным питательным веществам и энергии рациона. При проведении нашего исследования молодняку всех подопытных групп были созданы оптимальные условия кормления. При этом отмечалось влияние генотипа и физиологического состояния на уровень потребления отдельных видов кормов рациона, питательных веществ и энергии (табл. 1).

Таблица 1 - Потребление кормов, питательных веществ и энергии молодняком овец подопытных групп за период от рождения до 12 мес (в расчете на одно животное)

стан овле но, что пом есн ый мол одн як отл ича лся бол ьши м	Показатель	Группа			
		I	II	III	IV
Молоко, кг	85,2	87,0	81,4	83,5	
Концентраты, кг	78,8	81,2	71,8	74,9	
Сено, кг	183,2	185,0	170,8	173,1	
Сенаж, кг	142,3	144,8	140,1	142,0	
Травабастбищная, кг	330,1	334,0	327,4	330,2	
Зеленая масса кукурузы и сеяных трав, кг	123,0	125,4	120,8	122,1	
Силос, кг	155,8	160,1	152,0	157,4	
В рационе содержится:					
корм. ед.	381,1	389,8	370,4	380,1	
обменной энергии, МДж	3934,2	4023,4	3843,1	3902,4	
ЭКЕ	393,4	402,3	384,3	394,2	
переваримого протеина, кг	38,87	39,75	37,41	38,77	
сухого вещества, кг	440,06	450,54	430,35	436,51	
Приходится переваримого на 1 корм.ед, г	102	102	101	102	
Концентрация ОЭ в 1 кг сухого вещества, МДж	8,94	8,93	8,93	8,94	

потреблением кормов. Так помесные баранчики II группы превосходили чистопородных сверстников цигайской породы I группы по потреблению молока на 1,8 кг (2,1%), концентратов – на 2,4 кг (3,0%), сена – на 1,8 кг (1,0%), сенажа – на 2,5 кг (1,8%), травы пастбищной – на 3,9 кг (1,2%), зеленой массы кукурузы и сеяных трав – на 2,4 кг (2,0%), силоса – на 4,3 кг (1,3%).

Аналогичные межгрупповые различия отмечались и по валушкам. Достаточно отметить, что чистопородные валушки цигайской породы III группы уступали помесным валушкам ($\frac{1}{2}$ эдильбай x $\frac{1}{2}$ цигайская) IV группы по потреблению молока на 2,1 кг (2,6%), концентратов – на 3,8 кг (5,3%), сена – на 2,3 кг (1,3%), сенажа – на 1,9 кг (1,4%), травы пастбищной – на 2,8 кг (0,9%), зеленой массы кукурузы и сеяных трав – на 1,3 кг (1,1%), силоса – на 5,4 кг (3,6%).

Установлено, что кастрация баранчиков приводила к снижению потребления валушками всех видов кормов. Так чистопородные баранчики цигайской породы I группы превосходили чистопородных валушков III групп по потреблению молока на 3,8 кг (4,7%), концентратов – на 7,0 кг (9,7%), сена – 12,4 кг (7,3%), сенажа – на 2,2 кг (1,6%), травы пастбищной – на 2,7 кг (0,8%), зеленой массы кукурузы и сеяных трав – на 2,2 кг (1,8%), силоса – на 3,8 кг (2,5%).

Аналогичные межгрупповые различия установлены и у помесного молодняка. Так помесные валушки ($\frac{1}{2}$ эдильбай x $\frac{1}{2}$ цигайская) IV группы уступали помесным баранчикам этого генотипа II группы по потреблению молока на 3,5 кг (4,2%), концентратов – на 6,3 кг (8,4%), сена – на 1,9 кг (1,0%), сенажа – на 2,8 кг (2,0%), травы пастбищной – на 3,8 кг (1,2%), зеленой массы кукурузы и сеяных трав – на 3,3 кг (2,7%), силоса – на 2,6 кг (1,7%).

Неодинаковое потребление отдельных видов кормов молодняком разных подопытных групп обусловило межгрупповые различия по затратам питательных веществ и энергии. При этом помесный молодняк превосходил чистопородных сверстников. Так баранчики цигайской породы I группы уступали помесным сверстникам II группы по потреблению кормовых единиц на 8,7 кг (2,3%), энергетических кормовых единиц – на 8,9 МДж (2,3%), переваримого протеина – на 0,88 кг (2,3%), сухого вещества – на 10,48 кг (2,4%).

Аналогичные межгрупповые различия отмечались и у валушков. Достаточно отметить, что помесные валушки IV группы превосходили чистопородных сверстников цигайской породы III группы по потреблению кормовых единиц на 9,7 кг (2,6%), энергетических кормовых единиц – на 9,9 МДж (2,5%), переваримого протеина – на 1,36 кг (3,6%), сухого вещества – на 6,16 кг (1,4%).

Кастрация баранчиков вследствие уменьшения потребления всех видов кормов валушками приводила к снижению уровня потребления ими питательных веществ и энергии. Так чистопородные баранчики цигайской породы I группы превосходили валушков того же генотипа III группы по потреблению кормовых единиц на 10,7 кг (2,9%), энергетических кормовых единиц – на 9,1 МДж (2,4%), переваримого протеина – на 1,46 кг (3,9%), сухого вещества – на 10,48 кг (2,4%). Аналогичные межгрупповые различия отмечались и у помесного молодняка. Достаточно отметить, что помесные валушки IV группы уступали помесным баранчикам II группы по потреблению кормовых единиц на 9,7 кг (2,6%), энергетических кормовых единиц – на 8,1 МДж (2,1%), переваренного протеина – на 0,98 кг (2,5%), сухого вещества – на 14,03 кг (3,2%).

Организация полноценного и сбалансированного кормления молодняка подопытных групп способствовала достижению ими достаточно высокого уровня живой массы. При этом анализ полученных данных свидетельствует, что проявился эффект скрещивания по массе тела (табл. 2).

Таблица 2 - Возрастная динамика живой массы молодняка овец

подопытных групп, кг

Возраст, мес	Группа							
	I		II		III		IV	
	показатель							
	X±Sx	Cv	X±Sx	Cv	X±Sx	Cv	X±Sx	Cv
Новорожденные	3,79±0,04	3,80	4,12±0,05	4,43	3,80±0,04	3,77	4,13±0,04	4,50
4	26,97±0,50	3,88	30,68±0,52	4,02	25,05±0,90	3,70	28,38±0,50	4,61
8	41,65±1,02	4,12	48,70±0,63	4,38	38,40±0,62	5,12	45,15±0,60	5,02
10	46,30±1,14	4,38	54,10±1,32	4,58	42,61±1,18	5,06	50,08±1,21	5,30
12	50,02±1,38	4,80	59,33±1,51	5,06	46,29±1,48	5,10	54,94±1,62	6,03

При этом баранчики цигайской породы I и III групп уступали помесным сверстникам II и IV групп по массе тела при рождении на 0,32-0,34 кг (8,4-9,0 %, P<0,05). Аналогичные межгрупповые различия отмечались и в более поздние возрастные периоды. Так после отъема от матерей в 4- месячном возрасте помесные баранчики II группы и помесные валушки IV группы превосходили чистопородных сверстников цигайской породы I и III групп по живой массе соответственно на 3,71 кг (13,8%, P<0,01) и 3,33 кг (13,3%, P<0,01), в 8 мес – на 7,05 кг (16,9%, P<0,001) и 6,75 кг (17,6%, P<0,001), в 10 мес – на 5,80 кг (12,0%, P<0,001) и 7,47 кг (17, 5%, P<0,001), в конце выращивания в 12 мес – на 9,31 кг (18,6%, P<0,001) и 8,65 кг (18,7%, P<0,001).

Вывод. Скрещивание овцематок цигайской породы с баранами эдильбаевской породы способствовало повышению у помесей потребление всех видов кормов, питательных веществ и живой массы во все возрастные периоды.

ЛИТЕРАТУРА

- Раджабов Ф.М. Актуальные проблемы кормления крупного рогатого скота и овец. – Душанбе, 2007. – 160 с.
- Иргашев Т.А. Эколого-генетические аспекты продуктивных качеств овец разного направления / Т.А. Иргашев, В.И. Косилов, Ш.Т. Рахимов и др. Душанбе: ЭР-Граф, 2019. – 355 с.
- Косилов В.И., Шкилев П.Н. Продуктивные качества баранов основных пород, разводимых на Южном Урале // Главный зоотехник. - 2013. - № 3. - С. 33-38.
- Косилов В.И., Шкилев П.Н., Газеев И.Р. Мясная продуктивность молодняка овец разных пород на Южном Урале // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2010. - № 3(27). - С. 95-97.
- Косилов В.И. Особенности формирования убойных качеств молодняка овец разного направления продуктивности / В.И. Косилов, П.Н. Шкилев, Е.А. Никонова [и др.] // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2011. - № 1. - С. 19-21.
- Никонова Е.А., Косилов В.И., Шкилев П.Н. Мясная продуктивность овец цигайской породы в зависимости от полового диморфизма // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2008. - № 4. - С. 38-40.

7. Косилов В.И. Особенности формирования убойных качеств молодняка овец разного направления продуктивности / В.И. Косилов, П.Н. Шкилев, Е.А. Никонова [и др.]. // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2011. - № 1. - С. 19-21.
8. Косилов, В.И. Особенности весового роста молодняка овец основных пород Южного Урала / В.И. Косилов, П.Н. Шкилев, Е.А. Никонова [и др.] // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2011. - № 1 (29). - С. 93-97.
9. Косилов В.И., Шкилев П.Н., Никонова Е.А. Убойные качества, пищевая ценность, физико-химические и технологические свойства мяса молодняка южноуральской породы // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2011. - № 2(30). - С. 132-135.

АННОТАЦИЯ

ЗАТРАТЫ КОРМОВ И ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ЖИВОЙ МАССЫ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ ЦИГАЙСКОЙ ПОРОДЫ И ЕЕ ПОМЕСЕЙ С ЭДИЛЬБАЕВСКОЙ ПОРОДОЙ

Установлено, что помесные баранчики и валушки $\frac{1}{2}$ эдильбай х $\frac{1}{2}$ цигайская II и IV групп по потреблению всех видов кормов за 12 мес. выращивания превосходили чистопородных сверстников I и III групп соответственно на 1,0-3,0% и 0,9-5,3%. При этом валушки уступали баранчикам по потреблению кормов на 1,0-9,7%.

Скрещивание овцематок цигайской породы с баранами эдильбаевской породы приводило к повышению потребления помесями кормовых единиц, обменной энергии и питательных веществ, а кастрация баранчиков – к уменьшению этих показателей.

Установлено, что при интенсивном выращивании баранчики цигайской породы достигли в 12 месячном возрасте живой массы 50,02 кг, помесные баранчики $\frac{1}{2}$ эдильбай х $\frac{1}{2}$ цигайская – 59,33 кг, валушки цигайской породы – 46,29 кг.

АННОТАЦИЯ

АРФИ ХҮРОК ВА ДИНАМИКА СИННУ СОЛИИ ВАЗНИ ЗИНДАИ БАРРАХОИ ЗОТИ СИГАЙ ВА ДУРАГАХОИ ОНХО БО ЗОТИ ЭДИЛБАЙ

Муайян гардидааст, ки құчкорчақо ва құчкорхой дурагай $\frac{1}{2}$ эдилбай х $\frac{1}{2}$ сигайи гурұххой II ва IV аз рүйи истифодабарии ҳамаи намудхой хүрокхо дар давоми 12 моҳи парвариш нисбат ба ҳамсолони хунашон тозаи гурұххой I ва III мутаносибан 1,0-3,0% ва 0,9-5,3% бартарій доштанд. Дар ин маврид құчкорчақо оид ба истифодабарии хүрокхо нисбат ба құчкорхо 1,0-9,7% вфзалият доштанд.

Чуфтый намудани мешхой зоти сигайй бо құчкорхой зоти эдилбайй боиси аз чониби дурагақо эйёд шудани истеъмоли воҳиди хүрокй, энергияи мубодилавй ва моддаҳои ғизой гардид, vale ахтакунии онҳо сабаби кам шудани ин нишондиҳандаҳо шуд.

Аниқ гардидааст, ки ҳангоми ба таври интенсивӣ парвариш кардан дар синни 12 моҳагӣ вазни зиндаи құчкорчақои зоти сигайй ба 50,02 кг, құчкорчақои дурагай $\frac{1}{2}$ эдилбай х $\frac{1}{2}$ сигайй ба 59,33 кг, құчкорхой зоти сигайй ба 46,29 кг расид.

Калимаҳои қалидӣ: гӯсфандпарварӣ, зоти сигайй, зоти эдилбоевӣ, құчкорчақо, қушиқори ахтакардашуда, дурагаҳо, истеъмоли моддаҳои ғизоии хўрока, вазни зинда.

ANNOTATION

COST OF FEED AND AGE-RELATED DYNAMICS OF A LIVE WEIGHT OF YOUNG SHEEP TSIGAY BREED AND ITS INSALIVATE WITH EDILBAEVSKOY BREED

It was found that crossbred edilbay is rams and rams $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ tsigay of groups II and IV the consumption of all types of feed for 12 months and growing the wholefood of purebred peers of I and III groups ratable by 1.0-3.0% and 0.9-5.3 %. Wherein, the rolls have been inferior for rams by terms of feed consumption to 1.0-9.7%.

Interbreed the Tsigay stock ewes and Edilbaev stock rams get into increasing the consumption of feed units, the exchange energy and nutrients, but the castration decrease the indicators.

It has shown that with intensive cultivation of the Tsigay breed sheep 50.02 kg at the age of 12 months, the mixed rams $\frac{1}{2}$ edilbay x $\frac{1}{2}$ tsigay - 59.33 kg, the rollers of the Tsigai breed - 46.29 kg.

Key words: sheep breeding, Tsigai, Edilbaevskaya breed, rams, rolls, crosses, feed intake of nutrients, live weight.

ТДУ 638.1.124.

РОХХОИ ИСЛОХ НАМУДАНИ КАМБУДИХОИ ЗИМИСТОНГУЗАРОНИИ ОИЛАҲОИ ЗАНБӮРИ АСАЛ

Шарипов А., д.и.к., профессор. Боязитов Ф.А., унвончӯи - ДАТ ба номи
Ш.Шоҳтемур

Калимаҳои қалидӣ: зимистонгузаронӣ, занбӯрқуттӣ, сарф, хӯрок, талаф, нозематоз, насл, ҳарорат, намнокӣ.

Яке аз масъалаҳои асосии ҳалталаби соҳаи занбӯриасалпарварӣ зимистонгузаронии оилаҳои занбӯри асал ба ҳисоб рафта, маҳсулнокии оилаҳои занбӯри асал ба он вобаста мебошад [3]. Бинобар сабаби дар баъзе минтаҳаҳо барфи зиёд боридан, занбӯрон ба муддати дароз аз лонаашон баромада натавониста, пасафгани худро ҳолӣ карда наметавонанд ё ин ки занбӯрпарвар медонад, ки дар баъзе оилаҳо хӯрок кам аст, аммо бо сабаби анбӯҳ будани оилаи занбӯрон ба оилаи занбӯр даҳолат намудан мумкин нест [1,2]. Чунки дар ин вақт занбӯрон кам фаъолият мебошанд ва гармию хунукии оиларо бо душворӣ ба танзим медароранд. Бисёр вақт дар фасли зимистон оилаҳои занбӯри асал аз ҳисоби дар лона зиёд гардидани оби зиёдатӣ, ки аз нафаскашии занбӯрон пайдо мешавад, нобуд мешаванд. Аз ин ҷиҳат олим Маннапов А.Г. [2]. мегӯяд, ки дар ҳақиқат баъзе ҳолатҳо, дар фасли зимистон аз ҳисоби бемориҳо, норасоии хӯрок, намнокии зиёд дар дохили занбӯрқуттӣ оилаҳои занбӯрони асал нобуд мегарданд. Дар натиҷа ҳамаи меҳнати занбӯрпарвар барбод меравад ва завқу ҳаваси ў нисбат ба соҳа кам мегардад.

Дар аввал занбӯри асал ёбӣ буд, баъдтар одамон оилаи занбӯрони ёбоиро аз сӯроҳии дараҳтон гирифта, хонагӣ намудаанд ва онҳоро дар занбӯрқуттиҳои худсоз нигоҳбин намудаанд. Албатта дар чунин занбӯрқуттиҳои худсоз, ки барои фаъолияти занбӯр мувоғиқ набуд зимистонгузаронӣ хело душвор мегузашт ва ин аз занбӯриасалпарвар маҳорату таҷрибаи калонро талаб менамуд [2,3].

Таҷрибаҳо нишон додаанд, ки ба зимистонгузаронӣ омода намудани оилаҳои занбӯри асал яке аз муҳимтарин вазифаи занбӯriасалпарвар буда, на ҳар кас аз уҳдаи ин кор мебарояд. Чунки нишондоди олимон дар баъзе мавридиҳо якхела набуда, баъзан муқобили ҳамдигар фикрронӣ менамоянд. Мисол дар вақти зимистонгузаронӣ баъзе олимон мегӯянд, ки сӯроҳии поёни занбӯrқуттиро маҳкам карда, болоро кушода мондан зарур аст, сеюмин мегӯяд, ки сӯроҳии болоро руст карда, факат сӯроҳии поёни кушода мондан лозим аст, ки ҳама вақт ҳавои тоза дохил гардад, расми 1.



Расми 1. Зимистонгузаронии оилаҳои занбӯри ва фаъолияти онҳо дар моҳи август

Чи хеле ки аз расми 1 дида мешавад дар ду ҳолат ҳам сұрохии занбұрқуттй дар зими斯顿 ва аввали тирамоҳ күшода мебошад, ки барои зими斯顿гузаронй муфид аст. Сарфи хұрока бошад дар давраи зими斯顿гузаронй вобаста ба қувваи оилаҳо гуногун аст, қадвали 1.

Қадвали 1 Натичаи зими斯顿гузаронй вобаста ба қувваи оилаҳо

Натичаи зими斯顿 гузаронй	Миқдори занбұрони дар шонбуда, дона		
	4-5	6-7	8-9
Сарфи хұрокаи зими斯顿аи занбұрон дар як шон, кг	1,6	1,2	0,9
Миқдори занбұрони дар зими斯顿 талафёфта, г	260,3	190,4	65,7
Ба қасалии нозематоз гирифтор гардидан, бо %	13,2	2,1	1,0

Аз нишондоди қадвали 1 дида мешавад, ки ҳангоми зими斯顿гузаронй қувваи оилаи занбұри асал суст бошад, сарфи хұрока зиёд гардида танзими микроиқлими лона душвор мегардад. Ин аст, ки дар гурӯхи занбұрони 4-5 шондошта, хұрока дар як моҳ 1,6 кг сарф шудааст, ки назар ба занбұрони 6-7 шондошта 133,3% ва 8-9 шондошта 177,7 % зиёд мебошад. Таҷрибаҳо нишон додаанд, ки талафёбии занбұрон дар зими斯顿 аз ҳисоби сарфи зиёди хұрока ба вұчуд меояд, аз ин ҷиҳат занбұри 4-5 шон дошта, миқдори занбұри худро то 13,2% гум намуд, ки назар ба занбұрони дигар вариантын то 11,9 ва 12,2% зиёд талаф ёфтааст.

Муайян карда шудааст, ки занбұр алоҳида зиста наметавонад ва ба хунуккүй тобовар нест. Бо ин ҳосият занбұри асал аз дигар ҳашаротхо фарқ менамояд. Ҳолати фаъолнокии онҳо аз ҳарорати беруна вобастагӣ дорад. Аз ҳама ҳарорати хуб барои оилаи занбұр аз $+14^{\circ}\text{C}$ то $+38^{\circ}\text{C}$ ба ҳисоб меравад. Дар бисёр мавридҳо ҳангоми + аз 12°C кам гардидани ҳарорат, занбұрон дигар парвоз намекунанд. Ҳарорати аз $+9^{\circ}\text{C}$ то 6°C занбұронро заиф менамояд, ки онҳо ба ҳолати нимхоб мегузаранд, дар ин ҳолат мушакҳои қафаси сина ба кор даромада, ба занбұр гармӣ медиҳад. Дар вақти аз 6°C кам гардидани ҳарорат агар занбұрпарвар гармии иловагӣ надиҳад, занбұрони алоҳида ба хоби гарон рафта нобуд мешаванд, Олим Еськов Е.К. дар мақолаи худ менависад, ки дар ҳарорати $+6^{\circ}\text{C}$ занбұрон чунон хоб мераванд, ки пас аз чанд вақт, нобуд мешаванд. Дар ҳарорати -0°C пас аз 48-60 рӯз, ҳарорати -5°C баъди 3-6 соат ва -10°C баъди 0,5-1,2 соат занбұрон нобуд мешаванд.

Занбұри асал дар фасли зими斯顿 ҳарорати хунукро беҳтар мепиндорад. Занбұрони ҷавон, маҳсусан онҳое ки дар тирамоҳ тавлид гардидаанд ва дар қисмати шимоли чүмхүрӣ одат кардаанд зими斯顿ро хуб мегузаронанд.

Агар ҳарорат, намнокии зарурӣ ва хұрокаи хуб бошад дар зими斯顿 занбұрон худро камфаъолият нишон дода бе душворӣ зими斯顿ро мегузаронанд. Дар ҳолати хунук гардидани лона, занбұрон аз мушакҳои қафаси сина, ки ба ларзиш даромада гармӣ чудо менамоянд, истифода мебаранд.

Вазифаҳои асосии оилаи занбұри асал дар фасли зими斯顿 ин нигоҳ доштани ҳарорати қисми болои анбұхашон аст, ки он бояд аз 6°C кам нашавад, чунки аз ин кам гардидани ҳарорат занбұрро ба фавт оварда мерасонад. Дигар вазифа ин сарфакорона истифода бурдани хұрока аст. Чунки манбаи энергияи гармӣ ин хұрока мебошад, аз дигар тараф зиёд истифода бурдани хұрока ба пуршавии халтачаи пасафган оварда мерасонад, ки асоси пайдоиши қасалии нозематоз мегардад.

Ҳамин тавр маркази сарчамъӣ гармии асосиро чудо менамояд, қабати пӯслук (корка) бошад гармиро ба берун баромадан намегузорад. Агар ҳаво боз хунук гардад аз марказ гармии зиёд баромада сарчамъӣ- ро ҳифз менамояд, ва қабати сарчамъӣ гафтар мегардад.

Аз қонуни физика маълум аст, ки чи қадаре ҳаҷми сарчамъӣ зиёд бошад (миқдори занбұр) ҳамон қадар гармӣ ҳифз карда мешавад. Аз ин қонун маълум мегардад, ки ҳаҷми сарчамъӣ аз миқдори ҳар як занбұр вобаста буда, бо сарфи ками хұрока ба як занбұр ва нигоҳ доштани энергияи гармӣ баробар аст. Аз ин ҷой маълум аст, ки оилаи

хурд дар занбўрқуттии деворааш тунук, гарчанде хўрокай захиравии зиёд дошта бошад ҳам, зимистонро бо душворӣ ё гузаронида наметавонад.

Дар марказӣ сарчаъмии зимистонаи занбўрон дар ҳавои хеле сард ҳам ҳарорат аз 18°C поён намефарояд. Аммо оилачи хурд ин ҳароратро бо сарфи зиёди хўрука ба танзим дароварда метавонад, ки он ба бемории нозематоз гирифтор мешаванд. Таҷрибаҳо исбот намудаанд, ки сарфи хўрука ба як занбўр дар оилаи пурқувват назар ба оилаи кам кувват хело кам мебошад, ки пиршавии организми занбўрро нигоҳ медорад. Таҷрибаи истеҳсолии гузаронидаи мо, нишон дод, ки оилаи хурд бо 12- ҳазор занбўр дар як рӯз 29 г. асал сарф намудааст, аммо оилаи 30 ҳазор занбўр дошта, дар як рӯз 37 г асал сарф намудааст, ки нисбат ба оилаи хурд ба як занбўр қариб ду маротиба камтар хўрука сарф шудааст.

Саволе ба миён меояд, ки гармӣ бо қадом воситаҳо аз занбўрқуттӣ баромада меравад?. Гармӣ аз занбўрқуттӣ бо ду роҳ гум мешавад: яке ба қобилияти гармигузаронии девора (бо девора, бом, таги занбўрқуттӣ) ва дигаре ба таъғирёбии боду ҳавои занбўрқуттӣ, ки аз суроҳаи поён ҳавои хунук даромада, аз суроҳаи боло ҳавои гармро ҳаракат дода мебарорад (аз андозаи суроҳаи кушода) вобаста аст.

Асоси гум намудани гармӣ аз ҳисоби девора, бом ва таги занбўрқуттӣ мебошад. Дар ҳолати гарм нигоҳ доштани чунин қисмҳои занбўрқуттӣ, оилаи хурд ҳам зимистонро бе душвори мегузаронад. Аз ин лиҳоз олимон пешниҳод менамоянд, ки занбўрқуттиҳоро аз чунин масолех тайёр намоянд.

1. Девораи занбўрқуттӣ аз таҳтаи гафсе соҳта шавад, ки гармиро нағз гузаронад ва ҷӯби он хушк бошад.

2. Девораи занбўрқуттиро ду девора намуда, байни деворахоро бо арамайдар, ушнаи торф, лоси канаб, лоси зағирпоя пур менамоянд, ки андозаи он то 7 см бояд бошад.

3. Атрофи занбўрқуттиро бо кўрпаи ҳасин пӯшонидан зарур аст.

4. Атрофии занбўрқуттиро бо лойю поруи чорво якҷоя намуда андова кардан лозим.

Баъзе занбўрпарварон мегӯянд, ки дар ҳавои зимистон эҳтиёт намудани занбўрқуттиҳо зарурат надорад, чунки занбўрон худашон ҳароратро ба танзим медароранд. Баъзе оилаҳои занбўр зимистонро дар занбўрқуттиҳои картонӣ ҳам мегузаронанд. Аммо онҳо фикри сарфи хўрокаро дар назар намегиранд, зеро дар баҳор тараққиёти оилаҳо дер мегузарад ваонҳо наслро тарбия карда наметавонанд.

Гузаронидани таҷрибаҳои мо бо корҳои Маннапов А.Г. (2011) [2] қариб якхела натиҷа дод, ки дар занбўрқуттии якдевораи холӣ дар як соат 3,60 киллокалория энергияи гармӣ хориҷ мешавад ва дар як моҳ 6,17кг асал сарф мешавад. Дар ҳамин намуд занбўрқуттӣ, ки атрофи онро бо кўрпачаҳои 9 см саҳт маҳкам карда шудааст хориҷшавии гармӣ дар як соат 1,1 киллокалория энергияи гармӣ ва сарфи хўрокаро 2,04 кг дидар мешавад, ки ин се маротиба аз занбўрқуттии атрофаш маҳкам накарда камтар мебошад.

АДАБИЁТ

1. Жеребкин М.В. Зимовка пчел. /М.В.Жеребкин//.-Москва 1979.-С 128-134
2. Маннапов А.Г. Рост, развитие и качество зимовка пчел различных пород. ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ».-Саратов, 2011.-112с.
3. Шарипов А. Результаты испытания различных пород пчел в условиях Таджикистана. Научные основы повышения племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных. / А.Шарипов// Душанбе-1994 С111-119.

АННОТАСИЯ РОҲҲОИ ИСЛОҲ НАМУДАНИ КАМБУДИҲОИ ЗИМИСТОНГУЗАРОНИИ ОИЛАҲОИ ЗАНБЎРИ АСАЛ

Таҷрибаҳои илмӣ нишон додаанд, ки барои зимистонгузаронӣ оилаи пурқувват тайёр карда, хўрокай босифат захира намуда, муқобили касалиҳо мубориза бурдан ба манфиати кор мебошад. Дар натиҷаи таҳқиқот дар гурӯҳи занбўрони 4-5 шон дошта, хўрокаро дар як моҳ 1,6 кг сарф шудааст, ки назар ба занбўрони 6-7 шондошта 133,3% ва

8-9 шондошта 177,7 % зиёд мебошад. Ба ғайр аз он дар фасли зимистон ҳарорати қисми болои сарцаъмӣ бояд аз 6°C кам нашавад, чунки кам гардидаи ҳарорат занбӯро ба фавт оварда мерасонад. Аз дигар тараф манбаи энергияи гармӣ ин ҳӯроки мебошад, ки ба пуршавии халтачай пасафган оварда мерасонад ва асоси пайдоиши касалии нозематоз мегардад.

АННОТАЦИЯ

ПУТИ УСТРАНЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ ЗИМОВКИ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ

По результатам исследования можно сделать вывод, что следует подготовить сильную семью к зимнему периоду: качественными продуктами питания, предпринять меры борьбы с болезнями. В результате исследования, пчелы, имевшие 4-5 уочек потребляли 1,6 кг кормов в месяц, что на 133,3% больше, чем у пчел с 6-7 и на 177,7% больше, чем у пчел с 8-9 уочками. Кроме того, зимой температура в верхней части улья пчел должна быть не ниже 6°C, так как понижение температуры может привести к гибели пчел. С другой стороны, источником тепловой энергии являются корма, которые способствуют к наполнению задней кишке пчел, и являются основой развития нозематоза.

Ключевые слова: зимовка, улья, расход, корм, гибель, нозематоз, расплод, температура, влажность.

ANNOTATION

WAYS TO CORRECT THE SHORTCOMINGS OF WINTERING BEE FAMILIES

Based on the results of the study, we can conclude that a strong family should be prepared for the winter period: with high-quality food, and measures to combat diseases should be taken. As a result of the study, bees with 4-5 lanes consumed 1.6 kg of feed per month, which is 133.3% more than bees with 6-7 and 177.7% more than bees with 8-9 streets. In addition, in winter the temperature in the upper part of the bee club should be at least 6 °C, as lower temperatures can lead to the death of bees. On the other hand, the source of heat energy is feed, which helps to fill the hind intestine of bees and is the basis for the development of nosematosis.

Key words: wintering, hives, consumption, feed, perished, nosematosis, brood, temperature, humidity.

УДК 636.22./28. 082

ДИНАМИКА ЖИВОЙ МАССЫ И УБОЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЫЧКОВ РАЗНОГО ГЕНОТИПА В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ ЗОНЫ ТАДЖИКИСТАНА

Иргашев Т.А., д.с.х.н. - Институт животноводства ТАСХ, **Косилов В.И.,** д.с.х.н, профессор - ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»,

Изатуллоев С., ст. науч. сотр. - Институт животноводства ТАСХ

Ключевые слова: крупный рогатый скот, порода, бычки, aberdin-ангусская, казахской белоголовая, калмыцкая, живая масса, среднесуточный прирост, убойный выход.

Процесс роста и развития и формирования мясной продуктивности крупного рогатого скота обусловлен наследственными и ненаследственными факторами. Причем оба этих фактора действуют в тесной связи и в неразрывном единстве. В мясном скотоводстве, в качестве основного селекционного показателя, принято считать живую массу. Трудность отбора по этому показателю по мнениям Б.А. Багрий, Э.Н. Доротюка (1979) заключается в том, что мясная продуктивность включает целый ряд признаков и свойств, характеризующих ее качественную и количественную сторону [1-4].

В исследованиях таких ученых, как: А.Б. Каракулова, Ф.Г. Каюмова, В.И. Косилова, Т.А. Иргашева, отмечена роль скотоводства в производстве высококачественной говядины и тяжелого кожевенного сырья на основе разведения крупного рогатого скота мясных пород. При этом, ими отмечается, что скот мясных пород вынослив, неприхотлив и хорошо акклиматизируется в различных природно-климатических условиях, устойчив к заболеваниям, обладает высокой скороспелостью,

быстро нагуливается и откармливается, хорошо оплачивает корм приростом, дает максимальное количество высококачественной продукции при минимальных затратах средств и труда [5-7].

Важным резервом увеличения мясных ресурсов следует считать развитие специализированного мясного скотоводства. Развитие отрасли должно осуществляться созданием помесных стад на основе промышленного скрещивания коров молочных и молочно-мясных пород с производителями мясных пород [8-12].

В мясном скотоводстве скороспелость является важным фактором, и селекционная работа должна быть направлена на увеличение скорости роста животных для получения большего производства говядины с менее продолжительным сроком выращивания. В этом случае, как метод селекции, целесообразно использовать оценку быков-производителей по собственной продуктивности и в первую очередь по интенсивности роста после отъема от матерей (Н.А. Кравченко, П.Л. Погребняк, 1974; А.В. Черекаев, 1975).

Поэтому изучение роста, развития и мясной продуктивности бычков абердин-ангусской, казахской белоголовой и калмыцкой пород в условиях горной зоны Таджикистана является актуальным вопросом.

Экспериментальная часть исследований проведена в производственных условиях племенного хозяйства им. С. Сафарова Балжуанского района Хатлонской области.

Для проведения исследований были сформированы 4 группы бычков по 15 животных в каждой: I группа – местный улучшенный скот, II – абердин-ангусская порода, III – казахская белоголовая порода, IV группа – калмыцкая порода.

Рационы кормления для всех бычков были одинаковыми, а различия в количестве потребленных кормов определялись их поедаемостью. В структуре кормов, потребленных бычками различных групп за весь период выращивания, молоко составляло 5,7-6,7; сенаж – 20,7-23,6; силос – 13,3,-13,9; зеленая масса – 12,7-16,0; шелуха хлопчатниковая – 2,9-3,2; кормовая патока – 5,0-5,5; концентраты – 34,2-37,9%.

Для изучения мясной продуктивности подопытных животных в возрасте 17, 20,5 и 24 мес. были проведены контрольные убои трех бычков из каждой группы по методике ВАСХНИЛ, ВИЖ, ВНИИМП [1977].

Полученный цифровой материал обработан методом вариационной статистики [Н.А. Плохинский, 1972, 1996;] с определением степени достоверности по Стьюденту, с помощью пакета прикладных программ на персональном компьютере с использованием программ Microsoft Excel и Microsoft Word.

Животные изучаемых генотипов при одинаковых условиях внешней среды реагировали на ее изменения неодинаково, о чем свидетельствуют данные табл. 1.

Таблица 1 - Динамика живой массы бычков, кг

Возраст мес.	Группа							
	I		II		III		IV	
	Показатель							
	X±S _x	Cv						
Новорожд.	18,0±0,47	9,65	18,7±0,53	11,2	24,0±0,69	10,8	23,9±0,67	10,11
8	143,3±1,06	2,77	178,0±3,71	7,80	183,9±2,80	5,69	178,6±4,18	8,44
12	222,0±3,84	6,46	275,5±4,12	5,59	276,4±1,97	2,67	271,2±4,42	5,41
15	279,3±3,59	4,81	351,4±4,44	4,72	352,4±3,53	3,75	347,2±3,61	3,45
17	324,5±3,36	3,88	396,1±3,92	3,68	404,8±3,46	3,20	403,9±5,91	4,56
18	342,4±3,30	3,19	415,6±4,12	3,29	423,2±3,37	2,61	429,4±5,21	3,45
20,5	332,5±4,09	3,55	462,4±4,40	3,16	481,0±2,37	1,64	491,2±2,78	7,37
24	422,7±3,56	2,38	505,6±4,22	2,36	532,4±2,81	1,49	542,8±4,94	2,04

Установлено, что среди новорожденных бычков более высокой живой массой отличались животные III и IV групп. Их преимущество по изучаемому показателю над сверстниками I и II групп составляло 5,2-6,0 кг (27,8-33,3%) ($P>0,95$), а у местных сверстников на 34,8 и 35,3 кг (24,3 и 24,6%), ($P>0,99$) соответственно ниже, чем у аналогов абердин-ангусской и калмыцкой пород. Затем до 17-месячного возраста живая масса животных II, III и IV групп была практически одинаковой. В более поздние возрастные периоды, вследствие значительного снижения интенсивности роста бычки II

группы уступали по живой массе сверстникам III и IV, хотя превосходили животных I группы. Так, в 20,5 мес живая масса бычков III и IV групп была выше, чем во II группе на 19,2 кг (4,2%, P>0,95) и 28,8 кг (6,2%, P>0,95), а в 24 мес. – на 26,8 кг (5,3%, P>0,95) и 37,2 кг (7,4%, P>0,95) соответственно. Сверстники местного улучшенного скота уступали абердин-ангуссам по живой массе в 20,5 мес. на 79,9 кг (20,9%, P>0,999) и в 24 мес. на 82,9 кг (19,6%, P>0,99). Это еще раз подтверждает данные многих исследований с более высокой скороспелости животных абердин-ангусской породы и свидетельствует о том, что для калмыцкого и казахского белоголового скота характерна относительная позднеспелость и долгорослость.

Важным показателем, характеризующим прижизненный уровень мясной продуктивности, является среднесуточной прирост живой массы животных (табл. 2).

Таблица 2 - Среднесуточный прирост живой массы бычков по возрастным периодам, г ($\bar{x} \pm S_x$)

Возрастной период, мес	Группа			
	I	II	III	IV
0-8	522±13,2	644±15,7	667±13,1	645±16,8
6-12	655±12,9	312±25,4	770±22,4	772±13,7
12-15	637±37,4	843±33,3	844±13,7	844±25,3
15-17	752±22,9	778±42,9	873±55,0	946±76,4
17-20,5	572±43,3	609±29,7	731±30,6	831±45,1
20,5-24	367±21,3	383±16,1	460±21,8	831±13,4
8-17	671±10,9	615±15,8	818±12,1	831±22,3
8-20,5	637±9,0	767±15,0	796±9,7	820±17,8
8-24	580±9,5	679±17,5	722±11,8	740±15,3
8-17	601±6,3	744±8,0	747±7,0	734±13,9
0-20,5	593±6,9	721±7,4	744±4,7	760±7,6
0-24	562±5,3	676±6,3	706±4,6	720±7,7

Этот показатель у бычков изучаемых генотипов в подсосный период был относительно низкий, составляя всего лишь 522-667 г.

Это обусловлено тем, что данный возрастной период совпал у них с пастищным сезоном. Несмотря на обилие пастищной травы, животные часто подвергались длительным перегонам на сильно пересеченной местности и водоисточникам из-за их удаленности.

Повышенная солнечная радиация и постоянно действующая гипотеза, частный перегон скота к водоисточникам обусловили снижение молочности коров, что в свою очередь, оказало отрицательное влияние на интенсивность роста молодняка.

В период от 8 до 12 мес. наибольший среднесуточный прирост живой массы отмечали у абердин-ангуссов. После 15-месячного возраста у них отмечалось его снижение, тогда как у животных других групп в период с 15 до 17 мес. прирост был наибольшим. В более поздние возрастные периоды наблюдалось снижение среднесуточного прироста живой массы бычков всех групп. Так, после 20,5-месячного возраста у бычков I группы этот показатель снизился на 35,8%, II и III групп – на 37,1 и IV группы – на 33,3%. Это значит, что дальнейшее выращивание животных нерационально, так как возрастающий расход кормов сопровождается резким снижением прироста живой массы.

Наибольшим показателем среднесуточного прироста живой массы, за весь период выращивания, отличались бычки калмыцкой породы, а наименьшим – сверстники местной популяции. Можно предположить, что более высокие показатели прироста у бычков калмыцкой породы объясняется хорошей приспособленностью их к неблагоприятным условиям внешней среды. Так, в период с 15 до 20,5 мес., для которого характерны наиболее неблагоприятные погодные условия, их суточный прирост был больше на 244 г, 197 и 88 г, чем у животных I, II, III групп.

Различия в показателях прироста, по периодам выращивания между животных разных групп, объясняется тем, что у местного скота генетический потенциал по этому показателю значительно ниже, чем у бычков специализированных мясных пород. Абердин-ангусский скот характеризуется скороспелостью, а разница по приросту между

животными казахской белоголовой и калмыцкой пород статистически недостоверна.

Следовательно, бычки абердин-ангусской, казахской белоголовой и калмыцкой пород характеризовались большей величиной живой массы и среднесуточного прироста, которые определяют выраженность мясных качеств животных, по которым, в определенной мере, можно судить о мясной продуктивности.

Установлено, что величина живой массы у животных различных групп явилась определяющей в основных показателях убоя, во все возрастные периоды (табл. 3).

Так, масса парной туши 24-мес. бычков, по сравнению с 17-мес., повысилась у бычков I группы на 60,3 кг (37%), II – на 67 кг (31,2%), III – на 86,7 кг (41,9%) и IV – на 96,7 кг (47,8%), а убойный выход, соответственно на 2,4, 2,4, 5,2 и 3,8%.

По показателям убоя животного, выявлены межпородные различия.

Так, при убое в 17 мес. бычки II группы отличались наибольшей массой туши, по величине которой они превосходили сверстников I группы на 52,0 кг (31,9%), $P > 0,999$, III – на 8,0 кг (6,9%) $P < 0,95$ и IV группы – на 15 кг (7,5%) $P > 0,95$. В возрасте 20,5 мес. более массивные туши получены от бычков IV и III групп. У животных I и II групп масса туши, по сравнению с соответствующим показателем IV группы, была на 9,4 и 60,7 кг (3,9 и 31,3%) ($P < 0,95 P > 0,99$) ниже.

Аналогичная закономерность сохранилась при убое бычков в 24 мес. Абердин-ангуссы по выходу туши, массе внутреннего жира-сырца и убойного выходу сохраняли преимущество во все возрастные периоды.

Характерно, что с 17 до 20,5 мес., прирост массы парной туши бычков I группы составил 19,0% у сверстников II – 13,2, III – 22,0 и IV – 27,3, а прирост внутреннего жира-сырца, соответственно 31,1, 114,9, 20,7 и 34,1%. В последующий возрастной период с 20,5 до 24 мес., прирост туши у бычков всех групп был практически одинаковым (15,1-16,1%), а прирост внутреннего жира у бычков I группы составил 21,5%, II – 13,0, III – 98,4, IV – 56,8%. Приведенные материалы свидетельствуют о том, что процесс формирования тканей в тушах абердин-ангуссов проходил до 17 мес. интенсивнее, чем у сверстников других групп. Для бычков казахской белоголовой и калмыцкой пород характерна относительная позднеспелость.

Таблица 3 - Результаты убоя бычков

Возраст, мес.	Группа	Показатель						
		съемная масса, кг	предубойная масса, кг	масса парной туши, кг	выход туши, %	масса внутреннего жира-сырца, кг	убойная масса, кг	убойный выход, %
17	I	332,7±10,3	307,0±7,99	163,0±5,11	53,1±0,47	10,3±1,02	173,3±6,08	56,5±0,72
	II	396,7±7,58	377,0±7,99	215,0±3,75	57,0±0,34	13,4±1,82	228,4±5,45	60,6±0,54
	III	407,3±14,68	386,0±15,34	207,0±5,35	53,6±0,76	10,6±1,44	217,6±3,93	56,4±2,33
	IV	390,0±21,27	370,0±21,27	200,0±10,45	54,1±0,64	12,6±0,18	212,6±0,4	57,5±0,75
20,5	I	377,7±1,64	355,3±1,79	194,0±1,23	54,6±0,59	13,5±0,39	207,5±1,56	58,4±0,31
	II	453,7±7,00	425,3±1,79	243,0±1,08	57,2±0,05	23,8±0,92	267,1±0,75	62,8±0,25
	III	474,0±6,06	450,3±2,57	252,7±2,69	56,2±0,32	12,8±0,65	265,5±2,96	59,0±0,44
	IV	484,3±7,15	457,3±6,44	254,7±3,50	56,7±0,21	16,9±0,55	271,6±3,82	59,4±0,32
24	I	429,7±4,56	407,0±4,64	223,3±1,73	54,9±0,18	16,4±1,39	239,7±2,89	58,9±0,19
	II	512,7±4,32	490,3±2,94	282,0±2,55	57,5±0,18	26,9±1,47	308,9±1,59	63,0±0,19
	III	538,7±1,08	518,0±1,41	293,7±0,41	56,7±0,25	25,4±2,37	319,1±2,07	61,6±0,25
	IV	550,3±5,67	525,6±7,43	295,7±4,97	56,2±0,16	26,5±1,13	322,2±4,65	61,3±0,19

Последние отличались большей растянутостью туловища. Поэтому уже в 17-мес. возрасте бычки IV группы по длине туши превосходили сверстников местной популяции на 4,7 см (2,2%), абердин-ангусской и казахской белоголовой пород – на 3,7 и 1,7 см (1,7 и 0,8%).

С возрастом эта закономерность сохранялась. При этом преимущество бычков IV групп составило 11,7, 11,0, 2,0 см, 5,0, 4,7, 0,8%, соответственно.

Полномясность туши и выполненность бедра у животных всех групп с возрастом повысилась, хотя эти показатели во все возрастные периоды были в пользу абердин-ангуссов.

Следовательно, по выходу туши, убойному выходу, полномясности туш бычки абердин-ангусской породы уже в 17 мес. имели преимущество над сверстниками других

групп, что свидетельствует об их относительной скороспелости. Наиболее низкими показателями убоя во все возрастные периоды характеризовались животные скота местной популяции.

Таким образом, условия внешней среды для реализации животными генетического потенциала мясной продуктивности были весьма сложными. Тем не менее, реакция организма молодняка различных генотипов оказалась неодинаковой, что и оказало существенное влияние на рост, развитие и мясные качества бычков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Горлов И.Ф. Эффективность промышленного скрещивания / И.Ф. Горлов, А.А. Кайдуллина, Ю.Н. Нелепов, Е.В. Карпенко // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование, 2013. Т. 1. - №2-1 (30). - С. 97-101.
2. Изатуллоев С. Продуктивные качества чистопородного и гибридного молодняка крупного рогатого скота мясных пород в условиях горной зоны/ Изатуллоев С., Иргашев Т.А., Хусейнов М., Никонова Е.А. /Научный вестник ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет». – Луганск: ГОУ ЛНР ЛНАУ/ По материалам Международной научно-практической конференции «Интеграция науки и практики как условие продовольственной безопасности», (16-20 сентября 2019 г.), 2019. – № 7 (1). – С. 465-472.
3. Иргашев Т.А. Влияние пробиотической кормовой добавки Биодарин на формирование мясных качеств телок симментальской породы / Т.А.Иргашев, В.И.Косилов, С.С. Жаймышева, С.Т. Кубатбеков, Б.С.Нуржанов //Доклады ТАСХН №2 (56) – Душанбе, 2018. –С. 33-38.
4. Иргашев Т.А. Динамика живой массы бычков абердин-ангусской породы и их гибридов с зебу индубразил в условиях горной зоны Таджикистана/ Иргашев Т.А. Каракулов А.Б., Отаева М./// Доклады Таджикской Академии сельскохозяйственных наук - Душанбе, 2013. - №3 (37). - С. 38-41.
5. Иргашев Т.А. Интенсивность роста бычков калмыцкой породы и их гибридов в условиях горной зоны Таджикистана/ Т.А.Иргашев, В.И.Косилов, М. Хусайнов// Доклады ТАСХН №1 (55), Душанбе. 2018. – С. 41-46.
6. Иргашев Т.А. Использование генетических ресурсов крупного рогатого скота и зебу для увеличения производства говядины. Иргашев Т.А., Косилов В.И. / Монография, Душанбе: "Донишварон", 2017. - 296 с.
7. Иргашев Т.А. Мясная продуктивность бычков калмыцкой породы и их гибридов в условиях горной зоны Таджикистана /Иргашев Т.А., Раджабов Ф.М. //Материалы I совместной с институтом животноводства Таджикской академии сельскохозяйственных наук международной научно-практической конференции: «Состояние и перспективы увеличения производства высококачественной продукции сельского хозяйства» (23-25 ноября 2017 г.). – Уфа: ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ», 2017. - С. 128-133.
8. Каракулов А.Б. Ресурсное обеспечение производства говядины в Таджикистане. Душанбе: Ирфон, 1996. - 360 с.
9. Каюмов Ф.Г. Мясное скотоводство и перспективы развития / Ф.Г. Каюмов, С.Д. Тюлебаев, Т.М. Сидихов // Вестник Башкирского государственного аграрного университета, 2013. - №2 (26).- С. 43-45.
10. Каюмов Ф.Г. Мясное скотоводство: отечественные породы и типы, племенная работа, организация воспроизводства стада / Ф.Г. Каюмов / Монография: М.: Вестник РАСХН, 2014. - 216 с.
11. Косилов В.И. Использование генетических ресурсов крупного рогатого скота разного направления продуктивности для увеличения производства говядины на Южном Урале/ В.И. Косилов, С.И. Мироненко, Е.А. Никонова, Д.А. Андриенко, Т.С. Кубатбеков Оренбург: Издат. центр ОГАУ, 2016. - 316 с.
12. Саттаров Д.К. Интерьер местного зебувидного и поместного казахского белоголового скота (с зебувидным) /Темат. сборник науч. трудов. Тадж.НИИ животноводства, 1993. - №6. - С.63-66.

АННОТАЦИЯ

ДИНАМИКА ЖИВОЙ МАССЫ И УБОЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЫЧКОВ РАЗНОГО ГЕНОТИПА В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ ЗОНЫ ТАДЖИКИСТАНА

В статье приводятся данные по изучению, роста и развитие бычков разного генотипа в условиях горной зоны Таджикистана. Установлено, что молодняк абердин-ангусской, казахской белоголовой и калмыцкой пород характеризовались большей величиной живой массы и среднесуточного прироста, которые определяют выраженность мясных качеств животных, по которым в определенной мере можно судить о мясной продуктивности.

По выходу туши, убойному выходу, полноте мясности туш бычки абердин-ангусской породы уже в 17 мес. имели преимущество над сверстниками других групп, что свидетельствует об их относительной скороспелости. Наиболее низкими показателями убоя во все возрастные периоды характеризовались животные местной популяции.

ANNOTATION
DYNAMICS OF LIVING MASS AND MILITARY INDICATORS OF GABLES OF
DIFFERENT GENOTYPE IN THE CONDITIONS OF THE MOUNTAIN AREA
OF TAJIKISTAN

The article is given the study, of growth and development of bull-calf of different genotypes in the conditions of the mountain area of Tajikistan. It was established that young Aberdeen-Angus, Kazakh white-headed and Kalmyk breeds were characterized by the larger alive weight mass and daily average growth, which determine the severity of meat qualities of animals, by which to a certain extent it is possible to judge meat productivity.

According to the carcass exit, slaughter exit, and the carcass fullness of the Aberdeen-Angus bull calf already at 17 months, had an advantage over peers of other groups, which indicate their relative precocity. The lowest rates of slaughter in all age periods were characterized by livestock animals of the local population.

Key words: *cattle breed, bull-calf, Aberdeen-Angus, Kazakh white-headed, Kalmyk, alive weight, average daily gain, slaughter yield.*

УДК 636.082.474

**АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ**

Ежова О.Ю., к.б.н., доцент, **Кузнецов Д.А.**, **Кузнецов С.А.**, магистранты, ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ, **Эргашев Д.Д.**, д. с.-х. н., Институт животноводства Таджикской академии сельскохозяйственных наук

Ключевые слова: *птицеводство, инкубационные яйца, препарат «Глютекс», выводимость, кондиционный молодняк.*

Эффективность отрасли птицеводства во многом обусловлена репродуктивными свойствами родительского стада. Известно, что свежеснесенное оплодотворенное яйцо уникально организовано. Его многоуровневая дублирующая система способна выдерживать многочисленные атаки на эмбрион из внешней среды. При формировании яйцо практически свободно от микробов и приобретает их в процессе снесения. Степень поражения зависит от загрязненности воздуха в птичнике, подстилки, гнезда, тары [1-8].

Уязвимым местом на птицефабриках является инкубаторий, так как микроорганизмы способны переживать весь период инкубации и, проникая через скорлупу яиц, являясь источником заражения эмбрионов, снижая выводимость яиц и вызывая смертность молодняка в первые дни выращивания.

В связи с этим санитарно-гигиенические мероприятия и применение экологически безопасных химических средств и физических факторов воздействия являются неотъемлемой частью технологического процесса в птицеводстве.

Средства дезинфекции должны быть безопасными для человека, надежно уничтожать микрофлору, загрязняющую поверхность скорлупы яиц, не оказывать отрицательного влияния на развивающийся эмбрион.

Препараты формальдегида, йода, средства облучения и озонирования, традиционно используемые в птицеводстве, обладают жестким, но непродолжительным биоцидным действием, из-за чего нередко возникает необходимость в повторных обработках.

Поэтому поиск новых, эффективных и экологически безопасных дезинфицирующих препаратов, обладающих пролонгированным действием и способствующих повышению эмбриональной жизнеспособности птицы, является актуальным и экономически оправданным [9-14].

Особый интерес вызывают антисептики нового поколения отечественного производства, успешно зарекомендовавшие себя в медицинской практике и применяемые в птицеводстве. К таким препаратам можно отнести «Глютекс».

В связи с этим **целью работы** явилось изучение эффективности использования бактерицидного средства «Глютекс» для обработки инкубационных яиц уток на выводимость и жизнеспособность утят.

Материал и методы исследований. Инкубационное яйцо уток кросса «Благоварский», используемое в опыте полностью соответствовало предъявленным требованиям.

В первой группе яиц, которая служила контролем, дезинфекцию осуществляли парами формальдегида по общепринятой методике – на 1 м³ объема специальной камеры 35 мл 37% раствора формалина + 20 мл водопроводной воды + 20г марганцовокислового калия.

Вторая группа яиц обрабатывалась перед инкубацией раствором «Глютекса». При дезинфекции яиц орошением требуется 1 литр 0,5% раствора Глютекс на каждые 75 м² поверхности (при аэрозольной обработке – 1 литр 0,5% раствора Глютекс на 300 м³).

Результаты исследования. Антисептическая обработка препаратом «Глютекс» положительно повлияла на результаты инкубации. Результаты овоскопирования представлены в таблице 1.

Таблица 1. - Результаты овоскопирования утиных яиц

Группа	Заложено на инкубацию, шт.	Неоплодотворённые яйца		Кровяное кольцо		Замершие		Задохлики	
		%	шт.	%	шт.	%	шт.	%	шт.
Контрольная	240	6,25	15	4,2	10	3,75	9	4,58	11
Опытная	240	5,83	14	2,5	6	1,25	3	0,83	2

Как видно, из таблицы количество неоплодотворённых яиц в обеих группах было почти одинаковым, это мы связываем с воспроизводительной способностью родительского стада, а не с антисептической обработкой инкубационных яиц.

Антисептическая обработка препаратом «Глютекс» положительно повлияла на результаты инкубации. Так, «кровяного кольца» в контрольной группе было на 1,7%, «замерших» - на 2,5%, «задохликов» - на 3,75% больше, чем в опытной группе. Это мы связываем с тем, что микробы, которые находились на поверхности скорлупы яиц, проникали внутрь яйца через поры и «убивали» зародыш. Препарат «Глютекс» оказался активен против грамположительных, грамотрицательных бактерий, микобактерий, вирусов, грибов, которые воздействовали на зародыш в меньшей степени.

Эмбриональная смертность особенно высока в периоды, получившие название «критические». Это обычно 3-5, 9-11 и 19-20 сутки инкубации.

Из контрольных инкубационных лотков яйца переносят в контрольные выводные лотки, по которым ведут учет до конца инкубации.

О качестве инкубации можно судить по срокам наклёва и вывода молодняка. Слишком ранний наклёт и вывод чаще всего связаны с перегревом яиц во время инкубации, поздний – недогревом или неполноценными яйцами.

Количество выведенного молодняка представлено в таблице 2.

Таблица 2. – Показатели выводимости яиц и вывода молодняка

Группа	Выход молодняка		Выводимость яиц, %
	шт.	%	
Контрольная	174	72,7	77,3
Опытная	185	77,3	81,8

Биологический контроль после инкубации позволил установить, что в опытной группе вывод молодняка был больше на 11 штук, чем в контрольной. Выводимость в опытной группе составила 81,8%, что на 4,5% больше, чем в контроле.

Возраст молодняка при оценке качества – не менее 12 часов после вылупления. Более ранняя оценка может привести к выбраковке жизнеспособного, но еще непросиженного молодняка, так как здоровый, но недавно вылупившийся молодняк имеет некондиционный внешний вид: неустойчив на ногах; живот увеличен, отвислый; пух плохо обсохший, нераспутившийся (таблица 3).

Таблица 3. – Оценка выведенного молодняка

Группа	Кондиционный молодняк, шт.	Некондиционный молодняк (слабые), шт.	Калеки, шт.
Контрольная	150	20	4
Опытная	170	13	2

Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование препарата «Глютекса» в антисептической обработке инкубационных яиц оказало влияние на качество выведенного молодняка. По полученным результатам видно, что кондиционного молодняка в опытной группе было получено на 20 голов больше, чем в контрольной. При контроле качества молодняка слабых и калек в контрольных группах оказалось на 7 и 2 головы больше, чем в опытных.

Дополнением к биологическому контролю является оценка молодняка в период выращивания. Наблюдение за молодняком ведется в течение первых 10 дней жизни. При учете сохранности молодняка и прироста его живой массы за период 48 часов после вылупления установлено, что изучаемые показатели в опытной группе были больше, чем в контрольной на 3,05% и 1,5 г соответственно.

В связи с этим, мы предлагаем использование дезинфицианта «Глютекс» в антисептической обработке инкубационных яиц, так как он оказывает большое влияние на обеззараживание поверхности яиц.

ЛИТЕРАТУРА

- Бикташев Х.Х. Качество яиц гусынь при добавлении им в рацион ферментных препаратов / Х.Х. Бикташев, О.Ю. Ежова, В.А. Корнилова, М.Г. Маслов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2007. - №1(13). - С. 147-149.
- Ежова О. Пробиотики и пребиотики в бройлерном производстве / О. Ежова, А. Сенько, Ю. Габзалирова // Комбикорма - 2009. - №5. - С. 67-68.
- Куликов Е.В. Химический состав костей скелета цесарок / Е.В. Куликов, Е.Д. Сотникова, В.И. Косилов [и др.] // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2016. - №1(57). - С. 205 – 208.
- Ежова О.Ю. Эффективность антисептического препарата «Монклавит-1» в инкубации яиц / О.Ю. Ежова, В.И. Косилов, Д.С. Вильвер [и др.]. // Актуальные вопросы биотехнологии и ветеринарной медицины: матер.национал. науч. конф. Института ветеринарной медицины. Челябинск: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2018. - С. 90-96.
- Сизова Е.А. Сравнительные испытания ультрадисперсного сплава солей Cu и Zn как источников микроэлементов в кормлении цыплят-бройлеров / Е.А. Сизова, С.А. Мирошников, С.В. Лебедев [и др.] // Сельскохозяйственная биология. - 2018. - Т.33. - №2. - С. 393-403.
- Галина Ч.Р., Гадиев Р.Р., Косилов В.И. Результаты гибридизации в гусеводстве // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2018. № 5 (73). С. 265 – 268.
- Ежова О. Эффективность антисептического препарата Монклавит-1 в инкубации яиц/ О. Ежова, В. Косилов, Д. Вильвер [и др.] // Ветеринария сельскохозяйственных животных. 2018

АННОТАЦИЯ

АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

Основной целью проведенных исследований является изучение влияния обработки инкубационных яиц уток бактерицидным средством «Глютекс». Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование препарата «Глютекса» в антисептической обработке инкубационных яиц оказало влияние на качество выведенного молодняка. Кондиционного молодняка в опытной группе было получено на 20 голов больше, чем в контрольной. При контроле качества молодняка слабых и калек в контрольной группе оказалось на 7 и 2 головы больше, чем в опытной.

АННОТАЦИЯ КОРКАРДИ АНТИСЕПТИКИИ ТУХМХОИ ИНСУКАТСИОНИИ ПАРАНДАХОИ КИШОВАРЗЙ

Мақсади асосии таҳқиқоти гузаронидашуда аз омӯхтани таъсири коркарди тухмҳои инкубатсионии мурғобихо бо маҳлули бактериявии «Глютекс» иборат мебошад. Натиҷаҳои ба даст омада аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки истифодабарии препарати «Глютекс» барои коркарди антисептики тухмҳои инкубатсионӣ ба сифати чӯчаҳои аз тухм баромада таъсири мусбӣ мерасонад. Дар гурӯҳи таҷрибавӣ нисбат ба гурӯҳи назоратӣ 20 сар зиёд чӯчаҳои ба талабот ҷавобгӯ гирифташудааст. Ҳангоми

назоратнамудани сифати чӯчаҳо маълум шуд, ки дар гурӯҳи назоратӣ шумораи чӯчаҳои сустинкишофёфта ва маслуқ, нисбат ба гурӯҳи таҷрибавӣ 7 ва 2 сар зиёд мебошад.

ANNOTATION ANTISEPTIC TREATMENT OF INCUBATION EGGS OF AGRICULTURAL POULTRY

The Main objective of the research is to study the influence of processing of hatching eggs of duck's bactericide "Glutex". The results indicate that the use of the drug "Glutexo" in the antiseptic treatment of hatching eggs had an impact on the quality of the extracted young. Condition of calves in the experimental group received 20 more goals than in the control. When quality control is weak and crippled youngsters in the control group was 7 and 2 heads more than experienced.

Key words: *poultry breeding, incubation eggs, preparation "Glutex," hatchability, conditioned young.*

УДК 636.082.1

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ РАЗНОЙ КРОВНОСТИ ТАДЖИКСКОГО ТИПА ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВ ИМ. Б.МАХСУД Б.ГАФУРОВСКОГО РАЙОНА

Рузиев Т.Б.-профессор, Риоева Н.Г.-соискатель,

Рахматов Х.Г.-к.с.-х. н., ТАУ им Ш. Шотемур

Ключевые слова: *продуктивность, кровность, молоко, жирность, таджикская черно-пестрая порода, сухое вещество, молочный сахар, селекция, коэффициент корреляции.*

В молочном скотоводстве основные хозяйственые показатели по которым ведется селекционная работа-это кратность доения, жирность и скорость молокоотдачи.

В зарубежной и отечественной литературе отмечается, что использование голштинских быков на коровах черно-пестрого скота повышает продуктивные качества скота. В некоторых исследованиях [1,2] отмечают, что продуктивность помесей зависит от их кровности, также отмечается, что с увеличением кровности повышается молочная продуктивность.

Для определения лучших генотипов таджикского типа черно-пестрой породы, в производственно - кооперативном хозяйстве «Дехканское хозяйство Бободжон Махсут» Б.Гафуровского района коров распределили на 3 группы. Коровы находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Подопытные коровы были примерно одинакового возраста. Разница по удою между группами составила 3 месяца, также учитывалась живая масса и физиологические особенности животных.

В связи с тем, что хозяйство с 2000 года занимается выращиванием скота таджикского типа черно-пестрой породы и более 30 лет использует быков голштинской породы, мы поставили задачу изучить молочную продуктивность у высококровных коров (1/2,3/4,7/8) по голштинской породе.

Молочную продуктивность коров определяли путём проведения контрольной дойки (табл. 1).

Таблица 1 - Показатели молочной продуктивности коров разного происхождения

Показатель	Группы					
	I		II		III	
	Удой,кг	CV, %	Удой,кг	CV, %	Удой,кг	CV, %
Продолжительность лактации, день	296±4,1	4,3	291±3,7	4,0	298±3,9	4,7
Удой за лактацию, кг	3620±67	17,2	3850±83	14,9	3648±73	16,8
Среднесуточный удой, кг	12,2±0,66	14,6	13,2±0,73	13,8	12,2±0,54	14,7
Жирность, %	4,11±0,04	4,9	4,12±0,03	5,0	4,08±0,02	4,7
Молочный жир, кг	148,7±21,4	2,7	158,6±17,6	2,0	148,8±20,4	3,2
Молоко базисное, кг	4132 ±87	9,8	4299 ±69	10,2	4134±82	11,6
Белок, %	3,19±0,01	2,1	3,13±0,01	1,9	3,05±0,02	2,3
Молочный белок, кг	115,4±7,6	3,0	120,5±6,8	2,6	111,2±5,9	1,8

СОМО, %	8,55±0,05	3,8	8,60±0,03	4,2	8,30±0,02	3,5
Сухое вещество, %	13,00±0,04	4,9	13,02±0,03	4,5	12,38±0,06	5,3
Молочный сахар, %	4,61±0,04	2,5	4,56±0,04	3,0	4,52±0,04	3,2
Калорийность молока, кал.	684,2±12,4	12,2	680,8±21,5	9,8	672,5±18,7	10,4

Как видно по таблице, группы между собой отличаются по продуктивности. Высокая молочная продуктивность намечается у коров II-ой группы. Они по этому показателю превосходили коров I-ой группы на 230 кг ($P>0,999$) и III -ей группы на 202 кг ($P>0,999$).

По среднесуточному удою, также подопытные коровы II-ой группы, по сравнению с коровами I-ой и III-ей группы, на 1 кг были лучше. Все полученные удои за день, декаду, месяц и за лактацию можно показать по лактационной кривой (рис. 1).

Состав молока, определяет биологическое качество и калорийность молока, и влияет на технологический процесс и готовую продукцию. Исследования показывают, что в среднем за лактацию между группами, сухое вещество, жир, лактоза, минеральные вещества в опытных группах на высоком уровне (табл. 2).

Молоко коров хозяйства имеет высокий уровень жирности. Это связано, с тем что с 1995 года на коровах черно-пестрой породы использовали быков голландской породы. Коровы таджикского типа черно-пестрой породы унаследовали высокий показатель жирности в молоке от быков голландской породы.

Таблица 2. – Химический состав молока коров разной кровности

Показатели	Группы		
	I	II	III
Сухое вещество, %	12,66 ±0,115	12,66 ±0,83	12,45±0,86
СОМО, %	8,55±0,72	8,60±0,63	8,30±0,70
Жир, %	4,11±0,102	4,12±0,64	4,08±0,58
Общий белок, %	3,19±0,33	3,13±0,29	3,05±0,32
Лактоза, %	4,65±0,41	4,72±0,33	4,69±0,45
Зола, %	0,71±0,06	0,69±0,08	0,63±0,07
Плотность, (°A)	28,8±0,23	28,6±0,27	28,7±0,31
Кислотность (T°)	16,4±0,07	16,3±0,13	16,9±0,11
Активная кислотность, (pH)	6,66±0,02	6,68±0,02	6,65±0,01

Кроме этого всё поголовье черно-пестрого скота Согдийской области было перекрыто быками зебу.

По жирности молока, между группами наблюдаются различия. Коровы II группы показали самый высокий результат среди подопытных групп. Они по этому показателю превосходили коров I-ой группы на 0,1 % и III-ей группы на 0,04% ($P>0,99$). Здесь также видно, что у высококровных животных жирность молока снижается. Молочный жир по группам составил: 148,7; 158,6 и 148,8 кг. Здесь также коровы II -ой группы были лучшими, по сравнению с I-ой группой, на 9,9 кг ($P>0,99$) и по сравнению с III-ей группой - на 9,8 кг ($P>0,999$) (рис. 2).

При переводе на базисную жирность явно видно преимущество коров II -ой группы. Они по этому показателю превосходили коров I-ой группы на 167 кг ($P>0,999$) и коров III-ей группы - на 165 кг ($P>0,999$).

В составе молока у коров I-ой и II-ой группы по содержанию СОМО, сухого вещества и молочного сахара наблюдаются различия. Все эти показатели в III-ей группе ниже по сравнению с I-ой и II-ой группами. По составу СОМО коровы I-ой группы -0,25 %, II-ой группы -0,30 % ($P>0,99$), сухое вещество и молочный сахар, соответственно 0,78 и 0,84 % ($P>0,99$); 0,09 и 0,04 % имели преимущество.

Наряду с селекционными показателями, белковость также является важным показателем. В опытных группах этот показатель также неустойчив. От 3,05 % в III-ей группе до 3,19 в I-ой группе. Этот показатель был лучше у животных I-ой группы. Они, превосходили коров II-ой группы на 0,6 % и III -ей группы на 0,14 %. По молочному белку

первое место занимали коровы II -ой группы - 120,5 кг. Они по сравнению с коровами I-ой группы (5,1 кг) ($P>0,99$) и III-ей (9,3 кг) ($P>0,999$), были лучшими (рис. 3).

Корреляционная связь между показателями молочной продуктивности коров, при создании стада, типов и пород необходима.

Многие исследователи считают, что связь между молочной продуктивностью и жирностью отрицательная. Они [3,4] считают, что только при ведении селекционной работы можно отстранить эти недостатки.

По мнению некоторых исследователей, [5,6], в стадах, которые завезли с Германии в СССР корреляционная связь полностью отсутствовала. В литературах конкретных сведений о взаимосвязи состава молока, жира и белка не приводятся. Некоторые ученые считают, что лучшем будет, в будущем, вести селекцию по увеличению белка в молоке.

По нашим данным, взаимосвязь между удоем и жирностью молока в зависимости от кровности, составляет от -0,187 до -0,394, между удоем и белком от -0,128 до -0,287, между жиром и белком от -0,123 до -0,288 (табл.3).

Таблица 3 – Коэффициент корреляции между показателями молочной продуктивности коров разной кровности

Группы	Количество	Удой, кг	В молоке содержится		Коэффициент корреляция		
			жир, %	белок, %	удой-жир	удой – белок	жир- белок
I	12	3620	4,11	3,19	- 0,187	- 0,165	- 0,199
II	12	3850	4,12	3,13	- 0,256	- 0,128	- 0,123
III	12	3648	4,08	3,05	- 0,394	- 0287	- 0,288

Мы также определяли коэффициент постоянства удоя, который по группам имел различия. Данный показатель по группам составил, соответственно 82,7; 82,1 и 82,8. Самый высокий показатель был у коров II-ой группы. Они по сравнению с коровами I-ой группы -20,2 кг ($P>0,99$) и коров III-ей группы-24,3 кг ($P>0,99$), были больше (табл.4).

Таблица 4 Коэффициент постоянства удоя и коэффициент молочности у коров разной кровности

Группы	Коэффициент постоянства удоя, %	Коэффициент молочности, кг
I	82,7±4,23	790,3±23,8
II	82,1±3,12	810,5±26,8
III	82,8±3,65	786,2±31,5




Рис.1. Лактационная кривая коров разной кровности




Рис. 2. Жирность молока коров разной кровности




Рис. 3. Белковость молока коров разной кровности

ЛИТЕРАТУРА

1. Басонов О.А. Молочная продуктивность голштинизированного черно-пестрого скота / О.А.Басонов, Н.В.Воробьева, М.Е.Тайгунов, С.С.Басонова // Зоотехния. - №7. -2010. –С.15-17.
2. Шишкин А.В. Рост, развитие и реализация племенного молодняка в племзаводе «Пушкинское» / А.В.Шишкин, Н.П.Шкилев, Л.Л.Коваль, Т.П.Логинова // Зоотехния. - №7. -2010. –С.20-23.
3. Карнаухов Ю.А. Влияния генотипа коров на молочную продуктивность / Ю.А.Карнаухов // Зоотехния. -№ 11. –«011. – С. 2-3.
4. Новиков В.М. Сравнительная оценка животных вазузского типа сычев-ской породы по экстерьерным и продуктивным качествам / В.М.Новиков, В.И.Листратенков, В.М.Тюриков //Зоотехния. - №11. – 2011. С. 3-4.
5. Лященко В.В. Молочная продуктивность и качество молока голштинских коров-первотелок разной селекции/ В.В.Лященко, И.В.Ситников // Зоотехния. -№9. – 2013. – С.18-19.
6. Морозова Н.И. Молочная продуктивность голштинских коров в условиях мегафермы и реконструированного молочного комплекса / Н.И. Морозова, Ф.А.Мусаев, С.Р.Подоль, М.А.Улькина // Зоотехния. -№ 9. – 2013. –С.20-21.

АННОТАЦИЯ

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ РАЗНОЙ КРОВНОСТИ ТАДЖИКСКОГО ТИПА ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВ ИМ. Б.МАХСУД Б.ГАФУРОВСКОГО РАЙОНА

В статье представлены результаты исследований молочной продуктивности коров таджикского типа черно-пестрой породы разной кровности. Установлено, что в дехканском хозяйстве им. Б. Махсуд, коровы $\frac{3}{4}$ -кровности имеют большую молочную продуктивность. Они, по сравнению с коровами $\frac{1}{2}$ -кровности, на 230 кг и с коровами 7/8 кровности на 202 кг молока имели превосходство.

АННОТАЦИЯ

МАҲСУЛНОКИИ ШИРИИ МОДОГОВҲОИ ХУННОКИАШОН ГУНОГУН ДАР ШАРОИТИ ХОҶАГИИ Б.МАХСУД НОҲИЯИ Б.ГАФУРОВ

Дар мақола сухан дар бораи маҳсулнокии шири говҳои типи тоҷикии зоти ситёҳалои хуннокиашон гуногун меравад. Муайян карда шудааст, ки дар хоҷагии дехқонии ба номи Б. Махсуд модаговҳое, ки хуннокии $\frac{3}{4}$ -и голштинӣ доранд, маҳсулнокиашон баланд аст. Онҳо нисбати модаговҳои $\frac{1}{2}$ -хундошта 230 кг ва нисбати 7/8-хундошта 202 кг зиёд шир додаанд.

Калимаҳои қалидӣ: маҳсулнокӣ, хуннокӣ, шир, равғанокӣ, зоти тоҷикии сиё-ало, модаи хушк, қанди шир, селексия, коэффициент коррелятсия.

ANNOTATION

MILK PRODUCTIVITY OF BLACK-AND-WHITE TAJIK TYPE COWS OF DIFFERENT BLOODS IN THE FARM CONDITIONS OF THE NAMED AFTER B. MAHSUD B. OF GAFUROV DISTRICT

The article deals with the milk productivity of Tajik type cows of black and white breed of different blood. It was found that in the dekhkan farm named after B. Mahsud, $\frac{3}{4}$ -blood cows have a high milk yield. They were superior in comparison with cows of $\frac{1}{2}$ -blood, the blood at 230 kg and with cows of 7/8 blood at 202 kg of milk.

Key words: productivity, bloodiness, milk, fat content, Tajik black-and-white breed, dry matter, milk sugar, selection, correlation coefficient.

УДК 636.

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ КОРМОВЫХ РАЦИОНОВ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ

**Байгенов Ф.Н., к.сх.н., Шомуродова З.М., к.сх.н., Институт животноводства ТАСХН,
Садиров М.З., ст. препод. ИТМИ г. Куляб**

Ключевые слова: коровы, таджикский тип черно-пестрой породы, силос, мочевина, молочная продуктивность.

Введение. Одной из главных задач науки о кормлении сельскохозяйственных животных является разработка типовых, сбалансированных по энергии, питательности и витаминно-минеральным веществам рационов. При разработке типовых рационов необходимо учитывать современные достижения науки, и прежде всего, детализированные нормы кормления животных Калашников А.П., 1998; Мысик А.Т., 2007. В условиях республики основой кормовых рационов молочного скота в зимний период являются сено, силос, свекла и концентраты. Известно, что перечень кормов, включаемых в состав рациона, а также их соотношение, в основном, зависит от природно-климатических условий разных зон и регионов. Конкретные условия отдельных зон требуют разработать разные типы кормления и типовых рационов для животных (А.П. Калашников, 1998, 2007; А.П. Калашников и др., 1999, 2000, 2003; А.Т. Мысик, 2007). Полноценное и эффективное кормление возможно при разработке адаптивной системы кормления, которая учитывает местные условия кормопроизводства (А.И. Евстратов и др., 2003; В.В. Лимонов и др., 2010; И.О. Кирнос и др., 2011; А.В. Якимов и др., 2011).

Цель. Целью исследования, являлось изучение различных по структуре кормов рационов на показатели: молочной продуктивности, переваримость питательных и усвоемость минеральных веществ корма, и показатели крови.

Материал и методы исследований Научно-хозяйственные исследования проведены в условиях кооперативного племенного хозяйства им. Латифа Муродова, Гиссарского района Республики Таджикистан в зимний период.

При проведении исследований соблюдался принцип аналогов, с учетом возраста в лактациях, состояния здоровья, уровня молочной продуктивности, жирности молока, живой массы, даты отела, и физиологического состояния были сформированы 3 группы коров таджикского типа черно-пестрой породы по 10 голов в каждой. Для подопытных коров рационы составлены в зависимости от живой массы, упитанности, молочной продуктивности, возраста и физиологического состояния организма.

Количество поедаемых кормов подопытными коровами определялось каждый месяц, в течение двух смежных дней путём взвешивания заданных кормов и их остатков, определяли фактическое потребление кормов, а в период балансового опыта, который проводили на трёх животных с каждой группы в период третьего месяца лактации согласно общепринятой методике – ежедневно.

На основе химического анализа расчётным путём устанавливали питательную ценность изучаемых кормов по общепринятым методикам зоотехнического анализа в комплексной аналитической лаборатории Национального ветеринарного диагностического центра (НВЦД) г. Душанбе.

Молочную продуктивность определяли ежедневным учётом молока, ежедекадными контрольными дойками - характер лактационной кривой, один раз в месяц содержание жира - с помощью прибора «Лактомер».

Разница в кормление между группами состояла в том, что в рационах коров согласно схеме, было разное соотношение кормов таблица-1.

В течение всего опыта велся индивидуальный ежедневный учёт скормливаемых кормов и их остатков, ежедневный учет надоя молока ежедекадное определение содержания жира в молоке.

Опыт продолжался 100 дней зимнего периода.

Таблица 1 - Схема опытов

Группа	Соотношение кормов в % питательности				
	концентраты	грубые	Сочные всего	в том числе	
				силос	свекла
I	20	-	80	60	20
II	20	10	70	60	10
III	20	20	60	50	10

Результаты исследований. За период проведения опыта животные было скормлено следующее количества кормов таблице 2.

Таблица 2 - Затраты кормов подопытных животных

Группы	Кормовых единиц всего	В том числе в % по питательности			
		Концентраты	сено	силос	свекла
I	1950	21,0	-	56,5	22,5
II	1870	21,0	8,5	58,0	12,5
III	1920	21,5	16,0	50,0	12,5

Как видно, предусмотренная планом схема опыта была выдержанна.

Животные всех групп потребляли примерно одинаковое количество питательных веществ.

Отмеченная разница в потреблении питательных веществ между группами объясняется неполным поеданием грубых кормов животными второй и третьей группы.

Показатели молочной продуктивности коров за опытный период представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Характеристика молочной продуктивности

Показатели	Группы		
	I	II	III
Удой молока натуральной жирности, кг	2690,1	2807,1	2768,0
Среднесуточный удой молока фактической жирности, кг	26,90±0,81	28,07±0,84	27,68±0,71
Содержание жира в молоке, %	3,75±0,05	3,72±0,02	3,73,01
Удой молока в пересчете на 4 %-ную жирность, кг	2521,2	2611,7	2551,1
Среднесуточный удой молока в пересчете на 4 %-ную жирность, кг	25,21±0,78	26,12±0,81	25,51±0,73

Как приведенных из данных, животные всех подопытных групп имели весьма близкие показатели молочной продуктивности.

Разница в валовом надое молока в пределах групп составляет всего 2-4% а при, расчётах на молоко с содержанием 4% жира практически отсутствует.

За опытный период жирность молока у животных I опытной группы не изменился, II группы увеличилась на 0,11%, III группа на 0,06%.

Затраты корма на 1л молока с содержанием 4% жира составило в I группе 0,77, во II группе-0,75, в третей-0,74 кормовых единиц.

По затратам кормов на единицу продукции молока разница в пределах групп была незначительна. Отмечено небольшое преимущество по этому показателю у животных получавших грубые корма.

Опыт по переваримости питательных веществ рационов, обмену азота, кальция и фосфора был проведен на животных I и III группы.

В период проведение опыта по переваримости, животные I группы получали концентраты, силос и сахарную свеклу, III группы те же корма и дополнительно сено естественное.

Таблица 4 - Коэффициенты переваримости

Группы	протеин	жир	клетчатка	БЭВ
I	65,50	74,60	56,94	76,60
II	63,02	62,39	55,44	69,37

Как видно, животные I группы, получавшие рационы без включения грубых кормов, но с большим количеством сахарной свеклы переваривали лучше жир и без азотистые вещества рационов и имели некоторое преимущество по переваримости протеина и клетчатки.

Использование протеина кормов для отложения в теле и на производства молока у животных обеих групп было практически одинаковым (32,1% 30, 57%).

Из использованных количеств протеина животные I группы на производства молока расходовали 52,8%, III группы 56,0%.

В подготовительный и учётный периоды у животных всех групп изучались морфологические и биохимические показатели крови.

Таблица 5 - Изменение показателей крови подопытных животных

Группы	Гемоглобин ед. САЛИ	Эритроциты, млн.	Лейко- циты	Са, мг %	P, мг %	Резерв ще- лоч. мг %	Каротин, мг %
Декабрь							
I	54,5	4,877	8,91	11,40	4,33	434	0,41
II	49,8	6,060	10,55	11,88	6,33	418	0,56
III	57,5	5,686	11,35	11,57	5,47	439	0,62
Февраль							
I	41,3	5,031	11,07	11,88	4,84	397	--
II	45,7	5,031	9,48	12,80	4,81	405	0,29
III	46,4	5,663	7,95	11,00	4,04	407	0,29
Март							
I	50	5,246	8,97	12,50	5,27	371	0,29
II	47	4,820	10,99	12,03	5,93	363	0,36
III	48	5,210	10,04	13,20	5,76	357	0,39

Из таблицы видно, что показатели крови подопытных животных были в пределах физиологической нормы.

Содержание гемоглобина и резервной щелочности крови в летний период выше, чем в зимний период.

Характерной закономерности в изменении показателей крови в пределах подопытных групп животных не отмечено. В период опытов животные всех групп с февраля по апрель получали кукурузный силос, обогащенный мочевиной в количестве 3,5 кг на 1 тонну сырца.

При включении силоса с мочевиной резко повысилась его поедаемость, и снизились остатки, по сравнению с периодом, когда животные получали силос, не обогащенный мочевиной. Несмотря на то, что в период скармливания силоса с мочевиной животные находились на 6-7 месяцах лактации, суточный надой молока у них повысился в среднем на 3-6% по сравнению с периодом, когда они потребляли обычный кукурузный силос и были на 4-5 месяцах лактации.

Обобщая результаты опыта по влиянию различных по составу рационов на изменение молочной продуктивности и оплату у коров черно-пестрой пород можно прийти к заключению что:

Выводы. а) испытанные в опыте типы кормления с включением 20% концентратов, 10-20% грубых и 60-80% сочных кормов оказали практически одинаковые действие на показатели надоев молока и затрат кормов на 1 кг молока.

У всех животных отмечены удовлетворительные показатели по затратам кормов на единицу молочной продукции составляющие 1,0-1,07 кормовых единиц на 1 кг молока с содержанием 4% жира.

б) Силособогащенный мочевиной поедается животными в большем количестве, остатки силоса при скармливании значительно сокращаются.

Молочная продуктивность коров при этом выше, чем при скармливании обычного силоса.

в) содержание каротина в крови подопытных животных всех групп в зимний период ниже физиологической нормы. Для улучшения витаминного питания коров требуется включение витаминных препаратов или витаминной травяной муки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев А.А. Молочная продуктивность и качество молока коров при использовании в рационах силоса из суданской травы / А.А. Андреев, А.А. Расстрегин // Зоотехния. – 2007. - № 2. – С. 23-24.
2. Аникин А.С. Принципы нормирования потребностей в протеине для дойных коров / А.С. Аникин, Р.В. Некрасов, Н.Г. Первов, А.Т. Мысик // Зоотехния. – 2012. - № 9. – С. 5-7.
3. Баканов В.Н. Кормление сельскохозяйственных животных / В.Н. Баканов, В.К. Менькин – М.: Агропромиздат, 1989. – 511 с.
4. Барабанщиков Н.В. Молочное дело / Н.В. Барабанщиков. – М.: Колос, 1983. – С. 114-123.
5. Батуева Т.И. К вопросу о влиянии разного уровня протеинового питания на состав и технологические свойства молока коров черно-пестрой породы / Т.И. Батуева, В.И. Лобанцева // Труды Уральского НИИ сельского хозяйства. – Том 11. – 1972. – С. 267-271.
6. Беднягин Ф.И. Нормирование терморегуляционных процессов в организме сельскохозяйственных животных в целях повышения их продуктивности / Ф.И. Беднягин // Регуляция обмена тепла и других функций у сельскохозяйственных животных в условиях высоких температур: Сборник научных трудов Краснодарского СХИ. – Краснодар, 1960. – С. 35-38.
7. Бобков А.А. Влияние зерна малоалкалоидного люпина на физиологическое состояние и молочную продуктивность коров / А.А. Бобков, А.А. Менькова, Г.Н. Бобкова // Зоотехния. – 2007. - № 5. – С. 12-13.
8. Богданов Г.А. Кормление сельскохозяйственных животных / Г.А. Богданов. – М.: Агропромиздат, 1990. – 624 с.
9. Бойко А.А. Консервирование кормов / А.А. Бойко. – М.: Россельхозиздат, 1960. – С. 59-60.
10. Боярский Л.Г. Эффективность использования ячменно-горохового зерносенажа при доращивании и откорме бычков / Л.Г. Боярский, А.Е. Бадан // Зоотехния, 2000. - № 12. – С. 14-15.

АННОТАЦИЯ

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ КОРМОВЫХ РАЦИОНОВ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ

Испытанные в опыте типы кормления с включением 20% концентратов, 10-20% грубых и 60-80% сочных кормов оказали практически одинаковые действие на показатели надоев молока и затрат кормов на 1 кг молока.

У всех животных отмечены удовлетворительные показатели по затратам кормов на единицу молочной продукции составляющие 1,0-1,07 кормовых единиц на 1 кг молока с содержанием 4% жира

АННОТАЦИЯ ТАЪСИРИ СТРУКТУРАҲОИ РАТСИОНҲОИ ХЎРОКӢ БА МАҲСУЛНОКИИ ШИРИИ МОДАГОВҲО

Таҷрибаҳо оид ба типҳои хӯронидан бо иловаи 20% хӯрокҳои концентратӣ, 10-20% хӯрокҳои дурушт ва 60-80% хӯрокҳои сершира амалан ба нишондоди ширҷӯши ва сарфи хӯрок ба 1кг шир таъсири яхела расониданро нишон дод.

Дар хӯронидани ҳама чорвоҳо нишондоди қаноатбахши сарфи хӯрока ба воҳиди маҳсулнокии ширӣ қайд карда шуд ва 1.0-1,07 воҳиди хӯрока ба 1кг шир бо равғаннокии 4%-ро ташкил намуд.

Калимаҳои қалидӣ: говҳои типи тоҷикии зоти сиёҳ-ало, силос, мочевина, маҳсулнокии ширӣ.

ANNOTATION THE INFLUENCE OF THE STRUCTURE OF FEED RATIONS ON DAIRY PRODUCTIVITY OF COWS

The types of feeding tested in the experiment, including 20% concentrates, 10-20% coarse and 60-80% succulent feeds, had practically the same effect on milk yield and feed consumption per 1 kg of milk.

All animals showed satisfactory rates for feed costs per unit of dairy products, which are 1.0-1.07 feed units per 1 kg of milk with a content of 4% fat.

Key words: cows, Tajik type of black-motley breed, silo, urea, milk productivity.

ТДУ 638. 124. 228

ЗИМИСТОНГУЗАРОНИИ ЗАНБЎРОНИ АСАЛ ВА САРФИ ХЎРОКА, ДАР ШАРОИТИ НОҲИЯИ КЎШОНИЁНИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН.

Ҷӯрабоева Ҳ.Н. - унвончӯйи Институти чорводорӣ ва чорогоҳи АИҚТ

Калимаҳои қалидӣ: зимистонгузаронӣ, шаҳд, гарди гул, афзоишёбӣ, модарзанбӯр, экология, гардгиzo, ҳарорат, равғаннокӣ, кирмина.

Занбӯриасалпарварӣ яке аз соҳаҳои кишоварзӣ ба ҳисоб рафта барои гардолудкунии растаниҳои энтомофилӣ хизмат менамояд. Иқлими Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз растаниҳо ва гулу гиёҳҳои гуногун бой мебошад, барои парвариш ва пешрафти минбаъдаи соҳаи занбӯриасалпарварӣ тамоми шароитҳоро доро мебошад. Растаниҳои шаҳддиҳандаи табиати мо, ки ҳаёти занбӯрон аз онҳо вобаста аст, хеле зиёд ва гуногун буда, қобилияти бо шаҳд ва гард таъмин намудани оилаҳои сершумори занбӯрони асалро доранд. Бинобар ин аз ин имконияту шароитҳои мавҷуда бо истифода аз дастовардҳои илмии занбӯриасалпарварӣ пешрафту тараққиёти минбаъдаи соҳаро таъмин намоянд [2].

Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки тараққиёти соҳаи занбӯриасалпарварӣ аз якчанд омилҳо вобастагӣ дорад. Маҳсусан таъсири омилҳои экологию биологиро ба афзоишёбӣ ва маҳсулнокии оилаҳои занбӯрони асал бояд дар мадди назар гирифт. Асоси нигоҳ доштани оилаҳои занбӯрони асал ба даст овардани асал, мум, гарди гул, ширеш, шири модарзанбӯр ва ғайра мебошад, ки онҳо хусусияти шифобахшӣ дошта, ҳамчун маводи доруворӣ ва гизӣ мавриди ниёзи мардум қарор доранд.

Мақсади асосии таҷрибаҳои гузаронидай мо вобаста ба таъсири омилҳои экологӣ-биологӣ ба хусусиятҳои тухмгузории модарзанбӯр, зимистонгузаронии оилаҳои занбӯрони асал, афзоишёбии оилаҳо ва хусусиятҳои физиологии занбӯрон дар шароити ноҳияи Кӯшониёни вилояти Хатлон маълумотҳои дақикро нишон доданд.

Тахқиқотҳои илмӣ дар хоҷагии занбӯриасалпарварии ба номи «Файзали Саидов» ва хоҷагии фермерии «Бекмуродов М». - и ноҳияи Кӯшониёни вилояти Хатлон дар солҳои 2017 - 2019 гузаронида шудаанд.

Кори илмӣ мувоғики усулҳои коркарда баромадаи Академияи илмҳои кишоварзии ба номи Тимирязеви Федератсияи Россия гузаронида шуд. Бо ин мақсад 3 гурӯҳи оилаи занбӯронро, ки ҳар гурӯҳ аз 10 оилаи занбӯр иборат буд, мавриди омӯзиш қарор додем. Ҳамаи гурӯҳҳои тахқиқотӣ ва назоратӣ дар вақти ташкил намудан аз 2 кг занбӯр, 5 кг ҳӯрок, модарзанбӯрони яксола, насли пӯшида дар як шон, насли кушода дар 0,5 шон иборат буданд. Оилаи занбӯрон дар қандуи хобидаи 16- чаҳорҷӯбагӣ нигоҳ дошта мешудаанд.

Маҳсулнокӣ ва тараққиёти занбӯри асал ба шароити зимистонгузаронӣ вобастагии қалон дорад. Тайёр кардани оилаҳо ба фасли зимистон аз занбӯрпарвар заҳмату дикқати чиддиро талаб мекунад. [1].

Нигоҳдории занбӯри асал дар фасли зимистон аз намуди ҳӯрока иваз намудани он бо ҳӯроки хушсифат вобаста мебошад. Дигар намуди пешгирии занбӯрон аз талафёбӣ таъмин намудани оила бо роҳи истифодаи таъмини об дар дохили занбӯрқуттӣ, ки занбӯр пас аз истифодаи асали шакаракдор бояд об истеъмол намояд. [3].

Натиҷаҳои тахқиқотҳои илмии гузаронидаи мо оид ба зимистонгузаронӣ нишон медиҳанд, ки оилаи пурқудрат нисбати оилаи камқудрат зимистонро беҳтар мегузаронад. Масалан, дар оилаи занбӯре, ки вазни 0,5 кг ё 5000 дона занбӯр дорад, сарфи ҳӯрока назар ба оилаи занбӯри 1 кг ё 10 ҳазор дона буда, то 86,7% зиёдтар аст. Аз ин лиҳоз, дар занбӯрҷой нигоҳ доштани оилаи пурқудрат ба манфиати кор мебошад.

Бояд қайд намоем, ки бораи зимистонгузаронӣ ҳавои хунук танҳо ба қисми болоии анбӯҳи занбӯрон таъсир расонида ба маркази анбӯҳ ворид намегардад, чунки дар ин чой ҳарорат аз 12°C баланд буда, бисёр вақт аз 25 то 30 С° мерасад. Занбӯрон бошанд дар ин вақт барои гарм намудан ва гирифтани ҳӯрока такроран чойи худро иваз намуда меистанд.

Барои муайян намудани таъсири ҳарорати ҳаво аз оилаҳои занбӯronи асал дар моҳҳои октябр то моҳи апрел мо то 120 дона занбӯрро ҳамчун намуна гирифта, вазни ҳушк ва тари занбӯр, микдори нитрогени умумӣ, равған ва ферментҳоро муайян намудем. Нишондодҳои зимистонгузаронии оилаҳои занбӯri асал дар ҷадвали 1 нишон дода шудааст.

Ҷадвали 1 - Зимистонгузаронии оилаҳои занбӯronи асал

Гурӯҳ	Фасли сол, оила		Зинда монд бо %	Микдори ҳӯрока, кг		Сарфи ҳӯрока %
	тирамоҳ	баҳор		дар зимистон гузошта шуд	сарф карда шуд	
Назоратӣ	10,0	9,0	90,0	10,2	4,6	45,0
Тахқиқотии 1	10,0	10,0	100,0	10,1	4,3	42,5
Тахқиқотии 2	10,0	9,5	95,0	10,3	4,5	43,7

Дар шароити ноҳияи Кӯшониёни вилояти Хатлон зимистон аз моҳи ноябр то охири моҳи феврал идома мейёбад, аммо нисфи моҳи ноябр ва нисфи моҳи феврал ҳаво гарм шуда, растаниҳои гарддиҳанда гард ва шаҳддиҳанда шаҳд медиҳанд, ки дар оилаҳои занбӯron баъзан солҳо то 2 шон насли рӯйпӯшро дидан мумкин аст.

Аз нишондоди ҷадвали 1 дидар мешавад, ки занбӯronи назоратӣ 90,0 %, тахқиқотии гурӯҳи якум 100 % ва тахқиқотии гурӯҳи дуюм бошад 95,0 % зимистонро аз саргузарониданд, ки ин нишондоди хуб мебошад

Сарфи ҳӯрока вобаста ба моҳҳо муайяншуда дар ҷадвали 2, оварда шудааст.

Чадвали 2 - Сарфи хӯрока вобаста бо моҳҳо

Гурӯҳҳо	Сарфи хӯрока кг				Хамагӣ	Нисбат ба назоратӣ
	Ноябр	Декабр	Январ	Феврал		
Назоратӣ	1,3±0,17	1,1±0,11	1,0±0,14	1,3±0,12	4,7±0,19	100,0
Таҳқиқоти 1	1,4±0,2	1,0±0,15	0,950±0,07	1,5±0,23	4,8±0,22	102,1
Таҳқиқоти 2	1,2±0,27	1,1±0,13	0,980±0,09	1,3±0,25	4,6±0,31	97,9

Чӣ тавре ки аз нишондодҳои ҷадвали 2 маълум мешавад, моҳи ноябр ва феврал сарфи хӯрокаи занбӯрони таҳқиқотии гурӯҳи якум зиёд буда, аз 1,4 то 1,5 кг-ро ташкил додааст, аммо дар моҳи декабру январ бошад, миқдори истифодаи хӯрока то ба 1,0 ва 0,950 кг расид, ки назар ба занбӯрони таҳқиқотии гурӯҳҳои якум, дуюм ва назоратӣ аз 50,0 то 60,0 г кам мебошад. Бояд қайд намоем, ки сарфи ками хӯрока боиси дарозумрии занбӯрон мегардад ва тараққиёти баҳории онҳоро шиддат баҳшида, инчунин аз чунин оилаҳо шумораи оилаҳои занбӯронро зиёд намуда, маҳсулоти зиёд ба даст овардан мумкин аст.

Равғани аъзои бадани занбӯр ба монанди пӯсти тунук дар маркази ҳуҷайра, ки аз моддаҳои захиравӣ равған, гликоген, ва сафедаҳо иборатанд, ҷойгир шудааст. Кирминаи навтавлидшуда дар бадани худ як миқдори ҳуҷайраҳои равғанини хурд дорад, ки дар бадани кирминаҳо дар аввал 0,04 мг дар рӯзиҷиуом бошад то 6 мг ва дар охири кирминағӣ то 17%-ро аз вазни хушӯк ташкил медиҳад. Аз ҳама зиёд равған дар бадани занбӯри корӣ дар натиҷаи истифодаи хӯрокаи гардизо ба вучӯд меояд, ки он ба саршавии фасли зимистон рост меояд ва назар ба тобистон 2,0-2,5 маротиба зиёд мебошад.

Равғанинокии таркиби аъзои бадани занбӯр аз шумораи занбӯри дар лона мавҷудбуда ва ҳарорати берунаю доҳилии қанду вобаста аст. Чӣ қадаре ки занбӯр барои мӯътадил нигоҳ доштани иқлими хурди лона аз гармию сардии зиёд вақтро сарфа намояд, ҳамон қадар равғанинокии бадани ў маҳфуз нигоҳ дошта мешавад.

Нишондоди ҷадвали 3, далели он аст, ки дар сардии моҳҳои январ ва феврал миқдори равғанинокӣ дар организми занбӯр кам гардида, пас аз пайдо гардидани гарди гул дар табиат равғанинокии таркиби организми занбӯрон рӯ ба афзоиш ниҳодааст.

Чадвали 3 - Миқдори равған дар бадани занбӯри асал, дар ҳолати ҳарорати гуногун бо %

Моҳҳо	Занбӯрони назоратӣ			Занбӯрони таҳқиқотии 1, бо			Занбӯрони таҳқиқотии 2, бо		
	6°C 8°C 10°C			6°C 8°C 10°C			6°C 8°C 10°C		
Декабр	10,	9,6	9,7	10,2	9,7	8,8	10,1	10,3	10,0
Январ	8,9	8,5	8,4	9,1	8,6	8,9	9,2	9,4	9,1
Феврал	7,4	7,3	7,3	7,6	7,4	7,2	7,5	7,6	7,3
Март	9,1	9,0	8,8	9,2	8,8	9,2	9,1	9,3	8,9
Апрел	10,4	10,5	10,5	10,7	10,5	10,6	10,5	10,7	10,6

Дар ҳолати муқоиса намудани равғанинокӣ дар ду моҳи зимистон, яъне моҳҳои декабр ва январ, равғанинокии бадани занбӯрон назар ба моҳи феврал, дар ҳарорати 6°C будан қариб 34,2 ва 19,7% зиёд мебошад. Дар 8°C бошад 31,1 ва 16,2%, дар 10°C бошад 22,2 ва 23,6% мебошад. Нишондоди минималии равған дар моҳи феврал, пеш аз фаъол гардидани занбӯрон дида мешавад, ки вобаста ба ҳарорат аз 7,2 то 7,6% мебошад. Чӣ қадаре фоизи равғанинокӣ дар таркиби организми занбӯрон кам бошад, ҳамон қадар тараққиёти баҳории занбӯрон суст ба назар мерасад. Дар ҳолати аз табиат ба лона ворид гаштани гарди гул ва додани хӯрокҳои сергизо, равғанинокии бадани занбӯр боз афзун мегардад. Аз ин лиҳоз, дар моҳи март равғанинокӣ назар ба моҳи феврал ба миқдори 21,0-21,9% зиёд мешавад.

Ҳамин тавр, таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки яке аз омилҳои асосии зимиstonгузаронии оилаҳои занбӯрони асал равғаннокии таркиби организми занбӯрон ба ҳисоб меравад ва тараққиёти баҳории онҳо низ аз чунин моддаҳо вобаста мебошад.

АДАБИЁТ

1. Чупахин, В.И. Стимовит – белково-витаминная, биологически активная подкормка / В.И. Чупахин, Д.Н. Кустря // Пчеловодство. – 2003. – № 1. – С. 31.
2. Шарипов А. Моҳияти биологӣ ва физикии зимиstonгузаронӣ.-/А.Шарипов//. Зимиstonгузаронии занбӯри асал.-Душанбе.2009.-С.6-20.
3. Шарипов А. Занбуриасалпарварӣ дар Тоҷикистон./А.Шарипов//.-Душаенбе.2013.-241-247.

АННОТАСИЯ

ЗИМИSTОНГУЗАРОНИИ ЗАНБŪРОНИ АСАЛ ВА САРФИ ХŪРОКА, ДАР ШАРОИТИ НОҲИЯИ КӮШОНИЁНИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН.

Дар ҳолати зимиstonгузаронии оилаҳои занбӯрони сарфи қами хӯрока ба он оварда мерасонад, ки умри занбӯрон дароз гардида, тараққиёти баҳории онҳо пурвҷ мегардад, ки аз чунин оилаҳо шумораи оилаи занбӯронро зиёд намуда, маҳсулоти зиёдатӣ ба даст овардан мумкин аст. Яке аз омилҳои асосии зимиstonгузаронии оилаҳои занбӯрони асал равғаннокии бадани занбӯрон ба ҳисоб рафта, тараққиёти баҳории он аз ҳолати занбӯр вобаста мебошад. Дар ҳолати муқоиса намудани равғаннокӣ дар ду моҳи зимиston, яъне моҳҳои декабр ва январ, равғаннокии бадани занбӯрон назар ба моҳи феврал, қариб 34,2 ва 19,7% зиёд мебошад. Бе ёрии гарду шаҳди растани тараққиёти оилаҳои занбӯрони асалро ба роҳ мондан ғайриимкон аст, чунки барои насли занбӯр хӯроки сафедадор ба монанди гарди гул барои тарбияи насли то 3-рӯза нақши муҳимро мебозад.

АННОТАЦИЯ

ЗИМОВКА ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ И РАСХОДЫ КОРМОВ В УСЛОВИЯХ КУШОНИЁНСКОГО РАЙОНА ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ

В случае перезимовки пчелиных семей низкое потребление корма продлевает жизнь пчел и усиливает их весеннее развитие, что может увеличить количество пчелиных семей и произвести излишки продуктов. Одним из основных факторов зимовки пчелиных семей является жировой слой пчел, и его весеннее развитие зависит от состояния пчел. Если мы сравним содержание жира в двух зимних месяцах, то есть в декабре и январе, телесный жир пчел примерно на 34,2% и на 19,7% выше, чем в феврале. Без помощи пыльцы растений невозможно развитие пчелиных семей, поскольку белковая пища, такая как пыльца, играет важную роль в развитии личинок 3 дневной сроки.

Ключевые слова: зимовка, нектар, пыльца, активность, матка, экология, перга, температура, жирность, личинка.

ANNOTATION

WINTERING OF BEE COLONIES AND FEED CONSUMPTION IN HE KAUSHONION DISTRICT HE KATLON REGION

In the case of overwintering bee colonies, low feed intake prolongs of the life of bees and increasing their spring development, which can increase the number of bee colonies and produce surplus products. One of the main factors for wintering bee colonies is the fat layer of bees, and its spring development depends on the state of the bees. If we compare the fat content in the two winter months, are December and January, the body fat of bees is about 34.2% and 19.7% higher than in February. Without the help of plant pollen, the development of bee colonies is impossible, since protein foods, such as pollen, have been play an important role in the development of 3 day old larvae.

Key words: wintering, nectar, pollen, activity, uterus, ecology, bee bread, temperature, fat content, larva.

ТДУ 636.32/38.082

**УСУЛХОИ ДОХЛИЗОТИИ МУКАММАЛГАРДОНИИ МАҲСУЛНОКИИ
ГЎСФАНДОНИ ЗОТИ ТОЧИКӢ**

Абдурахимов Х.Ч., аспиранти АИКТ

Калимаҳои калидӣ: гӯсфанд, зот, авлод, гӯшт, равған, паим, дохилизотӣ, ҷуфтикунонӣ, ҷарогоҳ, вазни зинда, ранг, пайдоии, ҷинс, хостагирӣ, навзод, сину-сол, настриг.

Тараққиёти гӯсфандпарварӣ дар Тоҷикистон ба рельеф, ҳусусиятҳои табиию иқлимий ва экологиу ҷуғрофӣ вобастагӣ дорад, зоро зиёда аз 93% ҳудудҳои онро қӯҳҳо ташкил менамоянд ва онҳо дорои мавзеъҳои бузургу табии ҷарогоҳҳои алпӣ ва наздиалпӣ бо амудияти (вертикальность) гуногуни минтақавӣ мебошанд. Ин ҷарогоҳҳо метавонанд бо таври мақсаднок ва самаранок барои парвариши гӯсфандон мавриди истифода қарор гиранд, беҳсозии сифатнокии гӯсфандпарварӣ бошад, дар навбати ҳуд барои баландбардории маҳсулнокӣ ва фоидаоварии он аҳамияти беандоза дорад.

Бояд қайд намуд, ки низоми қабулгардидаи парвариш ва нигоҳубини солонаи ҷарогоҳии гӯсфандон дар мамлакат бо назардошти алафзору марғзори ҳосилнокиаш нисбатан баланд имкон медиҳад, ки аз онҳо маҳсулоти нисбатан арzon ва аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад ба даст оварда шавад.

Аммо ҳолати кунонии гӯсфандпарварӣ, маҳсусан дар шароити ҳозираи гузариши иқтисодиёт ба муносибатҳои бозоргонӣ ҷустуҷӯ ва дарёftи тарзҳо ва усулҳои нави прогрессивиро, ки имкон медиҳанд, зотҳои мавҷударо ҳифз намуда, дар солҳои наздик ба таври умебахш ва намоён саршумори он зиёд карда шуда, сифатҳои зотӣ ва маҳсулнокӣ мукаммал гардонида, инчунин истеҳсоли гӯшти гӯсфанд афзоиш дода шавад, тақозо менамояд.

Корҳои мазкур дар давраи солҳои 200-2015 дар байни саршумори гӯсфандони зоти тоҷикии заводи зотпарварии ба номи Шерназаров ва Парваришгоҳи гӯсфандони зоти тоҷикии ноҳияи Ҳурӯсон иҷро гардида мақсади асосии он баланд бардоштани маҳсулнокии гӯсфандони зоти тоҷикӣ бо роҳи амалӣ соҳтани селексияи дохилизотӣ маҳсуб меёбад.

Маълум аст, ки то соли 1991 дар соҳтори зоти гӯсфандони тоҷикӣ 10 авлод мавҷуд дошт. Аммо дар солҳои охир бо сабаби иҳтисрӯшавии миқдори саршумор ва дар натиҷаи суст гардидани корҳои селексионӣ соҳтори генеалогии ин зот хеле тағиیر ёфт (1,2,3,4,5).

Вобаста ба натиҷаҳои таҳқиқотҳои гузаронидашудаи комиссionӣ маълум гашт, ки дар замони ҳозира дар соҳтори селексионии рамаи гӯсфандон 5 авлод ҳифз ёфтааст.

Таҳлилҳо оид ба омӯхтани маҳсули вазнафзункунӣ, серпашмӣ, сифатнокии паҳм ва ғайраҳо нишон дод, ки ҳоло дар баробари нигоҳ доштани оилаҳои мавҷуда вақти он расидааст, ки бо мақсади сермаҳсул гардонидани баъзе авлодҳо, ки камбудиҳо дақиқ намоён аст, ба монанди авлоди I – кампашм, IV – қадпаст, VIII – дунбаи хурд истифода бо усули ҷуфтикунонии байниавлоди бартараф намуда маҳсулнокии онҳо баданд бардошта шавад.

Бо ин мақсад аз тарафи мо истифодаи ҷуфтикуни байни авлодҳо (авлоди X бо VIII ва I бо IV) гузаронида шудааст.

Дар ҷадвали 1 маълумотҳо оид ба вазни зиндаи авлоди гӯсфандон вобаста аз давраҳои синнусолӣ оварда шудааст.

Чадвали 1 - Вазни зиндаи барраҳои навзод вобаста аз чинс, пайдоиш ва ранги пашм

Чуфтикунонии авлодҳо	Чинс	Навзод		4,5 моҳа	
Хочагии зотпарварии ба номи С.Шерназаров					
Сафед (авлоди X - VIII)	♂	34	5,0	50	38,5
	♀	28	4,6	50	34,5
Сурхча (I-IV)	♂	29	5,0	50	38,2
	♀	31	4,7	50	34,4
Парваришгоҳи гӯсфандони зоти тоҷикӣ					
Сафед (авлоди X - VIII)	♂	25	4,0	36	39,0
	♀	25	3,4	14	34,0
Сурхча (I-IV)	♂	43	3,9	40	39,0
	♀	57	3,3	17	36,0

Чӣ тавре, ки аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 1 дидা мешавад, қӯчқорбарраҳо навзоди авлодҳои муқоисашаванда баробар ва барраҳои модина бошад афзалият дар авлоди I-IV мушоҳида карда мешавад. Дар ҳангоми аз модар чудо намудани барраҳо дар синни 4,5-5,0 моҳагӣ дар хочагии зотпарварии ба номи С.Шерназаров афзалият қӯчқорчаҳо ва бараҳои модинаи авлоди якум ва даҳум – 38,5-34,5 кг ва дар парваришгоҳ бошад вазни зиндаи қӯчкорбараҳо якхела буда, барраҳои модинаи нисбат ба ҳамсолони авлоди X – VIII ба 5,88% зиёд мебошад.

Дар ҷадвали 2 натиҷаи баҳодиҳии ибтидой ба барраҳои навзод, ки дар натиҷаи ҷуфтикунонии авлодҳои гуногун гирифта шудааст, акси худро ёфтааст.

Натиҷаҳои тароши пашми гӯсфандон дар гурӯҳҳои селексионӣ дар ҷадвали 2 акс ёфтааст.

Ҷадвали 2 - Ҷамъбасти пашмтарошии гӯсфандони зоти тоҷикӣ вобаста аз чинс, синну сол ва пайдоиш

Чинс, пайдоиш ва ранги пашм	Тароши пашм, кг		
	саршумор	микдори пашм аз як сар	фарқият
Хочагии зотпарварии ба номи С.Шерназаров			
Қӯчқорҳои сафеди наслдех (авлоди X ва VIII)	10	2,8	2,4-3,2
Қӯчқорбарраҳои сафеди 1 сола (авлоди X ва VIII)	9	1,9	1,8- 2,0
Мешҳои сафед (авлоди X ва VIII)	50	2,1	1,8- 2,3
Модабарраҳои сафеди 1 сола (авлоди X ва VIII)	10	1,9	1,8- 2,0
Қӯчқорҳои сурхчаи наслдех (авлоди I ва IV)	44	2,7	2,5-3,0
Қӯчқорбарраҳои 1 сола (авлоди I ва IV)	9	1,9	1,8-2,0
Мешҳои сурхча (авлоди I ва IV)	200	2,2	2,1-2,4
Модабарраҳои 1 солаи сурх (авлоди I ва IV)	40	2,1	1,9-2,3
Парваришгоҳи гӯсфандони зоти тоҷикӣ			
Қӯчқорҳои сафеди наслдех (авлоди X ва VIII)	10	2,6	1,8-2,8
Қӯчқорбарраҳои сафеди 1 сола (авлоди X ва VIII)	22	1,6	0,8-1,6
Мешҳои сафед (авлоди X ва VIII)	20	1,8	0,8-1,5
Модабарраҳои сафеди 1 сола (авлоди X ва VIII)	15	1,6	1,0-1,6
Қӯчқорҳои сурхчаи наслдех (авлоди I ва IV)	15	2,7	0,8-1,5
Қӯчқорбарраҳои 1 сола (авлоди I ва IV)	17	1,6	1,1-1,7
Мешҳои сурхча (авлоди I ва IV)	35	1,9	1,2-3,0
Модабарраҳои 1 солаи сурх (авлоди I ва IV)	35	1,7	1,2-3,2

Чӣ тавре, ки аз таҳлили нишондиҳандаҳои ҷадвали 2 бармеояд, аз ҷиҳати тароши пашми баҳорӣ байни қӯҷкорҳои наслдех ва мешҳои қалонсол фарқияти кам ба назар мерасад. Дар байни саршумори ҳочагиҳо аз ҷиҳати тароши пашм баъзе фарқиятҳо дида мешавад, яъне саршумори парваришгоҳ нисбат ба ҳочагии зотпарварии ба номи С. Шерназаров кам аст.

Хулоса. Ҳамин тариқ ба хулоса омадан мумкин аст, ки дар ҳолати саршумораи нисбатан ками гӯсфандон ҷуфтакунонии байниавлоди яке аз усулҳое беҳтар гардонидани маҳсулнокии он мегардад.

АДАБИЁТ

1. Алиев Г.А. Таджикская мясо-сильно-шерстная порода овец. Душанбе, Ирфон - 1967.
2. Макшанова П.М., Макшанов С.Я., Файзулаев К. Вопросы повышения продуктивности овец в Таджикистане. Сб. научных трудов ТНИИЖ, Душанбе, 1982. - С. 73-77.
3. Макшанова П.М., Макшанов С.Я., Атаханов Я.А. Скороспелость ягнят разного срока рождения. Научные основы селекции и технологии овцеводства Таджикистана. Сб. науч. тр. ТНИИЖ, Душанбе, 1984. -С. 49-55.
4. Скляр А.Д. Эффективность скрещивания помесных грубошерстных овец с баранами таджикской породы. Авт. канд. дисс., Душанбе, 1977. - 23 с.
5. Сафаров Х. Эффективность раннего отъема и интенсивного выращивания баранчиков таджикской породы. Авт. канд. дисс. Алма-Ата, 1988. - 24 с.
6. Институт животноводства и пастбищ ТАСХН

АННОТАЦИЯ

МУКАММАЛГАРДОНИИ МАҲСУЛНОКИИ ГӮСФАНДОНИ ЗОТИ ТОЧИҚӢ ИСТИФОДА БО УСУЛИ ДОХИЛИЗОТИ

Дар мақола натиҷаи корҳои илмӣ оид ба баланд бардоштани маҳсулнокии гӯсфандони сергӯшту-серпашми зоти тоҷикӣ истифода бо усули интихоб ва хостагирии авлодҳое, ки дар доҳили зот мавҷуд аст оварда шудааст.

АННОТАЦИЯ

ВНУТРИПОРОДНЫЕ МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ОВЕЦ ТАДЖИКСКОЙ ПОРОДЫ

В статье приводятся результаты исследований направленные на повышение продуктивности таджикской мясо-сильно-шерстной породы овец путем осуществления внутрипородного отбора и подбора родительских пар по линиям.

Ключевые слова: овцы, порода, мясо, сало, шерст, внутрипороды, скрещивание, пастбища, живая масса, цвет, происхождения, пол, отбор, при рождение, возраст, настриг.

ANNOTATION

INBREEDIC METHODS FOR IMPROVING THE PRODUCTIVITY OF SHEEP OF THE TAJIK BREED

The article presents the results of studies aimed at increasing the productivity of the Tajik meat-fat-wool breed of sheep through the implementation of intra-breed selection and selection of parental pairs along the lines.

Key words: sheep, breed, meat, tallow, wool, within breeds, crossing, pastures, live weight, color, origin, sex, selection, at birth, age, sheared.

УДК 619:616.993

ИЗУЧЕНИЕ АКАРИЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ ЦИФЛУНИТ ФЛОКА

Сахимов М.Р. - д.в.н., профессор, **Турдиев Ш.А.** - д.б.н., профессор,
Рахимов Ф.Ф. - к.в.н., доцент, **Искандаров Э.Х.** - соискатель,
Джумазода М.М.- магистр, ТАУ им. Ш. Шотемур

Ключевые слова: овцы, иксодовые клещи, аргасовые клещи, цифлунит флок.

Цифлунит флок – инсектицидный препарат, выпускается ООО «Нита-Фарм» Российской Федерации. Представляет собой маслянистую прозрачную жидкость от светло-желтого до желто-коричневого цвета. В состав 1 мл препарата содержится 1,13 мг цифлутрин. Препарат относится к группе синтетических пиретроидов, обладающий контактным инсектицидным действием.

Цифлунит флок относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ-у 12.1.007-76). В рекомендуемых дозах хорошо переносится животными, не оказывает местно-раздражающего, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и сенсибилизирующего действия.

Преимуществом цифлунит флока является: готовый препарат в форме спрея; длительная защита животных от эктопаразитов до 4 недель; удобное применение в любое время года; не обладает токсическое действие на животных, отсутствие ограничений по употреблению мяса и молока животных.

Нами изучено акарицидное действие цифлунит флока на иксодовых и аргасовых клещей овец.

Материал и методы. Исследования проведены в 2018-2019 гг. в хозяйствах частного сектора Кубодиёнского и Шахринавского районов Республики Таджикистан.

При учете, регистрации и определении вида иксодовых и аргасовых клещей пользовались методиками Б.И. Померанцева, Н.А. Филипповой, О.А.Старкова [1, 2, 3].

Под опытом находились 70 голов овец гиссарской породы в возрасте двух лет, средней живой массой 34,8 кг (n=12), которые были разделены на опытные и контрольные. Овцы опытной и контрольной групп содержались изолированно от остального поголовья и находились на стойле. Пораженность животных клещами проводили ежедневно путем их индивидуального осмотра в области шеи, туловища, под хвостом, вокруг ануса, внутренней поверхности плеча и бедра. Опытным группам животных применяли цифлунит флок, а контрольным группам - эктосан-пудра, мухомор и пропоксур 1%.

Цифлунит флок наносили раздвинув шерсть, на кожу спины животного вдоль позвоночника от холки до крестца овец в дозе 5-10 мл двухкратно с интервалом 20 дней.

Результаты исследования. Цифлунит флок первоначально испытан против клещей *Rhipicephalus turanicus*. Под опытом находились 10 голов овец, которые были разделены на опытные и контрольные. На теле опытных и контрольных групп обнаружено от 4 до 21 клещей. Нами установлено, что в опытной группе овец цифлунит флок полностью уничтожает имагинальную стадию клещей *Rhipicephalus turanicus*. На теле контрольных животных обнаружены живые клещи. Затем был продолжен испытание препарата против иксодовых и аргасовых клещей.

Опыт 1. Под опытом находились 10 голов овец, которые были разделены на опытные и контрольные по 5 голов. На теле опытных и контрольных групп обнаружено от 5 до 19 личинок, нимф и имаго клещей *Hyalomma anatolicum*. Цифлунит флок применяли в дозе 5-10 мл двухкратно с интервалом 20 дней. Результаты опыта показали, что цифлунит флок губительно действует на личинок и нимф клещей *H.anatolicum*.

опытной группы овец. Под действием препарата происходило оцепенение имагинальной стадии этого вида клеща, т.е. акарицидная эффективность составила 82%. Токсическое действие препарата на животных не обнаружено.

Контрольных животных обрабатывали эктосаном-пудрой в дозе 20-50 г на голову двухкратно с интервалом 10 дней, при этом акарицидная эффективность составила 53.5%.

Опыт 2. Под опытом находились 10 голов овец, которые были разделены на опытные и контрольные по 5 голов. На теле опытных и контрольных групп обнаружено от 6 до 24 половозрелых форм клещей *Rhipicephalus turanicus*. Цифлунит флок применяли в дозе 5-10 мл двухкратно с интервалом 20 дней. Результаты опыта показали, что цифлунит флок губительно действует на имаго клещей *Rh.turanicus* опытной группы овец. Токсическое действие препарата на животных не обнаружено.

Контрольных животных обрабатывали мухо-мором в дозе 10-20 г на голову двухкратно с интервалом 7 дней, при этом акарицидная эффективность была сравнительно низкая (40.5%).

Опыт 3. Под опытом находились 20 голов овец, которые были разделены на опытные и контрольные по 10 голов. На теле опытных и контрольных групп обнаружено от 12 до 28 личинок и нимф кошарных клещей *Alveonasus lahorensis*. Цифлунит флок применяли в дозе 5-10 мл двухкратно с интервалом 20 дней. Результаты опыта показали, что цифлунит флок губительно действует на личинок и нимф клещей *A.lahorensis* опытной группы овец. Токсическое действие препарата на животных не обнаружено.

Контрольных животных обрабатывали эктосаном-пудрой в дозе 20-50 г на голову двухкратно с интервалом 10 дней и его акарицидная эффективность составила 48.4%.

Опыт 4. Под опытом находились 20 голов овец, которые были разделены на опытные и контрольные по 10 голов. На теле опытных и контрольных групп обнаружено от 15 до 26 половозрелых кошарных клещей *Alveonasus lahorensis*. Цифлунит флок применяли в дозе 5-10 мл двухкратно с интервалом 20 дней. Результаты опыта показали, что цифлунит флок губительно действует на имаго клещей *A.lahorensis* опытной группы овец. Токсическое действие препарата на животных не обнаружено.

Контрольных животных обрабатывали пропоксуром 1% в дозе 30-40 г на голову двухкратно с интервалом 7 дней, при этом оказывал сравнительно низкую акарицидную эффективность (45.2%).

Результаты опытов представлены в таблице.

Таблица - Эффективность цифлунит флока против иксодовых и аргасовых клещей овец

Номер опыта	Группы животных	Количество обработанных животных, голов	Количество обнаруженных клещей, экз.	Из них уничтожено	
				экз.	%
I	Опытная	5	78	64	82.0
	Контрольная	5	71	38	53.5
II	Опытная	5	67	67	100.0
	Контрольная	5	74	30	40.5
III	Опытная	10	149	149	100
	Контрольная	10	157	76	48.4
IV	Опытная	10	128	128	100
	Контрольная	10	135	61	45.2

Таким образом, цифлунит флок обладает губительное действие на эктопаразитов - иксодовых и аргасовых клещей овец, за исключением имагинальной стадии *Hyalomma anatolicum*. Препарат при нанесении на кожу в области спины здоровым овцам хорошо переносится животными, проявляет длительное защитное действие от клещей.

ЛИТЕРАТУРА

- Померанцев Б.И. Фауна СССР. Паукообразные. Иксодовые клещи (Ixodidea) /Померанцев Б.И. – М.-Л.: АН СССР. - 1950.- 223 с.
- Филиппова Н.А. Фауна СССР. Паукообразные. Аргасовые клещи. (Argasidae) /Филиппова Н.А. – М.-Л.: Наука.- 1966.- 248 с.
- Старков О.А. Пироплазмидозы крупного рогатого скота и их переносчики в Таджикистане /Старков О.А. – Душанбе, 1971.- С.49-80.

АННОТАЦИЯ

СИФЛУНИТ ФЛОК БА МУҚОБИЛИ КАНАҲОИ ИКСОДӢ ВА АРГАСӢ

Натиҷаи таҳқиқот нишон дод, ки сифлунит флок дорои хосияти акарисидӣ мебошад. Истифодаи маводи мазкур бо меъёри 5-10 мл ду маротиба бо фосилаи 20 рӯз бар зидди канахои иксодӣ ва аргасии гӯсфанд таъсири марговар мерасонад. Самаранокии акарицидии сифлунит флок аз 82 то 100%-ро ташкил медиҳад.

Калимаҳои қалидӣ: гӯсфанд, канахои иксодӣ, канахои аргасӣ, сифлунит флок.

АННОТАЦИЯ

ИЗУЧЕНИЕ АКАРИЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ ЦИФЛУНИТ ФЛОКА

Установлено акарицидное свойство флока циклунита. Препарат в дозе 5-10 мл дважды с интервалом в 20 дней оказывает смертельное действие на иксодовых и аргасовых клещей овец. Акарицидная эффективность хлопьев циклунита варьировала от 82 до 100%.

Ключевые слова: овцы, иксодовые клещи, аргасовые клещи, цифлунит флок.

ANNOTATION

THE STUDY OF THE ACARICIDAL ACTION NIFLUMIC FLOCK

The acaricidal property of cyflunite floc has been established. The drug in a dose of 5-10 ml twice with an interval of 20 days has a fatal effect on ixodic and argas ticks of sheep. Acaricidal efficacy of cyflunite floc ranged from 82 to 100%.

Key words: sheep, ixodid ticks, argas ticks, cyflunite flock.

УДК 619:618-002/636.22/28

ЭТИОЛОГИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА (ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА).

Давлатмуродов Т.М., к.в.н, дотсент, **Мирзоахмедов Ш.Р.,** д.в.н., профессор – ТАУ
им. Ш.Шотемур

Ключевые слова: эндометрит, молочное скотоводство, микрофлора, ассоциация, корова, субинволюция матки, бесплодие.

Воспроизводство крупного рогатого скота одна из тех проблем, которая становится все более актуальной. Однако высокой уровень воспроизводства стада может быть достигнуто при творческом и своевременном выполнении всего комплекса организационно-хозяйственных, агрономических и зооветеринарных мероприятий, широком применении современных достижений науки и передового опыта.

Одним из важнейших резервов увеличения производства продуктов животноводства является коренное улучшение воспроизводства стада, путем использования биологических возможностей маточного поголовья, получения от каждой коровы и телки старше 2-лет, по одному теленку в год.

В условиях жаркого климата нашей республики, повышение продуктивности молочного стада должно сопровождаться повышением плодовитости, а это может быть достигнуто путем создания здоровых стад и обеспечением их соответствующими жизненными условиями.

В решение этой трудной задачи, наряду с улучшением условий кормления и содержания, особую важность приобретает своевременная диагностика болезней половых органов.

Животноводческие хозяйства, от снижения уровня воспроизводства, ежегодно теряют примерно 30-35 телят от 100 коров, а также до 25-30% годового удоя от каждой бесплодной коровы. Во многих случаях причинами бесплодия и снижающихся темпов воспроизводства животных, становятся осложнения в послеродовой период.

В настоящее время, все послеродовые заболевания коров рассматриваются как типичная инфекционная патология, основной причиной которой является увеличение условно-патогенной микрофлоры при ослаблении естественной резистентности организма животных.

Своевременную диагностику болезней половых органов коров рассматривать как систему ветеринарных мероприятий, направленных на сохранение воспроизводительной способностей и продуктивности животных. Для диагностики скрытого эндометрита, с учетом отсутствия клинических признаков, необходимо проведение бактериологических и физико-химических исследований.

Нами, для выяснения причин болезней половых органов, проведены клинико-гинекологические исследования с учетом данных анамнеза на молочно-товарной ферме племенного хозяйства ООО «Саодат» района Хурсон Хатлонской области. Исследованию подвергнуто 30 голов коров, из них: 10 голов через 30 дней, 10 голов через 40 дней и 10 голов через 50 дней после родов.

После анализа полученных анамнестических данных, приступили к проведению клинического исследования.

При осмотре наружных половых органов обращали внимание, на конфигурацию крупка, состояния тазовых связок, вульвы, наличие и характер выделения из половой щели, при вагинальном исследовании - на цвет, наличие слизи или экссудата, кровоизлияний, эрозии и при ректальном исследовании - на месторасположение, размер, форму, консистенцию и тонус шейки, тела и рогов матки, на форму и эластичность яичников.

Из 30 голов, обследованных, обнаружено: атония матки - у 4 голов, субинволюция матки - у 7 голов, цервициты - у 1 головы, а эндометриты - у 11 голов, у 7 голов - субклинические эндометриты.

Для уточнения диагноза и характера воспалительного процесса использовали методы лабораторного исследования. Для определения микробного обсеменения матки и постановки пробы с цервикальной слизи у 30 голов заболевших животных, брали по 2мл слизи. Отбор проб осуществляли по методике В.И. Слободянико, Н.Т. Климова и В.В.Подберезного (2009).

Пробы помещали в контейнер со льдом и в течение 1-2 ч доставляли в Национальный центр ветеринарной диагностики Комитета продовольственной безопасности При Правительстве Республики Таджикистан.

Из отобранных проб проводили посевы на питательные среды, на МПБ с 7,5%-м раствором натрия хлорида и на МПА с 1,0%-м раствором глюкозы.

Для осуществления культивирования бактерий на чашках Петри, с посевами поставили в термостат при 38⁰С и их свойства определяли по характеру роста на питательных средах, и по внешнему виду колоний (форма, цвет, размер, прозрачность).

Тест-системы использовали для определения вида бактерий, а морфологическую принадлежность определяли согласно рекомендациям Н.Н. Михайлова.

Из 30 исследуемых проб, в 14 (42 %) микроорганизмы представлены монокультурами стафилококков, а иногда -э шерихия коли.

Микроорганизмы в ассоциациях были выделены у 16 (58%): в ассоциациях - St. aureus + E. coli +K. pneumonia – 34,2%, E.coli + P. mirabilis -20,4%, E.coli + P. aeruginosa + A. Flavus -18,5%, S. aureus + E. coli – 15,6%, S. desinteriae + S. Flexneri-7,2 %, E.coli + K. pneumonia -4,1%.

Таким образом, на основание полученных результатов можно сделать вывод, что послеродовые эндометриты, в большинство случаев, возникают при обсеменении матки ассоциированными микроорганизмами. Полученные результаты необходимо использовать при подборе лекарственных средств и разработке схем лечения.

АННОТАЦИЯ
ЭТИОЛОГИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА
(ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА)

В статье приведены данные о причине возникновения послеродового эндометрита, а также видовой состав микрофлоры, выделенной из матки.

Результаты лабораторных исследований показывают, что причинами возникновения послеродового эндометрита, являются обсеменение матки ассоциированными микроорганизмами, в 42 % микроорганизмы представлены монокультурами стафилококков и эшериха коли, а в ассоциации выделены у 58 %: St. aureus + E. coli, A. Flavus + E.coli, P. mirabilis + E.coli.

АННОТАЦИЯ
САБАБХОИ ПАЙДОИШИ ИЛТИҲОБИ ЛУОБПАРДАИ БАЧАДОН
(ТАШХИСИ ОЗМОИШГОҲӢ)

Дар мақола оид ба сабабҳои пайдоиши илтиҳоби луобпардаи бачадон маълумот оварда шудааст.

Натиҷаи таҳқиқот нишон дод, ки сабабҳои пайдоиши эндометрити байди зоиш мавҷудияти ассоциацисияи микрофлораҳо (42 % монокултураҳои стафилококҳо бо эшериха ва 58 % бо ассоциацисияи: St. aureus + E. coli, A. Flavus + E.coli, P. mirabilis + E.coli) мебошанд.

Калимаҳои калидӣ: эндометрит, чорвои ширӣ, микрофлора, ассоциацисия, модагов, субинволютсияи бачадон, бенаслӣ.

ANNOTATION
CAUSES OF INFLAMMATION OF THE MUCOUS MEMBRANES
OF THE UTERUS (LABORATORY DIAGNOSIS)

The article describes the causes of inflammation of the mucous membranes of the uterus on the dairy farm Limited Joint Stock Company "Saodat" in Khuroson district of Khatlon region.

It was determined that the causes of postpartum endometritis are the presence of microflora associations (42% of staphylococcal monocultures and 58%: St. aureus + E. coli, A. Flavus + E. coli, P. mirabilis + E. coli).

Key words: *endometritis, dairy cattle, microflora, associations, cows, uterine subinvolution, infertility.*

УДК 636.22/28.237 575.3

**ТАРКИБ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ФИЗИКАВИЮ-ХИМИЯВИИ ФАЛЛАИ
 МОДАГОВҲОИ ТИПИ ТОЧИКИИ ЗОТИ СИЁҲАЛО ДАР ШАРОИТИ ХОЧАГИИ
 ДЕҲҚОНИИ БА НОМИ Б.МАҶСУДИ НОҲИЯИ Б.ФАҒУРОВ**

**Рахматов Х.Г.-н.и.к., АИКТ, Рузиев Т.Б.-профессор, ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур,
 Салимчонов С. н.и.к., АИКТ филиали вилояти Суғд,**
Аюбов Б.М- н.и.к. омӯзгори калони ДАТ

Калимаҳои калидӣ: маҳсулнокии ширӣ, типи тоҷикии зоти сиёҳало, фалла, равған, хуннокӣ, сафеда, моддаҳои хушик.

Шире, ки дар 5-7 рӯзибаъди таваллуд медӯшанд, фалла номида мешавад. Пас аз 1,0-1,5 соати таваллуд, бо пайдо шудани рефлекси макидан ба гӯсола фалла меҳӯронанд. Дар таркиби фалла ҳамаи он чизе, ки организми навтаваллуд талаб менамояд аз қабили: сафеда, карбогидратҳо, равған, моддаҳои минералӣ, витамин ва об мавҷуд аст. Ин маводҳо барои организми навтаваллуд манбаи асосии рушду инкишоф ва ҳимояи организм аз омилҳои беруна мебошанд.

Дар таркиби фалла одатан микдори сафеда, махсусан албумин ва голобулин зиёд аст. Дар ширдӯшии аввал микдори онҳо нисбати ширӣ аслӣ то ба 15-20 маротиба зиёд аст. Намакҳои минералӣ бошанд то 1,5 маротиба зиёданд. Дар натиҷаи дар таркиби

фалла мавчуд будани сафеда ва моддаҳои минералӣ онҳо зиччии баланд доранд ва кислотанокии онҳо то ба 50°C мерасад.

Дар хоҷагии дехқонии ба номи Б.Махсуди ноҳияи Б.Фафуров модаговҳои типи тоҷикии зоти сиёҳалоро аз рӯйи хуннокиашон ба 3 гурӯҳ чудо намудем. Дар гурӯҳи 1 модаговҳои хуннокиашон $1/2$, гурӯҳи 11 -хуннокии $3/4$ ва гурӯҳи 111 -хуннокии $7/8$ буданд. Ҳамаи модаговҳо аз рӯзи аввали таваллуд, таркиб ва ҳусусиятҳои физики-химиявии фаллаашон муайян карда шуданд (ҷад. 1).

Ҷадвали 1 Таркиб ва ҳусусиятҳои химиявии фалла дар рӯзҳои аввали таваллуд

Нишондодҳо	Хуннокии типи тоҷикии зоти сиёҳало					
	$\frac{1}{2}$		$3/4$		$7/8$	
	1-ум рӯз	7-ум рӯз	1-ум рӯз	7-ум рӯз	1-ум рӯз	7-ум рӯз
Зиччӣ ${}^0\text{A}$	41,65	32,02	47,35	28,56	44,67	31,34
Турши ${}^0\text{T}$	36,43	23,45	33,78	22,67	35,78	23,10
Равған, %	6,30	4,40	6,32	4,51	6,31	4,49
Сафеда, %	10,12	3,79	14,56	3,80	10,49	3,78
Моддаи хушк, %	21,45	13,76	25,51	13,40	19,98	13,76
Лактоза, %	3,59	5,00	3,61	5,04	3,52	4,92
Витамин-А, мг/кг	3,58	0,389	4,12	0,421	3,78	0,400
Хокистар, %	0,934	0,747	1,001	0,771	0,980	0,782
Калтсий, %	0,199	0,156	0,202	0,165	0,182	0,157
Фосфор, %	0,170	0,129	0,177	0,155	0,169	0,138

Миқдори ҳамаи нишондиҳандаҳои таркиби фалла дар рӯзҳои аввали баъди таваллуд баланд буданд, ба гайр аз лактоза, ки ҳатто аз нишондоди шир ҳам кам буд. Дар рӯзҳои минбаъда нишондиҳандаҳои таркиби фалла тез паст шуданд ва дар 7-ум рӯз таркиби фалла ба таркиби шири аслӣ баробар шуд, лекин баъзе нишондодҳо дар ин давра низ баланд буданд (турши, сафеда ва моддаҳои минералӣ).

Миқдори лактоза дар рӯзҳои аввали баъди таваллуд оҳиста-оҳиста баланд шуда, дар 6-7-ум рӯз ба меъёр баробар шуд. Бояд гуфт, ки дар ҳар як гурӯҳ таркиби фалла аз ҳусусиятҳои индивидуалии онҳо вобастагӣ дошт.

Модаговҳое, ки хуни $3\frac{1}{4}$ доранд аз рӯйи тамоми нишондиҳандаҳои таркиби фалла ба гайр аз турши нисбати дигар гурӯҳҳо фарқ мекарданд. Онҳо аз рӯйи зичҷӣ дар рӯзҳои аввали баъд аз таваллуд нисбати гурӯҳи $1-5,7$, нисбати гурӯҳи $111-2,68 {}^0\text{A}$, равған – $0,2-0,1 \%$, сафеда – $4,44$ и $4,07 \%$, моддаи хушк – $4,06$ и $5,53 \%$, лактоза – $0,2$ и $0,9 \%$ ва моддаҳои минералӣ беҳтар буданд.

Туршии фалла дар тамоми гурӯҳҳо дар давраи фаллагӣ кам-кам паст меравад, лекин дар 6-7-ум рӯз ба туршии шири аслӣ баробар нест.

Аз ҳама туршии баланд дар се ширдӯшии фаллаи аввал ба қайд гирифта шудааст $40-43^0\text{T}$ (бо фарқияти аз 33 то 60^0T).

Аз рӯйи зичҷии фалла низ фарқияти калон дар модаговҳои алоҳида муайян карда шуд, байни модаговҳои гурӯҳҳо аз рӯйи хуннокиашон бошад фарқият он қадар ҷашмрас нест. Зичҷии фалла дар рӯзҳои аввал баланд буд ва танҳо дар ҳафтум рӯзидӯшии таркиби он ба шири аслӣ баробар шуд.

Дар байни гурӯҳҳо аз ҳама баланд миқдори сафеда дар фаллаи модаговҳои гурӯҳи 11 ($3/4$) ба қайд гирифта шудааст. Дар фаллаи модаговҳои ин гурӯҳ фоизи баланди равған низ мушоҳида карда мешавад.

Аз модаговҳои ҳамаи гурӯҳҳо фаллаи хуб ва аз ҷиҳати таркиб ва ҳусусият баландсифат гирифта шудааст, ки пурра талаботи гӯсолаи навтаваллудро бо моддаҳои зарурӣ қонеъ менамояд.

Фалла аз шири аслӣ бо намуди берунааш фарқ мекунад. Вай консис-тенсияи гализ ва часпак дошта, бӯи фарқунанда, ранги зардчатоб ва маззаи шӯр дорад. Таркиби химиявии фалла дар 10 рӯзиаввал дар гурӯҳҳо, байни модаговҳо фарқ мекунад. Мо қӯшиш кардем таркиби химиявии фаллаи модаговҳои таҷрибавиро муайян намоем (ҷад. 2).

Чадвали 2 Таркиби химиявии фаллаи модаговҳои таҷрибавӣ дар 10 рӯзиаввал

Рӯзҳои дӯшиш	Равған	Таркиб (%)					Турши (°Г)	Зичҷӣ (°А)		
		Сафеда			қанди шир	хоки стар				
		ҳамагӣ	казенӣ	албумин+глобулин						
1-ум	2,7	15,1	4,2	10,9	2,9	1,1	21,5	39,9		
2-юм	3,6	10,8	3,6	7,2	3,6	0,9	18,7	34,0		
3-юм	3,9	6,1	3,2	2,9	3,8	0,9	15,8	28,4		
4-ум	4,1	4,3	2,9	1,4	4,0	0,8	14,1	23,8		
5-ум	4,1	3,8	2,8	1,0	4,1	0,7	13,0	21,8		
6-ум	4,0	3,6	2,7	0,9	4,2	0,8	13,1	20,6		
7-ум	4,0	3,6	2,7	0,9	4,2	0,8	12,9	19,6		
8-ум	4,1	3,4	2,7	0,7	4,4	0,8	13,0	20,0		
9-ум	4,0	3,3	2,6	0,7	4,5	0,8	12,4	19,6		
10-ум	4,0	3,3	2,6	0,7	4,5	0,8	12,5	17,4		
								30,2		

Аз ҷадвал дида мешавад, ки ба гайр аз равған ва қанди шир, дигар нишондодҳои таркиби фалла аз рӯзи 1-ум ба 10-ум паст мешаванд. Равғани фалла рӯзи 10-ум нисбати рӯзи 1-ум 48,1%, қанди шир бошад 55,1 % зиёд шудааст. Миқдори сафеда дар рӯзиякум ба 15,1% баробар буд ва дар рӯзи 10-ум то 20,8 % кам гардид. Миқдори моддаи хушк, турший ва зичҷӣ низ чунин аст.

Ҳамин тариқ, ҳусусияти физиологии фалла дар организми гӯсола хело қалон аст. Баъди таваллуд гӯсолаи навзод ба як муҳити дигаре меафтад, ки барои вай ҳӯрока зарур аст. Махсусан фалла, ки дар таркибаш ҳама нишондодҳои барои зиндагии гӯсола мавҷуд аст, ин ҳӯрокаро иваз карда метавонад.

АДАБИЁТ

1. Ахмадалиев Н.А. Пути совершенствования черно-пестрого скота/ Н.А. Ахмадалиев, Л.В. Жамерко // Проблемы научного обеспечения животноводства в Таджикистане (сборник научных трудов). Душанбе «Дониш», 1992.
2. Рузиев Т.Б. Продуктивные и биологические свойства черно-пестрого скота разного генотипа в условиях Таджикистана/ Т.Б.Рузиев //Дис.на соис.уч. степени канд. с-х. наук. Санкт-Петербург,1991.

АННОТАЦИЯ

ТАРКИБ ВА ҲУСУСИЯТҲОИ ФИЗИКАВИЮ-ХИМИЯВИИ ФАЛЛАИ МОДАГОВҲОИ ТИПИ ТОҶИКИИ ЗОТИ СИЁҲАЛО ДАР ШАРОИТИ ХОҶАГИИ ДЕҲ҆ОНИИ БА НОМИ Б.МАҚСУДИ НОҲИЯИ Б.ГАФУРОВ

Дар мақола маводҳо оид ба омӯзиши таркиб ва ҳолати фаллаи модагов ва таъсири он ба саломатии гӯсолаи навзод дар шароити хоҷагии ба номи Б.Махсуди ноҳияи Б.Гафуров оварда шудааст. Муайян карда шудааст, ки усули аз ҳама ҳуби ҳӯронидани фалла ин макидани гӯсола синаи модарашро мебошад. Дар байни модаговҳо аз рӯи сифати фалла аз ҳама беҳтарин модаговҳое, ки хуннокии $\frac{3}{4}$ доранд ба қайд гирифта шудааст.

АННОТАЦИЯ

СОСТАВ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОЗИВА ТАДЖИКСКИХ ЧЕРНЫХ КОРОВ В УСЛОВИЯХ ДЕҲКАНСКОГО ХОЗЯЙСТВА Б. МАҚСУД Б. ГАФУРОВСКОГО РАЙОНА

В статье приводятся материалы по изучению состав и свойства молозива коров и ее влияние на здоровье новорожденных телят в условиях хозяйство им. Б.Махсуд Б.Гафуровского района. Установлено, что самым лучшим методом выпойки телят, это когда телята всасывает соски матери. Среди коров по качеству молозива самым лучшим оказалась коровы с 3/4-кровности.

Ключевые слова: удой, таджикский тип черной пестрой породы, масло сливочное, пахта, белок, сухое вещество.

ANNOTATION
COMPOSITION AND PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE
COLOSTRUM OF TAJIK BLACK COWS AT THE CONDITIONS OF B. MAKSUD
DEHKAN FARM OF B. GAFUROV DISTRICT

In this article girenthe materials of the study of the composition and properties of cow colostrum and its effect to the health of newborn calves in the conditions of the farm named by B. Mahsud B. Gafurov district. It has been found that the best method for feeding calves is when the calves suck the mother's teats. Among cows in terms of colostrum quality, cows with 3/4 bloodlines were the best.

Among the cows by the guclity of colostrum, the best one as cows wesa ¾ bladlines

Key words: *milk yield, Tajik type black, variegated breed, butter, buttermilk, protein, dry stugg.*

УДК 542,91 + 547, 466, 1 + 547,963

**ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ АНТИТЕЛ ПРОТИВ ФУНКЦИОНАЛЬНО
АКТИВНЫХ ДЕТАРМИНАНТ ВИРУСА ГРИППА А (H₂ N₂)**

Валиев Р.- доцент, ТАУ им. Ш. Шотемур

Ключевые слова: *антиген, антитела, вирус, грипп, гексапептид.*

Нами было сообщено о «Синтезировании функционально – активных детерминант на примере гемагглютинина вируса гриппа А (H₂ N₂) и получение его конъюгатов» [1].

Как оказалось, эти конъюгаты после трехкратного введения мышам, индуцировали образование специфических антител в достаточном высоком титре, которые взаимодействовали не только гексапептидом, но и с гемагглютинином и вирусом гриппа А (H₂ N₂). Эти антитела, по-видимому, обладали выраженной типовой специфичностью, так как не взаимодействовали перекрестно с вирусом гриппа свиньи H₁ (табл.1). Анализ тонкой специфичности антигексапептидных антител выявил их гетероклетичные свойства. Об этом свидетельствуют данные, представленные в таб.2. В реакции кокурентного ингибиования гексапептид практически полностью подавлял взаимодействие антител с идентичным антигеном, но не с гемагглютинином и вирусом гриппа. В тоже время, молекула гемагглютинина и вирусные частицы полностью ингибировали взаимодействие антител с собственными антигенами и гексапептидом. Вероятно, антигексапептидные антитела действительно гетероклетичные, т.е. обладают более высокой авидностью к участку молекулы гемагглютинина, включающему, возможно, последовательность, аналогичную гексапептиду, чем к антигенному детерминанту, индуцировавшей их образование. Следует отметить, что характер иммунного ответа зависел от белка – носителя. Если им был тироглобулин, то у подопытных животных определялся высокий уровень антител к гексапептиду, которые перекрестно взаимодействовали с гемагглютинином и вирусом. Когда же, в качестве носителя применяли гемоцианин, уровень антител к гексапептиду был низок, хотя и эта сыворотка в довольно высоком титре реагировала и с гемагглютинином, и вирусом гриппа (табл. 1).

Таблица 1 - Титр взаимодействия иммунных сывороток различного происхождения с соответствующими антигенами в реакции ELISA (Log₂)

Препарат для получения антисывороток	Антигены, иммобилизованные на полистироловых пластинах			
	Гексапептид	Гемагглютинин вируса гриппа А (H ₃ N ₂)	Вирус гриппа А (H ₃ N ₂)	Вирус гриппа свиньи H ₁
Гексапептид - тиреоглобулин	11,10 10,5 – 11,20	10,30 9,5 – 10,50	8,70 8,6 – 9,50	0
Гексапептид - гемоцианин	4,0 3,80 – 4,2	6,40 6,20 – 6,5	7,30 7,0 – 7,50	0
Вирус гриппа А (H ₃ N ₂)	0	8,50	8,50	Не определено
Бычий сывороточный альбумин	0	0	0	0

Таблица 2 -Конкурентное ингибирование (в %) взаимодействия мышиных антител против коньюгатов гексапептид – тиреоглобулин различными антигенами, а реакции ELISA (IgG_2)

Антигены, иммобилизованные на полистироловых платах	Антигены, используемые для ингибирования, 250 мкг/ мл					
	Гексапептид	Гемагглютинин	Вирус гриппа А ($\text{H}_3 \text{N}_2$)	Тиреоглобулин	Гемоцианин	Столбнячный анатоксин
Гексапептид	95	95	95	15	10	10
Гемагглютинин	0	95	95	Не определено		
Вирус гриппа А ($\text{H}_3 \text{N}_2$)	0	95	95	-----\\-----		

Мы принимали в расчет и то, что при использовании полного адъюванта Фрейнда и белков – носителей в иммунной сыворотке, наряду с антителами против гексапептида, могли содержаться антитела и против эпитопов носителя и компонентов полного адъюванта Фрейда. Поэтому, чтобы исключить возможность перекрестного взаимодействия последних с гексапептидом или молекулой гемагглютинина, были проведены соответствующие контрольные эксперименты. Так, было обнаружено, что введение одного полного адъюванта Фрейнда контрольным мышам, практически не вызвало образование антител, перекрестно реагирующих с гексапептидом. Антитела, индуцированные с помощью тироглобулина или гемоцианина, взаимодействовали с этими антигенами в высоком титре (9 - 10, IgG_2), но очень слабо реагировали с гексапептидом, гемагглютинином и вирусом гриппа (1- 1,5 IgG_2). Аналогичные результаты в отношении этих носителей были получены и в работе [2]. С другой стороны, и антитела против гексапептида очень слабо взаимодействовали с тиреоглобулином и гемоцианином (1,5 - 2,0, IgG_2). Отсутствие выраженной перекрестной реактивности было четко показано в эксперименте с конкурентным ингибированием. Для этого в тест – систему, состоящую из антигена (гексапептида, иммобилизованного на полистироле) и антител (иммунная сыворотка, содержащая антитела против гексапептида), вводили препараты тироглобулина и гемоцианина, а в качестве контроля – столбнячный анатоксин. Как следует из табл. 2, ингибирование взаимодействия антигексапептидных антител с гексапептидом при этом не превышало 10 – 15%. В том случае, когда, а систему вводили адекватное количество гексапептида, происходило практически полное ингибирование реакции антитело – антиген. Следовательно, антитела против гексапептида были индуцированы гексапептидной детерминантой, а не носителем. Таким образом, полученные нами результаты могут указать на то, что подобное конструирование функционально – активных детерминант на базе очень коротких пептидных фрагментов может быть достаточно перспективным.

Экспериментальная часть. В работе использованы тиреоглобулин (Calbijschem, США), гемоцианин улитки, бычий сывороточный альбумин, пероксидаза хрена (Sigma, США), столбнячный анатоксин, адъюvant Фрейнда (Difco, США), вирус гриппа А ($\text{H}_3 \text{N}_2$), вирус гриппа свиней H_1 , кроличьи антитела против вируса гриппа А ($\text{H}_3 \text{N}_2$), мыши самцы линии СВА массой 20 – 25 г.

Иммунизация мышей коньюгатам гексапептида с тиреоглобулином и гемоцианином. Полученные коньюгаты использовались для иммунизации мышей. Первые два введения коньюгатов использовали в дозе 150 мкг на инъекцию под кожу холки и корень хвост, в полном адъюванте Фрейнда, с 3 – недельным интервалом. Разрешающую дозу вводили через 4 недели внутрибрюшинно, без адъюванта в дозе 100 мкг/ мышь, вместе с клетками карциномы Эрлиха $2 \cdot 10^6$. На 5-6 сутки извлекли перитональный экссудат и центрифугировали клеточные элементы. Недостаточную

жидкость использовали в качестве источника антител для исследования. Контрольным животным вводили полный адьювант Фрейнда без антигена или белков – носителей. Эти препараты вводили в той же дозе и по той же схеме, что и изучаемые конъюгаты.

Определение титров антител против гексапептида, индуцированных его конъюгатами с тиреоглобулином и гемоцианином иммуноферментным методом. В стандартные плоскодонные 96 – луночные полистирольные планшеты вносили по 100 мкл препаратов (10 мкл/мл); гексапептид, геммаглютинин вирус гриппа А ($H_3 N_2$), вирус гриппа А ($H_3 N_2$), вирус гриппа свиньи H_1 , тиреоглобулин быка), гемоцианин улитки или столбнячный анатоксин в забуференный фосфатами растворе с рН 7,5 (ЗФР). Инкубировали 1 сут. при 4^0C . Планшеты отмывали 3 раза водой, с заключительным промыванием 0,05 % водным раствором твина – 20 в течение 3 мин. Не связавшиеся с антигеном участки полистирола блокировали 0,5 % раствором бычьего сывороточного альбумина, приготовленного на ЗФР, в течение 40 мин при 37^0C и отмывали по вышеуказанной схеме. Затем в лунки вносили по 100 мкл раствора ЗФР и проводили титрование путем последовательного 2 – кратного разведения мышиных антисывороток. Планшеты выдерживали 45 мин при 37^0C . После промывания в лунки вносили по 100 мл кроличьей антисыворотки против IgG мыши, инкубировали 45 мин при 37^0C и промывали. После этого прибавляли по 100 мкл ослиной иммунной сыворотки против IgG кролика, меченной пероксидазой хрена, выдерживали 45 мин при 37^0C , собирали конъюгат и повторяли промывание. Готовили свежий раствор хромогена (5 мл фосфатно – цитратного буфера, рН 5, с 2 мг о – фенилendiамина и 20 мкл 3 % $H_2 O_2$) и добавляли в полистирольные лунки. Спустя 30 мин экспозиции ферментативную реакцию останавливали 2 н. H_2SO_4 , после чего проводили фотометрическое измерение при 492 нм. За титр антител принимали последнее разведение сыворотки, при котором величина экстинкции отличалась в 2 раза от контроля. Результаты даны в Iog.

ЛИТЕРАТУРА

1. Валиев Р. // Журн Кишоварз, 2019. - №2(82) . – С.20 – 24
2. Green N., Alexander H., Olson A., Alexander S., Shinnick T. M., Sutcliff I.G., Lerner R.A. // Ceell. 1982. V. 28. № 3. P. -477- 487

АННОТАЦИЯ

ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ АНТИТЕЛ ПРОТИВ ФУНКЦИОНАЛЬНО АКТИВНЫХ ДЕТАРМИНАНТ ВИРУСА ГРИППА А ($H_3 N_2$)

В составе конъюгата с тиреоглобулином или гемоцианином гексапептид индуцировал у мышей СВА специфические антитела, взаимодействующие не только с гомологичным антигеном, но также с геммаглютинином и вирусом гриппа А ($H_3 N_2$).

АННОТАЦИЯ

ҲОСИЛКУНИИ АНТИТЕЛАХОИ МАХСУС МУҶОБИЛИ ДЕТЕРМИНАНТХОИ ФУНКСИОНАЛИИ ФАҶОЛИ ВИРУСИ ЗУКОМ А ($H_3 N_2$)

Гексапептид дар таркиби коъюгат бо тиреоглобулин ё гемотсианин дар мушҳои СВА анителаҳои махсус ҳосил мекунад, ки на танҳо бо антигени гомологӣ, ҳамчунин бо гемагглютинин ва вируси зуком А ($H_3 N_2$) таъсир мекунад.

Калимаҳои қалидӣ: антиген, антитела, вирус, зуком, гексапептид.

ANNOTATION

THE OBTAINING SPECIFIC ANTIBODIES AGAINST THE FUNCTIONALLY ACTIVE DETERMINANTS OF THE INFLUENZA VIRUS A ($H_3 N_2$)

Conjugat with thyreoglobulin and hemocianine, but also the hexapeptide induced formation of highly specific antibodies with the heterolitic properties of the CBA mice. Antihexapeptide antibodies interact not only with homologous antigene but also with hemagglutinin and influenza virus.

Key words: antigen, antibody, virus, flu, hexapeptide.

ТДУ 636.32/38.082

МУАЙЯН НАМУДАНИ ВАЗНИ МУХРАХО ВА МУШАКХОИ**СКЕЛЕТИ ТИРИИ ГЎСФАНДОНИ ЗОТИ ТОЧИКӢ**

Назаров Ш.Х. – дотсенти ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур

Калимаҳои калидӣ: вазн, муҳраҳо, мушакҳо, қисм, тарозу, моҳ, сол, зот, тоҷикӣ, тирӣ.

Тараққиёти имрӯзai кишварҳои мутараққӣ аз рӯи дараҷаи истифодаи технологияи пешкадам, қашфиётҳои рақобатпазири илмию-иттилоотӣ муайян мегардад.

Бояд қайд намуд, ки дар солҳои охир оиди скелет ва мушакҳои тирӣ, муайнкуни вазни онҳо тадқикотҳо бениҳоят кам гузаронида шудаанд, аз ин рӯ мо тасмим гирифт, ки скелет ва мушакҳои тирии гӯсфандони зоти тоҷикиро мавриди тадқиқот қарор дихем.

Мақсади корҳои илмӣ-тадқиқотӣ омӯхтани тағйиротҳои синну солӣ, муайян намудани муҳраҳои алоҳидаи гардан, тана ва думгоза ва вазни хоси онҳо мкбошад. Мӯхраҳои сина ва миёнро васеъгиашонро аз қисми миёнаи мӯҳра муайян намудем, дар думгоза бошад ғайр аз дарозӣ боз васеъгии қанот дар тарафи камарбанд ва васеъгии қисми охирин ба инобат гирифта шудааст аллалхусус дар барраҳои зоти тоҷикӣ омӯхта шуд. Барои ба даст овардани мақсад ва вазифаҳои тадқиқоти илмӣ кормандони кафедра ба гулгашти гӯштфурӯшони шари Душанбе, дар ҳоҷагии «Латиф Муродов»-и ноҳияи Ҳисор, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (танҳо 3 ҳоҷагии фермерӣ бо 2350 сар ва 2 ҳоҷагии Ассотсиатсионии колективӣ бо 985 сар) имконияти пайдо намуда, тадқиқоти амалӣ гузаронида шуд. Маълум гардид, ки дарозӣ ва паҳноии скелети гӯсфандони зоти тоҷикӣ гуногун аст.

Вазни онҳо вобаста ба синну сол зиёд мегардад. Муайян намудани дарозии ҳар як қисми мӯҳраҳо ва мушакҳои тана, ки мо асосан бо воситаи штангенсеркул аз қисми саршавӣ то охири ҳар як мушак ва мӯҳра гузаронидем, ба соҳти узвҳои тири хеле хос буда, ҳар як мӯҳра ва мушакҳо талаботи маҳсус дошт ва вобаста ба он мо ба қисми санчиши штангенсеркул сӯзан мустаҳкам намудем, ҷенаки штангенсеркул ҳаҷман калон ва ба як хел пастӣ, сӯроҳӣ, баландича, қаноти мӯҳраҳои гардан ва васеъгии мӯҳраҳои 6 ва 7-уми гардан, думгоза ва ғайра истифодабарӣ имконпазир буд. Мо дар 17 ҷанин ва 46 барраҳаи аз 1 то 10 моҳа ва 16 сар гӯсфандони аз 1 то 8 соларо санчиш гузаронидем.

Вазнкашии муҳраҳо бо воситаи тарозуи аналитикӣ гузаронида шуд ва натиҷаи он дар ҷадвали 1 ва 2-юм оварда шудааст.

Маълумот ба ҳисоби миёна оварда шудааст. Баробари ин вазни муҳраҳои алоҳида ва якҷоя низ муайян карда шуд.

Ҷадвали 1 - Вазни муҳраҳои тирии скелет

Синну сол	Саршу- мор	чинс		Ат- лант	Эпист- роф	Муҳраи 3-юми қафаси сина	Муҳраи 3-юми миён	Думгоза (чорбанд)	Муҳраи 3-юми дум
		нарина	модина						
1 моҳа	2	1	1	3,7	4,1	3,1	3,7	9,1	1,1
2 моҳа	4	2	2	4,4	4,3	4,2	3,9	9,3	1,6
3 моҳа	3	1	2	4,7	4,6	4,1	4,0	9,2	1,5
5 моҳа	9	4	5	5,3	4,9	4,2	4,1	9,2	1,5
8 моҳа	15	5	10	5,9	4,9	4,2	4,2	9,3	1,4
3 сола	3	4	2	8,7	9,3	5,2	6,2	12,5	2,4
4 сола	5	3	2	11,2	10,4	5,7	6,0	12,7	3,6
5 сола	4	2	2	11,2	10,8	5,6	6,1	12,6	3,3
6 сола	4	2	2	11,4	10,9	5,7	6,2	12,6	3,3
7 сола	4	2	2	11,3	10,8	5,7	6,2	12,7	3,4

Ғайр аз ин сабаби набудани ҳоҷагии маҳсусгардонидашудаи парвариши гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (танҳо 3 ҳоҷагии фермерӣ бо 2350

сар ва 2 хочагии ассотсиатсионии коллективӣ бо 985 сар) имконияти пайдо намудани қабурғаи баррачаҳо санҷида шудааст.

Новобаста ба ин миён ба хулоса омадаем, ки вазни:

Дарозӣ ва васеъгии мутлақи муҳраҳои гардан дар давраи эмбрионӣ 2,35 маротиба зиёд шуда, дар 130-140 рӯзагӣ андозаи максималиро мегирад ва вазнаш зиёд мегардад.

Тараққиёбии дарозӣ ва васеъгии муҳраҳои сина, ки дар 110-120 рӯзагӣ хеле баланд буда, дар дигар давраи тараққиёбӣ суст мегардад.

Дарозии устухони сина дар 110-120 рӯзагӣ хуб буда, баъд суст мешавад ва пас аз афзоиш боз афзоиш меёбад.

Муҳраҳои миён дар аввали тараққиёбии насл, яъне то 90-рӯзагӣ хеле тез буда, дар 110-120 рӯзагӣ суст мешавад ва боз пеш аз зоиш ва пас аз он зиёд мешавад.

Мӯҳраҳои чорбанд ва дум бошад дар вақти эмбриони суст тараққӣ ёфта баъд аз он дароз ва васеъ мешавад.

Барои пурра омӯхтани скелети тирӣ ва мушакҳои он вақти зиёд лозим аст, ки маҳсули санҷиш хеле зиёд аст.

Дар баробари ин мушакҳои (ростии тирии) сутунмӯҳра (аз сар то думғоза) то ҳол оғози худро наёфта буд, аз 10 сар гӯсфанди модина ва 3 сар наринаи ахтакардай мушакҳоро гирифта, барои дар оянда омӯхтани омодагӣ дид, қисман санҷида шуданд.

Чадвали 2 – Вазни мушакҳои тирии сутунмуҳра

№ т/р	Номгӯи мушакҳо	Вавзни умумии мушакҳо	Мушакҳои қафаси сина (см)			Мушакҳои миён		
			дарозӣ	гафсӣ	баландӣ	дарозӣ	гафсӣ	баландӣ
1	Мушакҳои пайвандакдор	2,230	21,16	4,2	3,01	18,6	4,2	2,06
2	Мушакҳои кӯндаланг	4,260	11,3	1,2	0,7	9,02	1,01	0,4
3	Мушакҳои даро-зи танаю миён	5,69	31,02	5,12	4,7	22,4	5,6	3,06

Вобаста ба маълумоти гирифташуда хулоса баровардан хеле мушкил, чунки ҳоло дар ҳайвонҳои синну соли калон дошта, соҳти скелет ва мушакҳо дар насл (чанин) санҷида нашудааст.

Омӯхтани хусусияти синну соли скелет ва мушакҳои тирии гӯсфандони зоти тоҷикӣ давом дода мешавад.

Вазнкашии мӯҳраҳо бо воситаи тарозуи аналитикий нишон дод, ки ҳангоми омӯхтани хусусияти синну соли скелет ва мушакҳои тирии гӯсфандони зоти тоҷикӣ вазни онҳо аз якдигар фарқ доранд.

АДАБИЁТ

1. Paul H.Sitte A.Wessel R./2.3 – 1.3.4 thiabiazalo /3.2 pyridine- 6 dus 2 acetodceful diminoidaro. /2.3/-b/ 1.3.4. thiabiazalon Arch. Parm 1981 – Vol 314-4 P 359-364
2. Pfzdrf 2132200 Великобритания МКИ, СО7d513/04, Заявл 16,12,183 - № 8333535. Casbodenido – dezivaties of 5 Н- 1.34- thiadiazalo/3.2-a/ purinidies and process for their preparation/ Gianfederio Д. Cario P.D. DЖ хим. 1985 –Ч2 – 40164.

АННОТАЦИЯ

МУАЙЯН НАМУДАНИ ВАЗНИ МУҲРАҲО ВА МУШАҚҲОИ СКЕЛЕТИ ТИРИИ ГӮСФАНДОНИ ЗОТИ ТОҶИКӢ

Муаллифон дар мақолаи худ пешниҳод менамоянд, ки баъди муайян намудани вазни муҳраҳо ва мушакҳои скелети тирии гӯсфандони зоти тоҷикӣ ҳаҷми муҳраҳо ҳангоми парвариш калон мегарданд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки вазнкашии мӯҳраҳо ба воситаи тарозуи аналитикий дар вақти омӯхтани хусусияти синну солии скелет ва мушакҳои тирии гӯсфандони зоти тоҷикӣ вазни онҳо низ аз якдигар фарқ доранд.

АННОТАЦИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА ПОЗВОНКОВ И МЫШЦ ОСЕВОГО СКЕЛЕТА
ТАДЖИКСКОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ

В своей статье авторы рассказывают об определении веса позвонков и мышц осевого скелета Таджикской породы овец, изменение объема позвонков при выращивании Таджикской породы овец.

Таким образом, обобщенный анализ данных проведенных исследований на животных показали, что, синтез аналогов веса позвонков и мышц осевого скелета овец таджикской породы имеют различные показатели, в зависимости от возраста и породы.

Ключевые слова: вес, позвонки, мышцы, части, месяц, порода, осевой скелет таджикской овцы.

ANNOTATION

DETERMINATION OF THE WEIGHT OF VERTEBRATES AND MUSCLES OF THE AXIAL SKELETONS OF TAJIK BREED SHEEP.

The study is shown that the vertebrates and the muscles of the axial skeletons of Tajik breed sheep have different indicator depending of their ages.

The study is shown that the vertebrates and the muscles of the axial skeletons of Tajik breed ship have different indicator depending of their ages.

Key words: weight, vertebrates, muscles, types, month, breed, axial s skeleton, Tajik – sheep.

ТДУ 591.186.821

**МУАЙЯН КАРДАНИ ХОСИЯТҲОИ КУМУЛЯТИВИИ ПАЙВАСТАГИҲОИ
ҒАЙРИОРГАНИКӢ БО БАҲИСОБГИРИИ ТАЪСИРОТ**

Фаридуни К., ассисенти ДМТ.

Калимаҳои калидӣ: қаламуши сафед, воя, массаси чисм, заҳролудшавӣ, сулфати натрий, нитрати натрий.

Дар натиҷаи рушди саноат ва афзоиш ёфтани заҳру позаҳрои соҳаи кишварзӣ проблемаи ифлосшавии муҳити зист баръало мушоҳида мегардад. Дар байни заҳру позаҳрои кимиёвӣ бештар пайвастагиҳои ғайриорганикӣ таъсири баланд доранд, ки онҳо метавонанд бо сабабҳои гуногун ба ифлосшавии муҳити зист таъсири манфии худро гузоранд ва оқибатҳои ҷиддии экологӣ ва биологиро ба бор оранд [1,2,3].

Аз ин рӯ, шарт ва зарур аст, ки моҳият ва чи гунагии таъсири моддаҳои заҳролудро барои организми ҳайвонот таҳқиқу муайян қунем.

Дар таҷриба 10 қаламуши сафед истифода бурдем ва то марги ҳайвони охирин, ҳар рӯз ба бадани онҳо маҳлули маҷмӯи пайвастаҳои ғайриорганикиро бо вояҳои аз 0,1 вояи миёнаи марговар (BMM50) сар карда, баъди ҳар 4 рӯз ин вояро 1,5 маротиба зиёд намудем.

Таҷрибахо гузаронидашуда бо қаламушҳои сафеди массаси чиҳашон 220-240 грамм бармеояд, ки дар муддати чор шабонарӯзи аввали доҳил кардани дору танҳо каме дар онҳо беҳолӣ эҳсос мешуд. Дар шабонарӯзи 5-8-уми таҷриба нишонаҳои клиникии заҳролудшавӣ бо маҷмӯи пайвастаҳои ғайриорганикӣ зиёд шуданд. Ранги ҳайвонот хира шуда, пашмашон паҳмоқ, нафаскашиашон тез, атаксия, вайроншавии ҳаракат мушоҳида карда шуд. Аз лаҳзай ба онҳо доруро ҳамроҳ кардан, то рӯзи ҳаштуми татқиқот сетой онҳо фавтид. Аз оғози ба бадани онҳо доруро доҳил кардан то марги онҳо табларзай мушакҳо, фалаҷшавӣ мушоҳида карда шуд.

Бо ворид намудани миқдори умумии вояи сулфати натрий ва нитрати натрий аз 9 то 12 шабонарӯз бо миқдори 1574; 1958; 239 ва 1493 мг / кг барои ҳар як модда, мувофиқан марги панҷ қаламуш сар шуд. Аз панҷ қаламуши мурда, дутони он дар рӯзи нӯҳум, яктояш дар рӯзи даҳум ва дутони бокимонда дар рӯзи дувоздаҳум мурданд. Марги ҳамаи ҳайвонот дар шабонарӯзи 15-ум ҳангоми вояҳои сулфати натрий ва нитрати натрий бо миқдори 3838 ва 4,772 мг / кг мувофиқан барои ҳар як модда расидан, сар шуд. Аломатҳои клиникии заҳролудшавии ҳайвонот аз рӯзи 9-ум то 15-ум ба нишонаҳои заҳролудшавӣ аз 5 то 8 шабонарӯз шабех буданд, аммо онҳо зудҷараёнгиранда ва ошкор буданд.

Тибки ҳисобхо, маълум карда шуд, ки вояи миёнаи марговар аз сулфати натрий ва нитрати натрий дар ҳамтаъсироти комплексӣ ҳангоми таъсири бисёркаратай вояҳои касрӣ 1820 ва 2264 мг / кг мувофиқан барои ҳар як модда ташкил медод. Натиҷаи таҷрибаҳо дар ҷадвалҳои 1 ва 2 оварда шудаанд.

Ҷадвали 1 - Вояи миёнаи марговар (BMM50) марговари сулфати натрий, нитрати натрий, барои қаламушҳо ҳангоми таъсири якҷояи онҳо

Вояи воридсозӣ, мг/кг	Рӯзҳои таҷриба			
	1—4	5—8	9—12	13—16
Вояи ҳаррӯзаи воридсозӣ дар қисмҳои яккаратӣ BMM50	0.1	0.15	0.23	0.36
Сулфати натрий BMM50 = 1280 мг/кг				
Вояи ҳаррӯза, мг/кг	128	192	294	461
Вояи суммавӣ дар 4 рӯз, мг/кг	512	768	1176	1843
Вояи суммавӣ аз рӯйи давраҳо, мг/кг	512	1280	2456	4299
Нитрати натрий BMM50 = 1590 мг/кг				
Вояи ҳаррӯза, мг/кг	159	239	366	572
Вояи суммавӣ дар 4 рӯз, мг/кг	636	956	1464	2288
Вояи суммавӣ аз рӯйи давраҳо, мг/кг	636	1592	3056	5344

Ҷадвали 2 -Захрнокии музмини ҳисобшуда дар комплекси пайвасагиҳои ғайриорганикии қаламушҳо

Воя, мг/кг	Миқдори ҳайвонот		z	d	zd
	умумӣ	чинс			
сулфати натрий					
3838	10	10	-	-	-
2162	10	9	9,5	1676	15922
1868	10	7	8	294	2352
1574	10	3	5	294	1470
1280	10	0	1,5	294	441
нитрати натрий					
4772	10	10	-	-	-
2690	10	9	9,5	1208	19779
2324	10	7	8	366	2928
1958	10	3	5	366	1830
1592	10	0	1,5	366	549

BMM50 барои сулфати натрий = 1820 мг / кг, нитрати натрий = 2264 мг / кг аст.

Дар асоси натиҷаҳои маълум гардида дар бораи захролудшавии шадид ва музмин, коэффициенти кумулятсия муайян карда шуд. Ҳамин тавр, К-кум барои қаламушҳо 1,85-ро ташкил кард. Натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки фарқ байни коэффициентҳои ҳайвоноти таҷрибавии ва ҳайвоноти назорати он қадар зиёд нест ва ифодаи кумулятсияро нишон медиҳад.

АДАБИЁТ

- Каримов А.И. Влияние нитрата аммония на концентрацию метгемоглобина в крови белых крыс. Вестн. Тадж.нац. ун-та. – Естеств. науки. – Душанбе, 2013, -С.193-195.
- Луковинкова Л.В., Дьякова Л.И., Черных Л.В. Современные проблемы профилактической токсикологии. -М., 1991, -С.85-97
- Малинин К.Х. Проблема нитратов в животноводстве и ветеринарии. –Киев 1990, - С.70

АННОТАСИЯ

МУАЙЯН КАРДАНИ ХОСИЯТХОИ КУМУЛЯТИВИИ ПАЙВАСТАГИХОИ ФАЙРИОРГАНИКИ БО БА ҲИСОБГИРИИ ТАЪСИРОТ

Дар мақолаи мазур оид ба таъсири заҳрҳои химиявӣ ба саломатии одамон маълумот дода аст. Дар натиҷаи рушди саноат ва афзоиш ёфтани заҳру позаҳрҳои соҳаи кишоварзӣ проблемаи ифлосшавии муҳити зист баръало мушоҳида мегардад. Дар байни заҳру позаҳрҳои кимиёйӣ бештар пайвастагиҳои ғайриорганикӣ таъсири баланд доранд, ки онҳо метавонанд бо сабабҳои гуногун ба ифлосшавии муҳити зист таъсири манғии худро гузоранд ва оқибатҳои ҷиддии экологӣ ва биологиро ба бор меоранд, ки ба саломатии одамон зарари ҷидди мерасонанд.

АННОТАЦИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУМУЛЯТИВНЫХ СВОЙСТВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ СОЧЕТАНИИ ВОЗДЕЙСТВИИ

В этой статье представлена информация о влиянии химических ядов на здоровье человека. В результате развития промышленности и увеличения количества ядовитых веществ в сельскохозяйственном секторе проблема загрязнения окружающей среды становится очевидной. Среди химических ядов наибольшее влияние оказывают неорганические соединения, которые по разным причинам могут оказывать негативное влияние на загрязнение окружающей среды и иметь серьезные экологические и биологические последствия, которые могут нанести серьезный ущерб здоровью человека.

Ключевые слова: белых крыс, натрия сульфата, натрия азотнокислого, доза, воздействия.

ANNOTATION

DETERMINATION OF THE CUMULATIVE PROPERTIES OF INORGANIC COMPOUNDS UNDER A COMBINATION OF EXPOSURE

This article provides information on the effects of chemical poisons on human health. As a result of industrial development and an increase in the amount of toxic substances in the agricultural sector, the problem of environmental pollution is becoming evident. Among chemical poisons, inorganic compounds have the greatest influence, which, for various reasons, can have a negative impact on environmental pollution and have serious environmental and biological consequences that can seriously damage human health.

Key words: white rats, sodium sulfate, sodium nitric acid, do.

ТДУ 615.89+577

ХУСУСИЯТИ МУҲОФИЗАТИИ ЭКСТРАКТИ ХУШКИ ҚАТРОНИ КАМОЛИ ТОЧИКОН (FERULA TADSHIKORUM M. PIMEN) БА ФАҶОЛИЯТИ ҶИГАР ВА ҒАДУДИ ЗЕРИ МЕҶДА ҲАНГОМИ ЗАҲРОЛУДКУНИИ ШАДИД БО ПАЙВАСТАГИИ ЧОР ХЛОРИДИ КАРБОН (CCL₄)

Хоҷаев Ҷ.Ф., докторанти PhD, Шамсуддинов Ш.Н., Зубайдова Т.М.-н.и.б., дотсент,
АИТ ва ҲИҶТ, Ҳафизов Д.Ш. асистент, ДДОТ ба номи С. Айнӣ,

Калимаҳои қалидӣ: экстракти хушк, заҳролудкунии шадид, фаъолнокии ферментҳо,
аланин аминотрансфераза, албумин, аспартаттрансфераза, фосфатазаи ишқорӣ,
холестерин.

Камоли тоҷикон (*Ferula Tadshikorum M. Pimen*) растании бисёрсолаи якбаҳра (монокарпикӣ) буда, навдаи гулкунандааш то 1м баландӣ дорад. Бӯйи нофорами сирпиёзро (маҳсусан дар решамева ва тухмаш) дорад. Камоли тоҷикон растании хоси баландкӯҳҳои Тоҷикистон буда сикли инкишофи қӯтоҳ дорад. Ин растаний аввали баҳор ҳангоми вучуд доштани намии дилҳоҳ бо суръати баланд сабзиш мекунад, ки ба ақидаи баъзе муаллифон дар як шабонарӯз то 12-17см қад мекашад. Намудҳои авлоди *Ferula L.*

растаниҳои якбаҳра (монокарпикӣ) ва бисёра баҳраи (поликарпикӣ) бисёрсолаи решамевадори турбмонанд мебошанд [2, с.10-214].

Решаи ин растани ба ҳисоби миёна дар чукурии 50-60см ҷойгир мебошад. Камоли тоҷикон навдаҳои ҷудогона дошта, андозаашон 5-9см бе барг рангашон гулобӣ мебошад. Ин растани дар баландиҳои 600-1500 (1600) м аз сатҳи баҳр месабзад [4, с. 3-7].

Хусусияти хоси камоли тоҷикон аз он иборат аст, ки дар тамоми давраи шароити мусоид модаҳои органикие, ки дар раванди фотосинтез ҳосил мегарданد, дар решай худ захира мекунанд. Ин модаҳои захиравиро камоли тоҷикон ҳангоми шароити номусоид барои фаъолияти ҳаётиаш истифода мебарад. Дар таркиби ин шира бо миқдори зиёд модаҳои органикий ва гайриорганикий ҷойгир шудаанд. Аз сабаби он ки шираи камол дорои як қатор модаҳои фаъоли биологӣ мебошад, одамон онро аз давраҳои қадим то инҷониб ҳамчун маводи табобатӣ ва ғизӣ истифода мебаранд. Аввалин маълумот оид ба истифодаи шираи камоли тоҷикон аз давраҳои қадим манша мегирад.

Камоли тоҷикон дар заминҳои шағалзор, ҷарогоҳҳои бекорхобида, арҷазорҳо, пистазорҳо ва гайраҳо месабзад. Ин растани нисбати рӯшноии нури офтоб хело серталаб мебошад. Дар баъзе маҳалҳои ҷумҳури камоли тоҷиконро ҳамчун маводи ғизӣ истифода менамоянд. Дар солҳои охир аҳолии ҷумҳурӣ шираи камоли тоҷиконро бо миқдори зиёд ба таври қочоқ ҷамъоварӣ намуда, ба давлатҳои ҳориҷӣ интиқол медиҳанд. Аз сабаби он ки дар адабиётҳои мавҷуда оиди экстракти хушке, ки аз шираи камоли тоҷикон тайёр карда шудааст, маълумоти зарурӣ вучуд надорад, мо мақсад гузоштем, ки баъзе хусусиятҳои фармакологии ин маводи доругиро зери санчиши худ қарор дихем [5, с.100].

Мақсади ин таҳқиқот омӯхтани хусусияти муҳофизатӣ доштани экстракти хушки аз қатрони камоли тоҷикон тайёр карда шуда нисбати ҳуҷайраҳои ҷигар ҳангоми захролудкунии шадид тавассути ба меъдаи қаламушҳои сафед ворид намудани CCL_4 бо миқдори 2мл/кг вазн мебошад.

Ба сифати модели таҷрибавӣ захролудкунии шадиди ҷигар пайва стагии ҷор ҳлориди карбон (CCL_4), интиҳоб карда шуд. Ин модда аз тарафи муаллифони зиёд ҳамчун заҳри пурӯзввати ба ҷигар осебрасон шуморида мешавад [3, с.306-321].

Таҷриборо дар 40 қалламуши таҷрибавии безурӯти ҷинсашион омехта вазни миёнаашон 190-200г гузаронида ва ҳамаи ҳайвонҳои таҷрибавиро ба ҷунин ғурӯҳҳо ҷудо намудем.

Ҳайвонҳои солим+оби муқатар 2мл/кг қабул менамуданд.

Ҳайвонҳои назоратӣ (контрол), ки ба доҳили меъдаашон CCL_4 -ро бо миқдори 2мл/кг+оби муқатар баъди ҳар як шабонарӯзидар давоми 15 рӯз қабул менамуданд.

Ғурӯҳи қалламушҳо, ки дар баробари CCL_4 ҳар рӯз дар давоми 15 рӯз ба доҳили меъдаашон экстракти хушки аз қатрони камоли тоҷикон тайёр карда шударо бо миқдори 20мг/кг (ЭҚҲҚТ) қабул намуданд.

Ғурӯҳи қалламушҳо, ки дар баробари CCL_4 ҳар рӯз дар давоми 15 рӯз ба доҳили меъдаашон экстракти хушки аз қатрони камоли тоҷикон тайёр карда шударо бо миқдори 50мг/кг қабул намуданд.

Қалламушҳои мукоисавӣ, ки дар баробари CCL_4 бо миқдори 50мг/кг маводи доруғии “Карсиљ”-ро қабул намуданд. Экстракти хушкро аз қатрони камоли тоҷикон аз рӯи нишондодҳои Фармакопеяи СССР X тайёр намудем.

Тавре ки аз натиҷаҳои аз ҷадвали 1 дарҷ гардида бармеояд ҳайвонҳои таҷрибавӣ захролудкунии шадидро бо душворӣ гузарониданд. Дар натиҷаи захролудкунии шадид CCL_4 дар давоми 15 рӯз 50% ҳайвонҳои назоратӣ ба фавт дучор гардиданд. Аз 10 ҳайвон ҳамагӣ 5 қалламуши сафед боқӣ монд (ҷадв. 1) [1, с. 39-59].

Чадвали 1- Таъсири экстракти хушки қатрони камоли точикон фоизи зиндамонии калламушхо ҳангоми захролдкунни шадид бо CCL₄ дар давоми 15 рӯз

Гурӯхи ҳайвонҳо ва миқдори моддаи омӯҳташаванда бо мг/кг вазн	Миқдори калламушҳо дар гурӯҳ 100%	Аз он зинда монд		Фавтид	
		Миқдор	бо %	Миқдор	бо %
1.Ҳайвонҳои солим+оби муқатар 2мл/кг	10	10	100	-	-
2.Ҳайвонҳои назоратӣ (контрол) CCL ₄ 2мл/кг+оби муқатар 2 мл/кг вазн	10	5	50	5	50
3.CCL ₄ 2мл/кг аз рӯи нақша +ЭҚҲХТ 20мг/кг	0	7	70	3	30
4.CCL ₄ 2мл/кг аз рӯи нақша +ЭҚҲХТ 50мг/кг	10	7	70	3	30
5.CCL ₄ 2мл/кг аз рӯи нақша+“Карсил” 50мг/кг	10	7	70	3	30

Дар гурӯҳи ҳайвонҳои 3-юм ва 4-ум, ки дар заминаи захролуд кунии шадид бо CCL₄ экстракти хушкӣ аз шираи камоли точикон тайёр кардашударо бо миқдори 20ва50 мг/кг қабул менамуданд, ҳамагӣ 30%-и ҳайвонҳо ба фавт дучор гардида, 70% он бοқӣ монд.

Ҳамин гуна натиҷаро мо дар ҳайвонҳои гурӯҳи 5-ум, ки аз рӯи нақша “Карсил”-ро бо миқдори 50мг/кг қабул менамуданд, мушоҳида намудем.

Дар ҷадвали 2 динамикаи таъғирёбии вазни ҳайвонҳои таҷрибавӣ дар гурӯҳҳо дарҷ гардидааст. Дар давоми 15 рӯз вазни ҳайвонҳои солим то 18,5гр зиёд гардидааст, вазни миёна ва коефитсенти чигар дар ин ҳайвонҳо 7,9±0,09гр-ро ташкил намуд.

Дар гурӯҳи ҳайвонҳои назоратӣ баъди 15 рӯз вазни баданашон 10,3гр зиёд гардид, ки нисбати ҳайвонҳои солим 8,2гр камтар буд. Дар гурӯҳи ҳайвонҳое, ки экстракти хушки камоли точиконро бо миқдори 20 ва 50 мг/кгро қабул менамуданд, вазни баданашон дар давоми 15 рӯз ба ҳисоби миёна 12,8 то 16,6гр зиёд гардид. Ҳамин гуна натиҷаҳоро дар ҳайвонҳои гурӯҳи 5-ум низ мушоҳида намудем.

Чадвали 2 - Зиёдшавии вазн дар калламушҳои сафед ҳангоми захролудкунни шадид бо CCL₄ ва табобат бо экстракти хушки қатрони камоли точикон тайёркарда шуда ба ҳисоби миёна 10 каламуш дар гурӯҳҳо

Гурӯхи ҳайвонҳо ва миқдори моддаи омӯҳташаванда бо кг вазн	Тағиیرёбии вазн	бо грам	Вазни миёна ва коефитсенти чигар дар ҳайвонҳо
	бо фоиз		
	Вазни ибтидой 100%	даррӯзи 15 уми таҷриба	
Ҳайвонҳои солим + 2мл/кг оби муқаттар	<u>186,1±0,8*</u> 100%	<u>220,6±0,3*</u> 18,5	<u>6,7±0,05**</u> 3,0
Ҳайвонҳои назоратӣ + 2мл/кг CCL ₄ ба доҳили меъда баъди як рӯз (15 рӯз) 2-мл оби муқаттар	<u>200,0±0,8</u> 100%	<u>210,0±0,8</u> 5,0	<u>5,0±0,6</u> 2,3
CCL ₄ 2 мл/кг +қатрони камоли точикон 20мг/кг	<u>190,0±0,4</u> 100%	<u>214,5±0,5</u> 12,8	<u>7,1±0,01</u> 3,3
CCL ₄ 2 мл/кг ЭҚҲХТ 50мг/кг	<u>185,0±0,8</u> 100%	<u>215,8±0,9</u> 16,6	<u>7,9±0,09</u> 3,6
CCL ₄ 2мл/кг+Карсил 50мг/кг	<u>181,7±0,8</u> 100%	<u>211,4±0,8</u> 16,3	<u>7,2±0,07</u> 3,4

Карбон хлорид 4 яке аз моддаҳои пурқуввати заҳрноке мебошад, ки ҳангоми ба организм ворид шудан интихобан ба ҳуҷайраҳои ҷигар таъсир расонида вайроншавии онҳоро ба амал меорад. Бинобар ин моддаро ҳамчун модели таҷрибай барои ҳосил кардани гепатити шадиди токсикӣ истифода мебаранд. Дар ҷадвали 3 миқдори билирубин ва фаъолнокии ферментҳои таркиби плазмаи хун дарҷ гардидаанд. Дар ҳайвонҳои солим миқдори билирубин $16,0 \pm 0,5$ мкмл/л, аспартатаминотрансфераза (АсАт) $50,0 \pm 0,5$ в/л, аланинаминотрансфераза (АлАт) $60,0 \pm 0,3$ в/л фосфотазаи ишқорӣ (фи) $250,0 \pm 0,1$ в/л-ро ташкил намуд. Дар гуруҳи ҳайвонҳои назоратӣ, ки дар давоми 15 рӯз қариб 7-маротиба CCL₄-ро бо миқдори 2мл/кг вазн қабул намуданд миқдори билирубин $20,0 \pm 0,6$, (АсАт) $230,0 \pm 0,9$ в/л, (АлАт) $280,0 \pm 0,9$ в/л, - (фи) $540,0 \pm 0,2$ в/л ташкил намуд, ки нисбат ба ҳайвонҳои солим аз 360 то 366% фаъолнокии ферментҳо зиёд гардидааст, ки ин нишонаи пуршиддат мурдани ҳуҷайраҳои ҷигар ва ба плазмаи хун гузаштани ферментҳои аминотрансфераза мебошад.

Ҷадвали 3 - Таъсири экстракти хушки қатрони камоли тоҷикон тайёркардашуда ба фаъолнокии ферментҳо дар қалламушони сафед ҳангоми заҳролудгардонии шадид бо CCL₄ дар ҳар як гуруҳ 7 қалламуш

Гуруҳи ҳайвонот ва миқдори марғи омухташаванд бо мг/кг вазн	Нишондодҳо			
	Билирубини умумӣ	Ас АТ в/л	Ал АТ в/л	Фосфатазаи Ишқорӣ? в/л
Ҳайвоноти солим +оби муқаттар 2 мл/кг	<u>$16,0 \pm 0,5$</u> 100%*	<u>$50,0 \pm 0,5$</u> 100%	<u>$60,0 \pm 0,3$</u> 100%	<u>$250,0 \pm 0,1$</u> 100%
Ҳайвоноти назоратӣ CCL ₄ –2мл/кг доҳили меъда, баъди як шабонарӯз +2мл/кг оби муқаттар	<u>$20,0 \pm 0,6$</u> 25,0*	<u>$230,0 \pm 0,9$</u> 360,0	<u>$280,0 \pm 0,9$</u> 366,6	<u>$540,0 \pm 0,2$</u> 116,0
CCL ₄ 2мл/кг вазн аз рӯи нақша +ЭХҚКТ 20 мг/кг	<u>$15,0 \pm 0,4$</u> -25,0**	<u>$110,0 \pm 0,8$</u> -52,1	<u>$126,0 \pm 0,9$</u> -55,0	<u>$420,0 \pm 0,2$</u> -22,2
CCL ₄ 2мл/кг вазн аз рӯи нақша +ЭХ ҚКТ 50мг/кг	<u>$14,0 \pm 0,3$</u> -30,0	<u>$90,0 \pm 0,7$</u> -60,8	<u>$113,0 \pm 0,8$</u> -59,6	<u>$380,0 \pm 0,2$</u> -29,6
CCL ₄ 2мл/кг вазн аз рӯи нақша+“Карсил” 50 мг/кг	<u>$14,6 \pm 0,4$</u> -27,0	<u>$98,0 \pm 0,8$</u> -57,3	<u>$115,0 \pm 0,7$</u> -58,9	<u>$400,0 \pm 0,2$</u> -25,9

Эзоҳ: M±m

P<0,05-0,01* - Моҳияти Р* барои ҳайвоноти назоратӣ нисбати ҳайвоноти солим дода шудааст ва Р **- ҳайвоноти табобатиро нисбати ҳайвоноти назоратӣ муқоиса намудем.

Дар гуруҳи ҳайвоноти 3-юм ва 4-ум, ки экстракти хушки аз қатрони камоли тоҷикон тайёркардашударо бо миқдори 20 ва 50 мг/кг вазн қабул менамуданд фаъолнокии ферменти АсАт – 52,1-60,8% АлАт аз 55-то 59,6% пасттар гардидаанд (ҷадв. 3). Дар зери таъсири карсил ҳам бо миқдори 50 мл/кг ҳам бо таври боварибахш фаъолнокии ферментҳои АсАт ва АлАт паст гардидааст.

Дар ҷадвали 4 нишондодҳои биохимиявии хун дарҷ гардидааст. Дар ҳайвоноти назоратӣ баъди заҳролудгардонии шадид дар давоми 15 рӯз миқдори сафедаи умумиро 6,6%, албуминро ба 21,0% паст намуд миқдори холестерин бошад 20,0% зиёд гардидааст. Дар гуруҳи ҳайвоноти 3-юм ва 4-ум, ки экстракти хушки камоли тоҷиконро қабул менамуданд, миқдори сафедаҳои умумӣ на он қадар ба тағйироти зиёд дучор гардидаанд. Вале сафедаи албумин бошад аз 16,6 то 21,6% нисбати ҳайвоноти назоратӣ зиёдтар гардидааст. Амилаза, ин яке аз ферментҳои асосии ғадуди зери меъда ба ҳисоб меравад, ҳангоми заҳролудгардонии шадид бо CCL₄ фаъолнокии фермент $300,0 \pm 0,2$ в/л-ро ташкил намуд, ки нисбати ҳайвонҳои солим 2,3 маротиб фаъолнокии зиёдтар дошт. Дар гуруҳи ҳайвонҳои табобатӣ, ки экстракти хушки камоли тоҷиконро қабул менамуданд, фаъолнокии ин фермент аз 40 то 50% нисбати ҳайвонҳои назоратӣ пасттар

буд. Дар гурухи ҳайвонҳои 5-ум, ки карсилро бо микдори 50мг/кг қабул менамуданд, фаъолнокии ин фермент 43,3% нисбати ҳайвонҳои назоратӣ пастар буда, нисбати экстракти хушки камоли тоҷикон каме сустар мебошад.

Ҷадвали 4 - Таъсири экстракти хушки қатрони камоли тоҷикон тайёркардашуда ба нишондодҳои биохимиявии хун дар қалламушҳои сафед ҳангоми заҳролудгардонии шадид бо CCL₄, дар ҳар як ғурӯҳ ба ҳисоби миёна 10 қалламуш

Гурухи ҳайвонот ва доза бо мг/кг вазн	Нишондиҳандаҳои биохимиявии хун			
	Сафедаи умумӣ г%	Албумин г/л	Амилаза в/л	Холестерин ммол/л
1. Ҳайвоноти солим +оби муқатттар 2 мл/кг	<u>75,0±0,3</u> 100%*	<u>38,0±0,2</u> 100%	<u>128,0±0,6</u> 100%	<u>2,5±0,3</u> 100%
Ҳайвоноти назоратӣ CCL ₄ –2мл/кг доҳили меъда, баъди як шабонаруз+2мл/кг оби муқатттар	<u>70,0±0,2</u> -6,6*	<u>30,0±0,2</u> -21,0	<u>300,0±0,2</u> 134,3	<u>3,0±0,3</u> 20,0
CCL ₄ 2мл/кг вазн аз рӯи нақша +ЭҲҚҚТ 20 мг/кг	<u>73,0±0,3</u> 4,28**	<u>35,0±0,3</u> 16,6	<u>180,0±0,3</u> -40,0	<u>2,7±0,3</u> -10,0
CCL ₄ 2мл/кг вазн аз рӯи нақша +ЭҲ ҚҚТ 50мг/кг	<u>74,0±0,3</u> 5,71	<u>36,5±0,4</u> -21,6	<u>150,0±0,2</u> -50,0	<u>2,8±0,3</u> -6,6
CCL ₄ 2мл/кг вазн аз рӯи нақша+“Карсил” 50 мг/кг	<u>73,5±0,5</u> 5,0	<u>36,0±0,2</u> -20,0	<u>170,0±0,2</u> -43,3	<u>2,9±0,3</u> -3,3

Эзоҳ: М±m

P<0,05-0,01* - Моҳияти Р* барои ҳайвонҳои назоратӣ нисбат ба ҳайвонҳои солим дода шудааст.Р**-ҳайвонҳои табобатиро нисбат ба ҳайвонҳои назоратӣ муқоиса намудем.

Ҳангоми заҳролудгардонии шадид бо CCL₄ дар таркиби плазмаи ҳайвонҳои назоратӣ микдори холестерин то 20,0% зиёд гардида дар гурухи ҳайвонҳои табобатие, ки экстракти хушки камоли тоҷикон ва карсилро қабул менамуданд, ин нишондод ба таври боварибаҳш зиёд гардид.

Ҳамин тариқ, аз таҷрибаҳои гузаронидашуда маълум гардид, ки экстракти хушки аз қатрони камоли тоҷикон тайёр карда шуда ҳангоми заҳролудкуни шадид бо CCL₄ хусусияти баланди муҳофизатӣ дошта, ки мо онро дар он мебинем, ки дар ҳайвонҳои табобатӣ муринши ҳайвонҳо ҳамагӣ 30%ро ташкил намуд, ки нисбати ҳайвонҳои назоратӣ 20% пасттар мебошад. Ҳамин гуна натиҷаҳоро мо дар фаъолнокии ферментҳои аланинамиотрансфераза, аспартаттрансфераза, фосфатазаи ишқорӣ ва амилаза мушоҳида намудем. Ба ақидаи мо хусусияти баланди муҳофизатии экстракти хушки камоли тоҷикон нисбати ҷигар аз он иборат аст, ки дар таркиби ин маводи доруӣ як қатор маводи фаъоли биологӣ ба монанди полифенолҳо тезобаҳои ҷарбуи ва дигар моддаҳо вобастаӣ дорад.

АДАБИЁТ

1. Арчаков А.И., Карузина Н.Н. Молекулярные механизмы взаимодействия четыреххлористого углерода с мембранными эндоплазматического ретикулума печени. Успехи в гепатологии. Вып.4. – Рига: Знание, 1973. – С.39-59
2. Коровин Е.П. Пименов В.Н. Кинзыкаева Г.К. флора Таджикистан (сем. Umbelliferae) Т.7. -Л: Наука. 1984.-С.10-214
3. Пименов М.Г., Раҳимов С. Китоби Сурҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон Авлоди камол.-Душанбе. 2015.-С.306-321
- 4.С.Раҳимов Ҳусусиятҳои биологӣ, морфологӣ ва фитосенологияи камоли тоҷикон (Ferula tadzhikorum M. Pimen). -Душанбе: Дониш, 2018.-152 с.
- 5.Сафина Л.К., Пименов М.Г. ферула Казахстана. - Алматы: Наука Казахской ССР. 1984.-100
- 6.Хабриев Р.У. «Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ». Москва - 2005. - 50 с.

АННОТАСИЯ
ХУСУСИЯТИ МУҲОФИЗАТИИ ЭКСТРАКТИ ХУШКИ АЗ ҚАТРОНИ КАМОЛИ
ТОЧИКОН ТАЁРКАРДАШУДА БА ФАҶОЛИЯТИ ЧИГАР ҲАНГОМИ
ЗАҲРОЛУДКУНИИ ШАДИД БО CCL₄

Экстракти хушки аз қатрони камоли тоҷикон тайёр карда шуда ҳангоми заҳролудкунии шадид бо CCL₄ дар давоми 15-рӯз ҳайвонҳои табобатиро то 70% аз марг наҷот дод. Дар зери таъсири ин моддаи шифобаҳаш вазни ҳайвонҳои таҷрибавӣ дар давраи заҳролудкуни нисбати ҳайвонҳои назорати 8-10 гр зиёдтар гардида, фаъолнокии ферментҳои аланинаминотрансфераза, аспартаттрансфераза, фосфатазаи ишқорӣ ва амилаза ба таври боварибаҳаш паст гардидаанд. Дар зери таъсири экстракти қатрони камоли тоҷикон миқдори сафедаи албумин аз 16 то 21,6% нисбати ҳайвонҳои назоратӣ зиёдтар гардидааст.

АННОТАЦИЯ
ЗАЩИТНЫЙ ХАРАКТЕР СУХИХ ЭКСТРАКТОВ КОРЫ ТАДЖИКОВ,
ПОДВЕРГНУТЫХ РАБОТЕ ПЕЧЕНИ ПРИ СИЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ CCL₄

Извлечение сухих кормов из сухого корма, который встречается также в Таджикистане, во время острого отравления CCL₄ в течение 15 дней спасло терапевтическое животное до 70% от смерти. Под воздействием этой статьи лекарственного веса экспериментальных животных в период отравления у 8-10гр животных значительно снизилась активность аланинаминотрансферазы, аспартаттрансферазы, и амилаза. Под влиянием экстракта казни камола количество белка альбумина увеличилось с 16 до 21,6% в отношении контролируемых животных.

Ключевые слова: сухая экстракция, высокая токсичность, активность ферментов, аланин аминотрансферазы, альбумин, аспартаттрансферазы, фосфазы ишкора, холестерина.

ANNOTATION

**PROTECTIVE CHARACTER OF DRY EXTRACTS OF TAJIK BARK EXPOSED TO THE LIVER DURING
SEVERE POISONING WITH CCL₄**

Extracting dry food during acute CCl₄ poisoning within 15 days saved the therapeutic animal up to 70% from death. Under the influence of this article, the drug weight of experimental animals during the period of poisoning in 8-10gr animals significantly decreased the activity of alanine aminotransferase, asper transferase, ish-acase and amylase. Under the influence of the extract from the Kamol, the amount of albumin protein increased from 16 to 21,6% for controlled animals.

Key words: dry extraction, high toxicity, enzyme activity, alanine aminotransferase, albumin, asper transferase, ishkor phosphases, cholesterol.

УДК 669.16.631.20

ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАШИН НА КАЧЕСТВО РАБОТЫ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ АГРЕГАТОВ

**Ахунов Т.И – профессор, Амиров Н.Р – к.т.н., Эргашев Ш.А- ассистент,
ТАУ им. Ш. Шотемур**

***Ключевые слова:* техническое состояние машин, машинно-тракторные агрегаты, мощность двигателя, расход топлива, тяговое сопротивление рабочих органов, производительность агрегатов.**

В современных условиях функционирования аграрного производства, основной задачей которого является обеспечение продовольственной безопасности населения республики, в основном зависит от технической оснащенности отрасли и качества их использования.

Одним из главных факторов повышения эффективности использования сельскохозяйственной техники отражающего на росте урожайности растений и снижении себестоимости продукции является повышение качества и экономичность работы применяемой сельскохозяйственной техники.

Известно, что весь комплекс факторов и условий, влияющих на качество использования сельскохозяйственной техники можно объединить в следующие три группы (1);

- 1.Факторы характеризующие техническое состояние машин, рабочих органов и организации технического обслуживание агрегатов;
- 2.Факторы отражающие профессиональную подготовку механизаторов;
- 3.Факторы характеризующие почвенно – климатические условия (характеристики почв и полей, загрязненность окружающей среды, температура воздуха и др.).

Рассмотрим влияние первой и третьей групп факторов на техническое состояние машин и экономичность сельскохозяйственных агрегатов, считая их основными.

По мере использования машин, их техническое состояние в той, или иной степени ухудшается, изменяются их эксплуатационные показатели и свойства. Применительно к полевым машинно– тракторным агрегатам, это прежде всего мощность двигателя и расход топлива, скорость движения и производительность агрегата, качество их работы. Естественно, что при значительном ухудшении технического состояния, хотя бы лишь отдельных узлов, машины могут оказаться неработоспособными, возможны отказы и даже поломки, а значит, и простой из-за технических неисправностей.

Проанализируем влияние некоторых факторов, ухудшающих техническое состояние машин, как, например, износ отдельных сопряжений или деталей, нагарообразование и механические отложения в системах смазки, и охлаждения двигателей, усталостные явления в деталях.

Например, если брать обратный клапан топливного насоса – увеличение зазора у разгрузочного пояска клапана до 33-43 микрометров, вследствие износа, вызывает резкое возрастание часового расхода топлива на 31,0%.

В результате увеличивается цикловая подача топлива, продолжительность и запаздывание впрыскивания, что приводит к нарушению нормального процесса сгорания топливной смеси в цилиндрах, двигатель работает жестко, с дымным выхлопом, детали перегреваются, насос усиливается.

Подкачивающий насос двигателя не может обеспечить нормальную работу топливного насоса, если зазор в сопряжении поршень – отверстие корпуса увеличится на 0,2 миллиметра. Снижение жесткости пружины поршня всего на 10 % ведет к

падению развивающего насосом давления и к уменьшению его производительности на 6-7 килограммов в час при номинальной частоте вращения двигателя. (2)

Очень важно ограничить поступление абразивных частиц к трущимся поверхностям сопряжений. Известно, что запыленность воздуха вблизи основных узлов почвообрабатывающих, посевных и уборочных машин достигает 20-23 граммов на м³. Так, уже после вспашки 100 га пашни смазка в подшипниках колёс плугов содержит более 30 % механических примесей, а после 200 га - содержание примесей увеличивается до 50-80 %.

Если, при эксплуатации в чистом масле, износ подшипников трансмиссии трактора практически отсутствует, то концентрация пыли в масле порядка 0,25 % приводит к выходу подшипников из строя за 1000 часов, тогда как их расчетная долговечность составляет 10 000 часов.

Пыль, поступая в цилиндры вместе с воздухом, оказывает наибольшее влияние на износ цилиндро – поршневой группы двигателя. Достаточно лишь поступления 1 % нефильтрованного воздуха, чтобы скорость изнашивания верхних поршневых колец увеличилась в четыре раза: за небрежного и несвоевременного ухода за воздухоочистителями, их сопротивление может возрасти в 2 – 2,5 раза. Это влечет за собой унос загрязненного пылью масла из поддона и кассет воздухоочистителя, далее в цилиндры попадает абразивная паста, способная быстро вывести из строя любой двигатель.

Ухудшение технического состояния сельскохозяйственных орудий, в частности, износ лезвий ножей, лап или лемехов, оказывается на росте тягового сопротивления рабочих машин, на увеличении потребной мощности на привод их рабочих органов, а также на качестве обработки почвы, подрезании сорняков, измельчении зеленой массы, срезании растений и т.д. Достаточно, к примеру, толщине лезвия лемеха увеличиться с 1 до 2 миллиметров, чтобы сопротивление плуга возросло на 15-24 %. Это равнозначно присоединению к 5 – корпусному плугу дополнительного корпуса. При толщине лезвия в 3,5 миллиметра тяговое сопротивление плуга возрастет на 40-60 %.

Ко второй группе факторов относятся всевозможные нарушения регулировки. Так, уменьшение угла опережения впрыска топлива у двигателя СМД – 14 всего на 2 градуса, снижает его мощность на 3 л.с и повышает удельный расход топлива на 10%.

Снижение частоты вращения коленчатого вала двигателя на 150-200 оборотов в минуту, вызывает падение его максимальной мощности на 7 – 10 % и соответствующее снижение топливной экономичности. Нарушение регулировки зазоров в клапанах двигателей тоже вызывает снижение мощности на 1,5 – 3 л.с и увеличение удельного расхода топлива.

Постепенное изнашивание и раз регулирование деталей, и сопряжений, по мере нарастания наработки машин, при увеличении размеров и зазоров за пределы допустимых, приводят к нарушению работоспособности узлов и агрегатов, т.е. к отказам. Установлено, что увеличение наработки тракторов ДТ-75М и МТЗ-50/52 от 600 до 1800 га, вызывает её уменьшение вдвое. Это означает, что тракторы из – за технические неисправности будут останавливаться в два раза чаще. В результате, будет падать и сменная производительность машинно-тракторных агрегатов.

При недостаточном уходе, при поддержании тракторов в технически исправном состоянии, появляется много небольших недостатков, ведущих к непроизводительным потерям и расходу мощности двигателя, а, в итоге, это приводит к снижению выработки машинно-тракторных агрегатов, к ухудшению качества выполнения ими технологических процессов.

Известно, что из-за некачественной подготовки сельскохозяйственных машин к работе, только 50-60 % сошников зерновых сеялок заделывают семена на заданную глубину, а некоторые секции «выбрасывают» семена почти на поверхность поля. То же было отмечено и при работе культиваторов: лишь 50 % их рабочих органов обрабатывают почву на заданную глубину. Плохая подготовка поверхности поля, в частности, повышенная гребнистость, отрицательно сказывается на выполнении

последующих операций, особенно если работа ведется скоростными машинно-тракторными агрегатами.

В тех условиях, где заботятся о подъеме культуры земледелия, о росте урожайности полей, непременно построены специальные площадки с твердым покрытием для предварительной регулировки и подготовки машин к работе.

Оборудование таких площадок предусмотрено типовыми проектами на строительство машинных дворов и стационарных пунктов технического обслуживания тракторов, и сельскохозяйственных машин.

Из отмеченного следует, что техническое состояние машин является важным показателем эффективности использования сельскохозяйственных агрегатов в аграрном секторе. Это показатель существенно влияет на качество работы тракторов и сельскохозяйственных агрегатов в виде увеличения расхода топлива и снижения мощности двигателя и их производительности, качества выполняемых технологических процессов.

ЛИТЕРАТУРА

- 1.Кузьмин М.В. Использование сельскохозяйственной техники – М.: Россельхоз из дат, 1983 – 200с
- 2.Шахмаев М.В. Экономическая эффективность применения сельскохозяйственной техники - М.: Россельхозиздат, 1983 – 207с

АННОТАЦИЯ

ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАШИН НА КАЧЕСТВО РАБОТЫ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ АГРЕГАТОВ

В статье рассматриваются вопросы влияния технического состояния машин на эксплуатационные показатели агрегатов; влияние факторов, вызывающих ухудшение технического состояния машин и тягового сопротивления рабочих органов, связанных с ростом потребляемой мощности, на привод рабочих органов.

АННОТАТСИЯ

ТАЪСИРИ ҲОЛАТИ ТЕХНИКИ МОШИН БА СИФАТИ КОРҲО ВА САРҒАКОРИИ АГРЕГАТҲОИ ХОҶАГИИ КИШОВАРЗӢ

Дар мақолаи мазкур таъсири ҳолати техникии мошин ба хосиятҳои нишондодҳои агрегат, таъсири омилҳо, ки ба бад гаштани ҳолати техникӣ ва муқовимати кашиши олотҳои корӣ, алоқа бо тавоноии истифодашаванда ба ҳаракатоварии олотҳои кории агрегат алоқаи зич дорад.

Калимаҳои қалидӣ: ҳолати техникии мошин, агрегати мошину тракторӣ, тавоноии муҳаррик, сарғи сӯзишворӣ, муқовимати кашиши олоти корӣ, маҳсулнокии олотҳо.

ANNOTATION

INFLUENCE OF THE TECHNICAL MACHINES CONDITIONS AT THE WORK QUALITY AND ECONOMIC AGRICULTURAL PROPERTIES

The article is given the influence of the technical condition of machines on their properties and aggregates performance indicators, the influence of the factors that cause deterioration of the technical condition in machines and the traction resistance of working bodies associated with increasing in power consumption for the lese of working bodies of aggregates.

Key words: technical condition of machines, machine-tractor units, engine power, fuel consumption, traction resistance of working bodies, productivity of bodies.

ТДУ 631.354.2.076

РОҲҲОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАҲСУЛНОКИИ КОМБАЙНҲОИ ФАЛЛАДАРАВИ МУОСИР

Исоев У.П., н.и.т., дотсент, **Ризоев А.Б.,** н.и.т., профессор,

ДАТ ба номи Ш. Шоҳтемур

Калимаҳои қалидӣ: комбайнни галладарав, зироатҳои галлагӣ, зергундор, гарам, усули чамъоварӣ.

Тадқиқотҳои бисёри илмӣ дар соҳаи чамъоварии фалладонагиҳо ҳалли мураккаби мушкилотҳои сарбории технологии комбайнҳои фалладаравро нишон медиҳад, аз он ки


зироатҳои кишоварзи ҳамчун объекти чамъоварии механикунонӣ аз рӯйи хосиятҳои физикию механикӣ гуногун мебошанд [2, 3, 4, 5].

Фарқиятҳо дар тавсифҳои морфологии зироатҳои ғалладонагӣ ҳосилнокии ғалларо қабатнок ҷойгиршавии хушаҳо, баландӣ, зич будан ва ҳамшавии гандумпоя ва растани, устуворӣ ба рехтани ғалла муайян мекунанд,

Ҳамин тавр гуногунии муайянкуни тавсифи зироат дар вобастагӣ бо шароити боду ҳаво дар давраи мавсими чамъоварӣ мушкилотҳоро ҳангоми интихоби чамъоварии технологияи оптималии маҷмааи мошинҳо ба вучуд меояд [4].

Сарбории истеҳсолии комбайнҳои ғаллагундор ҳангоми чамъоварии зироати ғаллагӣ ба ду самт ҳал карда мешавад – усулҳои технологӣ ва ташкилӣ (расм.). Сарбории технологияи комбайнҳо бо роҳи истифодабарии методҳои биологӣ, таъминоти баландшавии ҳосили ғалла аз ҳисоби ҷори намудан дар истеҳсолот навъҳои нав (селексия) иҷро карда мешавад ва риояи қатъии ҳамаи усулҳои агротехникии парвариши ғалладнагиҳо то чамъоварӣ иҷро карда мешавад [2, 4].

Ҳангоми чамъоварии зироати ғалладонагиҳо сарбории технологияи комбайнҳо бо роҳи истифодабарии воситаҳои механикунонӣ ҳал карда мешавад (расм.). Дар ин ҳангом сарбории технологияи комбайнҳо аз ҳисоби истифодабарии мошинҳои дарави бари фарогириаш гуногун ва аз ҳисоби интихоби қобилияти гузаронандагии аппарати кубандай комбайнҳо, оптималӣ барои шароити муайяни чамъоварии зироатҳои ғалладонагӣ (ҳосилнокиаш муайян), инчунин истифодабарии зергундорҳои гарами массаи ғалладонагӣ иҷро карда мешаванд [2, 4].



Расм. Усулҳои сарбории истеҳсолии комбайнҳои ғалладараф.

Дар чумхуриамон ва дар дигар давлатҳои ҷаҳон асосан ду усули ҷамъоварии зироатҳои ғалладонагиро истифода мебаранд. Ин ҷамъоварии комбайнин якбора ва алоҳида – алоҳида мебошад [3, 4].

Ҷамъоварии якбораи комбайнин зироатҳои ғалладонагӣ барои кам кардани талабот ба техникаи ғундоранд, механизаторҳо ва сарфаи ҳарчи сӯзишвориро имкон медиҳад.

Ҷамъоварии якбораи комбайнин фақат ҳангоми пурра пухта расидани ғалла фоидаовар мебошад.

Ҳангоми якбора даравидани пояҳои зироатҳои ғалладона ба шнеки қисми дарав ва баъд ба аппарати кубандай комбайн бетартибона мегузаранд, ки ин ба афзудани миқдори зарари меҳаникӣ ва майда шудани он ва аз ин рӯ, ба паст шудани сифати ғалладона оварда мерасонад.

Ҳангоми ҳосили пасти зироатҳои ғалладона (то 10 сент/га) коҳиш ёфтани талафи ғалладона ва афзоиши сифатҳои бозоргонӣ ва киши он тавассути воситаҳои техникии усули алоҳидаи дарав таъмин карда мешавад, ки асоси агротехникии он қонунҳои объективии ташаккулёбии ғалладона дар растаниҳо ва тағирёбии намии ғалладона ва паҳол дар ғармҳо мебошад. Муқаррар карда шудааст, ки ҷамъоварии алоҳидаи зироатҳои ғалладона бештар ба марҳилаи муайянни рушди растаниҳо мувоғиқ аст [4].

Дар айни замон, дар ИДМ хиссаи майдонҳое, ки бо усули алоҳида – алоҳида ҷамъоварӣ карда мешаванд, тақрибан 60% -ро ташкил медиҳад. Дар Канада, тақрибан 20-25% майдон бо ёрии мошинҳои дарав, дар ИМА ва Австралия бошад – 5% ҷамъоварӣ карда мешавад [3].

Усули алоҳида – алоҳида ҷамъоварии зироатҳои ғалладона амалиёти иловагиро талаб мекунад – ба як қатор гузоштан, ки боиси афзоиши ҳарочоти пулӣ ва маблағҳо барои воҳиди ҳосили ҷамъоваришуда мегардад, аммо, аз тарафи дигар, 5-10 рӯз пеш оғоз кардан мумкин аст ва бо ин талафоти ғалладона аз рукуди ғалладона ва рехтани ғалла ба замин 25 - 30% кам шавад.

Ҳангоми дарави алоҳида – алоҳидаи ғалладонаҳо то 80% ғаллаи шартӣ ба даст оварда мешавад, ки хушкунӣ ва тозакунии иловагиро талаб намекунад, ки ин ҳарочоти меҳнатиро барои коркарди ғалладонаи пас аз ҷамъоварӣ хеле кам мекунад. Дар айни замон, шиддатнокии умумии кор паст шуда, маҳсулнокии комбайнҳо дар интиҳоби ғармҳо 20-25% баланд бардошта мешавад. Файр аз ин, усули алоҳида – алоҳидаи ҷамъоварии ғалладона афзоиши шишагини онҳоро 45%, вазни мутлақро - 6.0% ва табииати ғалладонаро - 1.0% таъмин менамояд [4, 5].

Тавонии ғармҳоро ҳосили зироати ҷамъоваришуда, зичи поя ва ҳосилнокии комбайне, ки барои ҷамъоварӣ ва қуфтани ғармҳо истифода мешавад, муайян мекунад. Барои таъмин намудани ин усули боркунии технологияи комбайнҳо дар давраи ҷамъоварии ғалладона аз ҷониби саноати қишварҳои ИДМ ва илми қишоварзӣ навъҳои гуногуни мошинҳои дарав таҳия ва истеҳсол карда шуданд, ки онҳо инчунин дар ҳоҷагиҳои дехқонӣ барои ҷамъоварии массаи ҳосил аз ҷониби зерчинакҳои комбайнҳо истифода мешаванд [4].

Ҳамин тарик, яке аз роҳҳои баланд бардоштани маҳсулнокии комбайнҳо ғалладарав дар ҷумхурии мо истифодаи усули дарави якбора мебошад.

АДАБИЁТ

1. Багрецов Д.Н., Воронин Б.А., Ковин В.Ф. Мировая продовольственная безопасность: состояние, проблемы // Аграрный вестник Урала, 2012. - № 12 (104). - С. 48–53.
2. Косилов Н.И. Состояние и тенденции совершенствования зерноуборочных машин. Челябинск, 1983. - 98 с.
3. Купетов Б. П. [и др.]. Результаты исследования производительности и качества работы зерноуборочных комбайнов в условиях Челябинской области // ЧИМЭСХ. Вып. 164. Челябинск, 1979.
4. Ловчиков А.П. Повышение качества зерна и эффективности использования комбайнов в условиях Южного Урала: монография. Челябинск, 2002. - 144 с.
5. Улицкий Е.Я. О «щадящих» технологиях уборки зерновых культур // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 1985. - № 9. - С. 27.

АННОТАСИЯ
РОХХОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАҲСУЛНОКИИ КОМБАЙНҲОИ
ҒАЛЛАДАРАВИ МУОСИР

Дар мақола роҳҳои баланд бардоштани маҳсулнокии комбайнҳои ғалладарави муосир оварда шудааст.

Ҳангоми чамъоварии якбораи комбайнни зироатҳои ғалладонагӣ барои кам кардани талабот ба техникаи ғундоранда, механизаторҳо ва сарфай харчи сӯзишвориро имкон медиҳад, аммо ҳангоми алоҳида – алоҳида чамъоварии зироатҳои ғалладона амалиёти иловагиро талаб мекунад – ба як қатор гузоштан, ки боиси афзоиши харочоти пулӣ ва маблағҳо барои воҳиди ҳосили чамъоваришуда мегардад.

АННОТАЦИЯ
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

В статье рассматриваются пути повышения производительности современных зерноуборочных комбайнов.

При прямом комбайнирование зерновых культур способствует сокращению потребности в уборочной технике, механизаторах и уменьшению расхода топлива, а при раздельном способе уборки зерновых культур требуется проведение дополнительной операции – валко-образования, что приводит к увеличению денежных затрат и средств на единицу убранной площади.

Недостатки и преимущества основных способов уборки зерновых приведен в данной статье.

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, способ уборки, зерновые культуры, подборщик, валок.

ANNOTATION

THE WAYS TO IMPROVE PRODUCTIVITY OF MODERN HARVESTER-THRESHER

In this article is given the ways to improving productivity of modern harvester – thresher.

The main combination of grain crops helps to reduce the need for harvesting equipment machine operators and reduce the fuel consumption and by the swath harvesting of grain crops needs the overwork operation – of roll formed which leads to the increasing of cash costs and funds for unit harvested area.

Disadvantages and advantages of the main method of the harvesting is given in this article.

Key words: harvester – thresher, method of harvesting, cereals, pickup, roll.

ТДУ 614-8; 62-782

БАҲОДИҲӢ БА САТҲӢ ХАВФИ ҶОИЗ (ИМКОНПАЗИР)

Ризоев И.Б., дотсенти ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур

Калимаҳои қалидӣ: хавф, баҳодиҳӣ, хавфи фардӣ, хавфи ҷоиз, хавфи имконпазир, хавфи иҷтимоӣ, хавфи техникиӣ.

Эҳтимолияти таъсири селаҳо ба одамон бо хатарҳои захмикунанда бо бузургихои хавфи маҷбуран аз даст додани ҳаёт баҳогузорӣ карда мешаванд. Чунин ҳолат дар он маврид рӯй медиҳад, ки селаҳои масса ва/ё энергияҳо аз манбаи таъсири манғӣ дар фазои ҳаётӣ бо тундутизӣ зиёд мегарданд ва ба бузургихои фавқулоддаи хатарнок мерасанд (масалан, мавриди садамаҳо). Эҳтимолияти чунин таъсири манғӣ одатан бо пайдоиши ҳолатҳои (рӯйдодҳои) фавқулоддаи табиӣ ё ҳусусияти техногенидошта вобаста мебошанд. Барои баҳодиҳии он мағҳуми хавфро истифода мебаранд.

Хавф - эҳтимолияти амалишавии таъсири манғӣ дар давраи муайянни вақт (масалан, дар давоми сол) мебошад.

Хавфро дар асоси маълумоти оморӣ ё тадқиқоти назариявӣ баҳо медиҳанд. Дар мавриди истифода бурдани маълумоти оморӣ бузургии хавфро бо формула муайян мекунанд

$$R = N_{x_d} / N_o,$$

дар ин чо: R - хавф; N_{x_d} – миқдори ҳолатҳои фавқулодда дар давоми як сол; N_o – миқдори умумии ҳодисаҳо дар давоми як сол.

Барои баҳодиҳии эҳтимолияти амалишавии таъсирҳои манфии фавқулодда хатарнок ба одамон намудҳои зерини хавфро ба эътибор мегиранд:

-хавфи фардӣ (R_f), ҳангоме ки объекти ҳимоя одам мебошад;

-хавфи иҷтимоӣ (R_u), ҳангоме, ки иншооти ҳимоя гурӯҳи одамон мебошанд.

Сабабори *хавфи фардӣ* ин дар ҳолатҳои муайян эҳтимолияти амалӣ шудани таъсиррасонии хатарҳо ба одам мебошад.

Онро бо формула муайян мекунанд

$$R_u = T/C,$$

дар ин чо: T – миқдори фавтидагон (осебидагон) дар давоми сол аз омили муайян ё аз таъсири муштараки онҳо, масалан, мавриди шахтёрикунӣ, санҷанда шуда кор кардан ва ғайра вобаста мебошанд. C - миқдори одамон, ки дар давоми сол гирифтори таъсири ин омилҳо гардидаанд.

Сабабҳои пайдоиши хавфи фардӣ сершумор ва муҳталиф мебошанд.

Як миқдор нишондиҳандаҳои хавфи фардӣ дар ҷадвали 1 оварда шудаанд, ки дар онҳо бузургии хавф ба давраи вақти баробари як сол нисбат дода шудааст.

Ҷадвали 1 - Нишондиҳандаҳои хоси хавфнокии фардии фавти одамон аз омилҳои табиӣ ва ҳусусияти техногенидошта

Сабаби пайдоиши хатарнокӣ	R_Φ 1 одам/сол	Баҳодиҳий ҷамъияти ба хатарнокӣ
Садамаҳо дар иншооти радиатсионӣ бо партови моддаҳо ба атмосфера	$0^0 - 10^{-1}$	Минтақаи хавфнокии номақбул, $R_\Phi \geq 10^{-3}$
Авиатсияи ҳарбӣ	$1,2 \times 10^{-2}$	
Бемориҳои рагу дил	$3,4 \times 10^{-3}$	
Бемориҳои саратон	$1,6 \times 10^{-3}$	
Садамаҳои нақлиётӣ	10^{-3}	
Пойгай автомобилронӣ	$7,5 \times 10^{-4}$	
Тамокукашӣ	$2,8 \times 10^{-4}$	
Худкушӣ	$2,2 \times 10^{-4}$	
Ҳодисаҳои ноҳуш дар истехсолот	2×10^{-4}	
Сӯхторҳо ва таркишҳо	$4,0 \times 10^{-5}$	
Садамаҳо дар нақлиётӣ ҳавоӣ, обӣ ва роҳи оҳан; сӯхторҳо ва таркишҳо	10^{-5}	Минтақаи гузариш, $10^{-6} \leq R_\Phi \leq 10^{-3}$
Зиндагӣ кардан дар назди стансияҳои гармидиҳандаю электрикӣ (мавриди речай кори мультадили онҳо)	10^{-6}	
Ҳамаи зуҳуротҳои хатарнок, нешзании ҳашарот, зиндагӣ кардан дар назди стансияҳои атомӣ (мавриди речай кори мультадили онҳо)	10^{-7}	

Тақсимшавии хавфи фардӣ R_f дар фазо дар назди манбаъ чун қоида нобаробар мебошад. Дар минтақае, ки ба манбаи хатар бевосита ҳамшафат мебошад он ба бузургии хавфи техногени R_m манбаъ баробар аст, баъд аз он бо дуршавӣ аз манбаи хатар кам мешавад.

Хавфи иҷтимоӣ таъсири манфии хатарҳои фавқулоддаро ба гурӯҳҳои одамон тавсиф медиҳад.

Одатан онро бо формула баҳогузорӣ менамоянд

$$R_c = \frac{\Delta P}{p}$$

дар ин чо: ΔP – миқдори фавтидагон аз як намуди ҳолати фавқулодда дар давоми сол; P – миқдори миёнаи одамон, ки дар ҳудуди ҳолати фавқулодда зиндагӣ ё кор мекунанд.

Қайд мекунем, ки мувофиқи таснифи ҳолатҳои фавқулодда (бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 1 августи соли 2006 № 367 тасдиқ шудааст) дар мавриде, ки миқдори одамони заардида аз 10 нафар зиёд набошад ҳудуди ҳолати фавқулодда *маҳдуд* доиста мешавад.

Ба манбаъ ва омилҳои хавфи иҷтимоӣ пеш аз ҳама инҳо тааллуқ доранд:

- иншооти маҳсусан хатарнок, воситаҳои технике, ки ба пайдоиши садамаҳо майл доранд;
- минтақаҳои шаҳригардида бо вазияти ноустувор;
- эпидемияҳо;
- зуҳуроти табий.

Барои баҳодиҳии ҳодисаҳои фавқулодда ба табиат мағҳуми *хавфи экологиро* (R_3) низ истифода мебаранд. Онро ҳамчун таносуби иншооти вайроншудаи табиат ба миқдори умумии иншоот дар ҳудуде, ки дар давоми сол баҳо дода мешавад, баҳогузорӣ мекунанд.

Хавфи экологӣ бо формула муайян карда мешавад

$$R_3 = \frac{\Delta O}{O},$$

дар ин чо: ΔO – миқдори иншооти вайроншуда дар табиат аз миқдори умумии иншоот O дар фосилаи ҳудуде, ки баҳо дода мешавад.

Манбаъ ва омилҳои хавфи экологӣ асосан инҳо мебошанд:

- таъсири техногенӣ ба мухити фарогирандаи табиат;
- зуҳуроти хатарнок - селравӣ, заминларза, хушксолиҳо ва ғайра.

Гояи хавфи ҷоиз. Ба мӯҳокима баровардани мағҳум оид ба ҳадди имконпазари (ҷоиз) хавф нӯқтаи назари муосирро ба баҳодиҳии андозаи хатари заҳмдоршавӣ инъикос менамояд. Ҷамъият аз ғояи «бехатарии мутлақ» даст кашид ва ба ғояи ба одам ҷоиз «хавфи имконпазир» омада расид.

Барои амалӣ намудани ин ғоя масъалаи мухимтарин муқаррар намудани ҳудуди болоии хавфи имконпазир мебошад. Дар амал онро дар асоси маълумотҳои оморӣ ёфтани кори оқилона мебошад.

Мавриди муқаррар намудани хавфи имконпазир аҳамияти калидиро бузургие бозидааст, ки бо таҳқиқотчи британӣ Ф. Р. Фармер соли 1967 пешниҳод гардидаст. Мазмуни пешниҳоди он дар муқаррар намудани хавфи имконпазир мебошад, ки ба хавфи ба атмосфера ворид гаштани ихроҷи радиоактивӣ аз реактори ядрӣ дар давоми сол барobar аст.

Тасаввуроти муосир оид ба сатҳи хавфи ҷоизи фардӣ аз ин далолат медиҳад:


- минтақаи поёниро, ки дар он эҳтимолияти фавт дар фосилаи аз 10^{-6} пасттар ҷойгир шудааст, ҳодисаҳои аз эҳтимол дур ифода менамоянд. Ин минтақаро *минтақаи хавфи ҷоиз* меноманд. Мувофиқи нӯқтаи назари муосир бузургии хавфи ҷоизи фардии барои аҳолӣ имконпазир дар тамоми намудҳои фаъолият на бояд аз бузургии 10^{-6} фавт барои як одам дар як сол гузарад. Бузургии номбурда дар аксари вақт мавриди зуҳуроти табиии номунашаккилона амалӣ мегардад, ки аз онҳо мо раҳо ёфта наметавонем ва маҷбур ҳастем, ки онҳоро ҳамчун шарти ҳастии ҳуд дар Замин қабул кунем. Дар як вақт маълумотҳои оморӣ нишон медиҳад, ки хавфи фардӣ бо натиҷаи фавт мавриди истифодабарии бисёри низомҳои техникӣ дар сатҳи 10^{-7} инчунин мавҷуд мебошанд;
- дар минтақаи болоӣ мавриди эҳтимолияти аз 10^{-3} зиёд сабабҳои табиии аз ҳама эҳтимолиятдошта ғун гаштаанд, ки аз рӯйи онҳо аксарияти одамон мефавтанд. Бо ҳамин сабаб ба ҳаёти мо ворид гардидани хавфҳои омилҳои техногенӣ ва антропогенӣ бо эҳтимолияти аз 10^{-3} зиёд эҳтимолияти фавти одамонро аз сабабҳои беруна хеле зиёд

менамояд. Минтақаи номбурда бо чамъият ҳамчун минтақаи хавфнокии номақбул ҳисоб карда мешавад;

- ба минтақаи хавфи фардии фавти одам аз 10^{-3} то 10^{-6} намудхой хеле сершумор ва паңгардидаи фаъолият ва ҳодисаҳо даҳл доранд. Онро минтақаи гузариш аз хавфи номақбул ($> 10^{-3}$) ба минтақаи хавфи ҷоиз ($< 10^{-6}$) меноманд.

Хавфи ҷоиз дар худ ҷанбаҳои техникӣ, иқтисодӣ иҷтимоӣ ва сиёсиро пайваст менамояд ва байнӣ сатҳи бехатарӣ ва имкониятҳои ба он расидан як миқдор гузаштро ифода менамояд. Пеш аз ҳама бояд дар назар дошт, ки имкониятҳои боло бардоштани бехатарии низомҳои техникӣ бехудуд нестанд. Барои зиёд намудани бехатарӣ маблағҳои аз ҳад зиёд ҳарҷ карда, мо метавонем ба соҳаи иҷтимоӣ зарар расонем, масалан ёрии тиббири гандатар кунем. Дар тарҳ мисоли одии муайян намудани хавфи ҷоизро (роҳдодашавандаро) тасвир мекунем (расм.).

Мавриди зиёд намудани ҳарочотҳои хавфи техникӣ паст мегардад, вале хавфи иҷтимоӣ зиёд мегардад. Мавриди таносуби муайянни маблағгузорӣ байнӣ соҳаҳои техникӣ ва иҷтимоӣ хавфи умумӣ дорои миқдори камтарин мебошад. Мавриди интиҳоби хавф, ки бо он ҳоло ҷамъият маҷбур ҳаст таҳаммул кунад, ин ҳолатро мояд ба назар гирем.



Расм. Тарҳи муайянкуни хавфи ҷоиз

Дар солҳои охир дар таҷрибаи ҷаҳонӣ ғояи хавфи ҷоиз аз пеш истифодаи васеъ пайдо карда истодааст. Кӯшишҳои назариявӣ оид ба баҳодиҳии миқдории хавфи ҷоиз дар Фаронса, Дания, Нидерландия, Русия ва дигар давлатҳо иқдом дода шудааст. Дар Британияи Кабир хавфи ҷоиз (имконпазир) барои садамаҳои вазнин баробари 10^{-4} одам/сол қабул шудааст, дар Нидерландия хавфи фавти ҷоизи фардӣ ба шакли қонун дароварда шудааст ва баробари 10^{-6} одам/сол мебошад. Беътино кам хавфи фавти ҷоизи фардии 10^{-8} одам/сол ҳисобида мешавад. Барои низомҳои экологӣ хавфи ҷоизи қалонтарин он ҳисобида мешавад, ки мавриди он ҳамагӣ 5% намудхой биогетсеноз метавонан зарар бинад.

Дар Нидерландия, масалан, ҳаритаҳои хавф вучуд доранд, ки онҳоро аллакай дар марҳалаи лоиҳасозии соҳтмони корхона истифода мебаранд ва дар он хавфи ниҳоии таъсири манғӣ ба одам ва муҳити табиат муайян карда мешавад, дар ин маврид хавфи дар ин ҳудуд мавҷудбуда ба назар гирифта мешавад.

Дар мавриди зиёд гардидани сатҳи хавфи имконпазир лоиҳа баргардонида мешавад, вале барои аз эътидол гузаштани сатҳи хавфи имконпазир метавонад ба аҳолӣ инчунин пардохтҳои ҷубронӣ дода шавад.

Бо назардошти дар боло гуфташуда масъалаи асосии назария ва амалияи бехатарӣ пайдо мешавад. Ҷӣ тавр сатҳи бехатариро метавонем боло бардорем?

Аён аст, ки бо ин мақсад мо метавонем маблағҳоро дар се самт ҳарҷ кунем:

- мукаммалгардонии низомҳои техникӣ ва иншоот;
- тайёр намудани ҳайат;

- рафъи холатҳои фавқулодда.

Берун аз таҷриба муайян намудани таносуби маблағузорӣ ба ҳар як самт мушкил мебошад. Барои ин таҳлили маҳсус бо истифодабарии маълумотҳои аниқ ва шароити муайян лозим мебошад. Дар ин маврид хулосаҳо метавонанд хеле ногаҳонӣ шаванд.

Гузариш ба ҳавф дар боло бардоштани бехатарии техносфера имкониятҳои мӯътакидан навро мекушояд. Ба усулҳои техникӣ, ташкилий ва маъмурии идорақунии ҳавф усулҳои иқтисодӣ илова мешаванд. *Ba усулҳои иқтисодӣ инҳо тааллуқ доранд:*

- суғуртакунӣ;
- ҷуброни пулии заرار;
- пардоҳт барои ҳавф ва гайра.

Мутахассисон ба тариқи қонунгузорӣ ҷорӣ намудани андозаи ҳавфро ба мақсад мувофиқ ҳисоб мекунанд.

Барои ҳисоб кардани ҳавф маълумотҳои асоснок кардашуда лозиманд. Эҳтиёчи зиёд ба маълумотҳо дар тамоми ҷаҳон дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ тасдиқ карда шудааст.

Дар асоси идорақунии ҳавф методикаи муқоисаи ҳарочотҳо ва манфиати ба даст овардашаванда аз кам кардани ҳавф гузошта шудааст.

Ҳулоса. Нуқтаи назари ҳавфи ҷоиз дар кишвари мо дар айни ҳол талаб карданашуда мондааст. Гайр аз он, баъзе мутахассисон онро зери тақид мегузоранд, зоро ки дар он нисбат ба биниши ин масъала муносибати ғайриинсонӣ мебинанд. Дар асли ҳол, ҳавфҳои ҷоиз 2-3 маротиба аз ҳақиқӣ “саҳттар” мебошад. Бинобар ин, ҷорӣ намудани ҳавфҳои ҷоиз амале мебошад, ки бевосита ба ҳифзи одам равона карда шудааст.

АДАБИЁТ

1. Белов С.В. **Ноксология**: учебник для бакалавров / С.В. Белов, Е.Н. Симакова; под общ. ред. С.В. Белова. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 429 с. - Серия: Бакалавр. Базовый курс. - Библиогр.: с. 428-429. - 18ВМ 978-5- 9916-1717-8; 10 экз.
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.В. Ильницкая и др.; Под ред. С.В. Белова.- 5-е изд., испр. и доп.- М. : Высшая школа, 2005. — 606 с.
3. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность): учебник / С.В. Белов. — М.: Юрайт, 2010. — 671 с.
4. Власова О.С. **Ноксология**: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки Техносферная безопасность всех форм обучения. [Электронный ресурс]. - Электрон, дан. - Волгоград: Волгоградский архитектурно-строительный университет, 2015. - 76 с.
5. Шарипова М. Н. **Практикум по ноксологии**: учебное пособие/ Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 202 с.
6. Тимофеева С.С., Е.А. **Ноксология**. Практикум – Иркутск - Изд-во рГТУ–2013 -175 с.

АННОТАЦИЯ

БАҲОДИҲӢ БА САТҲИ ҲАВФИ ҶОИЗ (ИМКОНПАЗИР)

Техникаи бехатарии ањанавӣ ба қоидai ҳатмӣ – таъмин намудани бехатарӣ, бечуну ҷаро роҳ надодан ба садамаҳо асос ёфтааст. Чи хеле ки таҷриба нишон медиҳад, ҷунин нуқтаи назар ба қонунҳои техносфера мувофиқат намекунад. Талабот ба бехатарии мутлақ бо самимияти дилнишини одамдӯстии худ ҷалбқунанда мебошад, вале метавонад барои одамон бо фалокат анҷом ёбад, бинобар ин таъмин намудани ҳавфи ба сифр баробар дар низомҳои амалқунанда ғайриимкон мебошад.

Ҷаҳони мусир аз ақидаи бехатарии мутлақ даст кашид ва ба ақидаи бехатарии фаъолияти ҳаётӣ, ки ба расидан ба ҳавфи ҷоиз (имконпазир) асос ёфтааст омада расид. **Калимаҳои қалидӣ**: ҳавф, баҳодиҳӣ, ҳавфи фардӣ, ҳавфи ҷоиз, ҳавфи имконпазир, ҳавфи иҷтимоӣ, ҳавфи техникӣ.

АННОТАЦИЯ

ОЦЕНКА ПРИЕМЛЕМОГО (ДОПУСТИМОГО) УРОВНЯ РИСКА

Традиционная техника безопасности базируется на безусловном правиле - обеспечить безопасность, не допустить никаких аварий. Как показывает практика, такая концепция неадекватна законам техно-сферы. Требование абсолютной безопасности, подкупающее

своей гуманностью, может обернуться трагедией для людей, потому что обеспечить нулевой риск в действующих системах невозможно.

Современный мир отверг концепцию абсолютной безопасности и пришел к концепции безопасности жизнедеятельности, которая базируется на достижении приемлемого (допустимого) риска.

Ключевые слова: риск, оценка, индивидуальный риск, приемлемый риск, допускаемый риск, социальный риск, технический риск.

ANNOTATION

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF THE DANGEROUS RATE

Traditional safety technique is based on the absolute rule- to ensure safety, to prevent any accidents. As practice shows this concept is inadequate to the laws of the techno sphere. The requirement for absolute safety, which lends itself the humanity, can be turn into a tragedy for people, since there is no way to ensure zero risk in existing systems.

The world of today has rejected the concept of absolute safety and has moved towards a concept of life safety that is based on achieving acceptable risk.

Key words: risk, assessment, individual risk, acceptable risk, social risk, technical risk.

ТДУ 634.8

ТАКМИЛИ КОНСТРУКСИЯИ НИҲОЛШИНОНАК ВА ТЕХНОЛОГИЯИ БУНЁДИ БОҒУ ТОҚЗОРҲО ДАР ЗАМИНҲОИ САНГЛОХИ ТОЧИКИСТОНИ ШИМОЛӢ

Буходуров Ш.Б., д.и.т., профессор, **Дӯсталиев С.Т.,** увончӯ- Донишкадаи кӯҳӣ-металлургии Тоҷикистон(ш.Бӯстон)

Калимаҳои калидӣ: таҷхизоти агрегатӣ, технологияи инноватсионӣ, механиконии раванди ниҳолшинонӣ, шароити санглоҳ, қонеъ гардонидани талабот.

Мувофиқи барномаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба тараққиёти соҳаҳои боғу токпарварӣ дар оянда зиёда аз 50 ҳазор гектар барои бунёди боғу токзорҳои нав ба нақша гирифта шудааст. Аз ин лиҳоз барои иҷрои ин вазифа такмили конструксияҳои ниҳолшинонаки вучӯддошта нақши асосиро мебозад, ки оид ба ин масъала ва технологияи он истода мегузарем.

Дар натиҷаи чамъбаст намудани таҷрибаи бисёрсолаи истифодабарии истеҳсолии мошинҳо системаи шартии талаботҳо нисбати сифати кори онҳо ташаккул ёфтааст.

Талаботҳо доир ба мошинҳо барои шинонидани ниҳолҳои мевагӣ ва ток бояд чунин бошанд:


- ниҳолшинониро аз рӯи нақшай ҷойгиршавии дарахтон дар бοғ таъмин намоянд;
- дур рафтан аз ҷои геометрии ниҳолшинонӣ дар қаторҳо барои ниҳолҳои мевагӣ на зиёда аз 15 см ва барои дарахтони ҷангалий 20 см шавад;
- ниҳолшинониро дар чуқурии аз 20 то 40 см ва шиббакунии системаи решай ниҳолро бе фазоҳои холӣ таъмин намояд;
- нишебии сарҳадии растаниҳои алоҳида на зиёда аз 30° ;
- васегии ҷӯяки ниҳолшинонӣ гузоштани ниҳолҳои системаи решашон калон аст – 45 см, таъмин намояд;
- маҳсулнокии ниҳолшинонӣ дар як соати корӣ вобаста ба ҳаракати ниҳолшинонӣ на кам аз 200-500 ниҳолҳои мевагӣ ва ток ва 400-1000 ниҳолҳои ҷангалий шавад.

Дар натиҷаи омӯзиш ва таҳқиқотҳои илмӣ маълум гардид, ки асосан ба талаботҳои дар боло зикршуда конструксияи такмилдодашудаи ниҳолшинонак, ки дар расми 1 оварда шуда ҷавобғӯ мебошад.

Аз расм дида мешавад, ки ба узвҳои кории асосии таҷхизот доҳил намудан мумкин аст: сипор, ҷарҳи тақягоҳӣ, шиббакунаки ғелони конусӣ ва ҷӯйкашакҳо барои обёрии бοғ аст. Ба ёрирасон-рама, системаи оvezанда, механизми танзимӣ, маркерҳо, куттӣ барои ниҳол, курсии ниҳолшинонанда, ҷузъҳои сигналдиҳанда доҳил мешаванд.

Бо мақсади баҳодиҳии таққосӣ ба узвҳои кории марказӣ(сипорҳо) аз таҷхизоти ниҳолшинонаки тамғаи НЮ-19 ва таҷрибавӣ дида баромада шуд, ки аввало сипор 3 аз олоти НЮ-19 ба рамаи асосии КЗУ-0,3 – 1 гузошта шудааст ва раванди ниҳолшинонӣ чунин мегузарад.

Дар вақти ҳаракати таңхизоти агрегатии ниҳолшинонак органи кории марказӣ (сипор) бо қанотакҳои амудӣ хокро ба ду паҳлуи қанотакҳо зиёда аз 50-60%-ро мепартояд. Аз ин лиҳоз барои пурра пӯшидани решашо бо хок органи кории иловагӣ хоктеладиҳаҳо гузошта мешаванд. Баъди гузаштани узви кории марказӣ (сипор) деворҳояш амудӣ хок озодона, яъне бо роҳи худфароӣ то 30 фоиз решашо хокпӯш мекунад ва боқимонда зиёда аз 60 фоизашро хоктеладиҳаҳо ба болои решашо равона мекунад.



Расм. Нақшай таңхизоти ниҳолшинонак. 1—рамаи асосии КЗУ-0,3; 2—кашака; 3—увзи кории марказӣ(сипор); 4—қуттӣ барои ниҳол; 5—курсӣ; 6—окучник (ҷӯяккашак); 7—хокшиббакунаки гелони конусӣ; 8—рамаи ёридиҳанд; 9—чархи тақягоҳӣ;

Барои ҳаво накашидани решашо, баъди хоктеладиҳаҳо хокшиббакунакҳои гелони конусии 7 гузошта шудааст, ки хоки болои решашо шибба мекунад. Бо мақсади обёри намудани ду тарафи ниҳоли шинонидашуда ҷӯяккашакҳои (окучникҳо) 6 гузошта шудааст. Аз натиҷати мушоҳидаҳои таҳқиқотҳо доир ба узви кории марказӣ (сипор) аз таңхизоти ниҳолшинонаки тамғаи НЮ-19 маълум гардид, ки якчанд камбудиҳои ҷиддӣ ҷойдоштанд:

-хоки назди девораҳои қанотакҳои амудии органи кории марказӣ (сошник) аз назди қатор ба масофаи дур партофта мешаванд, ки дараҷаи хокпӯшшавии решашо хеле паст мегардад;

-таңхизоти ниҳолшинонак органи кории иловагӣ хоктеладиҳаҳоро талаб менамояд, ки соҳти онро мураккаб менамояд;

-аз сабаби беҳад кам будани ҳаҷми хокпӯшкуни решашо сифати шиббакунии хок паст мегардад, ки барои сабзиши ниҳоли чавон таъсири манғӣ мерасонад.

Ин ҳолатҳоро ба назар гирифта узви кории тақмилдодаи таҷрибавӣ ба вучуд оварда шуд, ки технологияи механиконии шинонидани ниҳолҳои чавон пешниҳод карда шуд. Конструксияи органи кории марказӣ (сипор) шакли конусиро дорад, ки дар расми 1 оварда шудааст. Аз ин расми 1 дида мешавад, ки қанотакҳои он бо шакли конусӣ (намуд аз қафо) мебошанд.

Баъди озодона гузоштани решашои ниҳоли чавон ба мобайни қанотакҳои конусӣ ва гузаштани узви кории марказӣ (сипор) хок болои решашо мепӯшонад, ки айни муддао мебошад. Бо шарофати доштани қанотакҳои конусӣ хокро сиқа (фишурда) ба боло бардошта мешавад (яъне баръакс аз қатори ниҳолҳо хокро дур намепартояд) ва

баъд гузаштани органи корӣ хоки зиёда аз 70-80 % ба болои реша озодона мефарояд, ки сабаби пурра хокпӯшшавии решаҳо мегардад.

Ба гайр аз ин окучникҳои баъди узви кории марказӣ гузошта шуда боқимондаи хокро ба болои реша бо қанотакҳояш пурра решаро хокпӯш менамояд. Ҳаҷми пурраи хоки пӯшидаи реша бо шиббакунакҳои ғелони конусӣ девораҳои тарафи росту чапи ҷӯякҳои ба вуҷудовардаи окучникҳоро сифатнок шибба мекунад. Ин технологияи пешниҳод шуда имконият медиҳад, ки сатҳи болои реша пурра маҳкам карда шуда барои даромадани ҳаво ба реша мамониат мерасонад. Аз тарафи дигар дар вақти обёри намудан аз обшӯшавии ҷӯякҳо нигоҳ медорад.

Дар натиҷаи пешниҳоди узви кории марказии (сипор) конусӣ ва технологияи меҳаниконии шинонидани ниҳоли ҷавони мевагию ток имконияти тамоми камбуҷиҳо, ки дар узви кории марказии таҷхизоти тамғаи НЮ-19 ва технологияи ниҳолшинонӣ зоҳир шударо ислоҳ менамояд. Инчунин ин роҳи ниҳолшинонӣ нисбат ба дигар роҳҳо сермаҳсул буда тамоми технологияи шинониши ниҳолҳои ҷавони мевагию ток механизасия кунонида мешавад.

АДАБИЁТ

1. Орсик Л.С. О состоянии и дальнейшем развитии средств механизации садоводства и виноградарства /Орсик Л.С./ Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства - М.: 2003
2. Аниферов Ф.Е. Машины для садоводства. 2-е изд. перераб. и доп. /Аниферов Ф.Е.: Агропромиздат, 1990. - 304 с
3. Заленская Е. Д., Шепелская А. Г. Основы питания и удобрения плодовых деревьев. Киев, «Урожай», 1973.
4. Гулов С.М. «Мевапарварӣ» - Д. - 2007
5. В. Б. Носников, М.К. Асмоловский «машины и механизмы садово-паркового хозяйства» Минск, 2013
6. Orsik L.C. About the state and further development of mechanization tools for gardening and viticulture / Orsik L.S. // All-Russian Selection and Technological Institute of Gardening and Nursery - Moscow: 2003
7. Aniferov F.E. Gardening machines. 2nd ed. reslave. and add. / Aniferov F.E.: Agropromizdat, 1990. - 304 p.
8. Zalenskaya E.D., Shepelskaya A.G. Fundamentals of nutrition and fertilizer of fruit trees. Kiev, "Harvest", 1973
9. Gulov S.M. "Mevaparvari" - D. - 2007
10. V.V. Nosnikov, M.K. Asmolovsky "machines and mechanisms of landscape gardening" Minsk, 2013

АННОТАЦИЯ

ТАКМИЛИ КОНСТРУКСИЯИ НИҲОЛШИНОНАК ВА ТЕХНОЛОГИЯИ БУНЁДИ БОҒУ ТОҚЗОРҲО ДАР ЗАМИНҲОИ САНГЛОҲИ ТОҶИКИСТОНИ ШИМОЛӢ

Усулҳои шинонидани ниҳолҳои мевагӣ ва ток бо истифодаи таҷхизоти маҳсулнокиаш баланд. Инчунин баланд бардоштани раванди меҳаниконии ниҳолшинонӣ бо мақсади таъмин намудани талаботи соҳа.

АННОТАЦИЯ

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ МЕХАНИЗМА ДЛЯ ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ И ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ НА КАМЕНИСТЫХ ПОЧВАХ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА

Методы посадки плодовых саженцев и винограда с использованием оборудования высокой производительности. А также повышение процесса механизации посадки саженцев с целью обеспечения требований отрасли.

Ключевые слова: агрегатное оборудованье, инновационые технологии, механизации процесса посадки, каменистые почвы, удовлетворение потребностей.

ANNOTATION

IMPROVING THE DESIGN OF THE MECHANISM FOR PLANTING ROOTS AND THE TECHNOLOGY OF CREATING ORCHARDS AND VINEYARDS ON STONY SOILS OF NORTHERN TAJIKISTAN

Planting methods of fruit roots and vineyards using high-performance equipment. As well as increasing the process of mechanization of planting roots in order to meet the requirements of the industry.

Key words: aggregate equipped, innovative technologies, mechanization of the planting process, stone conditions, satisfaction of needs.

ТДУ 626.81. (575.3)**ХОЛАТИ СИФАТИИ ОБҲОИ ТАНЗИМШУДАИ ТОЧИКИСТОН**

Бобиев Д.Ф. н.и.г, дотсент, **Расулов Ф.Н.**, **Хақёров Д.М.** - асистентҳо,

Абитов Н.Б., магистр, ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур

Калимаҳои калидӣ: обанборҳо, сифати об, минтақаҳои баланд.


Истифодабарии дарозмуддати обанбор ба тағирёбии тавсифи сифатии обҳои танзимкунандай онҳо оварда мерасонад (1,2).

То охири соли 2013 сифати обҳои танзимшуда чун пештара бе тағир монда, аммо дар обанборҳои Муминобод ва Селбур ба камшавии биогенҳо аз сабаби таназзули соҳаи кишоварзӣ дар мамлакат оварда расонида аст. Натиҷаҳои ташхиси химиявии об дар соли 2013 аз он шаҳодат медиҳанд, ки обанборҳои хурд (Селбур, Муминобод) дар худ обҳои мавсимҳои гуногунро омехта намуда, дорои хосияти обивазқунии суст мебошанд. Дар натиҷа ба заминҳои кишт аз доҳили обанборҳо обҳои дорои маъданнокиашон нисбат ба оби дарё зиёд ворид мешаванд аз он чумла карбонатҳо 18-26 маротиба, сулфатҳо 22-44 маротиба, натрий 18-22 маротиба зиёд нисбати оби дарё ворид шудаанд. Дар муқоиса аз соли 1987 то 2000- - ум реаксияи pH дар сатҳи пешина қарор дорад, вале миқдори оксигени дар об ҳалшуда якчанд маротиба зиёд шудааст (ба 0,8 – 1,1 мг/л).

Умуман барои обанборҳои Тоҷикистон, ки дар силсилаи обанборҳо ва ё алоҳида ҷойгир шудаанд чунин вазъият устувор мебошад.

Ҷараёни инкишофу дараҷаи маъданнокии умумию миёнаи бисёрсолаи обҳои танзимшуда ба қонуни минтақавии географӣ итоат мекунад, ки дар кори (1) тасдиқи худро ёфтааст.

Бо пастшавии баландии обҷамъшавии обанбор ва зиёд шудани андозаҳои он маъданнокии миёнаи бисёрсолаи обанбор, ки аз ҷониби мо дар давраи аз соли 2010 то 2013 сол муайян карда шудааст (аз 1,5 то 1,2 г/л) ба самти ҷанубу шимол зиёд мешавад (ба ғайр аз обанбори Муминобод) – (расми 1).



Расми 1. Вобастагии тағирёбии умумии миёнабисёрсолаи маъданнокии (M) оби обанборҳои Тоҷикистон аз рӯи баландии обғундорӣ (Н):

1 – Қайроқкум, 2 – Даҳанасой, 3 – Каттасой,

4 – Муминобод, 5 – Селбур, 6 – Фарҳод.

Дар ҳамин самт оби дарёҳо синфи гидрохимиявии худро тағир медиҳанд: яъне аз гидрокарбонат ба сулфату хлоридӣ мегузарад.

Маводҳои гидрохимиявӣ дар давоми солҳои 1990, 1999 - 2000, 2003, 2010 -2013 ҷамъоварӣ шуда, инчунин бо назардошти маълумот дар кори (1), оварда шуда имконият медиҳад, ки хусусиятҳои асосию хоси химиявию географии паҳншавии оби обанборҳоро аз рӯи методикаи дар адабиёти (5) оварда шуда, баҳогузорӣ карда шаванд.

Маводҳои таҳлилшуда имконият доданд, ки ду форматсияи гидрохимиявии оби обанбор ҷудо карда шаванд: гидрокарбонатӣ ва сулфатӣ, ки дар навбати худ ба 3

фатсияи гидрохимиявӣ (чадвал.) дар ҳудуди ду минтақаи асосии химияви географӣ чудо мешаванд: минтақаи пасткӯҳ дар ҳудуди ташаккулёбии ҷараёни гидрокарбонатию калсигӣ ва магнегии об ва минтақаи ҳамвори парешоншавии ҷараёни об, ки дори форматсияи сулфату гидрохимиявӣ мебошад.

Чадвал - Фатсияи гидрохимиявии обанборҳои Тоҷикистон

Минтақаи табиию географӣ/ баландихо, М, нисбӣ	Форматсия	Фатсия	Маъданнокии максималий, г/л	Обанборҳо
Пасткӯҳҳо 900-1600 м	Гидрокарбонатӣ	$\text{HCO}_3^- - \text{Ca}^{2+} - \text{Mg}^{2+}$	3.5 – 2.6	Муминобод Каттасой, Даҳанасой
Ҳамворӣ 300-600 м	Сулфатӣ	$\text{SO}_4^{2-} - \text{Ca}^{2+}$	3.22 – 2.87	Селбур, Сарбанд
--- = ---	--- = ---	$\text{SO}_4^{2-} - \text{Ce}^{2+}$	0.34 – 0.1	Қайроқум, Фарҳод

Эъзоҳ: минтақаи уфукӣ аз рӯйи адабиёти (6) дода шудааст.

Минтақаи аввал обанбори баландии мутлақи аз 1063 то 1221,5 м ҷойгиршударо дар бар гирифта, дораи як фатсияи гидрохимиявии ионҳои $\text{HCO}_3^- - \text{Ca}^{2+} - \text{Mg}^{2+}$ мебошад. Дар ин фатсия ионҳои гидрокарбонат бартари дошта, таркиби он 26 – 36 % -ро аз маъданнокои умумӣ об ташкил медиҳад.

Ҳангоми зиёдшавии маъданнокӣ бештар аз 1 г/л трансформатсияи обҳои гидрокарбонатию калсию магнитӣ дар обҳои гидрокарбонатию сулфатӣ мушоҳида мешаванд (обанбори Даҳанасой), ки оқибати он шароити хокиу растанигии обғундорӣ ва обивазшавии на онқадар зиёди беруна, инчунин натиҷаи протsesҳои дохили обанборӣ мебошанд.

Бо зиёдшавии маъданнокӣ роли сулфатҳо меафзояд, аммо ионҳои Ca^{2+} аз рӯйи таносуби миқдорӣ ба ионҳои Mg магний иваз мешаванд.

Минтақаи дуюм (ҳамворӣ), ки бо қимати баланди обивазшавии беруна ва фосилаи қалони маъданнокӣ аз 0,1 то 3,22 г/л ифода мейбад. Маъданнокии обанбор дар ин минтақаи нисбат ба минтақаи аввал каме зиёд буда, аз рӯйи ду фатсия гидрохимиявӣ ифода мейбад: $\text{SO}_4^{2-} - \text{Ca}^{2+}$ ҳангоми маъданнокӣ 3,22 – 2,87 г/л ва $\text{SO}_4^{2-} - \text{Ce}^{2+}$ ҳангоми маъданнокии 0,34 – 1,0 г/л будан. Зиёдшавии маъданнокӣ боиси тафийрёбии таносуби қисмати воридот ва содироти мувозинати обӣ, пастшавии зарби обивазшавии беруна гашта, боиси ивазшавии форматсияи гидрохимиявӣ аз гидрокарбонатӣ ба сулфатӣ мегардад, ки дар мисоли обанбори Селбур баръло айён аст.

Чунончӣ дида мешавад маъданнокии оби обанбор, ки ба форматсияи якуми (гидрокарбонатӣ ва сулфатӣ) дохил мешаванд 47% баландтар дар муқоиса бо форматсияи дуюм (сулфатӣ) мебошад. Ин натиҷаи хело ҳурд будани андозаҳои обанбор, обивазшавии суст ва воридшавии гидрокарбонатҳою такшиншавии онҳо мебошад.


Ин протses обовардҳои ҷараёни обро аз заминҳои обёришаванда ду ҷанд намуда, доимо ба миқдори анионҳо ва катионҳои бо оби дарё воридшаванда баробар аст.

Концентратсияи максималии элементҳои биогенӣ (ба ғайр аз фосфор) дар аввали моҳи март ва охири моҳи апрел мушоҳида мешавад, ба ғайр аз ин вақте, ки шусташавии шиддатноки онҳо аз сатҳи болои ҳудуди ишғол кардаи (территорияи) онҳо ба амал меояд, дар фасли тобистон он аз ҳисоби истеъмоли фитопланктонҳо кам мешавад.

Концентратсияи фосфор дар обанборҳо зиёд нест, аммо дар фасли замистон ва оғози фасли баҳор нисбат ба фасли тобистону тирамоҳ каме зиёд аст. Қайд кардан зарур аст, ки чунин ҳосиятҳои ҳоси табии ионҳои ҷараёни об дар ҳар як обанбори ҷумҳурий ба таври гуногун пайдо мешавад, ки он ба эҳтимолияти ҳиссаи иштироқи параметрҳои морфометрӣ ва обҷамъқунӣ ба ташаккулёбии сифати оби обанбор вобаста аст. Чи қадаре, ки баландии обҷамъқунӣ ва андозаҳои он зиёд бошанд, ҳамон қадар концентратсияи ионҳо зиёд мешавад, ҳамчун қоида бузургии евтрофикағия бо дараҷаи маъданнокӣ ва реаксияи муҳит ифода мейбад.

Бо ивазшавии таносуби қисмати табии воридот ва ҳарочоти мувозинати об тафийрёбии таркиби ионҳои оби обанбор мушоҳида мешаванд, ки аз ҷиҳати генетикий монандии синфи сулфатӣ ба синфи карбонатиро ифода мекунанд (дар ҳавзаи Сирдарё)

дар обанборҳои Катасой, Даҳанасой ва Қайроқум ба ивази синфи гидрокарбонатӣ синфи сулфатӣ меояд (расми 2), аммо барои обанборҳои ҳавзаи дарёи Панҷ (обанборҳои Селбур ва Муминобод) – синфи сулфати ба синфи карбонатӣ иваз мешаванд.



Хулоса. Тавсифномаи сифати обҳои танзимшудаи Тоҷикистон вобаста аз муҳлати истифодабарии обанбор, генезиси онҳо (маҷрӯй ва берун аз маҷрӯй) баландии ҷойгиришавӣ, параметрҳои морфометрӣ ва андозаҳои обғундорӣ тартиб дода шудааст.

Дар обанборҳои хурде, ки дар пастхамии берун аз маҷрои обрав ҷойгирифта соҳта шудаанд маъданнокии об 18 – 44 маротиба аз маъданнокии оби дарё баланд аст, аммо дар обанборҳои маҷроӣ ин нишондиҳанда як тартиб кам мебошад. Маъданнокии максималии об аз минтақаи ҳамворӣ ба минтақаи наздикуҳи баланд мешавад. Дар обанборҳои минтақаи ҳамворӣ ионҳои сулфату хлоридӣ, аммо дар обанборҳои минтақаи пасткӯҳ карбонатҳо, калсӣ ва магнӣ бартарӣ доранд.

Бо пастшавии баландии обғундории обанбор ва зиёдшавии андозаҳои он маъданнокии миёнаи бисёрсолаи об аз самти ҷануб ба самти шимол (ба ғайр аз обанбори Муминобод) кам мегардад.

АДАБИЁТ

- Муртазоев У.И. Водохранилища Таджикистана и их влияние на прилегающие ландшафты.-Душанбе:изд. “Ирфон”, 2005.-304с.
- Хаитов А. Зоопланктонные организмы-индикаторы загрязнения водных источников Таджикистана // Матер. Научно-практич.конфер. “Итоги экологического мониторинга в деятельности природоохранных организаций и их сотрудничество с другими правительственными и неправительственными организациями в стратегии сокращения бедности”. Душанбе, 2005.-С.55-57.
- Алекин О.А.Химический анализ вод суши.Л., Гидрометеоиздат, 1954.-199с.
- Браславский А.Н. Расчёт менерализации воды в водохранилищах. М., Наука, 1978.-120с.
- Максимович Г.А.Химическая география вод суши. М., Географиздат, 1995.-328с
- Муҳаббатов Х.М. Природно-ресурсный потенциал горных регионов (на примере Таджикистана).М., изд. “Граница”, 1999.-286с.

АННОТАЦИЯ

ҲОЛАТИ СИФАТИИ ОБҲОИ ТАНЗИМШУДАИ ТОҶИКИСТОН

Дар мақолаи мазкур тавсифномаи сифати обҳои танзимшудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шуда, дар бораи ҳусусиятҳои асосии хоси паҳншавии таркиби химиявии онҳо вобаста ба минтақаҳои географӣ маълумот дода шудааст.

АННОТАЦИЯ

КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАРЕГУЛИРОВАННЫХ ВОД ТАДЖИКИСТАНА

Описаны качественные характеристики зарегулированных вод Таджикистана и оценены основные особенности их химического и – географического распространения.

Ключевые слова: водохранилища, качество вод, высокогорные зоны.

ANNOTATION

REGULATED WATER QUALITY CONDITION OF TAJIKISTAN

Described the regulated water quality of Tajikistan and avoluted the main characteristics of chemical-geographic distribution.

Key words: reservoirs, water quality, high – altitude areas.

УДК 621.4.087.8:631

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ α , α И ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ ПРИ МОДИФИКАЦИИ МОТОРНОГО МАСЛА ТРИБОТЕХНИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ ЭРС

Джамилзода М.К., к.т.н., ТАУ им. Ш. Шотемур

Ключевые слова: геомодификаторы трения, подшипники скольжения, фактическая площадь контакта.

В процессе эксплуатации деталей машин, как отмечают многие исследователи, данные исследуемые параметры поверхностей претерпевает значительные изменения и эту изменению вызывает трения, вследствие постепенно начинается процессов пластического оттеснения, усталостного разрушения и, в некоторых случаях, микrorезания. Если эту изменению привести в положительном направлении, то можно контролировать все процессы, протекающие в области контакта взаимодействующих тел [1].

Цель исследования. Определение изменение значений α , Ar, Δ и кривой опорной поверхности, при смешении в моторном масле 15W-30, триботехнического материала ЭРС.

С целью выяснение изменение выдвинутых параметров, были проведены экспериментальные исследование. Исследование осуществлялось на машине трения СМТ Ивановского завода испытательных приборов по схеме «колодка (элемент втулки) – ролик (элемент вала)» а скорости скольжения в паре трения составляла 4 м/сек. В процессе экспериментальных исследований измерялись следующие параметры.

Момент трения, температуры в зоне трения, площадь фактического контакта в сопряжении и параметры шероховатости.

Результаты исследования. Рассмотрим параметр деформационная составляющая коэффициента трения, представленный на рисунке 1.




Рис. 1. Изменение α в зависимости от давления в паре трения «Сталь 40Х – сплав АСМ», при работе на масле без добавки и с добавкой

Результаты, представленные в виде кривых на рис.1, были подвергнуты статистической обработке, в результате которой установлено, что для обоих исследованных условий трения степенная зависимость подтверждается с коэффициентом корреляции, близким к единице. Однако, как видно из рис. 1, зависимости $\alpha(p)$ остаются степенными лишь до тех пор, пока сближение поверхностей меньше некоторого предельного значения.

Итак, сопротивление смазочного материала при сближении поверхностей возрастает и зависимости при работе на масле без добавки ЭРС начинают расходиться по сравнению с работой на масле с добавкой ЭРС при значении контурного давления 2 МПа, хотя по величине сближения обе линии одинаковы растут до величины значения $\alpha = 2 \text{ мкм}$. Если продолжить наблюдения, то линия, указывающая значения α при работе на масле без добавки, начинает отставать на 0,35 мкм от линии, указывающей значения α при работе на масле с добавкой ЭРС.

Дополнительно было проведено аналитическое исследование влияния значения давления на величину площади фактического контакта. Для этого анализа было вычислено значение площади фактического контакта.




Рис. 2. Зависимость величины площади фактического контакта от давления в паре трения «Сталь 40Х – сплав АСМ», при работе на масле без добавки и с добавкой ЭРС

Как видно из рис. 2, величина площади фактического контакта пропорциональна приложенной нагрузке, с ростом которой ее значение увеличивается. В частности, при увеличении значения контурного давления разница между величинами, при работе на масле без добавки и при работе на масле с добавкой, становится более выражена, т. е. отличие достигает в среднем 58,9%.

Другим характерным параметром, отражающим свое влияние на оценку качества поверхности и определение коэффициента трения, является безразмерный комплекс шероховатости Δ .

С помощью полученных результатов были построены графики зависимости безразмерного комплекса Δ , от относительного соотношения P_c/H_B для трения на масле без добавки и с добавкой (рис - 3).




Рис. 3. Зависимость величины безразмерного комплекса шероховатости, от соотношения контурного давления к модулю упругости в паре трения «Сталь 40Х – сплав АСМ», при работе на масле без добавки и с добавкой ЭРС

При насыщенном упругом контакте при работе на масле без добавки параметр Δ более чувствителен к характеру изменения Pc/HB , и более интенсивно изменяется, чем при работе на масле с добавкой ЭРС. При работе на масле с добавкой ЭРС значение данного параметра остается практически неизменным.

Как видно из рис.3, для $0 \leq \Delta \leq 0,3$ мкм опытные точки располагаются по обе стороны от прямой $\Delta(Pc/HB)$, т. е. все зафиксированные отклонения носят случайный характер естественного разброса результатов измерения и не превышают погрешности опыта.

Далее рассматривается параметр кривая опорной поверхности, характеризующая три участка, в пределах которых указывает объем распределение материала в шероховатом слое.

Внизу представлены кривые несущей поверхности при работе на масле без добавки и с добавкой ЭРС.




Рис. 4. Изменение «с» в зависимости от c/Rt при работе на масле без добавки




Рис. 5. Изменение «с» в зависимости от c/Rt при работе на масле с добавкой ЭРС

Анализируя представленные кривые опорной поверхности, можно отметить, что на каждой кривой указанного участка, в пределах которых суммарная площадь касаний (c) различна, при разных величинах давления (рис. 4). С ростом давления суммарная площадь касания пропорционально давлению возрастает. После достижения нагрузки 15 МПа, суммарная площадь касания уменьшается. Такой характер изменения наблюдается и при работе на масле (рис.5.), в то время как при работе на масле с добавкой ЭРС суммарная площадь касаний увеличивается более заметно, и предельная нагрузка достигает 21 МПа, что на 6 МПа больше относительно первого варианта (рис.4).

Выводы. По результатам проведённых исследований, можно сделать следующие выводы:

При добавлении в моторное масло антифрикционной добавки сближение контактирующих поверхностей уменьшается на 32,4%, относительно режима работы на масле без добавки.

При добавлении в моторное масло антифрикционной добавки увеличивается площадь фактического контакта и, соответственно, снижается давление.

Введение в моторное масло антифрикционной добавки увеличивает несущую способность пар трения, что уменьшает изнашивание материалов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Чичинадзе А. В. Теоретические основы. // – М.: Машиностроение, 1989. С 106 – 140
2. Дрозд М.С. Инженерные упрогопластические контактной деформации. / М.М. Матлин, Ю.И. Сдякин // – М.: Машиностроение, 1986. – 224 с.
3. Пенкин Н. С. Основы трибологии и триботехники: учеб. пособие / Пенкин А. Н., Сербин В. М. // – М: Машиностроение, 2008. – 206с.
4. Трение, изнашивание и смазки: Справочник. / В 2-х кн. Кн. 2. Под ред. // И.В. Крагельский, В. В. Алисина. – М.: Машиностроение, 1979. – 358 с

АННОТАЦИЯ
**ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ Ar, α И ПАРАМЕТРОВ
 ШЕРОХОВАТОСТИ ПРИ МОДИФИКАЦИИ МОТОРНОГО МАСЛА
 ТРИБОТЕХНИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ ЭРС**

В статье рассмотрен возможность изменение выдвинутых параметров поверхностного рабочего слоя пар трения узлы подвергавшихся ремонту путём смешения составов на основе минеральных геомодификаторами ЭРС в моторном масле.

АННОТАЦИЯ

**ОМУЗИШИ ТАГИЙРЁБИИ ИШОРАҲОИ Ar, α ВА БУЗУРГИҲОИ ШАҲШУЛӢ
 ҲАНГОМИ ИСТИФОДАИ МАҲЛУЛИ ЭРС ДАР РАҒФАНИ МОЛИДАНӢ**

Дар мақолаи зерин, имкони тағијир додани бузургиҳои шахшулии ҷуфтҳои соиши таъмишуда тавассути омезиши маҳлули минералии ЭРС дар равғани мотори баррасӣ карда шудааст.

Дар ин қатор таҳқиқоти назарияни доир ба таъсири маҳлул ЭРС дар масоҳати расиши ҷуфтҳои соиш овардашудааст.

Калимаҳои қалидӣ: геомодификаторҳои соии, милдонҳои лагжии, масоҳати сатҳи расии, ноҳамвории сатҳ.

ANNOTATION

**STUDY OF CHANGE IN VALUES Ar, α AND ROUGHNESS PARAMETERS DURING MODIFICATION OF
 MOTOR OIL WITH TRIBOTECHNICAL ERS MATERIALS OF**

In the article is given the description the of main parameters that describe the action performed during the drawing process, and the rough microgeometric tp learns the level of the curve tp that describes three sections, as well as the nonlinear coarse aggregation.

Here is also a theoretical study on the effect of the ERS on the dissolution of the pair.

Key words: geomodifier training, bearings intersection, factual contact, contacts strength.

ТДУ 631.84

**МОНИТОРИНГ ВА ТАҲЛИЛИ ҲОЛАТИ МЕЛИОРАТИВИИ ЗАМИНҲОИ ОБИИ
 НОҲИЯИ ҲАМАДОНӢ**

Сайдумаров С.С., Толибов К.Б. – унвончӯёни МД ТоҷикНИИГиМ,

Иброҳимов Н.Ш.- н.и.к., дотсент, ДАТ ба номи Ш. Шоҳтемур

Калимаҳои қалидӣ: обёрии замин, заминҳои обӣ, обҳои зеризаминӣ, ҳокҳои шӯр, таҳлилҳо.

Дар замони соҳибикиённи кишвар ҳолати беҳдошти заминҳои корами обии вилояти Ҳатлон рӯ ба пасти ниҳодаанд ва имрӯз гузаронидани чорабиниҳои агротехникий, мелиоративӣ, ирригатсиониро талаб менамоянд.

Ноҳияи Ҳамадонӣ дар ҷанубу шарқии вилояти Ҳатлон ҷойгир шудааст. Масоҳати умумии заминҳои корами обии ноҳия ба 16430 га баробаранд, ки аз онҳо заминҳои шӯршуда 128 га-ро ташкил медиҳанд.

Дар ноҳия заминҳои корами обии шӯршуда асосан дар ҷамоатҳои деҳоти Қаҳрамон, Мехнатобод ва Даҷти Гуло ба қайд гирифта шудаанд.

Масоҳати заминҳои корами обии бо заҳкашҳо таъминшуда дар ноҳия ба 14668 га баробаранд, ки аз онҳо дар ҳолати хуби корӣ 50 % заҳкашҳо қарор доранд [1].

Корҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар заминҳои обии ноҳияи Ҳамадонӣ дар давоми солҳои 2018-2019 гузаронида шуданд.

Дар ҷамоати деҳоти Қаҳрамон ҷамъи умумии заминҳои корами обӣ 3118 га-ро ташкил медиҳанд. Ҳолати кории заҳбурҳои кушода дар заминҳои ҷамоат гайриқаноатбахш аст.


Мониторинг ва таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки солҳои охир нисбат ба солҳои гузашта ҳолати мелиоративии заминҳои кишоварзии ноҳия каме беҳтар гардидаанд (ҷадв. 1).

Чадвали 1 - Ҳолати мелеративии заминҳои кишоварзӣ, га

Номгӯи чамоатҳо	Солҳо	Ҳолати мелеративии заминҳои кишоварзӣ, га				
		хуб	қаноат бахш	ғайри қаноат бахш	аз он ҷумла	
					ҷуқрии хатарноки СОЗ	шӯрнокии ҳок
Қаҳрамон	2016	2192	851	75	-	75
	2017	2210	835	73	-	73
	2018	2214	831	73	-	73
Мехнатобод	2016	1508	1493	155	110	45
	2017	1549	1454	153	110	45
	2018	1576	1430	150	110	45
Дашти Гуло	2016	1701	991	54	20	10
	2017	1719	990	37	20	10
	2018	1728	988	30	20	10
Пинчруд	2016	1243	599	-	-	-
	2017	1287	555	-	-	-
	2018	1309	533	-	-	-
Турдиев	2016	1256	790	2	20	-
	2017	1276	770	2	20	-2048
	2018	1280	766	2	20	-
Чубек	2016	1638	-	-	-	-
	2017	1638	-	-	-	-
	2018	1638	-	-	-	-
Панҷоб	2016	1840			-	-
	2017	1840			-	-
	2018	1840	-	-	-	-
Заминҳои гуногун		55	-	-	-	-

Чамоати дехоти Мехнатобод дар ихтиёраш 3156 га заминҳои корами обӣ дорад. Ҳолати мелиоративии кории заҳкашу заҳбурҳо дар чамоати дехот ғайриқаноатбахш аст ва масоҳати зиёда аз 50 % заҳбурҳо солҳои зиёд шудааст, ки тоза карда нашудаанд. Бинобар сабаби ба қоидаҳои мелиоративӣ ҷавобгӯ набудани хати заҳбуру заҳкашҳо дар фасли тобистон бухоршавии оби зеризаминӣ зиёд шуда, ба ҳодисаи шӯршавии заминҳо оварда расонидааст. Дар ҳочагиҳои дехқонии Нуралишо, Шаҳбоз ва Наботов Н. майдони умумии заминҳои обӣ 45 га-ро ташкил мекунанд, аз ин миқдор 11 га заминҳои шӯрнокиашон баланд ва сатҳи ҷойгиришавии обҳои зеризаминиашон хатарнок 0-1,0 м мебошанд. Дар майдони 2,5 га зироати гандум кишт карда шудааст, шӯрнокии замин дар дараҷаи миёна қарор дорад. Ҷоҳҳои назоратӣ барои муайян намудани сатҳи обҳои зеризаминӣ (СОЗ) вучуд надоранд. Солҳои зиёд аст, ки общӯйкунии заминҳои шӯршуда гузаронида нашудааст [2].

Натиҷаи таҳлилҳои агрокимиёвии намунаҳои хокҳои қитъаи тадқиқотии чамоати Мехнатободи ноҳияи Ҳамадонӣ дар диаграммаи 1 оварда шудаанд.



Диаграммаи 1. Микдори моддаҳои гизии таркиби хокҳои қитъаи тадқиқотӣ

Дар хочагии дехқонии Дехнури чамоати Мехнатободи нохияи Ҳамадонӣ микдори моддаҳои органикии таркиби хок (гумус) дар қабати зери шудгор (25-50 см) ба 0,81 % баробар аст. Микдори элементҳои гизии нитрогенӣ дар қабати шудгори замин (0-25 см) 0,109 %-ро ташкил менамоянд.

Микдори фосфори фаъол дар қабати шудгори замин аз 1,113 ва дар қабати зери шудгор 1,101 %, калийи ивазшаванд 18,6 ва 10,1 % баробаранд.

Натиҷаҳои таҳлилҳои озмоишгоҳии намунаҳои хокҳои дар моҳи апрел аз қитъаҳои таҷрибавӣ гирифташуда нишон медиҳанд, ки хокҳо дар дараҷаҳои паст ва миёнаи шӯрнокӣ қарор доранд (ҷадв. 2).

Ҷадвали 2 -Микдори умумии намакҳо дар қитъаи таҷрибавӣ


Чукурӣ, см	Чамъи намакҳо, %	HCO ₃ ⁻	SO ₄ ⁻²	Cl ⁻	Ca ⁺²	Mg ⁺²	Na ⁺
нохияи Ҳамадонӣ, чамоати дехоти Мехнатобод							
0-25	0,275	0,088	0,057	0,024	0,081	0,07	0,014
25-50	0,389	0,117	0,045	0,07	0,125	0,098	0,009

Таҳлили хокҳои қитъаи таҷрибавии хочагии дехқонии Дехнури чамоати Мехнатободи нохияи Ҳамадонӣ дар аввали фасли баҳор нишон медиҳанд, ки дар чуқурии 0-25 см хок микдори чамъи намакҳои умумӣ ба 0,275 % ва дар чуқурии 25-50 см хок ба 0,389 % мерасанд.

Микдори намакҳои гидрокарбонат аз 0,088 ба 0,117 г/л, анионҳои сульфат аз 0,057 ба 0,045 г/л, анионҳои хлор аз 0,024 ба 0,07 г/л баробаранд. Таҳлили катионҳо нишон медиҳанд, ки микдори намакҳои калсий дар чуқурии 0-25 см ба 0,081 ва дар чуқурии 25-50 см ба 0,125 г/л мерасанд. Намакҳои магний 0,07 ба 0,098 г/л, намакҳои натрий 0,014 г/л-ро ташкил менамоянд.

Дар давраи фасли тобистон корҳои илмӣ-тадқиқоти давом дода шуда, аз қитъаҳои таҷрибавӣ намунаҳои хок, оби обёрӣ, оби заҳбурҳо барои гузаронидани таҳлил ва ташхис гирифта шуданд. Натиҷаи таҳлилҳои озмоишгоҳҳо нишон медиҳанд, ки дар фасли тобистон микдори намакҳо дар намунаҳои хокҳои гирифташуда дар қабатҳои болоии хок микдоран каме зиёд гардидаанд. Микдори чамъи умумии намакҳо дар хокҳои қитъаи таҷрибавӣ дар чӯкурии 0-25 см ба 0,22 ва дар чӯкурии 25-50 см ба 0,301 % баробаранд (графики 2). Аз рӯйи таҳлилҳо дар фасли тобистон гузаронидашуда, микдори намакҳои умумӣ дар хокҳои қитъа зиёд шудаанд. Микдори намакҳои

хидрокарбонат дар чукурии 0-25 см 0,099 ва дар чукурии 25-50 см 0,068 мг/л -ро ташкил менамоянд.



Графики 2. Тахлили намунаҳои хоки қитъаҳои тадқиқотӣ, фасли тобистон

Дар хокҳои қитъаи таҷрибавӣ микдори намакҳои хлорӣ аз 0,014 то 0,055 мг/л мерасанд.

Дар хокҳои қитъаи таҷрибавӣ микдори катионҳои калсий ба 0,09 -0,12, катионҳои магний ба 0,07-0,055 ва катионҳои натрий ба 0,011 то 0,009 мг/л баробаранд.

Дар давраи фасли тирамоҳ аз қитъаҳои таҷрибавӣ намунаҳои хок, оби обёрӣ, оби заҳбурҳо барои гузаронидани таҳлил ва ташхис гирифта шуданд. Натиҷаи таҳлилҳои озмоишгоҳ нишон медиҳанд, ки дар фасли тирамоҳ микдори намакҳо дар намунаҳои хокҳои гирифташуда зиёд гардидаанд. Микдори чамъи умумии намакҳо дар чӯкурии 0-25 см ба 0,54 ва дар чукурии 25-50 см ба 0,847 % баробаранд (диаграммаи 3).





Диаграмма 3. Тахлили намунаҳои хокҳои қитъаҳои тадқиқотӣ, дар фасли тирамоҳ

Микдори намакҳои хидрокарбонат дар фасли тирамоҳ нисбат ба тобистон паст гардида дар чукурии 0-25 см 0,029 ва дар чукурии 25-50 см 0,041 мг/л -ро ташкил менамоянд. Дар хокҳои қитъаи таҷрибавӣ микдори намакҳои хлорӣ зиёд шуда, аз 0,241 то 0,218 мг/л мерасанд. Микдори катионҳои калсий аз 0,038 то 0,206, катионҳои магний аз 0,168 то 0,220 ва катионҳои натрий аз 0,001 то 0,001 мг/л баробаранд.

Дар ҷамоати деҳоти Мехнатободи ноҳияи Ҳамадонӣ таҳлили оби заҳбурҳо нишон доданд, ки микдори чамъи намакҳо 1,50 г/л -ро ташкил медиҳанд ва дар оби зеризамини ин нишондиҳанд ба 2,810 г/л баробар аст. Микдори намакҳои гидрокарбонат ба 0,130 г/л, сулфат ба 0,269 г/л ва намакҳои хлорӣ ба 0,158 г/л баробаранд. Дар обҳои зеризамини микдори чамъи намакҳо ба 2,81 г/л мерасад.



Диаграммаи 4. Таҳлили намунаҳои оби заҳкашҳо, оби зеризаминӣ

Инчунин натиҷаи таҳлили оби обёй нишон дод, ки миқдори умумии намакҳо 0,876 мг/л -ро ташкил медиҳанд. Миқдори боқимондаи намакҳои хидрокарбонат -0,066 мг/л, хлор -0,074 мг/л ва сулфат ба -0,326 мг/л баробаранд. Катионҳои калсий -0,244 мг/л, магний -0,208 мг/л ва натрий -0,005 мг/л дар об вучуд доранд.

Хулосаҳо. Тадқиқотҳои илмӣ таҷрибавӣ нишон медиҳанд, ки дар ноҳияи Ҳамадонӣ, ҷамоати деҳоти Мехнатобод солҳои охир масъалаи ҳолати мелиоративии заминҳои обӣ хуб нест. Аз ҷумла натиҷаи таҳлилҳои хокҳо, обҳои заҳбуру заҳкашҳо, обҳои зеризаминӣ ва обҳои обёй нишон доданд, ки миқдори умумии намакҳо, анион ва катионҳо вобаста ба фасли сол баланду паст мешаванд. Ҳусусан дар фасли тобистону тирамоҳ ин нишондиҳандаҳо зиёд мешаванд. Барои пешгири намудани зиёдшавии намакҳо ҳамасола дар заминҳои обӣ корҳои агротехникий ва агромелиоративӣ гузаронидан лозим аст.

АДАБИЁТ

- Кадастри мелиоративӣ. //Баланд бардоштани сатҳи техникии шабакаҳои обёй ва ҳолати мелиоративии заминҳои обии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 1.01.2020 с. Душанбе, 2019. –С. 16.
- Ҳисботи солонаи шӯъбаи мелиоратсия. //Кор карда баромадани асоснокии хокӣ-мелиоративии истифодаи самараноки хокҳои шӯри обёришудаи Ҷанубу Шарқи Тоҷикистон, Душанбе, 2019. –С. 35.
- Иброҳимов Н.Ш. Водно физические и агрохимические свойство староорошаемых сероземных почв Карабангского массива Вахшской долины //Н.Ш. Иброҳимов, Ш.И. Ҳоджаев/ Вестник Таджикского национального Университета (научный журнал), №1/1(156), г. Душанбе: «Сино», 2015. -С. 157-160.
- Антипов-Каратеев. Система мелиоративных мероприятий по освоению засоленных и заболоченных земель и предупреждению вторичного засоления орошаемых почв в Таджикистане /И.А. Антипов-Каратеев, П.А. Керзум/ В кн. Проблема засоления почв и водных источников. Изд. АН СССР, М.: 1960. –С. 72с.
- Ваксман Э.Г. Способ промывки содовых солончаков в два этапа //Э.Г. Ваксман, Н.Н. Терновенко/ Аннотация по основным законченным работам Таджикского НИИ почвоведения, Душанбе, 1970.-С. 88.

АННОТАЦИЯ

МОНИТОРИНГ ВА ТАҲЛИЛИ БЕҲДОШТИ ЗАМИНҲОИ ОБИИ НОҲИЯИ ҲАМАДОНӢ

Корҳои илмӣ-тадқиқотӣ солҳои 2018-2019 дар ҳоҷагии деҳқонии Деҳнурӣ ҷамоати деҳоти Мехнатободи ноҳияи Ҳамадонӣ вилояти Ҳатлон гузаронида шудаанд. Дар мақолаи мазкур натиҷаҳои корҳои илмӣ оид ба мониторинг, таҳлили хок, обҳои

зеризаминӣ, оби обёри дар қитъаҳои тадқиқотӣ дар давоми солҳо гузаронидашуда, оварда шудаанд. Натиҷаи мониторинг ва таҳлилҳо ношон доданд, ки дар давраи тобистон-тирамоҳ миқдори намакҳо дар хок ва обҳои зеризаминии қитъаҳои тадқиқотӣ зиёд мешаванд.

Калимаҳои қалидӣ: обёрии замин, заминҳои обӣ, обҳои зеризаминӣ, хокҳои шӯр, таҳлилҳо.

АННОТАЦИЯ

МОНИТОРИНГ И МЕЛИОРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ РАЙОНА ХАМАДОНИ

Научные исследования были проведены в 2018-2019 годах в дехканском хозяйстве Дехнур, джамоата Мехнатобад района Хамадони Хатлонской области. В данной статье приведены результаты мониторинга, анализов почв, грунтовых и орошаемых вод опытных участков в течение этих годов. Результаты мониторинга и анализов показывают, что в период лето-осень увеличиваются количество солей в почвах и грунтовых водах орошаемых земель.

Ключевые слова: мелиорация земель, орошаемые земли, грунтовые воды, засолённые почвы, анализы.

ANNOTATION

MONITORING AND MELIORATIVE ANALYSIS OF IRRIGATED LANDS OF THE HAMADONI DISTRICT

Scientific work was carried out in 2018-2019 in the dekhkan farm of Dehnur, Jamoat Mehnatobod of Hamadoni district Chatlon. This article presents the results of monitoring, analyzes of soils, ground and irrigated waters of the experimental plots during the year. The results monitoring and analyzes show that during the summer-autumn period, the amount of salts in soils and groundwater of irrigated lands increases.

Key words: land reclamation, irrigated land, groundwater, saline soil, analyzes.

УДК 536.221

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ДИБУТИЛФТАЛАТА И ПЛОТНОСТИ

Шукрихудоев Х.Дж. – ТГПУ им. С.Айни.,
Маджидов Х.М.–д.т.н., профессор, ТГУК.

Ключевые слова: обработка, удельная теплоемкость, плотность, пищевые масла, массовой концентрации дибутилфталата, температура, измерения, монотонного разогрева.

Пищевое масло — это вид пищевого жира и используется человеком, при выпечке, жарке и других видах приготовления пищи. Пищевое масло может быть растительного, синтетического или животного происхождения, и в природе чаще всего используют животные и растительные масла. Они чаще используются в приготовлении пищи где не нужна высокая температура, такой как: приправы к салату. Растительные масла используются также в технике, медицине и других отраслях. В технике масло используется для снижения силы трения. В медицине используется для приготовления различных таблеток и в медицинских приборах [1].

При использовании масел при приготовлении пищи, нужно знать их теплофизические свойства. Как нам известно из химии, пищевые масла при комнатной температуре обычно представляют собой жидкости, хотя некоторые масла, которые содержат насыщенные жиры, такие как кокосовое масло, пальмовое масло и пальмоядровое масло, являются твердыми. Самым распространённым и полезным видом пищевого масла является растительное. В организме человека присутствуют такие продукты, без которых, пожалуй, нельзя обойтись. Жиры входят в ежедневный рацион человека. Некоторые из них незаменимы и должны присутствовать в пище. Жиры необходимы для поддержания нормальной жизнедеятельности организма человека [2].

Основной функцией этих жиров является обеспечение организма энергией. 1 г жира высвобождает 9,5 ккал, что в 2,5 раза больше, чем 1 г белка или углевода. В составе жирах содержатся необходимые организму компоненты: жирорастворимые витамины, стерины, фосфолипиды, полиненасыщенные жирные кислоты [1,2].

Пищевые масла в закрытой заводской упаковке можно хранить длительное время. Неправильное их хранение приводит к потере полезных свойств и к быстрой порче. Выгодно хранить масло в темном прохладном месте, спрятанном от прямых солнечных лучей в стеклянной таре. Температура должна составлять не более 25 градусов Цельсия. Если бутыль с маслом ставить близко к плите, или батареи, то оно быстро окислится, и все витамины, содержащиеся в масле, полностью разрушатся [3].

Твердые животные жиры нужно хранить в холодильнике в среднем интервале температуры. Сливочное масло – в непрозрачной упаковке или масленке небольшими брикетами. Хранение твердых животных масел в морозильнике обеспечит более длительный срок, до двух лет.

Для обобщения и обработки экспериментальных данных по теплопроводности растительных масел и их растворов, в зависимости от температуры, применили закон соответствующего состояния, в виде следующей функциональной зависимости [4].

$$\frac{\lambda}{\lambda_1} = f\left(\frac{T}{T_1}\right), \quad (1)$$

где λ - теплопроводность исследуемых образцов при температуре T ;

λ_1 - теплопроводность образцов при $T_1=373\text{K}$;




Рис. 1. Зависимость $\frac{\lambda}{\lambda_1}$ от $\frac{T}{T_1}$ пищевых масел для различной массовой концентрации дибутилфталата: дибутилфталат-1; подсолнечное масло-(2-6); льняное масло-(7-11); облепиховое масло-(12-16); хлопковое масло-(17-21).

Для исследованных пищевых масел, выполнимость растворов показана на рисунке 1. для различных массовых концентраций дибутилфталата.

Как следует из рисунка 1, экспериментальные данные по теплопроводности этих объектов хорошо укладываются вдоль общей линии, которая описывается уравнением:

$$\lambda = \left[0,436\left(\frac{T}{T_1}\right) + 1,433 \right] \cdot \lambda_1 \cdot \frac{Bm}{m \cdot K}, \quad (2)$$

Температурная зависимость теплопроводности пищевых масел описывается уравнением (2) [5].

С помощью этого уравнения, можно вычислить теплопроводность исследованных пищевых масел, в зависимости от температуры при известном значении λ_1 .

Обобщение и анализ показал, что для исследуемых объектов, λ_1 является функцией массовой концентрации дибутилфталата n в растворах пищевых масел.

Зависимость λ_1 от массовой концентрации дибутилфталата n для хлопкового масла показана на рисунке 2.




Рис 2. Зависимость λ_1 от массовой концентрации дибутилфталата n для хлопкового масла

Все экспериментальные данные ложатся вдоль общей кривой, и эта зависимость видна из рисунка 2.

Кривая, на рис. 2 описывается уравнением:

$$\lambda_1 = -3 \cdot 10^{-6} n^3 + 0,0001 n^2 + 0,012 n + 0,288, \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}} \quad (3)$$

Уравнение (3) устанавливает зависимость λ_1 от массовой концентрации хлопкового масла [1].

Аналогично уравнению (3), зависимость значения λ_1 от массовой концентрации дибутилфталата соответственно для льняных, подсолнечных и облепиховых масел описываются уравнениями (рис. 2):

$$\lambda_1 = -5 \cdot 10^{-5} n^2 + 0,0035 n + 0,3854, \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}} \quad (4)$$

$$\lambda_1 = -0,0001 n^2 + 0,0071 n + 0,6102, \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}} \quad (5)$$

$$\lambda_1 = -0,0001 n^2 + 0,0062 n + 0,6549, \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}} \quad (6)$$

Учитывая уравнения (2), с учётом уравнений (3-6), для расчёта теплопроводности пищевых масел в зависимости от температуры и массовой концентрации дибутилфталата, можно получить:

для льняного масла

$$\lambda = (-5 \cdot 10^{-5} n^2 + 0,0035 n + 0,3854) \left[-0,436 \left(\frac{T}{T_1} \right) + 1,433 \right], \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}} \quad (7)$$

для хлопкового масла

$$\lambda = (-3 \cdot 10^{-6} n^3 + 0,0001 n^2 + 0,012 n + 0,288) \left[-0,436 \left(\frac{T}{T_1} \right) + 1,433 \right], \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}} \quad (8)$$

для подсолнечного масла

$$\lambda = (-0,0001 n^2 + 0,0071 n + 0,6102) \left[-0,436 \left(\frac{T}{T_1} \right) + 1,433 \right], \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}} \quad (9)$$

для облепихового масла

$$\lambda = (-0,0001n^2 + 0,0062n + 0,6549) \left[-0,436 \left(\frac{T}{T_1} \right) + 1,433 \right] \frac{Bm}{\rho} \quad (10)$$

Уравнения (7)-(10) с погрешностью 4-5%, описывают теплопроводность пищевых масел в зависимости от температуры и концентрации дибутилфталата [6].

С помощью уравнений (7)-(10) можно вычислить теплопроводность для разных значений массовой концентрации дибутилфталата в пищевых (хлопковых, льняных, подсолнечных и облепиховых) масел в зависимости от температуры для инженерных расчётов, и студентов при написании дипломных работ, и на лабораторных занятиях [7].

Расчётные значения теплопроводности пищевых масел и их растворов по уравнениям (7) – (10), с погрешностью 4-5%, совпадают с экспериментальными данными.

Анализ и обобщение экспериментальных данных показал, что λ_1 для исследуемых объектов является функцией их плотности [8].

На рис. 3 показана зависимость λ_1 от их плотности для пищевых масел.




Рис. 3. Зависимость λ_1 от ρ для пищевых масел и их растворов.

Линия на рис. 3 описывается уравнением:

$$\lambda_1 = A\rho + B \quad (11)$$

Таблица уравнения (11) для пищевых масел имеет следующий вид:

	A	B
Подсол. масло	1,113	-648,7
Льнян. масло	0,252	442,3
Облепих. масло	0,326	368
Хлопков. масло	1,189	-279,5

Из уравнения (2) с учетом выражения (12) получим:

$$\lambda = \left[0,436 \left(\frac{T}{T_1} \right) + 1,433 \right] (A\rho + B) \frac{Bm}{m \cdot K} \quad (12)$$

Уравнение (12) устанавливает взаимосвязь теплопроводности исследуемых объектов от температуры и их плотности. Значения коэффициентов А и В приведены в таблице.

Из уравнения (12), при известном значении плотности, можно вычислить их теплопроводности в зависимости от температуры [9].

С помощью уравнения (12), также можно вычислить теплопроводность исследуемых пищевых масел, в зависимости от температуры с погрешностью не превышающих (4-5)%.

Вычисление теплопроводности исследуемых объектов, в зависимости от температуры и их плотности очень удобно для инженерных расчетов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Беззубов Л.П. *Химия жиров*. М., Пищевая промышленность, 1975.
2. Евстигнеева Р.П., Звонкова Е.Н. *Химия липидов*. М., Химия, 1983.
3. Платунов Е.С. Термофизические измерения в монотонном режиме-М. Энергия, 1973. - 142с.
4. Маджидов Х. Термофизические измерения -Инженерно- физический журнал.1996, т.69.- №2. -С.291-300.
5. Маджидов Х., Мухаббатов Х.К. - Доклады АН Республики Таджикистан, 2006. -т.49. - №2. - С.143-147.
6. Маджидов Х., Сафаров М.М., Гайдей Т.П. -Материалы Y11Всесоюзной конференции по теплофизическому свойствам веществ. Ташкент; Фан,1982. - С.296.
7. Маджидов Х., Зубайдов С -Доклады АН Тадж. ССР, 1984. - т.27. - №8. - С.465-471.
8. Маджидов Х., Сафаров М.М. Инженерно-физический журнал-1986, т.50. - №3. - С.465-471.
9. Маджидов Х., Сафаров М.М. -Термофизика высоких температур, 1986. -т.24. - №6. - С.103.

АННОТАЦИЯ

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ДИБУТИЛФТАЛАТА И ПЛОТНОСТИ

Пищевое масло - это вид пищевого жира и используется человеком, при выпечке, жарке и других видах приготовления пищи. Пищевое масло может быть растительного, синтетического или животного происхождения, и в природе чаще всего используют животные и растительные масла. Они чаще используются в приготовлении пищи где не нужна высокая температура, такой как: приправы к салату. Растительные масла используются также в технике, медицине и других отраслях. В технике масло используется для снижения силы трения. В медицине используется для приготовления различных таблеток и в медицинских приборах.

АННОТАЦИЯ

ГАРМОГУЗАРОНИИ РАВҒАНҲОИ ХЎРОКА ВОБАСТА БА ҲАРОРАТ ВА МАССАИ КОНСЕНТРАЦИОНИИ ДИБУТИЛФТАЛАТ ВА ЗИЧӢ

Равғани растаний як навъи равған барои хўрдан аст, ки онро одамон дар пухтани хўрок ва навъҳои гуногуни нонпазӣ истифода мебаранд. Равғани растаний метавонад: ба равғани хўрока, ҳайвонот ё синтетикӣ ҷудо шавад ва дар табиат бештар равғани растаний ва ҳайвонот истифода бурда мешавад; онро бештар дар пухтупаз ва хўришҳое истифода мебаранд, ки гармии зиёдро талаб намекунад, масалан, ҳамчун хўриш. Равғанҳои растаний инчунин дар мошинсозӣ, тиб ва дигар соҳаҳо истифодаи васеъ дорад. Дар технология, онҳо барои коҳиши соиш истифода мешаванд. Дар тиб, онро барои тайёр кардани дастгоҳҳои гуногун ва таҷхизоти тибӣ истифода мебаранд.

Калимаҳои қалидӣ: коркард, гармигунҷоши, зичӣ, консентратсияи омехтаи дигутилфталат, ҳарорат, андозагириӣ, гармидӯҳии монотонӣ.

ANNOTATION

THERMAL CONDUCTIVITY OF EDIBLE OILS DEPENDING ON TEMPERATURE AND MASS CONCENTRATION OF DIBUTYL PHTHALATE AND DENSITY

Edible oil is a type of edible fat and is used by humans, it is used in frying, baking and other types of cooking. Edible oil can be of vegetable, animal or synthetic origin and in nature, vegetable and animal oil are most often used. It is more commonly used in cooking and seasonings that do not require high temperatures, such as salad dressings. Vegetable oils are also used in engineering, medicine, and other industries. The technique is used to reduce the friction force. In medicine, it is used for the preparation of various tablets and medical equipment.

Key words: processing, specific heat, density, edible oils, mass concentration of dibutylphthalate, temperature, measurement, monotonous heating.

**ИҚТИСОДИЁТ ДАР КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТӢ
ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ECONOMICS IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX**

ТДУ 636.082(575,3)


**БОЗОРИ МАҲСУЛОТИ ГӮШТИВУ ШИРИИ ТОЧИКИСТОНИ
МАРКАЗӢ:ХОЛАТИ МУОСИР ВА ТАМОЮЛҲОИ РУШД**

Шарифов З.Р.- д.и.и.,профессор, ДАТ ба номи Ш.Шотемур
ОлимовД.А. - асистенти ДДМТИ.

Калимаҳои калидӣ: гӯшт, шир, рушд, бозор, баҳодиҳӣ, истеҳсол, ҳарочот.

Вазъи иқтисодӣ ва рушди бозори минтақавии маҳсулоти гӯштиву ширӣ дар Тоҷикистон дар аксар ҳолатҳо аз маҷмӯи шароитҳои дар лаҳзаи муайяни вақт ба вуқӯй пайваста, ки ба онҳо таносуби байни дарҳост ва пешниҳодот дар бозор ва ғунҷоиши бозор мансубанд, вобаста мебошанд. Аҳамияти хеле бузургро андозаи захираҳои молӣ ва шароитҳои тиҷоратии фурӯши мол доро мебошанд. Дар шароитҳои афзоиши рақобат ва тақвияти савдои байниминтақавӣ таносуби нарҳҳо ба молҳои рақобаткунанда ва инчунин дараҷаи рушди иқтисодии минтақа ва ғ. таъсири назаррас мерасонанд.

Ба назар гирифтан зарур аст, ки маҳсулоти бозори гӯштиву ширӣ нисбат ба нақл намудан тобоварии маҳдуд дорад, онро наметавон ба муҳлати тӯлонӣ нигоҳ дошт, вайро мебояд зуд аз нав коркард намуд. Ҳамаи инҳо ба он оварда мерасонанд, ки ҳаҷмҳои захираи маҳсулот мустақиман аз зерсоҳтори мавҷудаи бозор вобастагӣ пайдо менамоянд.



Расми . 1. Дурнамои рушди истеҳсоли гӯшт то соли 2025.

-гӯшт бо вазни чорвои кушта, ҳаз.т, аз онҳо:

- гӯшти гов ва гӯсола
- гӯшти парранда
- гӯшти гӯсфанд ва буз
- гӯшти дигар чорвоҳо

Хаттӣ (Гӯшт дар шакли кушташуда, ҳаз. т, аз онҳо))

Дар оянда, ба ақидаи мо, аз берун овардани гӯшти паранда коҳиш ҳоҳад ёфт, зеро дар натиҷаи тадбирҳои давлат андешидаро оид ба дастгирии парандапарварӣ, истеҳсоли ватанини ин баҳши бозор равзанаи арзандаро соҳиб ҳоҳад шуд. Таҳлили субъектҳои ҳоҷагидор оид ба истеҳсоли гӯшту шир нишон медиҳад, ки ҳоҷагидори дехқонӣ (фермерӣ) ва хонаводагиҳо дар он ҷои намоёнро ишғол менамоянд.

Динамикаи соҳаро таҳлил намуда (ракамҳои ҷадв.2),тавассути барномаи компьютерӣ метавон трендҳои афзоиши истеҳсоли гӯштро то соли 2024 зохир намуд.

Дар ҳолати баробар ҳисобидани шароитҳои ғайр, истеҳсоли гӯшт дар соли 2024 тақрибан 344,5 ҳаз. тоннаро ташкил ҳоҳад дод, ки бо дарназардошти афзоиши демографӣ, ба ҳар сари аҳолӣ нисбат ба меъёрҳои қабул кардашуда хеле кам рост меояд.

Чадвали 1. Рақамҳои дурнамои истеҳсоли маҳсулоти гӯштӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Солҳо Нишондихандаҳо	Формулаҳо барои ҳисоб	2018	2020	2021	2024
Гӯшт бо вазни чорвои кушта, ҳамагӣ	$y=22,969x$	206,7	252,6	275,6	344,5
Аз онҳо:	- гӯшти ғов ва гӯсола	$y=10,464x$	94,2	115,1	125,6
	- гӯшти парандা	$y=0,4982x$	4,5	5,48	5,9
	- гӯшти гӯсфанд ва буз	$y=11,122x$	100,0	122,3	133,4
	- гӯшти чорвои ғайр	$y=0,9109x$	8,2	10,01	10,9
					13,7

Ҳисобҳои муаллиф. Тавре аз рақамҳои ҷадвали 2 бар меояд, барои беҳтарнамоии таъмини аҳолӣ бо гӯшт то ба дараҷаи 60 кг ба ҳар сари аҳолӣ дар давраи таҳлилшаванда, бо назардошти афзоиши табиии шаҳрвандони кишвар, боз ҳам бештар тезонидани суръати афзоиш зарур мебошад. Дар шароити мусир чунин тезонидан масъалаи душворҳалшаванда мебошад.

Ҳароҷоти нисбатан баланди истеҳсоли шир ва нарҳҳои пасти маҳсулоти шириро ба назар гирифта, аз истеҳсолкунандагон ва соҳторҳои салоҳиятдори бахши аграрӣ коркарди барномаҳо оид ба паст намудани арзиши аслии истеҳсоли шир талаб карда мешавад. Барои ин омӯзиши пурраи соҳтори технологияи истеҳсоли ин маҳсулот зарур мебошад, ки дар кам кардани ҳароҷотҳо самараи миқёс метавонад нақши муҳим бозад [2саҳ.189-194].

Дар натиҷаи баррасии масъала зарур аст, ки ба чунин саволҳо посух дод – оё метавон дар ин соҳа аз ҳисоби самараи миқёс ба сарфа ноил гашт, бо ибораи дигар, оё метавон аз ҳисоби афзоиши истеҳсол арзиши аслии маҳсулоти истеҳсол кардашавандаро қоҳиш дод? Ҳассосияти нарҳии дарҳост ба заҳираҳои истеҳсолот ва имконияти бо дигар заҳираҳо иваз намудани онҳо ҷӣ гуна аст? Оё натиҳаҳои дар раванди омезиши масъала ба даст овардашуда метавонанд аз тарафи таҳиягарони барномаҳ ва истеҳсолкунандагон қабул намудани қарорҳои амалкунанда оид ба баландбардории самаранокии ҳамин соҳа мусоидат намоянд?

Агар соҳтори истеҳсолии соҳа, ки дар он корхонаҳои ҳахмашон ё сатҳи истеҳсолоташон якхела дорои ҳароҳоти камтарин ба як воҳиди маҳсулот бошанд ва корхонаҳои иғтидорашон нисбат ба гурӯҳи якум камтар ё зиёдтар ба як воҳиди маҳсулот бештар ҳарҷ карда бошанд, ба назар гирифта шавад, он гоҳ ин соҳа, каҷхаттаи U-шакли ҳароҷоти миёнаи дарозмӯҳлатро ҳоҳад дошт. Мавҷудияти каҷхаттаи чунин шакл маъни онро дорад, ки корхонаҳои гуруҳи дуюм, иқтидор ва ё миқёси истеҳсолотро тағиیر дода ва онро бо гурӯҳи якум ба мутобиқат оварда, метавонанд ҳароҷоти истеҳсолотро ба як воҳиди маҳсулот қоҳиш диҳанд ва рақобатпазирии худро дар бозор баланд бардоранд.

Барои муайян намудани соҳтори истеҳсолоти кишоварзӣ то ҳоло дар кишвар ва дар хориҷа таҳқиқотҳои гуногун гузаронида шуда буданд. Дар раванди таҳқиқи ин масъала аз тарафи мо таҷрибаи як қатор олимоне омӯҳта шуд, ки функцияи транслогарифмии ҳароҳот ва омори бурриши кӯндалангро бо усули муодилаи тақроршавандай зоҳирان новобаста (ISUR – IterativeSeeminglyUnrelatedRegression) арзёбишуда дар чунин соҳаҳо, ба монанди шолипарварӣ, моҳипарварӣ ва занбӯрпарварӣ, истифода мекарданд [3.саҳ.224]. Дар ҳамаи мисолҳои баррасишуда бо тағиیرёбии нарҳҳо ба заҳираҳо имконияти маҳдуди хойивазнамоии технологӣ дар байни заҳираҳо мавҷуд аст. Ҳароҷоти истеҳсолот зимни зиёдшавии андозаи майдонҳои ҳоҷагии қишлоқ қоҳиш меёбад, даромаднокӣ бошад, аз ҳисоби миқёс меафзояд.

Барои зоҳир намудани соҳтори истеҳсолии чорводории ширӣ дар ҳамин таҳқиқот

назарияи дугонагӣ (Duality theorem - Теорема двойственности) мавриди истифода қарор гирифтааст. Назарияи мазкур нишон медиҳад, ки сохтори истеҳсолии соҳаи алоҳида метавонад аз мавқеи ҳам функсиия истеҳсолӣ, ва ҳам функсиия харочот, омехта шавад. Аз ин ҳо, функсиия харочот тамоми иттилооти техникии аз ҷиҳати иқтисодӣ муҳимро дар худ дорад ва метавонад барои арзёбии параметрҳои функсиия истеҳсолӣ ҳамчун асос хизмат намояд.

Истифодаи функсиия харочот нисбат ба функсиия истеҳсолӣ як қатор бартариҳо дорад, зеро, куллан, функсияҳои харочот дорои шакли чандиртари функционалӣ буда, метавонанд бидуни маҳдудият оид ба нишондиҳандаҳои истеҳсолию технологӣ нишон дода шаванд [4.саҳ.102]. Бо вучуди ин, баҳодиҳии параметрҳо зимни истифодаи усули функсиия харочот содатар аст, зеро ин функсиия аз нарҳи омилҳои истеҳсолӣ оид ба сатҳи муайянни маҳсулот вобастаанд, на аз қимати миқдории онҳо. Аз ин ҳо, барои соҳаи алоҳида бештар эҳтимол дорад, ки нарҳи заҳираҳо хусусияти бештар берунӣ (эзогенӣ) хоҳанд дошт. Бартарии дигар он аст, ки муодилаи дарҳости шартии заҳираҳо ба осонӣ аз ҳосилаи функсиия бавоситай (ғайримустақими) даҳлдори харочотҳо дастрас мегардад[5.].

Бо назардошти дар боло гуфташуда, истеҳсоли гештро дар сатҳи минтақаҳо метавон чунин шарҳ дод:

- бозори маҳсулоти гӯштӣ аксулалоқаҳои мусбиро бо рушди иқтисодӣ куллан, маҳсусан бо КАС, доро мебошад;
- дар мамлакат зина ба зина саршумори чорво зиёд мегардад, аммо, майдонҳои кишти зироатҳои ҳӯроки чорво – барьакс, кам шуда истодаанд;
- баҳши мазкур талаботи сокинони кишварро ба маҳсулоти гӯштӣ наметавонад таъмин намояд, бинобар ин ҳиссаи муайянни воридот нигоҳ дошта мешавад;
- сатҳи кунунии истеъмоли маҳсулоти гӯштӣ аз меъёрҳои қабул кардашудаи вояи ҳӯрок ба таври назаррас оқиб мондаанд, ба ғайр аз ин, оид ба намудҳои маҳсулоти истеъмолшаванд пастравии назаррас мушоҳида карда мешавад;
- бо афзоиши даромадҳои сокинони кишвар дарҳости истеъмолӣ ба масулоти мазкур меафзояд;
- вазъияти қафомонии назарраси ҳаҷми истеҳсоли гешт аз суръати болоравии талаботи шаҳрвандон, норасогии ашёи хоми коршоям, самаранок набудани истеҳсоли гӯшт, умуман, ҳоси аксар минтақаҳои ҷумҳурий мебошад;
- соҳаи кишоварзӣ ва аз Ҷумла – чорводорӣ мубталои таъсири омилҳои табиигу биологӣ, мавҷудияти заҳираҳои ҳӯрока, маҳсусияти ҳӯрду хероки миллӣ, технологияҳои нав, усулҳои муосири ташкили истеҳсолот мебошад.

Истеҳсолоти соҳаи чорводорӣ, бидуни, истеҳсоли шир, алҳол заравар мебошад. Суръати болоравии нарҳҳо ба маҳсулоти ин соҳа, инчунин суръати афзоиши буҷаи давлатӣ ва даромадҳои аҳолӣ аз суръати афзоиши харочоти истеҳсолӣ қафо мемонанд. Тамоюлҳои коҳишёбии саршумори чорво ва паранда, ба афзоиши он дар ҳоҷагиҳои аҳолӣ зимни нигоҳдории сатҳи пасти маҳсулнокӣ нигоҳ накарда, нигоҳ дошта мешаванд. Коҳишёбии истеҳсоли гӯшту шир боиси афзоиши босуръати воридоти маҳсулоти мазкур, ҳам аз дигар минтақаҳои ҷумҳурий ва ҳам аз хориҷа, мегардад.

Тасаввур карданӣ тартиботи зерини ташкили бозорҳои гӯшту шир мувофиқи мақсад мебошад.

Бозори маҳсулоти гӯштӣ. Минтақаи марказӣ дорои ду намуди бозори яклухт фурӯши мебошад – бозори худи маҳсулоти гӯштӣ ва бозори хариду фурӯши чорвои зинда. Ба ақидаи мо, дар лаҳзаҳои аввал, иқтидорҳои комбинатҳои мавҷудаи гӯшт дар сатҳи ноҳияҳо барои ташаккули бозорҳои яклухти маҳсулоти гӯштӣ кифоя мебошанд, зиёда аз ин, ки барои ин таҷхизотҳои мавҷудаи кӯҳнагардида комилан коршоям мебошанд. Дар чунин ноҳияҳо ва бозорҳои байниноҳиявии яклухтфурӯши хариду фурӯши чорвои зинда баргузор ҳоҳад шуд. Чорвои зотӣ бошад, мусаллам аст, ки барои онъярмаркаҳо ва музоядаҳо дар сатҳи минтага ташкил карда шаванд.

Бозори маҳсулоти ширӣ. Ба фурӯши маҳсулоти ширии холиси заводҳои минтақавии шир машғуланд, ки пурра дар асоси шартномаҳо саҳомӣ карда шуда

буданд. Аммо барои пурра ба ғайриинҳисорӣ гардонидани бозори маҳсулоти ширӣ лозим аст, ки бастаҳои назоратии саҳмияҳои ин заводҳо мустақиман ба молистехсолкунандагон дода шаванд.

Чузъи назарраси абзори (механизми) фурӯши маҳсулоти молу ашёи озукаворӣ мебошад, то ки нархи объективии бозорӣ ба ин маҳсулот дар сатҳи минтақа таъмин карда шавад. Тибқи маълумотҳо, дар аввали соли 2016 дар Минтақаи марказӣ бирҷай фондӣ ташкил карда нашудааст. Ин зимни он аст, ки тавре аз таҷрибаи хориҷӣ дида мешавад, маҳсулоти чорводорӣ дар он бомуваффақият фурӯхта мешавад. Барои мисол, дар ИМА бирҷай молу ашё ба ҳайси бозори фючерсии паранда ва чорво амал менамояд.

Дар фарқият аз шартномаҳои фючерсӣ, намуди хосаи ҳариду фурӯш бо мукофот дар биржаҳо, ки камтар мубталои ҳавфҳо мебошанд, вучуд дорад. Дорандай опсион ҳуқуқ дорад, ки моли қаблан муайян кардашударо бо нарҳҳои дар давраҳо муқаррар кардашуда (дар асосҳои шартномавӣ) фурӯшад ё ҳаридорӣ намояд, инчунин метавонад тамоман ҳариду фурӯшро рад намояд. Фурӯшанд ба ивази ин аз ҳаридор маблағи муқаррар кардашуда ё мукофот мегирад.

Ба намудҳои ояндадори ҳариду фурӯши бирҷа метавон инчунин қарордодҳои форвардиро мансуб донист, ки маънои бастани қарордодҳо дар байни тарафҳо оид ба таҳвили минбаъдаи маҳсулотро доранд. Зимни бастани қарордодҳо мавқеъҳои асосӣ оид ба нарҳҳо, микдор ва сифати маҳсулот, шартҳо ва муҳлатҳои таҳвили минбаъдаи маҳсулот ба мувофиқа оварда мешаванд. Ҳам таҳвил ва ҳам аксулҳисобкуниҳо дар байни тарафҳои қарордод дар оянда анҷом дода мешаванд, зимнан қарордодро наметавонад пеш аз мӯҳлат яке аз тарафҳои он бекор намояд.

Инкишофи биржаҳои минтақавии молӣ ва ашёи хомӣ инҳоро таҳти назар дорад:

ба ҳайати кории корхонаҳои маҳсулоти гӯштиву ширӣқоидаҳои бирҷа ва нозукиҳои фаъолияти маркетингиро дар комплекси агросаноатӣ омӯзонидан;

таъмин намудани шароитҳои кори савдои фючерсӣ;

бунёд намудани ҳадамоти минтақавии иттилоотӣ барои ҷамъоварӣ, коркард, инчунин паҳн намудани маълумот оид ба мол, ҳаҷми заҳираҳо, нархи онҳо ва пешбинӣ намудани вазъи бозор.

Давраи ислоҳоти ҳочагии қишлоқ, инчунин маънои ба дараҷаи муайян аз байн рафтани ҳамгирии молистехсолкунандагон, корхонаҳои аз нав коркардкунанда, инчунин куллан савдоро дошт. Бинобар ин аксар корхонаҳои комплекси гӯштиву ширии барои дар муддати тӯлонӣ нигоҳдории ашёи хом заминаи модди надошта, онро ба дигарон, асосан, ба корхонаҳои маҳсулоттайёркунӣ, бо нарҳҳои хеле арzon мефурӯшанд. Истеҳсолкунандагони маҳсулоти қишоварзии минтақаи марказӣ маҳсулоти чорводориро (чорво бо вазни зинда, шир ва г.) бо нарҳҳои аз тарафи коркардкунандагони ашёи хом эълоншуда дар атрофи 25-30% аз арзиши маҳсулоти ниҳоӣ мефурӯшанд. Ҳамин тавр, фоидай аз нав коркардкунандагон ва дигар миёнаравон аз фурӯши маҳсулоти чорводорӣ нисбат ба фоидай истеҳсолкунандагони мустақими онҳо ба маротиб баланд мебошад.


Мебояд таҷрибаи мамолики хориҷиро ҷорӣ намуд, ки дар онҳо таҳвилгарони бузургтарини маҳсулоти қишоварзӣ – ин кооперативҳо ва корхонаҳои кооперативӣ мебошанд. Ҷунончи, дар ИМА ба хиссаи корхонаҳои кооперативӣ 87% фурӯши ширӣ хом, 64% -равғани маска, 47% -панирҳои сузмагӣ (твогорӣ) рост меоянд, дар Фаронса бошад, ба хиссаи ҷунин заводҳо зиёда аз $\frac{3}{4}$ қисми тамоми маҳсулоти фурӯхташуда, аз ҷумла 22% -гӯшти ғов ва 45% -гӯшти паранда рост меояд.

Дар саромади ин, ташаккули комплекси истеҳсол, азnavкоркард, фурӯши маҳсулоти чорводорӣ бояд дар заминаи корхонаҳои кооперативӣ ба вучуд оварда шавад. Принципи кооператсия маънои шартҳои баробар барои ҳамаи иштирокчиёни ин раванд, ҷараёнӣ ва интиҳоии даври истеҳсолиро дорад. Кооператсияи корхонаҳои ноҳиявии гӯштиву ширӣ ва азnavкоркардкунандаро мо дар расми 2 овардаем.

Дар ноҳияҳои минтақаи марказӣ ҳадамоти зоотехникӣ ва ветеринарӣ мавҷуданд, ки онҳоро барои таъмини татбиқи дастовардҳои пешрафти илмию техникӣ дар раванди

истехсолй мебояд ба ширкатҳои мушоваравӣ табдил дод.

Инчунин дар заминаи шӯъбаҳои оморӣ ва хизматрасониҳои иқтисодӣ мебояд ҳадамоти маркетингиро оид ба омӯзиши дарҳости истеъмолӣ, пешниҳодҳои бозорӣ, динамикаи қалавишиҳои нарҳҳо, дарки иттилоот оид ба бозор бунёд намуд. Ҳадамоти маркетингӣ бояд рушди минбаъдаи зеркомплекси гӯштиву шириро ба нақша гирад ва дурнамо созад, инчунин сиёсати тиҷоратиро муайян намояд.



Расми. 2. Кооператсияи корхонаҳои зеркомплекси гӯштиву ширӣ дар сатҳи ноҳия.

Ба функцияҳои ҳадамоти мазкур метавон инчунин тавсеаи ҳачми фурӯши молҳоро бо роҳи пешниҳоди таҳифӣ ва баландбардории нишондиҳандаҳои сифатӣ мансуб доност. Ҳадамоти моддиву техникӣ корхонаҳои соҳаро бо заҳираҳои лозима таъмин менамояд ва ҳаридҳои яклухти заҳираҳои моддии техникиро дар асосҳои қарордодӣ бо корхонаҳо - таҳвилгарони онҳо ба анҷом мерасонад.

Зинаи муҳими низоми кооператсияи корхонаҳои кишоварзии ноҳияҳои миңтақаи марказӣ –ин корхонаҳои оид ба истехсоли ҳӯрокоҳи омехта, ки аз сифат ва таркиби он самаранокии ҷорӯрии вобастагӣ дорад. Ҳоло заводҳои ҳӯрокоҳои омехта, бо сабаби воситаҳои озод доштанашон, унсури пешбари кооператсияи корхонаҳои зерсоҳтори гӯштиву ширӣ мебошанд.

Аз нав коркардкунандагони маҳсулоти ҷорӯри муттаҳид гардида, тибқи қоидоҳои ба таври умумӣ эътирофшуда амал менамоянд, аз ҷумла, ҳарочотро барои азnavкоркард дар пояти меъёрҳои асоснок кардашуда ҳисоб менамоянд. Маҳсулоти истехсолшударо ё тавассути нуқтаҳои савдо, ё баръакс, ба ҳуди супорандагони ашёи хом, мефурӯшанд. Дар нуқтаҳои савдо фурӯш тибқи нарҳҳои чакана, ки аз тарафи истехсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ гузошта мешаванд, сурат мегирад. Даромадро аз фурӯш ба даст оварда, молистехсолкунандагон ҳаққи хизматрасониҳоро оид ба азnavкоркард ва савдо пардоҳт менамоянд.

Аксуламал дар байни иштирокчиёни кооператсия ҳам бо ёрии нарҳҳо ва ҳам тавассути таксимоти пешниаи даромадҳои аз фаъолияти ҳарифонаи дар охири сол ба даст овардашуда ба анҷом расонида мешавад.

Ташаккули гурӯҳҳои молиявию саноатӣ (ГМС) муҳим мебошад, ки онҳо ҳолати мұйтадил ва даромаднокии истехсоли маҳсулоти гӯштиву шириро таъмин менамоянд,

зоро сармояҳои истеҳсол ва молиявиро муттаҳид сохта, дар шакли чамъиятҳои саҳомии шакли кушода амал менамоянд. Бунёди ГМС дар зеркомплекси гӯштиву ширӣ имкон медиҳад иштирокчиёни кооператсия ба таври кафолатнок ва мунтазам бо ҳӯрака, ашёи хом таъмин карда шавад, интизоми пардоҳт баланд бардошта шавад, ҳавфҳои ба сармоягузорӣ таҳдидкунанда коҳиш дода шаванд ва ҳолати молиявию иқтисодӣ дар соҳо устувор гардонида шавад.

Такмилдиҳии муносабатҳои иқтисодӣ дар байни зинаҳои зеркомплекси гӯштиву ширӣ дар доираи КАС барои иштирокчиён, зимни ба натиҷаҳои мақсадноки пешбурди ҳоҷагӣ ноил ғаштан, манфиатҳои баробарро ба вучуд меорад. Дар минбаъда, агар камтар аз 10% маҳсулоти ҷорводориро тавассути бирҷа фурӯҳтан мусассар гардад, он гоҳ метавон нарҳҳоро дар бозори маҳсулоти гӯштиву ширӣ зоҳир намуд. Агар ҳиссаи бозорҳои яклоҳтфурӯши дар фурӯши маҳсулоти мазкур 20-30% -ро ташкил дидад, он гоҳ маҳсулоти бокимондаро истеҳсолкунандагони маҳсулоти қишоварзӣ тавассути нуқтаҳои савдо ё шабакаи мағозаҳои ҳудӣ ҳоҷанд фурӯҳт, ки ин тақрибан 60-70% -и ҳаҷми умумии маҳсулотро ташкил медиҳад. Ҳамин тавр, миқдори миёнаравонро зимни фурӯши маҳсулоти ниҳоӣ кам намуда, метавон ба паст кардани нарҳи он ноил шуд, ки боиси болоравии дарҳости истеъмолӣ ба маҳсулоти гӯштиву ширӣ мегардад. Аз дигар тараф, молистеҳсолкунандагон, ҳиссаи худашонро дар савдо зиёд намуда, метавонанд ба истеҳсолот тавсеа бахшанд ва талаботи бозорро бо маҳсулоти гӯштиву ширӣ пурра кунанд.

Бо ин мақсадҳо, барои он корхонаҳо, фабрикаҳои парандапарварӣ, комплексҳои ҷорводорӣ, ки ба низоми ҳамгирӣ ворид нестанд, мебояд шабакаи ҳудии фурӯш, анборҳои нигоҳдорӣ, корхонаҳои азnavкоркардкунандай маҳсулоти гӯштиву ширӣ бунёд карда шаванд. Аммо, куллан, барои таъмини нишондиҳандаҳои баланди ҳосилнокии меҳнат ва даромаднокӣ ва барои ҷоринамоии дастовардҳои ПИТ дар ҳаҷмҳои қалон истеҳсол кардани маҳсулоти мазкур зарур мебошад.

Бинобар ин ҳоҷагиҳои дехқонӣ (фермерӣ), корхонаҳои ҳурду миёнаи қишоварзӣ, ки корхонаҳои ҳудии азnavкоркардкунандай маҳсулоти гӯштиву шириро надоранд, шартномаҳоро бо корхонаҳои маҳсулоттайёркунӣ ва азnavкоркардкунандай маҷбуран мавриди истифода қарор медиҳанд.

Ҳамин тавр, арзёбии ҳолати муосир ва тамоюлҳои рушди бозори маҳсулоти гӯштиву ширӣ дар Минтақаи марказии Тоҷикистон асоснокнамоии самтҳои асосии рушд ва абзорҳои ҳавасмандгардонии бозори маҳсулоти гӯштиву шириро дар назар дорад.

АДАБИЁТ

- Рахимов О.А. Тамоюлҳои рушди бозори гӯштии Минтақаи марказии Ҷумҳурии Тоҷикистон //Ахбори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Серияи илмҳои иқтисодӣ. - Душанбе: «СИНО», 2014. - №2/10 (157). - С.31-40.
- Ковалев А.А. Кластерные технологии в управлении молочной отраслью/А.А. Ковалев, И.В. Ковалева//Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2016. – № 11(145). – С.189-194.
- Пашина Л.Л. Агропродовольственная система: тенденции, инновации и перспективы развития// Монография. М-во сел. хоз-ва РФ., Дальневост. гос. аграр. ун-т. – Благовещенск, 2011. – 224 с.
- Герасъкин М.И., Математическая экономика: теория производства и потребительского выбора/ Самар. гос. аэрокосм. ун-т.- Самара, 2004. - 102 с.
- Казакова М.В. Анализ свойств производственных функций, используемых при декомпозиции экономического роста. – ҳЭлектронный ресурс].-режим доступа: <ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/gnp/wpaper/31.pdf>

АННОТАЦИЯ

БОЗОРИ МАҲСУЛОТИ ГӮШТИВУ ШИРИИ ТОҶИКИСТОНИ МАРКАЗӢ:ҲОЛАТИ МУОСИР ВА ТАМОЮЛҲОИ РУШД

Дар мақолаи илмӣ ба омӯзиш ва таҳлили масъалаҳои маҳсуси таҳлили вазъи имрӯзай бозори гӯшт ва шир, нақши он дар таъмини амнияти озӯқаворӣ ва ветериат, сиҳемаи кооператсияи корхонаҳои зеркомплекси гӯшту шир дар сатҳи ноҳия ва ғайра дикат дода шудаст. Истифодаи таклифи тавсия дар мақола истифода карда шуда, барои

таъмини самаранокии истеъмол гӯшту шир механизми фурӯши инҳо мусоидат менамояд.

АННОТАЦИЯ

РЫНОК МЯСОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Статья посвящена изучению и анализу конкретных вопросов при анализе текущей ситуации на рынке мяса и молока, его роли в обеспечении продовольственной и ветеринарной безопасности, схемы взаимодействия мясомолочных предприятий на районном уровне и др. Использование предложений и рекомендаций в статье поможет убедиться в эффективности потребления мяса и молока и механизма их реализации.

Ключевые слова: мясо, молоко, развитие, рынок, оценка, производство, стоимость.

ANNOTATION

MEAT AND MILK PUODUCTION MARKET OF CENTRAL OF TAJIKISTAN: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS

The article is devoted to the research and analysis of specific issues in the analysis of the current situation on the meat and milk market, its role in ensuring food and veterinary safety, the scheme of interaction of meat and dairy enterprises at the district level, etc. The use of suggestions and recommendations in the article will help to ensure the effectiveness of meat and milk consumptions and the mechanism of their implementation.

Key words: meat, milk, development, market, evaluation, production, cost.

ТДУ 637

АСОСҲОИ ИЛМИИ САМАРАНОКИИ ИҚТИСОДИИ ЧОРВОИ ШИРДЕҲ

Носиров Р.О. д.и.и., профессор,

Олимзода А.С. –докторант PhD, ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур

Калимаҳои калидӣ: самаранокии иқтисодӣ, чорвои ширдех, омилҳои доҳилий ва берунӣ, таснифот, марҳилаҳои рушд, маҳсулотҳои ширӣ.

Соҳаи чорводорӣ, хусусан чорвои ширдех, дар низоми комплекси агросаноатии кишвар мавқеи муҳимро ишғол менамояд. Накши ин соҳа дар таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти ширӣ назаррас аст. Илова аз ин рушди ин соҳа ва ҳачми маҳсулоти он дар таркиби маҳсулоти умумии соҳаи кишоварзӣ тамоюли афзояндаро дорад.

Вазъияти хозираи ба вучудомадаи соҳаи чорвои калони шоҳдор, хусусан самти чорвои ширдех дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмин намудани талаботи аҳолӣ ва бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти гуногуни ширӣ мавқеи хосеро дорост. Аз ин лиҳоз оид ба ҳалли ин масъала аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисоди бозоргонӣ диққати маҳсус дода мешавад, чунки болоравии нарҳҳои захираҳои моддӣ, ба арзиши маҳсулоти истеҳсолшуда таъсири манғӣ мерасонад. Дигар омилҳое, ки ба коҳишёбии соҳаи мазкур таъсири мерасонад, ин ақибмонии техникий-технологии комплекси аграрӣ, коҳиш ёфтани ҳайат ва миқдори зарурии мутахассисони баландихтисос, пурзур гаштани сатҳи рақобат, алалхусус аз тарафи молтаъминкунандагони хориҷӣ мебошад, ки истеҳсоли шир дар соҳаи мазкур мутобиқи талаботи бозори доҳилии ҷумҳуриро бо маҳсулоти ватаний таъмин карда наметавонад ва он ба рушди соҳа таъсири манғии худро расонида истодааст.

Аз ин лиҳоз, ташкили илмиини соҳаи чорвои ширдех ва баланд бардоштани самаранокии он шарти муҳим ба эътидол овардани иқтисодиёт ва амнияти соҳаи озуқавории мамлакат аст.

Бо назардошти таҳқиқотҳо масъалаҳои рушди соҳаи чорвои ширдех самаранокии он фарқият дорад, ки он хусусиятҳо ба дигари соҳаҳои хочагии ҳалқ хос мебошад ва онҳоро базар гирифтани лозим аст; ин хусусиятҳоро чунин пешниҳод кардан мумкин аст:

- шир, ҳамчун маҳсулоти асосии чорвои самти ширдех, ки аз ҷиҳати иҷтимоӣ-экологӣ тоза ва барои ташаккулёбии ҳаёти инсон муҳим мебошад;

- чорвои ширдех ҳамчун воситаи асосӣ ба ҳисоб рафта дар равандҳои истеҳсоли маҳсулот бевосита иштирок менамояд ва ҳамчун манбай асосии гирифтани маҳсулоти ниҳоӣ шир ба ҳисоб меравад;
- истеҳсол ва фурӯши шир дар давоми сол муңтазам амалӣ мешавад ва ба истеҳсолкунандагони худ даромади доимиро таъмин менамояд;
- камбуҷиҳо ва норасоиҳо, ки ҳангоми тартиб додани нақша ва баланси ҳӯрока роҳ дода мешавад, таъсири манғии ҳудро ба маҳсулнокии чорво ва сифати шир мерасонад, ки он мутаассифона дар оянда ҷуброн карда намешаванд;
- ҳислати хоси соҳаи мазкур бо тарзи ташаккули ҳарочотҳо низ фарқият дорад; ҳарочотҳои доимӣ, ки дараҷаи онҳо вобаста аз ҳаҷми истеҳсолот (нигоҳдории биноҳои чорво ва дигар воситаҳои асосӣ, пардохти суғурта, иchora ва ғайра) тайғир намеёбанд. Ҳарочоти тағирёбанд, ки аз ҳаҷми истеҳсолот вобастагӣ доранд (ҳарочоти ҳӯроки чорво, музди меҳнати коргарони асосӣ ва ҷалбкардашуда ва дигар ҳарочоти бевосита) ҳусусияти хосро доро мебошанд;
- гардиши сармоя, ки давраи тӯлонии истеҳсолиро талаб менамояд, аз нуқтаи назари маблағгузорӣ начандон дикқатчалбкунанда аст;
- дар баъзе ҳолатҳо маҳсулоти истеҳсолашуда то як андоза дар гардиши дохилиҳоҷагӣ истифода бурда мешавад;
- соҳаи мазкур аз ҷузъи соҳаи растанипарварӣ вобастагӣ дорад (истеҳсоли ҳӯрока), ки он ҳатарҳои иловагиро дар рушди соҳа пеш меорад, чунки дар арзиши аслии маҳсулот – шир вазни қиёси ҳарочоти ҳӯрока то 70% ва аз ин ҳам зиёд шуда метавонад;
- чорводорӣ ҳамчун омиле ба дараҷа ва ҳолати иқтисодӣ-иҷтимоии аҳолии деҳот, тарзи зиндагии онҳо ва вазни демографии минтақа таъсири бевоситаи ҳудро мерасонад.

Дар замони муосир муҳимтарин масъалаҳои рушди соҳаи чорвои ширдех дар ҷумҳури инидора ва танзим намудани афзоиши саршумори чорво, беҳ намудани зоти чорво ва маҳсулнокии он ба ҳисоб меравад, ки ба ҳаҷми истеҳсоли шир таъсири ҳудро мерасонад. Ҳолати ҳозираи соҳаи чорводорӣ, ки саршумори онҳо нисбат ба солҳои пешин хело афзудаанд аксарияти онҳо дар дасти аҳолии мебошад, вале ҳочагиҳои мазкур ҳусусан чорвои калони ширдех, бузӯ гусфанд тақрористеҳсолкунии сифатан ҳубро пурра таъмин карда наметавонанд.

Нишондиҳандаҳо	Солҳо					Соли 2018 нисбат ба соли 1991
	1991	2015	2016	2017	2018	
Саршумори чорвои калони шоҳдор, ҳазор сар,	1390,7	2209,2	2278,1	2317,3	2327,5	167,4
	875,7	2049,1	2117,1	2154,8	2163,0	247,0
аз он ҷумла модагов	585,9	1131,9	1168,4	1196,3	1207,2	206,0
	448,0	1088,0	1124,2	1150,5	1160,8	259,1
Маҳсулнокии ¹ насли гирифташуда аз 100 сар, модгов., сар.	42,1	51,2	51,3	51,6	51,9	123,3
	51,2	53,1	53,1	53,4	53,7	104,9
Чорво, модагов дар корхонаҳо ва ҳочагиҳои дехқонӣ (фермерӣ)	75	63	64	70	64	85,3
душидани шир аз як модагов, кг	2404	1680	1676	1793	1785	74,2
Ҳамагӣ истеҳсоли шир, ҳозор тонн	587,2	888,9	918,0	949,9	983,0	167,4
	306,6	840,1	867,8	897,3	929,2	303,1
аз он ҷумла ба 1-нафар аҳолӣ, кг	104,9	105,2	106,2	107,5	108,9	103,8
Таъминот мувофиқи меъёри тавсияшуда ² , бо %	91,0	91,2	92,1	93,2	94,4	103,7

Саршумори маҳсулнокии чорво дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 1991-2018

¹ Сарҷашма маҷмуаи омори кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2019 с225, 227, 230, 274, 276, 292, 302, бе назардошти маълумотҳои аҳолӣ

² Мувофиқи меъёри тавсияшудаи вазоратҳои тандурусти ва рушди иқтисодӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон истеъмоли шир ва маҳсулотҳои шири ба ҳар як сари аҳолӣ 115,3кг дар як сол қарори №451 аз 31.08.2018 рост меояд

Ба ғайри он вазни қиёсии чорвое, ки дар дасти аҳоли вучуд дошт соли 1991 63%-ро ташкил дода бошад пас ин нишондиҳанда дар соли 2018 ба 93% расидааст.

Чуноне, ки аз рақамҳои дар ҷадвал овардашуда бармеояд саршумори чорвои қалони шоҳдор сол аз сол рӯ ба афзоиш аст, дар давраи таҳқиқшаванд миқдори умумии саршумор 67,4% зиёд гашта аст, аз он ҷумла дар аҳолӣ он қариб 2,5 маротиба афзудааст.

Афзоиши саршумори модаговҳо (ширдех) мутаносибан 2,6 ва 2,9 маротиба мебошад. Агар истеҳсоли шир ҳамаги 1,7 маротиба афзуда бошад, миқдори модаговҳо 2,6 маротибаанд, яъне дар ин ҳолат такрористехсолкуни экстенсиви ҷой дорад, ки дар навбати ҳуд қазияҳо, мушкилотҳои дигари истеҳсоли ба монанди нигоҳубин, ҳӯронидан, базаи таъмини хурокаро (чарогоҳ) ба миён меорад.

Маҳсулнокии чорво душидани шир аз як модагов ва гирифтани насл ҳам ба дараҷаи соли 1991 нарасидааст. Нокофии маҳсулнокии чорво ба истеҳсолот таъсири манғӣ мерасонад, ки натиҷаи он таъмини аҳолӣ бо шир ва маҳсулоти шири низ бе таъсир намемонад. Нишондиҳандаи мазкур то ҳол ба меъёри тавсияшудаи вазоратҳои даҳлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат намекунад, вале ҳукumat кушиш ба ҳарҷ додо истодааст, ки ин соҳа сол аз сол рӯ ба беҳбудӣ оварад.

Дар соҳтори пода вазни қиёси модаговҳо сол ба сол афзоиш ёфта истодааст. Агар соли 1991 аз 100 сар чорвои қалони шоҳдор 42% модаговҳо ташкил диханд, пас соли 2018 ин таносуб ба 52% расидааст. Илми зоотехнияи ҷузъӣ тавсия медиҳад, ки ҳочагиҳои маҳсусгардонидашудаи самти ширдех миқдори модаговҳои ҷуши дар соҳтори пода набояд аз 60-65% кам бошанд, вале мутаассифона ҳоло дар ҷумхурий миқдори ин гуна ҳочагиҳо ангуштшуморанд.

Дар соҳаи чорводорӣ такрористехсолкуни васеъро асосан дар натиҷаи зиёд намудани саршумори чорвои ширдех, беҳтар намудани соҳтори пода, корҳои зотпарварӣ, аз ҷиҳати илми тартибдодани нақша ва баланси ҳӯрок, риоя намудани технологияҳои нигоҳубини чорво, самаранок истифода бурдан ҳамаи заҳираҳои меҳнатӣ ва молӣ таъмин намудан мумкин аст. Дар натиҷа кам гаштани арзиши аслии маҳсулот ва баландшавии сифати шир, боиси зиёд гаштани фоида мегардад.

Гуфтаҳои боло ба як шакли тавсияи илмӣ мувофиқ ва дар асоси таҳқиқотҳои гузаронидашуда ба ҷунун омилҳо метавонад таъсир расонад:

таносуби нарҳҳои байни маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ ва саноат;

соҳтори пода ва дар он вазни қиёси модаговҳо бояд на камтар аз 60-65%-ро ташкил дихад;

миқдори зиёди саршумори чорвои қалони шоҳдори ширдех дар (аҳолӣ) моликияти ҳусусӣ;-

аз ҷиҳати илмӣ асоснок будани миқдор ва сифати ҳӯрокай чорво;

дастгирии сустӣ давлат, коҳиши ёфтани майдонҳои чарогоҳ ва базаи ҳӯрок;

мавқеи монополистии корхонаҳои коркарди шир дар муаян намудани нарҳи ҳариди шир аз истеҳсолкунанда (аҳолӣ);

мушкилоти ҳочагиҳои дехқонӣ суст будани базаи модди-техники, нигоҳдорӣ ва парвариши чорвои ширдех, тартиб надодани нақша ва баланси ҳӯрок, риоя накардани талаботҳои технологӣ (нигоҳубин ва ҳӯронидан, сатҳи пасти маърифати техникӣ, таҳассусии кормандон ва мутахассисон);

паст будани зоти чорво, иҷро накардани чорабиниҳои зооветеринарӣ;

қобилияти пасти сармоягузории соҳаи мазкур.

Қайд кардан зарур аст, ки барои натиҷаи дилҳоҳ ба даст даровардан бояд мазмун ва моҳият иқтисодиётро дарк намуда, самарабахшии чорвои ширдехро аз ҷиҳати илмӣ иқтисодӣ омухта таҳлил намудан лозим аст. Пеш аз ҳама муносибати ҳампайвастагии категорияҳои монанди “рушди иқтисодӣ” ва “самаранокии иқтисодӣ”-ро бояд муайян намудан лозим аст. Аз ин лиҳоз мо ақидаи Э.Рейхлинро дар бораи моҳияти рушди иқтисодиёт, ин амалий намудани такрористехсолкуни васеи ҳамаи он маҳсулот, молҳо ва хизматрасониҳое, ки бо назардошти истифодаи технологияи тайғирназар амали мегардад тарафдорӣ менамоем.

Аз ин лиҳоз омили асосие, ки ба рушди ин ё он соҳа таъсири худро мерасонад, ин афзоиши иқтисодӣ ва самаранокии истеҳсолии он мебошад. Яъне дар зери мағҳуми самаранокии истеҳсолот истифодаи самаранокии анъанавӣ фаҳмида мешавад.

Дар ҳақиқат, дар ҳамаи марҳилаҳои рушди таърихии ҷамъият, соҳа, истеҳсолот, дикқати чомеаро саволи дар натиҷаи истифодаи қадом захираҳо самаранокии бештар ба даст меояд, ҷалб мекард.

Сарфи назар аз равишҳои гуногун оид ба мағҳуми самаранокии истеҳсолот, фикри аксар муҳаққиқони ватаний ва ҳориҷӣ бо ҳам монанданд, яъне категорияи мазкур ҳампайвастагии самараноки таносуб ва натиҷаи хуби истеҳсолот “харочот-истеҳсолот” ё аз таъсири захираҳо муайян мешавад (сарфшуда ё ин ки истифодашуда).

Яъне омӯзиши ҷанбаҳои назариявии самаранокӣ, дар адабиёти муосири ҳориҷӣ, нишон медиҳад, ки дараҷаи (категорияи) додашуда асосан чунин маънидод карда мешаванд. Ҳамин тавр, Макконел К.Р. ва Брю С.Н. самаранокиро ҳамчун асоси умумӣ, банди асосии иқтисодиёт диде мебароянд ва ба ақидаи онҳо илми иқтисодӣ илмест, ки самаранокиро аз нигоҳи ҳамаи пахлуҳои он таҳлил менамоем, меомӯзем ва истифода мебаранд баромад менамояд. Олимони мазкур сатҳ ва ҷанбаҳои гуногуни дигар усуљоро мавриди таҳқиқ ва баррасӣ намуда (функционалий, соҳавӣ, минтақавӣ, доҳили ҳоҷагидорӣ) ба ҳулосае омадаанд, ки он ҳамчун элементи умумии масъалаҳои глобалии иҷтимоӣ ва иқтисодии тараққиёти онҳо баромад менамоянд ва чунин ақидае доранд, ки чомеа кӯшиш баҳарҷ медиҳад, ки захираҳои маҳдуд ва камшудаистодаи худро самаранок истифода барад, яъне чомеа меҳоҳад, ки миқдори моли истеҳсолшуда ва хизматрасонихоро аз захираҳои маҳдуд бозгардонад ва натиҷаи дилҳоҳ ба даст орад.

Олим Хайман Д.Н. низ чунин исбот намудааст, ки самаранокӣ дар он сурат ба даст меояд, агар захираҳои корхона батавре тақсим шуда бошанд, ки дар натиҷаи истифодаи онҳо имкони гирифтани даромади соф амалӣ гардад.

Яъне боз як ҳолати ба даст овардани самаранокӣ ин амали намудани ниҳоии имконпазирро аз истифодаи ин захираҳо мебинад.

Ин ақидало Добринин дастгирӣ намуда чунин иброз менамояд, ки самаранокӣ ин таъсири ниҳоии муфидест, ки аз натиҷаи истифодаи воситаҳои истеҳсолот меҳнати гузашта ва меҳнати зинда, сармоягузории муштарак ба вуҷуд меояд.

Чунин ақидаҳо ва ба онҳо наздиқро оиди муаян намудани самараноки олимони зерин Пиндейк Р. ва Рубинфельд, Эклунд К, Витун Е.Р. ва дигарон низ дар асарҳои худ муаррифӣ намудаанд.

Оиди ин масъалаҳо фикру ақидаҳои худро олимони ватаний низ дар асарҳои илмиашон мавриди таҳқиқ қарор додаанд. Дар шароити иқтисоди бозоргонӣ ҳампайвастагии талабот ва пешниҳоди нарҳҳо, ки яке аз нишондиҳандои ташаккули самараноки иқтисодӣ, то он вақт бузургии талабот ва пешниҳод баробар мегарданд ва нарҳ муайян мешавад.

Академик Н.К. Каюмов бозорҳоро муаррифи намуда нақши нарҳро (самараноки) чунин қайд менамояд “бозор аҳборро асосан ба шакли нарҳ ҳабар медиҳад. Агар мол ё омили истеҳсолӣ коҳиш ёбад, нарҳи он меафзояд. Афзуншавии нарҳ ба истеъмолкунандагон ҳабар медиҳад, ки ин маҳсулотро бояд сарфа намуд, аммо истеҳсолгарон бошанд ҳаракат менамоянд, ки намуди ин маҳсулотро зиёд гардонанд”. Ба фикри мо ин ақида ҳамчун нишондиҳандай таъмини самаранокии истеҳсолот баромад менамояд.

Чуноне, ки Маликов И.А. навиштааст “соҳаи ҷорводори нисбат ба соҳаи зироаткорӣ ҷандирии бештарро оид ба дигар намудани ҳаҷми истеҳсолот дорост. Ин ҳусусияти соҳа имконияти самаранок истифода бурдани захираҳои мавҷударо дар асоси ёфтани ҳаҷми оптималии истеҳсолот, ки даромаднокии зиёдро таъмин менамояд, мусоидат менамояд”. Оиди самаранокии соҳаи ҷорводори маҳсулоти он дар шаклҳои гуногуни ҳоҷагидорӣ ақидаҳои худро иброз кардааст.

Поиров Ч.С. оиди масъалаҳои инфрасохторҳои хизматрасони, ки соҳаи кишоварзиро ба воситаҳои истеҳсолот таъмин менамоянд ва ҳариду фуруши маҳсулоти истеҳсолшударо амали мегардонанд, ки дар натиҷа сифати маҳсулот баланд гашта талафотҳои онҳо коҳиши меёбад. Ҳусусан дар соҳаи чорводорӣ аз он ҷумла самти ширдех, ки ба самаранокии ниҳоии он таъсир мерасонад, фикру ақидаи худро иброз намудааст.

Нишондиҳандаҳои самаранокӣ ва меъёрҳои онҳоро олим Шарифов З.Р. ҷунин пешниҳод намудааст. “Критерияи самаранокии истеҳсолоти ҷамъияти ин афзоишёбии маҳсулнокии меҳнати ҷамъият, ҳамчун таносуби нисбати даромади милли (даромади умуми) ба захираҳои истифодашуда мебошад.

Носиров Р.О. ҳамчун нишондиҳандаи умуми самаранокии комплекси агросаноати соҳа истеҳсоли мушахаси зироат, маҳсулот дар асоси индекси истифодабарии ҳамаи захираҳо бо намуди формулаи мушахас пешниҳод намудааст, ки гирифтани истеҳсоли маҳсулоти умуми, даромад, фоида аз як воҳиди замини истифодашуда, ба як одам соат, ҳароҷоти истеҳсолӣ ва фоизҳои асосӣ дар назар дорад.

Ҳамин тавр таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки оид ба муайян намудани самаранокӣ дар илм якчанд самтҳо, равишҳо вучуд доранд, ки яқдигарро инкор наменамоянду баракс мутаносибан яқдигарро пурра ва ғани мегардонанд, ки онро аз маълумотҳои ҷадвал дидан мумкин аст.

Равишҳои ҷенқунӣ ва баҳогузории самаранокӣ

Равишҳо	Асосҳо	Критерияҳои баҳодиҳии самаранокӣ
Аз натиҷаҳои ниҳоӣ	Мактаби идорақунии илмӣ	Мувофиқи таносуби «ҳароҷот- истеҳсол »
Бо равандҳои доҳилӣ	Мактаби муноси-батҳои инсонӣ	Муҳтавои муносибатҳои иҷтимоӣ дар ташкилот
Бо захираҳои низоми	Назарияи умумии низомҳо	Таъмин намудан бо захираҳои беруна ва натиҷаҳои истифодаи онҳо
Бо назардошти манфиатҳои гурӯҳҳои беруна ва доҳилӣ	Консепсияи мувозинати ҳавасмандӣ	Бо максади таъмин намудани манфиати гурӯҳҳои ҳавасманд (берунӣ ва доҳилӣ)

Таҳияи муаллиф.

Ҳаминтавр дар зери мағҳуми самараноки ва сарфакорӣ мо бояд онҳоро ҳамчун синониме, ки натиҷабардориро дар асоси истифода бурдан ҳамаи захираҳои маҳдуди ба мо дастрас бо воситаҳои истеҳсолот, ки фоидаи зиёдро ба даст меорем, муаррифи менамоем. Дар натиҷа нишондиҳанда барои ифода намудани самаранокии истеҳсолот дар шакли умумӣ, ҳамчун ҳосили ниҳоии истеҳсолот, нисбати ҳароҷотҳо ва ё захираҳои истифодашуда дар ҳамаи соҳаҳои истеҳсолоти КАС аз он ҷумла чорвои ширдех пешниҳод намудан мумкин аст.

Ба таври мушахас дар сатҳи субъектҳои гуногуни ҳочагидорӣ (корхона ва ташкилотҳои кишоварзӣ, ҳочагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) аҳолӣ молистеҳсолкунандағони дигар), пеш аз ҳама истифодаи самарарабаҳши захираҳои алоҳидаро (заминӣ, меҳнатӣ, моддӣ, молиявӣ) дар ҳочагиҳои истеҳсолӣ ва корхонаҳои коркарди шир, (агар он маҳсус гардонида шуда бошад) (фермаҳои ширию молӣ) як қисми истеҳсолшудаи ширро, ҳамчун маҳсулоти молӣ арзёби кардан мумкин аст.

Барои баҳо додан ба самаранокии ниҳоии истеҳсоли аз ҷунин нишондиҳандаҳо истифода бурдан мумкин аст: дӯшидани шир аз як сар модагов, истеҳсоли шир ба 100 гектари замини киштзор ҳочаги ба сари ҳар як нафар коргар ва ё (як воҳиди вақти кори) ва инчунин истеҳсоли маҳсулоти асоси ва фоидаи бадаст омада ва ғайраҳо, истифода бурдан зарур аст.

Аммо ҳусусиятҳои амал кардани субъектҳои иқтисодӣ дар шароити бозоргонӣ натанҳо истеҳсолоти самарарабаҳш, балки фаъолияти беҳтарини тиҷоратиро барои бадаст овардани даромад талаб менамояд. Нишондодҳои сунъии самаранокии истеҳсоли ширро ҳамчун соҳаи даромаднок муаррифи менамояд, ки фоидаро аз

таносуби гирифтани даромад аз фурӯши маҳсулот ва харочот барои истеҳсоли он инъикос менамояд.

Ғайр аз ин, ҳангоми баҳодиҳии раванди такрористехсолкунӣ истеҳсолот дар сатҳи субъектҳои хочагидорӣ аксар нишондодҳои идоракуни соҳа, ки баҳодиҳии номустақими истифодаи шаклҳои захираҳои алоҳида ва комёб шудан ба рушди мақсадҳои дар пеш гузашта, ки бо нишондиҳандаҳои миқдори ва сифати ифода ёфтааст, истифода карда мешаванд. Истеҳсолот ҳангоми баҳо додан ба натиҷаҳои ниҳоии худ бояд нишондиҳандаҳои самаранокиро истифода барад. Инъикос намудани андозаҳои рушди баҳодиҳи воқеи аз андозаҳои ба нақшагирифташуда ба таври муносиб инъикоси натиҷаи сифати қарорҳои идоракуни қабулишуда ва системаи идоракуни мөхнатро ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ ва ҳам аз ҷиҳати иҷтимоӣ нишон медиҳад. Дар асоси нишондиҳандаҳое, ки самаранокиро муаррифи менамоянд, таҳмин намуда омилҳои ба он таъсир кунандаро муайян ва роҳҳои беҳтар намудани онҳоро тавсия намуда дар он дигари омилҳо ҷой дошта метавонад. Дар маҷмӯъ таъсири бавоситай худро дар оянда натанҳо ба соҳаи мазкур, балки ба дигар соҳаҳо низ расонида метавонанд.

Дар охир, қайд намудан мумкин аст, ки моҳияти рушди самаранокӣ аз он ҷумла соҳаи чорвои ширдех на танҳо дар истеҳсолот ва марҳилаҳои дигари равандҳои такрористехсолшуда ба даст омадааст, балки то чӣ андоза нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ва харочотҳои ҷойдошта самаранокии истеҳсолотро таъмин менамоянд, таҳлил ва натиҷабардорӣ шудааст.

Таъсири самара ҳам дар шакли арзӣ ва ҳам дар шакли натуравӣ бо намуди сарфai захираҳо ё нишондиҳандаҳои натиҷаи иҷтимоӣ ба даст оварда мешавад. Аммо онҳо дар бораи куллан фоидаоварии истифодаи захираҳо маълумот дода наметавонанд, ҷуноне ки технологияҳои гуногун метавонанд натиҷаҳои фарқкунанда диҳанд ё баръакс, харочотҳои гуногун метавонанд ҳамон як натиҷаро диҳанд. Аз ин рӯ самаранокии ба даст овардашударо бояд дар асоси муқоиса намудани захираҳои зарруӣ, ки барои истеҳсоли он заруранд амалий намудан ҳатмист. Ҳангоми муайян намудани самаранокии рушди соҳаҳо аз он ҷумла чорвои ширдех ба ғайр аз натиҷаҳои мутаносибан ҷен намудани харочот инчунин бояд тағииротҳои амалигаштаро дар шароити иҷтимоии коргарони хочагиҳои чорводорӣ ва ҳам дар аҳолӣ, инчунин нигоҳ доштани ҳолати экалогии муҳитро ба назар гирифтани зарур аст. Дар асоси он баланд бардоштани самаранокии рушди соҳа ва инчунин чорвои ширдех ба зиёд шудани даромадҳо, беҳгаштани шароитии мөхнати коргарон сатҳи иқтисоди ва иҷтимоии онҳо, ҳифзи муҳити зист мусоидат намояд.

АДАБИЁТ

1. Райхлин Э.Н. Основы экономической теории. Экономический рост и развитие / Э. Райхлин. - Москва: Наука, 2001. - 319 с.
2. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение: в 2-х т. Т. 2: Пер. с англ. / Д.Н. Хайман. - Москва: Финансы и статистика, 1992. - 384 с.
3. Хейне П. Экономический образ мышления: Пер. с англ. 2-е изд. / П. Хейне. - Москва: Изд-во «Дело», 1993. - 704 с.
4. Эклунд К. Эффективная экономика - шведская модель: Пер. со швед / К. Эклунд. - Москва: Экономика, 1991. - 349 с. (сах.217)
5. Маликов И.А. Рынок живодноводческой продукции в Республике Таджикистан. душанбе "Ирфон" 2016. -273с
6. Каюмов Н.К. Глобализация мировой экономики в обеспечении продовольственной безопасности Таджикистана // Экономика Таджикистана: Стратегия развития. 2000г. №2 Душанбе- 26-30 стр.
7. Асроров И.А. Основные направления углубления аграрной реформы Таджикистана // Экономика Таджикистана, стратегия развития. 2000г. №3 Душанбе, 70-71 стр.
8. Пиреев Дж. С. Совершенствование размещения сельскохозяйственного производства в новых условиях хозяйствования Душанбе – 2002, 19-22 стр.
9. Шарифов З.Р. Основы рыночной экономики и формирование хозяйственного механизма АПК.- Душанбе: «Ирфон» 2008г.-444 стр.
10. Носиров Р. Рынок сельскохозяйственной техники депрессивного региона: развитие, регулирование, оценка эффективности. Душанбе: «Эр-граф» 2000 г. -232стр.

АННОТАЦИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФЕКТИВНОСТИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА

В настоящей статье рассмотрены основные аспекты экономической эффективности молочного скотоводства, доказано, что сложившаяся ситуация с производством молока и обеспечением рынка молочными продуктами требуют особого внимания к решению данной проблемы как со стороны товаропроизводительной так и государства. Предложено, что при исследовании проблемы развития молочного скотоводства необходимо учитывать некоторые его отличия от других подотраслей сельского хозяйства и конкретно показаны эти особенности по значимости продукта, технологические, формированию затрат, финансовые вложения и инвестирование, риски. Приведены причины, влияющие на снижение объемов производства и низкой экономической эффективности молочного скотоводства.

Рассмотрены различные подходы учёных к содержанию понятия эффективности, а также подходы к измерению и к оценке эффективности.

Рассматривая понятия, факторы влияющие на производстве продукции молочного скотоводства предложения, а их классификация по признакам.

В заключении отмечено, что сущность эффективного развития молочного скотоводства заключается не только в эффекте, полученном на производственной и других стадиях воспроизводственного процесса, но и в том, насколько этот эффект оправдан затратами на его получение.

Ключевые слова: экономическая эффективность, молочное скотоводство, внутренние и внешние факторы, классификация, этап разработки, молочные продукты.

ANNOTATION

THEORETICAL ASPECTS OF ECONOMICAL EFFICIENCY OF DAIRY CATTLE BREEDING

This article discusses the main aspects of environmental efficiency and dairy cattle breeding, it demonstrates, that the current situation with milk production and providing the market with dairy products requires special attention to the solution of this problem so commodity of produce by the state. It is proposed that in studying the problem of the development of dairy cattle breeding, it is necessary to conceal some of its differences from other sub-sectors of agriculture, and these features are specifically shown in terms of the importance of the product, financial investment in the formation technological are given, costs, investment, risks, reasons for the decline in penetration and low economic efficiency. The differences in the approaches of scientists to efficiency, as well as measurement approaches to assessing effectiveness, are examined. The content of the concept considering the concepts of factors affecting the production of dairy products, their proposals are classified by appropriate signs. The conclusion noted, that the dryness of the effective development of dairy cattle breeding consists not only in the effect obtained at the production and other stages of the reproduction process, but also in how much this effect is justified by the costs of its production.

Key words: *economic efficiency, dairy cattle breeding, internal and external factors, classification, development stage, milk products.*

ТДУ 657.6 (075)

ТАКМИЛИ МЕТОДИКАИ АУДИТИ МУАССИСАХОИ СОҲАИ МАОРИФ

Шарифов З.Р., профессор, Сайдов Р.Н., н.и.и.- ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур

Калимаҳои қалидӣ: аудит, методика, методология, истифодаи мақсаднок, дедуктсия, фарсоши, мониторинг, сифати санҷии, аккредитатсияи давлатӣ, нишондиҳандажои миқдорӣ ва сифатӣ, имтиёзҳои андоз, даромаднокӣ, ҳисоботи муҳосибӣ.

Усули аудити фаъолияти муассисаҳои соҳаи маориф бояд барои ба даст овардани натиҷаҳои ниҳоӣ, яъне санҷиши истифодаи мақсадноку самарарабаҳши маблағҳои бучетӣ ва мувофиқати баҳисобгирии муҳосибию ҳисоботи молиявӣ амалкунанда бо

муқаррароти мавҷудаи санадҳои меъёри-хуқуқӣ хидмат мусоидат намояд. Вобаста ба ин, методологияи аудити муассисаҳои таълимӣ маҷмӯи қоидаҳои назоратие мебошанд, ки ба самти омӯзиш ва баҳодиҳии истифодаи мақсадноки воситаҳои буҷетӣ нигаронида шудааст.

Дар шароити кунунӣ санадҳои меъёри-хуқуқии аудити бахши давлатӣ тартиботи ягонаи аудити муассисаҳои таълимиро дар бар намегиранд. Аммо дар маҷмӯ, усули аудити соҳаи маориф ба санчишу баҳодиҳии истифодаи мақсадноку самарабахши маблағҳои буҷетӣ ва дурустии нишондиҳандаҳои низоми ҳисобдорӣ ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шудааст.

Бо назардошти хусусияти соҳаи маориф методикаи аудити муассисаҳои таълимӣ бо истифода аз усули дедуктивӣ (аз маҷмӯ ба мушаххас) ба роҳ монда шавад. Аудити муассисаҳои соҳаи мазкур, ки аз ҷониби Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад, бинобар ин, методологияи он бояд унсурҳои аудити самаранокӣ ва аудити молиявиро дар бар гирад.

Тавре ки таҳлили санадҳои қонунгузории ватаний ва таҷрибаи аудити бахши давлатии мамлакатҳои ҳориҷӣ нишон медиҳад, методологияи аудити муассисаҳои таълимӣ бояд санчиши як қатор ҷанбаҳоро дар бар гирад, аз ҷумла риояи шакли хуқуқӣ ва ҳӯҷҷатҳои муассисаи таълимӣ бо талаботи қонунгузорӣ; доштани иҷозатнома барои фаъолияти таълимӣ ва шаҳодатномаҳои аккредитатсияи давлатӣ; мавҷудияти шартномаҳо барои расонидани хизматҳои таълимӣ ва мувофиқати онҳо ба талаботи муқарраршуда; низоми ҳисобдории маблағгузориҳои мақсаднок; ҷараёни ташаккули даромад ва ҳароҷот дар низоми баҳисобигирии муҳосибӣ ва баҳисобигирии андозӣ; фарсоиши воситаҳои асосӣ дар баҳисобигирии муҳосибӣ ва андозӣ; ҳисоб кардани андозҳо ва истифодаи имтиёзҳои андоз; баҳисобигирии адабиёти таълимӣ; бақайдгирии вақаҳои дипломӣ ва ғ.

Аз нигоҳи мо методикаи аудити муассисаҳои таълимӣ натиҷаҳои дилҳоҳ ба бор меорад, агар он ҷорӣ марҳилаи ба ҳам алоқамандро дар бар гирад: а) банақшагириӣ; б) гузаронидани санчиши; в) ҷамъбаст ва ҳулосабарориҳо аз натиҷаҳои санчиш; г) икрои тавсияҳои дар ҷараёни аудит пешниҳодшуда.

Марҳилаи зикршуда икрои як қатор ҷорабиниҳоро талаб менамоянд, ҷумла ҷамъоварии маълумот, санчиши пуррагии он, баҳодиҳии эътимоднокии он; таҳлили далелҳои ҷамъовардашуда аз нуқтаи назари баҳодиҳии мувофиқати фаъолияти объекти аудитшаванда ба меъёри амалкунанда; ҷамъоварии маълумоти иловагӣ дар сурати нокифоя будани далелҳо ва ғ.

Методикаи санчиш бояд тавре татбиқ карда шавад, ки имконияти бадастории далелҳои устувор ба даст оварда шавад. Аз диди мо далелҳо бояд дорои хусусиятҳои зерин бошанд: а) кифоянок, яъне ҳаҷм ва мундариҷаи онҳо қобилияти эътимоднокӣ ва дурустии ҳулосаҳои баровардашударо таъмин карда тавонанд; б) мувофиқ, яъне онҳо аз манбаъҳои мӯътамад ва боъзимод гирифта шуда бошанд; в) муносиб, агар онҳо мустақиман ба ҳулосаҳои баровардашуда ва мантиқан бо онҳо алоқаманд бошанд.

Натиҷаи омӯзиш ва таҳлили масъалаи таҳқиқшаванда нишон дод, ки шакли ҷамъоварии маълумоти воқеии аудити муассисаҳои таълимӣ метавонад гуногун бошад, масалан, маълумоте, ки дар натиҷаи санчиши мустақим ё мушоҳида ҷамъ оварда шудааст; қайди мусоҳибаҳо (мусоҳибаҳо, пурсишҳо), ки то ҳадди имкон бояд бо истифодаи дигар далелҳо асоснок карда шаванд; нусхай ҳӯҷҷатҳои асли; маълумоти оморӣ, муқоисаҳо, натиҷаҳои таҳлил, асоснокӣ ва дигар мавод.

Ҷараёни мураккаби аудит дар соҳаи маориф ин рафти ҷамъоварии далелҳо мебошад. Аудиторҳо далелҳои аслан бо икрои тартиботи зерин ба даст меоранд: а) санчиш, яъне санчиши сабтҳо, ҳӯҷҷатҳо ё дороиҳои моддӣ; б) мушоҳида, яъне мониторинги раванд ё расмиёти дигар ашхос; в) дарҳост, яъне ҷустуҷӯи маълумот аз шаҳсони маълумотдор дар доҳили объекти санцидашаванда ё берун аз он; тасдиқкунӣ бо роҳи посух ба дарҳост ва тасдиқи бақияи сабтҳои баҳисобигирии муҳосибӣ; г)

расмиёти таҳлилй бо роҳи таҳлил ва баҳодиҳии иттилооте, ки аудиторҳо ба даст овардаанд, омӯзиши нишондиҳандаҳои муҳими молиявию хоҷагидории объекти аудитшаванда.

Методикаи аудит дар муассисаҳои соҳаи маориф бояд ҷараёни ҷамъоварии далелҳоро тавре таъмин намояд, ки ҳулосаҳои аз аудит ба дастовардашуда ба ҳама гуна таҳлилҳои интиқодӣ тобовар бошанд.

Аз нуқтаи назари мо дар ҷараёни аудити фаъолияти муассисаҳои таълимӣ таҳлили воқеии далелҳои ҷамъовардашуда бояд дар асоси меъёрҳои тасдиқшудаи баҳодиҳӣ гузаронида шавад. Дар асоси натиҷаҳое, ки аз муқоисаи маълумоти воқеӣ бо меъёрҳои баҳогузории самаранок ба даст оварда мешаванд, муайян мегардад, ки то чӣ андоза фаъолияти муассиса ба муқаррароти амалкунанда мувофиқат менамояд.

Дар асоси муқоисаи маълумоте, ки дар натиҷаи аудити фаъолияти муассисаҳои таълимӣ бо меъёрҳои тасдиқшуда ба даст омадаанд, ҳолатҳоеро муайян кардан мумкин аст, ки онҳо аз истифодаи нодурусти маблағҳои давлатӣ дар муассисаҳои соҳаи маориф дар мувофиқа бо меъёрҳои амалкунанда шаҳодат медиҳанд.

Методикаи аудит дар соҳаи маориф мукаммал ҳисобида мешавад, агар он ҳолатҳои ошкоршударо бо нишондиҳандаҳои миқдорӣ ва сифатӣ баҳо дода тавонад.

Натиҷаҳои дар рафти аудит ошкоршуда бояд бо нишондиҳандаҳои миқдорӣ, аз ҷумла бо сомонӣ ҳарочоти зиёд, фоидаи кам; бо фоиз сатҳи пасти даромаднокӣ, истифодаи қобилият, талафи вакти корӣ; бо ифодаи дона, метри мураббаъ ва дигар нишондиҳандаҳо ифода карда шавад.

Баҳодиҳии сифатии объекти аудитшаванда – ин баҳодиҳӣ ба набудани санадҳои меъерии ҳуқуқӣ дар объектҳои санҷидашаванда; сатҳи пасти назорат; қабули қарорҳои нодуруст ва ғайра.

Таҳлили муқоисавӣ ва омода кардани ҳулосаҳо оид ба натиҷаҳои он танҳо аз далелҳои гирифташуда ва ҷамъушуда бар меояд. Дар асоси ҳулосаҳои баровардашуда бояд ҳар як сабаб, ки ба натиҷаҳои бесамари объекти санҷиш оварда мерасонанд, муайян карда шавад.

Аслан ҳулосаҳо мутобиқати натиҷаҳои воқеии объекти санҷишишавандаро бо меъёрҳои тасдиқшуда бояд тавсиф диханд, дараҷа, ҳусусият ва аҳамияти дуршавиҳои ошкоршударо аз меъёрҳои тасдиқшуда нишон диханд, сабабҳои мушкилот ва оқибатҳои онҳоро муайян кунанд ва шахсони мансабдореро, ки салоҳияти онҳо мушкилоти муайяншударо дар бар мегирад, нишон диханд.

Эътиимондноки ҳулосаҳо аз далелҳо ва ҳулосаҳои эътиимонднок ва инчунин аз таҳияи онҳо вобастагӣ дорад. Дар сурати муайян ва ошкор шудани муаммое, ки аз нуқтаи назари меъёрҳои истифодашаванда баҳо додани онҳо гайриимкон аст, омӯзиши иловагии ин масъала ташкил карда мешавад. Дар асоси таҳлили маводи иловагии ҷамъушуда ҳусусият, аҳамият ва сабабҳои мушкилоти муайян карда мешаванд ва онҳо дар ҳулосаҳои аудити муассисаҳои таълимӣ ҳатман инъикос карда мешаванд.

Ҳулосаҳое, ки барои баҳодиҳӣ ба фаъолияти муассисаи таълимии санҷидашуда назаррас нестанд, ба роҳбарият алоҳида дар шакли ҳаттӣ ҳисбот дода мешаванд ва ба ҳисботи аудитӣ доҳил карда намешаванд.

Агар дар натиҷаи аудити муассисаҳои таълимӣ камбудиҳо ошкор шуда, далелҳо имконияти беҳтар кардани сифат ва натиҷаҳои санҷишро надошта бошанд, барои бартараф кардани ин камбудиҳо тавсияҳои даҳлдор омода карда мешаванд.

Тавсияҳо бояд мушаххас бошанд ва ҷузъиёти нолозимро истисно кунанд. Мундариҷаи онҳо аз мақсад ва натиҷаҳои аудити муассисаҳои таълимӣ вобаста аст. Тавсияҳо нишон медиҳанд, ки барои ҳалли мушкилоти мавҷуда ва рафъи камбудиҳои ошкоршуда чӣ кор кардан лозим аст ё барои баланд бардоштани самаранокии объектҳои санҷидашуда ҷораҳои мушаххасро пешниҳод мекунанд.

Натиҷаҳо ва тавсияҳои омодашуда аз рафти аудити фаъолияти муассисаҳои таълимӣ, инчунин ҷораҳои рафъи камбудиҳои ошкоршуда ва ҳалли мушкилоти мавҷуда

ба роҳбарони муассисаҳои таълимии санцидашаванд баҳри шиносой ва гузоштани имзо пешниҳод карда мешаванд.

Бо ин мақсад, хулоса ва тавсияҳои гурӯҳи аудиторон ба роҳбаријати объекти аудитшаванд фиристода мешаванд ва пешниҳод карда мешавад, ки ба ҳар яки онҳо шинос шавад. Хулоса ва тавсияҳои гуруҳи аудиторон уҳдадориҳо оиди таҳия ва андешидани чораҳои зарурӣ мутобиқи тавсияҳои пешниҳодшуда; сабабҳои норозигӣ бо хулоса ё тавсияҳо; сабабҳои имконнопазирии андешидани чораҳои даҳлдор оид ба тавсияҳо.

Чавоби роҳбаријати объекти санцидашуда воқеӣ арзёбӣ карда мешаванд дар сурате, ки фикру мулоҳизаҳо ва пешниҳодоти онҳо асоснок бошанд. Ҳангоми таҳияи хулоsavу тавсияҳо аз натиҷаи аудити муассисаҳои таълими аудитор набояд мустақилияти худро аз даст диҳад.

Агар дар байни аудиторон ва роҳбари муассисаи санцидашуда оид ба хулоса ва тавсияҳои пешниҳодшуда ихтилофот вучуд дошта бошад, роҳбари муассисаи таълими дар шакли хаттӣ оид ба натиҷаҳои аудити гузаронидашудаи муассисаи таълими сабаби норозигӣ ва имзо нагузоштани худро ба таври хаттӣ қайд менамояд.

Мо чунин мешуморем, ки методикаи аудити муассисаҳои соҳаи маориф мукаммал ҳисобида мешавад, агар он як қатор вазифаҳои муҳимро ичро намояд, аз ҷумла: санчиши фаъолияти ташкилоти назоратшаванд ва муайян намудани сабабҳои гайрисамаранок истифода бурдани маблағҳои буҷетӣ аз тарафи гирандагони онҳо; ҷустуҷӯи таҳлилӣ ва муайян намудани алоқамандии сабабу натиҷаҳои кори мақомоти ичроияи ҳокимијати давлатӣ ва хулосаҳои он; муайян намудани тавсияҳо барои беҳтар кардани самаранокии фаъолияти ташкилотҳои санцидашаванд; ба мақомоти қонунгузор додани имконияти баҳодиҳӣ ба натиҷанокии қабули қарорҳо оид ба танзими раванди буҷетӣ; таъмини мақомоти ичроияи ҳокимијати давлатӣ бо маълумоти ва тавсияҳо оиди баланд бардоштани самаранокии истифодабарии захираҳо ва ғ.

Бо мақсади бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта дар фаъолияти субъекти аудитшаванд дар баробари пешниҳоди натиҷаҳои санчиш ва тавсихо аудиторони баҳши давлатӣ нақшай чорабинихоро оид ба ичрои тавсияҳо ва рафъи камбудиҳои ошкоршуда тартиб медиҳад. Нақша-чорабинии тартибдодашаванд дорои маълумоти иловагӣ дар бораи аҳамият, фоида ва самаранокии аудити муассисаҳои таълими, инчунин манфиати ичрои тавсияҳои аз ҷониби аудиторон додашуда мебошад.

Ба ақидаи мо аудити муассисаҳои соҳаи маориф барои дуруст идоракуни низоми молиявии давлатӣ мусоидат менамояд, агар ҳолатҳои зерин ба инобат гирифта шаванд:

- аудити самаранокии муассисаҳои соҳаи маориф бояд дар заминаи меъёрҳои амалкунандаи Қонуни Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон, Даствурамал оид ба тартиби гузаронидани санчишҳои аудитории Палатаи ҳисоб ба роҳ монда шавад;
- чорабинихои санчишӣ устувор гардонидани низоми назорати молияи давлатиро барои давраҳои дарозмуддат таъмин намояд;
- таҷрибаи мамлакатҳои пешрафта дар ташкил ва гузаронидани санчишҳои аудиторӣ мавриди васеъ истифода гардад;
- дар шароити афзоиши ҳиссаи воситаҳои давлатӣ дар муассисаҳои давлатию буҷетӣ коркард ва мукаммал намудани методологияи аудит;
- таъмини мувофиқати натиҷаҳо аз рафти санчишҳои ҷорӣ ба натиҷаҳои ниҳоии ба дастомада.

Ҳамин тарик, усули ба таври оқилона ташкилшудаи аудити муассисаҳои соҳаи маориф имкон медиҳад, ки истифодаи мақсаднок ва самарабахши маблағҳои буҷетӣ ва маблағҳои гайрибуҷетӣ аз ҷониби муассисаҳои таълими таъмин карда шавад, инчунин дурустии баҳисобгирӣ ва тартиб додани ҳисботи муҳосибӣ (молиявӣ) -и муассисаҳои таълими омӯхта шавад.

АДАБИЁТ

1. Қонуни Тоҷикистон дар бораи Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон.- ш. Душанбе, 28 июни соли 2011, № 749., <http://www.mmk.tj>
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти аудиторӣ», № 993 аз 22.07. 2013 сол. <http://www.mmk.tj>
3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи идоракунии молиявӣ ва назорати дохилӣ дар баҳши давлатӣ. 21 июли соли 2010, № 626., <http://www.mmk.tj>
4. Маслова Т.С. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях: Учебное пособие // Под ред. проф. Е.А. Мизиковского. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0187-0.
5. Терехов Ф.Ф., Терехов М.А. Контроль и аудит: Основные методологические приемы и технология. М. Финансы и статистика. 2008.-312 с.

АННОТАЦИЯ ТАКМИЛИ МЕТОДИКАИ АУДИТИ МУАССИСАҲОИ СОҲАИ МАОРИФ

Дар мақолаи илмӣ ҳусусиятҳои хоси аудити муассисаҳои соҳаи маориф, асосҳои ташкил ва баргузории аудити муассисаҳои таълимӣ ва чор марҳилаи муҳми ба ҳам алоқаманд дар соҳаи аудити соҳаи маориф, аз ҷумла: а) банақшагирӣ; б) гузаронидани санчиш; в) ҷамъбаст ва ҳулосабарориҳо аз натиҷаҳои санчиш; г) иҷрои тавсияҳои ҷараёни аудит мавриди омӯзишу таҳқиқ қарор дода шудааст. Таклифу пешниҳодҳои дар мақолаи илмӣ овардашуда барои такмили усуљҳои аудити муассисаҳои соҳаи маориф мусоидат менамоянд.

АННОТАЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ АУДИТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В научной статье описывается специфика аудита образовательных учреждений, основы организации и проведения аудитов образовательных учреждений, а также изучены и исследованы четыре взаимосвязанных важных этапа в области аудита образования, включая: а) планирование; б) проведение аудита; с) обобщение и выводы по результатам проверки; г) выполнение рекомендаций аудиторского процесса. Предложения, внесенные в научную статью, способствуют совершенствованию методов аудита образовательных учреждений.

Ключевые слова: аудит, методика, методология, целевое использование, дедукция, амортизация, мониторинг, качество проверки, государственная аккредитация, количественные и качественные показатели, налоговые льготы, рентабельность, бухгалтерский отчетность.

ANNOTATION

IMPROVEMENT OF THE AUDIT METHODS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

The scientific article describes the specifics of the audit of educational institutions, the basics of organizing and conducting audits of educational institutions, as well as studied and investigated four interrelated important stages in the field of education audit, including: a) planning; b) conducting an audit; c) summary and conclusions from the audit results; d) implementation of the recommendations of the audit process. The suggestions made in the scientific article contribute to the improvement of audit methods of educational institutions.

Key words: audit, methodology, methodology, targeted use, deduction, depreciation, monitoring, quality of inspection, state accreditation, quantitative and qualitative indicators, tax incentives, profitability, accounting statements.

ТДУ 336.717.32

АМОНАТ ҲАМЧУН ШАРОИТИ МУБАДДАЛГАРДИИ ПАСАНДОЗХОИ АҲОЛӢ БА НИЗОМИ САРМОЯГУЗОРӢ

Олимов А.Х. – н.и.и., **Шарипов Х.П.**, - асистент ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур

Калимаҳои калидӣ: амонат, ташкилотҳои молиявии хурд, захираҳои донорӣ, баҳши молиявӣ-бонкӣ, пасандоз, захираҳои молиявӣ, шахсони ҳуқуқию воқеъӣ.

Амонат яке аз воситаҳои мусоидкунанда ба раванди таъмини устувории соҳаи кишоварзӣ ва ҳалли барномаи озукавории мамлакат ба ҳисоб меравад. То солҳои охир хусусияти хоси ташкилотҳои молиявии хурди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз он иборат буд, ки фаъолияти онҳо бештар аз ташкилоҳои донорӣ вобаста буд. Захираҳои донорӣ, грантҳо, қӯмаки техникий ва гайра имрӯз ҳам барои шумораи зиёди ташкилотҳои молиявии хурд – яке аз сарчашмаҳои воқеъии маблағгузорӣ мебошад.

Маълум аст, ки дар шароити тағйирёбии вазъи иқтисодӣ самаранок амалнамоии баҳши молиявии хурд бе сарчашмаҳои мунтазами дастрасии маблағгузорӣ, ки дар айни замон асосан аз сарчашмаҳои берунӣ ташаккул меёбад номумкин аст, зоро сарчашмаҳои доҳилӣ қариб, ки истифода намегарданд. Яке аз сарчашмаҳои асосии доҳилии захираҳои молиявӣ амонати аҳолӣ ба ҳисоб меравад.

Муаммои ҷалби амонатҳо аз аҳолӣ барои иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти калидиро доро мебошад, чунки дар доираи муносибатҳои амонатӣ муносибатҳои зерин ба амал меоянд:

такрористехсолӣ, ба сифати ҷузъи асосии такрористехсолии васеъ ба амал меояд;

пулӣ-молиявӣ, ки бо гардиши амонати аҳолӣ ва дар ин асно рушди баҳши молиявӣ-бонкӣ иқтисоди миллӣ, ба миён меояд, ки ин ба болоравии сатҳи рӯзгузаронӣ ва соҳибкории хурд таъсири мусбӣ мерасонад.

Хурдашавӣ, ҳамчун манбаи такрористехсолии сармоя дар мавриди таъсисдиҳии пасандозҳои дарозмуддати молиявӣ дар натиҷаи ташкилнамоии дороҳои аҳолӣ дар баҳши бонкӣ иқтисодиёт, дар бозори қоғазҳои қимматнок ва бозори суғурта ва дигар фондҳо.

Барои баҳши молиявии хурд ҷалби пасандозҳо аҳамияти муҳим дорад, зоро дар шароити бӯҳрони молиявӣ-иктисодӣ талабот аз рӯи захираҳои молиявӣ шиддат ёфт ва муассисаҳои зиёди молиявӣ-қарзӣ таҳти хатар қарор гирифт.

Чуноне, ки дар боло қайд гардид, солҳои охир аз тарафи ташкилотҳои маблағгузории хурд ҷалби амонати шахсони ҳуқуқию воқеъӣ вусъати тоза гирифта истодааст. Дар соли 2018 бақияи амонати шахсони воқеъӣ дар ташкилотои маблағгузории хурди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 682663 ҳазор сомониро ташкил дод, ки нисбати соли 2012 6,8 маротиба зиёд аст (диаграммаи 1).



Манбаъ: Ҳисоби муаллиф аз рӯйи Бюллетени омори бонкӣ соли 2018, № 12

Диаграммаи 1. Бақияи ҳаҷми амонатҳо дар ташкилотҳои маблағгузории хурд, сомонӣ


Тибқи ақидаи мо зиёд шудани ҳаҷми амонатҳо бо ду сабаб ба амал омадааст:

- 1) Зиёд шудани ҳаҷми даромадҳои шахсони воқеъӣ;
- 2) Боло рафтани сатҳи асьори хориҷӣ нисбат ба асьори миллӣ.

Барои рушди бомуваффаки иқтисодиёти Чумхурии Тоҷикистон дар айни замон зарур аст, ки то сатҳи сармоягузориҳоро афзоиш бидиҳем. Пасандозҳои аҳолӣ яке аз сарчашмаҳои афзалиятнок ва назарраси доҳилии заҳираҳои молиявӣ барои таҷдиди самаранок ва солимгардии иқтисодиёти ватаний ба ҳисоб мераванд. Имрӯз зарур аст, ки сатҳи фоизи амонатҳои аҳолӣ аз тарафи ташкилотҳои қарзӣ боло бурда шавад.

Дар шароити муосири рақобатпазири рушди иқтисодиёт ташкили фаъолияти сармоягузорӣ дар асоси истифодабарии пасандозҳои аҳолӣ начандон самаранок истифода карда мешавад. Талабот оид ба муайянсозии аниқи пасандозҳо дар мамлакат ва коркарди роҳҳои имконпазири ҷалби онҳо ба баҳши молиявӣ-қарзии мамлакат ба миён меояд. Омӯзиши пасандозҳои аҳолӣ дар умум аз ҷиҳати назариявӣ шавқовар ва аз ҷиҳати амалӣ мақсаднок мебошад, чунки имкон фароҳам меорад, то самаранокии ҷаравӣҳои сармоягузорӣ баланд бардошта шаванд. Муҳим аст, то ҷаравӣҳои ташкилномаии пасандозҳоро таҳлил намуда, бузургии умумии онҳоро муайян сохта, гурӯҳи хонаводаро дар вобастагӣ аз майл ба пасандозҳо чудо намуда, инчунин нақш ва мавқеъи ниҳодҳои сармоягузориро дар бозори пасандозҳои аҳолӣ таҳлил намоем.

Ҳангоми мубаддалгардии пасандозҳо ба сармоягузориҳо, аҳолӣ бо ҳавфҳое рӯ ба рӯ мегардад, ки бо муфлисшавии ташкилотҳои молиявии хурд, банкҳо алоқаманд мебошанд, зеро вай сармоягузории пасандозҳоро ташкил намуда, иҷронамоии ӯҳдадориҳои худро дар назди сармоягузорон иҷро намекунанд.



Диаграммаи 2. Усулҳои нисбатан боэътиҳоди нигоҳдории /хиссагузориҳои пулӣ/

Мо бо андешаи дигар таҳлилгарон розием, ки ба ҳайси механизми коҳишдиҳии категорияи ишорагардидаи ҳавфҳо метавонад низоми суғуртакунӣ истифода карда шавад.

Тадқиқотҳои аз ҷониби мо анҷомдодашуда дар Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ (НТҶ) ва шаҳри Душанбе дар соли 2018 ошкор соҳт, ки усулҳои боэътиҳоди нигоҳдории маблағ инҳо мебошанд: ҳариди (постройка) амвол, ҳариди тилло ва сангҳои қимматбаҳо, ҳариди чорво ва инчунин ҳариди автомобил (диаграммаи 2).

Аз маълумотҳол бармеояд, ки нигоҳдории пул бо асъорӣ милли дар бонк танҳо 3,6% пурсидашудагон ҷавоб доданд, ки аз камэътиҳодии шаҳрвандон ба низоми пулӣ шаҳодат медиҳад. Сабаби асосии ин пеш аз ҳам дар солҳои охир муфлис шудани ду

бонк ва ба ҳолати душвори молиявӣ дучор шудани ду бонки калонтарини кишвар ЧСК «Тоҷиксодирбонк» ва ЧСК «Агроинвестбонк» ба шумор меравад.

Новобаста аз мушкилиҳои мавҷуда бо ҷорисозии хизматрасониҳои пасандозии ҳурди ташкилотҳои молиявии ҳурд, дар умум дар мамлакат шароитҳои муайяне вучуд доранд, ки имкон фароҳам меоранд, то хизматрасониҳои мазкур амалӣ карда шаванд. Аз дигар ҷониб, аз ташкилотҳои молиявии ҳурд, дар айни замон аз ташкилотҳои қарзии ҳурди пасандозӣ, фаъолгардонии фаъолияти онҳо оид ба ҷорисозии хизматрасониҳои қарзии ҳурд дар ҳошияни маҳсулотҳои ҳуд, ки бе ягон шарт ба афзоишдиҳии ҳаҷми умумии пасандозҳои ҷалбгардида дар Ҷумҳури Тоҷикистон мусоидат менамояд.


Тибқи маълумотҳои Агентии омори назди Ҳукумати Ҷумҳури Тоҷикистон даромади оилаҳо дар ҷумҳурий сол то сол тамоили афзоишро дорад.

Ҷадвали 1. -Даромади ҳонаводаҳо ва истифодабарии он баҳисоби миёна ба ҳар сари аҳолӣ дар солҳои 2012-2018, сомонӣ

Нишондиҳанда	Солҳо						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Даромади ҳонавода	255,8	289,8	308,5	280,6	343,7	361,6	388,4
Харочоти оилаҳо	251,6	282,0	290,6	265,8	321,4	329,7	340,6
Бақия	4,2	7,8	17,9	14,8	22,3	31,9	47,8

Манбаъ: Ҳисобҳои муаллиф аз рӯйи **нишондиҳандаҳои асосии тадқиқоти буҷети ҳонаводаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон., соли 2018, саҳ. 59**

Дар пурсиш 3000 ҳазор оила иштирок намуданад. Шумораи аъзоёни оилаҳои пурсишшуда 18123 нафарро ташкил дод. Таҳлили маълумҳо натиҷаҳои зеринро ба бор овард.




Манбаъ: ҳисоби муаллиф аз рӯйи пурсишҳои гузаронидашуда, соли 2018

Диаграммаи 3. Даромади ҳоновадаҳо дар 1 моҳ, сомонӣ

Натиҷаҳо, ки аз ҷониби мо дар рафти тадқиқоти гузаронида шудаанд, аз он шаҳодат медиҳанд, ки пурсишшудагоне, ки ба гурӯҳҳои ворид мешаванд, даромади моҳона то 1000 ва 2000 сомонӣ ташкил медиҳад, 53,1% ташкил медиҳад, ки ба гуруҳи камбизоат дохил мешаванд. Танҳо 9,7% пурсишшудагон аз 4000 сомонӣ зиёд даромад доранд, ки сатҳи зиндагиашон нисбатан хуб аст.

Барои боло бурдани эътимоднокии аҳолӣ ба низоми бонкӣ ва ҷалбии бештари амонатҳо зарур мешуморем, ки пеш аз ҳам даромадҳои аҳолӣ таввасути ташкил намудани ҷойҳои нави корӣ, дастгирии давлати фаъолияти соҳибкорӣ, боло бурдани фоизи амонатҳо ва балагд эътимоднокии низоми бонкӣ ба роҳ монда шавад.

Ҳамунин дар рафти тадқиқот барзиёдатии моҳонаи воситаҳои пулӣ, ки дар оила байди пардоҳти ҳамаи ҳарочотҳо мемонад ошкор гардид (диаграммаи 4).




Манбаль: хисоби муаллиф аз рүйи пурсишхой гузаронидашуда

Диаграммаи 4. Бакияи моҳонаи воситаҳои пулӣ (сомонӣ), %

Тафовутҳои начандон калон дар гурӯҳҳои 101-300 сомонӣ ҳангоми мувофиқасозии тадқиқотҳо ошкор гардианд. Гурӯҳи пурсидашудагони зиёда аз 500,1 сомонӣ 16% ташкил дод. Ба андешаи мо оилаҳои пурсидашуда қисмати даромадҳои худро пинҳон доштанд.

Дар рафти тадқиқот баъзе лаҳзаҳое ошкор гардианд, ки аҳамияти калонро ҳангоми аз тарафи ташкилотҳои молиявии хурд чорисозии маҳсулотҳои пасандозӣ соҳиб мебошанд. Пеш аз ҳама, маълумотҳои нокофӣ нисбат ба пасандозҳо, намудҳои амалкунанда ва шароитҳо аз рӯи нигоҳдории онҳо дар бонкҳо мебошанд. Ба гайр аз ин, ошкор гардид, ки бисёрии пурсидашудагон, ки омодаанд, то суратҳисобҳои пасандозиро боз намоянд, меҳостанд, ки пасандозҳои худро бо асьори хориҷӣ дошта бошанд. Ҳангоми пурсиш маблағҳое ошкор гардианд, ки аҳолӣ омодааст ба сифати амонатҳои ҳармоҳа гузорад.



Манбаль: Хисоби муаллиф аз рүйи пурсишнома

Диаграммаи 5. Омодагии аҳолӣ барои гузоштани амонатҳо

Натиҷаҳои бадастовардашуда мавҷудияти талаботро аз рӯи маҳсулотҳои амонати ташкилоти молиявии хурд тасдиқ месозанд, vale дар айни замон, новобаста аз талаботи мавҷуда, ташкилотҳои молиявии хурд ҷаҳд намекунанд, то хизматрасониҳои амонатиро ворид созанд. Аз 31 ташкилотҳои қарзии хурди амонатӣ ҳамагӣ 6 тоаш хизматрасонии амонатиро ҷорӣ кардаанд. Қайд кардан ба маврид аст, ки танҳо 11,7% пурсидашудагон ҳоҳиши аз 2000 сомонӣ зиёдтар гузоштани маблағро ҳамчун амонаат ба ташкилотҳои қарзӣ доранд. Аз ин чунин ҳулоса баровардан муки наст, ки боварии аҳолӣ ба ташкилотҳои қарзدار солҳои охир дар ҷумҳурӣ қоҳиш ёфтааст. Бо роҳи баланд бардоштани сатҳи фоизи амонатҳо ва ташкили дурусти хизматрасонӣ дар низоми бонкӣ метавон боварии аҳолӣро ба низоми бонкӣ боло бурд.

Чорисозии хизматрасониҳои пасандозӣ аз қафои худ ҳавфҳои муайянро барои ташкилотҳои молиявии хурд эҷод месозад, ки инҳо дохилӣ ва берунӣ ҷудо мешаванд: Ба ҳавфҳои дохилӣ мо ҳавфҳои зеринро марбут донистем:

1.Хавфхое, ки бо сифати омодасозии ҳайати корӣ ва топ-менечмент алоқаманд мебошанд.

2.Соҳтори ғайрисамараноки ташкили назорат ва идоракуни ташкилотҳои молиявии хурд.

3.Дикқати нокофӣ аз ҷониби менечменти ташкилоти молиявии хурд ба зарурияти коркард ва ҷорисозии низоми идоракуни хавфҳо.

Ба хавфҳои берунӣ ҷунин ҳолатҳоро метавон дохил кард:

Новобаста аз он, ки ташкилотҳои молиявии хурд аллакай бисёр сол дар бозори хизматрасонихо молиявӣ фаъолият менамоянд, мизочони нерӯманд ниҳоят кам ҷалб карда мешаванд.

Тағйирёбии вазъият дар бозор. Ҷунин ҳатар барои ташкилотҳои молиявии хурд дар он ифода меёбад, ки ҷунин тағйиротҳо дар вазъияти бозорӣ метавонанд ба он оварда расонанд, ки ташкилотҳои маблағгузории хурд наметавонанд маҳсулоти худро аз рӯи нархи ба нақшагирифташудааш фурӯшанд, ва албатта талафотҳоро ба миён меоянд ва ҷунин вазъият ба дефолт оварда мерасонад.

Ҳамин тавр, дар рафти омӯзиши масъалаи ҷорисозии хизматрасонихои пасандозии хурди ташкилотҳои молиявии хурд, мо ба ҷунин хулосаҳо омадем:

Имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон талабот ва иқтидори муайян барои аз ҷониби ташкилотҳои молиявии хурд ҷорисозии хизматрасонихои амонатӣ (маҳсулотҳо) вучуд дорад.

Мавҷудияти сарчашмаҳои берунаи тиҷоратӣ барои ташкилотҳои молиявии хурд дар айни замон имкон намедиҳад, ки амонати аҳолиро ба таври ҷиддӣ, ҳамчун сарчашмаи асосӣ барои маблағгузорӣ ҷалб намоянд.

Маҳдуиятҳо оид ба амалисозии амалиётҳои амонатӣ барои ташкилотҳои қарзии хурд ва фондҳои қарзии хурд ба рушди хизматрасонихои мазкур дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат наменамояд.

АДАБИЁТ

1. Ашурев И.С., Мансуров Ш.Дж. Особенности кредитной политики в условиях переходного периода. Душанбе: Ирфон, 2006. 80 с.
2. Банковское кредитование. Учебник / Под ред. А.М. Тавасиева. М.: ИНФРА-М, 2010. 656 с.
3. Хикматов У.С. Микрофинансовый сектор и развитие малого предпринимательства в Республике Таджикистан. Душанбе: Ирфон, 2010. 185 с.
4. Хикматов У.С. Теоретические основы формирования предпринимательской среды в Республике Таджикистан. Душанбе: Ирфон, 2006. 95 с.

АННОТАЦИЯ

АМОНАТ ҲАМЧУН ШАРОИТИ МУБАДДАЛГАРДИИ ПАСАНДОЗҲОИ АҲОЛӢ БА НИЗОМИ САРМОЯГУЗОРӢ

Дар мақолаи мазкур вазъи ҷалби амонатҳо дар ташкилотҳои молиявию қарзии хурд мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Дар мақолаи қайд гардидааст, ки дар шароити тағйирёбии вазъи иқтисодӣ самаранок амалнамоии баҳши молиявии хурд бе сарчашмаҳои мунтазами дастрасии маблағгузорӣ, ки дар айни замон асосан аз сарчашмаҳои берунӣ ташаккул меёбад номумкин аст, зеро сарчашмаҳои дохилий қариб, ки истифода намегарданд. Яке аз сарчашмаҳои асосии дохилии захираҳои молиявӣ амонатҳои аҳолӣ ба ҳисоб меравад. Инчунин дар мақола хавфҳои ҷалби амонатҳо таҳлил гардидаанд.

АННОТАЦИЯ

ДЕПОЗИТ КАК УСЛОВИЕ ПРЕОБРОЗОВАНИЕ СБРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИИ

В данной статье анализируется ситуация с привлечением депозитов в микрофинансовые организации. В статье отмечается, что в контексте меняющихся экономических условий, эффективного функционирования микрофинансового сектора без регулярных источников финансирования невозможно, потому что внутренние источники почти не используются. Одним из основных внутренних источников финансовых ресурсов являются вклады населения. В статье также анализируются риски привлечения депозитов.

Ключевые слова: депозит, микрофинансовые организации, донорские ресурсы, финансово-банковский сектор, сбережения, финансовые ресурсы, юридические и физические лица.

ANNOTATION
THE DEPOSIT ASA CONDITION FOR CONVERTING HOUSEHOLD SAVINGS INTO INVESTMENT

In this article is showing analyzes about the situation with involving the deposits to micro-financial organizations. Also this article notes, that in the context of changing economic conditions, effective functioning of the micro-financial sector is impossible without regular sources of financing, because domestic sources are almost not used. One of the main internal sources of financial resources is the deposits of the population. The article also analyzes the risks of involving deposits.

Key words: deposit, micro financial organizations, donor reserve, financial and banking sector, financial reserve, legal and physical persons.

ТДУ 338.430

САМАРАНОКИИ ИСТЕХСОЛ ВА ФУРӮШИ МАҲСУЛОТИ САБЗАВОТИ ВА ИСТИФОДАИ ОН ДАР ЧОР ФАСЛИ СОЛ ДАР ЗАМИНИ ОБИИ ДЕҲОТ

Шукуров И.Ш., дотсенти ДАТ ба номи Ш. Шоҳтемур,

Арзиқулов Ш.Д.-унвончӯй ДДД,

Бобоазиззода Ш.А., н.и.и. - ДАТ ба номи Ш. Шоҳтемур

Калимаҳои калидӣ: сабзавот, замини обӣ, маҳсулоти кишоварзӣ, озукаворӣ, арзии аслӣ, гармхонаҳо ва гайраҳо.

Тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 августи соли 2018. № 451 дар бораи тасдиқ намудани меъёрҳои тавсиявии физиологии истеъмолии маҳсулоти асосии озукаворӣ ба ҳар сари аҳолӣ танҳо аз қабили сабзавот ва полезиҳо дар ҳаҷми 455 грамм (дар як рӯз), 13,7 кг (дар як моҳ) ва 166,1 кг (дар як сол) зарур мебошад.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ба ҳар сари аҳолии кишвар бинобар сабаби маҳдуд будани гармхонаҳо имрӯз мардум аз маҳсулти сабзавот ва полезиҳо таъмин нестанд.

Таҳлилҳои оморӣ нишон медиҳад, ки гарчанде дар ҷумҳурӣ гармхонаҳо бошанд ҳам, аммо воридоти сабзавот ва полезиҳо аз берун бакайд гирифта шудааст, ки оид ба талаботи мардум нишондиҳандай қалон аст.

Аз рӯйи таҳлилҳои иқтисодӣ ҷумҳурии мо яке аз кишварҳои бо нуфузи аграрӣ баҳисоб меравад. Аммо солҳои охир бинобар сабаби норасон об дар баъзе дехот мардум сабзавот ва полезиҳоро аз бозорҳо бо нарҳҳои баланд ҳаридорӣ менамоянд.

Татбиқи бомуваффақияти ин таҳқиқот ҷойҳои иловагӣ, фурӯши маҳсулотро дар нарҳҳои пасти арzon ва ҳалли муҳимтарини мушкилот таъмин мекунад.

Барои расидан ба ин ҳадаф соҳтмони масоҳати гармхона 165 X 61 метр дар ҳар як деха талаб мекунад.

Аз ин лиҳоз, таҳқиқот барои истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти сабзавотӣ ва истифодаи он дар ҷор ғасли сол дар замини обии дехот дар ҳамаи чамоату дехаҳои кишвар бо маҳсулоти болозикр ва роҳҳои паст намудани арзиши аслии маҳсулот бо нарҳҳои нисбатан паст ба фурӯш баровардани маҳсулот мебошад.

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар ҳама дехаҳо бунёди ин гармхонаҳои болозикр амалӣ шавад ин ба коҳишёбии сатҳи камбизоатӣ дар дехот ва яке аз шоҳаҳои амалишавии ҳадафи таъмини амнияти озукаворӣ ба ҳисоб меравад.

Аҳолии кишвар то 73 %-аш дар дехот зиндагӣ мекунанд. Бо бовари комил гуфтан ба маврид аст, ки дар солҳои минбаъда мардуми дехот бо маҳсулоти худи таъмин мегарданд.

Хусусияти хоси ин таҳқиқот дар он аст, ки ба ҳар як деха 25-30 бо ҷойи корӣ доимӣ таъмин мешаванд.

Нақшай корӣ барои минтақа - 1 гектар заминҳои обёришаванд омода карда шудааст. Бо ҷойи кор таъмин карда мешавад. Ҳамаи онҳо дар ҳамаи Ҷамоат ва деҳаҳои кишвар таҷрибаи коркарди зироатҳои сабзавотӣ дар тамоми сол доранд.

Ҳоло ҳамаи сокинон ба парвариши сабзавот ва полезиҳо машғуланд. Баъзе оилаҳо дар як сол 2-3 ҳосил мегиранд, вале маҳалли ҷойгиршавии ҳамаи Ҷамоат ва деҳаҳои кишвар ва замини он имкон медиҳад, ки дар як сол 3-4 ҳосили ҷамъоваришаванд имконпазир мегардад.

Бо вуҷуди ин, бо сабаби норасоии захираҳои молиявӣ, коргарон танҳо дар фасли тобистон кишт мекунанд ва дар фасли зимистон аз моҳи ноябр то моҳи март замин истифода намешавад. Бинобар ин, дар ин шароит имкони эҳтимолии истифодаи ҳарсолаи замин вуҷуд дорад. Аз ин лиҳоз, ҳати асосии тиҷорат - даромади баланди истифодаи он дар давоми сол мебошад.

Истеҳсоли сабзавот ва таъмини аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо маҳсулоти нави тоза ва экологӣ самти асосии таҳқикоти гузаронидашуда мебошад. Татбиқи бомуваффақияти ин лоиҳа ҷойҳои иловагӣ, фурӯши маҳсулотро дар нарҳҳои пасти арzon ва ҳалли муҳимтарини мушкилот таъмин мекунад.

Дар натиҷаи ин лоиҳа, сатҳи зиндагии аҳолии табақаи осебпазири аҳолӣ, инчунин кӯмак намудан ва омӯзонидани одамон барои сокинони маҳал барои дигар солҳо имконпазир аст.

Барои расидан ба ин ҳадаф соҳтмони масоҳати гармхона 165 X 61 метр (1 гектар) талаб мекунад.

Маҳсулоти натиҷа - сабзавот - муҳити атрофи он мебошад, ки дар байни аҳолии маҳаллӣ ва шаҳрвандон талаботҳои зиёдро истифода хоҳанд бурд. Маҳсулот дар маҷмӯъ дар бозорҳои сабзавоти кишвар фурӯҳта мешаванд. Қарib 220 000 ҳазор сомонӣ даромад аз як гектар дастрас аст, ҳол он ки дар шароити кунунӣ аз як гектар беш аз 20-30 ҳазор сомонӣ гирифта мешавад.

Талабот ба маҳсулот, ки ҳар рӯза дар ҳаёти одам лозим мебошад, ба маҳсулоти лозима ва парҳезӣ ба ҳисоб меравад, аз ин лиҳоз соҳибкор мақсади асосии худро, ки зиёд намудани ҳаҷми кор медонад ва ҳиссаи худро барои иҷро намудани Барномаи озӯқаворӣ дар амал иҷро менамояд. Чи тавре маълум аст, аҳолӣ ба маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ва хушсифат ниёзи қалон дорад ва маҳсулоти истеҳсол шавандай соҳибкор дар бозори истеъмолкунандагон ҷойи худро дорад. Аз нишондодҳои оморӣ бармеояд, ки истеҳсоли ин намуд маҳсулот ҳамасола зиёд мегардад ва ҳамзамон соҳибкор тасмим бояд гирад, ки барои таъмини саривақтии аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати истеҳсолшавандай худ пешкаш намояд.

Бо назардошти чунин нишондодҳо ҳарҷбарории лоиҳа 1 солро ташкил медиҳад.

Воситаҳои фурӯши маҳсулот:

Шабакаҳои савдо;

Бозорҳои озӯқаворӣ ва ярмаркаҳо;

Харидорони яклухт;

Мағозаҳои озӯқаворӣ ва гӯшаҳои дехқон.

Таҳлили гузаронидашуда нишон дод, ки банақшагирии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ – нарҳ, сифат ва дастрас будан ба аҳолӣ аҳамияти қалон дорад.

Талабот ба маҳсулоти истеҳсолии ба нақша гирифташуда хеле баланд мебошад. Таҳлили гузаронидашуда нишон медиҳад, ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ба нақша гирифташуда бо сифати баланд ва бо нарҳҳои нисбатан дастрас маҳсулоти рақобатпазир мегардад ва дар бозору нуқтаҳои савдо ва дигар воситаҳои фурӯш тез ба фурӯш меравад.

Аз ин лиҳоз, кушодани нуқтаҳои савдо, инчунин бастани шартномаҳо бо бозору шабакаҳои савдо, инчунин ошхонаву тарабхонаҳо дар назар аст.

Иқтидори стратегӣ ва тактикаи корхона бо нишондиҳандаҳои иқтидори истеҳсолии худ алоқаманд аст. Бинобар ин, нақшай солими истеҳсолшаванд ва такмилдодашуда барои фаъолияти бомуваффақияти корхона асос мебошад.

Сохтори ташкилии асосии корхона - сохтори соддатарини ба корхонаҳои хурд, ки бо як тичорат машғуланд, нигаронида шудааст. Дар сохтори мазкур ҳамаи вазифаҳои зарурии идоракунӣ танҳо аз ҷониби роҳбари асосӣ иҷро карда мешавад.

Сохтори ташкилӣ сохтори диаграммавии корхона мебошад, ки дар он воҳидҳои зербахшҳо ва тамоми низоми тобеӣ қайд карда шудаанд. Он ба тичорат - равандҳо равона карда шудааст ва ҳадафро тасвият мекунад. Сохтор барои идоракунии тичорат-равандҳо равона карда шудааст, дастаҳои корӣ таъсис дода шудаанд, ки бо ҳамаи мутахассисони заруҶӣ таъмин буда, барои тамоми раванд масъуланд, на барои қисматҳои алоҳидаи он вобаста ба ихтиносҳои техникии онҳо.

Ҳосили зироатҳои сабзавот, маҳсусан сабз, хеле баланд аст. Маҳсулот ба мардуми деха маводи доруворӣ ва маҳсулоти экологӣ расонида мешавад.


Дар майдони пешниҳодшудаи зироат, номҳои зироатҳои сабзавот парвариш карда мешаванд. Ин навъҳои сабзавот дар ҳамаи заминҳои хочагиҳои кишвар парвариш карда мешаванд.

Мо хусусиятҳои техникӣ ва истеҳсолии ин зироатҳо пешниҳод мекунем:

Навъҳое, ки истифода бурда мешавад аллакай дар ҳама шаҳру ноҳияҳои кишвар таҷриба гузаронида шуда, самараи хуб ба даст овардааст.

Баъзе аз ин зироатҳо танҳо як помидор (помидор), ду зироат (картошка, бодиринг, карам, сабзӣ) ва ғайра мебошанд.

Тирамоҳ - давраи зимистон парвариш карда мешавад.



Расм. -Арзиши соҳтмони ин гармхона

тартиби ҳисобкардани арзиши соҳтмонии гармхона чунин аст:

1 – қубури рост $\approx (40 \text{ мм}) 2\text{m} \times 25 = 50\text{m} \times 30 \text{ сом} = 1500 \text{ сомонӣ}$

2- қубурҳои берунӣ $D \approx (20\text{мм})$ ба $8 \text{ м} \times 25 = 200\text{м} \times 10 = 2000 \text{ сомонӣ}$

3- каркаси доҳилӣ арматур $D \approx (18\text{мм}) 8 \text{ м} \times 25 = 200 \text{ м} \times 6 = 1200 \text{ сомонӣ}$

4- арматур барои бастанди $D \approx (18\text{мм}) 4 \text{ м} \times 25 = 100 \text{ м} \times 6 = 600 \text{ сом}$

5- нокили зангногир $D \approx (3\text{мм}) 50 \text{ м} \times 5 \text{ қатор} = 250 \text{ м} \times 2 = 500 \text{ сомонӣ}$

6- қубури обгузаронӣ $200 \text{ м} \times 8 = 1600 \text{ сомонӣ}$

7- краники 16 адад $\times 20 = 320 \text{ сомонӣ}$

Барои фаъолияти истеҳсолӣ, коргарони дорои таҳассуси муайян заруранд ва бинобар ин, рушди нақшай ташкилӣ масъалаи муҳимтарин мебошад.

Аз ин рӯ, ҳангоми ташкили кор, бояд як гурӯҳ таъсис дода шавад: менечер, мутахассисон, коргарон ва мутахассисони асосӣ (бозорҳо ва молрасонҳо) дар онҳо малакаҳои техникӣ, идоракунӣ, тичоратӣ ва таҳсилоти онҳо, таҷрибаи корӣ ва дастовардҳои мавҷуда мебошад.

Чадвали 1 - Нақшай коргарони пуртачриба ҳангоми бароҳмондани фаъолият

Дараҷаи коргарон	Шумора	Музди маоши моҳона	Музди маоши солона
Роҳбар	1	2000	24 000
Муҳосиб	1	1500	18 000
Агроном- зироаткор	1	800	9600
Агроном –энтомолог	1	800	9600
Коркуни идораи таъминот	1	700	8400
Фурушанда	5	700*5	42000
Ронанда (кашонидани бор)	1	800	9600
Ҳамагӣ:	11	10100	121 200

Эзоҳ: Агроном – зироткор ва агроном- энтомолог: маркетолог, коркуни идораи таъминот, фурушанда - уҳдадориҳоро бо 50% музди иловагӣ мутобиқ менамоянд.

Қисми асосии лоиҳа нақшай молиявӣ мебошад, ки баҳодиҳии миқдорӣ дар тамоми корҳои анҷомдодашуда медиҳад.

Аввал, мо истинодҳои маҳсусро дар нақшай молиявии лоиҳаи тиҷоратии худ истифода мебарем.

Усули ҳисобкунӣ муҳлати вақт барои андозаи он нишондиҳандаҳо дар нақшай молиявӣ ба нақша гирифта шудааст.

Қадами ҳисобкунӣ муҳлати вақтест, ки тавассути нишондиҳандаҳои нақшай молиявӣ ҳисоб карда мешавад. Аксар вақт, дар соли аввали нақшавӣ дар лоиҳаи тиҷорӣ семоҳа ё давра ҳисоб карда мешавад.

Хусусияти асосии гузаронидани чорабиниҳои молиявӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири омиллии вақтро дорад, зеро қобилияти ҳаридории пули миллӣ зуд дар шароити болоравии таваррум фарқ мекунад. Илова бар ин, равандҳои таваррумӣ дар як ё як тарик дар асьорҳои ҳамаи давлатҳо ба даст меоянд.

Бо дарназардошти он, ки сатҳи таваррум хеле баланд аст, тавсия дода мешавад, ки барои ҳар як нишондиҳанда муайян карда шавад: нархи фурӯш, музди меҳнат, молу амволи ғайриманқул, энергия ва ғайра.

Бояд қайд кард, ки қадом андозҳо дар маҳал ва қонунгузории андоз амал мекунанд.

Чадвали 2- Андозҳое, ки тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ амал менамояд

Намудҳои андоз	Миқдор, сомонӣ	Заминаи андозбандишаванда	Пардохта андоз
1. Андози ягона	150,00	Масоҳат, га	Ҳар семоҳа
2. Андози даромад	(то 58 сом андоз ситонида намешавад) 8 ва 13% андоз	Даромади шаҳрвандон	Ҳармоҳа
3. Андози иҷтимоӣ	25+1	Фонди музди меҳнат ва маоши кормандон	Ҳармоҳа
4. Андоз ба амволи ғайриманқул	3 фоиз аз 58 сомон. Барои ҳар як кВ. м.	Масоҳати замини ишғолкардашуда 100метри кв.	Ҳарсола.

Сарчашма: Ҳисоби муаллиф.

Пас аз муайян кардани андозҳо, нишон додани нишондиҳандаҳои ҳарочот барои истеҳсол ва фурӯши маҳсулот, яъне муайян намудани арзиши истеҳсолот зарур аст. Он метавонад яке аз се усули асосӣ муайян карда шавад: маҷмӯи ҳарочот барои ҳисоб кардани ҳарочоти ҳарочот, ҳарочоти ҳарочот барои истеҳсол ва фурӯши маҳсулот ё бо формулаи ҳисобкардашуда, далелҳое, ки бояд ба таври муфассал ва рангуборӣ шарҳ дода шаванд.

Чадвали 3-Арзиши аслии маҳсулот

Харочот	Вобаста аз парвариши кишт
Музди маош бо пардохшавӣ	121 200
Пору	5000
Дорухои заҳрдор	3000
Харочотҳои нақлиётӣ- заҳира	5000
Харочоти моддӣ	125500
Харочоти истеҳсолӣ (гузаронидани сӯроҳҳои обгирӣ)	2000
Андозҳо	15500+150+6000
Чамъбости арзиши аслии истеҳсолотӣ	283 350

Пас аз таҳлили ҳамаҷониба бо зарурати маблағҳои қарзӣ муайян карда мешавад.

Натиҷаи ниҳоӣ вазъи молиявии ширкатро нишон медиҳад, ки он самаранокии он ва маблағи фоидаро нишон медиҳад.

Чадвали 4 -Баҳисобгирии даромад ва харочот аз рӯи нақшаш пешбинигардида

Нишондод	Соли аввал	Соли дуюм ва минбаъда
Даромад аз фуруш (ба ҳисоби миёна дар 1 га), сом	220 000	220 000
Харочот	283 350	21650
Ҳамагии даромад	- 63350	198 350

Сарҷамиш: Ҳисоби муаллиф.

Навъҳои аз ҷониби мо истифодашуда дар ҳудуди Русия, Узбекистон ва Тоҷикистон аз санчиш гузаштанд ва баҳои аъло гирифтанд. Ин асосан навъҳо, меъёрҳои ҳарачот ва арзиши тухм.

Чадвали 5- Муайян намудани навъҳои маҳсулот

Номи маҳсулот	Навъҳо	Меъёри харочот дар 1 га
1. Шибит	Деликат, Дипл	10 кг
2. Гашнич	Янтаръ, Бухорой	28 кг
3. Ҷаъфарӣ	Листовая, Плайн, Силдирей	6 кг
4. Пиёз	Блонд, Алиса, Испанский	25-50 кг
5. Редис	Красный, Дулганский, Рубин	10 кг
6. Шавель	Баргавс	5 кг
7. Карам	Казачок, Июнский, Гермес, Дюма	1 кг
8. Гулкарам	Атос, Малимба, Осенний гигант	600 гр
9. Бодиринг	Самарканӣ, Ангел, Борис, Денек	6 кг
10. Помидор	Розовый, ТМК Ташкенский, Волгоград	1 кг
11. Боклажон	Алмаз, Альбатрос, Принц	1 кг
12. Замчабил	Богатырь, Золотое чудо, Венти	600 гр

Чадвали 6- Навъҳои асосии корҳои агротехникиӣ

Намуди кор	Меъёр барои як қолиб
1. Даровардани поруи органикӣ- пору	600 кг
2. Даровардани поруҳои фосфорӣ ва калий (суперфосфат ё аммофос)	20 кг-фосфат 5-6 кг калий
3. даровардани поруи азотӣ (дар се охурӣ)	20-30 кг
4. Пошидан доруҳои заҳрдор зидди ҳашаротҳо (3-4 раза)	80-100 гр
5. Пошидан бо дастгоҳи бастагӣ зидди алафи бегона	20 - 30 гр
6. Пошидан ва дуропошӣ зидди бемориҳои киштҳои сабзавотӣ	100-150 гр
7. Чуфткунӣ ба воситаи дастӣ	20-25 см дар ду рӯзи корӣ
8. Лоиҳасозӣ ба воситаи дастӣ	Як рӯзи корӣ
9. Буриши қаторҳои ҷуякӣ	Як рӯзи корӣ
10. Коштани тухм ва шинонидани ниҳолҳо	Як рӯзи корӣ
11. Об додан ба ҳар як ҳосил	6-9 бор
12. Пойгаҷои калангӣ байни ду қатор	Як рӯзи корӣ
13 Корҳои гуногун (ягона, шинонидан, хишова)	Як рӯзи корӣ
14. Чамъоварии ҳосил дар як қолиб	2-3 рӯзҳои корӣ
15. Интиколи ҳосили тайёр	2-3 рӯзҳои корӣ

Ҳамин тариқ, истифодай ҳарсолаи замин имкон медиҳад, ки солона 200-220 ҳазор сомониро гирад, ки 190-200 ҳазор сомонӣ фоидай софро ташкил медиҳад.

SWOT таҳлили лоиҳаи истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти сабзавотӣ ва истифодай он дар чор фасли сол барои муайян намудани тарафҳои қавӣ ва заифи лоиҳаи «Истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти сабзавотӣ ва истифодай он дар чор фасли сол» SWOT таҳлилро истифода мебарем.

Дар SWOT таҳлили гузаронидашуда, тарафҳои қавӣ, заиф ва имконияту таҳдидҳои лоиҳа нишон дода шудааст. Ба тарафҳои қавӣ ва заифи чунин тавсифҳо шомил мебошанд.

Расми 2-Таҳлили вазъияти умумӣ (SWOT)

<i>Тарафҳои қавӣ</i>	<i>Тарафҳои заиф</i>
Мавҷуд будани захираҳои табӣ Мавҷуд будани талабот ба маҳсулоти зикргардида; Мавҷуд будани захираҳои меҳнатии озод дар дехот; Маркетинги дурандешона.	Норасогии маблағ барои татбиқи таҳқиқоти мазкур; Заминаи сусти моддию-техникии соҳа; Набудани ҷойҳои корӣ
<i>Имкониятҳо</i>	<i>Хатарҳо</i>
Дар асоси шартнома фурӯши маҳсулот; Таъсис додани нуқтаҳои савдо барои фурӯши маҳсулот; Мавҷуд будани лоиҳаи мазкур; Рушди тиҷорати хурду миёна ва ташкили ҷойҳои кории нав; Аз рӯи фаъолият гузоштани саҳми соҳибкор ба иқтисодиёт ва рушди қишвар;	Офатҳои табӣ (обхезӣ, хушксолӣ, тарма, ярҷ ва ғайра); Талафоти табӣ Болоравии таваррум;

Хулоса, таҷрибаи ҷаҳонӣ тасдиқ мекунад, ки тақсимоти захираҳо ва маҳсулот маҳдуд метавонад бо се роҳ самаранок амалӣ карда шавад.

- дар бораи худтанзимкуни бозор.
- системаи механизми банақшагирии муносиб.
- бо истифодай якхелai бозор ва оғози нақшавӣ.

Бо мақсади татбиқи таҳқиқоти муайяншуда дар ҳар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаҳои тавсияи маркетинги дохилий бомуваффақият амалӣ карда шуданд ва нақшай илман асоснок карда шуда барои баланд бардоштани сатҳи даромаднокии 50-60 фоиз имкон дод.

Умуман, мақсадҳои гузошташуда имкон медиҳад, ки базаи моддиву-техникӣ мустаҳкам гардад, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, дар бозор пайдо шудани маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза бо нарҳҳои нисбатан арzon ва ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардад.

АДАБИЁТ

1. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 августи соли 2018. № 451 «Дар бораи тасдиқ намудани меъёрҳои тавсиявии физиологии истеъмолии маҳсулоти асосии озукварӣ ба ҳар сари аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон»
2. Маликов И. А. Проблемы формирования рынка мяса в Республике Таджикистан/Душанбе, 2007. - С.87.
3. Шаропов У. Многотипное сельское хозяйство-приоритетное направление аграрной политики Республики Таджикистан// Международный сельскохозяйственный журнал, 2010. - №5 -С.35-39.

АННОТАЦИЯ

САМАРАНОКИИ ИСТЕҲСОЛ ВА ФУРӮШИ МАҲСУЛОТИ САБЗАВОТӢ ВА ИСТИФОДАИ ОН ДАР ЧОР ФАСЛИ СОЛ ДАР ЗАМИНИ ОБИИ ДЕХОТ

Дар навишти мақолаи мазкур оид ба истеҳсоли сабзавот ва таъмини аҳолии қишвар бо маҳсулоти нави тоза ва экологӣ дорои сифати баланд барои аҳолӣ пайдо гардад. Барои истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти сабзавотӣ ва истифодай он дар чор фасли сол дар замини обии дехот дар ҳамаи ҷамоату дехаҳои қишвар бо маҳсулоти қишоварзӣ ва роҳҳои паст намудани арзиши аслии маҳсулот бо нарҳҳои нисбатан паст ба фурӯш баровардани маҳсулот мебошад.

АННОТАЦИЯ
**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖИ ОВОЩНЫХ
ПРОДУКТОВ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЧЕТЫРЕХ СЕЗОНАХ НА СЕЛЬСКОЙ
ОРОШЕННОЙ ЗЕМЛЕ**

При написании данной статьи о производстве овощей и обеспечении населения страны новыми и экологически чистыми продуктами высокого качества для населения. Для производства и реализации овощных продуктов и их использования в течение четырех сезонов года на орошаемых сельских землях во всех джамоатах и деревнях страны с сельскохозяйственной продукцией и способы снижения себестоимости продукции при относительно низких ценах.

Ключевые слова: овоци, орошаемые земли, сельскохозяйственная продукция, продукты питания, стоимость, теплицы и т.д..

ANNOTATION
**EFFICIENCY OF PRODUCTION AND SALE OF VEGETABLE PRODUCTS AND
ITS USE IN FOUR SEASONS ON RURAL IRRIGATED LAND**

When writing this article about the production of vegetables and providing the country's population with new clean and environmentally friendly high-quality products for the population. For the production and sale of vegetable products and their use for four seasons on irrigated rural lands in all jamoats and villages of the country with agricultural products and ways to reduce production costs at relatively low prices.

Key words: vegetables, irrigated land, agricultural products, food, value, greenhouses, etc.

УДК 330.332.54

**МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ**

Бобоев А.А., к.э.н., доцент, ТАУ им. Ш.Шотемур

Ключевые слова: показатели, эффективность, инвестиции, сельское хозяйство, методы оценки.

В нынешних условиях существуют множество различных критериальных показателей эффективности инвестиций. Определение значений показателей эффективности инвестиций позволяет оценить рассматриваемый инвестиционный объект с позиций приемлемости для дальнейшего анализа. Оценка эффективности инвестиций в сельском хозяйстве, на наш взгляд, является наиболее ответственным этапом принятия инвестиционного решения. От результатов оценки эффективности инвестиций, во многом, зависит степень реализации цели инвестирования.

Многие ученые считают, что вложения инвестиций в экономические объекты оправданы только тогда, когда они приносят прибыль. По мнению профессора Н. Попова, эффективность инвестиций определяется соотношением приростов показателей за определенный период. Общую (абсолютную) эффективность составляет прирост продукта в расчете на суммарные инвестиции за то же время (или прирост дохода в расчете на производственные инвестиции) [8, с.314].

Задача повышения экономической эффективности инвестиций может быть поставлена двояким образом. Если размер инвестиционных вложений для реализации инвестиционного проекта определен, то следует стремиться получить максимальный социально-экономический эффект от суммы инвестиций, от каждой единицы инвестиционного ресурса. Если необходимый результат должен быть достигнут за счет инвестиций, то необходимо искать способы снижения расхода инвестиционных ресурсов, которые позволяют достичь поставленной цели.

Оценивая эффективность инвестиционных вложений, необходимо соотносить между собой и сравнивать результаты, полученные от инвестирования в экономику в целом и величину самих вложений.

При оценке экономической эффективности инвестиций используются методики, показатели зависимости, формулы, позволяющие оценить результативность и эффективность вложений.

Авторы книги «Курс экономики» [6] называют систему показателей абсолютным экономическим эффектом и относительным экономическим эффектом. По их мнению, абсолютный эффект является функцией времени, вначале он отрицателен, так как на вложенный капитал еще не получен доход, а затем, по мере отдачи капитала, постепенно увеличивается и становится положительным, когда доход от вложений капитала превышает сами вложения.

Абсолютный экономический эффект \mathcal{E} от вложения капитала K определяется в виде разности между доходом D , полученным за счет вложений, и величиной самих вложений, т.е.

$$\mathcal{E} = D - K \quad (1)$$

Относительный экономический эффект инвестиций определяется в виде отношения дохода, прибыли от инвестиций к величине вложенного капитала. Эффективность \mathcal{E} инвестиций в масштабе хозяйства страны определяется по формуле

$$\mathcal{E} = \frac{BVP}{K}, \quad (2)$$

где **BVP** – валовой внутренний продукт страны;

K – инвестиции, обусловившие создание ВВП, годовой объем инвестиций в экономику страны в денежном исчислении [6, с.221-222].

Также таджикские исследователи [5, с.31-33] в своих работах использовали следующий комплекс показателей для оценки эффективности инвестиций.

1. Дополнительный выход продукции на 1 сомони инвестиций

$$\mathcal{E} = \frac{(BPI_1 - BPI_0)}{I},$$

где \mathcal{E} – эффективность инвестиций,

BPI₀, **BPI₁** – валовая продукция при исходных и дополнительных инвестициях,

I – сумма дополнительных инвестиций.

2. Снижение себестоимости продукции в расчете на 1 сомони инвестиций

$$\mathcal{E} = \frac{Q_1(C_0 - C_1)}{I},$$

где **Q₁** – годовой объем производства продукции в натуральном выражении после дополнительных инвестиций,

C₀, **C₁** – себестоимость единицы продукции соответственно при исходных и дополнительных инвестиций.

3. Сокращение затрат труда на производство продукции, в расчете на 1 сомони инвестиций

$$\mathcal{E} = \frac{Q_1(T_0 - T_1)}{I},$$

где **T₀** и **T₁** – соответственно затраты труда на производство единицы продукции до и после дополнительных инвестиций.

4. Увеличение прибыли в расчете на 1 сомони инвестиций

$$\mathcal{E} = \frac{Q_1(P_0 - P_1)}{I},$$

где **P₀** и **P₁** – соответственно прибыль на единицы продукции до и после дополнительных инвестиций.

5. Срок окупаемости инвестиций

$$t = \frac{I}{Q_1(P_1 - P_0)} \quad \text{или} \quad t = \frac{I}{Q_1(C_0 - C_1)}.$$

Все перечисленные показатели используются для комплексной оценки эффективности инвестирования, как в целом, так и по отдельным объектам.

Сельскохозяйственным предприятиям часто появляется необходимость сравнивать затраты и доходы, полученные в разное время. Естественно, инвестиционные затраты со временем увеличиваются, и возврат дохода обычно начинается после того, как все расходы были завершены. Поэтому при анализе инвестиций необходимо учитывать такое понятие, как стоимость денег во времени, другими словами, ранее полученные сомони дороже, чем сомони, полученные через некоторое время.

Следует отметить, что инвестирование - это долгосрочный процесс, поэтому при осуществлении инвестиционной деятельности следует сравнивать текущую стоимость инвестиций с будущей стоимостью. На наш взгляд, будущая стоимость инвестиций - это стоимость, которая будет формироваться в течение определенного периода времени, а текущая стоимость - это начальное значение суммы, инвестированной для получения будущего дохода. Поэтому в экономическом анализе метод дисконтирования используется для измерения текущей и будущей стоимости инвестиций в одном масштабе.

Дисконтирование – это метод или способ преобразования будущей стоимости инвестиции в ее приведенную стоимость или передачи потоков доходов и затрат друг другу на основе ставки дисконта с целью получения текущей стоимости инвестиций из будущих инвестиционных доходов и затрат.

Обратный процесс дисконтирования - это *начисление сложных процентов*, иначе он называется *экстраполированием*. Экономические источники предлагают формулы, которые используются при определении будущей и текущей стоимости инвестиций [7, с.337].

Для расчета будущей стоимости инвестиций используется следующая формула, в которой будущая стоимость получается путем умножения текущей стоимости на процент, накопленный за данный период:

$$FV = PV \times (1 + r)^n, \quad (3)$$

где **FV** – будущая стоимость инвестиций;

PV – текущая стоимость инвестиций;

r – ставка процента;

n – число лет.

При дисконтировании, наоборот, находят текущую стоимость инвестиций, и делается расчет:

$$PV = FV \frac{1}{(1 + r)^n} \quad (4)$$

Ученые-экономисты предлагают одинаковые критериальные показатели для оценки эффективности инвестиций. К таким показателям относятся *чистый дисконтированный доход*, *индекс доходности*, *срок окупаемости* и *внутренняя норма доходности*. Но в формулах этих показателей они используют различные алгоритмы расчета. А также эти критерии в различных экономических источниках приводятся под различными названиями.

Игонина Л.Л. пишет: «Чистый дисконтированный доход – это превышение интегральных результатов над интегральными затратами, или иначе, разность между суммой денежных поступлений в результате реализации проекта (дисконтированных и текущей стоимости) и суммой дисконтированных текущих стоимостей всех инвестиционных вложений» [4, с.337]. Горбылева З. считает, что это показатель «оценивается специалистами как самый надежный» [3, с.238].

Чистый дисконтированный доход (NPV) определяется «как разница между приведенными к настоящей стоимости суммой чистого денежного потока за период эксплуатации инвестиционного проекта и суммой инвестиционных затрат на его реализацию» [7, с.214], или «как сумму текущих эффектов за весь расчетный период, приведенную к начальному периоду» [4, с.337]. При допущении, что норма диконта

является постоянной в течение всего расчетного периода, т.е. в течение всего расчетного периода не происходят инфляционные изменения, расчет осуществляется в базовых ценах.

Попов Н.А. предлагает следующую формулу определения чистого дисконтированного дохода:

$$NPV = \sum_{t=0}^T (R_t - Z_t) / (1 + E)^t, \quad (5)$$

где R_t – результаты (доходы), достигнутые на шаге t ;

Z_t – затраты на том же шаге t ;

T – горизонт расчета (период прогноза);

E – ставка дисконта [8, с.328].

В том случае, если больше значения NPV , то инвестиции эффективны при данной норме дисконта. Его отрицательное значение говорит о том, что инвестиции не принесли должного эффекта, т.е. не окупались.

Индекс доходности представляет собой «не разницу доходов и затрат на проект» [9, с.45-46], а отношение суммы текущей стоимости доходов к величине вложений. Этот показатель рассчитывается по формуле

$$PI = \sum_{t=0}^T (1 + r)^t / (R_t - Z_t) / I_o, \quad (6)$$

где PI – индекс доходности;

I_o – единица инвестиции.

Здесь важно отметить, что индекс доходности, как относительный показатель, тесно связан с чистым дисконтированным доходом, который является абсолютным показателем. Поэтому индекс доходности достаточно удобен при выборе проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно одинаковое значение NPV . В целом, если индекс доходности выше единицы, то инвестиции эффективны и наоборот.

Одним из наиболее распространенных, в тоже время один из самых простых показателей оценки эффективности инвестиций, который широко используется на практике, является срок окупаемости. Это период, необходимый для полного возмещения первоначальной стоимости, т.е. это период, с которого первоначальные вложения покрываются общими результатами внедрения или превышают их стоимость. Для расчета срока окупаемости Мокий М.С. и другие [7, с.215] предлагают следующую формулу:

$$CO = ИЗ / ЧДП_{ср}, \quad (7)$$

где $ИЗ$ – сумма инвестиционных затрат, необходимых для реализации проекта;

$ЧДП_{ср}$ – среднегодовая сумма чистого денежного потока за период эксплуатации проекта (в случае осуществления краткосрочных инвестиций этот показатель определяется как среднемесячный).

Срок окупаемости, являясь наиболее распространенным показателем оценки эффективности инвестиций, и он не лишен недостатков. Основным недостатком данного показателя как показателя эффективности является то, что срок окупаемости не учитывает весь период инвестиционной деятельности и, следовательно, не влияет на все доходы, находящиеся за пределами срока окупаемости. То есть этот показатель не учитывает чистые денежные потоки, формирующихся после периода окупаемости инвестиций.

Другим наиболее сложным показателем оценки эффективности инвестиций является внутренняя норма доходности (IRR), который «характеризует уровень доходности определенного инвестиционного объекта, выражаемый нормой дисконта, при которой будущая стоимость денежного потока от инвестиций равна текущей стоимости инвестируемых средств» [4, с.338]. При этом используется следующий алгоритм расчета:

$$\sum_{t=0}^T (R_t - Z_t) / (1+r)^t = \sum_{t=0}^T I_o / (1+r)^t \quad (8)$$

Она представляет собой ту ставки дисконта, при которой величина чистого дисконтированного дохода равна нулю. Пользуясь принятыми ранее обозначениями, можно определить, что ***IRR*** – это значение *E* в формуле (5).

Если расчет чистого дисконтированного дохода показывает, является ли вложение в объект инвестирования эффективным с определенной ставкой дисконтирования, то внутренняя норма доходности определяется во время расчета и затем сравнивается с требуемой нормой прибыли.

Изучая показатели эффективности из экономических источников, можно сделать вывод, что на сегодняшний день не установлены ни общепринятые названия стандартов, ни их единые алгоритмы расчета. Поэтому мы выбрали названия критериев, которые рекомендуют использовать многие ученые. Следовательно, все вышеперечисленные показатели инвестиционной активности взаимосвязаны, но принципиально различаются только два критерия: чистый дисконтированный доход и внутренняя норма доходности.

Здесь можно привести основное преимущество чистого дисконтированного дохода, а также недостатка критерия внутренней нормы доходности. Основное преимущество критерия чистого дисконтированного дохода состоит в том, что он является абсолютным показателем и дает предсказуемую оценку прибыли, т.е. самый общий характер инвестиционного результата напрямую отражая цель вложения. Однако в экономической литературе по инвестиционному анализу часто отмечается, что сложность выбора подходящей ставки дисконтирования является недостатком этого показателя. Также следует отметить, что при использовании внутренней нормы доходности отсутствует предварительного определения индивидуальной ставки дисконтирования, что является преимуществом этого показателя. На наш взгляд, это не так. В то же время, по сути, существует проблема определения ставки дисконтирования при использовании внутренней нормы доходности. Как уже отмечалось, в процессе сравнительной оценки инвестиций внутренний уровень дохода сравнивается с требуемой нормой доходности. Однако требуемая норма прибыли не превышает ставки дисконтирования, поэтому при использовании внутренней нормы прибыли ставку дисконтирования следует определять заранее в качестве сравнительной основы.

На наш взгляд, недостатком показателя внутренней нормы доходности является то, что это относительный показатель, на основании которого невозможно сделать правильные выводы о возможном вкладе в рост капитала предприятия. Он показывает только максимальный уровень затрат, который может быть связан с предполагаемым проектом, и не подходит для анализа неординарных проектов, когда затраты и денежные потоки взаимозаменямы.

Следовательно, чистый дисконтированный доход, как основной показатель среди рассматриваемых показателей эффективности инвестиций, занимает особое место, в то время целесообразно использовать другие критерии совместно с данным показателем.

Таким образом, расчет показателей эффективности инвестиций основан на темпах роста макроэкономических показателей за определенный период времени. Общий показатель эффективности определяется как отношение роста чистого продукта к инвестициям за тот же период. В условиях перехода к рыночной экономике при высоком уровне инфляции этот показатель не дает четкого представления об эффективности инвестиций. В этой связи целесообразно сравнить динамику инвестиций в сельское хозяйство и размер валового дохода по годам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Александров Д.С., Кошелев В.М. Экономическая оценка инвестиций. – М.: Колос-пресс, 2002. – 382 с.
2. Глазунов В.Н. Оценка инвестиций // Финансы, 2002. - №12. – С. 33-35.
3. Горбылев З.М. Экономика туризма. – Минск, БГЭУ, 2004. – 478 с.
4. Игонина Л.Л. Инвестиции. Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2002. – 480 с.

5. Исмоилов А.А. Анализ эффективности инвестиционной деятельности в предприятиях АПК //Актуальные проблемы АПК Республики Таджикистан. (Материалы научно-практической конференции)// Душанбе, 2004. – С. 31-33.
6. Курс экономики. Учебник. Под ред. проф. Б. Райзберга. М.: Инфра, 2004. – С. 207
7. Мокий М., Скамай Л., Трубочкина М. Экономика предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2002.
8. Попов Н.А. Экономика отраслей АПК - М.: ЭКМОС, 2002.– 368 с.
9. Рахимов З. Инвестиционная деятельность банковской системы в условиях рынка – Душанбе: Ирфон, 2002. – 124 с.

АННОТАЦИЯ

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В этой статье рассматриваются проблемы использования методов и приемов для определения эффективности инвестиций в сельском хозяйстве. Представлены мнения об общепринятых методах оценки инвестиций и их применении в сельском хозяйстве.

АННОТАЦИЯ

УСУЛҲОИ БАҲОДИҲИ САМАРАНОКИИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР СОҲАИ КИШОВАРЗӢ

Дар мақолаи мазкур масъалаҳои истифодаи усулу роҳҳои муайянкунии самаранокии сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ баррасӣ шудаанд. Ақидаҳо оид ба усулҳои маъмули баҳодиҳии сармоягузорӣ ва истифодаи онҳо дар соҳаи кишоварзӣ дарҷ гардидаанд.

Калимаҳои қалидӣ: ниишондиҳандаҳо, самаранокӣ, сармоягузорӣ, соҳаи кишоварзӣ, усулҳои баҳодиҳӣ.

ANNOTATION

METHODS FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF INVESTMENTS IN AGRICULTURE

This article examines the problems of using methods and techniques to determine the effectiveness of investments in agriculture. The opinions on generally accepted investment appraisal methods and their application in agriculture are presented.

Key words: *indicators, efficiency, investments, agriculture, assessment methods.*

ТДУ 658.5.10.12: 632.15

ДИВЕРСИФИКАТСИЯИ МАҲСУЛОТИ КИШОВАРЗӢ ДАР ШАРОИТИ ИҚТИСОДИ БОЗОРГОНИЙ

Ахмедов Д.Х. – н.и.и., дотсент, ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур

Калимаҳои қалидӣ: диверсификация, иқтисоди бозоргонӣ, маҳсулоти кишоварзӣ, модел, нарҳ, технологияҳои иноватсионӣ, замин, самаранокӣ.

Дар шароити иқтисоди бозоргонӣ, яке аз механизми рушди асосии маҳсулоти кишоварзӣ ин диверсификацияи соҳа мебошад. Бо мақсади расидани ба ҳадафҳои умумиилӣ ва умумихалқии кишвар ва бо маводҳои ғизои таъмин намудани аҳолии ҷумҳурӣ ва инчунин рушди босуботи соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурӣ “Барномаи амнияти озӯқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “Консепсияи аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ва як қатор санаду меъёрҳои ҳуқуқӣ қабул гардидааст. Маҳз ҳамин барномаҳо буданд, ки дар ҷумҳурӣ соли 2019 ҳаҷми истехсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳамаи шаклҳои хочагидорӣ ба маблағи 25,6 млр сомониро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2018, 7% зиёд мебошад.

Бояд ёдовар шуд, ки таъмин намудани аҳолии ҷумҳурӣ ба талаботи физиологии организми инсон бо моддаҳои ғизои ва энергияҳо дар як вақт вазифаи пешгирикунанда ва табобати мутахасисони соҳа ҳисобида мешавад. Гояи асоси ин ғамхории маҳсус ба табақаҳои осеппазари чомеъа, аз ҷумла кудакон, маъюбон, шахсони пиронсол ва ғайраҳо мебошад.

Диверсификатсияи маҳсулоти кишоварзӣ – ин иваз ё гардиши зироатҳои анъанавии кишоварзӣ (пахта, гандум, чуворимакка, бириңҷ ва ғайраҳо) мебошад, ки дар заминҳои шурнокии баланд парвариш кардан душвор мебошад. Яъне, агар замини киштшаванд шурнокии баланд дошта бошад, метавонем аз зироатҳое ки ба ин намуд хок тобоваранд кишт намоем. Мисол, зироатҳои ҷаварӣ ва арзан.

Истилоҳи диверсификатсия аз калимаи лотинӣ *diversus* – гуногуншаклӣ, гуногунрунгӣ мебошад. Аз нуктаи назари олимони соҳаи кишоварзӣ бошад, дигаргунсозии шаклҳои ҳочагидорӣ ва ҷори намудани технологияҳои иноватсионӣ, захирасарфакуни истехсолоти маҳсулоти кишоварзиро инъикос менамояд.

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар шароити имruzai Ҷумҳурии Тоҷикистон барои як метри мураба ба роҳ мондани парвариши картошқа, гандум ва чуворимакка мувоғиқ буда, ду маротиба зиёдтар сафеда истехсол кардан мумкин аст, ки барои организми инсон ҳеле муҳим ва саривақтӣ мебошад.

Шароити иқтисоди бозоргони тақозо менамояд, ки барои таъмини бозори дохилии кишвар бо маҳсулоти ҳуди дар ҷори фасли сол, яке аз вазифаҳои асосии ҳар як сокини кишвар мебошад. Аз ин лиҳоз, моро зарур аст, ки рушди босуботи иқтисодиёт ва иҷтимиёти Тоҷикистонро вобаста ба таъмини амнияти озӯқаворӣ, яке аз ҳадафҳои стратегии асосии ҳуд қарор дижем.

Шароити таъбиию иқлими Тоҷикистон имкон медиҳад, ки дар кишоварзи натанҳои пахтакорӣ балки соҳаҳои дигари растанипарварӣ, аз ҷумла сабзвоткорӣ, боғу-токпарварӣ, лимупарварӣ, тамокупарварӣ ва ғайраҳо низ тарақӣ ёбад. Метавонем қайд кард, ки дар ҷорводорӣ бошад, соҳаҳои қутоспарварӣ, моҳидорӣ, парандапарварӣ, асппарварӣ, гусфандпарварӣ ва ғайраҳо рушд карданашон ҳеле қулай ва мувоғиқ мебошад.

Дар шароити муосир барои рушди истехсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ дар ҷумҳури мушкилотҳои доимӣ барои истехсолии маҳсулоти кишоварзӣ пеш меояд. Бо мақсади кам кардани ҳароҷоти истехсолии маҳсулоти кишоварзӣ ва дастрасии мардум бо нархи дастрас ба озӯқаворӣ, мутахасисони соҳаи кишоварзиро зарур аст, ки имкониятҳои навро ҷустуҷу намоянд. Ҷустуҷуи доимии модели оқилона истифодабарӣ ва рушди минбаъдаи корхонаҳои кишоварзӣ дар шароити иқтисоди бозоргонӣ истеъмолкунандагони бозори кишоварзиро лозим меояд, ки истифодаи диверсификатсияи истехсолотро ба роҳ монда, монеъи ҳароҷоти нисбатан баланди истехсолоти кишоварзӣ шуда тавонад.

Диверсификатсияи фаъолияти корхонаҳои кишоварзӣ дар шароити иқтисоди бозоргонӣ имкон медиҳад, ки ҳафҳои ҳароҷоти беасос кам карда шуда ва ба соҳтори тағирёбандай талабот ҷавобгу бошад, ки иқтидори иқтисодии корхонаҳои кишоварзиро нигоҳ дорад. Ҳусусияти диверсификатсияи соҳаи кишоварзӣ ин мутобиқшави ба шароити тағирёбандай бозори кишоварзӣ мебошад, ва инчунин дар шароити иқтисоди бозоргонӣ сабаби паст шудани нархи маҳсулотҳои кишоварзи шуда метавонад.

Диверсификатсияи истехсолоти кишоварзӣ имконият медиҳад, ки технологияҳои иноватсионӣ, сарфаи захираҳо, истифодаи ҳамаҷонибаи захираҳои замин, иқтидори иқтисодии ҳочагиҳои кишоварзӣ рушд ёбад. Бояд қайд кард, ки ҳангоми муайян кардани диверсификатсияи истехсолоти маҳсулоти кишоварзӣ ҳусусиятҳои захираҳои замин, ҳосилнокии ҳок, шароити табии ва иқлими, мавқеъи ҷойгиршавӣ, фаъолияти истеъмолкунандагон, категорияҳои нарҳҳои маҳсулоти хурокворӣ ба назар гирифта шавад.

Такмил додани механизми идорақунӣ бо дарназардошти истифодаи имконпазири технологияҳои сарфазахиракунӣ яке аз усулҳои баланд намои самаранокии истехсолоти маҳсулоти кишоварзӣ ҳисобида мешавад.

Барои ноил шудан ба самаранокии баланд аз ҳисоби истифодаи технологияҳои сарфазахиракунанда, бояд ҳамаи марҳилаҳои истехсолоти маҳсулоти кишоварзӣ ва

занцири технологии истеҳсолот ва коркарди маҳсулотҳои кишоварзӣ ба роҳ монда шавад.

Бояд ёдовар шуд, ки сарфай захираҳо дар якҷояги бо ҷори намудани усулҳои ҷараёни иноватсионӣ дар соҳаи кишоварзӣ хеле муҳим мебошад.

Сарфазахиракунанда ҳамчун мағҳуми мкайян буда, яъне маҷмуъи унсурҳо ва захираҳо, ки афзалиятҳоро барои таъмини ҳароҷоти молиявии корхона, захираҳои инсонӣ ва маданий дар асоси имкониятҳо, дастовардҳои пешрафтаи илмӣ ва техникий барои ба даст овардани маҳсулоти рақобатпазир ва кам кардани ҳароҷоти маҳсулот дар шакли молли ва пулӣ мебошад.

Бо истифода аз усулҳои ананавии истеҳсолот қисми зиёди фоида ба ҳароҷоти истеҳсолот мансуб аст. Дар айни замон ҳамаи корхонаҳои кишоварзии чумхурӣ аз тағирёбии шароити иқлимий ва табии вобастагӣ дорад. Дар ҳолати истифодаи технологияҳои захираасарфакунанда тақрибан 20 фоизи ҳиссаи эҳтимолии таъсири омилҳо мусбӣ кам мегардад, ки ин ҳам бошад ба самаранокии корхонаҳои кишоварзӣ фоидаовар мегардад.

Дар широити иқтисоди бозоргонӣ Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон ҳарчи зудтар кушиш менамояд, ки таъмини амнияти озукавории кишварро бо маҳсулотҳои истеҳсолшавандай ватаний ба роҳ монад. Истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзии чумхури сол аз сол рушд намуд истодааст, ки ин ҳам барои таъмини бозори дихили бо маҳсулоти ҳудӣ мусоидат менамояд (ҷадв. 1).

Ҷадвали 1 - Истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ дар ҳамаи категорияҳои ҳочагидории Чумхурии Тоҷикистон, солҳои 2015-2019

№	Номгӯ	Воҳид ҷенак	Солҳо					Соли 2019 нисба-ти соли 2015 бо %
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Фалла ва лубиёгихо	ҳаз.тон	1392,5	1435,8	1447,6	1296,1	1414,6	101,5
2	Пахта	ҳаз.тон	270,0	284,7	386,5	300,3	403,0	149,2
3	Картошка	ҳаз.тон	887,4	898,1	782,8	964,6	994,4	112,0
4	Сабзавот	ҳаз.тон	1666,5	1748,2	1859,0	2119,3	2182,5	130,9
5	Мева ва бутамева	ҳаз.тон	299,2	364,0	405,0	447,9	473,7	158,0
6	Ангур	ҳаз.тон	203,8	214,7	228,3	241,9	247,1	121,2
7	Гандум	ҳаз.тон	898,3	917,0	899,6	778,9	836,8	93,1
8	Тухм	млн.дон	357241	337153	341400	450284	725284	203,0
9	Гушт	ҳаз.тон	217,7	233,3	248,7	261,9	272,5	125,1
10	Зағир	ҳаз.тон	90,3	91,2	92,6	118,3	111,1	123,0
11	Шоли	ҳаз.тон	85,8	96,4	97,7	90,4	106,4	124,0
12	Шир	ҳаз.тон	888,9	917,9	949,9	983,0	1000,0	112,4

Сарчашма: маҷмӯаи омори кишоварзии Агентии омори назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон, 2020.

Аз маълумотҳои ҷадвали 1, дида мешавад, ки соли 2019 пахта 49,2; сабзавот 30,9; мева ва бутавева 58 фоиз ва тухм 2 – маротиба бештарро нисбат ба соли 2015 истеҳсол гардидааст, ки ин ҳам бошад аз истифодаи самарарабаҳши мутахассисони соҳа ва шароитҳои иқлимий, агротехникию иноватсионӣ ба ҳисоб меравад.

Гуфтан ба маврид аст, ки дар баробари зиёд истеҳсол гурдидани баъзе намуди маҳсулотҳои кишоварзӣ, гандум соли 2019 нисбат ба соли 2015 7 фоиз кам истеҳсол гардидааст. Аммо гандум яке аз маҳсулоти асосии озукавории аҳолии чумхури ба ҳисоб рафта, масъулинро зарур аст, ки барои аҳолии чумхуриро бо ин намуди маҳсулот таъмин намудан бо маҳсулоти ҳуди чораҳои зарури андешанд.

Аз гуфтаҳои боло мушоҳида кардан мумкин аст, ки вазъи кунунии соҳаи кишоварзӣ дар минтақаҳои чумхурӣ бо чунин сифатҳо тасниф кардан мумкин аст:

сатҳи пасти маҳсулнокии меҳнат дар муҷоиса ба дигар кишварҳои пасошуравӣ;

гайриганоатбахш будани нархи маҳсулоти сузишвории воридшаванда ба хоҷагиҳои кишоварзии чумхурӣ; техника ва технологияҳои фарсадашуда дар корхонаҳои кишоварзӣ; надоштани парки технологий корхонаҳои кишоварзӣ; норасони системаҳои иттилоотӣ дар хоҷагиҳои кишоварзӣ; таъмин набудани мутахасисони соҳа бо техника ва технологияҳо мусоир.

Айни замон, дар ҳамаи минтақаҳои чумхурӣ истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзи, аз истифодаи техникаҳои ананавӣ вобастагӣ дорад. Бояд қайд кард, ки истифодаи техникаҳои инватсионӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории кишоварзии чумхурӣ ба мо имкон медиҳад ки бо сарфай вақти кам, маҳсулоти хушсифати бештар истеҳсол намоем.

Дар робита ба ин диверсификатсия ва истифодаи технологияҳои иноватсионӣ, модернизатсияи соҳаи кишоварзӣ, такмили ихтисосҳои соҳа, рушди инфрасоҳтори бозорҳои кишоварзӣ, самаранок истифода бурдани захираҳо, баланд бардоштани маҳсулнокии меҳнат, паст кардани арзиши аслии маҳсулот ва афзоиши фуруши маҳсулотҳои кишоварзӣ ба ҳисоб меравад.

Дар умум, ҷори намудани технологияҳои ананавии сарфазахирақунӣ ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ имкон медиҳад, ки диверсификатсияи заминро ба сифати баланд гузаронида ва инчунин масрафи энергияро кам намоем.

Хулоса, ба ақидаи мо барои истифодаи оқилонаи захираҳо ва кам кардани ҳароҷоти истеҳсолӣ, фаъолияти иқтисодии хоҷагиҳои кишоварзӣ, татбиқи тадбирҳои техники, технологӣ ва ташкилӣ муҳим мебошад. Ҳамзамон, барои рушди диверсификатсияи маҳсулотҳои кишоварзӣ дар шароити иқтисоди бозоргонӣ чунин имкониятҳоро истифода бурдан, лозим мебошад:

парвариши гусфандон дар заминҳои барои алафдаравӣ нигаронида шуда;
парвариши ҷорвои ширдех ва тайёр кардани ҳуреки ҷорво дар заминҳои ғалла;
руёнидани зироатҳои зимистона ва хошоктайёркунӣ;
парвариши ҷорвои гуштӣ ва ширӣ дар минтақаҳои маҳсусгурдонидашуда.

АДАБИЁТ

- Рауфӣ А., Шарифов З.Р. Пуркунии бозори истеъмолӣ бо молҳои озукаворӣ. Душанбе - Кишоварзӣ//2020. - 1(86). – С. 136-140.
- Шарифов З.Р. Основы рыночной экономики и формирование хозяйственного механизма АПК. Душанбе - Ирфон-2008. –С.30.
- Далисова Н.А., Степанова Э.В. Диверсификация сельскохозяйственного производства на основе ресурсосбережения // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2018. – № 6. – С. 58-68.
- Маҷмуаи Омори кишоварзии Чумхурии Тоҷикистон соли 2020.

АННОТАЦИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ МАҲСУЛОТИ КИШОВАРЗӢ ДАР ШАРОИТИ ИҚТИСОДИ БОЗОРГОНИЙ

Дар мақолаи мазкур, механизми асосии истеҳсолоти кишоварзӣ ва диверсификатсияи он дар шароити иқтисоди бозоргонӣ нишон дода шудааст. Инчунин таъмин намудани аҳолии чумхурӣ бо маҳсулоти истеҳсоли худӣ инъикос гардидаст.

АННОТАЦИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

В данной статье показаны основные механизмы сельскохозяйственного производства и его диверсификации в условиях рыночной экономики Республики Таджикистан. А также, обеспечение населения республики собственной продукцией.

Ключевые слова: диверсификация, рыночной экономики, сельскохозяйственного производства, модель, ценна, инновационной технологии, земля, эффективность.

ANNOTATION**DIVERSIFICATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN A MARKET ECONOMY**

This article shows the main mechanisms of agricultural production and its diversification in the market economy of the Republic of Tajikistan. And also, providing the population of the republic with its own products.

Key words: *diversification, market economy, agricultural production, model, price, innovative technology, land, efficiency.*

УДК 330.143

НАУКА И ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Сидиков Н., к.э.н., доцент ГМИТ,

Мирзоев Б., к.э.н., доцент, ТАУ им. Ш. Шотемур

Туев Ш.Ш., к.п.н., **Разыков А.Ё.,** соискатель, ГМИТ

Ключевые слова: *наука, новая техника, внедрение, товар, производство, потребительская стоимость, прибавочная стоимость, общественная полезность, окружающий мир, исследование, изучение, оценка результатов, население, уровень жизни, эффективность.*

Потребность человека в изучении окружающего мира, познании законов, логики и правил существования природы появилась в самый ранний период появления человека на Земле. В то же время инстинкт самосохранения и выживания породил у человека любопытство и любознательность, перераставшие, в дальнейшем, в определенную систему понятий, связанных с внутренней последовательностью и логикой развития предмета, которую назвали одним словом - «наука».

Наука и экономика (оссобенно сфера производства) находятся в диалектическом единстве, то есть всякая наука нужна для экономики и обязательно должна служить ей. А экономика без науки не может сдвинуться с места, и поэтому экономика должна вкладывать деньги (большие деньги) в науку. По некоторым оценкам, одна денежная единица, вложенная в науку, экономикой, возвращается к ней в четырёхкратном размере (то есть как четыре единицы).

Понятия «наука» в научной литературе трактуется по-разному. Приведем два из них, на наш взгляд, наиболее привлекательных:

1. Наука - сложная система по производству новых научных знаний с учетом интересов общества в использовании этих знаний для совершенствования производства, экономических и социальных отношений, а также для обеспечения обороноспособности страны [1, с. 15].

2. Наука – сфера деятельности по получению и систематизации объективных знаний о действительности, система знаний о закономерностях развития природы, общества и мышления и деятельность по получению новых знаний в этих человеческих сферах [2, с. 276].

В первой трактовке, нам представляется интересным утверждение о том, что «новые знания используются для совершенствования производства, экономических и социальных отношений». Во втором – «система знаний о закономерностях развития природы, общества и мышления».

Какой бы сложной не представлялась «наука» простому смертному, по большому счету человек, занимаясь наукой, ничего нового для природы не открывает. Он открывает новые для себя, но уже существующие в природе факты, и, в дальнейшем, осуществляет определенные мероприятия для использования их в удовлетворении определенных потребностей человечества.

Как известно, полный жизненный цикл формирования систем и объектов (ПЖЦСО) по созданию конечной научно-технической продукции (называемой по-другому: инновационный научно-технический продукт; новая техника и технология; новшество; новизна) включает в себя следующие последовательные этапы [6, с.60]:

- I. Фундаментальные исследования.
- II. Теоретико-прикладные исследования.
- III. Практические разработки.
- IV. Создание.
- V. Эксплуатация.

Каждый из этих этапов имеет свою «науку», предусматривающую свойственные именно этому этапу специфические научные исследования и разработки (НИР), которые изучаются отдельной отраслью науки, называемой «Наука о науке», «Наукометрия», «Управление научными исследованиями и опытно-конструкторскими работами (НИОКР)» и т.п.

Проблемы классификации наук, упомянуты еще Ф.Энгельсом в его работе «Анти-Дюринг» [4, с. 152-153], где приводятся четыре большие группы науки («отделы» по Ф.Энгельсу. – Прим. автора), которые определены с позиции оппонента философии Евгения Дюринга:

1. *Науки о неживой природе*, в большей или меньшей степени доступные математической обработке (математика, астрономия, физика, химия), некоторые результаты которых представляют собой вечные истины, окончательные истины в последней инстанции, почему эти науки и были названы *точными*.

2. *Науки о живых организмах*, в которых царит такое многообразие взаимоотношений и причинных связей, что не только каждый решенный вопрос поднимает огромное множество новых вопросов, но и каждый отдельный вопрос может решаться в большинстве случаев только по частям, путем ряда исследований, которые часто требуют целых столетий; при этом потребность в систематизации изучаемых связей постоянно вынуждает нас к тому, чтобы окружать окончательные истины в последней инстанции густым лесом гипотез.

3. Но еще хуже обстоит дело с вечными истинами в третьей, исторической, группой наук, изучающих, в их исторической преемственности и современном состоянии, условия жизни людей, общественные отношения, правовые и государственные формы с их идеальной надстройкой в виде философии, религии, искусства и т.д. Примечательно, однако, что именно в этой области чаще всего мы наталкиваемся на так называемые вечные истины, на окончательные истины в последней инстанции и т.д., утверждаемые отдельными людьми – другом человечества, который при первой же возможности заявит, что все прежние фабриканты вечных истин были в большей или меньшей степени ослами и шарлатанами, что все они находились во власти заблуждений и что все истинное и правильное имеется только у него – у новоявленного пророка, имеется в руках в совершенно готовом виде окончательная истина в последней инстанции, вечная мораль, вечная справедливость. Все это уже бывало сотни и тысячи раз, так что приходится только удивляться, как еще встречаются люди достаточно легковерные, чтобы этому верить, когда дело идет не о других, - нет, когда дело идет о них самих.

4. *Науки, исследующие законы человеческого мышления*, то есть логика, диалектика и т.п., где окончательные истины в последней инстанции рассыпаны гораздо более редко.

С точки зрения степени полезности общественного производства, нами выделена следующая классификация наук (см.: рис.1):

1. Наука «земная» - естественно-природная.
 - 1.1. Наука о космосе – глобальная наука.
 - 1.2. Наука о природе.
2. Наука «человеческая».
 - 2.1. Наука об орудиях труда.
 - 2.2. Наука о человеке и о человеческих (общественных) отношениях.

Науки, которые изучают окружающие нас космические тела, их влияние на жизнь на планете Земля (науки о космосе), и об окружающей нас природе, обеспечивающие жизнедеятельность человека и других живых существ (науки о природе), мы объединили в одну науку и назвали *наука «земная»* (см. рис.1).

Как известно, окружающее нас космическое пространство является бесконечным, следовательно, наука о познании законов (правил) космических тел и объектов также является бесконечной.

Научными результатами «науки о космосе» являются:

- познание законов движения и расположения космических объектов, их влияния на Землю и Солнечную систему;
- изучение законов поведения объектов Солнечной системы (включая само Солнце) и их влияния на Землю;
- исследование систем «Солнце-Земля» и «Земля-Луна»;
- раскрытие влияния расположения космических объектов (прежде всего планет и объектов Солнечной системы, включая Луну) на характер и качество жизни на Земле.

Естественно, что человек при всем желании не может изменить место расположения или траекторию движения естественных космических объектов. Поэтому главной целью науки о космосе является изучение законов движения и поведения космических тел и, по возможности, использование этих знаний для достижения определенной цели. При этом глобальная цель человечества – как можно дольше обеспечить жизнь на планете Земля и улучшить качество жизни самого человека.

Наиболее важной для человека является «наука о природе», поскольку человек не может существовать без природы, более того, без природы, пригодной для человека. Эта наука обо всем, что вокруг нас, и человечество правдой и неправдой использует (эксплуатирует) имеющееся исключительно ради своего же блага. Это наука о Земле, о суще, о море, об атмосфере, о природных ресурсах (подземных, наземных, наводных и подводных) и т.д.

Общеизвестно, что взаимоотношения человека с окружающим миром осуществляются с помощью человеческого труда. «Труд – прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой. ... Для того чтобы присвоить веществу природы в форме, пригодной для его собственной жизни, он приводит в движение принадлежащие его телу естественные силы: руки и ноги, голову и пальцы. Воздействуя посредством этого движения на внешнюю природу и **изменяя ее**, он в то же время **изменяет свою собственную природу**» [3, с. 188].

Явным примером сказанному является тот факт, что, несмотря на то, что камни на Земле были, есть и будут, в определенный период жизни человека «каменный век» для него окончился ввиду того, что, изменяя своим трудом окружающую среду, совершенствовался сам человек. В результате, орудия труда из камней были заменены на другие, более совершенные предметы.

Науку, которая имеет отношение непосредственно к самому человеку, как к единственному разумному существу на Земле (с точки зрения самого человека), мы назвали наукой «человеческой», которую в свою очередь рассматриваем с двух позиций:

- 1) наука об орудиях труда;
- 2) наука о самом человеке и об общественных отношениях (см.рис.1).




Рис. 1. Процесс «рождения» и потребления прибавочной стоимости

Во все исторические эпохи существования человечества, в процессе организации им производства материальных благ, повышении его эффективности и роста прибавочной стоимости, определяющую роль играли орудия труда. Технико-экономические показатели орудий труда всегда указывали на уровень «образованности» человека и на мощь человеческого разума. Наука об орудиях труда является наиболее близкой к человеку, поскольку орудия труда создает сам человек (это человеческое творение), и наиболее понятной, осознаваемой им, поскольку понимание проблем, постановку задач и их решение может осуществлять только человек.

Таким образом, наука и результат ее применения – техника являются сферами человеческой деятельности, в которых наглядно проявляются могущество человеческого разума, его огромные возможности и способности в познании окружающего мира и его преобразовании для собственного блага.

Благодаря этой науке, простые каменные орудия труда (из каменного века) ныне усовершенствовались до атомных двигателей. Но имеется и обратная сторона медали. С усовершенствованием орудий труда человек как бы упрощает для себя степень взаимоотношений с природой, но при этом ускоряет процесс её «поедания» (а возможно - и уничтожения).

По некоторым оценкам, человек существует на Земле более 1,8 млрд лет, и, по большому счету, за этот достаточно длительный исторический срок человек очень мало узнал себя и окружающий мир, то есть, к великому сожалению, человеческий мозг (и результат деятельности мозга – наука) развиваются слишком медленно.

Данное утверждение прямым образом относится к науке «о человеке и об общественных отношениях» (см. рис.1). Нынешняя наука почти ничего не знает о самом человеке. Известно, что человек, произошедший то ли от обезьяны, то ли неизвестно еще от чего (или от кого), мол, - единственное разумное существо в мире. В отличие от многих животных, он ходит на двух ногах и считает себя хозяином не только Земли со всеми ее богатствами и ресурсами, но и всей Вселенной. Ему дозволено все, что он хочет, а человек хочет качать нефть и газ еще и на Луне и на Марсе, и заодно раздобыть там еще и другие ресурсы.

Науке очень мало известно о биологии и генетике человеческого организма, и уж тем более – о его мозге. Следствием этого является то, что человеческие, или общественные отношения являются самой сложной, непредсказуемой и трудно управляемой сферой человеческой деятельности. К великому сожалению, большинство направлений общественных наук: истории, философии, психологии, педагогики, этики, эстетики и тому подобных - являются легко поддающимися государственной политике. Поэтому их влияние и отражение в мозгу человека и в общественном сознании не поддаются здравой логике.

Все перечисленные направления науки, отраженные на рис.1, в кончном счете должны способствовать эффективной организации процесса производства материальных благ (товаров, работ и услуг) и служить этой цели, иначе такая наука не нужна человечеству. Среди этих четырёх направлений науки, как мы уже постарались доказать, самой сложной выступает наука о человеке и о человеческих отношениях. В то время как в науке о космосе объектом исследования являются космические объекты, в науке о природе – окружающая природа, в науке об орудиях труда – постоянно совершенствуемые технические приспособления (то есть, в этих трёх направлениях естественных наук четко поставлен объект исследования и многие научные проблемы решаются с использованием определенного математического аппарата), в отрасли науки о человеке и об общественных отношениях (множество гуманитарных наук) объект исследования представляется в виде расплывчатого множества (вертикальные (представитель власти↔простые люди) и горизонтальные отношения (между людьми)), и в большинстве случаев их динамика не поддается здравой человеческой логике. Именно в этом направлении науки у человечества появляются «временные пророки», безоговорочно утверждающие, что вечные истины находятся только в их руках.

Одновременно, уместно отметить, что об исследовании экономических форм К.Маркс в предисловии к первому изданию «Капитала» написал: «... при анализе экономических форм нельзя пользоваться ни микроскопом, ни химическими активами. То и другое должна заменить сила абстракции» [3, с. 6]. Эта мысль вполне уместна почти для всех общественно-гуманитарных наук, включая науку о человеке и об общественных отношениях. Более того, научные результаты последней как оптимизирующие межчеловеческие отношения, используются не только в процессе производства, но и в сфере распределения и потребления (см.: рис. 1), то есть результаты данной науки используются во всех сферах человеческой деятельности и являются безусловным катализатором интенсификации экономики любой страны.

С другой стороны, процесс производства товаров, работ и услуг, их распределения и потребления осуществляется обязательно с участием человека и, естественно, между людьми формируются отношения (общественные отношения). При этом, существенно важным для каждого члена общества (независимо от того, участвует ли он в производственном процессе или нет) является действующий механизм распределения прибавочной стоимости в стране, а наиболее важным – для человека, непосредственно участвующего в производстве материальных благ. То есть, человек труждется с большей отдачей (обеспечивающей большую прибавочную стоимость), если

он будет уверен, что от результатов его труда он получит столько, сколько необходимо для собственного благополучия и обеспечения членов его семьи. Этим обусловлена необходимость в построении и внедрении в экономическую систему страны научно обоснованного распределительного механизма.

По большому счету, неоспоримым является утверждение, что прибавочная стоимость (имеется в виду ее количественная характеристика) как конечный результат любого производственного процесса (в рис. 1 - ΔD) является основным источником (прежде всего финансовым) для всех других процессов в обществе.

Здесь хочется отметить, что в учебных программах экономических вузов и экономических специальностей в Таджикистане (а возможно, и во многих других странах мира) основное внимание уделяется управлению уже «рожденными» в экономическом пространстве финансами (то есть, процессу потребления финансов). Для этого изучаются такие предметы, как «Бюджетное управление», «Финансы и кредит», «Финансовый менеджмент», «Финансовый мониторинг», «Финансовый анализ», «Финансовая разведка» и многие другие подобные предметы. Ради справедливости надо отметить, что в отдельных разделах предметов «Финансовый анализ» и «Финансовый мониторинг» (хотя это почти одно и то же) предусматривается изучение методов функционально-стоимостного анализа, как одного из способов уменьшения себестоимости производимой продукции, и следовательно, увеличения прибыли, которые имеют непосредственное отношение к прибавочной стоимости (то есть, к процессу «рождения» финансов в экономическом пространстве).

Но, к великому сожалению, специальный учебный предмет (или предметы), касающийся управления процессом «рождения» этих финансов, в учебных программах вузов не встречается вовсе. Возможно, это связано с тем, что управление процессом потребления «уже рожденными» финансовыми средствами намного проще и приятнее (у «победы» всегда объявляется много хозяев), чем управление самим процессом их «рождения». Ведь главнейший вопрос состоит именно в «технологии появления» на экономический свет финансовой массы (то есть её количества), в её структуре (то есть, какова в ней доля прибавочной стоимости, т.е. уровень рентабельности). Никто не должен и не имеет права сомневаться в том, что камнем преткновения в экономике любой страны является именно «ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ» - источник благополучия и всех общественных благ.

Одно из лучших определений прибавочной стоимости приведено в «Капитале» К. Маркса: «Порожденная авансированным капиталом в процессе производства прибавочная стоимость, или прирост авансированной капитальной стоимости, выступает, прежде всего, как избыток стоимости продукта над суммой стоимости элементов его производства» [3, с. 223].

«Он (капиталист – собственник. - Прим. автора) хочет произвести товар, стоимость которого больше суммы стоимости товаров, необходимых для его производства, больше суммы стоимости средств производства и рабочей силы, на которые авансировал на товарном рынке свои наличные деньги. Он хочет произвести не только потребительную стоимость, но и товар (продукцию, предназначенную для рынка, обладающую полезными свойствами для человека; по Марксу – «внешний предмет». – прим. автора), не только потребительную стоимость, но и стоимость (т.е. на эти полезные для человека свойства потрачен определенный исчисляемый труд, который в совокупности определяет рыночную цену – прим. автора), и не только стоимость, но и прибавочную стоимость (т.е. в результате продажная цена товара не только должна покрывать стоимость потраченного труда, но и сверху должен быть получен определенный доход - прибавочная стоимость, иначе все усилия человека по производству товара не имеют смысла. – прим. автора), реализуемую цену» [3, с. 197].

В общем случае сумма D (см.: рис.1) всегда полностью возвращается, поскольку и в дальнейшем необходимо продолжить производственный процесс – простой воспроизводственный процесс, при этом, естественно, все материальные и нематериальные ресурсы, необходимые для воспроизводственного процесса, имеют

денежное (финансовое) выражение. На рисунке 1 эти ресурсы перечислены как: оборотные средства (сырьё, материалы и т.п.); средства фондов предприятия в количестве, требуемом для воспроизводственного процесса; основные средства (здания, сооружения и орудия труда), стоимость которых постепенно переходит в себестоимость производимой продукции (амortизационные отчисления); текущие финансовые расходы, необходимые для поддержания орудий труда в рабочем состоянии (например, мелкий ремонт и замена запчастей), и непредвиденные расходы при организации воспроизводственного процесса.

С развитием производственных отношений и с накоплением достаточных средств для первоначального капитала капиталист осознавал погубные последствия постоянного присвоения себе большей части **ДД** (см.: рис.1). То есть, капиталист-собственник понимал, что это может привести к увеличению бедности среди большей части населения страны (особенно участвующей в общественном процессе), недовольство которой в дальнейшем может перерости в народные волнения, перевороты или революции. Именно поэтому собственник был вынужден делиться своей «добычей» - **ДД** - с людьми, которые своим трудом создают этот **ДД**. Такой «урок» К. Маркса в конечном счете обеспечил нынешнее состояние развитой экономики стран с доминирующей долей частной собственности и ее следствия – частного капитала.

К. Маркс изучал прибавочную стоимость как средство эксплуатации рабочего класса, поскольку капиталист-собственник присваивал большую часть **ДД**. По всей видимости, на ранних стадиях развития капиталистического общества такая мера была вынужденной с точки зрения острой необходимости и обязательности (все большего увеличения и укрепления собственности) накопления первоначального капитала. Заметим, что почти во всех странах постсоветского пространства (включая Таджикистан) происходит именно этот процесс – процесс первоначального накопления капитала, процесс достаточно жестокий (в частности, будет происходить затаптывание общечеловеческих и национальных ценностей только ради сохранения, укрепления и приумножения собственности), разгул коррупции, обход и нарушение существующих законов, аккумулирование (или присвоение) любыми законными и незаконными средствами (правдами и неправдами) финансовых и имущественных средств в отдельных руках. Как это ни парадоксально звучит, именно владельцы этих «рук» (а возможно, их наследники) в ближайшей перспективе (20-30 лет) в нашей стране плавно преобразуются в настоящих капиталистов (состоятельных олигархов) – людей, во все времена и везде определявших судьбу страны.

Таким образом, любые результаты деятельности направлений науки, приведенных на рис.1 (как известно, в науке отрицательный результат тоже является научным результатом), должны в конечном счете послужить конкретной цели – увеличению прибавочной стоимости. При этом необходимо отметить, что в большинстве случаев научные результаты фундаментальных исследований сразу не находят применения в производстве, для этого требуется порой несколько десятилетий. В конечном счете именно прибавочная стоимость как финансовый источник процесса создания дополнительного богатства общества (богатство общества выступает как «огромное скопление товаров» [3, с.43]) является главной общественно-экономической предпосылкой для достижения конечной цели любого государства: неуклонного роста благосостояния народа. Для достижения последнего других возможностей и другого пути не существует.

Самым «слабым» звеном, с точки зрения научной обоснованности принимаемых решений и эффективности их применения (а точнее, их справедливости), является механизм распределения экономической системы страны. Фактом является то, что процесс и механизм распределения был, есть и будет самым проблематичным, и никогда ни в одной стране он не может быть справедливым, прежде всего с позиции производителя материальных благ. Поэтому все общественные противоречия, разногласия, противостояние членов общества и другие социальные проблемы (порой

перестающие в перевороты, революции и гражданские столкновения) рождаются именно как результат неудовлетворенности и несогласия части населения механизмом распределения. Новоявленные национальные лидеры или отдельные группы лиц (партии), объявляющие себя наиболее просвещенной частью общества, используют данный факт для достижения своей цели по захвату власти законными или незаконными путями.

ВЫВОДЫ. В основе статьи лежит очень простая, жизненная, всем известная идея, а именно - идея о прибавочной стоимости. То есть, любой предприниматель, земледелец или хозяйственник знает, что в своем деле он, потратив одну денежную единицу, должен получить сумму больше затраченной, иначе его деятельность не имеет никакого экономического и морального смысла. И это количество финансовых средств, полученных сверх вложенной в дело денежной единицы называют прибавочной стоимостью.

Прибавочная стоимость рождается (создается) только в сфере производства. В сфере обмена и распределения происходит всего лишь переход стоимости товаров от участников этого процесса (денег), из одного кармана в другой. Более того, только по мере создания достаточной прибавочной стоимости, речь может идти о распределении (справедливом или несправедливом) и о потреблении (стимулирующем или замедляющем прогресс общества).

Человек изучает окружающую среду, все глубже познает мир, увеличивает свои знания (то есть создает науку), главным образом ради того, чтобы повысить полезность или эффективность своей деятельности по отношению к использования возможностей и ресурсов природы, прежде всего для своего блага. Естественно, такая полезность имеет количественное измерение и эквивалентна прибавочной стоимости, как результатом хозяйственной, трудовой деятельности человека.

Полезность науки устанавливается созданием новой техники и технологий, новых методов управления (с дальнейшим их применением), использованием результатов этой науки, и только после этого можно будет судить о ее общественной полезности. Но для этого порой требуется несколько десятилетий, а в отдельных случаях - столетия. Поэтому самым слабым звеном в процессе управления наукой считается внедрение достижений науки в производство. Кроме того, нельзя однозначно утверждать, что состояние техники зависит от науки. В гораздо большей степени наука зависит от состояния и потребностей техники. «Если у общества появляется техническая потребность, – отмечает Ф.Энгельс по этому поводу, - то это продвигает науку вперед больше, чем десяток университетов» [5, с.174].

Вместе с тем очевидны и относительная самостоятельность и преемственность науки и техники. В свое время Ф.Энгельс отмечал, что «наука движется вперед пропорционально массе знаний, унаследованных ею от предшествующего поколения», и отдельные «этажи знания» наука подчас возводит «прежде, чем его фундамент» [4, с.6].

Утверждение о том, что «вся мировая наука, культура и искусство крутится вокруг капитала», в конечном счете, сводится именно к кругообороту вокруг прибавочной стоимости, как первоисточника всякого капитала. И этот процесс (взаимоотношения науки и прибавочной стоимости) всегда находится в диалектическом единстве. При этом наука, наравне с некоторыми другими экономическими категориями, выступает как общественная производительная сила.

Общеизвестно, что главной задачей науки и техники является не только повсеместное уменьшение себестоимости товаров, влияющее в дальнейшем на размер прибавочной стоимости, но и освоение новых видов товаров, работ и услуг, с целью удовлетворения все более растущих потребностей человечества.

ЛИТЕРАТУРА

1. Балаян Г.Г., Жарикова Г.Г., Комков Н.И. Информационно-логические модели научных исследований – М.: Наука, 1978. – 344 с.
2. Инновационная экономика. Энциклопедический словарь - справочник / Комков Н.И., Селин В.С., Цукурман В.А. Науч. рук. Ивантер В.В., Суслов В.И.; ИНП РАН – М.: МАКС Пресс, 2012. – 544 с.

3. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. I. Книга 1: Процесс производства капитала – М.: Политиздат, 1983. – 905 с.
4. Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. о науке и технике. Том 1. Общие проблемы и закономерности развития науки и техники – М.: Наука, 1985. – 520 с.
5. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.39. – М.: Изд-во политической литературы, 1983. –632 с.
6. Сидиков Н. Некоторые организационно-экономические проблемы управления научно-техническим развитием // Теоретический и научно-практический журнал Таджикского аграрного университета «Кишоварз». - Душанбе, 2017. - № 4 (76). – С.59-62.

АННОТАЦИЯ

НАУКА И ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

До внедрения результатов научных исследований и разработок в производство, или в общественные отношения, они в обязательном порядке проходят полный жизненный цикл систем и объектов по созданию конечной научно-технической продукции, включающей шесть обязательных логически последовательных этапов: фундаментальные исследования; теоретико-прикладные исследования; практические разработки; создание опытных образцов; испытания инновационного продукта и производственная (промышленная) эксплуатация (внедрение). Конечной целью использования результатов «науки» является достижения необходимой нормы прибавочной стоимости (как единственного источника), обеспечивающей достижения самоцели всякого государства – неуклонного роста благосостояния своих граждан.

АННОТАЦИЯ ИЛМ ВА АРЗИШИ ИЗОФА

То истифодаи натиҷаҳои таҳқиқотҳои илмӣ ва коркардиро дар истеҳсолот ё дар муносабатҳои ҷамъиятӣ ин ҷараён шаш марҳилаи ҳатмии пайдарпайии мантиқии дар сикли пурраи системаҳо ва обектҳои оғариниши маҳсулотҳои илмӣ-техникии ниҳои мавҷударо бояд гузаранд. Шаш марҳилаи сикли пурра инҳоянд: татқиқотҳои фундаменталӣ, татқиқотҳои назариявии амалӣ; коркардҳои амалӣ; соҳтани намудҳои озмоиши; озмоиши навоварӣ ва истифодаи навварии инноватсионӣ дар истеҳсолот. Мақсади ниҳои истифодаи навгониҳои илмӣ - ин ҳам бошад ба даст овардани меъёри лозимаи арзиши изофае (ҳамчун манбаи ягона), ки ҳар гуна давлатдориро ба расидани мақсади асосӣ, яъне афзоиши некуаҳолии мардуми худ мерасонад.

Калимаҳои қалидӣ: илм, техникаи нав, татбик, мол, истеҳсолот, арзииши истъмолӣ, арзииши иловагӣ, судмандии ҷамъиятӣ, муҳити атроф, тадқиқот, омухтан, баҳодеҳии натиҷаҳо, аҳоли, сатҳи зиндагӣ, фоиданокӣ.

ANNOTATION SCIENCE AND ADDITIONAL VALUE

Before the results of scientific research and development are introduced into production or in public relations, they must go through the full life cycle of systems and objects for the creation of the final scientific and technical product, including six obligatory logically sequential stages: fundamental research; theoretical and applied research; practical development; creation of prototypes; testing of an innovative product and production (industrial) operation (implementation). The ultimate goal of using the results of "science" is to achieve the necessary rate of surplus value (as the only source), ensuring the achievement of an end in itself for any state - a steady growth in the welfare of its citizens.

Key words: science, new technology, implementations, goods, production, consumer value, surplus value, social utility, the world around, research, study, evaluation of results, population, standard of living, efficiency.

ТДУ 616.36-008.87

**САЙЁХИ ДЕХОТ ДАР ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН: ТАМОЮЛҲО ВА
ДУРНАМОИ РУШД**

Сафаров Б.Г. –н.и.и., дотсент, Абдулов Б.Н., докторантি ДДМИТ

Калимаҳои қалидӣ: агросайёҳи, рақобатпазирии қаламрав, соҳибкории деҳот, стратегияи рушд, сайёҳи, ҷойҳои тамошобоб, хизматрасониҳои сайёҳӣ.

Мувофиқи Стратегияи рушди сайёҳии Чумхурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҳадаф, вазифа ва самтҳои афзалиятноки рушди соҳаи сайёҳии кишвар барои давраи то соли 2030 муайян шуда, омили ташаккули нақшаҳо ва роҳнамои ташаббусҳои соҳибкории шаҳрвандон дар соҳаи сайёҳии кишвар ба ҳисоб меравад.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда сол аз сол ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба ҷумҳурӣ зиёд гардида истодааст. Дар баробари ин, бояд қайд намуд, ки захираҳои сайёҳии ҷумҳурӣ ба таври зарурӣ ва мувофиқ ба меъёрҳои муосири байнамилалии сайёҳӣ истифода нагардида, шароити мусоид барои сайёҳон ба таври кофӣ муҳайё карда нашудааст. Аз ин рӯ, мақсад аз он иборат аст, ки ислоҳот дар ин соҳа идома ёфта, саҳми соҳаи сайёҳӣ дар рушди иқтисодию иҷтимоии кишвар ба таври назаррас баланд бардошта шавад. [1]

Кишвари мо дорои мавзеъҳои зиёди табиӣ ва таърихио фарҳангии дикқатчалбқунанда аст, ки ин имкониятҳо ифодагари симои ҷолиби Тоҷикистон дар ҳориҷа мебошанд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади дастрасии ҳусусиятҳои маҷмуии сатҳи муосири рушди сайёҳӣ бо баҳисобигирии нишондиҳандаҳои фаъолияти давлат доир ба ин соҳа барои баррасии ҳолат ва тамоюли рушди санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, инфрасоҳтори сайёҳӣ, тайёр намудани қадрҳо, базаи оморӣ, пешравӣ дар бозори сайёҳии доҳилӣ ва байнамилалиро дорад.

Дар бисёр минтақаҳо бо доираи васеи мавзеъҳои сайёҳӣ ва маҷмааҳои эҳтимолан ҷолиб, ки бо сайёҳони доҳили ва хориҷӣ хеле маъмуланд, намояндагӣ мекунанд. Мавҷудияти захираҳои гуногуни сайёҳӣ ва фароғатии кишвар имкон медиҳад, ки қарib ҳамаи намудҳои сайёҳӣ, аз ҷумла сайёҳии фароғатӣ (соҳилӣ), фарҳангӣ, маърифатӣ, тиҷоратӣ, сайёҳии фаъол, тандурустӣ ва экологӣ, инҷунин сайёҳии деҳот ва ғ. рушди бемайлон кунад ва сайёҳони зиёд ҷалб гардида, дар рушди иқтисоди минтақаҳои кӯҳи саҳмгузор бошад.

Дар Тоҷикистон 73 дарсади аҳолӣ дар деҳот зиндагӣ менамоянд, ки рушди намудҳои гуногуни сайёҳӣ дар деҳоти кишвар барои таъсиси ҷойҳои корӣ ва баланд бардоштани иқтисодиёти деҳот ва дар маҷмуъ иқтисоди кишвар саҳми назаррас мебозад.

Таҳлили имкониятҳои амалишуда ва потенсиали соҳаи сайёҳии Тоҷикистон ба мо имкон медиҳад ҳулоса барорем, ки иқтидори мавҷудаи сайёҳии кишвар ҳанӯз пурра истифода нашудааст. Дар соли 2019 беш аз 1,2 милион нафар сайёҳони хориҷи ташриф овардаанд, ки ин омор дар мукоиса ба соли 2018 219,7 ҳазор нафар ё 21,5 фоиз зиёд мебошад. [2] Аммо тибқи имкониятҳои мавҷудаи Тоҷикистон имruz, аз лиҳози иқтидори экологӣ ҷунин омори ташрифи сайёҳон конеъкунанда набуда, зарурати дуруст ба роҳ мондани маркетинг дар аввал ва инҷунин, ба стандартҳои байнамилалий баробар кардани хизматрасониҳои сайёҳӣ маҳсусан дар деҳоти кишвар мебошад. Бистгонаи кишварҳое, ки шаҳрвандонашон ба ҳайси сайёҳ ба Тоҷикистон ташриф овардаанд, давлатҳои Ӯзбекистон, Россия, Беларус, Қирғизистон, Қазоқистон, Туркманистон, Туркия, Ҷин, Афғонистон, Молдава, Канада, Корея, Япония, Италия, Франсия, Германия, Британияи Кабир, Ҳиндустон, Амрико ва Корея шомил мебошанд. [2]

Бо назардошти иқтидор ва захираҳои бойи сайёҳие, ки дар Тоҷикистон мавҷуданд, сайёҳони хориҷӣ бештар ба намудҳои саёҳати экологӣ-кӯҳнавардӣ ва таърихио фарҳангӣ майл доранд. Ҷунин намудҳои сайёҳӣ низ асосан дар деҳоти кишвар рушд

карда, ва таваҷҷуҳи сайёҳони хориҷиро ҷалб менамояд. Бо мақсади зиёд кардани таваҷҷуҳ ва ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба минтақаҳои кишвар зарур аст, ки ҷалби сармоягузориро зиёд намуда, инфрасоҳтори замонавӣ дар дехот ва хизматрасониҳои сарироҳиро бунёд намоем. Тибқи оморе, ки Созмони ҷаҳонии сайёҳӣ нашр кард, танҳо зарфи ҳашт моҳи соли 2020 талағот ба соҳаи сайёҳӣ ба 730 млрд. доллари амрикӣ баробар гардида, қарib 100 млн. ҷойҳои кории мустақими сайёҳӣ зери ҳатари барҳамхӯрӣ қарор дошта, паёмадҳои ин падидай ғайриҷашмдошт то ҳанӯз идома доранд. Бурхони КОВИД-19 таъсири ҳудро дар рушди сайёҳии кишвар низ гузошт, яъне тибқи маълумотҳо аз моҳи январ то сентябр соли 2020 зиёда аз 355 ҳазор хориҷиён аз Тоҷикистон боздид намуданд. Ин нишондиҳанда — 590,9 ҳазор нафар ё 62,4% камтар аз ҳамин давраи соли гузашта мебошад [2].

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди намудҳои гуногуни сайёҳӣ имкониятҳои зиёд мавҷуданд. Аммо, мутаассифона, рушд на ба таври мунтазам ва хеле суст ҷараён дорад. Яке аз афзалиятҳои рушди сайёҳӣ, ба андешаи муаллиф, намудҳои сайёҳӣ, ки бояд дар раванди рушди ин соҳа ва ҷалби сайёҳони иловагӣ (аз ҷумла сайёҳони хориҷӣ) такя карда шаванд, сайёҳии дехотӣ (агротуризм) мебошад. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ин самт метавонад яке аз сарҷашмаҳои муҳими даромади дехот ва ҷойгоҳи бозор барои бисёре аз соҳибкорони дехот гардад.

Сайёҳии дехот як соҳаи нисбатан нав ва ояндадорест, ки ба сайёҳон имкон медиҳад, ки ба тарзи ҳаёти анъанавии сокинони дехот бипайванданд. Моҳияти ин намуди сайёҳӣ, истироҳат дар дехот мебошад, ки дар он тамоми имкониятҳои ҷойгиронии сайёҳон (аз ҷумла ҳӯрок, истироҳат, хизматрасонӣ ва ф.) аз ҷониби оилаи мизbon ба зимма гирифта мешавад. Ба ин васила ба сайёҳон фарҳангӣ мардуми кишвар низ муаррифи мегардад. Инчунин, ин намуди сайёҳӣ дар рушди иқтисоди ҳонаводагӣ дар дехот таъсири қалони мусбӣ мерасонад. Сайёҳии дехот барои онҳое имконият фароҳам меорад, ки бо ягон сабаб дигар намудҳои сайёҳиро интиҳоб карда наметавонанд. Ҳусусиятҳои ҷолиби сайёҳии дехот ин ҳавои тоза, фазои ҳонагӣ, табииати дастнорас, маҳсулоти табиӣ, ҳомӯший ва зиндагии осуда мебошад.

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки барои Тоҷикистон сайёҳии дехот ҳам аз нигоҳи ҷомеа ва ҳам аз нигоҳи иқтисод манфиатовар аст. Дар навбати ҳуд, бояд дар назар гирифт, ки рушди ин бахш пурра метавонад дар асоси барномаи вижа роҳандозӣ гардад. Бо назардошти ин, таҳия ва роҳандозии “Барномаи рушди сайёҳии дехот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2025” муҳим мебошад. [3]

Бунёди меҳмонсароҳои ҳонагӣ (*homestay*) ва дигар нуқтаҳои қабули сайёҳонро намешавад ҳамчун охири кор арзёбӣ кард. Дар ин самт донистани асосҳои қабули сайёҳон ва маркетинг зарур аст. Аз ин рӯ, Кумитаи рушди сайёҳиро зарур аст дар асоси барномаи маҳсус бо ҷалби мутахассисон миёни кормандони ин бахш дар дехот давраҳои омузишӣ созмон дода, ба онҳо роҳи тавсеаи тиҷорат ва пайдо кардани манбаъҳои маблағузорӣ ва ғайраро нишон бидиҳад.

Барои мисол, дар Олмон ва Кипр барномаи маҳсуси рушди сайёҳии дехот амал мекунад, ки дар асоси он сокинони дехот роҳҳои таъмир ва ороиши меҳмонсароҳои ҳонагиро бо истифодаи маҳсусиятҳои миллӣ меомӯзанд, барои ҳоҳишмандон бошад, қарзҳо бо фоизҳои дастрас пешниҳод мегардад [4].

Дар асоси натиҷаҳои таҳлилҳои гузаронидашудаи соҳаи сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилоти асосӣ, омилҳои боздорандай рушди соҳа, сабабҳои ракобатпазир набудани бахши сайёҳии мамлакат муайян карда шуданд.

Соли 2015 дар тамоми ҷаҳон қарib 1 миллиард сафарҳои байналмилалии сайёҳӣ анҷом дода шудаанд ва мувоғики пешбинии мутахассисон ин нишондиҳанда то соли 2022 ба 1,6 миллиард ва то соли 2030 ба 2 миллиард сафарҳои сайёҳӣ мерасад. Дар ин радиғ, суръати солонаи рушди иқтисодии мамлакатҳои тараққикарда 2,2% ва дар мамлакатҳои рӯ ба тараққӣ ду маротиба зиёд, яъне 4,4%-ро ташкил медиҳад. Ин

нишондиҳандаҳо бори дигар аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки то соли 2020 шумораи сайёҳони мамлакатҳои рӯ ба тараққӣ нисбат ба мамлакатҳои тараққикарда афзоиш меёбад. [5]

Ин нишондод, гувоҳи он аст, ки рушди сайёҳӣ дар деҳоти Тоҷикистон бо бунёди инфрасоҳтори зарурӣ ва дуруст ба роҳ мондани маркетинг, омода кардани кадрҳо дар самти минтақашиносӣ ба зинаи нав бромада, дар рушди иқтисоди кишвар ва мультадил нигоҳ доштани пули миллӣ мусоидат менамояд. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2007 аъзои комилхӯкуқи Созмони Умумиҷаҳонии Сайёҳӣ мебошад ва намояндагони бахши сайёҳии мамлакат дар ҷорабиниҳои ин Созмон иштирок менамоянд. Дар ин раванд, бо таваҷҷӯҳ ба заҳираҳои бойи таърихи фарҳангии кишвар, ЮНЕСКО ва Созмони Умумиҷаҳонии Сайёҳӣ Тоҷикистонро ба рӯйхати «Тарғиби мероси таърихии давлатҳои Шоҳроҳи Абрешим» шомил намуданд. Иштирок дар ин барнома имкон медиҳад, ки иншоотҳои таърихи фарҳангии Тоҷикистон дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳамчун мавзеъҳои сайёҳӣ муаррифӣ карда шаванд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки амалигардонии босамари «Барномаи рушди туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2015-2017», паҳн намудани маводи тарғиботӣ миёни дӯстдорони сайру саёҳат ҷалби таваҷҷӯҳ ва ташрифи сайёҳони хориҷӣ гашта, қонеъ гардонидани талаботи шаҳрвандони хориҷӣ ба иттилоот аз мавзеъҳои сайёҳӣ гардидааст. Ҳамзамон таъсиси сомонаҳои интеретии сайёҳӣ дар аксари шаҳру ноҳияҳои кишвар фаъол гардидааст, ки барои шиносои ва ҷалби сайёҳон ба деҳоти кишвар замина мегузорад.

Ҷанбаҳои заифи соҳаи сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон:

Ба талаботи замон ҷавобгӯ набудани инфрасоҳтори сайёҳии мамлакат бинобар сабаби фарсадашавӣ ва таҷдиди нокифояи он, норасоии мутахассисони соҳаи сайёҳӣ дар фурудгоҳҳо, гузаргоҳҳои сарҳадӣ дар самти бақайдигирӣ, омор ва маълумот аз омилҳои асосии боздорандай рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. Сарфи назар аз он, ки айни замон зиёда аз 10 муассисаҳои таҳсилоти олий ва миёнаи маҳсуси кишвар ба омода намудани мутахассисон дар соҳаи сайёҳӣ машгуланд, аксари ҳатмкунандагони ин муассисаҳо, бинобар сабаби сатҳи нокифояи донишҳои қасбӣ ва забонӣ, дар бозори меҳнат мавқеи худро ишғол карда наметавонанд. Қамомади мутахассисони соҳибҳоҳоси соҳаи сайёҳӣ барои расонидани хизматрасонии муносиб ба шумораи афзоишёбандай сайёҳони хориҷӣ имкон намедиҳад. Новобаста аз мавҷудияти шумораи зиёди иншооти кумакрасони сайёҳӣ, сатҳ ва сифати хизматрасонӣ танҳо дар 20 фоизи онҳо ба талаботи сайёҳони хориҷӣ ҷавобгӯ мебошад.

Ҷанбаҳои қавии соҳаи сайёҳӣ дар Тоҷикистон аз инҳо иборат аст:

Тартиби нави додани раводидҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрвандони хориҷӣ яке аз тадбирҳои калидӣ барои ҷалби сайёҳони хориҷӣ арзёбӣ мегардад.

Рӯйхати мамлакатҳо, ки шаҳрвандонашон раводидро бо расмиёти соддакардашуда дар се фурудгоҳҳои байналмилалии Тоҷикистон метавонанд гиранд, аз 68 ба 78 адад боло рафт. Ҳамзамон, бо 15 давлати дунё тартиби бераводид амал мекунад. Аз моҳи июни соли 2016 тартиби нави электронии раводид бо мақсади таъмини ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба мамлакат оғоз гардид. Ҷуғрофияи ташрифоти сайёҳони хориҷӣ ба ҷумҳурӣ васеъ гашта, аз 59 давлат дар соли 2015 ба 109 давлат дар соли 2016 расид.

Тибқи арзёбииҳои коршиносони байналмилалӣ, дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда ҷиҳати рушди инфрасоҳтори сайёҳӣ ва дар баробари ин афзоиши шумораи сайёҳон Тоҷикистон солҳои наздик ба яке аз кишварҳои пешрафтаи сайёҳӣ табдил ҳоҳад ёфт. Бояд тазаккур дод, ки имрӯзҳо дар натиҷаи тадбирҳои андешидай Ҳукумати мамлакат ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон рӯз аз рӯз зиёд гардида, дар нуҳ моҳи соли равон ба ҷумҳурӣ қариб як миллион сайёҳон аз зиёда аз 140 кишвари олам ташриф оварданд. Тамоюли афзоиши ташрифи сайёҳон назаррас буда, коршиносон иброз доштанд, ки кишвари моро дар ин давра бештар шаҳрвандони кишварҳои узви ИДМ, Аврупо ва Амрико ба ҳайси сайёҳ тамошо намуданд.

Сарфи назар аз таъсири буҳрони молиявии ҷаҳонӣ, ташрифоти шаҳрвандонии ҳориҷӣ ҳамчун сайёҳ ба Чумхурии Тоҷикистон зиёд гашта истодааст.^[5]

Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ, дар дехот дар баробари рушди соҳаи кишоварзӣ, соҳаҳои шуғли ғайрикишварзии аҳолӣ, алаҳусус, сайёҳии дехот, манбаи даромади иловагӣ мегарданд. Аз соли 1972 инҷониб агротуризм ба як соҳаи алоҳидай иқтисод табдил ёфтааст. Дар Аврупои Фарбӣ сайёҳии дехот бо рушди устувор аз ибтидои солҳои 1960 ҳос буд. Дар айни замон, ин падида дар ҳама ҷо паҳн шудааст, гарчанде ки моделҳои минтақавии фаъолияти ин намуди таъинот ба таври назаррас фарқ мекунанд [6].

Имрӯзҳо, сайёҳии дехот бо суръати хеле баланд рушд карда истодааст ва дар баъзе кишварҳо таваҷҷуҳи зиёди сайёҳони ҳориҷӣ ба ин соҳа ҷалб карда мешаванд. Ба монанди Италия, Ирландия, Фаронса, Швейцария, кишварҳои Скандинавия, Испания доҳил мешаванд - ин кишварҳо пешсафони сайёҳии дехот дар Аврупо мебошанд, ки фоидай он садҳо миллион долларро ташкил медиҳад [7].

Таъриҳан, сайёҳии дехот дар Аврупо солҳои 1950-1960 босуръат рушд карда буд, ҳамчун восита барои зиёд рафтани сокинони дехот ба шаҳрҳо. Дар ин робита, бахши аграрӣ раванди коҳиши якбораи шумораи шуғлдорон ва дар натиҷаи бад шудани сатҳи зиндагӣ дар дехот мушоҳида гардид. Агротуризм ҳамчун як соҳаи имтиёзном барои соҳибкорон дар дехот пазируфта шуд, ки дар дехот намуди алтернативии шуғл ва соҳибкориро ба вучуд орад ва манбаи даромади хонаводаҳои дехот гардад.

Бояд қайд кард, ки солҳои охир ин намуди сайёҳӣ дар Тоҷикистон, яъне минтакаи Бадаҳшон, минтақаҳои Балҷувон, Ромит ва Варзоб ба таври фаъол рушд мекунад. Мутахассисони соҳаи сайёҳӣ ҳеч гоҳ аз пешгӯии миқёси бесобиқаи сайёҳии дехот ҳаста намешаванд, ки барои он Тоҷикистон захираҳои бениҳоят калон дорад.

Барои соҳтани стратегияи ҳамаҷонибаи рушди сайёҳии дехот дар қаламрави Чумхурии Тоҷикистон, бо механизми мушаҳҳаси татбиқи он, сатҳи ҳолат ва дурнамои рушди ин сегменти бозори сайёҳиро боэътиҳод муйян кардан лозим аст. Бо ин мақсад, дар доирай ин тадқиқот, таҳлили SWOT сегменти сайёҳии дехот дар Чумхурии Тоҷикистон гузаронида шуд.

Чадвали 1.

Паҳлӯҳои қавӣ	Паҳлӯҳои заниф
<ul style="list-style-type: none"> - суботи сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ; - таъриҳу фарҳанги пурғановати қадима; - мавҷудияти миқдори зиёди захираҳои рушди саਮтҳои гуногуни сайёҳӣ: экологӣ, таърихио фарҳангӣ, табобатию солимгардонӣ, кухнавардӣ, ширкор, варзишӣ, саргузаштӣ; - ҷойгиршавии стратегии чумхурӣ, аз ҷумла “Шоҳроҳи абрешим”; - мавҷудияти инфрасоҳтори рушдёфтai ҳӯрокворӣ дар марказҳои калони маъмурӣ. 	<ul style="list-style-type: none"> - начандон мутобик будани хизматрасониҳои сайёҳӣ ба талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ; - надоштани брендҳои машҳури муаррифкунанда; - нокифоягии инфрасоҳтори сарироҳӣ.
<p>Имкониятҳо</p> <ul style="list-style-type: none"> - таҳқими робитаҳои байналмилалӣ дар соҳаи сайёҳӣ; - имконият барои рушди намудҳои гуногуни сайёҳӣ; - баланд бардоштани ҷолибнокии кишвар дар арсаи байналмилалӣ; - ҷалби миқдори зиёди сайёҳон аз тамоми кишварҳои ҷаҳон; - рушди инфрасоҳтори сайёҳӣ, аз ҷумла аз ҳисоби ҷалби сармоя; - афзоиши иқтидори иқтисодӣ аз ҳисоби рушди бозори хизматрасониҳои сайёҳӣ. 	<p>Таҳдидҳо</p> <ul style="list-style-type: none"> - то андозае номукаммал будани санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандай соҳа; - арзиши баланди хизматрасониҳои нақлиётӣ; - мавҷуд набудани барномаҳои маҳсуси датгирии ширкатҳои сайёҳӣ.

Таҳлили пешниҳодшудаи SWOT нишон дод, ки албатта, Чумхурии Тоҷикистон барои рушди сайёҳии дехот захираи бойи табиӣ ва фароғатӣ дорад. Аммо, маълум аст,

ки дар рушди ин намуди сайёҳӣ мушкилоти мураккабе мавҷуданд, ки шадид ва системавӣ мебошанд. Мушкилоти мавҷуда нисбат ба заминаҳои пешрафти рушди ин соҳаи бозори сайёҳии Тоҷикистон хеле бештаранд. Барои ҳалли онҳо муносибати нав ва усули мақсадноки барнома барои баланд бардоштани рақобатпазирии дехот, қонеъ кардани талаботи афзоянда ба ҳадамоти босифати сайёҳӣ ва фароҳам овардани шароит барои рушди устувори сайёҳӣ дар дехот зарур аст.

Барои татбиқи имкониятҳои мавҷудаи кишвар дар сегменти сайёҳии дехот бояд шароити зарурӣ барои рушди соҳаи сайёҳӣ фароҳам оварда шавад, аз ҷумла:

- фароҳам овардани заминай ҳуқуқии танзими бозори сайёҳии дехот;
- ташаккули симои Тоҷикистон ҳамчун қаламрави барои сайёҳии дохилӣ ва дохилии дехот ҷолиб;
- пешниҳоди маблағузории мақсаднок ва дастгирии давлатӣ барои соҳибкорони хурд, ки ба рушди сайёҳии дехот манфиатдоранд;
- дастгирии ҳифзи ёдгориҳои табиӣ, фарҳангӣ ва таъриҳӣ дар доираи барномаҳои мақсадноки минтақавӣ;
- рушди инфрасоҳтори сайёҳӣ дар шаҳрҳо;
- ҳавасмандгардонии рушди тиҷорати хурд барои расонидани хидматҳои марбут ба сайёҳи;
- таҳияи барномаҳои таълимӣ барои тайёр кардани кадрҳо барои сайёҳии дехот ва соҳаҳои марбути он;
- дастгирии пешбурди маҳсулоти сайёҳии минтақавӣ дар бозорҳои дохилӣ ва байнамилалии сайёҳӣ;
- пешбурди сиёсати фарқкунандай бозори сайёҳии дохилӣ нисбат ба гурӯҳҳои иҷтимоӣ;
- ҳавасмандгардонии сармоягузорӣ ба рушди сайёҳии дохилии дехот.

Кишвари мо барои рушди сайёҳии дехот захираҳои азим дорад. Ҳангоми муносибати дуруст ба ташкил ва пешбурди маҳсулоти сайёҳӣ дар дехот, Тоҷикистон метавонад ба манфиатҳои назарраси иҷтимоию иқтисодӣ умед бандад. Сайёҳии дехот метавонад як системаи худтанзимкунӣ гардад, ки қодир ба ҳалли мушкилоти асосии иҷтимоию иқтисодии деха бошад.

Дар маҷмӯъ, сегменти рушди сайёҳии дехот ба рақобатпазирии дехот таъсири мусбат расонида, ба:

- таъмини шуғли аҳолии дехот (пеш аз ҳама барои ҷавонон);
- баланд бардоштани сатҳи даромади аҳолии дехот;
- рушди инфрасоҳтори иҷтимоӣ ва муҳандисии дехот;
- диверсификатсияи иқтисодиёти дехот;
- фурӯши маҳсулоти ҳочагиҳои ёрирасони шаҳсӣ;
- боздоштани муҳочирати аҳолии дехот ба шаҳрҳо;
- кам кардани сарбории антропогенӣ ба муҳити зист (дар минтақаҳои соҳилӣ, бо роҳи гузариш ба сайёҳон аз соҳил ба дехот)

Хулоса. Ҳамин тарик, барои рушди сайёҳии дехот дар мамлакати мо бояд якчанд корҳои муҳимро дар мадди аввал ҷиҳати оммавигардонии ин намуди сайёҳӣ ба роҳ монд. Аввалан ҷалби сармоягузориҳои хориҷиро барои рушди инфрасоҳтори сайёҳии дехот ба роҳ мондан зарур аст. Инчунин, сармоягузорони ҳусусӣ ва ашхоси алоҳида, ки меҳоҳанд фаъолияти худро ба қабули истироҳаткунандажо равона қунанд, аҳолии шаҳр дар ҳудуди ҷамоатҳои муайяни дехот, инчунин барои пурзӯр кардани низоми рушди соҳа кадрҳои кордонро дар мақомоти маҳалли таъмин намуда, дастгирии ҳамаҷонибаи ин соҳа аз ҷониби мақомоти маҳал мебошад.

Яке аз пешниҳодҳо барои такмил додани ин соҳа метавонад пешниҳоди қарзҳои бо шартҳои имтиёзном аз ҷониби ташкилотҳои қарздиҳӣ мебошад.

АДАБИЁТ

1. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи “Стратегияи рушди сайёҳӣ” аз 1 августи соли 2018, № 372

2. АМИТ ҲОВАР Февраль 7, 2020 16:12, Октябрь 20, 2020 11:40

3. <https://cabar.asia/tg/charo-to-ikiston-ba-rushdi-sajyo-ii-de-ot-niyoz-dorad>

4. Здоров А.Б. Комплексное развитие туризма в сельской местности. «Проблемы прогнозирования». – С.149-153. <https://cyberleninka.ru>

5. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи “Барномаи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2018-2020” аз 1 марта соли 2018, №80

6. Мозгунов Н.А. Сельский туризм как фактор развития территории (на примере Орловской области) // Региональные исследования. – 2010. – № 2. – С. 69.

7. Горчаков Я.В. Агротуризм в Европе и США: опыт фермеров // Вестник овощевода. – 2009. – № 3. – С. 39.

АННОТАЦИЯ

САЙЁҲИИ ДЕҲОТ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: ТАМОЮЛҲО ВА ДУРНАМОИ РУШД

Сайёҳӣ ба рушди иқтисодӣ ва иҷтимиоии деҳот таъсири назаррас мерасонад, аз ин рӯ, рушди соҳаи сайёҳӣ ба вазифаи афзалиятноки иқтисодии шаҳрҳо табдил мейбад. Дар ин кор таҳлили SWOT гузаронида шудааст, ки потенциали соҳаи сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сегменти агросайёҳӣ муайян мекунад. Проблемаҳои асосии соҳа муайян карда шуда, роҳҳои ҳалли онҳо оварда шудаанд.

АННОТАЦИЯ

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Туризм оказывает положительный эффект на социальное и экономическое развитие сельской территории, поэтому развитие инфраструктуры туризма становится приоритетной экономической задачей муниципальных образований. В настоящей работе проведен SWOT- анализ, определяющий потенциал индустрии туризма Республики Таджикистан в сегменте агротуризма. Выявлены основные проблемы отрасли и намечены пути их решения.

Ключевые слова: агротуризм, конкурентоспособность территории, сельское предпринимательство, стратегия развития туризма, достопримечательность, туристские услуги.

ANNOTATION

THE RURAL TOURISM IN REPUBLIC OF TAJIKISTAN: TRENDS AND THE PROSPECTS

Tourism has a significant effect on the economic and social development of rural areas, so the development of the tourism industry is a priority economic objective of municipalities. The paper presents a SWOT-analysis of the tourism industry potential in the Russian Federation in the segment of agro tourism. The basic problems of the industry and the ways to solve them are determined.

Key words: agro tourism, competitiveness of the area, rural entrepreneurship, development strategy, tourism, recreation, showplace, tourism service.

ТДУ 631

АСОСҲОИ НАЗАРИЯИ ТАШАККУЛИ РАВАНДИ МЕҲНАТ ВА ПАРДОХТИ ОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР

Абдураҳимов А.А.-н.и., дотсенти МТД «ДДХ ба номи академик Б.Гафуров»,
Ҷонмаҳмадов К.Ш.-омузгори калони ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур

Калимаҳои қалидӣ: кувваи корӣ, самаранокии меҳнат, музди меҳнат, музди меҳнати кироя, шаклҳои пардохти музди меҳнат, меҳнати ҷамъиятӣ, вақти корӣ, андозаи музди меҳнат, захираҳои меҳнатӣ ва ҳароҷоти меҳнат.

Омӯзиши адабиёти баҳисобигирии муҳосибӣ молиявӣ нишон медиҳад, ки то ҳол дар байни иқтисодчиён оид ба суоли муайяни мағҳуми музди меҳнат нуқтаи ягона

мавчуд нест. Чустучү накардани навигарй дар истилох чандон мухим нест, балки муайян кардани моҳият ва хусусияти дараҷаи иқтисодии «музди меҳнат» дар шароити тафийрёбанда аниқтар аст. Муайян кардани музди меҳнат ҳамчун хиссаи маҳсулоти ҷамъияти (маҳсулоти умумии ҷамъиятӣ, даромади миллӣ ва гайра), аз рӯи меҳнат байни кормандони алоҳида тақсим шудааст, ба бозор муқобил аст.

Камишанов П.И. «Дар ин ҷо ҷунин меҳисобад, ки танҳо манбаи музди меҳнат муайян карда мешавад. Ба гайр аз ин – музди меҳнат на танҳо аз рӯйи миқдор ва сифати меҳнат тақсим карда мешавад, балки андозаи он аз хиссаи ҳақиқии меҳнати коргар, аз натиҷаи ниҳои фаъолияти ҳоҷагии корхона вобаста аст»¹.

Албаров Р.А., ҷунин меҳисобад «Муайян кардани музди меҳнат, ҳамчун қисми меҳнати умумии ҷамъиятӣ, даромади миллӣ, ки дар сатҳи ҷамъият ташкил карда мешавад, алоказаи музди меҳнатро бо маънои бевоситаи ташкили он, бо натиҷаҳои умумии кори колективи меҳнатӣ номаълум нишон медиҳанд»².

Карпова Т.П. ҷунин меҳисобад, ки дараҷаи баҳодиҳиро ба таври зерин муайян кардан мумкин аст. «Музди меҳнат – ин қисми асосии маблағ, ки ба истеъмол равона карда шудааст, хиссаи даромадро ифода мекунад, ки аз натиҷаи ниҳои кори ҷомеа вобаста аст ва байни кормандон дар асоси миқдор ва сифати меҳнати сарфшуда, хиссаи ҳақиқии меҳнати ҳар як нафар ва андозаи сармояи пасандозшуда тақсим мешавад»³.

Дар назарияи иқтисодӣ ҷунин ғояҳои асосии муайян кардани хусусияти музди меҳнат вуҷуд дорад:

- музди меҳнат- ин нарҳи меҳнат аст. Бузургии динамикаи он дар зери таъсири омилҳои бозор, дар навбати аввал, талабот ва пешниҳод ташкил мейбад;

- музди меҳнат- ин ифодай пулии арзиши моли «қувваи корӣ» ё «шакли табдилёфтаи арзиши моли қувваи корӣ» мебошад. Бузургии он бо шароити истехсолот ва омилҳои бозор талабот ва пешниҳод муайян карда мешавад, ки дар зери таъсири онҳо дуршавии музди меҳнат аз арзиши қувваи корӣ ба амал меояд.

Асосҳои назариявии ғояҳои музди меҳнат ҳамчун нарҳи меҳнат аз тарафи А.Смит ва Д.Рикардо дида баромада шудааст. А.Смит ҷунин меҳисобад, ки меҳнатро ба сифати мол кор фармуда мешавад ва нарҳи ҳақиқӣ дорад, яъне «музди меҳнати ҳақиқӣ» ин бо ҳароҷоти истехсолот муайян карда мешавад. А.Смит фарқи байни меҳнат ва «қувваи корӣ»-ро нагузаронидааст ва бинобар ин зери мағҳуми «музди меҳнати ҳақиқӣ» арзиши қувваи кориро мефаҳмид. Бузургии музди меҳнатро ўбо минумуми қисми маишии воситаҳои мавҷудияти коргар муайян кардааст. Ба гайр аз ин, музди меҳнат элементҳои таъриҳӣ ва маданиро дар бар мегирад⁴.

Муҳақиқони рус Савин А.А, Поляк Г.Б ва Бакаев А.С бар он ақидаанд, ки «Фояҳои музди меҳнатро ҳамчун ифодай пули арзиши моли «қувваи корӣ» К.Маркс таҳия намудааст. Асоси онро қоида дар бораи ҳудудгузории мағҳуми «меҳнат» ва «қувваи корӣ» шуморида асоснок намуд, ки меҳнат мол нест ва арзиш надорад. Мол қувваи корист, ки дорои қобилиятаи меҳнат мебошад, музди меҳнат ба сифати нарҳи ин мол дар шакли ифодай пулии арзиш қувваи корӣ баромад мекунад. Коргар муздро на ба тамоми меҳнат, балки танҳо барои меҳнати зарурӣ мегирад. Хусусияти иқтисодии музди меҳнат аз он иборат аст, ки аз ҳисоби ин даромад талаботи моддӣ ва маънавии коргар қонеъ гардонида шуда ҷараёни тақрористехсолкуни қувваи кориро таъмин менамояд. К.Маркс муқаррар намуд, ки бузургии музди меҳнат ба минумуми физиологии воситаи мавҷудият вобаста нест, вай аз дараҷаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳагии рушди ҷомъият, инчунин аз дараҷаи ҳосилнокӣ ва сермаҳсулии меҳнат, мураккабии он ва аз вазъи бозор вобаста аст»⁵.

¹Камишанов П.И. Бухгалтерский финансовый учет.- М.: Феникс.-2007.- с.125

²Албаров Р.А. Учет расчетов по ЕСН // Экономика сельскохозяйственных предприятий.-2005.-№1.- с.49

³Карпова Т.П. Управленический учет. Учебник. - М. ЮНИТИ, 2006.- с.290

⁴Бухгалтерский учет: Учебник для вузов / В.И. Подольский, Г.Б. Поляк, А.А. Савин и др.; Под ред. проф. В.И. Подольского. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2006.- с.125

⁵Бакаев А. С., Безруких П. С., Врублевский Н. Д. и др. Бухгалтерский учет, М.: Бухгалтерский учет.-2006 г.-с.221

Арзиши қувваи корӣ ҷиҳатҳои миқдорӣ ва сифатиро дорост. Ҳусусияти сифатии арзиши қувваи корӣ аз он иборат аст, ки он муносабати муайянни истеҳсолӣ аз он ҷумла фурӯши қувваи кори худ ба коргарон ва ҳариди он бо мақсади зиёд намудани фоидаро ифода мекунад. Аз ҷиҳати миқдор арзиши қувваи корӣ бо арзиши воситаҳои ҳаётӣ, ки барои иҷро кардан, инкишоф додан, нигоҳ доштан ва мустаҳкам кардани қувваи корӣ зарур аст, муайян карда мешавад.

Дар бозори қувваи корӣ фурӯшандагон - коргарони ихтисоси муайян дошта, ҳаридорон бошад ин корхонањо, ташкилотњо ва ширкатњо ба ъисоб мераванд. Арзиши қувваи корӣ музди меънати асосии кафолат дода шуда, дар шакли маош, моъона, тариф, шаклњои пардохти корбайъ ва вактбайъ ба шумор меравад. Талабот ва пешнињод ба қувваи корӣ аз рӯйи тайёрии қасбии он бо назардошти талабот аз тарафи ҳаридорони маҳсус ва пешнињод аз тарафи соъибони он фарӯкунанда мешавад, яъне низоми (системаи) бозор аз рӯйи намудњои алоъида ташкил карда мешавад⁶.

Ҳариду фурӯши қувваи корӣ аз рӯйи шартномаи меҳнатӣ суръат мегирад, ки ҳуҷҷати асосӣ ба ҳисоб рафта, муносабати меҳнатии байнӣ корфармо ва коргари кироя ба танзим дароварда мешаванд. Иқтисодиёти бозорӣ аз системаи фароиши тақсимот, ки дар вайроншавии функцияи истеҳсолот ва тақсимот (корхона боигарии миллиро ба вучуд меорад, давлат онро тақсим мекунад). Функцияи тақсимкуни бевосита ба истеҳсолкунанда ё соҳиби корхонаҳои ҳусусӣ мегузорад. Танҳо соҳибмулк ҳуқуқи мустақилона ба воситаи истеҳсолот ва натиҷаҳои меҳнат ҳукумронӣ карданро дорад. Қабули қонун дар бораи моликият, дар бораи соҳибкорӣ ва дигарҳо тақдири механизмҳои пештараи мутамарказ муайян кардашудаи ташкили музди меҳнатро ниҳоят муайян намуд. Дар шароити нав шакли ғайримарказонидашудаи муносабатҳои тақсимкунанда ба нишондиҳандаҳои арзишӣ, рақобат дар бозор мувофиқ карда мешавад ва вазъи молиявӣ – бозории корхонаро ифода мекунад⁷.

Дар муносабатҳои бевосита музди меҳнат ба вучуд омадани шаклҳои ташкилии бозори меҳнат нақши асосиро мебозад⁸. Бузургии музди меҳнат дар асоси ҳарочот ба тақористеҳсолкуни қувваи корӣ бо назардошти талабот ба он, арзиш ва нарҳ дар бозори меҳнат муайян карда мешавад.

Ҳамаи масъалаҳои пардохти музди меҳнат дар сатҳи корхона ҳал карда мешавад. Давлат танҳо дараҷаи камтарини пардохтро муқаррар мекунад. Бо гузариш ба шакли моли қувваи корӣ барқарор карда шуда, ҳамаи функцияҳои пардохти музди меҳнат хеле васеъ карда мешавад. Дар шароити иқтисоди бозорӣ музди меҳнат ҷузъи асосии тақористеҳсолкуни қувваи корӣ мегардад ва барои соҳибкор қувваи кории кироя функцияи иҷтимоии қувваи корӣ дар қатори функцияи ҳавасмандкунанда нақши бештари баробарҳуқуқро мебозад.

Буҷети коргар бояд на танҳо ҳарочоти либос, маводи озукварӣ, ҳариди хона, ҳуҷра ва пардохти хизматрасонии майширо таъмин намояд. Ду дараҷаи таъмини муайянкуни иҷтимоии музди меҳнат вучуд дорад. Дараҷаи якумро давлат идора мекунад ва таъсири бевоситаи он ба дараҷаи музди меҳнат дар шакли муайян кардашуда дараҷаи камтарини кафолат додашудаи пардохти музди меҳнат ифода мейёбад. Таъсири мустақим бо индексатсияи ҳусусиятҳои арзиши сатҳи зиндагӣ аз афзоиши нарҳ ва таваррум вобаста мебошад⁹. Илова бар ин давлат даромади меҳнати кормандро дар ҳолатҳои алоҳида ба иқтисоди бозори хос тамоюлҳои сарфа бо ҳарочоти қувваи корӣ ҳимоя мекунад. Дараҷаи дуюми асосии иҷрои функцияи иҷтимоии музди меҳнат бевосита дар корхонаҳо ба роҳ монда мешавад. Агар музди меҳнат аз нуқтаи назари даромад, ки барои таъмини тақористеҳсолкуни мұттадилӣ танҳо худи коргар талаб карда мешавад баҳо дода мешавад. Дар ин ҳолат тақсим

⁶Албаров Р.А. Учет расчетов по ЕСН // Экономика сельскохозяйственных предприятий.-2005.-№1.- с.70

⁷Баканов М. И. Теория экономического анализа: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2005.- с.40

⁸Белокопытов А. Уровень интенсивности аграрного труда и факторы его нормализации // АПК: экономика, управление.-2006.-№5.- с.29

⁹Бакаев А. С. Бухгалтерские термины и определения, Библиотека журнала Бухгалтерский учет, 2007 г.- с. 49

кардани кормандон ба гурӯхҳо аз рӯйи шакл ва бузургии харочоти чамъиятӣ ба тақористеҳсолқунии қувваи кории онҳо бештар паҳн мегардад. Дар ҳолати умумӣ пардоҳти музди меҳнат бояд аз рӯйи мураккабии меҳнат ва ихтисоси коргарон фарққунанада шавад. Агар музди меҳнат ҳамчун даромаде, ки барои таъмини тақористеҳсолқунии мӯътадилӣ на танҳо меҳнаташон, балки оилаи он низ зарурӣ баҳо дода шаванд, он гоҳ механизми музди меҳнат аллакай бо назардошти дараҷаи истеъмол дар оилаи корманд, ташкил карда мешаванд.

Аз системаи батанзимдарории давлатӣ танҳо як ташкилдиҳанда ба танзимдарории музди меҳнати ҳадди ақал боқӣ мондааст. Вале он аз камтарин маబлағ барои рӯзгузаронӣ кам муайян карда шудааст. Ҳамин тавр, маълум мешавад, ки қувваи корӣ сӯи моли маҳсус аз арзиши табии худ бештар дур карда мешаванд.

Дар вақти паст будани нарҳи қувваи кор имконияти иқтисодии ивазшавии таҷхизоти қимматбаҳо бо қувваи корӣ арzonбаҳо ба миён меояд. Омили инкишофи самаранокии истеҳсолот бартараф карда мешавад. Музди меҳнати паст ин таназзули низоми пайдоиши мавҷуда мебошад, зеро гум кардани ин қадар вақт ва восита ба он, ки барои гирифтани ихтисоси баланд маъно надорад, истифода ё гирифтани музди меҳнати камтарин дар баробари коргарони меҳнатӣ чой надорад. Ҳамин тавр, музди меҳнат функсияи иҷтимоии аз байн рафтаи худро эҳё мекунад, илова бар ин вай танҳо яке аз элементҳои пурра кардани арзиши моли «қувваи корӣ» мегардад. Дар ҷамъи умумии даромад дар шароити нави иқтисоди бозоргонӣ ҳама гуна пардоҳтҳо, иловаҳои сершумори болораftai соҳибкорон ба коргарон бо мақсадҳои иҷтимоӣ нақши муҳимро мебозад. Фонди рушди иҷтимоӣ дар беҳтар намудани шароити моддии ҳаёти кормандон, бинобар зарурати тақористеҳсолқунии бештар васеи доимии қувваи корӣ чун омили баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат нақши калон мебозад¹⁰.

Функсияи ҳавасмандкуйӣ ва бештар асоснокнамоии даромадҳои меҳнатии кормандон қисми асосӣ ба шумор меравад. Маҳз ҳамин қисми механизми музди меҳнат ва омилҳои иҷтимоӣ дар истифодаи сермаҳсули меҳнати зинда нақши асосиро мебозад, ки он ба иҷрои мақсади идорақунӣ равона карда мешавад. Механизми мақсадноки бевоситаи музди меҳнат аҳамияти муайянкунанда аз он ҷумла, дар иҷрои стратегияи ояндаро дорад. Дар як вақт, ин аҳамият на танҳо ҳиссаи кори музди меҳнат бо даромади умумии корманд вобаста карда шудааст¹¹. Дар шуури коргар одатан, музди меҳнат аз ҷиҳати рӯҳӣ бо эътирофи обрӯи вай дар корхона муттаҳид карда мешавад, мавқеи иҷтимоии онро гайримустақиман ифода мекунад. Ба воситаи музди меҳнат корманд, муваффақияти худро дар кор нисбат ба дигарон гайримустақим баҳо медиҳад.

Дар як вақт, баҳодиҳии корманд бо муқарраркунии минбаъдаи андозаи музди меҳнат барои коргарон нисбат ба баҳодиҳии гайримустақим афзалтар ҳисоб меёбад (дар пайдарҳамӣ: музди меҳнат - хизмати корманд)¹². Бинобар ин ташкили музди меҳнат бо баҳодиҳии хизмат нақши калони мақсаднок, назар ба пардоҳти беарзишро мебозад. Ба монанди ҳамин ҷиҳозӣ ки ҷараёни эътирофи хизмати коргар дар давоми ҳаёти меҳнатии ў мегузарад, дар бораи раванди комилан мувофиқ якҷояшавии он бо истеҳсолот (корхона, ҳоҷагӣ, ширкат) гуфтан мумкин аст, агар эътироф нагардад, он гоҳ муносибат мувофиқи қонун асоснок ба корхона аз тарафи коргар ба ҳосилнокӣ ва натиҷаи баланд рӯй оварда намешавад. Ҳамин тавр, ба асосноккунии дурустӣ аз ҷиҳати иҷтимоӣ асоснокии ташкили музди меҳнат шароити ҳалкунандаи ноилшавии мақсад бо идорақунии меҳнат, мақсаднокии корманд ба ҳосилнокии меҳнат вучуд дорад.

Дар як вақт дараҷаи ташкили имрӯзai музди меҳнат ва хулоса кардан дар бораи андаке муваффақияти зиёде дар ҳусусияти мақсаднок истифодаи он барои иҷрои сиёсати асоснок имконият намедиҳад. Барои он, ки музди меҳнат бо мақсади стратегияи идорақунӣ мувофиқ ояд:

-инкишофи ҳиссиёти ҷамъият дар кормандон;

¹⁰ Васильева М. Оплата труда / М.Васильева, Е. Карсетская // Экономико – правовой бюллетень .-2005.-№3.- с.150

¹¹ Волкова О.И. Экономика предприятия / Волкова О.И., Склеренко В.К..-М.: ИНФРА-М.-2006.- с.80

¹² Друри К. Введение в управленический и производственный учет. М.: - Аудит, ЮНИТИ, 2007. – с.87

- тарбияи онҳо дар рӯҳи ҳамкорӣ;
- вобастагии дурусти манфиати шахси аз ҷамъиятӣ;
- механизми асоснок карда шудаи он талаб карда мешавад¹³.

Музди меҳнат, ба таври рӯҳӣ ва сипас аз ҷиҳати иқтисоди коргарро ба фаҳмиши дақиқи онҳо дар алоқаи дутарафа байни талаботи корхона, ширкат ва пасандози вай ба натиҷаи ниҳоят андозаи музди меҳнат ба кор андохта мешавад.

Нақши ҳавасмандкунандаи музди меҳнат зиёд аст, дар ҳоле ки қисми тарифӣ дар пардохти музди меҳнат нақши асосиро бозад. Ҳоло нақши тариф паст мешавад, истифодаи пардохти музди меҳнати вақтбайъ бештар мушоҳида карда мешавад. Инчунин пастшавии бузургӣ дар пардохти музди меҳнатии ҳам соҳа ва ҳам доҳили онҳо дар гурӯҳҳои аз ҷиҳати қасбӣ – таҳассусии кормандон мушоҳида карда мешавад. Тағриқаи қалони музди меҳнат дар байни кормандони корхона ва роҳбарони онҳо гарчанде, охирон даромадҳои худро бо ҳар роҳ пинҳон мекунанд ба миён омад¹⁴.

Тағриқаи (дифференциация) қалони музди меҳнат эҳтимолияти қалони вайронкуниро дорад: муҳолифат дар раванди истеҳсолот байни гурӯҳҳои иҷтимоӣ дар доҳили ҷомеаи истеҳсолӣ меафзояд. Ҳамаи ин оқибатҳои манғӣ аз он сабаб пурзӯр мешавад, ки чунин тағриқа ба фарқият дар самаранокии меҳнат ва истеҳсолот муносибати бевосита надорад¹⁵.

Аз гуфтаҳои муҳаққиқон ва иқтисодчиёни дар боло овардашударо ҳулоса намуда бояд гуфт, ки барои он, ки музди меҳнат функцияи ҳавасманкунандаи худро иҷро намояд, бояд байни дараҷаи он ва таҳассуснокии кормандон (квалификацией работника) мураккаби кори иҷрошаванда, дараҷаи масъулият алоқаи бевосита вучуд дошта бошанд.

Пеш аз ҳама бояд қайд намуд, ки ҳамаи қонунҳои меъёри ҳукуқӣ, санадҳои меъёри, қонунҳои амалкунанда ва кодексу фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тартиб дароварда шуда амалӣ мегарданд.

Ба тартиб даровардани пардохти музди меҳнат ва муносибатҳои дучонибаи иҷтимоӣ – меҳнатӣ байни корфармо ва корманд дар сатҳи ҷудогона гирифташуда, дар асоси ҳуҷҷатҳои меъёри доҳилии қабулшудаи он, шартнома дар бораи меҳнат, ки онро роҳбари ҳочагӣ бо иштироки намояндаи ҷомеаи меҳнатӣ таҳия мекунад, ба роҳ монда мешавад.

АДАБИЁТ

1. Вахрушина М.А. Управленческий учет. Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2006.- с.110
2. Грибов А.И. Экономика предприятия - М.: Финансы и статистика.-2006.- с.140
3. Карпова Т.П. Управленческий учет. Учебник. - М. ЮНИТИ, 2006.- с.70
4. Васильева М. Оплата труда / М.Васильева, Е. Карсетская // Экономико – правовой бюллетень .-2005.- №3.- с.150
5. Волкова О.И. Экономика предприятия / Волкова О.И., Скляренко В.К..-М.: ИНФРА-М.-2006.- с.80
6. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. М.: - Аудит, ЮНИТИ, 2007. – с.87
7. Бакаев А. С. Бухгалтерские термины и определения, Библиотека журнала Бухгалтерский учет, 2007 г.- с. 49
8. Баканов М. И. Теория экономического анализа: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2005.- с.40
9. Белокопытов А. Уровень интенсивности аграрного труда и факторы его нормализации // АПК: экономика, управление.-2006.-№5.- с.29

¹³Грибов А.И. Экономика предприятия - М.: Финансы и статистика.-2006.- с.140

¹⁴ Карпова Т.П. Управленческий учет. Учебник. - М. ЮНИТИ, 2006.- с.70

¹⁵ Вахрушина М.А. Управленческий учет. Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2006.- с.110

АННОТАСИЯ

АСОСХОИ НАЗАРИЯИ ТАШАККУЛИ РАВАНДИ МЕҲНАТ ВА ПАРДОХТИ ОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР

Дар маколаи мазкур асосҳои назариявии пардохти музди меҳнат кувваҳои истехсолии меҳнат ва ин фаъолияти мақсадноки инсонро, ки бо предметҳои табиат таъсир расонида, шаклашро дигар карда, барои қонеъгардонидани талаботи худ истифода мебарад, фахмида мешавад. Меҳнат сарчашмаи боигарии чамъият ва омили асосии истехсолоти неъматҳои моддӣ ва рӯҳӣ барои инсоният мебошад.

Меҳнат категорияи иқтисодӣ буда, характеристи он муносибатҳои истехсолиро муайян менамояд. Фояҳои асосии муайян кардан хусусияти музди меҳнат вучуд дорад:

-музди меҳнат ин нархи меҳнат аст. Бузургии динамикаи он дар зери таъсири омилҳои бозор, дар навбати аввал, талабот ва пешниҳод ташкил меёбад;

-музди меҳнат –инифодаи пулии арзиши моли «қувваи корӣ» ё шакли табдилёфтаи арзиши моли қувваи корӣ» мебошад. Бузургии он бо шароити истехсолот ва омилҳои бозор талабот ва пешниҳод муайян карда мешавад, ки дар зери таъсири онҳо дуршавии музди меҳнат аз арзиши қувваи корӣ ба амал меояд.

АННОТАЦИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Статья посвящается: Исследования в экономических и бухгалтерских литературах подчёркнута, что до настоящая время вопрос о оплате труда этот термин неопределен. Определение оплаты труда один из частей общественной продукции распределено среди работников предприятия. Теоретические основы оплаты труда как цена оплаты труда подчёркнуто в трудах А. Смита и Д. Рикардо.

Труд человека, является главным условием жизни и развития общества. Собственно он может создать материальные и духовные блага, преобразует жизнь человека и обогащает его. В процессе труда всегда участвуют три основных элемент как сам труд, средства труда и предмет труда. Экономической сущностью рационализации трудовых процессов является экономия рабочего времени, снижение затрат труда и средств на единицу продукции. Недостаточные темпы совершенствования организации труда и производства приводят к тому, что общество не может полностью использовать эффект, который приносит технический прогресс.

Ключевые слова: рабочая сила, эффективности труда, оплаты труда по найму, формы оплаты труда, общественный труд рабочей времени, документы по учету труда, должностных окладов, расценки тарификация и охраны труда.

ANNOTATION

THEORETICAL BASIS OF FORMATION OF THE LABOR PROCESS AND ITS PAYMENT IN MODERN CONDITIONS

The article is devoted to: Research in economics and accounting literature, it is emphasized that up to the present time the question of remuneration for this term is uncertain. Determination of wages is one of the parts of the social product distributed among the employees of the enterprise. The theoretical foundations of wages as the price of wages are highlighted in the works of A. Smith and D. Ricardo.

Human labor is the main condition for the life and development of society. Actually, he can create material and spiritual benefits, transforms a person's life and enriches him. In the process of labor, three main elements are always involved: labor itself, the means of labor and the object of labor. The economic essence of the rationalization of labor processes is saving working time, reducing labor costs and funds per unit of production. Insufficient rates of improvement in the organization of labor and production lead to the fact that society cannot fully use the effect that technological progress brings.

Key words: labor force, labor efficiency, remuneration for hire, forms of remuneration, social labor of working time, documents on labor accounting, official salaries, tariff rates and labor protection.

ТДУ 338.436.3(575.3)

РУШДИ ҲАМГИРОИХОИ СОҲАҲОИ САНОАТУ КИШОВАРЗӢ ВА САВДО: ТАМОЮЛҲО МУШКИЛОТ ВА САРМОЯГУЗОРӢ

Тағоев Ҷ.Ҳ.- н.и.и., Маҷидов Ф.Б.- асистенти ДМТ.

Калимаҳои қалидӣ: саноати бофандагӣ, саноати дӯзандагӣ, кластери нассочӣ, корхонаҳои кишоварзӣ, сармоягузорӣ, ҳамгирои агросаноатӣ.

Дар марҳилаи кунунии тараққиёти иқтисодиёти чумхурӣ яке аз самтҳои асосии сиёсати иқтисодии минтақавӣ ин нигоҳ доштан ва тараққи додани базаи мавҷудаи корхонаҳои агросаноатӣ, нигаҳдории нерӯи кадрӣ ва дар ин замина мусоидат намудан ба барқароршавии рақобатпазирии иштирокчиёни бозори молу маҳсулотҳои ватанӣ ба шумор меравад. Қобили қайд аст, ки дар ин раванд яке аз самтҳои ояндадори сиёсати иқтисодии давлат ташаккул ва рушди муносибатҳои ҳамгироӣ маҳсуб меёбад. Ҳамгирии соҳаҳои саноату кишоварзӣ дар вилояти Хатлон ҳанӯз аз замони давлати шӯравӣ оғоз ёфта, имрӯз низ рушди ин муносибатҳо бо назардошти қонуниятҳо ва талаботҳои иқтисоди бозорӣ идома доранд.

Дар миёни соҳаҳои саноати вилояти Хатлон соҳаи нассочӣ нақши муҳимро мебозад. Соҳаи нассочии минтақа як катор хусусиятҳои худро доро мебошад, ки онро миёни дигар соҳаҳо ба майдони муҳим барои оғози рушди босуръати босуботи иқтисодӣ табдил дода метавонад. Ҷолибияти соҳа бо пойгоҳи устувори ашёи хом, сифати баланди нахи пахта, нарҳҳои дастраси захираҳои энергетикӣ, захираҳои арзони меҳнатии таҳассусӣ, дастгирӣ ва шароитҳои мусоид, ки аз ҷониби Ҳукумати чумхурӣ фароҳам оварда шудаанд, арзёбӣ мегардад.

Мавриди зикр аст, ки дар даврони соҳибистиклолии кишвар фаъолияти соҳибкорӣ рушд карда, сектори хусусӣ тараққӣ карда истодааст. Дар вилояти Хатлон бахши бартаридошта аз рӯи шумораи корхонаҳои амалкунанда ва ҳаҷми истеҳсолии маҳсулот бахши ғайридавлатӣ ба шумор меравад, ки ҳиссаи он дар солҳои охир дар маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ 61-63,3%-ро ташкил медиҳад. Дар давоми солҳои охир ҳиссаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ пайваста тағиیر меёбад. Нишондиҳандаҳои асосии соҳаҳои саноат дар вилояти Хатлон дар ҷадвал нишон дода шудаанд.

Ҷадвал -Истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ аз рӯи шаклҳои моликият дар вилояти Хатлон (ҳаз. сомонӣ)

Нишондиҳандаҳо	Солҳо					Соли 2018 нисбати соли 2012 (+,-)
	2012	2015	2016	2017	2018	
Ҳаҷми маҳсулоти саноати дар вилояти Хатлон, (бо %)	3072070,8	4621160,4	6601279,2	6753127,0	7294000,0	+4221929,2
	100%	100%	100%	100%	100%	+2,4 мар-ба
аз он ҷумла:	2426191,8	2510763,4	2423039,4	2563780,1	2706074,0	+279882,2
-дар сектори давлатӣ, (бо %)	79,0%	54,3%	36,7%	38,0%	37,1%	+1,1мар-ба
- дар сектори хусусӣ, (бо %)	645879,0	2111397	4178239,8	4189346,9	4587926,0	+3942047
	21,0%	45,7%	63,3%	62,0%	62,9%	+7,1 мар-ба

Сарчашма: Ҷадвал дар асоси омори солонаи вилояти Хатлон дар солҳои 2012-2019. /Маҷмӯи оморӣ- ш.Боҳтар: Сарраёсати агентии омори назди ПЧТ дар вилояти Хатлон. –С. 71. ва ҳисобҳои муаллиф тартиб ва таҳия гардидааст.

Таҳлили ҷадвали 1 нишон медиҳад, ки дар давраи аз соли 2012 то соли 2018 истеҳсолоти маҳсулоти саноатӣ аз 3072070,8 ҳаз. сомони дар соли 2012 то 6753127,0 ҳаз. сомони дар соли 2018 зиёд гардид, ки ин зиёдшавӣ 2,2 маротибаро ташкил медиҳад. Ҳиссаи бахши давлатӣ дар соли 2018 – 37,1%-ро ташкил намуд, дар ҳоле, ки соли 2012 ин нишондиҳанда ба зиёда аз 79,0% баробар буд. Зиёдшавии истеҳсолоти маҳсулоти саноатӣ дар бахши ғайридавлатӣ ба назар мерасад, масалан дар соли 2018 ин

нишондиҳанда 62,9%-ро ташкил намуд, ки дар қиёс бо соли 2012 қарib аз 7,1 маротиба зиёдтар мебошад.

Қобили қайд аст, ки дар соҳтори маҳсулотии соҳаи саноати вилояти Хатлон вазни қиёсии соҳаҳои саноати коркард (53,4%) ва соҳаҳои истеҳсолу тақсими қувваи барқ, газ ва об (42%) бартарӣ дорад.

Саноати истихроҷ ҳамагӣ 4,6%-и маҳсулоти саноати вилояти Хатлонро ташкил кардааст. Ҳиссаи саноати нассочӣ ва дузандагӣ 6,5% маҳсулотии соҳаи саноати вилоят ва ё 12,3% маҳсулотии соҳаи саноати коркардро ташкил медиҳад.

Дар вилоят 192 корхонаи паҳтатозакунӣ, 93 фабрикаи дӯзандагӣ ва 8 фабрикаи ресандагӣ фаъолият доранд. Аммо дар шароити кунуни чумхурӣ механизми амалқунандаи инкишофи саноати нассочӣ, корхонаҳо оид ба ташкил ва рушди коркарди комплексии нахи пахта, зиёд намудани арзиши иловашуда ва маҳсулоти ниҳоӣ ба таври кофӣ ҳавасмандӣ надоранд. Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки соҳа метавонад самараноку рақобатпазир бошад ва дар ҳолати ҳамгирии амудӣ «панҷ ҳудуд» дорад: пахта(ҳамчун ашёи хом) – нахи пахта – ришта – матоъ – маҳсулоти тайёри дӯхташуда.

Мушкилоти умумии қисми зиёди корхонаҳои соҳаи саноати сабук дар вилояти Хатлон сатҳи пасти рақобатпазирӣ маҳсулоти онҳо бо сабаби истифода намудани таҷхизоти аз лиҳози маънавӣ фарсадашудаи технологӣ мебошад. Дар баробари ин, барои ба таври ҷавобгӯи талабот навқунонии дастгоҳҳои истеҳсолии корхонаҳои вилояти Хатлон на маблағи ҳуди ба қадри кофӣ мавҷуд асту, на имконияти истифода бурдани маблағҳои қарзӣ, бо сабаби арзиши баланд доштани онҳо.

Илова бар ин, талабот ба молҳои истеъмолӣ он омили иловагиро дар шакли аз бозори истеъмолӣ берун оварданӣ молҳои ҳориҷӣ дар натиҷаи муборизаи рақобатӣ, ки дар зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноати сабуки ватанӣ нақши назаррасро мебозад, надорад. Ин ҳолат дар соҳаи саноати сабуки дигар мамолики собиқ шӯравӣ ба назар мерасад. Масалан, олимони рус Островских Т.И., Арсланова О.О., Зубова Н. А., қайд мекунанд, ки бешубҳа, истифода намудани таҷхизоти фарсадашуда ва аз ҷиҳати маънавӣ кӯҳнашуда ҳоло яке аз мушкилоти асосии саноати сабук дар соҳаи коркарди ашёи хом ва истеҳсоли маҳсулоти тайёр мебошад, 60% таҷхизоти истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ зиёда аз 15 сол мавриди истифода қарор дода мешаванд [7, с.118-119]. Дар Ҷумҳурӣ Тоҷикистон олимони ватанӣ Пиризода Ҷ.С., Қ.Қ. Давлатзода ва М.Курбонов, Н.Кабиров дар таҳқиқотҳои ҳуд оид ба ин мавзӯй дараҷаи кӯҳнашавии истеҳсолоти агросаноатии ватаниро дар ҳамин фосилаи вақт ҳамчунон арзёбӣ намудаанд [11,12,13,14]. Маҳз аз ин лиҳоз, васеъ намудани ҷаҳонӣ аз навтаҷҳизонии техникии корхонаҳои саноати нассочӣ ва дӯзандагӣ вазифаи калидӣ ба шумор меравад.

Соҳаи саноати сабуки вилояти Хатлон дар баробари ҳамаи мушкилоти мавҷудбуда, ки дар айни замон паси сар менамояд, аз имконияти баромадан аз бӯхрон ва имконияти рақобати бомуваффақ бо рақибони ҳориҷии ҳуд дар бозори доҳилӣ маҳрум намебошад. Барои таъсис додани бозори маҳсулоти нассочӣ ва дӯзандагӣ, ки ба воқеяни мусоири геополитикӣ ва муносиботи бозоргонӣ мутобиқ мебошад, соҳтмони модели нави ҳамгирии корхонаҳои ин баҳш зарур аст. Таҳияи чунин модел дар сатҳи талаботи мусоир бидуни ҷалб намудани дастгоҳи таҳлили комплексӣ ва технологияҳои нави иттилоотӣ ғайриимкон мебошад.

Бо назардошти мақсадҳои тадқиқот, ба ақидаи аксари муҳаққиқон дар низоми чунин моделҳо бояд ҳамгирии зернизорӣ ва нуктаҳои зерин ба инобат гирифта шаванд:

- мақомоти давлатии идоракунӣ бо чудо намудани мақомоти идоракунӣ дар соҳаи саноати сабук;
- кумитаҳои давлатии мамлакатҳои ИДМ, ки барои таъсис додани бозори умумии маҳсулоти нассочӣ ва дӯзандагӣ ҳавасманд мебошанд, ки сиёсати даҳлдорро

дар соҳаи ба танзим даровардани бозори худӣ ва интихоби стратегия оид ба ҳамгироӣ дар бозори умумиро амалӣ намоянд;

- низоми дастгирии дигар соҳаҳои иқтисодиёт ва комплексҳои хоҷагидорӣ дар шакли омехта, ки барои ташаккулу равнақи вазъи зарурии макроиқтисодӣ лозим мебошанд;

- ташкили маҷмӯи зернизорҳои мустақил оид ба истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти тайёр бо максади инкишофи минбаъдаи комплекси нассочӣ;

- даромади аҳолӣ, ки молҳои бозори нассочӣ ва дӯзандагиро харидорӣ менамоянд ва қувваи меҳнатиро ба фурӯш мегузоранд;

- низоми муносибатҳои иқтисоди хориҷӣ оид ба харидории ашёи хому таҷхизот ва фурӯши маҳсулоти тайёр[4,с.156-169].

Ҳамин тариқ, дар мавриди баланд намудани самаранокии фаъолияти корхонаҳои соҳаи саноати нассочӣ ва дӯзандагӣ, нуқтаи назари коршиносони соҳавӣ ин дастгирии таъсиси маҷмааҳои агросаноатӣ ва савдо мебошад. Бо ин сабаб, омӯзиши равандҳои ҳамгироӣ дар соҳаҳои истеҳсолоти маҳсулоти нассочӣ ва дӯзандагӣ, фурӯши онҳо ва ташаккулӯбии марказҳои логистикӣ манфиатовар аст.

Равандҳои ҳамгироӣ дар инкишофи саноати нассочӣ ва дӯзандагӣ ба таъсис додани бозори умумии савдо ва низоми умумии идоракунӣ оварда мерасонанд. Ҳамгироӣ дар доираи низоми мазкур аз ҷониби мо ҳамчун низоми мураккаби ҳамгирии иқтисодӣ, ки якҷоя намудани амвол, меҳнат ва сармояҳоро таъмин менамояд, фаҳмида мешавад.

Ҳамгироӣ ҳамчун раванди азnavtashkilidixii соҳтори идоракунӣ хориқаи муҳими идоравӣ ба шумор меравад. Омӯзиши низомҳои ҳамгирии идоракунӣ имкон медиҳад, ки рафтори иқтисодиро таҳrir намоем ва ихтилофоти ташкилӣ-иқтисодии субъектҳои доҳили комплексҳои хоҷагидориро ҳал намоем.

Дар доираи мавзӯи таҳиянамудаи мо ҳамгироӣ дикқати моро дар доираи имкониятҳои тадқиқот, ҳамкориҳои истеҳсолии саноати нассочӣ ва дӯзандагӣ ва савдо дар ҳудуди вилояти Хатлон ҷалб менамояд. Дар ин раванд вазифаи калидӣ ҳамоҳангозии манфиатҳои иштирокчиёни асосии он мебошад.

Ҳамчунин дар ин қарина, васеъ намудани номѓӯи (ассортименти) маҳсулот, маҷмӯи хусусиятҳои истеъмолӣ, баланд намудани сатҳи рақобатпазирӣ дар заминай ҷустуҷӯ ва амалӣ намудани қарорҳои инноватсионии идоракунӣ дар назар дошта шудааст. Иштирокчиёни асосии раванди мазкур корхонаҳои бузурги дорои зарфияти қалони солонаи истеҳсолу барориши матоъи тайёр мебошанд, ки яке аз хусусияти соҳаи нассочӣ ба шумор меравад.

Омӯзиши равандҳои ҳамгироӣ ҳангоми ташаккули комплекси агросаноатӣ ва савдо оид ба истеҳсол ва савдои маҳсулоти нассочӣ ва дӯзандагӣ дар раванди тадқиқоти мо нишон доданд, ки мағзи мушкилотро ҷудо намоем, ки ҳалли онҳо таъминоти зиёд намудани маҳсулоти нассочӣ ва маснуоти дӯзандагиро дошта бошад. Мутобикӣ ба таҳлили ҳолати иқтисодии гузаронидаи мо дар минтақаи Хатлон суръатбахши раванди инкишофи тамоми комплекси мазкур ҳамгирии истеҳсолоти нассочӣ ва дӯзандагӣ ва савдои онҳо мебошад. Дар соҳа ҳолате ба миён омадаст, ки бо бӯхрони истеҳсоли аз ҳад зиёди матоъҳои пахтагин барои рӯйпуши рапти хоб алоқаманд мебошад, ки сиёсати демпингии мамолики рушдкарда ва воридоти гайримақсаднок онро боз ҳам мураккаб мегардонад.

Дар натиҷаи ин корхонаҳои саноатӣ, ки маҳсулоти якхелаи саноатӣ истеҳсол менамоянд, маҷбур мешаванд, ки ҳаҷми истеҳсолоти маҳсулоти худро маҳдуд намуда, кормандони худро бидуни пардоҳт ва нигоҳ доштани музди кор ба руҳсатии меҳнатӣ равона созанд. Яъне дар шароити дар бозор мавҷуд будани маҳсулоти воридотии бо арзиши нисбати маҳсулоти нассочӣ ва дӯзандагии дар минтақа истеҳсолшаванда арzon мушкилоти фурӯши маҳсулоти ватанӣ ба миён меояд. Ҳардуи ин мушкилоти номбаршуда ба сатҳи зиндагии сокинони минтақа таъсiri манғӣ мегузоранд.

Хулосай мантиқии гуфтаҳои боло ин аст, ки истеҳсолоти ватани махсулоти нассочӣ эҳтиёҷоти бозори дохилиро бо матоъҳои пахтагин қонеъ мегардонад, vale дар баробари ин тамоюли зиёдшавии воридот дар натиҷаи сиёсати гасбунандаи Хитой, Туркия ва Покистон оид ба пешбурди махсулоти худашон дар бозорҳои хориҷӣ боқӣ мемонад. Чунин ҳолат ба коҳиш ёфтани мавқеи содироти махсулот дар соҳаи саноати нассочии ватаниӣ, аз ҷумла минтақаи мавриди таҳлил ба амал меояд, ки ин коҳиш азnavтаҷхизонидан ва модернизатсияи истеҳсолоти мавҷударо боз ҳам мушкилтар менамояд.

Равандҳои ҳамгирой дар истеҳсолоти махсулоти нассочӣ ва дӯзандагӣ, имкон медиҳад, ки муносиботи чандиртарро нисбат ба қонеъ намудани талаботи ҳаридорони серталаб ба даст овард. Ворид шудани ҳаридорон аз вилоятҳои дорои даромади баландтар имкон медиҳад, ки номѓӯи (ассортименти) махсулоти истеҳсолшавандаро аз ҳисоби коркарди матоъҳои воридотӣ боз ҳам васеъ намуд ва ин ба васеъ намудани номѓӯи (ассортименти) махсулот, ки дар комплексҳои савдо ва логистика пешниҳод мешаванд, мусоидат менамояд.

Ба андешаи мо, амалӣ намудани раванди ҳамгирой дар комплекси нассочӣ-дӯзандагии вилояти Ҳатлон бидуни таҳияи низоми нишондодҳо, имкон намедиҳад, ки самаранокии фаъолияти чӣ қитъаҳои алоҳида ва чӣ тамоми комплексро дар маҷмӯъ мусбӣ арзёбӣ намуд. Коршиносони соҳавӣ қайд намуданд, ки нишондиҳандаҳои асосии самаранокии амалкарди комплекси соҳаҳои агросаноатӣ ва савдоро дар доираи ҳамгироҳои номбурда чунин арзёбӣ намудан мумкин аст. Чунин арзёбӣ аз ҷониби мутахассисон-иктисодчиёни хориҷию ватани қобили қабул шуморида шудааст:

- Зиёд намудани ҳиссаи махсулоти инноватсиониро дар ҳаҷми истеҳсолоти махсулоти нассочӣ ва дӯзандагӣ;
- Баланд бардоштани рақобатпазирии махсулоти нассочӣ ва дӯзандагӣ;
- Зиёд гардидани ҳиссаи таҷдиди қитъаҳои занҷираи истеҳсолӣ ва мувофиқату мутобиқати ҳаҷми махсулоти тайёр ба талаботҳои сифатӣ;
- Истифода намудани технологияҳои нав дар раванди истеҳсоли махсулоти нассочӣ ва дӯзандагӣ;
- Сатҳи истифодаи таҷхизоти мавҷудбудаи барои истеҳсолот ва савдо зарурӣ [8,с.36-40].

Нуқтаҳои зерин ба ҳайси пешниҳодоти инҷониб пешниҳод мегарданд:

- Тарғиби сифату арзиши махсулоти саноатӣ нассочӣ ва дӯзандагӣ тавассути ВАО.
- Ташкили ярмаркаҳои фурӯши махсулоти саноатӣ нассочӣ ва дӯзандагии ватаниӣ.
- Ташкили дӯконҳои сайёри фурӯши махсулоти саноатӣ нассочӣ ва дӯзандагии ватаниӣ дар маҳали деҳоти кишвар.
- Ташкили магозаҳои шабонарӯзии фурӯши махсулоти саноатӣ нассочӣ ва дӯзандагии ватаниӣ дар шаҳру шаҳракҳо ва деҳоти ҷумҳурӣ.
- Ҷустуҷӯи роҳҳои ва каналҳои нави фурӯши махсулоти саноатӣ нассочӣ ва дӯзандагии ватаниӣ ва минтақаи мазкур ба мақсади афзоши ҳаҷми фурӯши махсулоти соҳаи номбурда.

Ҳамин тарик, дар инкишофи саноати нассочии вилояти Ҳатлон дар айни замон ду тамоюли ба ҳам зид нигоҳ дошта мешавад – мусбӣ ва манғӣ. Тамоюли манғӣ ба нуқтаҳои зеринро даҳл дорад: 1) коҳиш ёфтани истеҳсолоти матоъҳои табий, паст шудани сатҳи истеҳсолоти махсулоти тайёр, паст гардидани ҳаҷми истеҳсоли махсулот ҷармӣ, истеҳсолоти пойафзол; 2) коҳиш ёфтани шумораи кормандон дар соҳаи истеҳсолоти махсулот ҷармӣ ва дар соҳаи истеҳсолоти либоси тайёр аз махсулоти нассочӣ; 3) сатҳи пасти пардоҳти музди меҳнат, шароити вазнини меҳнатӣ, ки ба ҳусусияти соҳаи нассочӣ алоқаманд буда, барои ба кор омадани ҷавонон монеъа мебошанд; 4) кӯҳнашавии муд ва ассортименти махсулоти истеҳсолкарда корхонаҳои

саноати нассочай ва дўзандагии ватаний; 5) сатҳи нисбатан пасти сифати маҳсулоти соҳаи саноати дўзандагии ватаний ва минтақаи таҳлилшуда; 6) Тайёр накардани мутахассисон дўзандагон ва тарроҳони касбай дар корхонаҳои дўзандагии ватаний ва минтақа; 7) роҳбарону мутахассисони корхонаҳои корхонаҳои саноати нассочай ва дўзандагии ватаний ба масъалаи чустучуи роҳҳои паст кардани арзиши аслии маҳсулоти ватаний диққати чиддӣ намедиҳанд.

Чунин ҳолат ба аксари корхонаҳои мамолики собиқ шӯравӣ низ хос мебошад. Масалан, Н. В. Яковенко дар мақолаи худ «Текстильная промышленность депрессивного региона: социально-экономические тенденции» дар мисоли корхонаҳои соҳаи саноатии нассочии вилояти Ивановски кишвараш мушкилоти онҳоро чунин арзёбӣ намудааст: -таҷҳизоти корхонаҳои саноати нассочай фарсада шудаанд (то 70 %); - сатҳи миёнаи истифода бурдани зарфиятҳои истеҳсолӣ ҳангоми истеҳсол намудани матоъҳои пашмин ва зағирпоя то сатҳи 20-25 % коҳи ёфтааст; - сатҳи пасти фаъолнокии сармоягузорӣ дар корхонаҳои саноати нассочай; - рақобати имконнозӣ бо маҳсулоти арзони аз хориҷи кишвар воридшаванда. [10, с. 44-50];

Таҷрибаи пешӯдами мамолики дорои соҳаи саноати нассочии рушдкарда нишон медиҳад, ки пешравиҳои мусбӣ дар соҳаро метавонем интизор шуд, агар чораҳои ташкилию иқтисодиро дар самтҳои зерин амалӣ намоем: 1) ҷалб намудани шумораи ҳарҷӣ зиёдтари сармоягузорон дар рушди соҳаҳои анъанавии кишварзӣ, ки ҳамчун асоси истеҳсолоти нассочай ва дўзандагӣ баромад мекунанд; 2) таъсис додани донишкада ё марказҳои омӯзишию қасбомӯзии кормандони соҳаҳои саноати нассочай ва сабук барои омода намудани кадрҳои баландиҳтисос; 3) барои баланд намудани самаранокӣ, фаъолнокӣ ва ба ҳам овардани фаъолияти инноватсионӣ зарур аст, ки маркази мустақили муттаҳидаи илмӣ-озмоишии саноати нассочай ва дўзандагиро бо маблағгузорӣ аз фонди соҳавии ғайрибучавӣ таъсис дод; 4) рушди савдои маҳсулоти нассочай ва дўзандагӣ дар вилояти Хатлон, аз он ҷумла таъсис додани маҷмааҳои савдою-логистикии сатҳи минтақавӣ ба рушду инкишофи соҳибкории хурду миёна дар миқёси минтақа мусоидат ҳоҳад намуд; 5) мавҷуд будани талаботи маҳсулоти арзони дўзандагии таъиноти майший, зарурияти ташкили истеҳсолоти хурди дўзандагиро (бо шумораи коргарони аз 5 то 10 нафар) ба вуҷуд меорад; 6) дуруст ба роҳ мондани истеҳсоли ашёи хоми ватаний (пахтаи хом) барои соҳаи саноати нассочай; 7) ташкили фурӯши ҳавасмандкунандай ҳочагиҳои қалону хурди паҳтакор.

Ҳамгирои соҳаҳои нассочай ва дўзандагӣ бо соҳаи савдо барои рушди минбаъдаи комплекси савдою-саноатӣ такони чиддӣ ҳоҳад дод. Ба сифати роҳҳои паси сар намудани тамоюли манғӣ дар соҳаҳои нассочай ва дўзандагӣ ва роҳҳои баромадан аз бӯҳрон зарфиятҳои соҳаи нассочиро бо роҳи таъсис додани кластерҳои нассочай инкишоф додан лозим аст. Таъсиси чунин кластерҳо амалигардонии лоиҳаҳои инноватсионии таҷдиди саноати нассочай ва дўзандагии ватаниро тақозо дорад. Яке аз самтҳои он ташаккул додани кластерҳои нассочай-саноатии вилояти Хатлон мебошад, ки бояд аз рӯи самтҳои зерин амалӣ карда шавад: 1) ташаккул додани талаботи истеъмолӣ ба маҳсулоти саноатии нассочию дўзандагии миллӣ (минтақавӣ); 2) инкишофт додани маълумот ва малакаи касбӣ дар доираи тайёркунии коркунони корхонаҳои нассочию дўзандагии ватаний; 3) ҳимояи ҳуқуқҳои моликияти зеҳнӣ; 4) амалӣ намудани лоиҳаҳои сармоягузориҳои реалий ва инфрасоҳторӣ; 5) фароҳам овардани шароитҳо ва фазои мусоид барои сармоягузорони хориҷӣ дар баҳшҳои номбурдаи соҳаи сабуки минтақа.

Ба фикри инҷониб, баъд аз амалӣ намудани чорабиниҳои пешниҳодшуда вилояти Хатлон метавонад соҳаи амалан нави саноатиро ба даст орад, яъне соҳаи аз лиҳози технологӣ рушдкарда бо арзиши иловашудаи зиёдтари маҳсулот ва маоши баландтар барои коргарон. Албатта, ин имконияти хуб аст барои диверсификатсияи соҳаи саноати нассочай ва рушду равнақи иқтисодиёти минтақаи номбурда.

АДАБИЁТ

1. Барномаи рушди иқтисодии вилояти Хатлон барои солҳои 2016-2020 /Маҷмӯаи оморӣ - ш. Қўргонтеппа, 2015. – С.75.
2. Некрасова И.В. К вопросу об интеграционных процессах в текстильной и швейной промышленности // Экономика и бизнес.- 2012. - №12. – С. 156-169.
3. Островских Т.И., Арсланова О. О., Зубова Н. А. Развитие рынка товаров легкой промышленности. // Евразийский союз ученых, 2015- №4(13). –С. 118-119.
4. Скаржинский М.И., Чекмарев В.В. Особенности методологии эволюционной экономической теории. Научное издание - Кострома: КГУ, 2006. -С. 36-40. (362 с.)
5. Тоҷикистон: 25 - соли истиқлолияти давлатӣ /Маҷмӯаи оморӣ - Душанбе: Агентии омори назди ПЧТ, 2016. – 520с.
6. Яковенко Н. В. Текстильная промышленность депрессивного региона: социально-экономические тенденции (Ивановская область) //ВЕСТНИК ВГУ- Воронеж, 2016.- № 1. –С. 44-50.
7. Пирисев Ч.С., Тагоев Ч.Х. Иқтисоди кишоварзӣ - Душанбе, ДМТ,2006. - С. 166-174(272 саҳ).
8. Давлатов К.К. Развитие кооперации и интеграции в АПК РТ: монография – Воронеж: Истоки, 2008. – С. 54-69 (218 саҳ).
9. Курбонов М.Р. Интеграционные процессы в хлопковом подкомплексе РТ: вопросы теории и практики .- Душанбе, 2014. – С. 76-96 (176 саҳ).
10. Кабиров Н. Совершенствование механизма функционирования интегрированных структур в АПК: организационно-экономический и инвестиционные аспекты// Вестник нац. ун-та – Душанбе: « Сино», 2014.-№2/10 (152).- С.28-33.

АННОТАЦИЯ

РУШДИ ҲАМГИРОИҲОИ СОҲАҲОИ САНОАТУ КИШОВАРЗӢ ВА САВДО: ТАМОЮЛҲО МУШКИЛОТ ВА САРМОЯГУЗОРӢ

Дар мақола масоили рушди ҳамгироиҳои соҳаҳои саноату кишоварзӣ ва савдо, аз ҷумла тамоюлҳои пешрафт, мушкилоти ҷойдошта ва масоили сармоягузории корхонаву ташкилотҳои соҳаҳои нассочии минтақаи Хатлони ҷумхурӣ мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор дода шудаанд. Муаллифон масоили мазкурро дар доираи корхонаҳо ва ташкилотҳои қобили ҳамгирий дар минтақаи номбурда натиҷагирий намуда, ҳамзамон оид ба ҳар қадоми онҳо бо далелу бурҷонҳои воқеӣ фикру пешниҳодоти худро иброз доштаанд.

АННОТАЦИЯ

РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОРГОВЛИ: ПРОБЛЕМНЫЕ И ТЕНДЕНЦИЯ ИНВЕСТИЦИИ

В статье рассматриваются вопросы развития интеграции промышленности, сельского хозяйства и торговли, в том числе тенденции их развития, проблемы и вопросы инвестирования предприятий и организаций в текстильных отраслях Хатлонской области. Рассматривая интеграционные возможности предприятий и организаций в данном регионе, авторы на основе статистического анализа приводят свои выводы, и предложения по поводу улучшение упомянутых интеграционных отношений.

Ключевые слова: текстильная промышленность, швейная промышленность, текстильный кластер, предприятия АПК, инвестиции, агропромышленная интеграция.

ANNOTATION

DEVELOPMENT OF THE INTEGRATION OF INDUSTRY, AGRICULTURE AND TRADE: DISTRESSED AND INVESTMENT TREND

The article discusses the development of integration of industry, agriculture and trade, including their development trends, problems and issues of investment of enterprises and organizations in these sectors of the Khatlon region. The authors, considering the integration capabilities of enterprises and organizations in this region, based on statistical analysis, give their conclusions and suggestions.

Key words: textile industry, clothing industry, textile cluster, agricultural enterprises, investments, agro-industrial integration.

ТДУ 334 (575.3)

АСОСХОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ТАҲҚИҚИ ТИҶОРАТИ

Аюбов Д. М., Восиева Ф.К., Амаков И.Б. Ниёзов И.Ш. - Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номаи С.Айнӣ

Калимаҳои қалидӣ: асосҳои назариявӣ ва методологӣ, соҳибкорӣ, навоварӣ, менечмент, фурӯши маҳсулот, иқтисодиёт, рақобатпазирӣ, иҷтимоӣ, корхона, фоида, сармоя.

Тиҷорат падидай мураккаби иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ мебошад. Дар асри XX ба истилоҳи таъриҳӣ ва иҷтимоию фарҳангии тиҷоратӣ бисёр муарриҳон ва ҷомеашиносон назарияҳои худро баён кардаанд, ки дар байни онҳо аз ҳама намоён M. Вебер [3, с. 29] ва B. Зомбарт [5, с. 42] мебошанд ва ба ин истилоҳ таваҷҷӯҳ бештар зоҳир кардаанд. Дар асари худ «Аҳлоқи пролетарӣ ва рӯҳияи капитализм» M. Вебер менависад, ки “тиҷоратчиёни ҳусусӣ аз ҳисоби ҳариди воситаҳои истехсолот ва фурӯши маҳсулот фоида ба даст меоранд», аз ин рӯ ҳочагиҳо аз «корхонаҳои капиталистӣ» иборатанд. Чунин ҳочагиҳо на танҳо барои таърихи иқтисодии замони муосир истифно нестанд, балки онҳо пас аз танаффусҳои доимо таҷдидшаванд аз нав ба вучуд меоянд, ки ба сабаби ҳамлаи торафт қавитар ба соҳаи ҳочагидории «рӯҳияи капиталистӣ» пайдо мешаванд [3, с. 178]. Вай фаъолияти тиҷоратиро ҳамчун таҷассумгари оқилона муарриғӣ мекунад, ки чунин мағҳумҳо ба монанди самаранокӣ, боздехи пурраи маблағузорӣ, интиҳоби роҳи беҳтарини ҳадафи гузашташударо дар бар мегирад.

Ба ақидаи B. Зомбарт, тиҷоратгариро аз рӯи муваффақияти ба даст овардааш арзёбӣ кардан мумкин аст, яъне маъни аз дигарон пеш гузаштан, нишон додани бартарии худро нисбат ба дигаронро дорад. B. Зомбарт дар асари худ «Буржуаз» қайд мекунад, ки ба сифати рӯҳияи тиҷоратчӣ мо метавонем маҷмӯъи ҳамаи сифатҳои рӯҳиявиеро номем, ки барои иҷрои бомуваффақияти корхона заруранд. Аз як тараф, онҳо гуногунанд, зоро аз ҷониби тиҷоратчӣ бояд вазифаҳои хеле гуногун амалӣ карда шаванд. Аз тарафи дигар, миқдоран фарқ мекунанд, зоро вазифаҳое, ки тиҷоратчӣ бояд вобаста ба андоза ва мушкилоти корхона иҷро кунад, аз ҷиҳати иқтидор аз ҳамдигар бениҳоят фарқ мекунанд. Агар тиҷоратчӣ ҳоҳад муваффақ шавад, вай бояд истеъодҳои зеринро: ғолиб – ташкилотчӣ – савдогариро дошта бошад. [5, с. 222-223]. Ба ақидаи мо ҳама тиҷоратгарон дорои як ҳусусияти умумӣ мебошанд, яъне мақсади онҳо зарурати татбиқ намудани рӯҳияи тиҷоратӣ бо истифода аз фаъолияти инноватсионӣ ва ворид намудани тағиротҳои нав, инчунин техникаю технологияи муосири худ, ки ба раванди фаъолияти тиҷоратӣ, бозор ва рушди иқтисодиёт таъсир расонанд, мебошад.

Барои рушди тиҷоратгарӣ ҳавасмандии марбут ба орзуҳои доҳилӣ ва ҳавасмандии шаҳс ва таваккали пулии он инчуни расидан ба ҳадафҳои муайян: иқтисодию иҷтимоӣ аҳамияти қалон дорад. Гузашта аз ин, таъсири ангезаҳои навъи дуом бо мурури замон афзоиш мейёбад. То аввали асри XX фоида (ё даромади тиҷоратӣ) маъни пардоҳти меҳнати таҳассусноки идоракунӣ (як намуди музди меҳнат) –ро дошт. Баъд аз ғояҳои Ч.Б. Кларк ҳамаи назарияҳо тағиیر ёфт. «Кларк аввалин шуда фоидай тиҷоратиро (ки ҳамчун барзиёд аз фоиз ва иҷора баррасӣ мешавад) бо ҷорикуни бомуваффақияти навоварииҳои технологӣ, тиҷоратӣ ва ташкилӣ дар фаъолияти иқтисодӣ пайваст кард» [8, с. 894]. Ч. Б. Кларк байни ҳолатҳои статикӣ ва динамикии иқтисод ҳад мегузорад. Вай нишонаҳои рушд, афзоиши аҳолӣ, афзоиши сармоя, тағиирот дар техника ва технология, шаклҳо ва усуљҳои идоракунӣ, афзалиятҳои истеъмолкунандагон –ро ба таври возех муайян мекунад. Дар асари Ч.Б. Кларк «Тақсими сарват» масъалаи ракобати байни тиҷоратчиён мавқеи маҳсусро ишғол менамояд, аз ҷиҳати назариявӣ, байни тиҷоратчиён барои ҳар як коргаре, ки ҳузури ў дар корхона ба соҳибаш ягон фоида зиёдтар аз он ҷизе, ки ў ба он медиҳад, таъмин менамояд, мубориза ҷараён дорад. Ва ин мубориза танҳо вақте қатъ мешавад, ки ин фоида аз байн равад» [8, с. 395].

Ф. Найт хусусиятҳои ташаккули фоидаро (ба маъни даромади тичоратӣ) баррасӣ намуда, ба хулосае меояд, ки дар шароити ҳавф ва номуайянӣ он ҳамчун мукофот барои идоракуни мувваффақонаи истеҳсолот амал мекунад. Ҳамзамон, ў фоидаро, ки дар иқтисоди статсионарӣ вучуд надорад, ҳамчун арзёбии мувваффақона мешуморад. Вай дар асари худ «Ҳавф, номуайянӣ ва фоида» [12, с. 519] таърифи зерини фоидаро медиҳад: «Фоида ин фарқияти байни нархи бозории захираҳои истеҳсолии аз ҷониби тичоратчӣ истифодашуда ва маблағи фурӯши маҳсулоти бо ин захираҳо таҳти роҳбарии ў бадастомада мебошад» [12, с. 540]. Фоида аз ҷониби тичоратгарони ба даст оварда мешавад, ки қодиранд тағииротро дар иқтисодиёт пешгӯйи кунанд ва барои иҷрои нақшаҳояшон ҳатто дар ҳолати ҳавф омодаанд. Он бо ду намуди номуайянӣ алоқаманд аст: 1) номуайяни пешбинишаванда, ки эҳтимолияти он ҳисоб ва суғурта карда мешавад (он ба ҳароҷот доҳил мешавад); 2) «номуайяни бемисл» (бо сабаби лаппишҳои ғайричашмдошти бозор ба вучуд меояд: даромади тичоратчӣ мураккаб аст. Яке аз унсурҳои даромад –даромади оддӣ мебошад, ки он аз ду унсур – ҳисобкунӣ ва комёбӣ» иборат аст [12, с. 540]. Ба ақидаи мо тичоратчӣ дар шароити номуайяниҳои комил амал карда, дар ҳолати пешбинии дурусти ҳодисаҳо ва идоракуни бомуваффакият фоида ба даст меорад. Хусусияти асосии тичоратгари ин қобилияти хуби тамрин додашудае мебошад, ки бо боварии комилу азми катъӣ барои исбот кардану расидан ба ҳадафҳои гузошташуда, сармояи худро зери ҳавф мемонад.

Л. Фон Мизес ба мураккабии фаъолияти тичоратчиги ишора карда, дар навиштаҳояш пешниҳод кардааст, ки он дар асоси амсилаи (модел) шахси эҷодкор баррасӣ шавад, ки метавонад иштибоҳ кунад, аз таҷрибаи худ биомӯзад ва интихобро дар асоси майлҳои худ кунад. Вай тичоратчиро дар муҳити рақобат баррасӣ намуда, қайд мекард, ки барои пирӯзӣ дар муборизаи рақобат тичоратчӣ бояд «талаботи шадидтарини истеъмолқунандагонро қонеъ гардонад ё онҳоро бо нархи камтарин нисбат ба таъминқунандагони кӯҳна таъмин намояд» [11, с. 256]. Барои муайян кардани талаботи истеъмолқунандагон ва пайдо кардани усулҳои нархгузории арzon ё самаранок қонеъ гардонидани онҳо ба тичоратчӣ «пеш аз ҳама, мағзи сар ва ғояҳо» лозиманд [11, с. 257]. Дар баробари ин, пайдо кардани тичоратчие, ки ҳам «мағзи сар» ва ҳам “ғояҳо”–ро дар худ омезиш медиҳад, хеле мушкил аст. Ба ақидаи мо таъсиси ширкати мувваффак аз тичоратчӣ малака ва қобилиятҳои муайянро талаб мекунад, ки истифодаи онҳо дар оянда боиси эҷоди маҳсулоти рақобатпазир мегардад. Аз ин рӯ, мувваффакияти ширкат аз соҳтор ва сифати сармояи инсонӣ вобаста мебошад.

Моҳияти тичоратгари дар фаҳмиши Ф.А. Фон Хайек – ҷустуҷӯ ва таҳқиқи имкониятҳои нави иқтисодӣ мебошад [18, 214-224]. Тичоратчи бояд дорои донишҳо, малака, қобилият, истеъодди навоварӣ ва таҳлил кардани имкониятҳои фаъолияти истеҳсолии худ, инчуни омӯхтани талаботи истеъмолқунандагон ва ғайра дошта бошад. Ҳамаи ин «донишҳо» дар ҷараёни рақобат ошкор мешаванд, вақте ки ҳар як истеъмолқунанда барои мол ва нархи муайян «бо пул» «овоз медиҳад». Азбаски меҳнати инсон мол маҳсуб мейбад, барои арзёбии эҳтиёҷоти корманд дар ширкат истифодаи унсурҳои рақобати бозорӣ муҳим аст.

Намояндагони назарияи неоинститутсионӣ (Р. Коуз [10, с. 11-32], О.И. Уилямсон [17], Д. Норт) ба он таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд, ки тичоратчӣ ҳамчун субъекти байни муносибатҳои шартномавӣ ва ташкили ширкат бо мақсади сарфаи ҳароҷоти транзакционӣ мебошад. Тичоратчӣ механизми танзимқунандаи иқтисодиёт мебошад, ки аз механизмҳои нарҳ ва танзими мустақими давлатӣ фарқ мекунад.

Дар нимаи дуюми асри XX шумораи зиёди олимон барои омӯхтани илми тичоратӣ таваҷҷӯҳ намудаанд. Онҳо тичоратчигиро ҳамчун фаъолияти бисёрфункционалий дар робита бо макромуҳит баррасӣ карданд. И. Киртснер назарияи тичоратиро васеъ намуда, онро ҳамчун раванди гузариш аз як «муомилоти ҳакамӣ» ба дигар муаррифӣ намуда аст. Т. Шултс тичоратро ҳамчун шахсе муаррифӣ мекунад, ки сармояи кофии

инсонӣ дошта, қодир аст масъалаҳоро бо вазъи номувозин дар фаъолияти иқтисодӣ ҳаллу фасл намояд.

Дар ташаккули ғояҳои муосири назарияи тичоратӣ асарҳои П. Дрюкер саҳми назаррас гузоштаанд. Вай чунин мешуморид, ки тичоратгарӣ фаъолияти мушаххаси амалест, ки асоси онро донишҳои муосир ташкил медиҳанд. Ҳамзамон, мазмун ва вазифаи тичоратӣ навовариҳо мебошанд, ки барои тичоратгарон воситаи маҳсус буда, бо ёрии онҳо тағииротро ҳамчун имконияти мусоиди амалӣ кардани ғояҳои худ истифода мебаранд. Вазифа ва ҳадафҳои тичоратгарон ҷустуҷӯи манбаъҳои инноватсия ва тағиир додани онҳо иборат мебошад. П. Друкер тичораткориро фаъолияти хавфнок ҳисоб намекунад, зоро танҳо онҳое муфлис мешаванд, ки дар ҷое ки корхонаҳояшон фаъолият мекунанд, бесалоҳиятанд. Вай боварӣ дорад, ки тичоратгарӣ атои маҳсус аст (истеъдоде мебошад, ки онро омӯхтан лозим аст).

Бисёр намояндагони ин назария таваҷҷуҳро ба баррасии ҷанбаҳои идоракунии фаъолияти тичоратӣ тамаркуз медиҳанд. Ин ба гузариш ба сатҳи байнифании таҳқиқот оид ба масъалаҳои рушди тичоратгарӣ вобаста аст. Асарҳои Г. Пиншот боиси ташаккули мағҳумҳои тичоратҷӣ дар дохили корхонаи амалкунанда («тичоратгари дохилиширкатӣ») гардид, ки қабули тичораткориро ҳамчун як раванди эҳтимолан хеле васеъ ва бисёрсатҳа тақвият бахшид.

Тағсири низомноки тичоратӣ дар асоси назарияи танзими давлатии фаъолияти тичоратӣ, назарияи омили вакт, назарияи мавҷҳои дароз ва тағиирот дар парадигмаи техниқӣ – иқтисодӣ, назарияи рушди фазоии тичорат, назарияи низомҳои инноватсияни, тавлид ва интиқоли навовариҳо амалӣ карда мешавад. Дар байни назарияҳои муосири менечменти стратегӣ аҳамияти аввалиндарача дошта, барои омӯхтани консепсияи қобилиятҳои динамикӣ ва рафтори рақобатии корхона хело муҳим мебошад. Ба муносибати захиравӣ такя карда, он назарияи неошумпетериани ширкат ва қабули қарорҳоро дар ташкилоте инкишоф медиҳад, ки дар он муносибатҳои назарияи рафтории ширкат, самти таҳаввуӣ дар назарияи иқтисодӣ ва фаҳмиши шумпетериани раванди инноватсияни намоён аст. Ин консепсия ба он нигаронида шудааст, ки барои ба даст овардани афзалиятҳои рақобатии ширкат доштани захираҳо ва салоҳиятҳои бемисл дар муҳити пурталотум кофӣ нест, қобилиятҳои ташкилотчиӣ низ талаб карда мешаванд. Ғайр аз ин, ғояҳои марбут ба консепсияи масъулияти корпоративии иҷтимоӣ ва дигар муносибатҳо, ки амали омилҳои арзиширо ба назар мегиранд, муҳим мебошанд.

Дар доираи мейнстрими иқтисодӣ, ки ба парадигмаи неоклассикӣ такя мекунад, фаҳмиши нодурусти механизмҳои ташаккули робитаҳои амудию уфукӣ ва ҳамкории иқтисодии тичоратгарон бо субъектҳои гуногуни иқтисод рушд кардааст. Назарияи неоклассикӣ равандҳои ҳамкории субъектҳои тичоратиро бо давлат дар шароити бозор ба тариқи хеле содда дар асоси тасавурот дар бораи мубодилаи эквивалентӣ тағсир мекунад. Пешзаминай муҳимтарини чунин мубодила баробар ҳукуқии субъектҳо, ки ба онҳо имкон медиҳад, ки дар муомилоти тичоратии барои онҳо номусоид иштирок накунанд, инчунин мавҷудияти ҳавасмандии якхела – қӯшиши кам кардани ҳарочот ва ба ҳадди аксар расонидани фоида, масалан, аз ҳисоби зиёд кардани ҳаҷми фурӯш, ҳиссаи бозор ва ғайра, мебошанд [15, с. 90-111].

Муносибати неинститутсионӣ, ки дар доираи парадигмаи неоклассикӣ ташаккул ёфтааст, ҳамкории муштараки намудии субъектҳои тичоратиро бо давлат баррасӣ намуда, инчунин амалисозии мубодилаи бозорӣ, эквивалентиро дар доираи институтсионаӣ пешбинӣ менамояд – давлат бояд неъматҳои ҷамъиятиро мутобиқи андозҳои воридотӣ истехсол кунад. Агар тавозун ба манфиати давлат вайрон шавад, бартараф кардани амалҳои манфии давлат тавассути ҳусусигардонӣ, озмунҳои тичоратӣ ва ҷорӣ намудани механизмҳои қвазибозорӣ талаб карда мешавад. Ин бояд давлатро ба ҷаҳорҷӯбаи мубодилаи бозорӣ, эквивалентӣ баргардонад [15, с. 90-111]. Ҳамин тариқ, дар ҷаҳорҷӯбаи маҳкамэътиқодии (ортодоксияи) институтсионаӣ

бузургтарин субъекти бозорй – давлат – ба хурдтарин субъект – шахсиятии алохидар баробар карда шуда, мақомчо бошанд, танҳо ифодай ғайримустақими иҷтимоии ҳосилнокии ниҳоӣ мебошанд.

Назарияи транзаксионӣ ба оқилияти маҳдуд ишора намуда, мавҷудияти асимметрияи иттилоотро дар субъектҳои тиҷоратӣ ва пайдоиши ҳароҷоти иттилоотиро, ки яке аз намудҳои ҳароҷоти транзаксионӣ, яъне ҳароҷоти бастан ва иҷро кардани шартномаҳоро маҳсуб меёбанд, қайд мекунад. Пайдоиши онҳо инчунин оппортунизм ва дараҷаи баланди маҳсусгардии дороиҳоро ба вуҷуд меорад (агар дороиҳо универсалӣ ва ивазшаванд бошанд, пас ҳам ҳавф ва ҳам имконияти истихроҷи иҷора коҳиш меёбанд, дар ин ҳолат ҳароҷоти транзаксионӣ низ коҳиш меёбанд). О.И. Уилямсон оппортунизмро ҳамчун “пайгирии” манфиати шаҳсӣ бо истифода аз истеъдод таъриф мекунад. Рафтари мазкур шаклҳои ошкоротарро ба монанди дурӯғгӯй, дуздӣ ва қаллобиро дар бар мегирад, vale бар гумон аст, ки бо онҳо маҳдуд мешавад. Аксар вақт зери оппортунизм шаклҳои нозуктари фиреб, ки метавонанд фаъол ва ғайрифаъол бошанд ва дар “ex ante и ex post зоҳир шаванд», фахмида мешаванд [17, с. 97]. Ин дар ҳолати мушаҳҳасии баланди дороиҳо низ рӯҳ медиҳад: истифодаи онҳо «ба таври умум дастрас» намешавад, онҳо аз гардиши молӣ – пулӣ гирифта шуда, дар доҳили ширкат маҳдуд карда мешаванд.

Соҳторҳои тиҷоратӣ дар фазои иқтисодӣ – замонӣ вазифаҳои гуногуни ҳоҷагидориро иҷро мекунанд ва мақоми муҳталиф доранд, ки на танҳо бо андозаи онҳо, балки бо ҳолат ва соҳтори иқтидори заҳирӣ, афзалиятҳои рақобатӣ, омилҳои соҳавӣ, ҳудудӣ, илмӣ –технологӣ ва ғайра муайян мешавад. Кӯшишҳои таҳия намудани стратегияҳои пурмазмунтари тадқиқотӣ барои тиҷоратгарӣ дар илми иқтисоди муосир аз ҳисоби амалисозии тағйиротҳои муайян дар амсилаи рафтари оқилона, ки фарқиятҳои калидии байни муносабатҳои рақобатӣ, имкониятҳои таҳлилӣ ва ҳудуди татбиқи онҳоро муайян мекунанд, таъмин карда мешаванд. Тафовутҳои типологии ба вуҷудояндаи стратегияҳои алтернативӣ бо як навъ маҷмӯи нишонаҳои муҳимтарин: оқилияти абзорӣ ва арзишӣ, комил ва маҳдуд, фардгаро ва коммуникативӣ, иқтисодӣ ва ғайрииқтисодӣ, ки ба афзалиятҳои экзогенӣ ва эндогенӣ асос ёфтаанд тавсиф карда мешаванд [1, с. 110-116].

Табдили мейнстрими илми иқтисод аз ҳисоби таҷдиди намуди он, бидуни таъсир ба «ҳастаи саҳт» ба амал омада, танҳо ба «камарбанди пешгирикунанда» – заминаҳои алоҳидар ва амсилаҳои таҳлилӣ даҳл дорад, ки тағйирёбии онҳо танҳо дар ҷаҳорҷӯбай қабулшудаи парадигмалӣ, ки зиёда сад сол пеш ташаккул ёфта, кайҳо кӯҳна шудааст, имконпазир аст. Такя ба назарияи маҳкамэътиқоди иқтисодӣ ба позитивизм ва фардгарии методологӣ истифодаи амсилаи кориро муайян мекунад, ки модификатсияи он танҳо дар доираи усули мақсадгузорие имконпазир аст, ки ба тафсири неоклассикии оқилият мувоғиқ аст. Амсилаи неоклассикӣ “ҳадафҳо, ангезаҳо ва афзалиятҳои афродро ҳамчун маълумот қабул карда, танҳо дар бораи воситаҳо муҳокима ронданро роҳ медиҳанд. Ин як амсилаи мутобиқшавӣ маҳсуб меёбад. Масъалаи арзишҳо ҳамчун масъалаи интиҳоби байни ҳадафҳои гуногун, ҳамчун савол аз рӯйи қадом меъёрҳо интиҳоби мазкур амалӣ карда шавад, аз ҷиҳати методологӣ истисно карда мешавад” [9, с. 40]. Дар робита ба ин, таҳаввули назарияҳои мейнстрим воқеан бо тағйирот дар ҷузъи абзории амсилаи рафтари оқилона ҳамроҳӣ карда, ҳастаи ҳавасмандии он бοқӣ мемонад [9, с. 158].

Принсиҳи фардгарии методологӣ, ки ҳастаи категориалии мейнстрими иқтисодиро ташкил медиҳад, ҳоло ба аксари консепсияҳо ва амсилаҳо доҳил шудааст [6, с. 67-87]. Дар баробари ин, дар доираи методологияи фардгарӣ рафъи мушкилоти марбут ба зарурати ҳамгирошавии ҷанбаҳои фарҳангӣ ва институтионаӣ ба амсилаҳо ва консепсияҳои гуногуни рафтари субъектҳои иқтисодӣ ва фаъолияти тиҷоратӣ муяссар нашуда истодааст. Дар натиҷаи тафсири маҳдуди соҳаи масъалавӣ ва ангезаҳои рафтари субъектҳои иқтисод парадигмаи соддай таҳқиқи тиҷоратӣ ва биниши

тахрифшудаи механизмҳои ташаккули фаъолияти тиҷоратӣ ташаккул мейбад [1, с. 119-132].

Ба ақидаи мо таҳлили гузаронидашудаи адабиёти илмии иқтисодӣ хулоса баровардан мумкин аст, ки айни замон тавсифи фаъолияти тиҷоратӣ бо истифода аз назарияҳо ва методологияҳои гуногун: тамоюли тиҷоратӣ ва ширкати тиҷоратӣ; контекстуализатсияи тиҷоратӣ; тағиироти институционалӣ ва тиҷораткории институционалӣ; амали коммуникативӣ; конвенсия; тиҷорати аз ҷиҳати аҳлоқӣ ва иҷтимоӣ масъул; тағиироти ташкилӣ; назарияи рақобат; заҳираҳо; қобилиятҳои динамикӣ амалӣ карда мешавад.

АДАБИЁТ

1. Бирюков, В.В. Универсальное и локальное в развитии цивилизации: роль культурно-ценостных факторов / В.В. Бирюков // Инновационная экономика и общество. 2016. - № 3. -С. 110–116.
2. Вебер, М. Пролетарская этика и дух капитализма // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков: в 5 т. Т.3: Эпоха социальных переломов / отв. ред. Г.Г. Фетисов. М.: Мысль, 2005.
3. Зомбарт В. Буржуа // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков: в 5 т. Т.3: Эпоха социальных переломов / отв. ред. Г.Г. Фетисов. М.: Мысль, 2005. - С.42
4. Кирдина, С. Методологический индивидуализм и методологический институционализм // Вопросы экономики. 2013. - № 10. - С. 67–87
5. Кларк, Дж.Б. Распределение богатства // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков: в 5 т. Т.2: Восходящий капитализм / отв. ред. М.Г. Покидченко. М.: Мысль, 2005.
6. Козловски, П. Этика капитализма. Эволюция и общество. СПб.: «Экономическая школа», 1996. – 158 с.
7. Коуз, Р. Природа фирмы // Вехи экономической мысли. Теория фирмы. Т. 2 / под ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 2000. - С.11–32. 307
8. Мизес, Л. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории / Л. Мизес. М.: Экономика, 2000.
9. Найт, Ф. Риск, неопределенность и прибыль // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков: в 5 т. Т.3: Эпоха социальных переломов / отв. ред. Г.Г. Фетисов. М.: Мысль, 2005.
10. Хайек, Ф. Претензии знания. // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков: в 5 т. Т.5: в 2 кн. Всемирное издание. Лекции нобелевских лауреатов / отв. ред. Г.Г. Фетисов. М.: Мысль, 2004. Кн. 1. - С. 214-224.

АННОТАСИЯ

АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ТАҲҚИҚИ ТИҶОРАТИ

Дар мақола асосҳои назариявию методологии таҳқиқи тиҷоратӣ мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллифон асосҳои назариявии фаъолияти тиҷоратиро таҳлил намуда, роҳҳои баланд бардоштани сатҳу сифати он, дигаргунсозии иқтидори рақобатпазирӣ, усулҳои беҳтар намудани фаъолият, пеш аз ҳама истифодай назарияҳои олимонро мавриди омӯзиш қарор додаанд. Дар асоси таҳлили адабиёти мавҷудаи илми иқтисодӣ доир ба мавзӯи мазкур қайд карда шудааст, ки дар фазои иқтисодӣ – замонӣ соҳторҳои тиҷоратӣ вазифаҳои гуногуни хочагидориро иҷро карда, мақоми муҳталиф доранд, ки на танҳо бо андозаи онҳо, балки бо ҳолат ва соҳтори иқтидори заҳиравӣ, афзалиятҳои рақобатӣ, омилҳои соҳавӣ, худудӣ, илмӣ –технологӣ ва ғайра муайян мешавад. Рақобатпазирии фаъолияти тиҷоратӣ ва сифати хизматрасониҳои онҳо дар бозори доҳилию ҷаҳонӣ бевосита вобастаги дорад ба дастовардҳои назараси илмию технологӣ, ки он метавонад, иқтидори инноватсионии кулли соҳаҳои иқтисодиёти миллиро муайян мекунад.

АННОТАЦИЯ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ИССЛЕДОВАНИЙ

В статье изучаются и обсуждаются теоретические и методологические основы бизнес-исследований. Авторы анализируют теоретические основы предпринимательства и изучают способы повышения его уровня и качества, изменения

конкурентоспособности, способы повышения результативности и, прежде всего, использование научных теорий. На основе анализа существующей литературы экономической науки по данной теме отмечается, что в современных экономических условиях бизнес-структуры выполняют разные экономические функции и имеют разный статус не только по размеру, но и по состоянию и структуре ресурсного потенциала, конкурентным преимуществам, отраслевые, территориальные, научно-технологические факторы и др. Конкурентоспособность предприятий и качество их услуг на внутреннем и мировом рынках напрямую зависит от значительных научно-технических достижений, которые могут определять инновационный потенциал всех секторов национальной экономики.

Ключевые слова: теоретико-методологические основы, предпринимательство, инновации, менеджмент, сбыт продукции, экономика, конкурентоспособность, социальное, предприятие, прибыль, капитал.

ANNOTATION

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF BUSINESS RESEARCH

The theoretical and methodological bases of business research are studied and discussed in the article. The authors analyze the theoretical foundations of entrepreneurship and study ways to improve its level and quality, change the competitiveness, ways to improve performance, and above all, the use of scientific theories. Based on the analysis of the existing literature of economic science on this topic, it is noted that in the current economic climate, business structures perform different economic functions and have different status, not only in size, but also in the state and structure of resource capacity, competitive advantages, sectoral, territorial, scientific and technological factors, etc. The competitiveness of businesses and the quality of their services in the domestic and global markets is directly related to significant scientific and technological achievements, which can determine the innovative potential of all sectors of the national economy.

Key words: theoretical and methodological bases, entrepreneurship, innovation, management, product sales, economics, competitiveness, social, enterprise, profit, capital.

ТДУ 339.138

ФАЙОЛИЯТИ МАРКЕТИНГИИ КОРХОНАХОИ КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТӢ ҲАМЧУН ВОСИТАИ ФУРӮШИ САМАРАНОКИ МАҲСУЛОТИ КИШОВАРЗӢ

Абдуалимов А. – н.и.и., дотсенти ДССХ,

Мирзоев А.Ш. - унвончӯй ДДБ ба номи Н.Хусрав

Калимаҳои калидӣ: бозор, фурӯш, бӯҳрон, корхонаҳои кишоварзӣ маркетинг, музди меҳнат, рақобат, соҳибкорӣ.

Дар шароити гузариш ба муносабатҳои бозорӣ, ба гайр аз шароити бӯҳронии хоҷагидорӣ барои корхонаҳои кишоварзӣ мушкилоти ҷиддӣ ин фурӯши маҳсулоти истехсолшуда мебошад. Ҳоло ҳадаф дар навбати аввал аз он иборат аст, ки чӣ гуна онро беҳтар фурӯхтан лозим аст. Вазъи молиявии хоҷагӣ аз бисёр ҷиҳат ба самаранокии фурӯш вобаста мебошад. Барои фаъолият кардан ҷиҳати истехсоли васеи молҳо ва фурӯши бомуваффакияти маҳсулоти кишоварзӣ, мукаррароти зерин аҳамияти мухим доранд: муайян кардани захираҳои истифоданашуда, зоро истифодаи онҳо дар истехсолот ҳаҷми маҳсулоти тиҷоратиро афзоиш хоҳад дод; таҳлили каналҳо (роҳҳо)-и фурӯш ва муайян кардани соҳаҳои талафот, зоро фурӯши маҳсулот бо нарҳҳои паст ба фоидай аздастрафта оварда мерасонад [1, 400-408].

Захираҳои истехсолӣро бо истифодаи имкониятҳои технологияҳои ҳозиразамони

муосир муайян кардани лозим меояд. Ҳангоми ҳисобкуй, ҳамчун омилҳои экстенсивии истеҳсолот, нишондиҳандаҳои майдони кишт истифода мешаванд; ҳамчун омилҳои интенсивӣ – ҳосилнокии зироатҳои кишоварзири истифода мекунанд. Ҳамин тавр, аз ҳисоби киштгардон кардани майдонҳо, майдони кишти зироатҳо зиёд карда мешавад ва дар ҳолати риоя кардани тамоми амалиётҳои технологӣ баландшавии ҳосилнокиро ба даст овардан мумкин аст [1, 422-426].

Намудҳои маҳсулоти бозоргиршудаи маҳсулоти кишоварзӣ ва даромаднокии истеҳсоли он ҳангоми фурӯхтан бо роҳҳои гуногуни фурӯш: ба давлат, корхонаҳои дигар, ба корхонаҳои хӯроки умумӣ, пардоҳти натуралий ҳамчун музди меҳнат ба коргарони ҳочагӣ, ба фурӯши яклухт (шартномаҳои бирҷавӣ ва шартномаҳои мустақим) ва чакана (нуқтаҳои савдои доимӣ, нуқтаҳои савдои мавсимиӣ –ҳаймаҳо, автомагозаҳо) таҳқик карда мешаванд. Онҳо ҳачми фурӯш ва нархи фурӯшро таҳлил намуда, бъяд фоиданокиро барои ҳар як канал (самт)-и алоҳида ҳисоб мекунанд, ки ин барои муайян кардани канали самараноктарин имкон медиҳад.

Барои анҷом додани таҳлили талафоти соҳавӣ, муайян кардани нархи баландтарини маҳсулоти дар ҳочагӣ истеҳсолшудаи дар бозор фурӯхташаванда ва нарҳҳои ҳар як намуди маҳсулоти фурӯхташударо муқоиса кардан зарур аст. Барои ҳар як канали фурӯш зарари аз фурӯши як сентнер баамаломада муайян карда, зарари умумӣ вобаста ба ҳачми фурӯш бояд ҳисоб карда шавад [2, 56-60].

Таҳлили фаъолияти истеҳсолӣ ва фурӯши аксари ҳочагиҳо сатҳи даромаднокии пасти истеҳсоли маҳсулот ва аксаран зиёнвариро нишон медиҳад. То ба имрӯз, гузариш ба муносибатҳои бозоргонӣ барои бисёр ҳочагиҳо як раванди хеле мураккаб буд ва ҳаст. Дар ин ҷо нарасидани таҷриба дар шароити бозорӣ низ таъсир мерасонад. Қаблан ҳочагиҳо бо истеъмолқунандагон муносибатҳои мӯътадил доштанд, зоро қисми асосии маҳсулот ба давлат фурӯхта мешуд. Дар ҳариди воситаҳои зарурии истеҳсолот низ мушкилот пеш омадааст. Ҳангоми баナқшагирии фаъолиятҳои истеҳсолӣ ва соҳибкорӣ, корхонаҳо ба имкониятҳои ҳуд тақя мекарданд ва ба шароити бозор эътибор намедиҳанд.

Барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти истеҳсолӣ ва фурӯшии корхонаҳои кишоварзӣ, ба андешаи мо, андешидани ҷораҳои зерин заруранд:

–афзоиш додани фоида аз ҳисоби зиёд кардани ҳачми маҳсулот дар асоси ҷалби захираҳои истифоданашуда;

такмил додан (зиёд кардан)-и номгӯи маҳсулот, зоро фурӯши маҳсулоти коркардшуда нисбат ба ашёи хоми кишоварзӣ бештар фоидаовар аст, истеҳсоли навъҳои маҳсулоти истеҳсолшавандаро дар ҳочагӣ густариш додан ва корхонаҳои коркарди ҳудашонро ташкил кардан зарур аст;

зиёд кардани фоида аз ҳисоби ворид шудан ба соҳаҳои умебахши бозор;

дар заминаи корхонаҳо ташкил намудани ҳадамоти ҳудии фурӯш, ки мақсади он ташкил ва назорат кардани ҳамкориҳои бахшҳои истеҳсолӣ ва фурӯшии ҳочагӣ барои пурра қонеъ гардонидани талаботи бозор, ҷалби захираҳои истифоданашудаи истеҳсолӣ, такмил додани технологияҳо, мутобиққунии истеҳсолот ба тағиироти конюктураи бозор ва ғ., ҳар чи бештар гирифтани фоида мебошад.

Самти муҳими рушди соҳа ин мӯътадил гардондан ва афзоиши минбаъдаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва рушди ҳамкорӣ (кооператсия) аст. Дар соҳаи кишоварзии Тоҷикистон, дар муқоиса бо дигар кишварҳо, ҳамкориҳои уфукӣ бештар рушд кардаанд. Қисмати зиёди корхонаҳои кишоварзӣ аз рӯйи принсипҳои он фаъолият мекунанд. Тақрибан сеяки ҳочагиҳо дар истеҳсоли маҳсулот ҳамкорӣ мекунанд. Аммо ҳамкории амудӣ оҳиста рушд меёбад. Дар натиҷа, молистеҳсолкунандагон, новобаста аз шакли молиқият ва ҳочагидорӣ, ҳамчун таъминкунандагони ашёи хоми кишоварзӣ талафоти калон мебинанд, ки он 30–40% –и фоидаро аз фурӯши маҳсулоти тайёр ташкил медиҳад, ин маблағҳо дар корхонаҳои коркард, миёнаравони зиёд, ташкилотҳои нақлиётӣ, дар ҳаридорони яклухт ва чакана боқӣ мемонад [3, 804-810].

Бо гузариш ба муносибатҳои бозоргонӣ фаъолияти маркетингӣ: кор оид ба

омӯзиши бозор, беҳтар кардани сифати маҳсулот, идоракуни фурӯш ва ғайра боз ҳам муҳимтар мегардад.

Дар корхонаҳои кишоварзӣ истифодай маркетинг аз сабаби маҳдудияти миқёси фаъолиятҳои маркетингӣ ва имконнопазир будани дар ҳайати кормандон (штати корӣ) доштани кормандони ботаҳассуси соҳаи маркетинг то ҳадде душвор мешавад. Бо дарназардоши он, ки корхонаи кишоварзӣ коргаре дошта наметавонад, ки вақт, таҷриба ва дониши зарурӣ барои ҳамоҳангсозии тамоми кор дар соҳаи маркетинг дошта бошад, мо метавонем ду усули бартараф кардани ин муамморо пешниҳод биқунем. Усули якум, бастани шартнома бо корхонаҳои бузурги кишоварзӣ (ширкатҳои кишоварзӣ, корхонаҳои кишоварзӣ–агрокомбинатҳо ва ғайра), ки бо принсипҳои шабех барои маблағгузории муштарак ва идоракуни хадамоти мутамаркази маркетингӣ амал мекунанд. Усули дигари ҳалли он, ки корхонаи хурд қисман мушкилоти вобаста ба андозаи хурд доштанаш бартараф карда метавонад, ин истифодай машваратчиён аст. Ба ақидаи мо, варианти дувум бештар қобили қабул аст, аммо бо дарназардоши нарасидани мутахассисони зикргардида, самараи бештарро аз таълиму омӯзиш додани кормандони худ ва омодасозии кадрҳо дар худи корхона ба даст овардан мумкин аст.

Самаранокии маркетинг дар ҳоҷагӣ бо омилҳои муҳталиф муайян карда мешавад, ки онҳо одатан ду ҳел мешаванд: аз ҷониби истеҳсолкунандагони мол назоратшаванд ва аз ҷониби онҳо назоратнашаванд. Ба гурӯҳи аввал омилҳое дохил мешаванд, ки аз ҷониби хадамоти маркетингӣ назорат карда мешаванд – ин интиҳоби каналҳои бозори фурӯши маҳсулот, ташкил ва соҳтори маркетинг ва идоракуни он мебошад. Интиҳоби бозори фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ аз рӯйи намуд, сифат, талабот дар ин ё он минтақа ва дигар шартҳои мушахҳас муайян карда мешавад, ки онҳо дар шакли муттамарказшуда имконияти ба даст овардани фоидай бештаринро ифода мекунанд.

Ба омилҳои идоранашаванд омилҳое дохил мешаванд, ки аз ҷониби истеҳсолкунандагони мол ва хадамоти маркетинг назорат карданашон гайриимкон аст – истеъмолкунандагони маҳсулот, рақобат, давлат, васоити аҳбори омма ва ғайра. Фаъолияти рақибон–истеҳсолкунандагони ҳамон як намуди маҳсулот низ назорат бурда намешавад. Ба муваффақият ё нокомии фаъолиятҳои маркетингӣ инчунин давлат таъсир расонда, он қонунҳоеро мебарорад, ки тавассути ангезиш (ҳавасмандгардонӣ) ё баръакс маҳдудкунандай истеҳсолот ва дар натиҷа фурӯши намудҳои алоҳидаи маҳсулотро танзим мекунанд.

Ҳамлу нақли маҳсулот дар баробари нигоҳдорӣ яке аз вазифаҳои муҳимтарини маркетинг(фурӯш) мебошад. Дар рафти фурӯши онҳо то 10% ғалладонагиҳо нобуд шуданаш мумкин аст. Аз ин рӯ, пешниҳоди саривақтии нақлиёт барои содироти зироат аз саҳро ва интиқоли минбаъдай он ба нуқтаи нигаҳдорӣ, коркард ё ба истеъмолкунандай дигар зарур аст.

Ба андешаи мо, ба ғайр аз нигоҳ доштани сиёсати ҳатмии зиддимонополистӣ, ки ба назорат ва танзими сатҳи болоии тарифҳои интиқоли ғалладона равона карда шудаанд, дар баробари кишварҳои хориҷӣ, гузарондани сиёсати тафриқадор (дифференсиалий)-и тарифӣ: тарифҳои имтиёзноқи мавсимиӣ, тарифҳои шартномавӣ барои автомобилҳо ва вагонҳое, ки аз ҷониби фиристонандагон барои интиқоли маҳсулот ба иҷора гирифта шудаанд, тарифҳои минтақавӣ дар асоси такмил додани бастани шартномаҳои байни роҳи автомобилий, оҳан ва мақомоти иҷроияи субъектҳои чумхӯрӣ зарур аст [5].

Дар робита бо қоҳиҷ ёфтани ҳариди давлатии маҳсулот ва хусусигардонии амборҳо ва нуқтаҳои қабулкунии маҳсулот, истеҳсолкунандагон ба мушкилоти нигоҳдории он торафт бештар дучор меоянд. Баъзе корхонаҳои дигар бошанд, барои заҳира кардани маҳсулот аз амборҳои суст меҳаникoniдашуда ва аксаран номувоғиқ истифода мекунанд. Ҳамин тавр, барои пешгирий намудани талафи маҳсулоти истеҳсолшуда амборҳои боъзтимоди худро доштан муҳим аст.

Маблағгузории фаъолияти истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ метавонад бо якчанд роҳ амалӣ карда шавад. Пеш аз ҳама, ин маблағҳо аз фурӯши маҳсулоти

истехсолшуда мебошанд, ки пас аз нигоҳ доштан (гирифтан)–и маблағи зарурӣ ба раванди такрористехсолкунӣ ирсол карда мешаванд. Аммо, бо назардошти мавсимиӣ будани истехсолоти маҳсулоти кишоварзӣ, ин маблағ барои амалигардонии ҷараёни истехсолӣ кифоягӣ намекунад, аз ин рӯ, низоми мукарраршуда давлатии қарзиҳӣ ба корхонаҳои комплекси агросаноатӣ зарур аст. Муаммои муҳимтарини фурӯши маҳсулот ин пешпардоҳт намудани ҳарид мебошад. Дар айни замон, масъалаи мазкур асосан бо қӯмаки қарзи мол ҳал карда мешавад, ки шарти онҳо на ҳамеша барои истехсолкунандагони мол судманд аст. Механизми қарзиҳиро барои ҳарид тавассути амалиётҳои кафолатии давлатӣ таъсис додан зарур аст.

Ҷамъоварӣ ва таҳлили иттилооти бозорӣ, ба назари мо, чизи муҳим барои маркетинг аст. Бидуни огоҳии доимӣ аз вазъи бозор ва конюктураи он, ягон истехсолкунандай мол наметавонад стратегияи бозоргонии худро таҳия бикиунад, барномаи истехсолиро коркард намояд ва ғайра. Аз ин рӯ, зарур аст, ки иттилооти мавҷуда оид ба нарҳҳо, паству баландшавӣ (динамика)-и талабот ба маҳсулоти кишоварзӣ омӯхта шуда, барои таҳияи барномаи ояндадори рушд бояд аз динамикаи вазъи бозори ҷаҳонӣ оғоҳ шудан зарур аст.

Ин ба истехсолкунандагони мол имкон медиҳад, ки номуайяниро дар интихоби соҳтори истехсолоти маҳсулот бартараф намуда, ҳарочоти ғайриқилонаи истехсолии он навъҳои маҳсулотро, ки талабот наёфтанашон имконпазир аст, кам кунанд. Ба ақидаи мо, дар сатҳи давлатӣ бояд интишор намудани бүллетени даврии ҳафтаинаро оид ба бозори маҳсулот ташкил қардан ва дар он на камтар аз як маротиба дар се–чор моҳ як дурнамои пешниҳод ва талабот ба намудҳои алоҳидаи маҳсулот дар бозори доҳилӣ, бозори кишварҳои ҳориҷаи дуру наздиқ, инчунин маълумот дар бораи шароити ташаккулёфтai бозори маҳсулоти кишоварзиро дар давраи муайян инъикос қардан зарур аст.

Дар шароити мазкур дастрасиро ба иттилоот бо роҳҳои зерин таъмин қардан имконпазир аст: аввалан, омӯзиши матбуоти ватанӣ ва ҳориҷӣ, ки дар он шарҳи талабот ва нарҳи маҳсулоти кишоварзӣ оварда мешавад; дуюм, ба ҳадамот ё ширкатҳое муроҷиат қардан мумкин аст, ки хидматҳои маркетингӣ пешниҳод мекунанд ё онҳоро барои якчанд истехсолкунандагони мол дар асоси кооперативӣ ҷалб қардан мумкин аст. Барои шиносӣ бо вазъи бозори ҳориҷӣ аз хидматрасонии ташкилотҳои коршиносон (экспертҳо), ки бо шарҳи конюктураи бозори ҷаҳонии кишоварзӣ машғуланд, истифода метавон қард.

Нақши фаъоли маркетинг дар фаъолияти таблиғотии молистехсолкунандагони дехот зоҳир мешавад. Усулҳои паҳнкунии таблиғоти маҳсулот гуногун мебошанд: таблиғот тавассути эълон дар матбуот, брошюраҳо, каталогҳо, плакатҳо, буклетҳо ва ғайра. Намоишгоҳҳои умумӣ ва маҳсусгардонидашудаи маҳсулот (сабзавот, меваҳо, чорвои зотӣ) ва ярмаркаҳои фурӯши маҳсулоте, ки бартарияти онҳо дар шакли натуралий будани молро барои ҳаридор намоиш медиҳанд, низ нақши таблиғотро иҷро мекунанд. Илова бар ин, намоишгоҳҳо ва ярмаркаҳо ҷои бастани шартномаҳои тиҷоратӣ мебошанд.

Дар байни вазифаҳои асосии маркетинг, функцияи муайянкунанда ин таҳқиқоти маҷмӯӣ (ҳамаҷониба)-и бозор аст. Самтҳои муҳимтарини таҳқиқоти маҷмӯӣ инҳоянд: омӯзиши молҳо, пешниҳод ва талабот, таҳлили сегментатсияи бозор, таҳлили рақобати бозорӣ ва омӯзиши шаклҳои канали фурӯш мебошад.

Чи тавре ки маълум аст, заминай фурӯши бомуваффақияти мол пеш аз ҳама дар худи мол, дар ҳусусиятҳои истеъмолии он ва мувофиқати онҳо ба ниёзҳои муштарӣ гузошта мешавад. Дар айни замон ҳадафи асосӣ муайян қардани талаботи воқеии бозор ба маҳсулоти мушахҳас аст, ки барои таҳияи қарорҳо оид ба ҳаҷми беҳтарин (оптимали)– и истехсоли он зарур мебошад. Мавқеи муҳим дар омӯзиши мол таҳлили рақобатпазирӣ он мебошад, ки тавассути муқоисаи сифатҳои истеъмолии он, нарҳҳо, ҳарочоти истехсолот бо нишондиҳандаҳои шабеҳи маҳсулоти дигар молистехсолкунандагон анҷом

дода мешавад.

Беҳтар кардани сифати маҳсулоти кишоварзӣ, ки барои пурра қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти мардум ба озукварӣ мусоидат менамояд, инчунин ҳамчун омили муҳимтарини баланд бардоштани самаранокии иқтисодии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ баромад карда, ба тамоми ҷузъҳои он мустақиман таъсир мерасонад. Аз ин рӯ, баланд бардоштани сифати маҳсулот, дар ниҳоят, ин масъалаи миқдори он, сарфай захираҳо, нисбатан пурра қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти иҷтимоӣ мебошад. Дар бозори рушдёбанди маҳсулоти кишоварзӣ бояд рақобатпазир низ бошад, яъне он бояд дорои ҳосиятҳои баландтари истеъмолкунӣ дар муқоиса бо маҳсулоти шабехӣ дар бозор мавҷуда бошад, ки дар натиҷаи он вай талаботи зиёд пайдо мекунад.

Талаботро ба сифати маҳсулот истеъмолкунандагон ва инчунин мақомоти давлатӣ ташаккул медиҳанд. Афзалияти ташаккули талабот ба сифати маҳсулот ба истеъмолкунанда, бозор, рақобат тааллук дорад.

Ҳамаҷониба донистани истеъмолкунанда, завқ, ҳоҳиш ва тарзи зиндагии вай ба истеҳсолкунандағони мол имкон медиҳад, ки аз як ҷониб молеро истеҳсол намоянд, ки дорои тамоми сифатҳои зарурӣ мебошад, дар бозор талаботи зиёд дорад ва аз ҷониби дигар эҳтиёҷоти онро ташаккул медиҳад. Ҳамин тарик, сиёсати тақсимоти бозор ба соҳаҳо (сегментатсия) ба татбиқи функсияи маркетингӣ оид ба ташаккул ва фаъолсозии талабот ба маҳсулот нигаронида шудааст. Бо мақсади бомуваффақият ва фоиданок дар бозор фурӯҳтани маҳсулоти худ, истеҳсолкунандаи мол бояд сегментҳои ҷолибтарини бозорро муайян бикунад.

Барномаи босамари маркетинг бидуни омӯзиши муфассали рақибон дар бозори мазкур ва бозорҳои дигар, ки аз омӯҳтани мавқеи рақибон, сиёсати истеҳсолӣ, техникий ва фурӯшии онҳо, нишондиҳандажои сифатии маҳсулоти онҳо, амалияи нархгузорӣ ва ғайра иборат аст, таҳия карда намешавад. Дар айни замон, омӯзиши мутобиқати маҳсулоти аз ҷониби рақиб истеҳсолкарда ба талаботи ҳаридории истеъмолкунандағон муҳим мебошад.

Ҳамин тарик, бо мурури гузаштан ба муносибатҳои мӯътадили бозорӣ дар соҳторҳои маъмурии агросаноатии Тоҷикистон, дар корхонаҳои давлатӣ, кооперативӣ ва ҳусусӣ, аз ҷумла дар шакли шарикӣ бо шакли колективии моликият, муносибати барои дар ҷаҳон маъруфи маркетнигӣ оид ба ҳалли масъалаҳои идорақунии истеҳсолот ва фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва хизматрасониҳо ба манфиати истеъмолкунанда ташаккул меёбанд. Ба низоми муайян табдил дода ва функсияҳои маркетингӣ истифода намуда, корхонаҳои саноати кишоварзӣ метавонанд самаранокии истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, ашёи хом ва озуквариро баланд бардоранд.

Дар шароити гузариш ба муносибатҳои бозоргонӣ, ҳоҷагиҳои дехқонӣ ба мушкилоти фурӯши маҳсулоти худ дучор меоянд. Аксарияти ҳоҷагиҳои дехқонӣ маҳсулоти худро бо душворӣ мефурӯшанд, онҳо бесамар ва беасос мефурӯшанд, аксар вақт ба ҳисфи нархи маҳсулот мефурӯшанд – фурӯшанд шуд ва он ҷизе, ки фурӯҳта намешавад, ба ҳӯроки чорво меравад ё танҳо чун ҷизи нолозим нигоҳ дошта мешавад. Яке аз сабабҳои асосии кам шудани фоидай имконпазир ин аст, ки кишоварzon барои маълумоти зарурӣ ба кучо муроҷиат карданро намедонанд.

Дар айни замон ташкилотҳои алоҳидае мавҷуданд, ки бо таҳқиқи маркетингии комплекси агросаноатӣ машғуланд, аммо тақрибан ҳамаи онҳо манфиати иқтисодии ҳудро пайгирий мекунанд ва танҳо маълумоти ба худ фоидаоварро медиҳанд. Каналҳои гирифтани маълумоти ройгони ҳусусияти тиҷоратидошта маҳдуд мебошанд. Ҳатто дар баъзе қумитаҳои вилоятҳо оид ба кишоварзӣ, озукварӣ ва савдо, ҷамъоварии маълумоти умумӣ (ягона)дар бораи бозорҳои яклухтфурӯшӣ, каналҳои ояндадори фурӯши маҳсулот, шароити бозор ва дигар иттилооти барои ҳар ҳоҷагӣ ҳаётан муҳим бинобар тақсимшавии вазифаҳо аз шуъбаҳо дастрас кардан душвор ба назар мерасанд.

Ба ақидаи мо, барои баромадан аз ин вазъият, таъсис додани марказҳои ягонаи маркетингӣ барои комплекси агросаноатӣ дар назди қумитаҳои вилоятии кишоварзӣ, дар асоси ҳамкорӣ бо раёsatҳои кишоварзӣ, корхонаҳо ва ташкилотҳои ноҳиявӣ кӯмак мерасонид.

Барои фаъолияти маркази ягонаи маркетингӣ фазои ягонаи иттилоотии бахши кишоварзии вилоят бояд таъсис дода шавад. Инро ба тариқи зайл метавон ташкил кард: чамъоварии ибтидоии маълумотро мутахассиси раёсати ноҳиявии кишоварзӣ тавассути телефон ё бо роҳи дигар анҷом медиҳал ва сипас маълумоти чамъшударо ба компьютери шаҳсӣ ворид карда, тавассути модем ба маркази ягонаи маркетингӣ ирсол мекунад. Маълумоте, ки тавассути шабакаҳои телекоммуникатсионӣ ба даст оварда шудаанд, мутахассисони ин марказ коркард мекунанд.

Назарияи маркетинг ба бартарии истеъмолот нисбат ба истеҳсолот, афзоиши назарраси нақши молию пулӣ, муносибатҳои бозорӣ дар механизми умумии тақористеҳсолкунӣ асос меёбад. Дар ниҳояти кор, агар консепсияи фурӯш барои ба даст овардани фоида аз ҳисоби афзоиши ҳачми истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот нигаронида шуда бошад, пас консепсияи маркетинг ин қонеъ кардани ниёзҳои харидор аст. Дар натиҷа баҳамоии манфиатҳои ҳам истеҳсолкунандагон ва ҳам истеъмолкунандагон ба амал меояд.

АДАБИЁТ

1. Азизов Ф.Х. Экономический механизм государственного регулирования АПК на региональном уровне-Душанбе, 2014.-Сборник ТГУК.
- 2.Амблер Т. Практический маркетинг / Пер. с англ, под общей ред. Ю.Н. Каптуревского- СПб.: Питер, 1999. – С. 400.
- 3.Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов / Г. Ассель- М.: ИНФРА-М, 2001. – С. 804.
- 4.Афанасьев -М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы / М.П. Афанасьев. М.: АО «Финстатинформ», 1995. – С. 112.
- 5.Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2019.
- 6.Маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Кра-сильников и др.; Под ред. А.Н. Романова- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.-С. 560.

АННОТАЦИЯ

ФАЪОЛИЯТИ МАРКЕТИНГИИ КОРХОНАҲОИ КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТӢ ҲАМЧУН ВОСИТАИ ФУРӮШИ САМАРАНОКИ МАҲСУЛОТИ КИШОВАРЗӢ

Дар мақола самтҳои асосии шароити гузариш ба муносибати иқтисоди бозорӣ ва бухронии хоҷагидорӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ дидо баромада шуда, роҳҳои фурӯши бомуваффакияти маҳсулоти кишоварзӣ, самаранокии фурӯш, истеҳсоли васеи молҳо ва дар ин васила беҳтар гардонидани вазъи молиявии хоҷагӣ таҳқиқ гардидааст.

АННОТАЦИЯ

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА КАК СРЕДСТВО ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОДАЖИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

В статье рассматриваются основные направления перехода к рыночной экономике и экономического кризиса в сельскохозяйственных предприятиях, исследуются способы успешной реализации сельскохозяйственной продукции, эффективности продаж, масштабного производства товаров и, таким образом, улучшения финансового положения хозяйства.

Ключевые слова: рынок, продажи, кризис, маркетинг сельскохозяйственные предприятия, заработка плата, конкуренция, предпринимательство.

ANNOTATION

MARKETING ACTIVITIES OF AGRICULTURAL COMPLEX ENTERPRISES AS A MEANS OF EFFECTIVE SALE OF AGRICULTURAL PRODUCTS

The article examines the main directions of the transition to a market economy and the economic crisis in agricultural enterprises, explores the methods of successful sale of agricultural products, sales efficiency, large-scale production of goods and, thus, improving the financial situation of the economy.

Key words: market, sales, crisis, marketing agricultural enterprises, wages, competition, entrepreneurship.

УДК 339.146

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА ПРОДУКЦИИ ОВЦЕВОДСТВА

Дадоходжаев А.А., Абдурахимов А.А., ХГУ им. акад. Б. Гафурова.

Ключевые слова: функционирование, рынок продукции овцеводства, производители, переработчики, покупатели, инфраструктура.

Стабильное функционирование зонального и межзонального рынка шерсти, баранины, племенных овец необходимо лишь на базе организации необходимой вспомогательной отрасли. Она является суммой организационно правовых обслуживаний, устанавливающих отношения между товароизготовителями, переработчиками и пользователями изделия сферы и оказывающих влияния на продвижение, складирование и правильное применения ее в объекте и за рубежом. Главными ее комплектующими есть – материально техническая основа складирования, транспортировка, торгово - закупочная система, осуществляющаяся приобретением и сбытом шерсти, баранины, и кожсырья, коммерческо выставочные комплексы, банковские и страховые учреждения, информационная и рекламная служба, лаборатория специальной оценки объема и качества шерсти и иное.

Не нужно преждевременно говорить о культурном рынке на изделия, существенный вопрос, появившийся в увеличении овцеводства, это неимение государственного заказа на племенных овец и шерсть. Другими словами сфера плохо работает в нынешних ситуациях на экономику товароизготовителя и в общем зоне, а существенный объем выручки съедается многочисленными хозяйствами и учреждениями, проводящими сбыт шерсти предприятий и жителям.

В последний период, в Кайраккумском ковровом комбинате (АОЗТ «Колинхой Сугд»), так и в хозяйствах области было фактически прекращено капитальное строительство различных служб вспомогательной отрасли рынка. Отсюда в отрасли формирования современных рыночных подразделений материально-технического обеспечения и агросервисного обслуживания главное внимание следует уделить строительству объектов для классировки, упаковки, хранения запрессованной шерсти в кипы. Имеется ввиду только зоны осуществления аукционов, шерстомойных предприятий, но и технически оснастить стригальные пункты и особенно стригальными машинками, удовлетворить всем нужным стабильность стрижки овец, классировки, упаковки, и хранение шерсти. Важная необходимость в наращивании рынка шерсти представляется пополнению рыночных структур лабораториями оценки объема и состава шерсти. Однако, что с учетом тонины, длины волокна, крепость шерсти на разрыв, грязности растительными и другими примесями, состав жиропота при его излишке в руне, цвета, работы очистки рун во время классировки устанавливаются ее покупательский состав, определяется цена сбыта. Однако, как свидетельствует анализ, в рамках кризиса отечественного рынка, улучшение экспортной работы значительное число подразделений, осуществляющих приобретения шерсти в области, как указывалось ранее, начали реализовать ее в грязном виде на рынках других стран.

Отсюда имение и пополнение местных проверочных лабораторий необходимыми новыми приборами и наращивание вспомогательной отрасли рынка обеспечит не только вовремя на всех циклах процесса очистки делать экспертную оценку, определить на международном уровне цены на нее, но и удовлетворить вхождение местных лабораторий в международную ассоциацию лабораторий по шерстяному текстилю, выдачу необходимых свидетельств по всем признакам состава и положения шерсти без присутствия иностранных лабораторий.

Однако до нынешнего периода шерсть не включена в номенклатуру изделия, проводимой проверку на качество в учреждениях Госстандарта РТ, а это говорит, что она не может индикатором защиты экономических выгод изготовителей и пользователей на внутреннем и внешних рынках, тогда как Республика Таджикистан является членом ВТО. Отсюда очень существенно и нужно для наращивания рынка шерсти формировать во всех овцеводческих зонах Республики Таджикистан

дислоцированные Госстандартом качественные центры, где должны быть и контрольные лаборатории шерсти.

В целях регулирования деятельности подобных центров и для уменьшения валютных затрат на международную сертификацию их качества, желательно организовать Республиканский союз проверочных лабораторий. Этот вопрос не только зональная, но общереспубликанская. Отсюда, необходимо поддержка правительства республики на приобретение современного оборудования, приборов. Это способствует достойному выходу не только на межзональный, но и международный рынок.

В данной зоне развиваются мелко-крупные овцеводческие предприятия. При организации нужных требований они и в частности племенные хозяйства, сумеют изготовить большие объемы улучшенной тонкой шерсти и пряжи. Вместе с ним овцеводческие хозяйства обладают источником выращивать высокорезультативных племенных овец производителей и ярок. Значительную роль играет рациональная транспортная система по транспортировке племенных овец и шерсти, изделия ее чистки к месту дислокации. Транспортировки на недлинные расстояния и внутризональные перевозки, обычно, проводятся грузовым автомобилем, одновременно в межзональных и дальних транспортировок занимают железную дорогу. Отсюда предельно существенно проводит одинаковую государственную политику, удовлетворить более льготные транспортные тарифы на транспортировку племенных овец.

Наращивание изготавильной вспомогательной отрасли рынка изделия овцеводства в большей степени связаны от системы материально технического обеспечение и агросервисного обслуживания овцеводческих хозяйств.

Между тем из за снижения изготавления в предприятиях и на заводах промышленности, предлагающих им основные фонды, уменьшения потребностей возможности аграрных хозяйств, дехканских (фермерских) хозяйств личных подсобных хозяйств жителей фактически сведены на нет приход техники, удобрений, средств защиты растений. К этому надо добавить неимение нормальной системы машин, физическую их изношенность, то станет очевидным, что техническая политика на селе очень осложняется. Иначе в результате узаконенного постановления Правительства РТ об организации лизинга оборудования, машин и техники намного уменьшило данный вопрос, но не решило ее. Это необходимо осуществить только при возможности налаживания эквивалентности обмена и несоответствия цен между аграрными секторами и промышленностью.

В овцеводческих предприятиях основным критерием производящим воздействие на выгодность применения генетической возможности содержания племенных животных это удовлетворение их комбикормами. В целях решения данного вопроса, прежде всего, необходимо чтобы реформирование предприятий хлебопродуктов могло обеспечить сельскохозяйственным товаропроизводителям приоритетное право собственности и управления материально технической основой хозяйства, производящих комбикорма.

Вместе с тем надо учитывать, что в овцеводческих предприятиях до 30,0% в составе рыночной продукции имеются зерно и при государственном влиянии наращивания непосредственных отношений между изготавителями и переработчиками его предприятия может формировать изготавление особых комбикормов по гостовским документам, установленной наукой для неодинаковых видов и половозрастных групп овец. Здесь очень важная роль принадлежит местным исполнительным органам власти на уровне области и районов. Эти структуры обязаны помочь разработке такого порядка экономических мер, где возрастаала бы заинтересованность овцеводческих предприятий и перерабатывающих заводов. Они обеспечат предприятию от больших на послеуборочную обработку фуражного зерна и способствовать сбалансированное получение комбикормов на протяжение года [1. с. 129].

Для того чтобы получить выгоду и достичь выгодность изготавления нужно располагать не только хозяйствственные источники, но и анализировать и знать рынок, так как равномерность его устанавливается необходимой представления изделия сферы

и покупательной потребности. Отсюда существенно, чтобы была необходимая служба маркетинга, то есть общая служба формирования изготовления и реализации изделия, направленная на обеспечения спроса покупателей и иметь выгоду.

Надо не только установить источник и спрос рынка в изделиях сферы, но и удельный вес рынка, где изготовитель может занять, избрать часть рынка и удовлетворить изделию особое место в рынке.

Одновременно, создание и наращивание рынка изделия овцеводства требует современные, намного большие потребности к обеспечению информацией и открытости рынка. Такое необходимо многоукладной результативностью овцеводства. Сведения о рынке шерсти, племенных овец, баранине и овчинно шубному сырью необходимо находит отдельной, всеобщей, проверенной и возможной для общих потребителей. С этой целью, в начале, надо улучшать учет, статистических сведений по всем разновидностям изделия сферы, и организационно техническое обеспечение доведения сведения.

Существенная информационная база стабилизации поступления изделия овцеводства необходимым станут бюллетени, обладающие данными, имеющие размеры имения грязной и мытой шерсти, из нее рунной, по баранине размеры ее в общей и чистого веса, степень упитанности, овчинной шубной материалы, размер, сортность и иные.

Между тем, направления организации нынешней рыночной сведений системы сложен, так как в последнее время нарушен учет имения и позиционирование шерсти и иных изделий сферы, что, сначала, не способствует реально оценить продуктовые потенциалы в зоне, и во вторых, позволяет наращиванию неблаговидной реализации. Между тем обнаружение неодинаковых организационно-правовых форм хозяйствования и личности, торжественно посреднических структур и самостоятельный обмен изделием наталкивает более большие потребности к информации. Кроме того, в зависимости неодинаковых продуктов нужно наладить учет их движения в течении года, неиспользованный на данный год, движение изделий по всему рыночному узлу, начиная от аграрного, дехканского и личных подсобных хозяйств населения, изготовителя до окончательного покупателя целую ее свойства, долгосрочные информации [1. с. 134].

Очень существенно вещественные индикаторы прибавят и денежными, показывающие уровень мировых и зональных цен на неодинаковые виды шерсти в зависимости ее состава, тарифы на транспортировку и хранение, себестоимость изготовления. нужно этими и иными денежными индикаторами удовлетворить всех производственных субъектов по всей широте изготавливаемых изделий. А последнее продиктовано еще и тем, что в продуктовом позиционировании изделия на рынке, в частности шерсти, от овцеводческих предприятий до шерстяной промышленности всегда варьируется ее хозяин и по всему циклу необходимо повторные контракты о цене. Имение, исследования и движение подобных сведений нужно брать на себя сформированные информационно аналитические центры. Посредством имения и группировки начальных сведений об объектах рынка, об устоявшихся коньюктуре на рынке в зонах республики и мира и показ ее партнерам. Центры будут повлиять наращиванию горизонтальных отношений между изготовителями и пользователями изделий, и разработать указанную политику собственного мнения на рынке.

Важной задачей создания рынка на начальном периоде есть неимение стандартизации на отдельные виды продукции сферы, отсюда цены могут определяться на предложенную, на сбыт изделия по согласиям. Поэтому информационное подразделение нужно пополнять знающими специалистами, обладающие службой маркетинга, вариации цен и нормально знакомым в общей системе продавец и покупатель.

Поэтому очень существенно в целях организации удовлетворение сведением пополнить подразделение новыми личными компьютерами и другими соответствующими техниками. С развитием и трудностями каналов сбыта изделия,

наращивание рынка способствует к существенному увеличению потребности на консультационные, лизинговые и иные обслуживания. Их задача могут решить кроме государственных статистических информационных агентств, организационные обслуживания, центры по транспортировке товаров и иные которые являются зональными и межзональными, правительственные и торговыми.

Наращивание рынка изделия сферы намного тормозятся неимением маркетинговых сведений, уменьшенностю задачей рекламного удовлетворения изготавительно продажной функцией. Здесь имеются неодинаковые требования, формы и каналы сбыта изделия овцеводства. Чтобы обратить интересы покупателей к существующим изделиям, образовать интерес сделать обмен, нужна реклама этого изделия в журналах, в прессе и посредством объявлений. Помимо всего оно будет позволять тщательному исследованию рынка, но и в процессе конкуренции увеличить потребность изделия овцеводческой сферы. Но имеющий опыт рекламы и ее применения показывает, что и в этом направлении имеет место существенная недоработка и фиктивная связь к показу путем неодинаковых средств. Для того, чтобы рынок функционировал, нужно всецело наращивать рекламу по всем необходимым нуждам посредством включения своднических центров, государственных и торговых подразделений [5. с. 9-12].

Создание и наращивание рынка желает необходимого порядка управления, разработки на уровне государства и зон политики в системе изготовления и рынка изделия овцеводческой отрасли.

В нашей республике при нынешних рыночной связи установилось точно неодинаковые узлы рынка – изготавители изделий, аграрные, промышленные и заготовительные учреждения. Ранее решаемые задачи учреждениями начальной чистки шерсти, как приобретения, сбыт, складирование и чистка в связи с их варьированием всецело уничтожены. Теперь усматривается целая отсутствия управляемости рынком продукции сферы, что для массы партнеров есть весьма невыгодны. Больше сокращают собственные выгоды фактические изготавители продукции – коллективные, дехканские и личные подсобные предприятия жителей.

Отсюда воссоединение экономических выгод тех, кто изготавливает изделия, закупает, перерабатывает, хранит, позволит ускорить формирование рыночных принципов. Для практической реализации регулирования рынка продукции овцеводства, целесообразно создать специализированный государственный орган или сельскохозяйственные объединения и подобно вспомогательные отрасли рынка, она работала бы механизм стабилизации и регулирования деятельности в сфере изготовления и сбыта изделий, защищила бы их экономические выгоды. Вместе с тем на уровне зоны Согдийской области путем объединения хозяйствами и переработчиками, целесообразно создать сельскохозяйственные кооперативы в зависимости их выгод.

Таким образом, создание и наращивание хозяйственной и рыночной вспомогательной отрасли желает разумной, одинаковых на всех стадиях политики, труда и огромных расходов, мобилизованных на улучшение традиционных и формирование современных подразделов, не только адаптированных к рыночному механизму хозяйствования, но и способных регулировать рыночную связь в интересах всех участников рынка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дадоходжаев А.А. Формирование рынка продукции овцеводства (на материале Согдийской области) //Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук// Душанбе, 2019.
2. Мадаминов А.А. Проблемы устойчивого развития аграрного сектора Таджикистана- Душанбе: ТАУ, 2006. – С.265.
3. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года//Утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 01 августа 2012 года, №383.
4. Закон Республики Таджикистан «О продовольственной безопасности» от 29 декабря 2010 года, № 671(в редакции закона Республики Таджикистан от 27.11.2014 г., № [1158](#)).
5. Теребиленко И. Н. Формирование регионального рынка продукции овцеводства // Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук// Ставрополь 1999 г.
6. Тимошенко Н.К. Организационно-экономические проблемы формирования рынка шерсти в стране и их решение. Автореф. дис. док. экон. наук: 08.00.05-Невинномысск, 1995. -38с.

АННОТАЦИЯ
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА
ПРОДУКЦИИ ОВЦЕВОДСТВА

В статье изучены особенности функционирования инфраструктуры рынка продукции овцеводческой отрасли. Рассмотрены организационно правовые обслуживания, устанавливающие отношения между товароизготовителями, переработчиками и пользователями продукции сферы и оказывающих влияния на продвижение, складирование и правильное применения ее в объекте и за рубежом для обеспечения потребности потребителей.

АННОТАЦИЯ
ХУСУСИЯТХОИ ТАШКИЛИ ИНФРАСОХТОРИ БОЗОРИ
МАҲСУЛОТИ ГЎСФАНДПАРВАҶ

Дар мақола хусусиятҳои амалкунии инфрасохтори бозори маҳсулоти соҳаи гўсфандпарварӣ омӯхта шудааст. Инчунин асосҳои ташкилию ҳукуқии муносабати байни молу маҳсулот тайёркунанда, коркардкунанда, истеъмолкунанда маҳсулоти соҳа баҳри омодасозӣ, дар анбор ҷойкунӣ ва дуруст истифодабарии он дар доҳили обьект ва берун аз он барои таъмини талаботи ҳаридорон дидо баромада шудааст.

Калимаҳои қалидӣ: амалкунӣ, бозори маҳсулоти гўсфандпарварӣ, истеъсолкунандагон, коркардкунандагон, ҳаридорон, инфрасохтор.

ANNOTATION

PECULIARITIES OF CREATION OF THE SHEEP PRODUCTS
MARKET INFRASTRUCTURE

The article studies the features of the functioning of the infrastructure of the market for sheep products. Organizational and legal services are considered that establish relations between commodity producers, processors and users of the sphere's products and affect the promotion, storage and proper use of it in the facility and abroad to meet the needs of consumers.

Key word: *functioning, sheep products market, producers, processors, buyers, infrastructure.*

УДК 338.001.36

РОЛЬ И ПОДДЕРЖКА ПРАВИТЕЛЬСТВА В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЕ СТРАНЫ

Аслонов С.М., к.э.н., директор филиала ООО «Единая Кровельная Компания» в Республике Таджикистан,

Мирзоахмадов Ш.Ш., аспирант Института экономики и системного развития сельского хозяйства ТАСХН

Ключевые слова: индекс, экономическая свобода, мировой рейтинг, государственная поддержка, бизнес-инкубатор, НСР-2030.

Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom) — это комбинированный показатель и сопровождающий его рейтинг, оценивающий уровень экономической свободы в странах мира. Публикуется американским исследовательским центром «Фонд наследия» (The Heritage Foundation) совместно с деловым изданием The Wall Street Journal. Эксперты Фонда определяют экономическую свободу как «отсутствие правительенного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой». Анализ экономической свободы проводится каждый год с 1995 года. Индекс экономической свободы рассчитывается арифметическим расчетом десяти контрольных тестов, индикаторами которых являются:

- Права собственности.
- Свобода от коррупции.
- Фискальная свобода.
- Участие правительства.

Свобода предпринимательства.
 Свобода труда.
 Монетарная свобода.
 Свобода торговли.
 Свобода инвестиций.
 Финансовая свобода.

По каждому индикатору странам выставляется оценка в баллах – от 0 до 100. Чем больше баллов, тем более высоко оценивается уровень экономической свободы в стране по данному критерию. При итоговом расчёте Индекса показатели суммируются. Таким образом, в «абсолютно свободной» экономике в итоге должно получиться 100 баллов, а там, где свободы нет в принципе, соответственно, 0. Все страны мира, представленные в итоговом отчёте, разделены на пять условных групп в соответствии со своим рейтингом:

- Набравшие наивысший балл относятся к странам свободной экономикой, то есть от 80 до 100 баллов.
- Набравшие от 70 до 80 баллов, относятся к странам с преимущественно свободной экономикой.
- Набравшие от 60 до 70 баллов, относятся к странам с умеренно свободной экономикой.
- Набравшие от 50 до 60 баллов, относятся к странам с преимущественно несвободной экономикой.
- Набравшие менее 50 баллов, относятся к странам с несвободной экономикой.


Понятие экономической свободы базируются на шотландских идеях, экономистом Адамом Смитом в своей знаменитой презентации работы «Богатство народов» (Богатство народов, 1776). Составители Индекса считают, что разрыв между экономической свободой и успехом его развития существует взаимосвязь, которая наблюдается через этот индекс. В то же время, при оценке успешности того или иного государства, они являются последней настоящей макроэкономикой показателем - темпы роста, степень технологической модернизации, уровень развитие инфраструктуры и т.д.

Авторы проекта подчеркивают, что в странах с большей свободой экономика имеет гораздо более высокий уровень жизни и приносит экономическую свободу относительно быстро и существенно по сравнению с государственным регулированием экономики. Информации исследования показывают, что «свободные» страны в среднем имеют вдвое больший доход на душу населения, чем «преимущественно свободные», а доход на душу населения «преимущественно свободных» стран более чем втрое превышает душевой доход «преимущественно несвободных» и «несвободных» стран. Исследователи объясняют это соотношением снижения экономических функций государства и передачи ответственности за принятия экономических решений для предпринимателей, как правило, приводит к значительному социальному росту и благополучия страны. Страны, которые проводят политику экономической свободы и создание благоприятных условий для торговли и бизнеса в свою очередь, порождает экономический рост.

Несмотря на индексации проведенных исследований, в Республике Таджикистан сформулированы свободные экономические зоны. «Свободные экономические зоны (СЭЗ) Республики Таджикистан – это пример реальной адресной поддержки государством частного бизнеса. Создание свободных экономических зон явилось эффективным инструментом промышленной политики государства по обеспечению формирования благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в регионе».

В качестве субъектов СЭЗ зарегистрировано 75 внутренних и иностранных компаний.

Численность субъектов в СЭЗ



В то же время в СЭЗ республики работают 1072 человек. Из общего числа работников 407 относятся к СЭЗ «Дангар», 599 к СЭЗ «Сугд», 52 к СЭЗ «Панч» и 14 к СЭЗ «Ишкошим».



В сентябре месяце в Душанбе запустился государственный бизнес-инкубатор (ГБИ).

Бизнес-инкубатор – это то место, где поддерживаются бизнес проекты на ранних стадиях, от идеи до коммерциализации. Зачастую для того, чтобы успешно запустить собственное дело недостаточно иметь лишь энтузиазм и желание, нужен основательный фундаментальный подход, который предлагает бизнес-инкубатор.

ГБИ предлагает пройти резиденство от 3 до 12 месяцев, которое поможет всем начинающим предпринимателям и стартаперам развить свою бизнес идею, подготовиться к запуску и выступить с питчингом перед международными донорами и частными инвесторами.

Государственное учреждение «Бизнес-инкубатор Таджикистана» начало свою деятельность в конце 2018 года в целях информационной, консультативной и обучающей поддержки новообразованных предпринимателей по инициативе Основателя мира и национального единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

Главная цель Бизнес - инкубатора является: развитие и популяризация предпринимательства в стране, особенно в регионах, с помощью организации образовательных курсов, слушаний и мастер-классов, оказать всестороннюю поддержку женщинам предпринимателям, инкубации/акселерации, консультации и поиска возможностей финансирования бизнес - проектов.

Для того чтобы развивать полноценно предпринимательство в Таджикистане, также открылись филиалы Бизнес-инкубатора в пяти регионах - в Бохтаре, Кулябе, Худжанде, Хороге и Канибадаме. Приоритетным направлением

Бизнес-инкубатора является молодежное, инновационное и женское предпринимательство.

Следовательно, можно утверждать, что формирование условий для ускоренного развития предпринимательства невозможно без реализации комплекса мероприятий, состоящего из таких элементов, как:

- формирование институциональных правил (законодательно-правовых основ и упрощение административных процедур предпринимательской среды для функционирования субъектов хозяйствования в начале, в процессе, и при завершении предпринимательской деятельности, юридических и других аспектах деятельности);
- оказание финансовой помощи и развитие предпринимательской инфраструктуры;
- внедрение достижений научно-технического прогресса через предоставление льгот предпринимательским структурам, работающим в высокотехнологических нишах национальной экономики.

За последние годы в Таджикистане проделана большая работа по формированию соответствующих условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций. В то же время недостаточно приемлемый уровень привлекательности для инвестиционной деятельности в Таджикистане связан с высокими административными преградами, неразвитостью производственной и транспортной инфраструктуры, недостаточно эффективными действиями государственных органов управления в решении основных экономических проблем предпринимательства, коррупцией, а также непропорциональностью развития отдельных регионов, по сравнению с другими регионами республики, за счет наличия в них монопольно хозяйствующих субъектов.

Одним из элементов обеспечения стабильности и устойчивого развития внутренней экономики, является формирование системы защиты всех форм собственности через создание обоснованных и понятных условий и гарантий для предпринимательской деятельности, слаживание факторов, способствующих дестабилизации ситуации (в частности: формирование и обеспечении реализации соответствующей законодательной и нормативно-правовой базы; борьба с криминальными и коррупционными структурами в экономике; недопущение критических дисбалансов в распределении доходов, грозящих вызвать социальные потрясения и др.).

Следует отметить, что за годы независимости Республики Таджикистан, с целью формирования предпосылок для устойчивого социально-экономического роста, по инициативе и при всесторонней поддержке Президента страны Эмомали Рахмона были разработаны и приняты Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года (НСР-2030) и Программа среднесрочного развития Таджикистана на 2016-2020 годы (ПСР 2016-2020).

ЛИТЕРАТУРА

1. <https://gtmarket.ru/ratings/index-of-economic-freedom>
2. https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20201005/tadzhikistan-zametno-uhudshil-svoym-pozitsiyu-v-reitinge-ekonomiceskoi-svobodi?tg_rhash=59df260525b319
3. https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20201005/novie-vozmozhnosti-dlya-tadzhikskogo-biznesa-pri-goskominveste-otkrilsya-gosudarstvennii-biznes-inkubator?tg_rhash=59df260525b319
4. Аслонов С.М. Роль предпринимательства в обеспечении экономической безопасности Республики Таджикистан//Вестник Таджикского Национального Университета. №6. Ч2-2018 – С.149-152
5. Аслонов С.М. Необходимость превентивных мероприятий по поддержке предпринимательства в Республике Таджикистан/Экономика Таджикистана. №2-2020. – С.99-102
6. Аслонов С.М. - Организационно-экономические условия обеспечения предпринимательской безопасности в Республике Таджикистан // диссертация, представленная на соискание ученой степени к.э.н. с.77-113. http://ied.tj/?page_id=3663.
7. <http://fez.tj/news/195-deyatelnost-svobodnyh-ekonomicheskikh-zon-respubliki-tadzhikistan.html>.

АННОТАЦИЯ

РОЛЬ И ПОДДЕРЖКА ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЕ СТРАНЫ

В статье рассмотрены позиция Таджикистана в Индексе экономической свободы (Index of Economic Freedom) исследовательским центром «Фонд наследия» (The Heritage Foundation) совместно с деловым изданием The Wall Street Journal, создание бизнес-инкубатора для свободной реализации и развития в сфере предпринимательства, также предложение по формированию соответствующих условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций.

АННОТАЦИЯ

НАҚШ ВА ДАСТГИРИИ ҲУКУМАТ ДАР ОЗОДИИ ИҚТИСОДИИ КИШВАР

Дар мақола мавқеи Тоҷикистон дар Индекси озодии иқтисодӣ аз ҷониби маркази тадқиқотии Heritage Foundation дар якчоягӣ бо нашри тиҷории The Wall Street Journal, таъсиси бизнес-инкубатор барои татбиқи ройгон ва рушд дар соҳаи соҳибкорӣ, инчунин пешниҳод барои ташаккули шароити мувоғиқ барои рушди соҳибкорӣ ва ҷалби сармоя.

Калимаҳои қалидӣ: индекс, озодии иқтисодӣ, рейтинг дар ҷаҳон, дастгирии давлатӣ, бизнес-инкубатор, СМР-2030.

ANNOTATION

ROLE AND SUPPORT OF THE GOVERNMENT IN ECONOMIC FREEDOM OF THE COUNTRY

The article discusses the position of Tajikistan in the Index of Economic Freedom by the Heritage Foundation research center together with the business publication The Wall Street Journal, the creation of a business incubator for free implementation and development in the field of entrepreneurship, also a proposal for the formation of appropriate conditions for the development of entrepreneurship and attracting investment.

Key words: index, economic freedom, world ranking, government support, business incubator, NDS-2030.

ТДУ 621.311 (470)


ТАТБИҚИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР СОҲАИ ЭНЕРГЕТИКАИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

Сайдмуродов Ш.М, к.э.н., Назарова Н.С., омӯзгори қалон- ДДБ ба номи Н. Ҳусрав

Калимаҳои қалидӣ: иқтисод, сармоягзорӣ, лоиҳаи сармоягузорӣ, энергетика, таҳлил, татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, захираҳои иқтисодӣ.

Дар шароити имрӯза дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодай усули барномавӣ-мақсадноки барномарезии рушди минтақавӣ аҳамияти қалон пайдо карда истодааст. Дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурий дар доираи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2030 барномаи дарозмӯҳлати рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ таҳия гардидааст. Мақсадҳои дар барнома тарҳрезигардида ба туфайли коркард ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ амалӣ карда мешаванд. Лоиҳаҳои муҳими сармоягузории минтақавӣ он лоиҳаҳо маҳсуб мешаванд, ки амалишавии онҳо ба вазъи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва экологии минтақа таъсири назарраси дарозмуддат расонида метавонанд. Ҳадафи асосии ин лоиҳаҳо фароҳам овардани шароити мусоиди рушди минтақаҳои алоҳида ва таъмини сатҳи зиндагии сазовори аҳолии онҳо мебошад. Татбиқи ин лоиҳаҳои сармоягузорӣ соҳаҳои гуногуни системаи иқтисодии минтақаро фаро гирифта, ба рушди инфрасоҳтори истеҳсолӣ ва нақлиётӣ таъсир мерасонад, фаъолияти сармоягузории минтақаро пурзӯр менамояд, фазои кории минтақаро дигаргун месозад. Масалан, дар вилояти Ҳатлон танҳо дар соли 2018 барои таъмини рушди устувори иқтисодӣ бо истифода аз ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ дар ҳаҷми беш аз 1934,1 млн. сомони лоиҳаҳои сармоягузорӣ амалӣ карда шуд. Бо мақсади саҳм доштан дар таъмини истиқлолияти энергетикаи ватанӣ соли 2016 ба вилояти Ҳатлон беш аз 216,5 млн. сомонӣ равона гардид, ки ин зиёда аз 13,6% ташкил медиҳад (диаграммаи 1).


Татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо дар соҳаи энергетикаи барои 2016-2018 дар вилояти Хатлон



Сарчашма. Барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии вилояти Хатлон дар давраи солҳои 2016-2020. - С. 96.

Ба андешаи Сафаров Л.Д. татбиқи ин лоиҳаҳо, чун қоида ҷалби захираҳои меҳнатиеро, ки ба баландшавии шароити иҷтимоиву иқтисодӣ ва сатҳи зиндагии аҳолии вилояти Хатлон мусоидат менамоянд, ба амал овард. Зоро татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ таъсири иҷтимоиву иқтисодии мустақим ва гайримустақим дорад [3,8]. Бо вучуди ин, таъсири гайримустақим нисбат ба таъсири мустақимашон бештар ба назар мерасад. Бинобар ин, зарурате ба миён меояд, ки пеш аз ҳама, самарнокии иҷтимоиву иқтисодии лоиҳаҳои сармоягузории вилояти Хатлон ва татбиқи он арзёбӣ гардад.

Тибқи маълумоти Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон дар вилояти Хатлон раванди амалишавии 30 лоиҳаи сармоягузорӣ ҷараён дорад. Маблаги умумии ин лоиҳаҳо бештар аз 460,15 млн. доллари ИМА-ро ташкил медиҳад [1,96].



Коркарди муаллиф дар доираи маълумотҳои Барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии вилояти Хатлон дар давраи солҳои 2016-2020. - С. 96.

Лоиҳаҳои мазкур дар 25 шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар соҳаҳои гуногун, аз ҷумла дар соҳаи хизматрасонии коммуналӣ 3 адад, қишоварзӣ 5 адад, маориф 5 адад, тандурустӣ 2 адад, об 5 адад, энергетика 3 адад, нақлиёт 3 адад ва дигар соҳаҳо 4 ададро ташкил медиҳанд [1,96].

Ҳамаи ин лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар вилоят аз ҳисоби сармоягузорони хориҷӣ ва иштироки ҳукумати ҷумхурӣ амалӣ карда мешаванд. Дар натиҷаи татбиқшавии лоиҳаҳои сармоягузорӣ иштирокчиёни лоиҳа на танҳо даромад ба даст меоранд, балки ҷойҳои нави корӣ ташкил дода, ба ин восита ҳаёти иҷтимоии минтақаро беҳбудӣ мебахшанд. Сармояи ҷалбшаванда аз ҳисоби сармояи хориҷӣ, дар шакли шарикӣ ва қарзи имтиёзном, бунёди корхонаҳои муштарак, грантҳо ва сармоягузории мустақими ба маблағҳои асосӣ иловашаванд, амалӣ карда мешавад.

Ҳамин тарик, лоиҳаҳои сармоягузории дар вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқшавандаро таҳдил намуда, қайд кардан мумкин аст, ки ҳамаи сармоягузориҳои ҷалбшаванда асосан аз ҳисоби манбаъҳои беруна дар шакли шарикӣ ва ё қарзи имтиёзном, корхонаҳои муштарак, грант ва сармоягузории мустақим ба фонди асосӣ амалӣ карда мешаванд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар вилояти Хатлон норасонии захираҳои дохилии сармоягузорӣ эҳсос мегардад. Аз ин рӯ, институтҳои ҳокимиюти давлатии вилояти Хатлон кӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд, ки сатҳи муҳити сармоягузориро баҳри ҷалбшавии сармоягузориҳои хориҷӣ ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории минтақаҳои ҷумхурӣ эҳсос мегардад. Доноरҳои асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Хатлон дар байни институтҳои молиявии байналхалқӣ, Бонки умумичаҳонӣ (БУ), Бонки осиёии рушд (БОР), Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд (БАТР). Бонки исломии рушд (БИР) Фонди Кувейтӣ ва дигарон мебошанд. Мамлакатҳои асосии донор Чопон, Олмон, Швейтсария, ҶМЧ, Ҷумҳурии исломии Эрон ва дигарон ба шумор мераванд. Соли 2017 аз тарафи мамлакатҳои донор дар ҳаҷми 310,804 ҳазор доллари ИМА ёрӣ расонида шуд, ки ин 94,7% ӯҳдадориҳои солонаро ташкил менамояд. Ёрии аз ҳама зиёд аз тарафи Ҷумҳурии мардумии Ҷин расонида шуд, ки он ба 148,675 ҳазор доллари ИМАбаробар буда, 47,8% ҳаҷми умумии ёрии дар соли 2016 расонидашударо ташкил медиҳад. Зинаҳои минбаъдаро ИМА – 41,170 ҳазор доллари ИМА ва ё 13,2%, Иттиҳоди Аврупо – 27,346 ҳазор доллари ИМА ва ё 8,8%, Чопон – 22,699 ҳазор доллари ИМА ва ё 7,3%, Олмон – 17,513 ҳазор доллари ИМА ва ё 5,6% ва дигарон ишғол мекунанд [3,29].

Дар давраи солҳои 2002-2017 дар маҷмӯъ сармояи беруна дар ҳамаи минтақаҳо, ба истиснои сатҳи ҷумҳурияйӣ ва НТМ тамоюли афзоиш дорад. Ҳаҷми сармоягузориҳо дар ВМКБ дар соли 2015 то 60,6% ва вилояти Хатлон то 37,7%, вилояти Суғд то 24,8% зиёд шудааст. Соли 2017 ёрӣ ба ш. Душанбе якуյкбора 5,4 маротиба афзуд. Дар соли 2017 аз тарафи шарикони рушд дар ҳаҷми 572,452 ҳазор доллари ИМА чудо карда шуд, ки ин 91,7% ҳаҷми умумии ӯҳдадориҳоро ташкил менамояд. Қисми зиёди ҳаҷми ӯҳдадориҳо ба лоиҳаҳои дар ш. Душанбе амалишаванд, яъне 25,85%, қисми бокимонда ба тартиби камшавӣ ба вилояти Хатлон – 23,2%, сатҳи ҷумҳурияйӣ – 22,4%, вилояти суғд – 12,0%, ноҳияҳои тобеи марказ (НТМ) – 9,9%, ва ВМКБ – 6,0%, рост меояд.

Қайд кардан ба маврид аст, ки лоиҳаҳои сармоягузории ба таҷдиди корхонаҳо равонашуда, яъне бозсозии пурра, ки дар рафти он фондҳои асосӣ нав мегарданд, технология ва ташкили истехсолот таҷдид мешаванд, аҳамияти муҳими бунёдӣ доранд. Васеъшавӣ ва таҷдиди корхонаҳои амалкунанда усули баландшавии тавононии истехсолӣ ва такмили пойгоҳи техникии истехсолӣ ба шумор меравад [2, 12]. Самараи нисбатан бештар дар мавриде ба дастоварда мешавад, ки васеъшавии корхона дар асоси таҷхизонидани техникии он, дар истехсолот ҷорӣ намудани технологияи самаранокиаш баланд ва истифодаи техникаи навтарин амалӣ гардонида шавад. Дар шароити норасонии сармояи хориҷӣ коркарди лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва таъмини он бо захираҳо, чун қоида аз ҳисоби ду манбаъ: даромад ва фонди хурдашавӣ ба амал бароварда мешавад [5,31]. Фонди ҷуброн дар шароитҳои муайян (агар таҷхизоти ҳӯрдашуда бо таҷхизоти нисбатан сифатнок иваз карда шавад) низ метавонад навсозии

технологии истеҳсолотро таъмин намояд. Фонди андӯхташуда сармояи доимии иловагиро таъмин намуда, захираҳои сармоягузориро зиёд менамояд, ки онҳо имконияти иқтидорҳои навро дар интенсификатсияи раванди такрористеҳсол зиёд мекунад. Чи тавре қайд шуд, «материализатсия» ин ба молҳои сармоягузорӣ ворид кардани иқтидори захираҳои сармоягузорӣ мебошад, ки ҳам дар раванди истеҳсол ва ҳам дар соҳаи муроҷиат ба амал меояд. Дар баробари ин, татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар тамоми сикли сармоягузорӣ паҳн гардида, як гардиши сармоя – аз лаҳзаи ғуншавии захираҳои сармоягузорӣ то лаҳзаи «боздехӣ» ҳақиқии онро дар бар мегирад. Раванди татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ фаъолияти сармоягузориро фаъол гардонида, трансформатсияи соҳаи сармоягузории иқтисодиётро инъикос менамояд ва аз тарафи субъектҳои он амалӣ гардонида мешавад:

Сармоягузорон – истеъмолкунандагони захираҳои сармоягузорӣ ва пешниҳодкунандагони захираҳо;

«истифодабарандагони» хушиҳои молиявии аз нав бунёдшуда, ҳамчунин маҳсулоти ғизӣ ва ё дигар маҳсулоти кишоварзӣ, ки дар асоси пойгоҳи дорои захираи сармоя (иқтидор) истеҳсол гардидааст;

субъектҳои инфрасоҳтори соҳаи сармоягузорӣ ва бозорҳои иттилоотӣ.

Ҳамин тариқ таъсири мутақобили иштирокдорони лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар таносубҳое, дар байни талаботи сармоягузорӣ ва таклифҳо ҳамчун категорияҳои бозорӣ, ки имконияти рушди ояндаро инъикос менамоянд, ба ҳам меоянд. Ба андешаи мо тавсифоти додашуда дар шароитҳои ноустувори иқтисодии равандҳои хочагидорӣ, ки лапиши онҳо боиси бесамара истифода шудани маҷмӯи онҳо мегардад, аҳамияти муҳим қасб мекунанд. Инро ҳангоми бартараф намудани таъсири номусоиди натиҷаи татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, комбинатсияи воситаҳои молиявӣ ва соҳтори онҳо ба ҳисоб гирифтан муҳим аст.

АДАБИЁТ

1. Барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии вилояти Ҳатлон дар давраи солҳои 2016-2020. - С. 96.
2. Нуруллоев З.Х. Инвестиционные проекты как объект учета управленческого труда//Финансы и учет. - Душанбе, 2003. - № 3. - 12 с.
3. Отчетовнешней помощи - 2017 // Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. - Душанбе, 2017. - С. 29 (http://gki.tj/ru/nvestitsii_v_rt/nformatsiya_i_statistika/)
4. Сафарова Л.Д. Организационно-экономические особенности становление и развития государственно-частного партнерства в сфере услуг // Автореферат на соискание ученой степени кандидат экономических наук. – Душанбе, 2016. – С.8.
5. Разыков Б.Х. Оценка эффективности инвестиционного проекта освоения месторождения минеральных вод. Налоговая политика и практика. - М.: Изд-во «Экономико-правовая литература», 2007. - № 6. - С.31-33.

АННОТАЦИЯ

ТАТБИҚИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР СОҲАИ ЭНЕРГЕТИКАИ ВИЛОЯТИ ҲАТЛОН

Муаллифон дар мақолаи ҳуд масъалаи татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи энергетикии вилояти Ҳатлонро мавриди таҳлил қарор додаанд. Қайд намудаанд, ки ҳадафи асосии ин лоиҳаҳо фароҳам овардани шароити мусоиди рушди минтақаҳои алоҳида ва таъмини сатҳи зиндагии сазовори аҳолии вилояти Ҳатлон мебошад. Таҳлилҳои муаллиф нишон додааст, ки бо мақсади саҳм доштан дар таъмини истиқлолияти энергетикии ватаний соли 2016 ба вилояти Ҳатлон беш аз 216,5 млн. сомонӣ равона гардид, ки ин зиёда аз 13,6% ташкил медиҳад.

АННОТАЦИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ В ҲАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ

Авторы в своей статье анализируют реализацию инвестиционных проектов в сфере энергетики Ҳатлонской области. Основной целью этих проектов является создание благоприятных условий для развития отдельных регионов и обеспечения достойного уровня жизни населения Ҳатлонской области. Согласно анализу автора, в 2016 году

Хатлон получил более 216,5 млн. Долл. США для содействия обеспечению национальной энергетической независимости сомони, что составляет 13,6%.

Ключевые слова: экономика, инвестиции, инвестиционный проект, энергетика, анализ, реализация инвестиционных проектов, экономические ресурсы.

ANNOTATION
IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS IN THE FIELD OF ENERGY
IN KHATLON REGION

In their article the authors analyze the implementation of investment projects in the energy sector of Khatlon region. The main goal of these projects is to create favorable conditions for development of individual regions and ensuring decent living standards of population of Khatlon region. According to the author's analysis, in 2016, Khatlon received more than \$ 216.5 million to contribute to ensuring national energy independence somoni, which makes up 13.6%.

Key words: economics, investment, investment project, energy, analysis, implementation of investment projects, economic resources.

ТДУ 336.71(575.3)

**АСОСХОИ НАЗАРИЯВИИ УСТУВОРИИ МОЛИЯВИИ БОНКХОИ
ТИЧОРАТӢ**

Сафаров С.З.-омӯзгори ДДБ ба номи Н.Хусрав,

Сайдмуродов П.М.- докторанти PhD-и ДДБ ба номи Н.Хусрав

Калимаҳои қалидӣ: иқтисод, бонк, устуворӣ, молия, тичорат, бонкҳои тичоратӣ, мушкилот, ислоҳоти иқтисодӣ.

Дар шароити муосири рушди иқтисодӣ ҷанбаи устувории бонкҳои тичоратӣ аҳамияти муҳим қасб менамояд. Аз ҷиҳат аз ҷигунағии рушди ояндаи бонкҳои тичоратӣ татбиқи ислоҳоти иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вобастагӣ дорад. Мушкилоти устувории иқтисодӣ аз давраҳои пеш коркард шавад ҳам, бо вуҷуди ин, масъалаҳои ҳалнашуда ҳанӯз ҳам бοқӣ мемонанд, ки ин ба мушкилоти мутаҳаррикӣ ва бисёрпаҳлу будани он алоқаманд аст. Ҳуд аз ҳуд равшан аст, ки ошкор соҳтани мушкилоти ташкилотҳои қарзӣ ва саривакӯ даҳолат кардан ба он таъмини фаъолияти оптималии низоми бонкӣ, ки системаи хунгардиши тамоми иқтисодӣ ётро ташкил медиҳад, таъмин менамояд. Вале бояд қайд кард, ки пеш аз ҳама, дарк намудани асосҳои назариявии ин мавзӯй зарур мебошад.

Бояд тазаккур дод, ки аксар таҳқиқоте, ки доир ба масъалаи устувории бонкҳои тичоратӣ амалӣ гардидааст, аз ҷониби иқтисоддонҳои хориҷӣ анҷом дода шудаанд. Олимони ватаний нисбат ба ин масъала танҳо дар понздаҳ соли охир таваҷҷӯҳ зохир намуданд, ки ин ҳам ба дигаргуниҳои дар иқтисодиёти мамлакат ба вуқӯомада алоқаманд мебошад.

Мафхуми «устуворӣ» дар соҳаҳои гуногуни илму техника, ки ба омӯзиш ва фаъолияти низомҳои мураккаби мутаҳаррик алоқаманданд, истифода мегардад. Бояд таъқид кард, ки якчанд намуди устуворӣ, аз ҷумла сиёсӣ, иҷтимоӣ, экологӣ, иқтисодӣ ва илмӣ-техникӣ (инноватсионӣ) мавҷуд мебошанд.

Бо вуҷуди он, ки мафхуми «усувории молиявӣ» ҳам дар дар амалияи илмӣ ва ҳам ҳаётӣ муқаррарӣ истифода мегардад, вале то ҳол дар адабиёти илмӣ ба он таърифи ягона ва умумиэтирофшуда дода нашудааст. Ҷунончи, муаллифони рус, аз қабилии О. Овчинников ва А. Бетс қайд мекунанд, ки устувории молиявӣ ин қобилияти новобаста аз ҳусусияти таъсири беруна иҷро карда тавонистани вазифаҳои асосӣ ва вазифаҳои ба тозагӣ пайдошуда мебошад. Вале таърифи овардашуда ҷандон мушахҳас набуда, дарки моҳияти онро мушкил мегардонад. Уразов С.А. ақидаи ба ҳамин монандро тарафдорӣ намуда, қайд мекунад, ки устувории молиявии бонк ин дар ҳудудҳои муайян ва новобаста аз омилҳои гуногуни таъсиррасон қобилияти параметрҳои худро нигоҳ

доштани он ба шумор меравад. Ҳамин тариқ, ин муаллифон дар зери ин мафхум қобилияти мунаzzам фаъолият кардан, уҳдадориҳои худро ичро кардан ва ба омилҳои гуногуни аз муҳити беруна таъсиркунанда муқобилият карда тавонистани бонкро дар назар доранд.

Копан Т. ва Миноу К. дар таърифи додаашон ба вазифаи мушаххаси бонк, яъне ба қарз табдил додани пасандозҳо, ки баъди рафъ гаштани таъсири номақбул онро базудӣ аз нав бояд барқарор намояд, такя мекунанд [6,97]. Геннадий Меликян, ки айни замон узви шӯрои мушоҳидачиён бонкҳои бонуфузи Федератсияи Руссия мебошад, микро ва макромуносабатро ба ҳам муттаҳид намуда, ба ақидаи ба тасаввуроти пешина омадааст. Ӯ таъкид мекунад, ки устувории молиявӣ ин қобилияти дар шароитҳои сар задани ҳолати садамавӣ ва изтироби фавқулодда низ кори худро идома дода тавонистани бонк мебошад [9,126].

Баъди омӯзишу таърифҳои дар боло овардашуда низ мафҳуми он ки муаллифон дар зери «идомаи кори бонк» ва ё «параметрҳои фаъолияти он» чиро дар назар доранд, нофаҳмо боқӣ мемонад ва фикре пайдо мешавад, ки оё дар ҳақиқат устуворӣ маҳз аз рӯи қобилияти ба қарз табдил додани пасандозҳо муайян карда мешавад. Таърифи нисбатан саҳех ва васеътарро М.Я. Лукасевич пешниҳод кардааст, ки дар зери мафҳуми устуворӣ дар шароитҳои муҳити бозорӣ чунин қобилиятҳои бонк фаҳмида мешавад:

- ба омилҳои дохиливу беруна манфӣ (негативӣ) муқобилият карда тавонистан;
- таъмини эътиимоду боварии пасандозҳои шахсони хукуқӣ ва воеӣ;
- ҳимоя кардани манфиатҳои саҳомон;
- дар хизматрасонии мизочон саривақӣ ичро кардани уҳдадориҳои худ [8].

Тимофеева З.А. бошад панҷ самти устувории молиявиро пешниҳод намуд:

- мувофиқати маҷмӯи қиматҳои меъёрии (оптималии) аз рӯйи нишондиҳандаҳои молиявӣ муайяншуда;
- категорияи динамикии «низоми таносухи заҳираҳо ва хавфҳо»;
- мушобеҳият бо бозоргирӣ ва пардохтпазирӣ;
- мушобеҳият бо манфиатнокӣ;
- таркибиҳои устуворнокии умумии бонки тичоратӣ.

Ба ҳамин монанд, масалан Н.Г. Антонов ва М.А. Пессел устувории молиявиро бо бозоргирӣ ва пардохтпазирӣ алоқаманд месозанд, ки ин чандон дуруст нест, зеро баҳодиҳии танҳо ин ду параметр барои дар хусуси босуботии бонкӣ хулоса баровардан нокифоя мебошад. Дар навбати худ таърифи пешниҳодкардаи В.И. Видяпин хеле норавшан аст, зеро ягон хел мушаххасиятро дар бар надорад. Клайнер Г.Б. устувории молиявиро ба статистикий ва динамикий тақсим кардааст, ки эҳтимолияти мавҷудияти он имконпазир буда метавонад. Чунин тақсимот ба параметрҳои фаъолияти бонк, ки риояи онҳо ё дар ҳудудҳои муайян назорат карда мешавад ва ё дар равиши онҳо динамикаи мусбат (манфӣ) ба мушоҳида мерасад.

Тимофеева З.А. оид ба таҷдиди таърифи пешниҳодкардаи худ дар асоси таърифҳои мавҷуда кори зиёде анҷом дода, ҳамаи камбудиҳои онҳоро ба эътибор гирифт. Дар ниҳояти кор ӽ чунин қайд мекунад, ки устувории молиявии бонки тичоратӣ ин чунин ҳолатест, ки дар он бонк дар лаҳзаи дилҳоҳ ба бозоригии зарурӣ ва сармояи кифояи худӣ таъмин буда, қобил аст, ки дар як вақт ҳам параметрҳои асосии фаъолияти худ (фоида, сармоя)-ро нигоҳ дорад ва ҳам вазифаи асосии худ - ҷамъоварии воситаҳои пулии мизочон ва ба таври қарз ҷойгиркунии онҳо, инчунин дигар пасандозҳо ва уҳдадории худро оид ба ҳисобу китоби мизочон ичро карда тавонад. Қайд кардан муҳим аст, ки ин таърифот ҳамаи ҷанбаҳои асосии фаъолияти бонкро дар бар гирифта, ба назари мо мафҳуми устувории молиявиро нисбатан пурра қушода медиҳад.

М.А. Бобрик бошад дар асоси тағсири гуногуни ин таъриф аломатҳои хоси устувории молиявиро муайян намуд, ки аз байни онҳо васеъшавии мутаносиб ва рушди ботавозуни заҳираҳои молиявии бонк (сармоя, фоида ва ғайра), инчунин афзоиши ҳиссаи мҳсулоти нави бонкӣ ва хизматрасонӣ хеле муҳим мебошанд.

Дар ин зинаи таҳқиқот мо ҳамаи тарзҳои таърифоти танҳо аз тарафи муҳаққиқони русиягиро ба ин мағҳум додашударо таҳлил намудем, vale бояд гуфт, ки масъалаи устувории молиявӣ аз тарафи олимони сершумори хориҷӣ низ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст, ки аз байни онҳо Э.Д. Долан, П.С. Роуз, Р.Л. Миллер, Ч.Ф. Синк, Ч.К. Ван Хорн ва бисёр дигаронро қайд кардан мумкин аст. Ақидаи онҳо дар бисёр маврид бо гуфтаҳои муҳаққиқони рус шабоҳат дорад. Дар ин ҷо таҳқиқоти олими амрикӣ Дэррил Е. Геттерро қайд кардан ба маврид аст, ки ў устувории молиявии бонкҳоро аз нуқтаи назари арзёбии фаъолияти қарзӣ, даромаднокӣ ва сатҳи сармояндӯзии онҳо таҳлил намудааст. Маҷмӯи начандон зиёди нишондиҳандаҳоро истифода бурда, мо қӯшиш намудем, ки ба ин мағҳум таъриф дихем. Vale бояд қайд кард, ки Геттер дар таъриф додани устувории молиявии бонк чунин меъёри муҳим – бозоргириро аз мадди назар дур мондааст, ҳол он ки саривакт ва дар ҳаҷми пурра ба сомон расонидани уҳдадории худ яке аз вазифаҳои калидии ташкилоти қарзӣ маҳсуб меёбад.

Мушкилоти устувориро олимон-иктисоддонҳои Русия бештар аз мавқеи субъекти ҳочагидорӣ баррасӣ менамоянд. Шароитҳои хоси фаъолияткунии системаҳои ҳочагидорӣ бошад зарурати коркарди системаи нишондиҳандаҳо ва меъёрҳои устувориро бевосита нисбат ба субъекти «бонки тичоратӣ» тақозо менамоянд. Ин ҳолатро ҳусусияти тичорати бонкӣ талаб мекунад, зеро дар муқоиса бо субъектҳои ҳочагидории соҳаи истеҳсолӣ бонкҳои тичоратӣ ҳусусияти хоси манбаъҳои ташаккули захираҳои молиявӣ, соҳтори онҳо, тақсимот ва ҳаракат, арзёбии натиҷаҳои фаъолияти худро доро мебошанд.

Назарияи устуворӣ дар давраи мусир доираи хеле васеъ ва пурмуҳтаво ва аксаран нуқтаи назари гуногунро фаро мегирад. Илова бар ин, мағҳумҳои зиёди муҳталифи истифодашаванда («устуворӣ», «субот», «эътимоднокӣ», «бехатарӣ» ва «тавозун») нофаҳмиҳои зиёдеро пеш меоранд, аз ин рӯ, моро зарур аст, ки терминологияи ин масъаларо муайян созем.

Дар тарҷума аз забони англисӣ субот ва устуворӣ доимӣ, пойдории вазъи системаи дилҳоҳро ифода мекунад. Ба ғайр аз В. Дал ва С.И. Ожегова, ин нуқтаи назарро олимони дигар низ тарафдорӣ менамоянд.

Омӯзиши корҳои оид ба назарияи иқтисодии тавозун баҳшидашуда нишон медиҳад, ки мағҳуми «устуворӣ» дар бисёр ҳолатҳо ба маънои «субот, тавозун» истифода бурда мешавад. Ба андешаи мо мағҳумҳои «субот» ва «устуворӣ»-ро ҳамчун мағҳумҳои мутлақо якхела шумурдан мумкин аст, ки онҳо доимијат, пойдории ҳолати системаи дилҳоҳро ифода менамоянд.

Вале бояд қайд кард, ки тавозун нисбат ба устуворӣ мағҳуми нисбатан тангмаъно буда, дар асл яке аз шартҳои устуворӣ маҳсуб меёбад. Дар таҳлили микро- ва макроиктисодӣ он ба сифати тавсифдихандаи тавозуни талабот ва таклифот истифода мегардад.

Бехатарӣ ҳолате мебошад, ки дар мавриди он ба система аз муҳити беруна ягон ҳатар таҳдид намекунад ва устувории минималии оҳилии система вучуд дораад, ба таъмини фаъолияти ҳаётӣ он имконият медиҳад.

Мағҳумҳои «устуворӣ», «эътимоднокӣ» ва «субот»-ро нисбат ба бонкҳои тичоратӣ ҳамчун субъекти ҳочагидории бозорӣ баррасӣ намуда, қайд мекунем, ин мағҳумҳо аксаран ба сифати айният истифода мешаванд.

Масалан, В.В. Иванов дар таҳқиқоти худ «Таҳлили эътимоднокии бонк» дар байни мағҳумҳои «эътимоднокӣ» ва «устувории» бонк тафовут мегузорад. Дар ин таҳқиқот дар зери мағҳуми эътимоднокии бонк «қобилияти дар вазъияти дилҳоҳ беистиҳола иҷро кардани уҳдадориҳои он» дар назар дошта шудааст. Эътимоднокиро В.В. Иванов ҳамчун қобилияти пардохтпазирии бонк, устувории фаъолияти он ва бозоргирии тавозуни он маънидод менамояд.

«Дар зери мағҳуми пардохтпазирий қобилияти саривакт дар мувофиқат бо муҳлатҳои пардоҳт адо кардани уҳдадориҳои молиявии бонк фаҳмида мешавад.

Дар зери мафхуми устувории бонк суботи фаъолияти он дар партави ояндаи миёна ва дарозмуҳлат фаҳмида мешавад; онро аз рӯи сифати активҳо, кифоя будани сармоя ва самаранокии фаъолияти он баҳо додан мумкин аст.

Таҳти мафҳуми бозоргирии тавозун қобилияти дар мавриди норасоии воситаҳои пулии мавҷуда барои пардоҳти уҳдадориҳои пешбинишуда сариваҳт ба пул ва дигар воситаҳои пардоҳтӣ табдил додани активҳои бонк дар назар дошта мешавад».

Ба андешаи мо дар таърифоти мавҷудаи устувории молиявии бонк аҳамияти кори самараноки бонк ба таври кофӣ баҳо дода намешавад. Бонк ин ташкилоти тиҷоратӣ буда, мақсади фаъолияти он ба даст овардани фоида мебошад. Кори самараноки бонк дар сатҳи даромаднокӣ, фоиданокӣ ифода ёфта, маҷмӯи натиҷаи мусбати кори бонкро дар ҳамаи соҳаҳои хочагидорӣ-молиявӣ ва фаъолияти тиҷоратии он инъикос менамояд.

Даромаднокӣ маҷмӯи натиҷаҳои мусбати фаъолияти бонкро дар ҳамаи секторҳои фаъолияти молиявӣ-хочагидории он, ки натиҷаи оптималии соҳтори тавозуни он ҳам дар қисмати пулу мол ва ҳам дар қисмати қарзҳо ба ҳисоб меравад, инчунин самти мақсадноки фаъолияти менечерони бонкро инъикос менамояд. Бонке, ки дорои даромади доимӣ ва босубот аст, имкон дорад, ки на танҳо саҳомонро нигоҳ дорад, балки метавонад муассисони баландихтиносро ҷалб намояд, аз ин рӯ, он имконияти бештари афзун кардани сармояи оинномавӣ дорад, ки ин дар шароити имрӯза яке аз вазифаҳои афзалиятноки аксарияти бонкҳо ба шумор меравад.

Нигоҳ дошта тавонистани сатҳи кофии даромаднокӣ барои бонк ҷиҳати такмили таъминоти иттилоотӣ ва технологииси он зарур мебошад. Дар шароити рақобати бонкҳое, ки ба мизочон ба зудӣ ва сифатнок дар доираи васеъ хизмат расонида метавонанд, мувофиқан пойгоҳи босуботи мизочонро соҳиб мегарданд, ки ин яке аз параметрҳои устувории ташкилоти қарзӣ ба шумор меравад.

Дараҷаи баланди даромаднокӣ ба банк имкон медиҳад, ки на танҳо ба таъсири омилҳои муайян тоб оварад, балки имконияти рушди потенсиалиро доро гардида, ба бозори хизматрасонии бонкӣ маҳсулоти навро ворид созад, ки ин ба обу рӯ ва нуфузи бонк дар шароити рақобатнок таъсири мусбат мерасонад. Танҳо ба таври дуруст ба роҳ мондани раванди баナқшагирий ва идоракуни даромаднокӣ имкон медиҳад, ки дараҷаи оптималии фоиданокии бонк таъмин гардад.

Ҳаҷми фоида ва зараре, ки дар ҳисботҳои расмӣ ба нашр мерасанд, ба қатори нишондиҳандарои нисбатан аёнии кори бонк барои истифодабарандагони беруна мансуб мебошанд. Мизочон ва пасандозгузорон дар мавриди зараворар будани кори бонк метавонанд фаъолияти менечеронро бесара ҳисоб карда, воситаҳои пулию молии ҳудро аз бонк бигиранд, ки ин ба устувории ташкилоти қарзӣ инъикос ёбад.

Устувории вазъи молиявии бонки тиҷоратиро метавон дар ояндаи дарозмуҳдат баррасӣ намуд, ки он бояд чунин ҳолати захираҳои молиявиро инъикос кунад, ки дар мавриди он бонки тиҷоратӣ тавонад воситаҳои пулии ҳудро озодона идора карда, ба василаи истифодаи самараноки онҳо тавонад раванди бетанаффуси амалисозии фаъолияти иқтисодии ҳудро дар оянда таъмин намояд. Чунин мешуморем, ки ин нукта бояд дар мафҳуми «устувории молиявии бонки тиҷоратӣ» инъикоси ҳудро ёбад.

Таҳқиқоти оид ба тарзи таърифоти устувории молиявии бонки тиҷоратӣ гузаронидашуда ба мо имкон дод, ки ба он таърифоти зерин дода шавад:

Устувории молиявии бонки тиҷоратӣ ин тавсифи сифатии фаъолияти бонк ба шумор рафта, ба он имкон медиҳад, ки ба тағйироти муҳити иқтисодӣ мутобиқ гардида, дар бозори хизматрасонии бонкӣ самаранок кор кунад, уҳдадориҳои ҳудро дар назди мизочон, саҳомон ва иштирокдорон новобаста аз таъсири омилҳои беруна ва дохилӣ ба иҷро расонад, рушди потенсиалий ва равнақи ҳамаи зерсоҳторҳои бонкро дар ояндаи миёнамуҳлат ва дарозмуҳдат таъмин созад.

АДАБИЁТ

1. Бобрик, М.А. Совершенствование системы индикаторов финансовой устойчивости коммерческих банков [электронный ресурс]. Режим доступа: [http://www.fa.ru/dep/upanpk/dissertation_councils/referats/documents/2011/Д%20505.001.02/автореферат%20Бобрик%20М.А. pdf];
2. Борисенко Е.Н. Продовольственная безопасность России: проблемы и перспективы - М., 1997. - С. 16.
3. Борисенко Е.Н. Продовольственная безопасность России. С. 7; Ведуга Е.Н. Экономическая безопасность ... С.-16; Герасимова Е.Б. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации. – М., 2006. – С. 20, Добрынина А.И. Равновесие и неравновесие социально-экономических систем. – С. 27.
4. Ведуга Е.Н. Экономическая безопасность ... С. 14; Коржов Г.В. Экономическая безопасность России. – С. 12; Краснова Т.Г. Экономическая устойчивость региона. – С. 18.
5. Иванов В.В. Анализ надежности банка. М., 1996. С. 28.
6. Копан Т., Миноу К. Устойчивость кредитования [текст] // Финансы и развитие, 2013. – №3.
7. Коржов Г.В. Экономическая безопасность России. – М., 1996. – С. 17, Чепурина М. И. Курс экономической теории. – Киров, 1997. – С. 91, Добрынина А. И. Равновесие и неравновесие ... – С. 42.
8. Тимофеева З.А. Концептуальные основы исследования экономического содержания финансовой устойчивости банковской системы [текст] // Финансы и кредит, 2014 - № 6 - С.10-19.
9. Уразов С.А. Устойчивость банковской системы: теоретические и методологические аспекты [текст] // Банковское дело, 2006. – №12.

АННОТАСИЯ

АСОСХОИ НАЗАРИЯВИИ УСТУВОРИИ МОЛИЯВИИ БОНКХОИ ТИЧОРАТӢ

Муаллиф дар мақолаи худ масъалаи асосоҳои назариявии устувории молиявии бонкҳои тичоратиро мавриди омӯзиш қарор додааст. Қайд намудаст, дар шароити муосири рушди иқтисодӣ ҷанбаи устувории бонкҳои тичоратӣ аҳамияти муҳим касб менамояд. Аз ҷиҳат аз ҷигунагии рушди ояндаи бонкҳои тичоратӣ татбиқи ислоҳоти иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вобастагӣ дорад. Мушкилоти устувории иқтисодӣ аз давраҳои пеш коркард шавад ҳам, бо вучуди ин, масъалаҳои ҳалнашуда ҳанӯз ҳам боқӣ мемонанд, ки ин ба мушкилоти мутаҳаррикӣ ва бисёрпаҳлу будани он алоқаманд аст.

АННОТАЦИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Автор в своей статье рассматривает теоретические основы финансовой устойчивости коммерческих банков. Он отметил, что в современных условиях экономического развития большое значение приобретает аспект устойчивости коммерческих банков. Реализация экономических реформ в Республике Таджикистан будет зависеть от будущего развития коммерческих банков. Хотя проблемы экономической устойчивости решались в предыдущие периоды, все еще остаются нерешенные проблемы, связанные с проблемами мобильности и разнообразия.

Ключевые слова: экономика, банковское дело, устойчивость, финансы, торговля, коммерческие банки, проблемы, экономические реформы.

ANNOTATION

THEORETICAL FOUNDATIONS OF FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL BANKS

In his article, the author examines the theoretical foundations of financial stability of commercial banks. He noted that in the current conditions of economic development, the aspect of sustainability of commercial banks is of great importance. The implementation of economic reforms in the Republic of Tajikistan will depend on the future development of commercial banks. Although the challenges of economic sustainability have been addressed from previous periods, there are still unresolved issues related to the challenges of mobility and diversity.

Key words: economy, banking, sustainability, finance, trade, commercial banks, challenges, economic reform.

ТДУ:636.631.14

**РУШДИ КООПЕРАТСИЯ ДАР СОҲАИ ИСТЕҲСОЛОТ ВА КОРКАРДИ
МАҲСУЛОТИ ЧОРВОДОРӢ ДАР КИШVAR**

Рахимов М.Ф. унвончӯй, **Бобоазиззода Ш.А.**, н.и.и., **Ахмедов Д.Х.** – н.и.и., дотсент, ДАТ
ба номи Ш. Шоҳтемур
Арзикулов Ш.Д.-ДД

Кооператсияи мусоир дар соҳаи кишварзӣ ду вазифаро ичро мекунад: соҳаи кишварзиро аз ҷиҳати иҷтимоӣ бештар муҳофиз бояд намуд ва дар ҳалли масъалаҳои истеҳсолӣ ва ҳочагӣ, ки дар айни замон дар назди молистехсолкунандагони кишварзӣ истодааст, кӯмаки воқеии иқтисодӣ ва молиявӣ бояд расонид.

Ташкилотҳои кооперативӣ нисбат ба худи он коркорхонаҳои кишварзӣ дорои афзалиятҳои ҷиддӣ мебошад.

Ҷӣ тавре профессор А.А. Шутков таъкид мекунад «... *рушиди комплекси агросаноатӣ падидаш объективӣ ва қонунӣ мебошад, ки он боиси рушди қувваҳои истеҳсолкунанда, тақвияти тақсимоти иҷтимоии меҳнат; тақвияти равандҳои маҳсусгардонӣ, кооператсия ва ҳамгирои агросаноатӣ, афзошии назарраси миқёси истеҳсолот, мураккаб гардиданни ташкилӣ-иқтисодӣ мегардад*».

Дар шароити бозор онҳо зудҳаракат буда, метавонанд самти фаъолияти худро озодона интихоб намоянд, захираҳоро вобаста аз вазъи конъюктураи бозор ӯҳдабароёна тақсим намоянд. Онҳо дар натиҷаҳои фаъолияти худ бештар манфиатдоранд, зоро ки даромади ҳар як аъзои кооператив бевосита аз натиҷаҳои фаъолияти истеҳсолӣ-иқтисодӣ вобаста аст. Кооператсияи меҳнат, дар навбати худ, иттиҳоди якчанд коркорхонаҳои самти гуногун, концентратсия (тамаркуз) ва маҳсусгардонии истеҳсолот бо мақсади ба даст овардани самараи бештар иқтисодӣ бо ҳароҷотҳои камтаринро ифода мекунад.

Дар вилояти Суғд механизми рушди равандҳои кооператсионӣ такмил дода шуд, ки таъсиси инфрасоҳтор барои ҳочагиҳои фермерӣ ва шахсии ёрирасон оид ба захирақуни маҳсулоти кишварзӣ, коркарди он, фурӯш ва дастрасӣ ба бозорҳои маҳалӣ пешбинӣ карда мешавад. Ҳамзамон барои фермерон имтиёзҳои муайян вучуд дорад. Онҳо қариб аз як сеяки ҷойҳои савдоиро дар бозорҳои озуқавории минтақавӣ ба даст меоранд.

Яке аз омилҳои асосии рушди самараноки чорводорӣ ин қадрӣ – таъминот бо мутахассисони соҳибхисос мебошад. Ҳамин тавр институти кишварзии Трисдорф бо тадқиқотҳои инноватсия дар соҳаи рушди чорводорӣ машғуланд ва ҳамзамон мутахассисоне, ки маълумоти олий доранд, таълим медиҳанд. Дар ин ҷо магистрантҳо ва аспирантҳо на танҳо аз Олмон, балки аз дигар кишварҳо, аз ҷумла аз Ҷумҳурии Тоҷикистон низ таълим мегиранд (расми 1).

Дар вилояти Хатлон Ассотсиатсияи ҳочагиҳои фермерӣ (дехқонӣ) бо воҳидҳои соҳторӣ дар ҷойхое, ки фаъолиятро оид ба таълими дехқонон ва фермерон аз рӯи масъалаҳои истеҳсолоти кишварзӣ дар шароити бозор ва ислоҳоти иқтисодӣ ҳамоҳанг месозад, фаъолият мекунад.



Расми 1. Сохтори Ассоциацияи хочагихои фермерӣ (дехконӣ)-и вилояти Хатлон

Эзоҳ. Аз ҷониби хочагихои фермерӣ (дехконӣ) ба таври иқтиёри таъсис дода мешавад.

Бо вучуди ин, дар тиҷорати ватании агросаноатӣ мушкилоти вобаста бо бӯҳрони нобоварӣ (безътимодӣ) вучуд дорад. Дар асоси ин, барои ҷолиб будани идеяи кооператсияи дехот, дастгирии давлатии сиёсӣ ва молиявӣ зарур аст, ки таъсис ва рушди кооперативи дехотро ба нақша гирифта шудааст.

Бо назардошти ин таҷриба, дар Маркази такмили ихтисоси кадрҳои комплекси агросаноатӣ дар Доғишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шотемур курсҳо барои баланд бардоштани ихтисоси кадрҳои комплекси агросаноатӣ гузаронида мешавад. Баъд аз анҷоми курс ба шунавандагони корхонаҳои кишоварзӣ, хочагихои фермерӣ (дехконӣ) диплом ва сертификатҳои (гувоҳномаҳо) даҳлдор дода мешавад.

Ба сохтори ҳароҷотҳои хочагихо таваҷҷӯҳи маҳсус бояд дод, ки дар он ҷо раванди хеле манғии арзиши аслии 1 сентнер ғалла ба мушоҳида мерасад, ки афзоиши онҳо ба 185,7%, даромаднокӣ бошад танҳо ба 5,0% мерасад. Самараи он ин натиҷаҳои ин ё он тадбирҳо мебошад, ки дар кишоварзӣ гузаронида мешаванд (ҷадв. 1).

Ҷадвали 1 - Самаранокии иқтисодии истеҳсоли ғалла барои ҳӯроки чорво дар кооперативи истеҳсолии «Қурбоналий-бобо»-и нохияи Шаҳристон

Нишондиҳандаҳо	Солҳо			
	2013	2014	2015	2016
Майдони кишти ғалла барои ҳӯроки чорво, га	10	10	10	10
Ҳосилнокӣ, с/га	35	36	47	50
Ҷамъоварии умумии ғалла, сентнер	350	360	470	500
Арзиши фондҳои асосӣ, ҳазор сомонӣ	318	518	530	620
Ҳароҷот барои истеҳсолот. ҳазор сомонӣ	90,9	153,3	248,2	269,4
Арзиши маҳсулоти фурӯҳташаванда, ҳазор сомонӣ	104,2	160,5	255,6	276,2
Арзиши аслии 1 сентнер ғалла барои ҳӯроки чорво, сомонӣ	297,2	446,0	544,0	552,4
Даромади тарозӣ, ҳазор сомонӣ	14,7	12,8	12,6	13,2
Даромаднокӣ, %	16,2	8,3	5,1	5,0

Сарҷашма. Дар асоси тадқиқотҳо аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст.

Таҳлили маълумотҳои ҷадвали 1 нишон медиҳад, ки ҳосилнокии миёнасолонаи ғалла барои хӯроки чорво дар кооперативи истехсолии «Курбоналӣ-бобо» дар солҳои охир дар муқоиса бо ҳочагиҳои ноҳия қариб 2 маротиба баландтар аст. Тибқи ҳисобҳои мо, барои амаликуни ин тадбирҳо беш аз 500 ҳазор сомонӣ барои 1 кооператив дар як сол талаб карда мешавад. Дар шароити таъсиси 5 ҳазор кооператив то соли 2020 қариб 2,5 млн. сомонӣ талаб карда мешавад.

Сармоягузорӣ ҳамчун раванди маблағгузорӣ дар ҳама гуна шакли он ба раванди истехсолот таъсири мусбӣ мерасонад ва ба соҳиби он фоида меорад. Дар тобеъияти ҳочагиҳо майдони замин қариб 930 гектар, аз ҷумла 520 гектар – дар моликияти шахси воеӣ мавҷуд аст.

Комплекси чорводорӣ барои оғилхонаҳо барои парвариши чорвои калони шоҳдор барои 800 сар пешниҳод шудааст, аз онҳо 450 сар ғовҳои чӯшӣ мебошанд. Байни ҳочагиҳо бо таҳвилгарон ва пудратчиён барои таъмири асосии бино ва таҷдиди фермаҳо оид ба ҷойгиркуни чорвои калони шоҳдор шартнома баста шудааст.

Мушкилоти рушди чорводории ҷумхурӣ инҷунин таъминнокии паст ва сатҳи нокифояи таҷдиди (навқуни) автопарки мошину трактор мебошад. Барқарорсозии иқтидори аз даст додашудаи техники дар бахши аграрии иқтисодиёт - ин вазифаи стратегӣ ба ҳисоб рафта, воситаи муҳими ҳалли он дар шароити мусори иқтисодӣ ин бозори техникаи кишоварзӣ бо системаи робитаи баръакс мебошад.

Ҳамин тарик, баланд бардоштани сатҳи техникии техникаи кишоварзӣ, эътиимонднокии он, сарфакорӣ, сифати иҷрои корҳо ба маҳсулнокӣ, талафи маҳсулот, ба ҳаҷми истехсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва арзиши аслӣ таъсир мерасонад.

Дар нақшай кооператив васеъ кардани автопарки мошину трактор дар назар аст: аз ҳисоби ҳариди техникаи нав барои «МТЗ-82» бо маҷмӯи мошин ва таҷҳизот: «МТЗ-80» барои заҳираи хӯроки чорво дар даста бо дигар механизмҳо; комбайнҳои ғаллагундории - «Енисей» – 3 адад., трактори «Беларус» – 25 адад ва 20 адад аз 5 сол калон. Ба ғайр аз ин, имконияти ҳариди трактор ва мошинҳои кишоварзӣ, 4 автомобили боркаш, автобусҳо ва дигар нақлиёти технологӣ мавҷуд аст.

Кооперативҳои таъсисёфтаро ба ду гурӯҳи асосӣ чудо намудан қобили қабул аст – истехсолӣ ва истеъмолӣ, ки аз яқдигар аз рӯи мақсад ва вазифаҳои гузашташуда фарқ мекунад. Кооперативҳои истехсолӣ бо мақсади ба роҳ мондани раванди истехсоли як ё якчанд намуди маҳсулоти кишоварзӣ, ва мутаносибан гирифтани даромади бештар аз ҷумин фаъолият таъсис мейбанд.

Барои ин мақсадҳо натиҷаҳои тадқиқоти ба иҷро расида, таҷрибаи рушди чорводорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби муаллиф ҷамъбаст шудаанд ва дар асоси ин пешниҳодҳои мушаҳҳас барои Барномаи мақсадноки рушди чорводорӣ дар вилояти Суғд таҳия карда шудаанд (ҷадв. 2).

Ҷадвали 2 - Ҳисоби таъминнокии саршумори чорвои калони шоҳдор бо хӯроки хушсифат дар кооперативи истехсолии «Шаҳристон»-и ноҳияи Шаҳристон

Нишондиҳандаҳо	2018 (асос)	Лоиҳа		
		2020	2025	2030
Саршумори чорвои калони шоҳдор, сар	1210	1350	1540	1725
Афзоиши миёнамуҳлат, г	450	500	550	575
Ҳарочоти хӯрука барои 1 сентнер афзоиши вазни зинда, сентнер воҳиди хӯрука	15,2	16,5	17,4	18,6
Аз ҷумла: Ҳошоқи дурӯшт	5,8	6,2	4,3	4,8
Хӯроки сершира	3,4	4,5	4,7	4,9
Силос	2,5	2,9	3,1	3,3
Бехмеваҳо	2,2	2,3	2,4	2,6
Концентратҳо(еми чорво)	1,6	0,6	2,9	3,0
Талаботи умумӣ дар хӯрука, сентнер воҳиди хӯрука	31218	35910	44506	48645
Ба 1 сар чорвои калони шоҳдор сентнер воҳиди хӯрука	25,8	26,6	28,9	28,2

Сарҷашма. Маълумотҳо аз рӯи ҳисоботи солонаи кооперативи истехсолии «Шаҳристон»-и ноҳияи Шаҳристон соли 2018 гирифта шудааст ва аз ҷониби муаллиф

барои дурнамо ба ҳисоб гирифта шудааст.

Дар рафти таҳияи Барномаи мақсаднок як қатор ҷаласа ва воҳӯриҳо дар маъмурияти вилоятӣ ва маъмурияти ноҳиявӣ гузаронда шуд, ки дар ҷараёни он мулоҳизаҳо, дархостҳо ва таклифҳои асоснок изҳор карда шуданд.

Муқаррароти муҳими методика, модели иқтисодӣ-риёзӣ ва натиҷаҳои корҳо дар конфронсҳои илмӣ-амалӣ дар Донишгоҳҳои давлатии Ҳуҷанд ва Данғара, Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шотемур, ДДА ба номи К.А. Тимиризев муаррифӣ карда шуд.

Ба андешаи академики АИР В.И. Назаренко «...кооператсия – ин ҳаракати оммавию иқтисодии (ғайрисиёсӣ) синфи дехқон барои манфиатҳои худ ва бар замми ин шакли универсалии ташкили истеҳсолот, концентратсияи қувваҳо ва воситаҳои одамони меҳнаткаш мебошад».

Кооператсияи мусир дар соҳаи кишоварзӣ иҷрои ду вазифаи асосиро ба зимаи худ гирифтааст: муҳофиз намудани хоҷагиҳои дехқонӣ (фермерӣ) аз ҷиҳати иҷтимоӣ; расонидани кӯмаки самарабаҳаш, воқеии иқтисодӣ ва молиявӣ дар ҳалли мушкилоти истеҳсолӣ ва хоҷагӣ. Корхонаи истеҳсолии «Зафар» -и ноҳияи Зафаробод, ки соли 2018 ташкил ёфтааст, 1,6 ҳазор гектар замини кишоварзиро ба ичора гирифтааст.

Аз ҳисоби заминҳои ба ичора гирифташуда ба коопертиви истеҳсолии «Тоҷикистон» дар ҳудуди н. Зафаробод муюссар гардид, ки саршумори чорвои калони шоҳдорро то 170 сар расонанд.

Кооперативи истеҳсолии «Зафар» -и ноҳияи Зафаробод дар майдони 250 гектар замин ва 400 гектар ҷароғоҳҳо истеҳсоли чорвои калон ва ҳурди шоҳдорро бомуваффақият ба роҳ мондаанд, зироатҳои полезӣ парвариш мекунанд, киштзорҳо ва заминҳои калони хӯроки чорво доранд. Мутаассифона, шумораи чунин кооперативҳои истеҳсолӣ то ҳол ночиз боқӣ мемонанд.

Бо вучуди он, ки сарфи назар аз натиҷаҳои мусбӣ, мушкилоти муайянे вучуд дорад, ки бо беташаббусии (сустии) равандҳои ҳамгироӣ дар бахши аграрии иқтисодиёт алоқаманданд.

Ҳамин тариқ, ҳолати мусирни равандҳои ҳамгироиро дар минтақа баррасӣ намуда, бояд қайд намуд, ки онҳо дар марҳилаи ибтидоии рушд қарор доранд, сарфи назар аз он ки барои таъсис ва фаъолияти онҳо асос вучуд дорад. Грантҳо барои ташкил ва рушди хоҷагиҳои дехқонӣ (фермерӣ) ва кӯмаки яквакта дар ҳаёти майшӣ ба 10 субъектҳои чумхурӣ, барои рушди фермаҳои оилавии ҷорводорӣ - ба 15 ноҳия пешниҳод карда шуд. Маблағҳои молиявии гирифташуда ба фермерон барои ҳаридорӣ намудани чорво, техника, таҷхизот, бунёд ва таҷдиди биноҳои истеҳсолӣ имконият фароҳам овард.

Танзими нарҳҳо дар бозори озукаворӣ бояд даромаднокии устуворро барои истеҳсолкунандагон барои фароҳам овардани тақористеҳсоли васеъ таъмин намояд. Танзими нарҳҳо бояд нарҳи маҳсулоти ҷорводорӣ, паранда, шир, тухм, маҳсулоти коркардшуда, молҳои саноатӣ ва хизматрасонихоро фаро гирад. Ҳамзамон, нарҳҳо барои ин маҳсулоти хӯроквории ҳаётан муҳим бояд ҳамасола бо назардошти талаботи пардохтпазирии аҳолӣ муайян карда шаванд.

Барои ноил шудан ба амнияти озукавории кишвар, баланд бардоштани самаранокии иқтисодиёти комплекси агросаноатӣ, танзими давлатӣ ва дастгирии он зарур аст.

АДАБИЁТ

1. Закон Республики Таджикистан «О пастбищах» от 19.03.2013г. №951.
2. Алексеев О.В. Проблемы развития конкуренции на региональном продовольственном рынке // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2009. – Т. 1. – № 21. – С. 141-144.
3. Алтухов А.И., Адуков Р.Х. Совершенствование государственного управления агропромышленным комплексом страны // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2007. – № . – С. 159-162.
4. Алтухов А.И., Ушачев И.Г., Бондаренко Л.В., Тарасов В.И., Костяев А.И., Сухов С.М. Концептуальные основы обеспечения продовольственной безопасности России: Коллективная монография. – М.: ГНУ ВНИИЭСХ, 2008. – 176 с.

5. Амирханов Х.А. На американском континенте растет производство говядины // Животноводство в России. – 2004. – № 11. – С. 32.
6. Ахметов Р.Г. Экономика предприятий агропромышленного комплекса. // Москва .Юрайт. – 2014.– С. 430.
7. Баутин В.М. Концептуальные основы формирования инновационной экономики АПК // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2011. – № 9. – С. 17-21.
8. Ушачев И.Г., Маслова В., Чекалин В. Государственная поддержка сельского хозяйства в России: проблемы, пути их решения // АПК: Экономика и управление, 2018, №3. С.4– 12.
9. Шарофов У. Многотипное сельское хозяйство–приоритетное направление аграрной политики Республики Таджикистан // Международный сельскохозяйственный журнал, 2010, №5. 0,5 п. л. С.35– 39.

АННОТАСИЯ

РУШДИ КООПЕРАТСИЯ ДАР СОҲАИ ИСТЕҲСОЛОТ ВА КОРКАРДИ МАҲСУЛОТИ ЧОРВОДОРӢ ДАР КИШВАР

Дар мақолаи мазкур муаллифон ҳолати имрӯзai рушди кооператсия дар соҳаи истеҳсолот ва коркарди маҳсулоти чорводорӣ муфассал таҳлил намуда, роҳҳои асосиноил шудан ба даст овардани рушди устувори ин соҳа барои чумхурӣ пешниҳод кардаанд.

АННОТАЦИЯ

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В СТРАНЕ

В данной статье авторы подробно анализируют текущее состояние развития сотрудничества в сфере производства и переработки продукции животноводства и предлагают пути достижения устойчивого развития этой отрасли для страны.

Ключевые слова: кооперация, агропромышленный комплекс, корма, эффективность, стоимость, рентабельность и др.

ANNOTATION

DEVELOPMENT OF COOPERATION IN THE SPHERE OF PRODUCTION AND PROCESSING OF LIVESTOCK PRODUCTS IN THE COUNTRY

In this article, the authors analyze in detail the current state of development of cooperation in the field of production and processing of livestock products and propose ways to achieve sustainable development of this industry for the country.

Key words: cooperation, agro-industrial complex, feed, efficiency, cost, profitability, etc.

ТДУ 631.15:330.322.

ТАҶРИБАИ ХОРИЧИИ ТАШАҚКУЛЁБИИ МИНТАҚАВИИ КЛАСТЕРИ АГРООЗУКАВОРӢ: ҶАБҲАҲОИ НАЗАРИЯВӢ

Саидов Б.М., Махмадиев Ф.Б., Махмадизода С.Б.

Институти иқтисодиёти хоҷагии қишлоқи АИКТ

Калимаҳои қалидӣ: шароити нав, кластер, кластерҳои озукаворӣ, ташкили кластерҳои минтақавӣ, инноватсионӣ ва рақобатпазирӣ, кишоварзиӣ.

Дар шароити нави иқтисодӣ рушди босуботи бозаргонӣ ташкили маҳсулотҳои навоварона ва рақобатпазирро талаб мекунад. Ҳоло, дар соҳаҳои илмӣ, сиёсӣ, микро ва макроиктисодӣ, рушди чомеаҳои минтақавӣ фаъолона мухокима мешаванд.

Бояд қайд кард, ки аз соли 1990 инчониб Ҳукуматҳо аз бисёр кишварҳо ба падидаи кластерсозӣ дар соҳаи иқтисод аҳамияти ҷидди медиҳанд ва он ҳамчун омили муҳими афзоши рақобатпазирӣ ҳисобида мешавад. Намунаҳои кластерҳо дар бисёр кишварҳо пайдо мешаванд: Банглор дар Ҳиндустон, водии Силикон дар ИМА, Монпелия дар Фаронса, Кембриҷ дар Британияи Кабир, Мюнхен, Гамбург, Дрезден дар Олмон, Финландия, Дания. [1]

Дар Финландия, кластерҳои пуркудрати миллӣ таҳия карда шудаанд: хоҷагии ҷангал, иттилоот ва телекоммуникатсия, металлургия, энергетика, хадамоти тиҷоратӣ,

тандурустй, муҳандисй, хўрок, соҳтмон. Ин дар ҳолест, ки бо кластерҳо бо соҳторҳои инноватсионӣ, ки Финляндия, танҳо 0,5 фоизи захираҳои ҷаҳонӣ ҷангал доранд, 10% содироти ҷаҳонии маҳсулоти коркарди чӯб ва 25% қоғазро таъмин мекунанд. Дар бозори телекоммуникатсионӣ бошад 30% содиротии алоқаи мобилий ва 40% телефонҳои мобилиро таъмин мекунад. [2]

Дания кластерҳои хўроквоний, тиббӣ ва мебелиро бомуваффакият истифода мебарад. Қуттиҳои машҳури Чопон (Цукуба) "... тақрибан 11,500 нафар аҳолӣ, 50 муассисаҳои илмию таҳқиқотӣ ва 2 донишгоҳ, 30 нафар аз 98 лабораторияи илмию тадқиқотӣ мебошанд. Рушди босуръати кластерҳои нақлиётӣ ва кластерҳои соҳаи истеъмолӣ мебошанд. Дар Чин, 120 кластер (минтақаҳои рушди технологияҳои нав ва олий дар сатҳҳои гуногун) мавҷуданд, аз ҷумла 53 самти давлатӣ. Дар ин кишвар, кластерҳо пурра аз тарафи давлат ташкил шудаанд. Беҳтарин маркази минтақаи Пекин барои таҳияи технологияҳои нав, «Нанхӯ» - истеҳсоли технологияи сенсорӣ, таҷқизоти рақамӣ ва роботҳо; Паркҳои илмӣ ва саноатии «Синчу» - рушди саноати электронӣ...». [3]

Чунин лоиҳаҳои маъруфи "Калифорния" (ИМА) ва Баден-Вюртемберг (Олмон), қубурҳо ва ғалладонагиҳо дар ИМА ва Канада ва истеҳсоли панир ва шоколад дар Швейцария самаранокии фаъолияти кластериро дар соҳаи кишоварзӣ тасдиқ мекунанд. [4]

Консепсияи кластерҳо нишон медиҳад, ки дар шароити муносир, ҳусусан дар тамоили глобализатсия дар асри XXI, барои бартараф намудани мушкилоти соҳаҳо созмон додани кластерҳо барои рушди робитаҳои соҳаи агрозуқаворӣ, кластери маҳсулотҳои кишоварзиро фаро мегирад.

Шароити замонавии фаъолияти корхонаҳо ва ташкилотҳо ба беҳтаршавии муносибатҳои иқтисодӣ, ки ба эътирофи гуногунрангии шаклҳои моликият ва идорақунӣ такони бештар медиҳанд, талаб карда мешавад; таъмини ягонагии технологӣ ва иқтисодии марҳилаҳои истеҳсол, ҳарид, интиқол, нигаҳдорӣ ва фурӯши маҳсулотҳои баландсифат; намунаҳои бозорӣ; рушди рақобат; таъмини низоми боэътиноми танзими давлатии иқтисодиёт.Faъолияти боэътиноми ин зина, соҳаи истеъмолӣ аз ҷониби рушди кластер маҳсуб мешавад.

Дар барномаи давлатии таъмини амнияти озукавории Ҷумҳурии Тоҷикистон, кластери агрозуқаворӣ ба рушди соҳаҳои дигари комплекси агросаноатӣ ва амнияти озукавории кишвар таъсири манғӣ мерасонад, зоро рушди он барои ҳалли эҳтиёҷоти аҳолӣ барои ғизои худ ва озукаворӣ равона шудааст.

Бо вучуди ин, мазмуни ин консепсияҳо дар баъзе мавридҳо тафсири мушаххасро, ки ҳусусияти минтақавӣ доранд, фаро мегирад. Дар ин робита, И.Г. Ушачев дар бораи ҳусусият ва меъёрҳои таъмини амнияти озукаворӣ таъқид мекунад: «... таъмини амнияти озукаворӣ дар шароити шарикии глобалий бояд эҳтимолияти баррасии амнияти ғизой, ки яке аз ҷузъҳои асосии таъмини амнияти миллии ҳар як давлат дар давраи миёнамӯҳлат, ҳифзи давлатдорӣ ва соҳибихтиёрии он, ҷузъи муҳими сиёсати демографӣ зарур аст шароит барои амалӣ намудани афзалияти миллӣ стратегии - баланд бардоштани сифати зиндагии шаҳрвандони худ аз тарафи таъмини метъёрҳои баланди дастгирии ҳаёт мебошад. Ӯ қайд кард, ки амнияти озукавории давлати алоҳида фаъолиятест, ки иқтисодиёти кишварро таъмин мекунад, ки мустақилияти озукаворӣ кафолат медиҳад, ки дастрасии ҷисмонӣ ва маҳсулоти озукаворӣ барои ҳар як шаҳрванди маҳсулоти хўроквоний, ки ба талаботҳои қонунгузории маҳсуси давлатӣ оид ба танзими техникий ҷавобгӯ мебошанд, дар ҳаҷми камтар аз меъёрҳои истеъмоли маводи ғизой маҳсулоте, ки барои тарзи ҳаёти фаъол ва солим заруранд. Таъмини истиқлолияти озукаворӣ давлатҳои алоҳида аз ҳисоби истеҳсоли маҳсулоти устувори дохилӣ анҷом дода мешавад. Мувоғиқи ин таъриф, миқдори ғизо, ки пеш аз бехатарии озука дар ихтиёри он нест, бояд аз маҳсулотҳои воридотӣ ҳаридорӣ мешавад. [5]

Бояд қайд кард, ки таъмини аҳолӣ бо ғизо дар ҳама кишварҳо масъалаи аввалиндарача мебошад. А.Г. Палтсов қайд мекунад, ки вазъияти озуқаи ҷаҳон танҳо сол аз сол бадтар мешавад. Имконияти истифоданашудаи захираҳои замин ва захираҳои об, ки метавонанд дар истеҳсолоти кишоварзӣ ширкат кунанд, шумораи ками кишварҳо дорад. Созмони ҷаҳонии озуқаворӣ ва кишоварзӣ (ФАО) ба гурӯҳи давлатҳои Бразилия, ИМА, Россия, Канада ва Австралияро чудо мекунад. Захираҳое, ки барои воридшавии заминҳои корам қашшоқтар мегарданд, камтар ва камтар мешавад, ва аҳолии замин меафзояд ва минбаъд ҳар даҳсола меафзояд. Миқдори ин афзоиш ҷунин аст, ки бисёре аз кишварҳо барои истеҳсоли озуқаворӣ барои мардумони худ қодир нестанд. Дар байни онҳо танҳо кишварҳои босуръат рушдкарда, аз қабили Сингапур, Кувайт ва Малайзия, балки ҷунин давлатҳои бузурги Бангладеш ва Покистон мебошанд.

Омили муҳими афзоиши норасоии озуқаворӣ дар ҷаҳон афзоиши талаботи муассир дар Чин буд. Бо даромади назаррас аз содироти маҳсулоти саноатӣ, Чин воридоти озуқаворӣ дар ҳаҷми зиёд афзоиш ёфт, ки ин боиси таассуроти бозорҳои озуқаворӣ гардид. [6]

Дар таъмини амнияти озуқаворӣ, мо ба андешаи В.Ю. Халина, ки аз он бехатарии озуқавории давлат ҷунин сатҳи кофии ғизо мебошад, ки дар он аҳолии мамлакат ба таври умумӣ ва ҳар як шаҳрванди алоҳида аз норасоии ғизо ва давлат аз таҳдиҳи бехатарии озуқаворӣ таъмин карда мешаванд. Таъсис додани кластери агроозуқаворӣ дар амнифти озуқаворӣ робита бо минтақа (дараҷаи миёна), зоро он танҳо аз захираҳои ғизои доҳилӣ, балки бо сифати робитаҳои байниминтақавӣ, қудрати ҳаридории аҳолии минтақа, сатҳи рушди талаботи он, рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва инфрасоҳтори омилҳои дигар таъсир мерасонад. Дар робита ба ин, амнияти озуқаворӣ қобилияти минтақаро барои дастрас кардани саривакт ва муентазами дастрасии шаҳрвандон (ҳам ҷисмонӣ ва ҳам иқтисодӣ) ба миқдори зарурӣ муқаррар мекунад, ки меъёрҳои физиологӣ, тиббӣ ва қонунгузорӣ, ки бо дастгирии рушди истеҳсолот, тақсимоти маҳсулот ва инҷунин ташкили захираҳо ва фондҳои тақсимотӣ ба роҳ монда шудааст. [7]

А.С. Ҳуҳрина ва О.И. Бундина қайд кард, ки ҷаҳонишавӣ ва бӯхрони иқтисоди ҷаҳонӣ бо ҳам пайвастан ва ҳамbastagии иқтисодиёти ҷаҳонро нишон медиҳанд. Дар ин шароит рақобат ҳеле зиёд аст, ки ҳатто дар саросари ҷаҳон табдил ёфтааст. Дар робита ба ин, назарияи бартарии рақобатпазирии М. Портер, аз ҷумла назарияи кластерҳои иқтисодӣ, ки дорои як барномаи амалии назаррас аст, дар ҷаҳон паҳн шудааст. Кластеризатсияи иқтисодиёт тамоюли ҷаҳонӣ шуд баъд аз таҳияшуда (ИМА, Британияи Кабир, Дания, Финландия), кишварҳои рӯ ба инкишоф (Чин, Ҳиндустон, Индонезия, Мексика ва ғайра) ва кишварҳои дорои иқтисодиёти гузариш (Венгрия, Словения, Қазоқистон, Украина, Русия ва ғайра) [9].

Афзалиятҳои асосии он:

- омӯзишҳо нишон медиҳанд, ки афзоиши иқтисодӣ дорои ҳусусияти фаҳмост, ки дар навбати худ ба корхонаҳои босуръат инкишофёфта, соҳаҳо, минтақаҳо метавонанд ба ноҳост наздик шаванд.

Рушди ин «нуқтаҳои рушд», кластерҳо, барои рушди кластерҳои наъ имкониятҳои иқтисодиро эҷод мекунанд. Аз ин лиҳоз, дар асл, истифодаи тамоюли мавҷудаи рушди иқтисодӣ, ки ба ҳадафҳои рушди системаи иқтисодӣ дар маҷмӯъ ба вучуд омадаанд;

- истеҳсоли инноватсияҳо, истифодаи онҳо ва тақсими онҳо;
- истифодаи захираҳои маҳаллий имкон медиҳад, ки ҳарочоти истеҳсолиро ҳеле кам кунад;
- афзоиши бесамари андозаи истеҳсолот, таъсири иқтисодӣ дар ҳаҷми истеҳсолот;
- ҷалби сармоя;
- баланд бардоштани самаранокӣ ва рақобатпазирӣ[10].

Дар раванди зерсистемаҳои комплекси агросаноатӣ аз нуқтаи назари муносабати наздик ва ҳамкорӣ ба ҳалли он амал меқунанд. Бо вучуди ин он аст, ки ҳар як соҳа ва ҳар як ҷомеаи фаъол, пеш аз ҳама, соҳаи кишоварзӣ, воҳиди нисбатан мустақили комплекси агроозӯқаворӣ, вазифаҳои мушаххасро дар рафти иҷрои ин вазифа дорад.

Кластер дар минтақаҳои иқтисодӣ, баҳусус дар шароити бӯхрон ташаккул меёбад, омили болоравии «таъмини амнияти озукавории кишвар» ва барномаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Барномаи амнияти озукӯи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2015, Қонун «Дар бораи амнияти озукаворӣ» дар маҷмӯи агросаноатӣ аҳолӣ. Нишондиҳандаҳо дар кластерҳои минтақавӣ дар кластерҳои кӯҳӣ, кластери ғалладонагиҳо, кластерҳои хӯрокворӣ, кластерҳои тухм, кластерҳои сабзавот, кластери пахта ва ғайра мебошанд. Масалан, дар Федератсияи Русия ва минтақаҳои он як қатор намудҳои кластерии кишоварзӣ мавҷуданд: Намунаи воқеии ин кластерҳои қанд дар қаламрави Алтайд, кластери қратошкадар вилояти Псков, фаъолият мебаранд.

Таҷрибаи амалии давлатҳои индустрӣ инкишофёфта нишон медиҳад, ки рушди кластерии иқтисодиёти минтақавии агросаноатӣ ягона алтернативаи ба рушди ҳамгирии кишоварзӣ мебошад, ки воситаҳо ва механизмҳои самарарабаҳши беҳбудии рақобатпазирӣ минтақаро дорад.

Таҳқиқоти асосҳои илмӣ ва методологии рушди кластери баҳши аграрӣ нишон доданд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло дар давраи ташкили ин раванд аст. Бо дарназардошти таҷрибаи хориҷӣ дар Тоҷикистон, таҳияи лоиҳаҳои бунёди кластерҳо дар соҳаҳои муҳталифи саноатӣ оғоз ёфт. Дар айни замон, якҷоя бо корхонаҳои бузурги агросаноатӣ бо мақсади ташкили муносабатҳои кластерӣ, алалхусус ташкили кластерҳои маҳсулот дар соҳаи агросаноатии минтақавӣ, фаъолона инкишоф меёбад.

Рушди ҳочагиҳои деҳқонии фермерии дар асоси усули кластер танҳо дар вақти ташаккули тараққиёти рушди соҳаи кишоварзӣ дар сатҳи ноҳия, минтақавӣ ва миллӣ метавонад самаранок бошад. Пешрави ва мукаммалгардонии соҳторҳои гуногуни истеҳсолӣ тавассути ташкили пайвастани амудӣ ва уфуқӣ, мавҷудияти технология ва заҳираҳои технологӣ, истифодаи технологияи муосир, дастовардҳои инноватсионӣ, таҳқими шарикӣ дар тиҷорати хусусии давлатии кластер, сатҳи баланди рақобатпазирӣ истеҳсоли маҳсулоти агросаноатӣ ба даст ҳоҳанд овард. Илова бар ин, маҷмуи агросаноатӣ барои татбиқи технологияи кластер мувоғиқ аст, ки таҷрибаи байналхалқиро тасдиқ меқунад. Масалан, кластерҳо дар Норвегия, Испания ва Фаронса, кластерҳо ва панирҳои қанданиҳо дар Нидерландия ва Швейцария дар ИМА. Интихоби тарзи кластерӣ ба рушди баҳши аграрӣ, ки онҳо ба рушди ҳамаҷонибаи иқтисодиёти мусоидат намудаанд, ба онҳо имконият медиҳанд, ки барои ташкили майдонҳои ҳудудӣ, минбаъд рақобатпазирӣ ҳудро зиёдтар гардонанд.

Таҷрибаи хориҷӣ нишон медиҳад, ки истифодаи усули кластер дар рушди бозори ғалладон яке аз самтҳои ояндадори фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. Имрӯз Иттиҳоди Аврупо яке аз қитъаҳои таҳияшуда дар истеҳсол ва содироти маҳсулоти кишоварзӣ мебошад. Самти муҳим ва хусусияти рушди ҳамгирии авруповӣ бо ташаккули системаҳои нави истеҳсолӣ дар заминай кластерҳо дар баҳши кишоварзӣ нишон дода мешавад. Онҳо равиши кластериро ҳамчун фишангӣ асосӣ барои баланд бардоштани рақобатпазирӣ тамоми минтақаҳо ва соҳаҳо ва иқтидори инноватсионӣ дар мӯҳлати кӯтоҳ мебинанд, зоро ин принсипи асосӣ барои фаъолияти муносабатҳои пешрафтаи кишварҳои авруповӣ мебошад. Дар арзёбии имконияти истифодаи кластер дар рушди баҳши кишоварзӣ, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, мо фикр меқунем, ки он иштироккунандагони эҳтимолиро муайян меқунад, вазъи иқтисодиро баҳо медиҳад ва дурнамои фаъолияти дарозмуддатро нишон медиҳад.

Таҷрибаи хориҷӣ нишон медиҳад, ки дар раванди ташаккулёбии кластер имкон медиҳад, ки ба як қисми марҳилаи марбут ба омӯзиши кластерҳои минтақавӣ дар системаи комплекси агросаноатӣ така бояд кард.

Марҳилаи якум интихоби кластер аст. Ӯ боварӣ дорад, ки таъсиси гурӯҳи корӣ, ташаббускорони кластерҳои минтақавӣ ташкил шаванд. Мақсадҳо барои пешрафт ва нофаҳмӣ, ниятҳои ва маҳдудиятҳо, ташаббус, шарҳдииҳӣ, рекламавӣ, ташкилий ва мукофотпазирӣ амалӣ карда мешаванд. Натиҷаи марҳилаи аввали кластер бояд таҳлили маҳсулоти рақобатпазирии озуқаворӣ бошад, инчунин пешниҳоди имконият ва имконпазирии ташкили кластерҳои саноатӣ дар ин соҳаҳо ривоҷ дода шаванд.

Марҳилаи дуюм ташаккул, рушд ва фаъолияти кластерҳо дар минтақа мебошад. Нақшай якҷоя намудани усулҳо таҳия карда мешаванд ва мақомоти идоракунӣ таъсис дода мешаванд - Шӯрои кластер ва мақоми кории он. Натиҷаи марҳилаи дуюм бояд модели кластерии аграрӣ барои амалисозии механизми ташкилий, иқтисодӣ ва танзимкунандай фаъолияти худ бошад.

Дар марҳилаи сеюм ташаккул ва рушди механизми ҳамкории кластер бо муҳити берунӣ ва доҳилӣ, аз ҷумла бо идоракуни минтақа, мақомоти маҳаллӣ ва худидоракуни хукуматӣ иборат аст. Оинномаи кластер байни аъзоёни худ ва маъмурияти минтақа қабул карда мешавад ва созишномаҳо баста мешаванд.

Дар марҳилаи чоруми муносибатҳои уфукӣ ва амудии аъзоёни кластер таҳлил карда шуда, мақсади ин таҳлил муайян кардани ҳудудҳои мушаххаси маҳалли ҷойгиршавӣ ва фаъолияти кластер, муайян намудани муносибати қарзии байни аъзоёни кластер мебошад.

Дар марҳилаи панҷум, ҳисботи иқтисодии захираҳо ва таҳлили ҳамаҷонибаи афзалиятҳои рақобатпазирии кластерҳои кишоварзӣ ва дар асоси таҳлили системавӣ, SWOT - ҳо қобилияти заифӣ, афзалиятҳо имконотро муайян мекунанд, зоро ин ба осонӣ ба роҳ мондани қарорҳои мушаххаси идоракуниро осон мекунад. Дар марҳилаи ниҳоӣ барои муайян ва интихоби стратегияҳо барои рушди кластерҳои агросаноатӣ дар иқтисодиёти минтақа тадбирҳо таҳия карда мешаванд. Муайян намудани хусусиятҳои рушди кластерҳо дар кишварҳои пешрафта, маҳсусан Иттиҳоди Аврупо принсипҳои асосии танзими кластерҳои агросаноатиро метавон фарқ кард, зоро онҳо дар фаъолияти соҳаи кишоварзӣ дар соҳаи Иттиҳоди Аврупо нақши муҳим доранд: асосан маҳсулоти агросаноатӣ метавонанд дар қаламрави Иттиҳоди Аврупо дар асоси созишномаҳои давлатӣ; солонаи арзиши нарҳҳо барои тамоми маҳсулоти агросаноати, ки ба истеҳсолкунандагони худ кӯмак мерасонад ва муҳофизати бозори ғалладонагиҳои худ аз воридоти ғалладонаи арzonтар ба он мусоидат мекунад. [11]

Дар Иттиҳоди Аврупо Фаронса истеҳсоли гандумро ба роҳ мондаанд. мебошад. Фаронса, якҷоя бо ИМА, Канада, Австралия ва Аргентина, аз ҷумла панҷ давлати пешрафти содироти ғалладонагиҳо мебошанд. Дар Фаронса, танзими бозори ғалладонагӣ аз ҷониби маъмурияти давлатӣ барои истеҳсол ва фурӯши ғалла (ОНИК), ки ба вазоратҳои кишоварзӣ, молия ва иқтисодиёт, инчунин ба мақомоти Иттиҳоди Аврупо ҳисбот медиҳад. Маълум аст, ки ОНИК ба бозори ғалладона тавассути соҳторҳои ғайридавлатии байнидавлатӣ, ки ҷамъоварӣ, нигаҳдорӣ ва фурӯши ғалларо анҷом медиҳанд, таъсир мерасонад. Дар ин ҳолат ин соҳторҳо кластерҳо номида мешаванд. Қисми зиёди онҳо гурӯҳҳои кооператив мебошанд, ки ӯҳдадориҳои қарздиҳӣ ба ҳочагиҳо мебошанд, ки онҳоро бо воситаҳои истеҳсолӣ (туҳмӣ, таҷхизот, нуриҳо), коркард, нигоҳдорӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ ва фароҳам овардани намудҳои гуногуни хизматрасонӣ ба дехот таъмин мекунанд. Соҳторҳои кооператив тақрибан 70% истеҳсол ва фурӯши ғалладонаро дар кишвар ва тақрибан 50% содироти он назорат мекунанд. Қисми боқимондаи ғалладонагиҳо аз кластерҳои ғалладона ҳарид карда мешавад, зоро фурӯшандай мустақими он ба истеъмолкунандагон ва содиркунандагон иҷозат дода намешавад. Тавре, ки дар ҳамаи кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо, дар Фаронса, нарҳи ҳадди аққал ва миқёси давлатҳои кафолатдодашуда барои маҳсулоти ғалладона ҳар сол бо кишварҳо танзим карда мешавад. Фермерони инфириодӣ, ки маҳсулоти ғалладонагиро ба кластер медиҳанд, аз онҳо дар нарҳи бозорӣ пардоҳт мекунанд. Кортҳои алоҳида пеш аз пардоҳти маҳсулоти кишоварзиро бо нарҳе, ки дар асоси

кафолати давлат муайян аст пешниҳод мекунанд. Дар сурати фурӯши минбаъдаи маҳсулоти ғалладона дар нарҳҳои баланд, фермерҳо маблағи иловагӣ мегиранд. Ҳамаи ин шароит ба фаъолияти самараноки кластерҳо дар Фаронса ва рушди устуори бахши кишоварзӣ мусоидат мекунад.

Олим ва иқтисодии рус Козлов М.П., таъкид мекунад, ки дар иқтисодиёти бозорӣ раванди ҷаҳонишавӣ густариш меёбад, робита ва ҳамгироӣ ба иқтисодиёти мамлакатҳои ҷаҳон баланд мешавад ва дар натиҷаи рақобат дар бозорҳои ҷаҳонӣ суръат мебахшад. Тибқи иттилои кумитаи Аврупо, дар айни замон дар 28 мамлакати Аврупои Ғарбӣ ва Шарқӣ, 2101 кластерҳо дар соҳаҳои муҳталифи иқтисодиёт фаъолият доранд, ки дар онҳо 42 миллион нафар аҳолӣ фаъолият доранд, ки 11,5% -и ҳамаи кластерҳоро рушд медиҳанд, дар навбати худ 4,5 миллион нафар дар бахши агросаноатӣ кор мекунанд. Барномаи рушди кластерҳо дар аксари кишварҳои Иттиҳоди Аврупо татбиқ мегарданد ва ин дар Дания, Финляндия, Олмон, Фаронса, Италия, инчунин дар Иёлоти Муттаҳида, Канада, Япония, Австралия, Венгрия, Қазоқистон, Ҳиндустон, Бразилия ва як қатор кишварҳои дигар фаъолона амал мекунанд. Дар солҳои охир, таҷрибаи ҷаҳонӣ дар ҷаҳорҷӯбай сиёсати кластерии давлатҳо ташаккул додани намунаҳои мақсадноки кластериро пешниҳод намуд. Ҳамин тарик, аз 31 мамолики Аврупо 26 адад барномаҳои кластерӣ доранд. [12]

Дар робита ба ин, ин асосан аз сабаби он, ки кластер системаи мураккаби иқтисодии кушод мебошад, ки ин корро якчанд объекти иқтидорӣ ба муҳити нисбатан мураккаби экологӣ ва иқтисодӣ пайваст мекунад. Сарфи назар аз хусусияти моделҳои кластер, ба андозаи муайяни онҳо метавонанд аз рӯи хусусият ва хосиятҳои маҳсус фарқ кунанд.

Ин маҳсусан дар марҳилаи ташкилӣ, соҳтор, хусусияти мушаҳҳас, принсипҳои ҳамкорӣ ва инчунин нақш ва ҳадафи иштирокчиёни кластер инъикос ёфтааст.

Дар асоси таҷрибаи ҳориҷӣ, дар раванди ташкили кластерҳо ба андешаи мо, се марҳила метавонад фарқият дошта бошанд: омодагӣ, асосӣ ва ниҳоӣ.

Хулоса. Ҳамин тарик, сиёсати кластер ба ташаккул ва рушди кластерҳои маҳсус (саноатӣ) равона карда шудааст. Ин ба назарияи кластерии рушди иқтисодӣ ва таҷрибаи амалӣ дар кишварҳои таҳияшудаи ҳориҷӣ, ки дар иқтисодиёти деҳоти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он истифода мешаванд, мувофиқат мекунад.

АДАБИЁТ

- Халина В.Ю. Продовольственная безопасность на разных уровнях экономической системы: категориально- понятийные аспекты//Экономика и социум. - М., 2014.- № 1 (10).
- Хухрин А.С., Бундина О.И. Развитие аграрных кластеров в Российской Федерации: проблемы и решения//Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве.- М., 2010.-№ 3(4).- С.10-13.
- Крылатых Э.Н., Орешина В.П. Планирование развития межотраслевых комплексов//Монография. - М., 1982.- С.65.
- Егерева О. Законодательное обеспечение АПК России при вступлении в ВТО//АПК: экономика, управление. - М., 2004. - № 1.- С.12-15.
- Козлов М.П. Проблемы формирования и становления региональных агропромышленных кластеров в условиях инновационной экономики/ /Стратегия развития АПК и сельских территорий: перспективные идеи и конкурентоспособные технологии/Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию ФБГНУ ВНИОПТУСХ (г.Москва,19-20/02.2015). - М., 2015.-С.656.
- Махмадиев Ф.Б. Формирование и развитие кластеров в АПК Республики Таджикистан/ Вестник Таджикского национального университета (научный журнал) Серия социально-экономических и общественных наук.- ДУШАНБЕ: «СИНО» 2016 - С.56.
- Махмадиев Ф.Б. Формирование и развитие регионального зернопродуктового кластера (на материалах юго-восточного Таджикистана) //Спец 08.00.05- Дисс...на соис. учён.степ.кан..экон. наук. - С. 113.
- Махмадиев Ф.Б., Джабборова З.М. Развитие зернопродуктовой кластеризации в новых условиях хозяйствования// Махмадиев Ф.Б., Джабборова З.М. Моногра-фия под общ. ред Академик Пирив Ф.С. Душанбе, 2017 -172 с.
- Махмадиев Ф.Б., Гоибназаров С.М. Джабборова З.М. Формирование регио-нального зернового кластера в Республики Таджикистан (на материалах Хатлонской области)// Махмадиев Ф.Б., Гоибназаров С.М., Джабборова З.М. Моног-рафия под общ. ред Академик Пирив Ф.С. Душанбе-ИРФОН – 2013. - 160 с.

АННОТАСИЯ
ТАЧРИБАИ ХОРИЧИИ ТАШАККУЛЁБИИ МИНТАҚАВИИ
КЛАСТЕРИ АГРООЗУҚАВОРЙ: ҚАБХАХОЙ НАЗАРИЯЙ

Дар ин мақола тачрибаи байналмилалиро дар ташкили кластерии минтақавии озуқаворй дар шароити қаҳонишавй баррасй мекунанд. Мувофиқи маълумоти муаллиф дар шароити нави иқтисодӣ, рушди иқтисоди бозоргонӣ ташкили навъҳои гуногуни истеҳсолӣ, навоварӣ ва рақобатпазиро талаб мекунад. Концепсияи кластерҳо нишон медиҳад, ки дар шароити муосир, хусусан дар самти глобализатсия дар асри XXI, бартарии ҷойгиронии соҳаҳои рушди робитаҳои байналхалкии қишоварзӣ дар соҳаи системаи агроозуқаворй мебошад.

АННОТАЦИЯ
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КЛАСТЕРА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В данной статье рассматривается зарубежный опыт формирования регионального агропродовольственного кластера в условиях глобализации. По мнению автора в новых условиях хозяйствования развитие рыночных преобразований требует организации межхозяйственного, инновационного и конкурентоспособного высокого вида производства. Концепция кластеров показывает, что в современных условиях особенно в тенденции глобализации XXI века использования преимуществ отраслевого расположения организаций и развития межотраслевых связей сельского хозяйства в области агропродовольственной системы.

Ключевые слова: новых условиях, кластеризации, агропродовольственного кластера, формирования регионального кластера, инновационного и конкурентоспособного, сельского хозяйства.

ANNOTATION

FOREIGN EXPERIENCE OF FORMING A REGIONAL AGRO-FOOD CLUSTER: THEORETICAL ASPECTS

In this article, foreign experience of forming a regional agro-food cluster in the context of globalization is considered. According to the author in the new economic conditions, the development of market transformations requires the organization of inter-farm, innovative and competitive high-end production. The concept of clusters shows that in modern conditions, especially in the trend of the globalization of the twenty-first century, taking advantage of the sectoral location of organizations and the development of inter-branch relations of agriculture in the field of the agro-food system.

Key words: new conditions, clusterization, agro-food cluster, regional cluster formation, innovative and competitive, agriculture.

ТДУ 36.1/5:338.431(575.3)

НАҚШИ МАБЛАГГУЗОРИИ ХУРД ДАР РУШДИ СОҲАИ ҚИШОВАРЗИИ
ЧУМХУРИИ ТОҶИКИСТОН
Боқиев М.Ш., унвончӯи АИКТ,

Набиев И.И., омӯзгори калони ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур.

Калимаҳои асосӣ: молистехнологии кишишаврӣ, маблаггузорӣ, қарздиҳӣ, ташкилотҳои қарзӣ, самаранокии иқтисодӣ, соҳаи қишишаврӣ.

Соҳаи қишишаврӣ яке аз соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёти миллӣ шинохта шуда, дар таъминоти амнияти озуқавории чумхурӣ саҳми калидиро дошта, таъмини рушди бемайлони он заминайи муҳими таъсиргузор дар ташаккули ҳаёти чомеа мебошад ва баръакс ба мушкилот мувоҷеҳ гардидани истеҳсолоти қишишаврӣ боиси ба мушкилот мувоҷеҳ гардидани ҳаёти ҷамъияти мегардад. Ин аст, ки афзоиши нархи маҳсулоти қишишаврӣ, аз ҷумла нон ва маҳсулоти нонӣ, шир ва маҳсулоти ширӣ, гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ, сабзавоту меваҷот дар бозорҳои дохилаву беруна бевосита ба ҳаёти

чамиятӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири худро гузаштааст. Гаронии нархи ғизо барои молистеъмолкунандагон, алалхусус ба аҳолии камбизоати кишварҳои иқтисодиёти бозоргониашон рушд наёфта, як муаммое мебошад, ки ҳалли он аз самаранок истифодабарии ҳар порча замин ва дигар захираҳои истеҳсолию молиявии соҳа вобаста аст.

Дар шароити инкишофи муносибатҳои иқисодӣ, ки Тоҷикистон дар ин зина қарор дорад, яке аз самтҳои асосии рушди соҳаи кишоварзӣ ин дасрасии молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ ба маблағҳои пулӣ мебошад. Дар ин асно, зарурати ҷалби равандҳои муосири сармоягузорӣ чун механизми асосии ташаккул ва рушди самаранокии кишоварзӣ пеш омадааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои зиёд дар шароити рушди иқтисоиёти нақшавӣ қарор дошта, якбора барҳам ҳӯрдани ин усули идоракунӣ боисӣ то ҳади ипконпазир бо ҳам омехта гардидани мушкилоти истеҳсолоти кишоварзӣ гардид. Дар чунин шароит, дарёфт ва асоснок намудани усулҳои мухталифи сармоягузории бахши кишоварзӣ масъалаи мубрами замони муосир шинохта шуда, мушкилоти нисбатан кам омӯхташуда мебошад ва ё омӯхта шуда бошад ҳам, мушкилоти ҷойдошта то охир ҳалли худро наёфтааст. Ба назари мо, ки тӯли ҷанд соли охир дар раванди самаранокии татбиқи маблағгузории хурд дар бахши кишоварзӣ кори таҳқиқотӣ анҷом медиҳем, ин раванд ягона равише мебошад, ки дар ҳалли мушкилоти истеҳсолоти имрӯзай кишоварзӣ роҳкушо аст. Ин ҷо молистеҳсолкунандагони кишоварзиро зарур аст, ки танҳо бо истифодаи усулҳои муосири маблағгузории хурд самаранокии самтҳои алиҳадаи фаъолиятро дар истеҳсолоти кишоварзӣ таъмин намоянд. Аз ин рӯ, субъектҳои бахши кишоварзиро лозим аст, ки ҷиҳати дастрасӣ ба маблағгузории хурд ҷораҳои судмандро андешива, ба ин васила самаранокии маҳсулотҳои кишоварзиро тақвият диханд. Дастрасии корхонаҳои кишоварзӣ ба маблағгузорӣ, ки яке аз муаммоҳои асосӣ эътироф гардида, ба масъалаи ниҳоят муҳим ва мубрами соҳа табдил ёфтааст, метавонд ҳалли худро ёбад, агар равандҳои муосири маблағгузории хурдро амалан татбиқ намоянд.

Таҳқиқотҳои гузаронидаи солҳои охир аз он шаҳодат медиҳанд, ки имрӯз ташкилотҳои қарздиҳӣ, субъектҳои ҳочагидори кишоварзиро бинобар сабаби надоштани амвол ҷиҳати гузаштан ба гарав, пешниҳоди қарзро ба онҳо маҳдуд менамоянд. Мушкилии дигар он аст:- активҳое, ки корхонаҳои кишоварзӣ бо мақсади гарав ба ташкилотҳои қарздиҳӣ пешниҳод менамоянд, ликвиднокиашон (бозоргирӣ) ниҳоят паст буда, боварии субъектҳои қарздиҳро аз байн мебаранд. Асосан активҳое, ки имрӯз корхонаҳои кишоварзӣ бо мақсади гарав истифода мешаванд, бино, техника ва мошинолоте мебошанд, ки давраи истифодаашон гузаштааст ва дар ҳолати фарсадашавӣ қарор доранд, ки қиммати ликвиднокиашон ниҳоят паст мебошад.

Дар давлатҳои иқтисодиёти бозоргониашон рушд карда низ ин мушкилии арзи вучуд дошта, аз тарафи субъектҳои қарздиҳанда барои молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ хизматрасонии қарзӣ маҳдуд мебошад. Ҳамаи ин қаловишиҳои низоми қарзӣ аз нокоғи будани сармояи худии истеҳсолкунандагони кишоварзӣ дарак дода, аз ноустоварии моликияти гаравии онҳо гувоҳӣ медиҳад. Ҕиҳати ҳалли ин мушкилот ташкилотҳои қарздиҳии давлатҳои муттарақӣ барои таъмини рушду нумӯи соҳаи кишоварзӣ қарзҳои имтиёznокро бо меъёрҳои нисбатан паст (5-6 % - и солона) пешкаш менамоянд. Дар шароити ишқишифи муносибатҳои иқтисодӣ чунин шакли қарздиҳӣ барои корхонаҳои бахши кишоварзӣ самарабахш арзёбӣ гардида, чун механизми макроиқтисодии дастгирии давлатии рушд ба устувор гардонидани ҳолати молиявии онҳо мусоидат менамояд.

Бояд иттилоъ дод, ки низоми қарздиҳии имтиёznоки бахши кишоварзӣ дар мамлакатҳои рӯ ба инкишоф, аз ҷумла Фаронса васеъ истифода гардида, дар ҳалли мушкилоти таъмини амнияти ғизои он саҳми назаррас гузаштааст. Аз баррасии сарчашмаҳои илмии соҳаи бонқдорӣ баръало маълум аст, ки шаклҳои мухталифи қарздиҳии хурд боиси баланд гардидани натиҷаи молиявии молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ ва омили самарабахши устувории молиявии онҳо гардидааст.

Соҳаи кишоварзӣ бо назардошти хусусиятҳои хоси худ аз дигар соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ ба қуллӣ фарқ намуда, фаъолият дар минтақаҳое амалӣ мегардад, ки бо доштани зичии нисбатан пасти аҳолӣ ва инфрасоҳтори ноустувори он мураккабии соҳаро таҷассум менамояд. Истеҳсолот дар соҳаи номбурда мавсимиӣ буда, боздиҳии фондҳои пулӣ давомнок мебошад, захираҳои истеҳсолӣ ва дигар хизаматрасониҳои соҳа бинобар сабаби хусусияти мавсимии фаъолият нобаробар истифода гашта, натиҷаи молиявӣ фаъолияти хоҷагидорӣ дар охири сол ва ё дар дигар вақти муқарраргардида таҳқиқ карда мешавад. Ҳамин тариқ, даромади пулии соҳаи зикргардида низ мавсимиӣ буда, усули маҳсуси хизматрасонии қарздиҳии мусирро тақозо менамояд.

Айни замон қисми зиёди ташкилотҳои қарздиҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла бонки тиҷоратии “Эсхата” бо мақсади мавсимнокии истеҳсолоти кишоварзӣ, ки садди роҳи пардохтпазирии корҳонаҳои кишоварзӣ мегардад, паринсипи қарзҳои дастрас ва мақсаднокро ҷиҳати таъмини тақрористеҳсолкуни махсулоти кишоварзӣ пешбинӣ намудааст, ки инҳо мебошанд:

пешниҳоди қарзҳои имтиёznок, бо назардошти 6 моҳи аввал пардохт накардани маблағ асосии қарз;

пешниҳоди қарзи имтиёznок вобаста ба гарав (корҳонаҳои бахши кишоварзие, ки барои дастрасӣ бо маҳсулоти қарзӣ иқтидори амволашон нокофӣ аст, то 50%-и моликияти гаравиашонро худи муассисаи бонкӣ аз ҳисоби лоиҳаи маҳсус таъмин менамояд);

пешниҳоди қарз бо усули мусир “транш” (усули мазкур ҷараёни ҳӯҷҷатиқунонии мизочро сода гардонида, дастрасии воситаҳои қарзиро метезонад) маблағи қарз дар қарати аввал муайян карда шуда, вобаста ба эҳтиёҷоти мавсимиӣ дар шакли транш пешниҳод карда мешавад;

дастрасии қарз ҷиҳати ҳариди воситаҳои асосӣ (ин усули қарздиҳӣ ба корҳонаҳои кишоварзии навтаъсис пешбинӣ шуда, бо мақсади ҳариди таҷҳизот, техника ва мошинолоти кишоварзӣ нигаронида шудааст;

ҳавасмандгардонии молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ ҳангоми дар вақти муайянгардида пурра пардохт намудани маблағи қарз (ин ҷо 30%-и маблағи асосии қарз ҳамчун имтиёзи қарзӣ ба мизоч бар гардонида мешавад).

Хулоса, агар раванди тарҳрезинамудаи бонки тиҷоратии “Эсхата” оид ба пешниҳоди усулҳои мақсадноки қарздиҳии хурд ба молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ дар дигар ташкилотҳои қарзии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалкунанда низ татбиқ карда шавад, то андозае мушкилоти молиявии корҳонаҳои кишоварзии ҷумҳуриро дар раванди мураккабшавии муносибатҳои бозоргонӣ ҳал намудан мумкин аст.

АДАБИЁТ

1. Мадаминов А.А. Некоторые аспекты устойчивого развития сельского хозяйства./ Проблемы экономического устойчивого развития АПК Таджикистана. Душанбе, 2001, с15.
2. Велиева И.С. Кредитование малого и среднего бизнеса в России: время выбирать // Банковское кредитование. - 2008. - № 4. - С. 99
3. Власов И.П. Кредитование малого и среднего бизнеса: перспективы развития // Финансы и кредит. - 2009. - № 3. - С. 63-65/
4. Сомонаи расмии боки Эсхата: <http://www.eskhata.com/>

АННОТАЦИЯ НАҚШИ МАБЛАҒГУЗОРИИ ХУРД ДАР РУШДИ СОҲАИ КИШОВАРЗИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар доираи мақолаи мазкур асосҳои назариявии маблағгузории хурд дар соҳаи кишоварзии ҷумҳурий баррасӣ гардида, принсипҳои мусир қарздиҳии хурд дар шароити бонки тиҷоратии “Эсхата” пешниҳод карда шудааст, ки худ ташаккул ва рушди корҳонаҳои кишоварзиро инъикос менамояд.

АННОТАЦИЯ

РОЛЬ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

В статье рассматриваются теоретические основы микрофинансирования в аграрном секторе страны и представлены современные принципы микрокредитования в условиях коммерческого банка «Эсхата», отражающие становление и развитие сельскохозяйственных предприятий.

Ключевые слова: сельхозпроизводители, финансирование, кредитование, кредитная организация, экономическая эффективность, сельское хозяйство.

ANNOTATION

THE ROLE OF MICRO FINANCE IN AGRICULTURE BRANCH DEVELOPMENT IN TAJIKISTAN

This article discussed the role of microfinance in agriculture in Tajikistan: the modern principles of microfinance in the condition of the Bank of «Eshkata», which reflects the formation of the efficiency of agriculture enterprises.

Key words: agricultural product producers, financing, credits organizations, economic efficiency, agriculture.

ТДУ 338.431(575.34)

ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ РУШДИ КАС ДАР ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

Сатторов Ё.А., ассистент, Акрамов Ш., н.и.и., дотсент,
ДАТ ба номи Ш. Шоҳтемур

Калидҳои калидӣ: дастгирӣ давлатӣ, КАС, кишоварзӣ, фаъолияти соҳибкорӣ, сармоягузорӣ, самаранокӣ.

Дар шароити мусир давлат дар самти ҳалли муаммоҳо ва рушди соҳаҳои иқтисодӣ нақши калидиро иҷро мекунад. Яъне бо истифодаи фишангҳои идоракунӣ (кодексҳо, қонунҳо, стратегия, барномаҳо ва г.) ва ҷорабинҳои дастгирии самаранок равандҳои муносибатҳои муҳими иқтисодиро таҳзим менамояд. То ин вақт оид ба самаранокию аҳамияти идоракунии давлатии соҳаҳои мубрами иқтисодӣ ва равандҳои муҳими дастгирии давлатии бахшҳои алоҳидай онҳо, аз ҷумла соҳаи агросаноатӣ муҳаққиқони хориҷиу ватаний далелҳои зиёд ва мушаҳҳас пешниҳодҳо намудаанд.

Дар назария ва амалия оид ба даҳолати давлат ба бахши агросаноатӣ ақидаҳои муҳталиф вуҷуд доранд. Гурӯҳе аз иқтисодчиён дар самти даҳолат ва назорати давлатӣ дар бахши агросаноатӣ муҳолиф буданд. Гурӯҳи дигар дар асоси омӯзиши қонуниятҳои муҳими иқтисодӣ дар бахши истеҳсолоти агросаноатӣ, баръакс таъкид менамоянд, ки бояд на танҳо фаъолияти бахши агросаноатӣ, балки тамоми соҳаҳои иқтисодӣ аз ҷониби давлат ба таҳзим дароварда шаванд. Масалан, дар таҳқиқоти худ иқтисодчии рус Баутин В. самтҳои асосии самаранокии дастгирӣ ва идоракунии давлатии бахши агросаноатиро муайян намуда, таъкид мекунад, ки «...истеҳсолоти агросаноатӣ бояд доимо мавриди дастгирӣ ва идоракунии давлат қарор гирад [2, с. 25]». Нақши асосии дастгирии давлатии истеҳсолоти агросаноатӣ дар бунёди шароити рушди инноватсионӣ ва илмӣ-техникии зерсоҳаҳои бахши агросаноатӣ (корхонаҳои коркард, кишоварзӣ, таъминкунандагон ва г.), инчунин таъмини дараҷаи рақобатпазирӣ ва сифатнокии маҳсулоти озуқаворӣ инъикос меёбад.

Дастгирии давлатии бахши агросаноатии иқтисодиёт қисми таркибии идоракунии давлатӣ мебошад, ки метавонад тавассути маҷмӯи фишангҳо ва воситаҳои гуногун амалий гардонида шавад. Дастгирии давлатӣ дар бахши агросаноатӣ - ин механизми ташкили сиёсати устувори иқтисодӣ аз ҳисоби низоми механизми иқтисодӣ бо мақсади нигоҳдории нарҳҳо (маҷмӯи механизмҳо барои баландбардории дараҷаи даромаднокии истеҳсолкунандагони маҳсулоти агросаноатӣ дар намуди қабули барномаҳои мушаҳҳас ва субсидиякунонӣ) мебошад.

Зарурати дастгирии давлатии бахши агросаноатиро метавон чунин тавсиф намуд:

Якум. Тачрибай давлатҳои хориҷӣ ва таҳқиқотҳои муосир исбот менамояд, ки рушди бахши агрисаноатӣ бе дастгирии давлатӣ дар шароити рақобати шадиди иқтисодӣ ғайриимкон аст.

Дуюм. Давлат бояд дар самти бақайдгирии ҳуқуқи моликияти истехсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ва заминҳои таъиноти кишоварзӣ дошта кӯмак расонад. Инчунин барои бехтар кардани ҳосилнокии хок лоиҳаҳои илмӣ-инноватсиониро татбиқ ва сармоягузорӣ намояд.

Сеюм. Давлат бояд низоми мониторинг, назорат, идоракунинии давлатии таъминоти бехатарии озуқавориро дуруст ба роҳ монад. Инчунин, фаъолияти бозоршиносиро (маркетингӣ) дар бозорҳои маҳсулоти агрисаноатӣ бо мақсади омӯзиши вазъи бозори молҳои ватанӣ ва қабули стратегияҳои самаранокро ба роҳ монад.

Чаҳорум. Ташаккули системаҳои инфрасохтор ва бунёди шаклҳои нави ташкилӣ - истехсолӣ дар бахши агрисаноатӣ бе иштироки давлат ғайриимкон аст.

Ба ақидаи мо мақсадҳои дастгирии давлатии бахши агрисаноатӣ инҳоянд:

- рушди мутаносиб ва баробарии шаҳр ва деҳот, ноил шудан ба муносибатҳои муносиби иқтисодӣ байни соҳаҳои муҳимтарини хоҷагии халқ;
- таъмини амнияти озуқавории минтақаҳо;
- устуворкунии бозори озуқаворӣ дар минтақа;
- рушди устувори истехсолоти кишоварзӣ, инчунин дар баробари ин таъмини мувозинат ва самаранокии рушди истехсолот дар бахши агрисаноатӣ дар минтақа;
- таъминоти талаботи ҳадди аксари мардум бо маҳсулоти ватанӣ.

Аслан нақши асосии давлат барои ташаккул ва рушди соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ ва бахшҳои алоҳидай он дар қабули санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ ва татбиқи барномаю стратегияи натиҷабаҳш зоҳир мейёбад.

Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02.12.2006, №516 “Барномаи рушди соҳаи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2007-2015” таҳия ва қабул гардид. Ҳадафҳои асосии барномаи мазкурро пурра қонеъ гардонидани талаботи аҳолӣ бо маҳсулоти ҳӯрокворӣ; таъмини кафолатноки бехатарии озуқаворию зиёд намудани ҳаҷми содироти маҳсулоти истехсоли ватанӣ, такмили санадҳои қонунгузорӣ, ҷиҳозонидани ташкилотҳои амалқунанда бо таҷхизоти технологияи муосир, тавлиди навъҳои нави маҳсулоти озуқаворӣ ва ҳавасмандкунӣ дар рушди саноати коркард ташкил медоданд.

Бо мақсади рушди зерсохторҳои бахши агрисаноатӣ, таъмини бозори дохилӣ бо маводи озуқаворӣ, таъмини саноати коркард бо ашёи хом, инчунин баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи дастгирии давлатии соҳаҳои комплекси агрисаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 22.02.2007, № 283 қабул гардид. Вазифаи асосии қонуни мазкур ба танзим даровардани муносибатҳо дар самти самаранок истифода бурдани субсидияҳо (кумакҳои молиявӣ) дар бахши агрисаноатии мамлакат мебошад. Мутобики қонуни зикр гардида Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирии соҳаҳои комплекси агрисаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон салоҳиятҳои зерин дорад:

- мақомоти ваколатдорро, ки фаъолияти субсидияро (кумаки молиявиро) назорат мекунад, муқаррар менамояд;
- рӯйхати истифодабарандагони субсидияро (кумаки молиявӣ) таҳия, тартиб ва маблағи умумии онро муаяйн мекунад;
- шакл ва тартиби пешниҳоди маълумотномаи ҳисобӣ ва маълумотномаи ҳисобии ҷамъбастиро муқаррар менамояд;
- вобаста ба зарурияти соҳа бо қадом мақсад истифода бурдани субсидияро (кумаки молиявиро) муаяян мекунад;
- манфиати иқтисодии истехсолкунандагони маҳсулоти кишоварзиро дар бозори дохилӣ ва берунӣ ҳимоя менамояд;

- такмили системай таълим, тайёр намудани мутахассисони соҳаҳои комплекси агросаноатӣ ва такмили таҳассуси онҳоро таъмин менамояд;
- ба рушди илм ва фаъолияти навоварӣ дар соҳаҳои комплекси агросаноатӣ мусоидат менамояд [3].

Инчунин, ҷиҳати такмили қонунгузорӣ дар бахши танзими фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ, дастгирий баҳри устувор намудани ҳамкории байни давлат ва бахши хусусӣ, баланд бардоштани иқтидори соҳибкорон, дастгирии иттилоотии субъектҳои соҳибкорӣ, дастгирии субъектҳои соҳибкории истеҳсолкунандай маҳсулот ва ё таъминкунандай кор ва хизматрасонӣ, инчунин такмилдиҳии низоми қарздиҳӣ-молиявии дастгирии субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои муҳими ҳочагии ҳалқ бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.04.2012 №201 “Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ барои солҳои 2012–2020 [1]” қабул ва мавриди амал қарор дода шуда буд. Барномаи мазкур ислоҳоти соҳаро дар 8 соли минбаъда ба нақша гирифта ва ба се марҳила (марҳилаи аввал - солҳои 2012-2014, марҳиллаи дуюм - 2015-2017 ва марҳилаи сеюм - 2018-2020) ҷудо карда шуда буд. Марҳилаҳои зикршуда масъалаҳои муҳими ташакул ва рушди муттасили соҳибкориро фаро гирифта, дар ин давра дар доираи татбиқи онҳо ҷиҳати гузаронидани ислоҳоти қонунгузории танзимкунандай соҳаи соҳибкорӣ ва сармояғузорӣ як қатор тадбирҳо амалӣ карда шуданд.

Дар доираи татбиқи Барномаи мазкур ислоҳоти иқтисодӣ идома дода шуд, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.07.2014 №1107 “Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ” дар таҳрири нав, аз 28.12.2012 №907 “Дар бораи шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ”, аз 19 марта соли 2013 №944 “Дар бораи созишномаҳои сармояғузорӣ”, аз 15.03.2016 №1299 “Дар бораи сармояғузорӣ”, 25.12.2015 №1269 “Дар бораи санчиши фаъолияти субъектҳои ҳочагидор”, аз 03.07.2012 №859 “Дар бораи мораторияи санчиши фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ”, аз 21.02.2018 №1505 “Дар бораи моратория ба санчишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ” ва якчанд барномаву стратегияҳои соҳавӣ қабул гардида, ба як қатор санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ тағириру иловаҳо ворид карда шуданд, ки пурра барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаҳои афзалиятноки иқтисоди миллӣ равона қарда шудаанд.

Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» 26.07.2014, № 1107 аз принципҳои асосии дастгирии давлатии соҳибкорӣ, хусусиятҳои таҳия ва қабули санадҳои меъёрию ҳуқуқие, ки манфиатҳои субъектҳои соҳибкориро ифода мекунанд, таркиб ёфтааст. Мутобики маддаи 4-и қонуни мазкур дастгирии давлатии соҳаҳои комплекси агросаноатӣ ба воситай шахсони воеӣ ва ҳуқуқӣ, новобаста аз шакли моликияташон, бо роҳҳои зайл амалӣ гардонида мешаванд:

- ҷудо намудани субсидия (кумаки молиявӣ) аз ҳисоби буҷети давлатӣ;
- ҷалби сармояҳои ҳориҷӣ ва грантҳо барои рушди соҳаҳои комплекси агросаноатӣ [4].

Инчунин, бо мақсади дастгирии ҳамаҷонибаи бахши агросаноатӣ ва таъмини истиқлолияти озуқаворӣ, истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.03.2014, № 144 «Консепсияи пешрафти инноватсионии комплекси агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул гардид. Аҳамияти асосии қабули консепсияи мазкур гузаштанд ба усули инноватсионии рушди комплекси агросаноатӣ бо таҷдиди техника ва таҷхизот, равандҳои технологӣ дар асоси рушди илм ва тавсияи таҷрибай пешӯдадам, таъмини истифодаи васеи инноватсия; ташаккули инфрасоҳтори фаъолияти инноватсионӣ дар комплекси агросаноатӣ зимни рушди мактабҳои афзалиятноки илмӣ, ҳам дар муассисаҳои амалкунандай илмӣ ва илмию таълимӣ ва ҳам таъсиси корхонаҳои нави инноватсионӣ, институтҳои таҳқиқотии миллӣ ва байниминтақавии аграрӣ, консорсиумҳо ва дигар иттиҳодияҳои илмию истеҳсолӣ дар минтақаҳои кишвар мебошанд.

Дар СМР то давраи соли 2030 низ раванди таъминоти аҳолӣ бо маводи озуқавории хушсифат яке аз ҳадафҳои муҳими миллӣ эътироф гашта, дар самти амалишавии чораҳои ташаккул ва рушди самараноки шаклҳои истеҳсолоти маҳсулоти истеъмолӣ дар минтақаҳои чумхурӣ пайваста аз ҷониби Ҳукумати чумхурӣ тадбирҳои мушаххас андешида мешаванд.

Ба ғайр аз ин, ҷиҳати тақвияти ҳамкориҳо байни кишоварзон, ташкилотҳои истеҳсолкунандаву фурӯш ва ҷорӣ намудани беҳтарин стандартҳои ҷаҳонӣ дар соҳаи кишоварзӣ нисбат ба сифати маҳсулоти кишоварзӣ, инчунин, дастгирии соҳибкорӣ, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва муҳайё намудани шароити мусоид барои субъектҳои соҳибкорӣ дар доираи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.03.2019, №95 аз ҷониби Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Нақшай ҷорабиниҳо оид ба амалӣ намудани 300 рӯзи ислоҳот ҷиҳати дастгирии соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия гардид. Тибқи ҳисботҳои расмии Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар доираи амалӣ намудани 300 рӯзи ислоҳот тадбирҳои зарурӣ дар самти такмили қонунгузорӣ, аз ҷумла ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ, баланд бардоштани малакаи касбии соҳибкорон, ҳавасмандгардонии истеҳсолкунандагон, содироткунандагон ва ҷорӣ намудани усуљҳои нави пешбури соҳибкорӣ, суръат бахшидан ба рушди муколамаи давлат ва бахши ҳусусӣ ва ҷалби сармоягузорӣ амалӣ карда шуданд” [5].

Солҳои охир дар самти дастгирии давлатӣ ва рушди бахши агросаноатии минтақаҳои чумхурӣ аз ҷониби Ҳукумати мамлакат тадбирҳои мушаххас амалӣ гашта истодааст. Бахши агросаноатӣ ҳамчун яке аз бахшҳои муҳими рушди иқтисодиёти давлатӣ ва минтақаҳои он эътироф шудааст. Аммо новобата аз татбиқи барномаҳо ва стратегияҳои муаммоҳои зиёди рушди бахши агросаноатӣ низ вучуд дорад. Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо кормандони соҳаи саноати кишвар мушкилот ва камбудиҳои асосии соҳаи саноатро, аз ҷумла бахши агросаноатиро иброз дошта, қайд намуданд, ки “... аз 127 корхонаи дар соли 2018 пурра аз фаъолият бозмонда 66 фоизи онҳо низ ба саноати коркард рост меояд. Ҳамин ҳолат дар 8 моҳи соли 2019 низ ба назар мерасад, ки боиси нигаронист. Ин дар ҳолест, ки ҳар сол дар кишвар даҳҳо корхонаву коргоҳҳои гуногуни истеҳсолӣ бунёд ва ба истифода супорида мешаванд. Ин, аз як тараф, аз камтаҷрибагии соҳибкорон ва роҳбарони корхонаву коргоҳҳо, фарсадашавии технология ва норасоии воситаҳои молиявии арzon вобаста бошад, аз тарафи дигар, натиҷаи рақобати шадид ва номукаммал будани механизми маҳсусгардонии минтақаҳо мебошад. Бинобар ин, зарур аст, ки минбаъд корҳо дар самти муайян намудани маҳсусгардонии истеҳсолии минтақаҳо, ташкили маҷмааҳои саноатӣ ва маҳсусан, агросаноатӣ барои ба роҳ мондани коркарди пурраи нахи пахта, пӯст, пашм, пилла, меваю сабзавот ва дигар ашёи ҳоми ватанӣ бомаром идома дода шавад” [6].

Умуман, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахши агросаноатӣ яке аз бахшҳои калидии иқтисодиёт эътироф шуда, инчунин барои ҳадафҳои стратегии мамлакат, аз ҷумла таъмини беҳатарии озуқаворӣ бо маҳсулоти босифат, саноатиқунонии иқтисодиёт ва таъмини шугли шурӯмташуда мебозад.

Дар асоси таҳлилҳои муқоисавии ҷадвал муайян гардид, ки дар давоми солҳои 2013-2018 ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти агросаноатӣ 2,4 маротиб афзуда, аммо ҳиссаи он дар ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ коҳиш ёфтааст. Ҕиҳати муайян соҳтани ҳолат ва ҷараёни инкишофи истеҳсоли маҳсулот дар бахши агросаноатии чумхурӣ дар ҷадвал нишонҳандаҳои муҳими ин баҳшро таҳлил намудем. Новобаста аз камшавии шумораи корхонаҳои КАС дар давоми солҳои 2013-2018 ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулот дар бахши агросаноатӣ 51% (2,5 млд сомонӣ) афзудааст.

Ҷадвал - Динамикаи нишондиҳандаҳои асосии бахши агросаноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2013-2018

№	Нишондиҳандаҳо	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018/2013, %
1	Итексоли маҳсулоти саноатӣ, млд сомонӣ	10,0	10,5	12,2	15,1	20,0	23,9	2,4 ма-ротиба
2	Истеҳсоли маҳсулоти агросаноатӣ млд./сом	4,9	4,6	4,8	5,2	6,7	7,4	151,0
3	Шумораи корхонаҳо	911	1067	1164	874	857	878	96,4
4	Шумораи миёнаи кормандон, ҳаз./наф	17,2	23,2	25,4	23,5	25,6	21,7	126,2

*Хисоби муаллифон дар асоси Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 2013-2018 // АОПЧТ -
Душанбе, 2019.- С.16, 21, 28.

Инчунин, дар соли 2018 ҳиссай бахши агросаноатӣ дар соҳаи саноат 15,6% нисбат ба соли 2013 кам гаштааст, яъне агар дар соли 2013 36,1%-и маҳсулоти саноатӣ ба бахши агросаноатӣ рост омада бошад, лекин нишондиҳанда дар соли 2018 ба 20,5% баробар шудааст.



*Хисоби муаллифон дар асоси “Маълумотнома оид ба маблагузории КАС-и Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2016-2018”- и Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

**Расми 1. - Динамикаи маблагузории КАС-и Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2016-2018
(млн. сомонӣ)**

Ҷиҳати рушди соҳаҳои агросаноатӣ дар панҷ соли охир аз ҳисоби буҷети давлатӣ 1,7 млд. сомонӣ равона гардидааст ва дар се соли оянда аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои молиявӣ барои рушди онҳо чудо намудани зиёда аз як миллиард сомонӣ ба нақша гирифта шудааст. Дар навбати худ шарти муҳими фаъолшавии ҷараёни сармоягузорӣ дар бахши агросаноатӣ ин рушди устувор ва таъминоти самаранокии иқтисодии субъектҳои бахш аз ҷумла соҳаи кишоварзӣ, корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳӯрокворӣ дар минтақаҳои ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад.

Дар асоси маълумотҳои расмии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ташаккул ва рушди фаъолияти субъектҳои бахши агросаноатӣ дар соли 2018 дар ҳаҷми 122,3 млн. сомонӣ, аз ҷумла аз ҳисоби буҷай давлатӣ 82,7 млн. сомонӣ чудо карда шуд, ки 75%-и ҳаҷми умумии маблағузориро дар соли 2018 ташкил намуд. Дар давраи солҳои 2016-2018 ҳаҷми умумии маблағузории бахши агросаноатӣ 31% (29,2 млн. сомонӣ) афзудааст. Умуман, аз рӯйи таҳлилҳои муқоисавии расми 1 тайи солҳои охир субсидия (кумаки молиявӣ) аз ҳисоби буҷети давлатӣ нисбат ба ҷалби сармояҳои ҳориҷӣ ва грантҳо барои рушди соҳаҳои бахши агросаноатӣ афзоиш ёфтааст, яъне аз 3/2 ҳиссай маблағузориро ташкил додааст. Гарчанде дар ҳамин давра ҳаҷми умумии маблағузорӣ афзоиш ёфта бошад ҳам, аммо ин нишондиҳада 9% (12,3 млн сомонӣ) нисбат ба соли 2017 кам гаштааст.

Хулоса, дастгирии далатии рушди бахши агросаноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самтҳои зерин амалӣ карда мешавад:

- дастгирии натицаҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва инноватсионӣ дар самти ташақкул ва рушди системаҳои ташкилий-истехсолии намудҳои алоҳидай маҳсулоти агросаноатӣ;

- чудо кардани субсидия ва пешниҳоди карзҳои хурду миёнаи имтиёзном барои рушди истехсолоти намудҳои асосии маҳсулоти кишоварзӣ, аз ҷумла барои ҳочагиҳои дехқонӣ ва оилавӣ;

- таъмини имтиёзҳои самаранок ва адолати андозӣ барои корхонаҳои хурд ва миёнаи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ дар минтаҳаҳои алоҳида бо дарназардошти шароити иқтисодӣ-иҷтимоӣ;

- таъмини шароити мусоид барои рушди фазои сармоягузории мустақим ва ғайримустақими хориҷӣ дар самти ташкили корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ.

АДАБИЁТ

1. Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ барои солҳои 2012–2020, №201 аз 30.04.2012 (шакли электронӣ) ММҚП҃Т http://base.mmk.tj/view_sanadhoverview.php?showdetail=&sanadID=439
2. Баутин В. Совершенствовать инновационную деятельность в АПК // АПК:экономика, управление, 2003. - №1. - С 21 - 25.
3. Қ҃Т “Дар бораи дастгирии давлатии соҳаҳои комплекси агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 22.02.2007, № 283 (шакли электронӣ) ММҚП҃Т http://mmk.tj/system/files/Legislation/241_tj.pdf
4. Қ҃Т «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26.07.2014, № 1107 (шакли электронӣ) ММҚП҃Т http://mmk.tj/system/files/Legislation/241_tj.pdf
5. Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораҳои амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон <https://investcom.tj/300days/538-monitoringi-nashai-chorabinio.html>
6. Суханронии Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мuloқot бо кормандони соҳаи саноати кишвар.- Душанбе, 14.10.2019.
7. Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 2013-2018 // АОГ҃Т - Душанбе, 2019.-С.16, 21, 28.

АННОТАЦИЯ

ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ РУШДИ КАС ДАР ҶУМҲУРИИ ТО҃ЦИКИСТОН

Дар мақола дастгирии давлатии рушди КАС дар Ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ шудааст. Натиҷаи таҳлилҳо нишон додааст, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои охир ҷиҳати дастгирии давлатии рушди КАС ҷораҳои заруриро амалӣ гардонида истодааст. Самтҳои асосии дастгирии давлатии рушди КАС муайян гардидааст.

АННОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ АПК В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

В статье рассматривается государственная поддержка развития АПК Республики Таджикистан. Результаты анализов показали, что последние годы Правительство Республики Таджикистан реализует необходимые меры в сфере государственной поддержки развитии АПК. Определены основные направления государственной поддержки развитии АПК.

Ключевые слова: государственная поддержка, АПК, сельско-хозяйство, предпринимательская деятельность, инвестиции, эффективность.

ANNOTATION

THE STATE SUPPORT OF DEVELOPMENT THE AIC IN REPUBLICS TAJIKISTAN

In article is considered the state support development of agrarian and industrial complex of Republic Tajikistan. Results of analyses have shown that last years the Republic Tajikistan Governments realizes necessary measures in sphere of the state support AIC development. Defined the basic directions of the state support AIC development.

Key words: the state support, AIC, agriculture, enterprise activity, investment, efficiency.

УДК 338.24

**САМАРАНОКИИ АХБОРИ ИҚТИСОДИИ ИСТИФОДАИ ФОНДҲОИ
АСОСӢ ДАР КИШОВАРЗӢ**

Каримова У.Р.-ассистенти кафедраи молия ва қарз дар КАС

Калимаҳои қалидӣ: фондҳои асосӣ, соҳаи кишоварзӣ, самаранокӣ, фондбоздехӣ, фондҳои истеҳсолӣ, воситаҳои меҳнат, замин ва гайраҳо.

Дар шароити имрӯза тараққиёти соҳаи дилҳоҳи иқтисодиёти истеҳсоли кишоварзиро бе истифодаи таҳлили саривақтии техниқаи ҳисоббарор тасаввур кардан имкон нест. Инчунин дар давраи гузариш ба иқтисоди бозорӣ талабот ба тайёр намудани мутахасисони дорои донишҳои идорақунии истифодаи фондҳои асосии истеҳсолоти кишоварзии иқтисодӣ меафзояд. Имрӯзҳо мо ба иқтисодиёти бозорӣ гузашта, хориҷшавии тамоми шаклҳои онро дар ҷумҳурии мушоҳида намуда истодаем. Агар бозори имрӯзаро таҳлил қунем, мебинем, ки яке аз шаклҳои пешкадамтарини он - ин бозори асосии истеҳсолоти кишоварзӣ мебошад.

Фондҳои истеҳсолӣ ҳамчун категорияи муҳими иқтисодӣ-иҷтимоӣ муносибатҳои байни одамонро дар ҷараёни истеҳсолот инъикос намуда, моҳияташон: -зимни иштироки фаъолонаи онҳо дар ҷараёни истеҳсолот ба таъмини талаботи рӯзағузуни аҳолӣ бо намудҳои муҳими маводҳои истеъмолӣ зуҳур мекунад. Мувофиқи нақши иқтисодӣ, тарзи тақористеҳсол, аҳамият ва ҳарактери иштирокашон дар ҷараёни истеҳсолот фондҳои истеҳсолӣ ба фондҳои асосӣ ва вилояти гардон тақсим мешаванд.

Баҳодиҳии пулии фондҳои асосӣ андозаи маблағгузориро барои бунёди онҳо инъикос карда, маблаги ҳӯрдашавиро, ки ба маҳсулоти тайёр гузаронида мешавад, муайян мекунад.

Дар шароити бозор фондҳои асосии кишоварзӣ бо намудҳои арзиши зерин баҳо дода мешаванд:

пурраи балансӣ;
пурраи барқароркунӣ;
боқимондаи балансӣ;
боқимондаи барқароркунӣ.

Арзиши пурраи балансии фондҳои асосӣ гуфта, арзиши то баҳодиҳии охирини онҳоро мегӯянд, яъне арзиши ҳариди онҳо бо назардошти ҳароҷотҳои қашонидан ва монтаж мебошад. Он барои баҳодиҳии самаранокии истифодабарии фондҳои асосӣ ва ҳӯрдашавии онҳо истифода карда мешавад.

Арзиши барқароркунӣ – ин арзиши фондҳои асосӣ баъд аз азnavбаҳодиҳӣ (переоценка) мебошад. Арзиши пурраи барқароркунӣ (Апб) бо роҳи зарб кардани арзиши балансии то азnavбаҳодиҳӣ (Аб) ба коэффициенти азnavбаҳодиҳӣ (Кп) муайян карда мешавад.

$$\text{Апб} = \text{Аб} \cdot \text{Кп}$$

Фондҳои асосӣ дар раванди истифодаашон дар зери таъсири ҳӯрдашавии ҷисмонӣ ва маънавӣ қисми арзиши ҳудро гум мекунанд. Бинобар арзиши балансии боқимонда муайян карда мешавад.

Дар ҷараёни истеҳсолоти кишоварзӣ омӯзиши соҳтори фондҳои асосии аҳамияти муҳимро доро мебошад. Соҳтори фондҳои асосӣ таносуби фоизии арзиши намудҳои алоҳида ё гурӯҳи фондҳоро дар арзиши умумии онҳо инъикос менамояд. Дар ин радиф соҳтори соҳавӣ ва технологияи фондҳои асосиро чудо мекунанд. Соҳтори соҳавӣ ин вазни қиёсии фондҳои асосии истеҳсолии соҳаҳои растани парварӣ ва ҷорводорӣ дар арзипш умумии фондҳои асосии ҳочагӣ (корхона) мебошад. Соҳтори технологӣ - ҳиссай гурӯҳҳои гуногуни фондҳои асосии истеҳсолиро аз руи алломатҳои технологӣ ё саҳми намудҳои алоҳидаи фондҳоро дар дохили ягон гурӯҳи муайяни фондҳои асосӣ тавсиф мекунад.

Суръати афзоиши истехсоли маҳсулот, баландбардории самаранокии иқтисодии истехсолоти кишоварзӣ дар дараҷаи муайян аз таъмин будани соҳа бо фондҳои асосӣ вобаста мебошад. Вале агар корхонаи кишоварзӣ бо фондҳои асосии истехсолӣ ба қадри имкон таъмин набошад, он гоҳ амалиёти муҳими технологи дар муҳлаташон ичро нагардида, меҳнатғунҷоиш афзояд ва ҳарочотҳои модди-пули барои истехсоли воҳиди маҳсулоти зарур зиёд мешаванд.

Ба таркиби фондҳои асосии истехсолӣ воситаҳое доҳил мегарданд, ки дар истехсоли маҳсулоти кишоварзӣ иштироки бевосита доранд. Ба фондҳои асосии гайриистехсолӣ хонаҳои истиқоматӣ, театрҳо, хонаҳои маданият, мактабҳо, муассисаҳои томактабӣ, нуқтаҳои тиббӣ ва дигар объектҳои таъиноти иҷтимоидошта доҳил мегарданд.

Ҷумҳурии мо ба қатори кишварҳое доҳил мешавад, ки заминҳои киштбоб кам дорад. Масоҳати умумии замини Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди маъмурӣ 14255,4 ҳазор гектарро ташкил медиҳад, ки аз он 742051 гектараш заминҳои обӣ мебошад. Дар ҳулосаи мазкур оид ба бурду боҳт, камбудию роҳҳои рафъи он чанд нуктае ёдоварӣ намуданро зарур шуморидем.

Ҷумҳурии мо ба вучуди камзамин буданаш бояд масъалаи пурсамар ва оқилона истифодабарии захираҳои заминро пурра ба роҳ монад. Ҳарчанд аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор қонунҳо оид ба замин қабул шуда бошанд ҳам, имрӯзҳо қисме аз заминҳои киштбоби соҳа аз гардиши кишоварзӣ дур мондаю ба шӯршавӣ ва эрозия дучор шудаанд. Ҳол он, ки иқлиму боду ҳаво ва заминҳои ҳосилхези ҷумҳурииамон имкон медиҳад, ки дар ҳолати истифодаи дурустӣ замин метавон натиҷаҳои дилҳоҳ ба даст овард. Маҳсусан Президенти мамлакат Эмомалии Раҳмон дар воҳурӣ бо меҳнаткашони ҷумҳурӣ оид ба истифодаи оқилонаи замин таъкидҳо намуда, қайд карда буд, ки дар заминҳои кишварзи мо ҳатто имконияти дар як мавсим то ҷаҳор ҳосил рӯёнидан вучуд дорад.

Бояд қайд кард, ки дар ҷумҳурӣ дар бахши истифодаи замин проблемаҳо ниҳоят зиёданд. Яке аз ин проблемаҳо таназзули замин дар соҳаи кишоварзӣ мебошад. Мувофиқи маълумотҳо айни ҳол қариб 80 ҳазор гектар заминҳо аз гардиши кишоварзӣ бароварда шудаанд. Аз замин ба даст овардани маводи гизӣ дар муқоиса бо гирифтани он тавассути нуриҳои маъданӣ 5-маротиба бартарият дорад. Низоми мелиоративӣ корношоям гардида, майдони шӯразамин меафзояд. Инчунин, яке аз омилҳои асосии таназзули заминҳои кишт аз олуда гардидани замин бо тухми алафҳои бегона ва барангезандагони касалии растаниҳо мебошад.

Аз нигоҳи иқтисодӣ барқарорсозии чунин заминҳо нисбат ба азхудкуни заминҳои нав муфидтар аст. Масалан, мутобиқи меъёрҳои калонкардашуда (бо нарҳҳои муқоисашавандай соли 1983) сармоягузории қиёсӣ барои аз ҳуд намудани заминҳои нав барои як гектар 25,8 ҳазор сомонӣ баробар аст, ҳол он, ки барои беҳбудии ҳолати мелиоративӣ ҳамагӣ 8,2 ҳазор сомонӣ/гектар, бозсозӣ ва таҷдиди шабакаи обёрий 9,2 ҳазор сомонӣ/гектар, общусти ҳок 1,1 ҳазор сомонӣ/гектар ва барои баланд бардоштани сатҳи таъминот бо об 2,1 ҳазор сомонӣ/гектар тақозо менамояд. Агар ба инобат гирифта шавад, ки дар солҳои аввали ҳосилнокии заминҳои нав чун қоида камтар аст, пас дар шароити камзаминӣ аз нигоҳи иқтисодӣ мувофиқи мақсад будани барқарорсозӣ ва ба гардиши кишоварзӣ баргардонидани заминҳои кишти бекорхобида баръало мегардад.

Проблемае, ки имрӯз дар кишоварзӣ боиси нигаронист, ин ҳолати мелиоративии заминҳои кишоварзӣ мебошад. Оид ба ин масъала мутобиқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02.07.2005 №236 ва фармони Вазири мелиоратсия ва захираҳои об аз 30.07.2005 №163 дар соли 2007 ҷорабинҳои мелиоративӣ гузаронида шуда буд. Аммо таҳлили маълумотҳои қадасткии дар соли гузашта медиҳад, ки гарчанде, ки ҷорабинҳои мелиоративӣ гузаронида шуда бошад ҳам, дар бисёр қисмҳои мавзеъҳои заминҳои обёришавандай ҷумҳурӣ вазъи мелиоративӣ мураккаб гардида, миқдори заминҳои гайриқаноатбахш 42 ҳазор гектарро ташкил медиҳад.

Барои беҳтар гардонидани ҳолати мелиоративии заминҳо ва оқилона истифода бурдани он яке аз масъалаҳои муҳими Барномаи давлатии экологӣ аст. Барои ҳалли он аз ҷониби вазорату идораҳои масъул корҳои муайянे ба анҷом расонида шудаанд. Яке аз тадбирҳои аввалини барномаи мазкур таҳияи лоиҳаи азхудкуни (рекултивизатсия) заминҳои нав мебошад, чунки суръати азхудкуни заминҳои нав дар ҷумҳурий дар солҳои охир дар муқоиса бо соли 1991 ҷандин маротиба – аз 12 то 0,9 ҳазор гектар дар як сол ва аз ин ҳам камтар гардида истодааст. Масалан, дар тӯли солҳои 1970-1990, яъне дар давоми 20 сол наздики 290 ҳазор гектар заминҳои нав аз худ карда шуда бошанд, дар давоми 18 соли истиқлолият ҳамагӣ 5,38 ҳазор гектар заминҳо аз худ карда шудаанду ҳалос, ҳол он ки теъдоди аҳолӣ сол то сол меафзояд.

Аз ин рӯ, суръати азхудкуни заминҳои нав бояд барқарор гардида, ҳамасола ба истифода додани 10-15 ҳазор гектар майдонҳои заминҳои обёришаванда бояд нигоҳ дошта шаванд. Бо вучуди ин, дар ҷумҳурий бо сабабҳои гуногун дар соҳаи қишоварзӣ ҳар сол аз 4 то 8 ҳазор гектар заминҳои обёришаванда истифода бурда намешаванд. Майдонҳои зиёди заминҳои обёришаванди истифоданашаванда дар мавзеъҳои корами вилояти Суғду Ҳатлон бештар ба мушоҳид мерасад, ки ҳамасола аз 4 то 6 ҳазор гектар ва беш аз он заминҳои обёришаванд, инчунин то 3,4 ҳазор гектар майдонҳои заминҳои қишоварзӣ барои истехсоли маҳсулот истифода нагардидаанд. Дар маҷмӯъ, мувофиқи баъзе маълумотҳо соли гузашта аз 742051 гектар заминҳои обёришаванда 8,1 ҳазор гектараш истифода нашудааст.

Ичрои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тадбирҳои амалий гардонидани Барномаи давлатии экологии ҶТ» оид ба масъалаҳои беҳтар намудани ҳолати экологии захираҳои замин дар ҷумҳуриро наметавон мансуб арзёбӣ кард. Зоро пешниҳодҳои дар он дарҷшуда роҷеъ ба бартараф намудани камбудиҳо аз ҷониби баъзе вазорату кумитаҳои даҳлдор амалий нагардидаанд.

Проблемаи дигар дар бахши истифодай самараноки замин он аст, ки на ҳамаи роҳбарони ҳочагиҳои қишоварзии ҷумҳурий ба қоидаҳои коркарди замин ошноянд ва дар натиҷаи истифодай нодурусти қоидаҳои гидро ва агротехники заминҳо ҳосили дилҳоҳ намедиҳанд. Ин нуктаро Президенти мамлакат Эмомали Рахмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли гузашта равшан арзёбӣ намуданд: «Яке аз проблемаҳои асосӣ ки имрӯз дар соҳаи қишоварзӣ вучуд дорад, ин тақсимоти ноодилонаи замин мебошад. Замин бояд пеш аз ҳама ба шахсе дода шавад, ки истифодай мақсаднок ва самараноки онро таъмин карда тавонад.»

Ҳамин тарик, дар маҷмӯъ проблемаҳои нодуруст обёрий кардани заминҳои кишт, аз меъёр зиёд истифода кардани нӯриҳои маъданӣ, кишити доимии як намуди зироат, ки заминро бекувват карда, ҳосилнокии онро паст месозад, аз нав шӯсташавии заминҳо ба ҳамдигар алоқаманд мебошанд. Истифодай барзиёди нуриҳои маъданӣ ва нодуруст ба роҳ мондани обёрий ба шӯршавии заминҳо оварда мерасонад. Қишоварзон барои баланд бардошани ҳосилнокии зироатҳои ҳочагии қишлоқ ва барои ҳифзи он аз ҳашаротҳои зараррасон нуриҳои маъданӣ ва ҳар гуна заҳрохимикатҳоро сол то сол истифода мебаранд. Ҳамаи ин дар маҷмӯъ ба шӯршавии хок ва нобуд шудани як қатор намудҳои микроорганизмҳои дар хок мавҷудбуда оварда мерасонад, ки ин дар навбати худ ба як қатор ҷараёнҳои дар хок амалишударо вайрон мекунад. Нодуруст татбиқ намудани тадбирҳои агротехники заминҳои кишт заарар мерасонад ва оҳиста-оҳиста қабати ҳосилхезии онро вайрон мекунад, ки ин дар маҷмӯъ ба пастшавии ҳосилнокии заминҳо оварда мерасонад.

Бояд вазорату кумитаҳои даҳлдор оид ба замин масъул бошанд, ки замин ҳамчун воситай асосии истехсолот самаранок истифода бурда шавад.

АДАБИЁТ

1. Носиров Р.Н., Самандаров И.Х., Мирзоев Т.М., Шукуров И.Ш. Ташкили истехсолоти қишоварзӣ.-Душанбе: Маориф, 2007.
2. Ашурев И. С. Омори қишоварзӣ.-Душанбе: Ирфон, 2006.-215с.
3. Воҳидов В.В. Таджикистан: Проблемы модернизации сельского хозяйства. -Душанбе, 2007.-414с.

4. Тағоев Ч. Ҳ. Иқтисоди кишоварзӣ.-Душанбе: Ирфон, 2005.-273с.
5. Қаюмов Н.Б. Иқтисодиёти Тоҷикистон-стратегияи тараққиёт.-Душанбе, 2004, 2005, 2006, 2007.-147с-гӣ.
6. Исломов С., Файзалов А. Таърихи иқтисодии мамлакатҳои хориҷӣ.-Душанбе: Матбуот, 2003.-391с.
7. Шарифов А.Ф., Чумаев Ҳ.М. Даствури муҳтасари фермер.-Душанбе, 2006.-22с
8. Шералиев Э.Н. Земельная реформа-основа аграрных преобразований.-Душанбе: Ирфон, 2004.-175с.
9. Тағоев Д.С. Сиёсати аграрии Тоҷикистон.-Душанбе: Ирфон, 2001.-312с.
10. Давлатов Қ.Қ. Дехканские (фермерские) хозяйства: проблемы становления и перспективы развития.

АННОТАЦИЯ

САМАРАНОКИИ АХБОРИ ИҚТИСОДИИ ИСТИФОДАИ ФОНДХОИ АСОСӢ ДАР КИШОВАРЗӢ

Дар мақолаи мазкур оид ба фондҳои асоси дар корхонаҳои кишоварзӣ аз миқдори зиёди воситаҳои гуногуни меҳнат таркиб ёфтаанд. Вобаста аз аҳамияти функционалиашон дар ҷараёни истеҳсолот фондҳои асосиро ба фондҳои асосии истеҳсоли ва фондҳои асосии ғайриистеҳсолӣ маълумотҳои саҳехӣ оварда шудааст

АННОТАЦИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОВОСТЕЙ ИСПОЛЬЗО-ВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Данная статья о основных средствах на сельскохозяйственных предприятиях состоит из большого количества различных средств труда. В зависимости от их функционального значения в производственном процессе основные средства включаются в состав основных средств производства и основных средств непроизводственного назначения.

Ключевые слова: основные средства, сельское хозяйство, эффективность, сбор средств, производственные фонды, средства труда, земля и др.

ANNOTATION

EFFICIENCY OF ECONOMIC NEWS USE OF FUNDAMENTAL FUNDS IN AGRICULTURE

This article on fixed assets in agricultural enterprises consists of a large number of different means of labor. Depending on their functional significance in the production process, fixed assets are included in the fixed assets of production and fixed assets of non-production.

Key words: fixed assets, agriculture, efficiency, fundraising, production assets, labor, land, etc.

ТДУ 90.555.77.88.

ТАҲЛИЛИ ТАТБИҚИ ЛОИҲАҲОИ АМАЛКУНАНДАИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР СОҲАҲОИ ИҚТИСОДИЁТ

Тураев Ф.Р.- ассистенти ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур

Калимаҳои қалидӣ: лоиҳа, сармояи асосӣ, сармоягузорӣ, маблаггузорӣ, фазои сармоягузорӣ, иқтисодиёт.

Мағҳуми «лоиҳа» дар амалияи ҳаррӯзаи мо низ ҷорӣ шуда истодааст. Агар пештар ягон лоиҳаи ҷиддӣ бе асосноккунии ҷидии техникий-иктисодӣ ва барномаи иҷроиш тасдиқ ва қабул карда намешуд, пас, ҳоло лоиҳаҳо ҳамчун ивазкунандай барнома ва асоснокии иқтисодии мақсад ва имкониятҳои соҳибкор бояд талаб карда шаванд. Талабот ба лоиҳаҳо аз тарафи соҳибкорон ҳар чӣ бештар эътироф ва мақбул дониста шуда истодааст.

Ин маънои онро дорад, ки таҳти лоиҳа план-барномаи иҷроқунии аҳднома ва дар ин асос гирифтани фоидаро мефаҳманд. Бо ибораи дигар, ин маҷмӯи чорабинихо, амалиётҳо ба таври планӣ ташаккулёфта мебошад, ки барои ба даст овардани натиҷаҳои мақсади дар пеш гузашташуда равона карда шудааст.

Лоиҳаи сармоягузорӣ – ин асосноккунии иқтисодӣ мувофиқи мақсад, ҳаҷм ва муҳлати маблаггузорӣ, ҳуҷҷатгузории зарурии лоиҳаҳо, ки мутобики қонунгузорӣ

коркардашуда ба тартиби стандартии мұқарраршуда тасдиқ карда шудааст. Лоихаи сармоягузорй ба маъни оумумй ҳама гуна гузориши сармоя ба муҳлати муайян ва бо мақсади гирифтани даромад фахмида мешавад.

Кумитай давлатии сармоягузорй ва идораи амволи давлатй, агенти содирот якчоя бо роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру нохияҳо чиҳати баланд бардоштани малакай соҳибкорон дар самти омода намудани нақшаҳои пешбуруди фаъолият мунтазам чораҷӯй намуда, баҳри пешрафти соҳаҳои иқтисодиёт ҳамкориҳоро вусъат баҳшида истодаанд.

Баҳри дар амал табиқ намудани лоихаҳои сармоягузорй дар асоси мавҷуд будани ашёи хоми ватанӣ ва пешниҳоди онҳо ба сармоягузорон бояд дар назди Корхонаи воҳиди давлатии «Тоҷикинвест»-и Кумитай сармоягузорй ва идораи амволи давлатй бо ҷалби мутахассисони баландиҳтисоси доҳиливу ҳориҷӣ воҳиди алоҳидаи қарордодӣ таъсис дода шудааст. Бо заҳмат ва талошҳои бевоситаи Ҳукумати мамлакат дар панҷ соли охир бо ширкатҳои сармоягузории ҳориҷӣ ва ватанӣ 14 созишномаи сармоягузорй чиҳати ҷалби сармояи мустақим ба маблағи беш аз 14 миллиард сомонӣ ба имзо расонида шудааст, ки бо татбиқи онҳо 20 корхонаи нави истеҳсолӣ бунёд карда мешавад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки сармоягузорй тақондиҳандай мӯҳими муносибатҳои молиявӣ ба шумор рафта, дар шароити имрӯза пешрафти тараққиёти соҳаҳои иқтисодро бидуни сармоягузорй тасаввур кардан гайриимкон аст.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сармоягузории соҳаҳои иқтисодиёт ҳамчун воситаи асосии саноатиқунонии босуръат таваҷҷуҳи хосса зохир намуда, дар самти беҳтар гардонидани фазои сармоягузорй ва ҷалби ҳарчи бештари сармояи мустақим тадбирҳои мушаххасро амалӣ карда истодааст. Дар солҳои 2013-2019 ба соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти кишвар 57,3 миллиард сомонӣ сармояи ҳориҷӣ ворид гардидааст, ки қарib 30 миллиард сомонии он сармояи мустақим мебошад.

Тибқи санадҳои қабулшуда ҷалби сармояи ҳусусӣ бояд афзоиш ёфта, соли 2020 ҳиссаи он нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти доҳилӣ ба 10 фоиз расонида шавад. Гуфтаҳои дар боло зикршуда ба он далолат менамоянд, ки танҳо дуруст ба роҳ мондани сиёсати сармоягузорй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ба рушди иқтисодиёт таъсири мусбат расонад.

Солҳои 2013-2019 барои амалисозии афзалиятыҳои дар барномаҳои муайяншуда 80 лоихаи давлатии сармоягузорй татбиқ гардида, ба иқтисодиёти мамлакат зиёда 13,2 миллиард сомонӣ сармояи давлатӣ равона карда шудааст.

Татбиқу амалигардии лоихаҳои сармоягузории давлатӣ дар кишвар рӯ ба рушд дорад. Ҳоло дар кишвар 66 лоихаи давлатии сармоягузорй амалӣ шуда истодааст, ки маблағи умумии онҳо 32,4 миллиард сомониро ташкил медиҳад.

Аз маълумоти омори расмӣ бармеояд, ки дар муддати 10 соли охир ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаҷми беш аз 33 млрд. сомонӣ сармояи мустақими ҳориҷӣ ворид гардида, қисми бештари он ба рушди соҳаҳои энергетика, алоқа, соҳтмон, кишоварзӣ, истиҳроҷу коркарди канданиҳои фоиданок ва бунёди инфрасоҳтор равона шудааст. Маҳз рушди соҳаҳои воқеӣ, фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорй, ҷалби сармояи мустақим ва воридоти технологияҳои нави инноватсионӣ имкон медиҳад, ки раванди саноатиқунонии мамлакат таъмин гардида, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва шумораи ҷойҳои нави корӣ мунтазам афзоиш дода шавад.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон афзалиятыҳои миллии хешро дар Барномаи давлатии сармоягузориҳо муайян намудааст ва фаъолияти худро ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафҳои стратегӣ ва комёб гардидан ба ҳадафҳои рушди оянда равона карда истодааст.

Солҳои охир дар фаъолияти сармоягузорй дигаргуниҳои мусбат мушоҳида карда мешавад. Ҳаҷми маблағгузориҳо ба сармояи асосӣ дар панҷ соли охир зиёда аз 4 маротиба афзуд. Дар ҷумҳурӣ барои беҳтар намудани фазои сармоягузорй ва зиёд гардидани сармоягузории ҳориҷӣ корҳои зиёде анҷом дода шуда, дар ин самти дигаргуниҳои куллӣ ба амал омадаанд. Барои расидан ба ин мақсад моро зарур аст, ки

низоми нави рушди босуботи иқтисодии ба ҷалби сармоягузории дохиливу хориҷӣ, тараққиёти босуръати саноат, кишоварзӣ ва такмили бахши молиявӣ асосёфтаро оғоз намоем ва вусъат дихем.

Дар соли 2020 ба иқтисодиёти чумҳурӣ дар ҳаҷми 1878,4 млн доллари ИМА ҷалби сармояи хориҷӣ пешбинӣ шудааст(чадв.1).

Аз маблағҳои дар ин давра пешбинигардида 220 млн. долл.ИМА қарз, 260 млн. долл. грант, 900 млн. доллари ИМА ва 498,4 млн. доллари ИМА дигар сармоягузориҳои хориҷӣ(*Дигар қарзҳо аз ҷониби бонкҳо ва ҶДММ* Тоҷикистон ҷалбшаванд, қофазҳои қимматнок ва дигар сармоягузориҳои бебозгашт, ки аз ҷониби ташкилотҳои байнамилалӣ дар ҳудуди кишвар татбиқ мешаванд) ташкил ҳоҳад дод.

Чадвали 1 -Ҷалби сармояи хориҷӣ аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳо (ҳазор олл.ИМА)

<i>Соҳа</i>	<i>2020</i>
Кишоварзӣ	45 600,00
Ирригатсия ва обтаъминкуни деҳот	26 700,00
Обтаъминкуни ва системаи канализатсия	32 600,00
Энергетика	449 020,00
Нақлиёт	138 700,00
Маориф	88 700,00
Нигаҳдории тандурустӣ	36 480,00
Саноат	350 000,00
Соҳтмон	32 000,00
Хизматрасонии алоқа	88 000,00
Фаъолияти бонкӣ	34 000,00
Мултисектор ва секторҳои дигар	556 600,00
Ҳамагӣ	1 878 400,00

Аз маълумоти ҷадвал бармеояд, ки ҷалби сармояи хориҷӣ дар чумхуриамон сол то сол меафзояд. Ҕадвали мазкур шаҳодат аз он медиҳад, ки сармояҳои хориҷи бештар ба соҳаҳои энергетика (23.9 %) ва саноат (18,6 %) бештар мебошад. Ҳамин тарик ҳангоми ҷалби маблағҳои хориҷӣ бояд ҳуқуқу манфиатҳои соҳибкорони миллӣ дар назар гирифта шавад ва барномаи маҳсус оиди ҷалби соҳтори соҳавии маблағгузории хориҷӣ аз тарафи давлат ташкил карда шавад зеро ҷалби зиёди маблағҳои хориҷӣ метавонад соҳаҳои асосии чумхуриро аз зери назорати худ (мамлакати қабулкунанда) дур намояд ва онҳо (мамлакати таъмиқунанда) соҳаҳои асосиро ҳамчун таъминкунандагони ашёи ҳом истифода баранд ва соҳиби фоидай максималий гарданд.

Бо мақсади гурӯҳбандии лоиҳаҳо ҳар лоиҳаи сармоягузорие, ки дар доираи ҳуҷҷати БДС таҳия мегардад, бо рамз ишора карда шудааст. Рамзҳо аз се ҳарфи бо алифбои англисӣ ишорашуда иборатанд, ки байди онҳо ду адад ҳамроҳ мегардад. Ихтисороти иборат аз се ҳарф гурӯҳи соҳаро муайян намуда, дар ҷадвалҳои ҷамъбастии ба соҳаҳо мутобиқаткунанда мураттаб гаштаанд.

Сарфи назар аз саҳми назарраси бахши аграрӣ ба ММД ва даромади буҷет дар сатҳи давлатӣ ва маҳаллӣ, ҳароҷоти ҳарсолаи давлатӣ ба соҳаи кишоварзӣ ҳанӯз ҳам паст аст. Ин маълумот аз рӯйи сармоягузориҳои ҳарсолаи давлатӣ дар соҳаи кишоварзӣ тасдиқ карда шудааст, ки дар ҷадвали 2 оварда шудааст.

Бояд қайд намуд, ки агар давлат ба иқтисодиёти мӯътадил ва қавӣ манфиатдор бошад, пас он бояд дар сатҳи қонунгузорӣ ва иҷроия фазои мусоиди сармоягузорӣ фароҳам овардан лозим аст. Рушди мӯътадили иқтисодиёти ҳар як давлат бе татбиқи фаъолияти сармоягузорӣ номумкин аст.

Ҷадвали 2 -Харочоти ҳарсолаи давлатӣ ба соҳаи кишоварзӣ (ҳамаи вазорату идораҳо дар ҳаз. сомонӣ)

№	Солҳо Намуди харочот	2005	2006	2017	2018	2019	2020
		31600,0	41400,0	583400,0	676081,0	915409,0	785462,0
1	Харочот ба соҳаи кишоварзӣ (номиналӣ)	31600,0	41400,0	583400,0	676081,0	915409,0	785462,0
2	Харочот ба соҳаи кишоварзӣ (вокеӣ)	31601,0	41402,0	583401,1	676081,0	915409,0	-
3	Бо % аз маблағи умумии харочоти буҷет	3,4%	3,2%	2,9%	3,1%	3,7%	3,0%

Сарчашма: Агентиши омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Барои бахши аграрии иқтисодиёт, ки дар буҳрони иқтисодӣ қарор дорад, сармоягузорӣ, пеш аз ҳама барои, устуворӣ эҳёшавӣ ва инкишофи он зарур аст. Сармоягузориҳо рушди иқтисодиро дар истеҳсолоти кишоварзӣ қаблан муайян мекунанд ва дар рушди соҳибкории аграрӣ нақши муҳим мебозанд. Бинобар ин, сиёсати давлатии сармоягузории мутавозин ва баркашкардашуда дар соҳаи кишоварзӣ дар рушди иқтисодиёти миллӣ аз ҳама муҳим мебошад.

Бояд қайд кард, ки ҷалби лоиҳаҳои сармоягузорӣ бевосита ба рушди иқтисодиёти, иҷтимиоёти давлат ва ноил гардидан ба самараи манфиати умум дар соҳаҳои иқтисодиёти нигаронида шуда, таъсири худро мерасонанд. Чуноне, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар, яке аз баромадҳояшон қайд карда буданд, ки пешравии иқтисодиётро бе муносибат бо дигар давлатҳо, ҷалби сармоягузориҳо давлатӣ ва хориҷӣ тасаввур кардан мумкин нест. Аз ҳамин лиҳоз, Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд барномаҳои давлатиро оид ба ташкили фазои сармоягузорӣ ва ҷалби онҳо зиёд намояд, ки тавонад такони ҷиддӣ ба рушди иқтисодиёти кишвар расонад.

Қайд кардан ба маврид аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати сармоягузорӣ ва сиёсати дарҳои күшодро барои ҳамаи сармоягузорон вобаста ба талаботи имрӯза, яъне замони муосир ва ҷавобагӣ ба стандартҳои ҷаҳонӣ ба роҳ монда аст.

АДАБИЁТ

- Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 26.12.2019
- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи инвеститсияҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», 10.03.1992, №554
- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», аз 28 июни соли 2011, № 723
- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ», 12 майи соли 2007, №260
- Агентии миллии иттилоотии «Ховар». www.khovar.tj
- Агентии омори назди Президенти ҔТ (www.stat.tj)
- Консепсияи сиёсати давлатии ҷалб ва ҳимояи сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, 29 декабря соли 2012, № 755
- Олимов А.Ҳ., Шукуров И.Ш., Бобоев А.А. Молияи кишоварзӣ. Васоити таълимӣ- Душанбе, 2015

АННОТАСИЯ ТАҲЛИЛИ ТАТБИҚИ ЛОИҲАҲОИ АМАЛКУНАНДАИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР СОҲАҲОИ ИҚТИСОДИЁТ

Дар мақолаи мазкур қайд гардидааст, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон сармоягузории соҳаҳои иқтисодиётро ҳамчун воситаи асосии саноатикунонии босуръат таваҷҷӯҳи хосса зоҳир намуда, дар самти беҳтар гардонидани фазои сармоягузорӣ ва ҷалби ҳарчи бештари сармояи мустақим тадбирҳои мушаҳҳасро амалий карда истодааст. Дар солҳои 2013-2019 ба соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти кишвар 57,3 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ ворид гардидааст, ки қарib 30 миллиард сомонии он сармояи мустақим мебошад.

Аз таҳлилҳо ҷунин бармеояд, ки сармоягузорони дар ҷумҳуриамон фаъолиятдошта, шумораашон нисбат ба солҳои пештара хеле зиёд шудааст ва онҳо маблағҳои қалонро ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузоштаанд ва барои боз ҳам зиёд намудани шумораи онҳо аз ҷониби Ҳукумат ҷораҳои зарурӣ андешида мешавад.

АННОТАЦИЯ

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ

В последнее годы в инвестиционной активности произошли положительные изменения. За последние пять лет капитальные вложения увеличились более чем в четыре раза. В стране многое сделано для улучшения инвестиционного климата и увеличения иностранных инвестиций, и в этой сфере произошли радикальные изменения. В настоящее время в Республике Таджикистана существует инвестиционная политика, отвечающая требованиям современности и отвечающая международным стандартам.

Ключевые слова: проект, основная капитал, инвестиция, финансирование, инвестиционный климат, экономика.

ANNOTATION

Тураев Ф.Р. - IN RECENT YEARS, THE HAVE BEEN POSITIVE CHANGES INVESTMENT ACTIVITY

Over the past five years, capital expenditure have more than quadrupled. Much has been done in the country to improve the investment, and radical change have taken place in this area. At present, the Republic of Tajikistan has an investment political that meets the requirements of modernity and replies international standards.

Key words: project, fixed capital, investment, financing, investment climate, economy.

ТДУ 338.439(575.3)

АРЗЁБИИ ДАРАЦАИ БЕХАТАРИИ ОЗУҚАВОРӢ

Доутова А. Р. докторанти PhD-и ДДК ба номи А. Рӯдакӣ.

Калимаҳои қалидӣ: амнияти озукавории минтақа, меъёрҳои баҳодиҳӣ, амнияти озукаворӣ, дастрасии иқтисодӣ, озукаворӣ, худтаъминкунӣ.

Таъмини амнияти озукаворӣ яке аз самтҳои муҳими стратегии сиёсати иқтисодии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. Аз ин рӯ Ҳукумати мамлакат пайваста баҳри таъминӣ аҳоли бо ғизои солим чораҳои мушахҳас ва аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда шуда меандешанд.

Арзёбии амнияти озукаворӣ, чун қоида, дар сатҳи макроиқтисодӣ гузаронида мешавад, аммо омилҳо ва шароити таъминоти он дар сатҳи минтақавии иқтисодиёт асосан ташаккул мейбанд. Тафовут кардани минтақаҳои Тоҷикистон аз нигоҳи сатҳи зиндагӣ ва тақсимоти нобаробари даромади аҳолӣ, рушди соҳаи кишоварзӣ ва коркарди маҳсулоти он зарурати арзёбии сатҳи амнияти озукавории минтақаҳоро барои муайян кардани тадбирҳои самараноки сиёсати кишоварзӣ барои нигоҳ доштани сатҳи кофии амнияти озукавории минтақавӣ пешниҳод менамояд.

Шароити табиӣ ва иқлимии Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон медиҳад, ки ғалладонагиҳо, сабзавот, зироатҳои полизӣ ва мевагиҳо парвариш карда мешавад. Дар соҳтори маҳсулоти кишоварзии тақрибан 74% ба растани парварӣ, 26% маҳсулоти ҷорводорӣ рост меояд. [2, с. 178, 209].

Бо ташаббуси Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 31 августи соли 2018 қарап дар бораи меъёрҳои физиологии истеъмоли маҳсулоти асосии ғизоӣ ба ҳар як нафар аҳолӣ ба имзо расид ва аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Меъeri тавсиявии физиологии истеъмолии маҳсулоти асосии озукаворӣ ба ҳар нафар аҳолии кишвар” тасдик гардидааст. Ҳамин тариқ, тибқи меъёрҳои истеъмоли маҳсулоти ҳӯрокворӣ, ки ба талаботи истемоли ғизои солим ҷавобгӯ мебошанд, чунин аст: [1].

Чадвали 1 -Меъёрҳои тавсияии физиологии истъмолии маҳсулоти асосии озуқаворӣ ба ҳар як сари ахоли майлакат

Номгӯи маҳсулот	Дар як шабонарӯз, грамм	Дар як моҳ, кг	Дар як сол, кг
- гӯшт ва маҳсулоти ғӯштӣ	111,9	3,4	40,8
- нон ва маҳсулоти нонӣ	404,7	12,1	147,7
- моҳӣ ва маҳсулоти моҳӣ	24,6	0,7	9,8
- шир ва маҳсулоти ширӣ	316,0	9,5	115,3
- равғани растани	46,2	1,38	16,6
- қанд, азчумла маҳсулоти қаннодӣ	54,8	1,6	20
- сабзавот ва полизӣ	455,0	13,7	166,7
- меваҷот, буттамева ва ангур	340,0	10,2	124
- картошка	252,0	7,6	92
- тухм(дона)	0,5	15,0	180,0
- чой	5	0,15	1,8

Сарчашма: Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 31 августи соли 2018, №451

Барои арзёбии сатҳи худтаъминкуни озуқавории ҷумҳурӣ бо маҳсулоти қишоварзӣ,(ғаладонагиҳо,картошка, сабзавот ва полези, мева ва бутамевагиҳо, шир ва тухм) мо коэффициенти худтаъминкуниро (Kc) истифода мебарем, ки ин дараҷа талаботи аҳолиро ба намудҳои гуногуни маҳсулоти ҳӯрокворӣ тавассути истехсоли маҳаллӣ пурра қонеъ мекунад [3, с. 7].

$$Kc = \frac{q}{n * qp} \text{ ки дар ин ҷо,}$$

Kc - коэффициенти худтаъминкуни;

q - ҳачми воқеии истехсоли маҳсулоти ҳӯрокворӣ дар минтақа;

n-аҳолии минтақа;

qp - меъёрҳои физиологи истеъмол.

Дар натиҷаи ҳисобҳо, Kc метавонад арзиши дигареро қабул кунад, ки вобаста ба он арзиши нишондиҳандаро ба паст (Kc £ 0,5), қобили қабул (0,5 < Kc £ 0,9) ё сатҳи оптималӣ (0,9 < Kc £) voguzor кардан мумкин аст. [3, с. 7].

Таъмини озуқавории аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 январи соли 2019 9,314 ҳазор нафарро ташкил дод . Дар асоси маълумоти ҳачми воқеӣ ва зарурии истехсоли баязе намудҳои маҳсулоти қишоварзӣ сатҳи худтаъминкуни минтақаро муайян кунем (Чадвали 2).

**Чадвали 2 - Сатҳи худтаъминкуни озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар соли 2019**

Намудҳои маҳсулоти қишоварзӣ	Ҳачми воқеии истехсол q, ҳазор тонна	Ҳачми зарурии истехсоли ҳӯрокворӣ мувоғиҳи меъёрҳои физиологӣ pqr, тонна	Коэффициент худтаъминкуни Kc
Ғаладонагиҳо	1414638	1375677	1,02
Картошка	994433	856888	1,16
Сабзавот ва полези	2883819	1547055	1,8
Мева, бутамевагиҳо ва ангур	720924	1154936	0,62
Шир	1000563	1073904	0,93
Тухм, дона	725695	1676520	0,43

Сарчашма: Омори солонаи қишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. / Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. /Душанбе, 2020-С.353

Тибқи меъёрҳои физиологӣ соли 2019 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гушт, шир, мева, бутамевагиҳо ва ангур ба миқдори кофӣ истехсол шудаанд. Бахусус ғаладонагиҳо, картошка, сабзавот ва полезӣ нишондиҳандаро баланди меъёри физиологӣ озуқаворӣ ба мушоҳида мерасиданд. Ҳачми истехсолот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон талаботи аҳолии минтақаҳоро ба ин маҳсулот пурра таъмин мекунад ва имкони интиқол ба дигар бозорҳо вучуд дорад. Ҳачми истехсоли маҳсулоти гӯшт ва тухми парранда, талаботи аҳолии минтақаро қонеъ карда наметавонад:

Кс барои ин намудҳои маҳсулоти кишоварзӣ дар соли 2019 мутаносибан 0,75 ва 0,59 ҳаст.

Аз рӯи ҳаҷми худтаъминкуни меъёрҳои физиологи истеъмоли соли 2019 дар сатҳи минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон – дар ҷадвали 3 оварда шуда аст. Тибқи таҳлиҳои ҷадвали 3 дараҷаи худтаъминокии маҳсулоти озуқаворӣ дар соли 2019 аз рӯи баъзе намудҳои маҳсулот бо меъёри барзиёд дар ҷумҳурӣ ва минтақаҳо таъмин гардиð. Аммо ин нишондихандаҳо дар ҳамаи минтақаҳо баробар нестанд.

Дараҷаи қонеъгардонии талаботи физиологии аҳолӣ ба маҳсулоти асосии озуқаворӣ ба мо имкон медиҳад, ки коэффициенти истеъмоли воқеии озуқаворӣ (Кфи) -ро муайян кунем, ки сатҳи воқеии истеъмоли физоро барои як давраи муайян (ҷвокей) дар муқоиса бо меъёрҳои физиологӣ истеъмол (ҷмеъёр) муайян менамоянд. Ҳисоб кардани коэффициенти воқеии истеъмоли ғизо аз рӯй формулаи олимони соҳаи кишоварзи сурат мегирад; [4, с. 7].

$$\text{Кфи} = \frac{q}{qr} \text{ ки дар ни ҷо,}$$

Кфи - коэффициенти тавсифкунандай сатҳи воқеии истеъмоли ғизо нисбат ба меъёрҳои физиологӣ истеъмол;

q - ҳаҷми воқеии истеъмоли ғизо;

qr- меъёрҳои физиологӣ истеъмол.

Дар асоси натиҷаҳои ҳисобкуни коэффициенти истеъмоли воқеии ҳӯрок барои намудҳои гуногуни маҳсулоти ҳӯрокворӣ, арзиши миёнаи онро муайян кардан лозим аст. Коэффициенти истеъмоли воқеии аҳолии минтақаҳои озуқаворӣ (Кфи) метавонад арзишҳои зеринро қабул кунад:

Кфи £ 0,5 - паст;

0,5 < Кфи £ 0,95 - қобили қабул;

0,95 < Кфи = 1 - оптимальӣ.

Ҷадвали 3 - Худтаъминқунии меъёри физиологии истеъмолии маҳсулоти асосии озуқаворӣ соли 2019 ба ҳар як сари аҳоли дар минтақаҳо

Сарчашма: Омори солонаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. / Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. /Душанбе, 2020-С.35 3

Минтақаҳо	Нишондихандаҳо	Ғаллад онагиҳо	Карто шка	Сабзавот ва полезӣ	Мева, Бутамевагиҳо ва ангур	Шир	Тухм, дона
	Меъёри физиологии истеъмол бо кг	144,7	92	166,1	124,1	115,3	180
ВМҚБ	Ҳаҷми истехсолот бо тонна	6351	26362	10666	20084	17805	4046
	Худтаъминқунӣ, кг	28,1	116,6	47,1	88,8	21.03	18
В Суғд	Ҳаҷми истехсолот бо тонна	331689	450322	512493	212733	26922 5	42991 9
	Худтаъминқунӣ, кг	124,8	169,4	192,8	80,06	101,3	162
В Ҳатлон	Ҳаҷми истехсолот бо тонна	870256	222943	1274849	307560	50087 1	85341
	Худтаъминқунӣ, кг	265,7	68,07	389,24	93,9	152,9	26
НТҶ	Ҳаҷми истехсолот бо тонна	206335	294801	418784	180530	21266 2	20638 9
	Худтаъминқунӣ, кг	97,4	139,2	197,8	85,2	100,4	98
Ҷумҳурии Тоҷикистон	Ҳаҷми истехсолот бо тонна	1414638	994433	2883819	720924	1000563	725695
	Худтаъминқунӣ, кг	151,8	106,7	309,6	77,4	107,4	77,9

АДАБИЁТ

1. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 31 августи соли 2018. - №451
2. Ғуломов Ҳ.Ҳ. Андалибова М.Б //Ташкили Агробизнес. Душанбе, 2020-С. 178-209
- 3.Антамошкина, Е.Н. Интегральная оценка продовольственной безопасности регионов ЮФО / Е. Н. Антамошкина // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология, 2014. – № 1 (24). – С.6–16.
4. Антамошкина, Е.Н. Продовольственная безопасность на региональном уровне: методика оценки / Е. Н. Антамошкина, Г. В. Тимофеева // Экономика сельского хозяйства России, 2014. – № 4. – С. 61–65.
5. Омори солонаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. / Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. /Душанбе, 2020 - С.353.
6. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон./ Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. /Душанбе, 2020 - С.480.

АННОТАЦИЯ АРЗЁБИ ДАРАҶАИ БЕХАТАРИИ ОЗУҚАВОРӢ

Мақола ба арзёбии нишондиҳандаҳои амнияти озукаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Нишондиҳандаҳо ва меъёрҳои баҳодиҳии амнияти минтақавии озукаворӣ, ки дар мақола истифода шудаанд, имкон медиҳанд, ки вобаста ба миқдори коэффициенти бадастомада онро ба оптимальӣ, мақбул ё паст истифода намоем.

Ҳисобҳо нишон доданд, ки амнияти озукавории минтақаҳо дар сатҳи қобили қабул аст. Натиҷаҳои бадастомада барои арзёбии саривақтии усулҳо ва воситаҳои сиёсати кишоварзӣ барои таъмини амнияти озукаворӣ дар минтақаҳо заруранд.

АННОТАЦИЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья посвящена оценке показателей продовольственной безопасности Республики Таджикистан. Индикаторы и критерии оценки продовольственной безопасности региона, используемые в статье, позволяют использовать их оптимально, приемлемо, или не в полной мере, в зависимости от величины полученного коэффициента.

Оценки показали, что региональная продовольственная безопасность находится на приемлемом уровне. Полученные результаты необходимы для своевременной оценки методов и инструментов аграрной политики по обеспечению продовольственной безопасности в регионах.

Ключевые слова: региональная продовольственная безопасность, критерии оценки, продовольственная безопасность, экономическая доступность, питание, самообеспеченность.

ANNOTATION ASSESSMENTS LEVEL OF FOOD SAFETY

The article is devoted the assessment of indicators of food security in the Republic of Tajikistan. The indicators and criteria for assessing the food security of the region used in the article make it possible to use it optimally, acceptable or low, depending on the value of the obtained coefficient.

The assessments showed that regional food security is at the acceptable level. The results obtained are necessary for the timely assessment of methods and instruments of agricultural policy to ensure food security in the regions.

Key words: regional food security, assessment criteria, food security, economic accessibility, nutrition, self-sufficiency.

ТДУ 338.436.32

**ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИ РУШДИ СОҲАИ КИШОВАРЗӢ ВА ТАҒӢИРОТИ
ТАРКИБИ ОН**

Дӯстзода М.Х., омӯзгори ДДБ ба номи Носири Хусрав

(Зери таҳрири роҳбари илмӣ доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Мирсаидов А.Б.)

Калимаҳои қалидӣ: амнияти озуқаворӣ, расстанипарварӣ, чорводорӣ, истеҳсолоти кишоварзӣ, маҳсулоти чорво, гӯши паранда, таҳаррук, картошка, шир, сабзавот.

Барои расидан ба мақсадҳои стратегии дар соҳаи таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ бо ғизои сифатнок гузошташуда ба роҳ мондани ислоҳоти замину об, диверсификатсияи истеҳсолоти кишоварзӣ, аз ҷумла ҷорисозии инноватсияҳо бо дарназардошти таъсири хурдтарини он ба муҳити атроф ва ҳосилноки замин, таҳияи ҷорабиниҳо оид ба баланд бардоштани сатҳи ҷолибгардонии соҳа, ҳусусан барои ҳоҷагиҳои дехқонӣ аз ҳисоби ташаккулдиҳӣ ва мустаҳкамсозии занчираҳои арзиши иловагӣ, ташкили низоми самараноки идоракуни хатарҳо ва мониторинги амнияти озуқаворӣ ва ғизои мукаммал дастргирии истеҳсолот ва воридоти маҳсулоти муҳимми озуқаворӣ, ташкили низоми мониторинги ғизо ҳабардиҳии қаблӣ, заҳираҳои эҳтиёти ва ҳоказо аз ҷумлаи амалҳои асосӣ ҳисоб мейбанд.

Дар доираи стратегия миллии рушд то солҳои 2030 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сиёсати танзими давлатии рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳои деҳоти мамлакат тағӣироти ҷиддӣ ворид намудааст. Аз он ҷумла барномаҳои афзалиятноки миллӣ ва минтақавӣ, лоиҳаҳо дар соҳаи таъмини рушди комплекси агросаноатӣ ҳисоб мешавад. Татбиқи ин лоиҳаҳо ба рушди устувори истеҳсолоти кишоварзӣ мусоидат намуд. Дар ин давраи (солҳои 2012-2018) ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ аз 18925,4 то 26370,4 млн. сомонӣ ё бештар аз 13,9% афзуд. Вазни хоси маҳсулоти расстанипарварӣ дар соли 2018 72% ташкил дод, ки нисбати соли 2012, 2,8 банди фоизи зиёд аст. Дар давраи таҳлилшаванд ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти расстанипарварӣ то 33,8% ва маҳсулоти чорводорӣ 55,7% афзоиш ёфт.

Аmmo таҳлил нишон медиҳад, ки суръати зиёдшавии маҳсулоти кишоварзӣ, дар муқоиса бо соли пешина ноустувор боқи мондааст. Масалан, соли 2012 суръати афзоиши он 110,4 фоизро ташкил дод, вале солҳои 2014-2016 ин суръат хеле паст шуд. Ин аз рушди ноустувори соҳаи кишоварзӣ, дараҷаи баланди дуршавӣ аз бузургии миёнаи суръати афзоиш ҳабар медиҳад. Рушди иқтисодӣ дар соҳаи кишоварзиро асосан аз ҳисоби соҳаҳои чорводорӣ таъмин карда шудааст (ҷадв. 1).

**Ҷадвали 1- Динамикаи ҳаҷми истеҳсолӣ маҳсулоти соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар зарфи солҳои 2012-2018**

Солҳо	Ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ, млн. сомонӣ	Афзоиш дар муқоиса бо соли пешина %	аз ҷумла			
			растани- парварӣ	афзоиш, %	чорво дорӣ	афзоиш, %
2012	18925,4	110,4	13667,8	110,6	5257,6	109,7
2013	20358,5	107,6	14706,5	107,6	5651,9	107,5
2014	21197,3	104,5	14838,9	100,9	6358,4	112,5
2015	21862,8	103,2	15046,6	101,4	6816,2	107,2
2016	23008,3	105,2	15813,9	105,1	7194,3	105,5
2017	24576,0	106,8	16977,8	107,4	7598,2	105,6
2018	26370,4	104,0	18229,3	103,4	8141,1	105,3

Манбаъ: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2019, саҳ. 284.

Таҳлил нишон дод, ки чунин тамоюли умумии рушд дар соҳаи истеҳсолоти кишоварзии тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ мушоҳида мегардад.

Бояд ёдовар шуд, ки дар вилояти Хатлони дар давраи солҳои 2012-2018 ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ аз 9832,2 то 13656,6 млн. сомонӣ расид ё ин ки нисбатан 38,9% зиёд гардидааст. Дар таркиби маҳсулоти умумии кишоварзии вилоят ҳаҷми маҳсулоти растанипарварӣ 38,5% афзуд, ҳиссаи он соли 2018 67,7% ташкил медиҳад. Дар ин давра истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ 39,8 фоиз зиёд гардида, ҳиссаи он дар таркиби маҳсулоти кишоварзӣ соли 2018 32,4% ташкил медиҳад. Чи тавре ки мебинем, афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ аз афзоиши маҳсулоти растанипарварӣ дар иқтисодиёти аграрии ҷумхурий нобаробар аст, ки ин аз ноустувории он гувоҳӣ медиҳад (чадв. 2).

Ҷадвали 2 -Динамикаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии вилояти Хатлон дар солҳои 2012-2018

Солҳо	Ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ, млн, сомонӣ	Афзоиш дар қиёс бо соли 2012, %	Афзоиш дар қиёс бо соли пешина, %	аз ҷумла			
				растанипарварӣ	афзоиш дар қиёс бо соли пешина, %	чорводорӣ	Афзоиш дар қиёс бо соли пешина, %
2012	9832,2	100,0	107,1	6663,3	110,2	3168,8	108,8
2013	10727,8	109,1	109,1	7280,1	109,2	3447,7	108,8
2014	11002,9	111,9	102,5	7466,7	102,5	3536,2	102,5
2015	11378,3	103,4	103,4	7721,5	103,4	3656,8	103,4
2016	11914,6	121,17	104,7	8085,4	104,7	3829,2	104,7
2017	12751,7	129,6	107,0	8621,9	106,6	4129,8	107,8
2018	13656,6	137,9	106,3	9225,4	107,0	4431,2	107,3

Манбаъ: Аз рӯи Омори солонаи вилояти Хатлон, 2019, с. 177 ҳисоб карда шудааст.

Ҳамин тариқ, сарфи назар аз афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ эҳтимолият ва хавфҳои, хатарҳои номуътадилий ва рушди ноустувор дар соҳа мавҷуданд. Таҳлил нишон медиҳад, ки коэффициенти суръати афзоиш аз 0,3 баландтар аст, яъне тағирёбии хеле калон ба назар мерасад.

Гуфтан мумкин аст, ки афзоиши ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ аз ҳисоби омилҳои сермаҳсул сурат мегирад. Афзоиши нишондиҳандаҳои ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар 1 га майдонҳои кишт ва коргарони миёнасолона соҳаи кишоварзӣ дар ин ҳусус шаҳодат медиҳанд.

Афзоиши маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳочагиҳои вилояти Хатлон аз таъсири як қатор омилҳо, пеш аз ҳама истифодаи самараноки замин, баландбардории ҳосилноки меҳнат, истифодаи захираҳои об ва дигар омилҳо вобаста аст (чадв. 3).

Ҷадвали 3 - Тахарруки нишондиҳандаҳои асосии самаранокии соҳаи кишоварзии вилояти Хатлон

Нишондиҳандаҳо	Солҳо							Соли 2018 нисбат ба соли 2012, %
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба 1 га киштзор, 1000 сомонӣ	22,7	24,8	27,1	28,0	28,9	30,8	33,1	145,8
Шумораи машғулӣ кор дар соҳаи кишоварзӣ, 1000 нафар	252,7	255,4	252,1	254,2	249,3	289,5	301,3	119,2
Ҳаҷми маҳсулот ба як коргари миёнасоло-на, 1000 сомонӣ	38,9	42,0	43,69	44,7	47,8	44,0	45,0	115,7

Манбаъ: Аз рӯи Омори солонаи вилояти Хатлон, 2019 с. 76-79 ҳисоб карда шудааст.

Аз маълумотҳои ҷадвали 3 чунин хулоса кардан мумкин аст: 1) Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳисоби 1 га киштзор соли 2018 нисбати соли 2012 45,8% зиёд шудааст. Ин зиёдшави асосан аз ҳисоби тағирёфтани нархи фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва зиёд шудани ҳаҷми заминҳои обёришаванда дар вилоят таъмин карда шудааст. 2) Шумораи

миёнасолонаи кормандони соҳаи кишоварзӣ соли 2018 ба 301,2 ҳазор нафар расидааст, ки ин нисбати соли 2012 48,6 ҳазор нафар зиёд аст. Сабаби асоси чунин ҳолати зиёдшави микдори хочагиҳои деҳқонӣ ва ҷалби аъзоёни оилаҳо ба хочагиҳои деҳқонӣ, баланд шудани ҳосилиноки меҳнат аст. Ҳачми зиёд шудани маҳсулотҳои кишоварзӣ аз маълумотҳои ҷадвали 4 дидан мумкин аст.

Дар бораи афзоиши маҳсулоти кишоварзӣ таҳарруки истеҳсоли намудҳои асосии маҳсулоти растани парварӣ дар вилояти Ҳатлон ба шакли натуралий тасаввуроти бештареро медиҳад.

Чадвали 4 - Тахарруқи истехсоли намудҳои асосии маҳсулоти растворни парварӣ

Дар хочагиҳои вилояти Ҳатлон дар солҳои 2012-2018 (ҳазор тонна)

Номгүй махсүлэточо	Солхц							Соли 2018 нисба- ти соли 2012
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Галладона	798,4	878,3	828,7	839,3	870,3	903,1	822,5	103,0
Пахта	282,5	275,2	262,8	188,3	193,0	259,3	178,7	63
Сабзавот	669,5	772,8	846,1	903,9	954,4	1021,2	1198,3	178,9
Картошка	253,3	284,6	227,0	241,9	245,4	168,7	216,5	85,4
Полизий	368,4	397,8	422,9	440,4	463,1	482,4	512,4	139,1
Мева	116,1	125,8	135,0	148,2	158,9	173,9	188,5	162,3
Ангур	78,1	83,0	87,3	96,7	99,9	101,4	104,5	133,8

Манбас: Маълумоти оморӣ минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019, саҳ.165-172.

Аз маълумотҳои ҷадвали 4 чунин хулоса кардан мумкин аст, ки 1) Дар давраи таҳқиқшаванд бо истиснои истеҳсоли пахта дар дигар намудҳои маҳсулотҳои соҳаи растани парварӣ тамоюли зиёдшави ба назар мерасад. 2) Зиёдшави устувори ҳачми натурави маҳсулотҳо дар соҳаи сабзавотпарварӣ, полезиҳо, боғу токпарварӣ таъмин карда шудааст, аммо дар соҳаи ғалладонагиҳо, пахтапарварӣ, картошкапарварӣ бо сабаби кам шудани ҳосилноки аз як гектар ва кам кардани майдони кишти ин зироатҳо нисбат ба солҳои гузашта ба амал омадааст. Бинобар ин ба ҳочагидорон зарур аст, ки аз натиҷаҳои инноватсиони бештар истифода намоянд, маҳсусан риояи меъёри обмонӣ, истифодай нуриҳои минералӣ ва органикӣ таъмин карда шавад. Ҳамзамон бояд ёдовар шуд, ки истеҳсоли гӯшт бо вазни зинда дар ҳочагиҳои вилоят ба 148,1 ҳазор тонна расонида шудааст, ки ин нисбат ба соли 2012 77,9% ва истеҳсоли шир 35,1% зиёд аст.

Натиҷаи таҳлили таркиби соҳавӣ нишон медиҳад, ки дар вилояти Ҳатлон 63 фоизи галладона, 49 фоизи пахта, 56,5 фоизи сабзавот, 80 фоизи полезии чумхурӣ истеҳсол карда мешавад (ҷадвали 5).

Чадвали 5 -Истехсоли намудҳои асосии маҳсулоти растани парварварӣ дар минтаҷаҳои ҷумҳурӣ дар соли 2018 (ҳазор тонна)

Номгүй махсүүлөт	Дар Чумхурийн Тоҷикистон, ҳамагийн	аз он чумла			
		НТЧ	Сүнд	Хатлон	ВМБК
Галладона	1296,2	191,6	272,4	822,5	9,6
Пахта	360,3	11,3	110,3	178,7	-
Картошка	964,6	296,6	415,9	216,5	35,5
Сабзавот	2119,4	391,8	517,8	1198,3	11,4
Полезӣ	641,8	15,5	113,8	512,4	0,08
Мева	447,9	99,9	139,3	188,4	20,2
Ангур	241,9	76,0	61,3	104,5	-

Манбас: Маълумоти оморӣ миңтакаҳои Чумхурии Тоҷикистон, 2019, с. 200-211.

Хаминтавр дар вилояти Хатлон бештар аз 56 фоизи гӯшти чорво ва паранда (дар вазни зинда), қариб 50 фоизи истеҳсоли шир, 67,4 фоизи пашм дар ҷумхурий истеҳсолшавандаро истеҳсол мекунад.

Дар вилояти Хатлон корхонаҳои калони агросаноатӣ мутамарказонида шудаанд. Иқтидори захираҳои табииӣ, шароити иқлими, мавқеи географӣ, соҳти демографии аҳолӣ, барои рушди устувори истехсолоти кишоварзӣ дар минтақа шароити мусоид фароҳам меоранд. Бо вучуди ин, воқеяни ҳозираи иқтисодӣ, ки бо он корхонаҳои кишоварзии

Тоҷикистон, аз ҷумла вилояти Ҳатлон дучор мегарданд, ҷустуҷӯи роҳҳои нави татбиқи стратегия рушди устувори соҳаи аграрии минтақаро талаб мекунад.

Дар вилояти Ҳатлон ба омӯзиши соҳтори соҳавии ҳочагӣ, ки маҷмӯи гурӯҳҳои сифатан якхелай воҳидҳои ҳочагидориро бо шароитҳои маҳсуси мушобехи истеҳсолот дар низоми тақсимоти меҳнат, ки дар ҷараёни такрористеҳсолӣ нақши хоссаро мебозанд, таваққуф менамоем. Дар соҳаи қишоварзӣ, пеш аз ҳама, ду соҳаро чудо мекунанд: растанипарварӣ ва ҷорводорӣ, ки 99 фоизи маҳсулотро истеҳсол мекунад.

Таносуби байни растанипарварӣ ва ҷорводорӣ дар мамлакатҳои гуногуни олам тағиیر меёбад. Дар мамлакатҳои мутараққии саноатӣ ҷорводорӣ нисбати растанипарварӣ бартарият дорад. Ҷунончи, дар Швейцария ва Финляндия 80 фоизи маҳсулоти умумии қишоварзӣ ба ҷорводорӣ рост меояд. Дар Фаронса ин ҳисса камтар аст, қариб 60% ба дар мамлакатҳое, ки барои ҷорводорӣ шароити нокифояи мусоиди табиий доранд, растанипарварӣ нисбати ҷорводорӣ бартарии қалон дорад. Умуман, таносуби байни соҳаи растанипарварӣ ва ҷорводорӣ бештар ба омилҳои зерин вобастааст:

- сатҳи саноатсозии истеҳсолоти аграрии мамлакат ва минтақаҳои он;
- шароитҳои табиий (ҷорводории ҷароғоҳӣ дар минтақаҳои ҳушки биёбонӣ ва нимбиёбонӣ рушд ёфтааст);
- вижагиҳои этникӣ ва динии мамлакати муайян (масалан, дини мӯбини Ислом истеъмоли гӯшти ҳук, ҳиндӯия гӯшти ғовро манъ мекунанд).

Бояд ёдовар шуд, ки таҳқиқоти соҳтори соҳави барои аз ҷиҳати илми асоснок кардани рушди соҳаҳо ва ҷойгиркуни онҳо аҳамияти илмӣ ва амали дорад. Ҳамзамон таҳлилҳо нишон медиҳад, ки ислоҳоти соҳаи аграрии вилоят ба пешрафтҳо ва таносубҳои соҳтории соҳавии мувоғиқ мусоидат мекунад. Дар давраи солҳои 2012-2018 дар соҳтори ҳаҷми маҳсулоти умумӣ вазни ҳоси ғалладонаҳо аз 14,5 то 14,9 ё 0,4 банди фоиз зиёд шудааст. Дар давраи таҳлилшаванда вазни ҳоси истеҳсоли пахта аз 28,5 то 19,2 % кам шуд. Ҳаҷми пешрафтҳои соҳторӣ (-64,1%)-ро ташкил дод.

Ҷадвали 6 -Соҳтори соҳавии соҳаи қишоварзии вилояти Ҳатлон дар солҳои 2012-2018 (дар % ба натиҷа дар нарҳҳои муқоисашаванда с. 2012)

Маҳсулот	2012	2018	Массаи пешрафтҳои соҳторӣ	Индиҳиси пешрафтҳои соҳторӣ
Ҳамагӣ	100,0	100,0	100,0	100,0
Ғалладонаҳо	14,5	14,9	0,4	2,75
Пахта	28,5	19,2	-9,3	-64,1
Сабзавот	3,0	3,7	0,7	23,3
Картошка	3,13	2,4	-0,73	-23,3
Полезӣ	1,13	1,7	0,57	50,4
Мева	0,60	1,0	0,4	66,6
Ангур	0,33	0,8	0,47	142,4
Ҳамагӣ аз рӯи растанипарварӣ	51,19	43,7	7,49	-14,63
Гӯшти ҷорводорӣ ва парандагӣ (дар вазни зинда)	33,6	39,0	5,4	169,7
Шир	14,2	15,4	1,2	8,45
Тухм	0,31	0,9	0,59	190,3
Пашм	0,7	1,0	0,3	42,8
Ҳамагӣ аз рӯи ҷорводорӣ	48,81	56,3	7,49	15,3
$\Sigma(F_1-F_0)$	-	-	7,49	-

Манбаъ: Ҳисобкунии муаллиф аз рӯи маводи ҳисоботи солонаи Раёсати қишоварзии вилояти Ҳатлон дар солҳои 2013-2019.

Сатҳи баланди афзоиш дар индекси пешрафтҳои соҳтории гӯшти ҷорводорӣ ва парандагӣ (ба вазни зинда) (169,7), тухм (190,3), ангур (142,4) мушоҳида мегардад (ҷадвали 6). Соли 2018 дар иқтисодиёти қишоварзӣ вилояти Ҳатлон дар соҳтори соҳавӣ таносуби ба фоидай ҷорводорӣ -56,3% ташкил додааст. Ҳамин тарик, таносубҳо ҷорводорӣ ба тағиирот дучор гардид. Аҳамияти индекси пешрафти соҳторӣ дар соҳаи

растанипарварӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки дар соли 2018 камшавии ҳисса (-14,63)=(-43,7-51,19)/(51,19*100)-ро нисбати соли 2012 ташкил намуд, ҳол он ки ҳиссаси соҳаи чорводорӣ ба 15,3%/(56,3-48,81)/56,3*100) афзуд, ки ин аз зиёдшавии истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ нишон медиҳад.

Коэффиценти хаттии пешрафтҳои «мутлақ»-и соҳторӣ ($a=\sum(F_1-F_0)/n$), афзоиши «мутлақ»-и ҳиссаси қисмҳои алоҳидай том дар давраи ҳисботӣ дар қиёс бойисӣ андозаи миёнаи дуршавии вазнҳои хосро дар соҳаҳои алоҳидай кишоварзӣ тавсиф менамояд. Ҳисоббарориҳо нишон медиҳад, ки $a=\sum(F_1-F_0)/n$ (7,49/11) 0,68 фоизро ташкил дод.

Бузургии коэффицент ҳар қадар калон бошад, вазнҳои хоси қисмҳои алоҳида ҳамон қадар аз ҳамдигар дур мешаванд, ҳамон қадар пешрафтҳои «мутлақ»-и соҳторӣ пурзӯр мегарданд. Аммо бузургии коэффицент аз як камтар аст, ки аз камҳаракатии соҳтори соҳавӣ шаҳодат медиҳад. Пешрафтҳо дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, оқибати тағиیرёбии вазъи бозор, рушди соҳаҳои кишоварзии вилоят ва тағиирёбии нақши категорияҳои алоҳидай хочагиҳо мебошад.

Дар натиҷаи ислоҳоти аграри дар вилояти Хатлон миқдори хочагиҳои дехқонӣ (фермерӣ) аз 39491 адади соли 2012 то ба 60212 адад дар соли 2018 расидааст. Илова бар ин, бояд қайд кард, ки ҳуқуқи моликияти аҳолии дехот ба объектҳои ҳусусияти истеъмодиша (қитъаҳои наздиҳавлигӣ, хочагиҳои боғу токпарварӣ ва ғайра) ҳоло яке аз институтҳои асосии ҳуқуқӣ гаштааст. Дар замони мусир маҳдудиятҳои ҳуқуқи моликияти шахсӣ барои қонунгузории ватанӣ аз байн рафтаанд.

Ҳуқуқ ба моликияти шахсӣ яке аз намудҳои гуногуни категорияи васеи ҳуқуқи моликияти шаҳрвандони ҷумҳурӣ, ҳусусан хочагиҳои хонаводагӣ дар дехоти Тоҷикистон гаштааст. Ҳоло дилҳоҳ шаҳрванди ҷумҳурӣ, чун молик ба истифодай молумулки худ, қитъаи наздиҳавлигӣ, замин барои фаъолияти соҳибкорӣ ҳуқуқ дорад. Ҳамин тарик, манъи гирифтани даромад аз молумулки худ аз байн рафт. Бинобар ин, аз рӯи ҳисобҳои мо ҳоло хочагиҳои хонаводагӣ бештар аз 80 фоизи маҳсулоти асосии кишоварзиро истеҳсол мекунанд.

Таҳлил нишон медиҳад, ки истеҳсоли мева ва ангур дар хочагиҳои аҳолӣ ва хочагиҳои дехқонӣ (фермерӣ) дар давраи солҳои 2012-2018 мувофиқан ба 16,4% ва 25,5% афзуд. Истеҳсоли гӯшт, шир, тухм низ дар хочагиҳои аҳолӣ нисбатан афзоиш ёфтааст. Дар давраи таҳлилшаванда истеҳсоли гӯшт дар хочагиҳои аҳолӣ аз 77446 тонна то 131045 тонна ё қариб 70% ва истеҳсоли шир дар ин сектори иқтисодиёти кишоварзӣ аз 345515 то 449372 тонна ё 30% зиёд шуд. Ҳамин тарик, хочагиҳои аҳолӣ истеҳсолкунандагони маҳсулоти асосии озуқаворӣ ва намояндаи фаъоли бозори озуқавори маҳаллии дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад.

Субъекти дигари фаъоли хочагидори кишоварзӣ дар вилояти Хатлон хочагиҳои дехқонӣ (фермерӣ) ҳисоб меёбанд. Онҳо дар соли 2018 нисбат ба соли 2012 қарib тамоми намудҳои маҳсулоти кишоварзиро бештар истеҳсол кардаанд. Истеҳсоли маҳсулоти ғалладона дар давраи таҳлилшаванда аз 383,9 то 518,3 ҳазор тонна расида, афзоиш 34,9 фоизро ташкил медиҳад. Истеҳсоли картошка 8,3%, сабзавот 2,2 маротиба, истеҳсоли полизӣ- 66,9%, истеҳсоли гӯшт 51,2% истеҳсоли шир 23,5% истеҳсоли тухм 34,4%, истеҳсоли пашм 42,2% зиёд таъмин карда шудааст. Тамоюли афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти асосии кишоварзӣ аз баландшавии сатҳи манфиатдории хочагиҳои дехқонӣ (фермерӣ), татбиқи манфиатҳои истеъмолкунандагон гувоҳӣ медиҳад. Барои тасдиқи ин фикр ба таҳлили соҳторӣ истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз рӯи шаклҳои хочагидорӣ рӯ меорем (чадв. 7).

**Чадвали 7 - Сохтори истесоли маҳсулоти кишоварзӣ аз рӯи шакҳои хочагидорӣ вилояти
Хатлон дар солҳои 2012-2018 (ба ҳисоби %)**

Маҳсулот	Соли 2012				Соли 2018			
	Дар ҳамаи категорияҳои хочагиҳо	Аз он чумла			Дар ҳамаи категорияҳои хочагиҳо	Аз он чумла		
		Корхонаҳои кишоварзӣ	Хочагиҳо и аҳолӣ	Хочагиҳои дехқонӣ (фермерӣ)		Корхонаҳои кишоварзӣ	Хочагиҳо и аҳолӣ	Хочагиҳои дехқонӣ (фермерӣ)
Маҳсулотҳои асосии растанипарварӣ								
Фалладона	100,0	8,31	43,6	48,1	100,0	7,21	35,4	57,38
Пахта	100,0	16,67	-	83,32	100,0	13,4	-	86,6
Картошка	100,0	4,36	71,8	23,8	100,0	3,83	56,2	39,9
Сабзавот	100,0	4,06	63,7	32,2	100,0	3,6	47,8	48,6
Полезӣ	100,0	4,45	37,0	58,5	100,0	3,44	25,9	70,5
Мева	10,0	3,99	77,8	18,2	100,0	2,83	60,5	36,63
Ангур	100,0	1,64	76,2	22,1	100,0	0,73	73,8	25,40
Намудҳои асосии маҳсулоти ҷорводорӣ								
Гӯшти ҷорво ва паранда	100,0	2,7	93,1	4,18	100,0	1,06	95,1	2,36
Шир	100,0	0,83	95,8	3,4	100,0	0,65	96,1	3,24
Тухм	100,0	6,4	90,4	3,22	100,0	3,9	93,0	3,0
Пашм	100,0	7,12	82,0	10,9	100,0	8,0	80,9	13,06

Манбаъ: Маълумоти оморӣ. Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳисобҳои муаллиф – 2019 саҳ. 180-191.

Чи тавре ки аз маълумоти ҷадвали 7 маълум аст, вазни хоси истеҳсоли ғалладона дар хочагиҳои дехқонӣ аз 48,1% соли 2012 то ба 57,38% дар соли 2018 афзоиш ёфтаст, истеҳсоли картошка аз 23,8 то 39,9 %, истеҳсоли сабзавот аз 32,2 то 48,6%, полезӣ аз 58,5 то 70,5%, ангур аз 22,1 то 25,4%, зиёд шуда, ҳиссаи истеҳсоли пахта, мева аз 18,2 то 16,63% нисбатан кам шудааст. Нисбати истеҳсоли маҳсулоти ҷорводорӣ гуфтан мумкин аст, ки хочагиҳои дехқонӣ нисбат ба хочагиҳои пешқадами давлатҳои тараққикарда 25-30 маротиба қафо мондаанд. Иштироки корхонаҳои кишоварзӣ дар истеҳсоли маҳсулоти хочагии қишлоқ кам гаштааст. Сабаби асосии он зиёд шудани миқдори хочагиҳои дехқонӣ ва ҳачми замини дар ихтиёри онҳо буда мебошад. Ҳаминтавр натиҷаи таҳлил нишон медиҳад, ки дар ҳачми истеҳсоли маҳсулот дар корхонаҳои кишоварзӣ соли 2018 нисбати соли 2012 кам шудааст. (ниг. ба ҷадв. 8).

**Ҷадвали 8 - Ҳачми пешрафтҳои сохторӣ дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз рӯи
шакҳои хочагидорӣ дар соли 2018 дар муқоиса нисбат бо соли 2012 (бо %)**

Маҳсулот	Корхонаҳои кишоварзӣ	Хочагиҳои аҳолӣ	Хочагиҳои дехқонӣ
Фалладона	-1,02	-8,2	9,08
Пахта	-3,3	-	3,3
Картошка	-0,53	-16,6	16,1
Сабзавот	-0,46	-11,1	16,4
Полезӣ	-1,01	-11,1	12,0
Мева	-1,16	-17,3	18,4
Ангур	-0,91	-2,4	3,3
Гӯшти ҷорво ва паранда	-1,64	2,0	-1,82
Шир	-0,18	0,3	-0,16
Тухм	-2,5	2,6	-0,2
Пашм	0,8	-1,1	2,16

Манбаъ: Аз рӯи Мачмӯи оморӣ Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019, саҳ. 180-191 ҳисоб карда шудааст.

Чи тавре аз рақамҳои ҷадвали 8 дида мешавад дар хочагиҳои шахсии аҳоли соли 2018 нисбати соли 2012 истеҳсоли гӯшти ҷорво ва паранда, шир, тухм афзоиши таъмин карда

шудааст, аммо дар дигар намуди маҳсулот тамоюли пастшави истеҳсолот ба назар мерасад. Ҳамин тариқ, вазни хоси истеҳсоли тамоми намудҳои маҳсулоти кишоварзӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ бошад. (ба истиснои истеҳсоли пашм 0,8 т. афзоиш) паст шудааст.

Чадвали 9 - Индекси Тағиротҳои соҳторӣ дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз рӯи шаклҳои хочагидорӣ дар с. 2018 нисбат ба с. 2012 (дар %)

Маҳсулот	Корхонаҳои кишоварзӣ	Хочагихои аҳолӣ	Хочагихои дехқонӣ
Ғалладона	-12,3	-18,8	18,8
Пахта	-19,8	-	3,96
Картошка	-12,1	-23,1	67,6
Сабзавот	-11,3	-24,9	50,9
Полезӣ	-22,7	-30,0	20,5
Мева	-29,1	-22,2	101,1
Ангур	-55,5	-3,15	14,9
Гӯшти чорво ва парандা	-60,7	2,14	-43,5
Шир	-21,7	0,3	-4,7
Тухм	-39,0	2,87	-6,21
Пашм	11,2	-1,34	19,8

Манбаъ: Аз рӯи Маҷмӯи оморӣ минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон – 2019, саҳ. 180-191 ҳисоб карда шуд.

Чи тавре ки аз рақамҳои ҷадвали 9 дида мешавад, индекси пешрафтҳои соҳторӣ дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз рӯи шаклҳои хочагидорӣ, аз ҷумла хочагихои дехқонӣ дар соли 2018 дар муқоиса бо соли 2012 хеле баланд аст. Маҷмӯи индексҳои мусбии пешрафтҳои соҳторӣ дар ин хочагихо 243,15 фоиз, дар хочагихои аҳолӣ бошад - 5,31 % ва дар корхонаҳои кишоварзӣ 11,2% ташкил медиҳад. Пас, суръати пешрафтҳои хочагихои дехқонӣ дар соҳтори шаклҳои хочагидорӣ хеле баланд аст. Ҳамин тариқ, дар соҳаҳои кишоварзии вилояти Ҳатлон афзоиши баръало дар фаъолияти хочагихои дехқонӣ мушоҳида мегардад. Он бо тадбиқи механизмҳои дастгирии давлатии рушди кишоварзӣ, ки тавассути дастгирии хочагихои дехқонӣ амалӣ мегардад, алоқаманд аст. Дастгирии давлатӣ дар марҳилаи ҳозираи рушти соҳаи кишоварзӣ ва тадбиқи равандҳои инноватсионӣ яке аз омилҳои муҳими таъмини рушди устувори соҳаҳои кишоварзӣ ба ҳисоб меравад.

АДАБИЁТ

- Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2019.
- Омори солонаи вилояти Ҳатлон. – Боҳтар, 2019.
- Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2019.
- Ҳисоботи солонаи Раёсати кишоварзи вилояти Ҳатлон. – Боҳтар, 2019.
- стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2030. – С. 12-13.

АННОТАЦИЯ

ТАҲЛИЛИ ВАЗӢИ РУШДИ СОҲАИ КИШОВАРЗӢ, ТАҒӢИРОТИ СОҲАВИИ ОН ВА СОҲТОРИ ХОҶАГИДОРӢ

Дар ин мақола муаллиф вазъи рушди соҳаи кишоварзии ҷумҳурӣ, хусусан вилояти Ҳатлонро таҳлилу таҳқиқ намуда, тағӣироти дар ин соҳа ба амаломадаро баррасӣ кардааст. Ба андешаи муаллиф дар соҳаи истеҳсолоти кишоварзии ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ тамоюли рушд ба назар мерасад. Бо вучуди ин, дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии вилояти Ҳатлон хатарҳои номуътадилӣ ва рушди ноустувор ба назар мерасанд. Ҷунончи, ҳиссаи истеҳсоли маҳсулоти растанипарварӣ дар соҳтори ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар соли 2018 67 фоизро ташкил дода, массаи пешрафтҳои соҳтории истеҳсоли маҳсулоти ҷумҳурӣ кам шудааст.

Соҳаҳои кишоварзии вилояти Ҳатлон, хусусан хочагихои дехқонӣ ба дастгирии давлатӣ ниёзманданд, зеро дастгирии давлатӣ яке аз омилҳои муҳими суръатдихӣ ба пешрафти соҳторӣ дар кишоварзӣ мебошад.

АННОТАЦИЯ

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЕГО ОТРАСЛЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И СТРУКТУР ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

В данной статье автор, подвергая анализу и исследованию состояния развития сферы сельского хозяйства республики, особенно Хатлонской области, рассматривает изменения, возникшие в этой отрасли. На взгляд автора, в сфере сельскохозяйственного производства всех регионов республики наблюдается тенденция развития. Несмотря на это, в производстве сельхозпродуктов Хатлонской области наблюдается нестабильность и неустойчивое развитие. Так, доля производства продукции растениеводства в структуре общего объема производства сельхозпродуктов в 2018 году составляла 67%, уменьшилась масса структурных сдвигов в производстве продукции животноводства.

Сельскохозяйственные отрасли Хатлонской области, особенно дехканские (фермерские) хозяйства нуждаются в государственной поддержке, так как государственная поддержка является одним из важных факторов развития в сфере сельского хозяйства.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, растениеводства, животноводство, сельскохозяйственное производство, продукция животноводства, мясо птицы, динамика, картофель, молоко, овощи.

ANNOTATION

ANALYSIS OF THE STATE OF DEVELOPMENT OF THE SELB ECONOMY, ITS SECTORAL CHANGES AND BUSINESS STRUCTURES

In this article, the author analyzes and studies the state of development of agriculture in the Republic, especially in the Khatlon region, and examines the changes that have occurred in this industry. In the author's opinion, there is a trend of development in the sphere of agricultural production in all regions of the Republic. Despite this, there is instability and unstable development in the production of agricultural products in the Khatlon region. Thus, the share of crop production in the structure of total agricultural production in 2018 was 67%, and the mass of structural changes in the production of livestock products decreased.

Agricultural sectors of the Khatlon region, especially dehkan (farm) farms, need state support, as state support is one of the important factors of development in the field of agriculture.

Key words: food security, crop production, animal husbandry, agricultural production, animal products, poultry, dynamics, potatoes, milk, vegetables.

ТДУ 332.146.3

ББК:65.04

И89

ТАСНИФИ ОМИЛҲОИ МУАССИР

ДАР ТАХИЯ ВА ТАТБИҚИ СИЁСАТИ САНОАТИИ МИНТАҚА

Истамова С.А. – сармуаллимаи МДТ «Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров»

Калимаҳои калидӣ: сиёсати иқтисодӣ, сиёсати иқтисодии минтақавӣ, сиёсати саноатӣ, минтақа, консепсияи сиёсати саноатӣ.

Сиёсати минтақавии саноатӣ ҳамчун унсури табиии сиёсати давлатӣ дар соҳаи саноат амал мекунад. Сиёсати саноатӣ низоми муносибатҳои муқарраршуда байни намояндагони мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва маҳаллӣ, субъектҳои хочагидорӣ, соҳторҳои илмӣ ва институтҳои шаҳрвандӣ мебошад. Бо мақсади таъсир расонидан ба фаъолияти соҳтори соҳавии саноат тавассути муайяннамой ва амалӣ намудани ҳадафҳо, вазифаҳо, афзалиятҳо, воситаҳо, усулҳо ва барномаҳои мувофиқашуда ва пешакӣ тахияшуда ба роҳ монда мешавад. Дар ин замина бо назардошти эҳтиёҷоти ҷамъияти ва давлатӣ, мушкилоти иҷтимоию иқтисодӣ, эҳтиёҷоти технологӣ ва дар маҷмӯъ манфиатҳои иқтисодиёти миллӣ муайян карда мешавад.

Сиёсати минтақавии саноатӣ аз нигоҳи мо маҷмӯи чорабиниҳои меъёрӣ-ҳукуқӣ, молиявӣ-иқтисодӣ, методологӣ ва ташкилист, ки ҷиҳати татбиқи пурраи иқтидори саноатии минтақа, таъмини истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир дар дохили минтақа нигаронида шудааст.

Дар марҳилаи нави пешрафтҳои иқтисодии кишвар, ба хусус, дар даврони рушди истиқлолияти давлатӣ таваҷҷӯҳи бештар ба омӯзиш ва татбиқи назарияҳои илмӣ дар самти пешбурди сиёсати саноатии давлат зоҳир карда шуд, ки зарурати истифодаи коркардҳои муосир, корбасти қолабҳои ташкилию методиро ба миён гузошт. Ин раванд доираи фаъолияти амалиро васеъ намуда, дар баррасӣ ва ҳалли мушкилоти соҳа заминаи мусоид фароҳам овард. Дар такмили идоракунии маҷмӯгии истеҳсолии кишвар тадбирҳои мушаххас андешида шуд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси Миллӣ (аз 10 августи соли 2020) қайд намуданд, ки: "...Мо саноатикунонии босуръатро ҳамчун ҳадафи ҷоруми стратегии кишвар қабул кардем, зеро рушди саноат барои таъмин намудани устувории иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани иқтидори содиротии мамлакат ва рақобатнокии он замана мегузорад.

Дар натиҷаи ба роҳ мондани тадбирҳои мушаххас дар 7 соли охир ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ қариб 3 баробар (аз 10 миллиард сомонӣ ба 27,5 миллиард сомонӣ) ва ҳиссаи соҳа дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар 5,1 банди фоизӣ (аз 12,6 ба 17,7 фоиз) зиёд гардидааст.

Мулоҳизоти арзишманди Пешвои миллат аз баррасии амиқ ва таҳлили ҳамаҷонибаи мавсуф бармеояд, ки таъқид доштанд: "... нишондиҳандаҳои соҳа ҷиҳати иҷрои босифати барномаҳои қабулгардида ҳанӯз нокифоя буда, фаъолияти касбӣ дар самти баланд бардоштани рақобати маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ, татбиқи сиёсати мусоидат ба содирот ва воридотивазкунӣ қонеъкунанда нестанд".¹⁶

Аз андешаҳои илмӣ ва таъқидоти Президенти кишвар бармеояд, ки дар муайян намудани самтҳои асосӣ ва дурнамои рушди сиёсати саноатии минтақа, умумияти омилҳои ба ташаккулӯбии он таъсирбахшро ба таври кулӣ омӯхтан зарур аст. Мувоғиқи мундариҷа ва ҳадафҳои сиёсати саноатии минтақа, модели зерини таҳия ва татбиқро метавон пешниҳод намуд (расми 1.).



Расми 1. - Модели ташаккул ва татбиқи сиёсати саноатии минтақавӣ.

Бо назардошти нишондиҳандаҳои таҳқиқӣ, омилҳои муассирро дар ташаккули сиёсати минтақавии саноатӣ чунин гурӯҳбандӣ намудан мумkin аст:

¹⁶ Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олий аз 26.12.2019, шаҳри Душанбе. <http://president.tj>.

1. Омилҳои муҳити беруна:

- тамоюлҳои асосии рушди иқтисоди ҷаҳонӣ;
- вазъи иҷтимоию сиёсии кишвар ва ҷаҳон;
- тавсифи умумии ҳолати иқтисодиётӣ милли;
- тамоюлҳои асосӣ, самтҳо, хусусиятҳо, мундариҷаи сиёсати саноатии давлатӣ.

2. Омилҳои дохилии рушди минтақа:

- тавсифи ҳудудии минтақа;
- иқтидори захиравио табиии минтақа;
- иқтидори истеҳсолии минтақа (мавҷудияти корхонаҳои саноатӣ ва маҳсусгардонии онҳо);
- таъминоти инфрасоҳтории фаъолияти пурраи саноати минтақа;
- иқтидори истеъмолии минтақа ҳамчун маҷмӯи афзалиятҳо, ҳоҳишҳо ва имконияти истеъмолкунандагон;
- захираҳои кадрии минтақа (шумора ва таркиби қувваи корӣ, хусусиятҳо ва динамикаи бозори меҳнат);
- нерӯи илмӣ ва таълими минтақа (шумора ва равияи муассисаҳои таълими, мувоғиқат ба самтҳои асосии соҳаи саноати минтақа, мавҷудияти заманаи моддию техникии зарурӣ барои тайёр кардани мутахассисон ва гузаронидани тадқиқоти илмӣ дар самти таъиншуда);
- ҷолибияти сармоягузории минтақа;
- иқтидори инноватсионии минтақа, муайянкунандаи сатҳ ва имкониятҳои рушди илмӣ - техникии он;
- тавсифи институтсионалии рушди минтақа - ҳамчун шумора ва хусусиятҳо, кифоягии институтҳои танзим ва рушди саноати дар минтақа фаъолиятбаранд;
- иқтидори молиявии минтақа - ҳамчун имкониятҳои молиявии буҷаи минтақа, маблағҳо ва захираҳое, ки ба рушди саноат равона карда мешаванд [4, с. 64].

Бо назардошти таъсири омилҳои мазкур, самтҳои асосии сиёсати саноатии минтақа муайян карда мешавад. Аз ҷумла:

- вазъи кунунии саноат, мушкилоти асосӣ ва самтҳои дурнамои рушди он;
- иқтидори мавҷуда;
- ҳадаф ва вазифаҳои сиёсати саноатӣ;
- ҷорабиниҳои асосӣ;
- мақомотҳои масъул оид ба татбиқи сиёсати саноатии минтақа;
- манбаъҳои маблағгузорӣ [5, с. 328].

Ҳамин тавр консепсияи ташаккули сиёсати саноатии минтақа яке аз унсурҳои асосӣ мебошад, ки маҷмӯи самтҳои асосӣ, ҳадафҳо ва ғояҳои сиёсати саноатро муайян менамояд. Пешакӣ муқаррар нашудан, дар ҷараёни амали сиёсати саноатӣ ташаккул ёфтани яке аз муҳимтарин хусусиятҳои консепсияи сиёсати саноатӣ мебошад. Ҳамчунин, ҳангоми ташаккули сиёсати саноатӣ ва истифодаи натиҷаҳои таҳқиқоти стратегии даҳлдор ҳам таҳлили пешакӣ ва ҳам муайян кардани параметрҳои умумии муҳити беруниро дар бар мегирад.

Комплекси таҳқиқи равандҳои асосии дар сиёсати минтақа, иқтисодиёт, соҳаи иҷтимоӣ ва саноат баамалояндаро таҳлили стратегӣ дар бар мегирад. Гузаронидани таҳлили стратегӣ дар муайян намудани муаммоҳои асосӣ ва дурнамои рушди минтақавӣ бо назардошти ҳолати кунунӣ ва самтҳои потенсиалии рушди дарозмуддат муҳим мебошад. Аз ин рӯ, рушди саноатӣ барои дарёftи соҳаҳои бунёдшаванда ва хусусиятҳои рушди онҳо, тавсифи бозорҳои дохилӣ ва ҳориҷӣ, дар маҷмӯи дурнамои афзоиши ҷолибият ва рақобатпазирии минтақа мусоидат ҳоҳад кард.

Рисолати сиёсати саноатии минтақа дар асоси таҳлили стратегӣ амалӣ карда мешавад. Ҳамчунин, фароҳам овардани шароит барои рушди хеле самараноки иқтисоди минтақавӣ дар асоси истифодаи иқтидори саноатии минтақа ва баланд

бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти саноатӣ аз таҳлили стратегӣ вобаста мебошад.

Баҳодиҳии сифатӣ ва бартарии таҳлили стратегӣ, ташаккули самтҳои асосии сиёсати саноатии минтақа, имкони ташаккули «имич» - и муайянӣ вазъи ояндаи саноати минтақа ва роҳҳои расидан ба ин имич мутобиқ ба имкониятҳои потенсиалии саноати минтақа мебошад. Дар асоси таҳлили стратегӣ, асоси илмӣ ва фактологии сиёсати саноатии минтақа ташаккул меёбад (расми 2.).

Муҳимтарин унсури ташаккули вазифа ва муайян кардани вариантҳои алтернативии самтҳои саноат гузаронидани таҳлили стратегии сенаривӣ мебошад. Аммо, таҳлил нишон медиҳад, ки бо сабабҳои мавҷуда яъне, набудани механизмҳои исбот ва алгоритмҳои мукаррар дар таҷрибаи минтақавӣ ба ин гуна навъи таҳлил дикқати зарурӣ дода намешавад. Дар аксари маврид чунин таҳлил хусусияти расмӣ дорад, алгоритмҳо ва намунаҳои баргузории он ҳанӯз мавҷуд нестанд. Ҳол он ки мазмун ва самти асосии таҳлили сенариявӣ тарҳрезии вариантҳои имконпазири рушди вазъият дар оянда мебошад. Дар робита ба ин фаҳмиш истилоҳи калидӣ "тарҳрезӣ" мебошад.

Яъне, муайян кардани вариантҳои алтернативии рушди вазъият дар оянда пешгӯии параметрӣ мебошад. Вобаста аз омилҳое, ки дар вакти муайян ба рушди саноатии минтақа таъсири бештар мерасонанд, вариантҳои сенариявӣ метавонанд куллан фарқ кунанд. Барои муқоисаи имконият, потенсиал, дурнамои онҳо, зарур аст, ки ҷиҳати арзёбии ҳамаи вариантҳо ва муқоисаи онҳо байни ҳам як системаи яхелай нишондиҳандаҳо истифода бурда шавад [2, с. 62].



Расми 2. - Ташаккули консепсияи сиёсати саноатии минтақа.

Дар асоси натиҷаҳои таҳлили сенариявӣ ва таҳлили сенарияҳои босамари пешниҳодшуда варианти асосӣ муайян карда мешавад, ки асоси ташаккули стратегияи рушди минтақавии саноат мегардад, зеро вай чунин вариантест, ки татбиқи он аз нуқтаи назари вазъи кунуни саноат ва иқтисодиёти минтақа дар маҷмӯъ, аз ҷумла иқтидор, таъминот бо ашёи ҳом, захираҳои кадрӣ ва молиявӣ, ҳолати инфрасоҳтор, бозорҳои доҳилий ва хориҷӣ, ҳолат ва соҳтори идоракунӣ нисбатан муносаб ҷоиз муборизӣ мебошад.

Мафҳуми интиҳои сенарияи заминавӣ тавассути арзёбии муфассали эҳтимолияти

пешгүй аз рӯи хар як сенария, арзёбии дурнамои эҳтимолии рушди вазъ ва интихоби варианти бехавф муайян карда мешавад. Ҳамзамон эҳтимолияти ба даст овардани ҳадафҳои гузошташуда ва масъалаҳои таҳияшударо таъмин менамояд. Чунончи, истифодаи иқтидори саноатӣ барои рушди саноат ва баланд бардоштани рақобатпазирӣ маҳсулоти саноатӣ ва ҳам минтақаро дар умум имконият медиҳад, аз ин рӯ, оптимальӣ гардонидани ҳолати молиявӣ ва шароити иқтисодӣ, беҳтар намудани сифати зиндагонии аҳолиро мефаҳмонад.

Пешгӯи сенарияи заминавӣ, дар навбати худ, ҳисоб кардани параметрҳои асосӣ, нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ва самаранокии татбиқи он бо истифода намудани моделҳо ва фарзияҳои гуногуни ба ҳам алоқамандро дар бар мегирад. Дар робита ба ин, гузаронидани баҳодиҳӣ дар асоси гузоштани алоқа байни рушди саноат ва нишондиҳандаҳои иқтисодӣ дар назардошта шудааст:

- динамикаи маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ;
- динамикаи ҳаҷми маҳсулоти саноатии истеҳсолшаванда;
- динамикаи индексҳои саноатӣ;
- шумораи кормандоне, ки дар корхонаҳои саноатии минтақавӣ кор мекунанд;
- сатҳ ва сифати зиндагии аҳолӣ;
- динамикаи нишондиҳандаҳои буҷети минтақавӣ [3, с. 146].

Бо вучуди он, ки асосҳои ташаккули сиёсати саноатии минтақавӣ ҳамчун ҳадафи асосии сиёсати саноатӣ, азnavsозии иқтисодиёт ва меъёрҳои самаранокии онро дар бар мегирад, ҳамчун динамикаи нишондиҳандаҳои иҷтимоию иқтисодӣ низ баромад мекунад.

Аз таҳлилу баррасии мавзуи мазкур бармеояд, ки ҳисоби рушди сенарияи заминавӣ дар марҳилаи охирин бо таносуби самараи пешбинишудаи иҷтимоию иқтисодӣ ба анҷом мерасад. Бо ин назардошт оид ба самараи иҷтимоию иқтисодии сиёсати саноатии таҳия мешуда натиҷагарӣ карда мешавад.

Коркарди таркиб ва соҳтори низоми идоракуни сиёсати саноатӣ дар худ тавсифи элементҳои иловагии идоракуни қаламрав, инчунин системаи ченакҳо ва параметрҳои ба ҳам алоқамандро дар бар мегирад, ки дар раванди таъмин ва татбиқи муқарраршудаи сиёсати саноатии минтақавӣ истифода мешаванд.

Муайян кардани самтҳои асосии татбиқи сиёсати саноатии минтақавӣ ва номгӯи маҳдудиятҳо, ки мувоғики хусусиятҳои муҳити берунӣ ба он зам карда шудаанд, муҳим мебошад (расми 3.).



Расми 3. – Муқаррароти самтҳои таъминот ва маҳдудиятҳо барои татбиқи

сиёсати саноатии минтақавӣ.

Аз баррасии масъали мазкур бармеояд, ки дар асоси натиҷаҳои сенарияи таҳияшудаи сиёсати саноатӣ, низоми тадбирҳо оид ба расонидани кӯмаки давлатӣ ва дастгирӣ ба субъектҳои хочагидории саноат сохта мешавад. Дар раванди татбиқ консепсияи таҳияшударо мутобики натиҷаҳои мобайниӣ ва нишондиҳандаҳои иҷтимоию иқтисодии ҷашмдошти рушди саноат, инчунин аз рӯи омилҳои таъсиррасоне, ки аввал сарфи назар шуда, балки баъдан зоҳир шуданд, танзим кардан мумкин аст.

АДАБИЁТ

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ аз 26.12.2019 13:02, шаҳри Душанбе. <http://president.tj>.
2. Дохолян С. В. Новые подходы к формированию отраслевой структуры промышленности региона // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2012. – № 3. – С. 56-63.
3. Калинин А. Построение сбалансированной промышленной политики. Вопросы структурирования целей, задач, инструментов // Вопросы экономики. – 2012. – №4. – С. 132–146.
4. Мкртычан З.В. Региональная промышленная политика в системе мер государственного регулирования экономики // Инновационное развитие экономики региона: проблемы и решения. Сборник научных трудов участников региональной заочной научно-практической конференции. – 2013. – №1. – С. 63-69 .
5. Морозова Л.Д. Промышленная политика России на современном этапе // Молодой ученый. – 2016. - №8. – С. 324 – 328.

АННОТАСИЯ

ТАСНИФИ ОМИЛҲОИ МУАССИР

ДАР ТАҲИЯ ВА ТАТБИҚИ СИЁСАТИ САНОАТИИ МИНТАҚА

Дар мақола самтҳои асосӣ ва дурнамои рушди сиёсати саноатии минтақа ва омилҳои таъсиррасон ба ташаккули он мавриди баррасӣ ва таҳқиқ қарор гирифтааст. Дар раванди таҳқиқот мутобики мундариҷа ва ҳадафҳои сиёсати саноатии минтақа модели таҳия ва татбиқ пешниҳод карда шудааст

АННОТАЦИЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА

В статье рассматриваются основные направления и перспективы развития промышленной политики региона, обобщены факторы, оказывающие влияние на ее формирование. В соответствии с содержанием и задачами промышленной политики региона, в процессе исследования была сформирована модель ее разработки и реализации.

Ключевые слова: экономическая политика, региональная экономическая политика, промышленная политика, регион, концепция промышленной политики.

ANNOTATION

CLASSIFICATION OF INFLUENCING FACTORS IN THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE INDUSTRIAL POLICY OF THE REGION

The article examines the main directions and prospects for the development of the industrial policy of the region, summarizes the factors that influence its formation. In accordance with the content and objectives of the region's industrial policy, the model for its development and implementation was formed in the process of research.

Key words: economic policy, regional economic policy, industrial policy, region, industrial policy concept.

УДК- 336.1

**ТАЧРИБАИ МАМЛАКАТХОИ ХОРИЧА ОИД БА СУГУРТАКУНИИ ХАВФУ
ХАТАРХОИ БОНКӢ**

Султонов Мусулмон - Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Н.Хусрав

Калидвожаҳо: *ҳатар, бонк, сугурта, амалиётҳои бонкӣ, қарзӣ ипотекӣ, хизматрасониҳои бонк.*

Фаъолияти бонкӣ дар низоми иқтисодие, ки дар заминаи муносибатҳои бозорӣ бунёд ёфтааст, яке аз соҳаҳои асосии иқтисодиёт ба ҳисоб меравад. Аввалан, бонкҳо ҳангоми хизматрасонӣ ба шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ саҳми худро дар ташкилдиҳии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ мегузоранд. Сониян, бонкҳо зинаи асосии инфрасоҳтори низоми молиявӣ мебошанд, ки дар ҳоҷагии ҳалқ муомилоти пулиро ба танзим медароранд. Файр аз ин, бонкҳо ба дигаргуниҳои иқтисодӣ зуд мутобиқ гашта, амалигардонандай сиёсати иқтисодии давлат мебошанд.

Соҳаи бонкӣ имрӯзҳо яке аз соҳаҳои бомаром инкишофёбандаи иқтисодиёти ҷумҳурӣ ва низоми молиявӣ мебошад. Пешравии бахши воқеии иқтисодиёт, устувории қурби пули миллӣ ва некӯаҳволии мардуми қишвар аз рушду нумӯи ин соҳа вобаста мебошад.

Дар Ғарб суғуртаи системаи идоракуни хавфҳои бонкӣ чун анъана нақши калон дорад. Аввалин шарномаи суғуртаи бонкӣ соли 1887 дар ИМА ба имзо расидааст. Дар шароити мусир маҳсулоти дар бозори суғурта пешниҳодшаванда қисмати азими хавфҳои дар раванди фаъолияти бонкӣ ба амаломадаро мепӯшонанд. Чунончи, дар ИМА ҳарсола зиёда аз 2000 шартномаҳои суғуртаи хавфҳои бонкӣ баста мешаванд.

Дар суғуртаи хавфҳои бонкӣ институти маъруфи Lloyd's of London пешоҳанги ҷаҳонӣ маҳсуб меёбад, ки андеррайтерҳои он нигоҳдорандай асосии хавфҳои ин соҳа ба ҳисоб мераванд. Чи тавре ки Д. Гармаш қайд мекунад, маҳз аз тарафи Ллойд, қариб сад сол пеш аввалин полиси суғуртаи бонк аз ғораткунӣ ва ҳаннотии кормандон коркард гардидааст.

Дар ҷаҳони шикасти бонки маъруфи англисии Бэрингс соли 1996, маҳсули маҳсуси суғуртавӣ – суғурта аз савдои беичозат - unauthorized trading insurance арзи ҳастӣ кард. Ин хизматрасонии суғуртавӣ ҳолатҳоеро аниқ ба ҳисоб мегирифт, ки дар ин ҳолатҳо трейдерҳо бештар аз ҳудуди муқарраршуда ва ё вайрон кардани дастурамали дохилӣ бо зарари ҷиддӣ расонидан ба ҳуди бонк савдо менамуданд. Дар ин маврид ҷунин ҳисоб мешуд, ки дар амали трдейрҳо ҷиноят дида намешавад, зоро дар он сурат хавфи ба амаломада бояд бо полиси суғуртавӣ ҷуброн мегарди.

Чун қоида полисҳои суғуртаи савдои беичозат ҳаҷми калони ҷуброн – ҳудуди аз якчанд даҳ то якчанд сад миллион доллар ва бо франшизми зиёд – то якчанд сад миллион долларро дар бар мегиранд. Табиист, ки арзиши ҷунин полисҳо ниҳоят воҳимабарангез аст. Шояд, маҳз аз ҳамин сабаб ин маҳсули нави суғурта дар байни бонкҳои Тоҷикистон0 пахӯн нашуд ва бояд гуфт, ки ҷунин полисҳои хориҷӣ низ ниҳоят камшуморанд.

Айни замон дар таҷрибаи байналхалқӣ суғуртаи хавфҳои қарзии барои ипотекаи қарзи манзил ривоҷи васеъ пайдо кардааст.

Суғуртаи хавфҳои қарзҳои ипотекӣ ҳимояи қарздиҳанда ва ё сармоягузорро аз дидани зараре, ки дар натиҷаи аз тарафи қарзгиранда иҷро нашудани уҳдадории қарзӣ

(пардохт накардани қарз) ва ё дар ҳолати аз талаботи қарздиҳанда кам будани арзиши амлеки ба гаравмондашудаи фурӯхтшаванд ба амал меоянд, таъмин месозад[3,23].

Аксар мамлакатҳо системаи суғуртаи хавфҳои қарзии ипотекиро ба он мақсад созмон додаанд, ки дастрасии доираи калони қарзгирандагонро барои гирифтани қарзҳои ипотекӣ, аз ҷумла оилаҳои ҷавон ва он оилаҳое, ки барои гирифтани қарз ва ё ҳаридани манзил дарёftи 30-40% аъзоҳаққии ибтидой душворӣ пеш меорад, васеъ намоянд.

Чи тавре дар Маърӯзаҳои фонди байналмилалии асъор дар бораи устувории молиявии глобалӣ омадааст, хавфҳои алоҳида ва ҳусусан хавфҳои баланди қарзҳои ипотекӣ бояд суғурта карда шаванд. Масалан, дар Полша агар коэффиценти LTV (ҳисаи қарз дар аризиши гарав) аз 70 % зиёд бошад, ҳатман суғуртаи хавфҳои қарзҳои ипотекӣ ва суғуртаи хавфи бекор мондани қарзгиранда амалӣ гардонда мешавад[7,63].

Дар бобати суғуртаи масъулияти топ-менечерҳои бонк алоҳида сухан рондан зарур аст. Ин шакли суғурта, чун қоида, дар шакли алоҳидаи суғуртаи бонкӣ чудо карда нашудааст. Муҳиммияти суғуртаи масъулияти топ-менечерҳои бонк ба он асоси ёftааст, ки он яке аз усулҳои начандон зиёди идоракуни стратегии хавфҳои бонк маҳсуб мейёбад. Самаранокии ин намуди суғурта дар он ифода мейёбад, ки ин тарзи суғурта эҳтимол ба натиҷанокии фаъолияти роҳбарияти бонк таъсири мусбат мерасонад ва онҳо дар бозори бонкӣ аз дაъвои зидди онҳо кардаи саҳомон наҳаросида фаъолияти худро ба таври густурда ба роҳ мемонанд.

Суғуртаи масъулияти топ-менечерҳои ширкатҳо аз ибтидо ва нимаи дуюми аспи XX дар ИМА сарчашма мегирад. Дар солҳои минбаъда он дар Аврупо, дар навбати аввал дар Британияи Кабир ва сипас дар Осиё ва Австралия ҷорӣ гардид.

Дар ИМА ба пешравии ин намуди суғурта иштироки фаъолонаи саҳомони иттиҳодияҳои калон дар раванди идоракунӣ ва ҳоҳиши интиҳоби онҳо дар курси стратегии рушди иттиҳодия такони ҷиддӣ дод. Дар мавриди аз тарафи директорони иттиҳодия ба саҳву ҳато роҳ додан ва ё пеш бурдани сиёсати ба ақидаи саҳомон мухолиф онҳо ҳуқуқ доштанд парвандаи судӣ оғоз намоянд.

Яке аз намудҳои асосии амалиётҳои бонкӣ амалиёт оид ба ҷалби сармояи шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ дар шакли пасандозҳои бонкӣ мебошад. Ин раванд амалиёти пассивӣ номида мешавад. Дар ин робита, ба рушди васеи ҷунун амалиёт ҳам пасандозгузорон, ҳам бонк ва ҳам давлат дар маҷмӯъ манфиатдор мебошанд. Пасандозгузорон пули худро ба бонк ворид намуда, аз амалиётҳои депозитӣ ба гирифтани даромади муайян, ки бо фоиз ба маблағи пасандоз ҳисобкардашуда умед мебанданд. Бар муассисаҳои бонкӣ, воситаҳо, пасандози ҷалбшуда манбаи муҳимми захираҳо ба шумор мераванд. Ва дар ниҳоят маблағҳои пулии ба туфайли системаи бонкҳои тиҷоратӣ сафарбаршуда яке аз сарчашмаҳои асосии сармоягузории давлат ҳисоб мейёбад. Илова бар ин, воситаҳои дар пасандози бонкӣ бандшуда фишори маблағи пулиро ба бозори маҳсулот ва хизматрасонӣ ва бозори молиявӣ кам карда, барои нигоҳ доштани равандҳои бекурбшавии пул дар мамлакат таъсири мусоид мерасонад ва талаботро нисбат ба асъори хориҷӣ кам мегардонад.

Ба ҳачми маблағҳои дар пасандози бонкӣ гузошташуда омилҳои зиёде, аз қабили вазъи сиёсии иқтисодӣ ва сиёсӣ, дараҷаи некуаҳволии аҳолӣ ва менталитети он, дараҷаи рушди системаи бонкӣ, сифати хизматрасонии бонк ва ғайра таъсири намоён

мерасонанд. Аз тарафи дигар, яке аз ин омилҳо дарацаи хавфҳо ҳангоми гузоштани пасандозҳо, додани кафолати баргардонидани маблағҳо ба шумор меравад.

Ба бонкҳои тиҷоратии барои саҳомон дарацаи ками камдошта ба мақсад мувоғиқ аст, зеро бонкҳои аз нуқтаи назари ҳусусиятҳои амалиётҳои аз тарафи онҳо гузаронидашаванда, ҳақми маблағҳои ғуншуда, қонунгузори фаъолияти онҳоро танзимкунанда, назорати давлатии аз болои онҳо бурдашаванда яке аз қисматҳои иқтисодиёт ҳисоб мёбанд. Дар баробари ин, таърихи ҷаҳонӣ ва ватани ҳодисаҳои зиёди муфлишавии бонкҳо нишон медиҳад. Дар давраҳои гуногун бо мушкилоти дуруст нигоҳ доштани пасандозҳо амалан ҳамаи мамлакатҳои рушдёфта дучор омадаанд.

Аз ин рӯ, дар тамоми ҷаҳон таҷрибаи ба пасандозгузорандагон пешниҳод кардани қафолатҳо дар намуди суғуртаи пасандози кардаи онҳо амалӣ гардонда мешавад. Моҳияти чунин шакли суғурта дар он аст, ки суғуртакунанда дар назди пасандозгузор уҳдадор мегардад, дар сурати муфлис гардиҷани бонки тиҷоратӣ ва ё қобилияти баргардондани маблағҳоро гум кардани бонк он маблағи пасандозро пардоҳт менамояд. Дар айни замон, дар ҳамаи мамлакатҳои дунё як тарҳи ягонаи гузаронидани чунин намуди суғурта мавҷуд нест, ки ин ба фарқияти гуногуни системаҳои бонкии як мамлакат вобаста аст.

Аз рӯи методологияи қабулкардаи Фонди байналхалқии асъор (ФБА) ҳамаи тарзу усулҳои суғуртаи депозитҳоро шартан ба ду системаи зерин тақсим кардан мумкин аст:

- системаҳое, ки дар онҳо кафолат бевосита ифода наёфтааст;
- системаҳое, ки дар онҳо кафолат ба таври мусбат ифода ёфтааст.

Дар мавриди истифода бурдани системаи якум одатан қонунгузории маҳсус ва дигар санадҳои меъёрие, ки тартиб, шаклҳо, андозаи баргардондани зарари дидаи пасандозгузорандагон ҳангоми муфлис гардиҷани бонк ба танзим медароранд, вучуд надорад. Дар баробари ин, таҷрибаи ташкили фондҳои асосие, ки барои ҷуброн кардани чунин талафот таъиншуда бошанд мавҷуд набуда, танҳо уҳдадориҳои мағҳуми давлатӣ ва мақомоти дигар оид ба нигаҳдории маблағҳои дар бонк гузошташуда вучуд доранд. Аз ин ҷост, ки ҳар як талафоти ба амаломада ба мавриди мушахҳас бо назардоши давлат ҷуброн карда мешавад.

Дар таҷрибаи мусири бонкии мамлакатҳои хориҷӣ шаклҳои гуногуни ҳимояи пасандозҳои бонкӣ истифода бурда мешаванд. Ба интиҳоби шакли мушахҳаси системаи кафолатдехӣ на танҳо ҳусусиятҳои таърихии рушди мамлакат, инчунин ҳусусияти мушкилоти иқтисодӣ ва сиёсие, ки дар мавриди онҳо ташкили система баррасӣ мегардад.

Дар мамолики хориҷӣ шаклҳои гуногуни системаи суғуртакунӣ, маблағҳои гуногуни аъзоҳаққии фондҳои суғурта ва ҳудудҳои муҳталифи ҷуброн кардани пасандозҳо дар мавриди муфлишавии бонк истифода бурда мешаванд. Дар хориҷа асосан ду шакли асосии амсилаи (модели) суғуртаи пасандозҳо вучуд дорад: американӣ ва олмонӣ.

Дар системаҳои суғуртаи пасандозҳо дар бонкҳои Канада ва Британияи Кабир аксаран он принципҳое истифода мешаванд, ки асоси фаъолияти Иттиҳодияҳои федеролии суғуртаи депозитҳоро ташкил медиҳанд. Таҷрибаи Америкоӣ барои Ҷопон ва мамлакатҳои дигар низ мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Амсилаи олмонӣ, баръакс бо он фарқ мекунад, ки дар системаи кафолатдехии пасандозҳо давлат амалан иштирок намекунад. Дар ҳимояи пасандозҳо иттифоқҳои

«соҳавӣ» нақш мебозанд, ки онҳо мувофиқан бонкҳои тичоратӣ, муассисаҳои амонатгузорӣ ва корхонаҳои қарзии кооперативиро муттаҳид месозанд. Ин иттифоқҳо фондҳои суғуртавии бонкҳои дар система ширкаткунандаро идора менамоянд. Дар амсилаи олмонӣ нисбат ба амсилаи американӣ расмиятчигӣ камтар ба назар мерасад. Дар фондҳои суғуртавӣ музди маоши нисбатан мавзун ва кам муқаррар карда шудаанд. Вале бонкҳо ба худ уҳдадорӣ гирифтаанд, ки дар мавриди зарурат музди иловагӣ пешниҳод намоянд. Дар ин амсила маблағгузории давлатӣ дар назар дошта нашудааст. Бисёр хусусиятҳои ба ин амсила монандро дар системаи ҳимояи пасандозҳо дар Франсия, Швейцария, Нидерландия ва як қатор мамлакатҳои Аврупои ғарбӣ мушоҳида кардан мумкин аст.

Тачрибаи истифодаи системаи ҳамаҷиҳата фарогири суғуртавӣ депозитҳои аҳолӣ дар мамлакатҳои (Полша, Венгрия, Чехия ва дигарҳо) нишон дод, ки ин тарзи суғурта боиси дар бонкҳо афзудани маблағи пасандозҳои аҳолӣ шуда, муҳлати нигоҳдории онҳо хеле дароз гардид.

Вале ба шаклу методҳои гуногуни ҳимояи пасандозҳои бонкӣ, ки дар шароити имрӯза истифода бурда мешаванд, нигоҳ накарда, як қатор тамоюлоти барои системаҳои мавҷудаи кафолатдиҳии онҳо хосро ҷудо кардан мумкин аст:

1. Талабот нисбат ба иштироки ҳатмии бонкҳо дар система бештару саҳттар мегардад, ки ин ба наздикишавии соҳтории бонкҳо ва қӯшиши ташкили шароитҳои ягонаи рақобаткуни корхонаҳои қарзии шаклҳои гуногун алоқаманд мебошад;

2. Қоидай фаъолияти системаи кафолатдиҳии пасандозҳо ба дараҷаи баланд ба қонун тобеият дорад;

3. Дар аксар мамлакатҳо ҳудуди болоии ҷубронпулӣ муқаррар карда шудааст, ки тибқи он маблағи ба пасандозгузор пардоҳшаванда дар мавриди калон будани пасандози гузошташуда танҳо як қисмати онро мепӯшонад;

4. Нисбат ба муайян кардани музди ба фонди суғуртавӣ аз тарафи иштирокчиёни система пардоҳшаванда тарзи муҳталифи муносибат муқаррар карда шудааст;

5. Нақши мақомотҳои давлатӣ дар ташкил ва фаъолияти системаи кафолатдиҳии пасандозҳо баланд мегардад;

6. Мутаносибан аз принсипҳои суғуртавӣ ба самти принсипҳои кафолатдиҳӣ майлкунӣ ба мушоҳида мерасад.

Вазифаи муҳим дар макроиқтисодиёти системаи бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз он иборат аст, ки то қадри имкон пасандози аҳолӣ, ки дар шакли заҳираи асьори ҳориҷӣ нигоҳ дошта мешаваду маблағи он аз рӯи қурб аз пули милли Тоҷикистон дар гардишбуда зиёд аст, ба гардиши иқтисодӣ ворид карда шавад.

АДАБИЁТ

- Гармаш Д. Преступления против банков: без страхования не обойтись. «Российский страховой бюллетень», №4, 2002.
- Кудрявцев О. А. Банковское страхование: сотрудничество и конкуренция. Журнал «Банковское дело» JS»8, 2005 г. Стр. 44,46.
- Копейкин А. Б., Рогожина Н. И. Страхование кредитных рисков при ипотечном жилищном кредитовании (страхование ипотечных рисков). - М.: Фонд институт экономики города», 2005.
- О страховании муниципальных облигаций США см.: Костиков И. В. Дефолты на рынке муниципальных облигаций США: Экономические аспекты. - М.: Наука, 2001. Стр. 90.
- Сплетухов Ю. А., Дюжиков Е. Ф. Страхование: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2005. - С. 203.
- Юлдашев Рустем Турсунович. Страхование ответственности директоров и топ-менеджеров компаний. Журнал «Страховое дело», январь 2005 г. Стр. 17
- Global Financial Stability Report. Market Developments and Issues. September 2006. IMF. www.imf.org. Стр. 63.

АННОТАСИЯ
ТАЧРИБАИ МАМЛАКАТХОИ ХОРИЧА ОИДИ СУФУРТАКУНИИ ХАВФУ
ХАТАРХОИ БОНКӢ

Муаллиф дар мақолаи худ масъалаи тачрибай мамлакатҳои хориҷа оиди суғуртакунии хавфу хатарҳои бонкиро мавриди таҳлил қарор додааст. Қайд намудааст, ки айни замон дар тачрибай байналхалқӣ суғуртаи хавфҳои қарзии барои ипотекаи қарзи манзил ривоҷи васеъ пайдо кардааст.

Калидвожаҳо: *хатар, бонк, сугурта, амалиётҳои бонкӣ, қарзӣ ипотекӣ, хтэмматрасониҳои бонк.*

АННОТАЦИЯ
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО СТРАХОВАНИЮ БАНКОВСКИХ РИСКОВ

Автор в своей статье анализирует опыт зарубежных стран по страхованию банковских рисков. Он отметил, что в настоящее время в международной практике широко развито страхование кредитных рисков по ипотечным кредитам.

Ключевые слова: *риск, банк, страхование, банковские операции, ипотечное кредитование, банковские услуги.*

ANNOTATION

EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES ON BANKING RISK INSURANCE

In his article, the author analyzes the experience of foreign countries in insuring banking risks. He noted that currently in the international practice the insurance of credit risks for mortgage loans is widely developed.

Key words: *risk, bank, insurance, banking operations, mortgage lending, banking services*

УДК: 658:677:005.

**ИМКОНИЯТ ВА МУШКИЛОТИ САРМОЯГУЗОРИИ НИЗОМИ БОНКИИ
КИШVAR БА БАХШИ ВОҚЕИИ ИҚТИСОДИЁТ**

Оев А.Д., ассистенти ДДМИТ

Калимаҳои калидӣ: низоми бонкӣ, сармоягузорӣ, бахши воқеӣ, хавф, буҳрон, ташкилотҳои қарзӣ, таҳлил.

Низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешрафти иқтисодиёти кишвар нақши калидиро мебозад. Он барои бо сармоя таъмин намудани бахши воқеии иқтисодиёт, инчунин ҷиҳати баланд бардоштани фаъолнокии иқтисодӣ чӣ дар ҷомеа, устувор нигоҳ доштани низоми молиявии кишвар ва дар маҷмӯъ барои рушди босуботи кишвар саҳми нақши муҳим дорад.

Низоми бонкӣ бояд ба рушди бахши воқеии иқтисодиёт, фаъолнокии бахши хусусӣ ва гардиши савдои хориҷӣ мусоидат намояд ва сарчашмаи асосии дастигирии молиявии ҳадафҳои давлат бошад [1, с. 4].

Дар шароити мусоир масъалаи ҳалталаб ин дар дараҷаи лозима таъмин намудани қарздиҳӣ ба соҳаи иқтисодиёт, алалхусус ба соҳаи истеҳсолӣ мебошад. Ҷун таваҷҷӯҳи Ҳукумати кишвар, ки имрӯзҳо нисбат ба соҳаҳои истеҳсолӣ нигаронида шудааст, татбиқи барномаи давлатӣ расидан ба ҳадафи ҷаҳоруми стратегӣ, яъне «саноатиқунонии босуръат» -ро таъмин менамояд. Нақши низоми бонкии кишвар низ, барои татбиқи ҳадафҳои стратегӣ хело муфид мебошад.

Бахши бонкӣ яке аз ҷузъҳои калидии низоми молиявӣ мебошад, ки барои табдил додани пасандозҳои дохилӣ ба сармоягузорӣ бо ҳароҷоти камтарин, ба тақсимоти самараноки захираҳо мусоидат намуда, механизмҳои татбиқи вазифаҳои асосии иҷтимоии давлат ва инчунин таҳқими мустақилияти молиявии кишварро таъмин менамояд [5, с. 169].

Шароити кунунии иқтисодиёти ҷаҳони хело ташвишовар буда, моро водор менамояд, ки ҷиҳати пешгирии ҳолатҳои хавфнок ҳамеша ҷораҷӯй намоем.

Эпидемияи COVID- 19 дар тамоми ҷаҳон мушкилоти иҷтимоию иқтисодиро ба бор овардааст ва аксар кишварҳои ҷаҳон аз ин эпидемия талафоти зиёд диданд [4, с.10]. Дар алоқамандӣ ба чунин вазъият, низоми бонкии ҷаҳониро низ ба ташвиш оварда, таъсири худро аллакай ба низоми бонкии баъзе аз кишварҳои ҷаҳон расонидааст. Дар ин бора Ташкилоти қоғазҳои қимматнок ва бозори аврупой (ESMA) шарҳро оид ба ҷораҳои дастгирии иқтисодии танзимкунанда, аз қабили сабукгардонии қарзҳо ба ҳисоботи молиявӣ, дар ин ҳолат эътирофи талафоти қарзии пешбинишударо мувофиқи СБҲМ 9 «Воситаҳои молиявӣ» шарҳ додаст [6]. Ба ғайр аз ин Маъмурияти бонкдории Аврупо (ЕВА) истифодаи ҷаҳорчӯбай кунуни танзимкунандаи бонкиро оид ба танзими қарз, таҷдиди соҳтори қарз ва боз ҳам истифодаи СБҲМ 9 аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ шарҳ медиҳад.

Чун таъсири эпидемияи COVID-19 ба низоми бонкии ҷаҳонӣ эҳсосшаванда аст, он бевосита таъсири худро ба низоми бонкии миллии мо низ ҳоҳад расонд. Таъсири он метавонад ба сифати қарзҳо, болоравии қурби асьори миллӣ, коҳиш ёфтани интиқоли маблағ аз хориҷ, ҳароб гардидани пардохпазирӣ мизоҷон расонад. Дар маҷмӯй ташкилотҳои қарзие, ки дорои заҳираҳои нокифояи молиявианд, эҳтимолияти он аст, ки онҳо мақоми худро дар низоми бонкии кишвар коста гардонида ба буҳрон дучор шаванд. Дар ин сурат ташкилотҳои қарзиро зарӯр аст, ки ҷиҳати саривақт ва ба дурустӣ истифода намудани дастурамалҳои аз ҷониби Бонки миллӣ тавсиягардида оиди пешгирии ҳавфҳо корбарӣ намоянд. Ин ҳолат моро водор мекунад, ки ҷиҳати қабули қарорҳои идоракунӣ дар сатҳи бонкӣ бояд ҷиддӣ амал намуда, ҷиҳати пешгирии ҳолатҳои муфлисшавӣ ва ҳавфнок қӯшишҳои худро ба роҳ монда, аз таҷрибаи кишварҳои пешрафта ва аз тавсияи ташкилотҳои байналхалқӣ истифода намоем.

Бӯҳрони молиявии ҷаҳонӣ, ки ба низоми бонкии баъзе кишварҳои ҷаҳон таъсир расонид, низоми бонкии Тоҷикистонро аз мадди назар дур накардааст. Ба ҳусус буҳрони молиявии ҷаҳонии солҳои охир аниқтараш соли 2015 ба низоми бонкии кишвар мавҷи тақкондиҳандаи ҷиддиеро ворид намуд, ки дар натиҷа якчанд ташкилотҳои молиявӣ аз ҷумла бонкҳои низомсозӣ кишвар мавҷеи худро дар бозори молиявӣ гум намудаанд. Инро аз маълумотҳои ҷадвали 1 дардавоми солҳои 2015 ва 2019 мушоҳида карда мумкин аст.

Ҷадвали1 - Соҳтори низоми бонкӣ

Соҳтори низоми бонкӣ	Солҳо		
	2010	2015	2019
Низоми бонкӣ	139	124	76
Ташкилотҳои қарзии молиявӣ	138	123	75
Бонкҳо	14	17	16
Бонкҳои исломӣ	0	0	1
Филиалҳои бонкҳои хориҷӣ	1	1	1
Ташкилотҳои қарзии гайрибонкӣ	3	0	0
Ташкилотҳои маблағгузории хурд	121	106	58
Ташкилотҳои амонатии қарзии хурд	35	39	22
Ташкилотҳои қарзии хурд	42	31	6
Фондҳои қарзии хурд	44	36	30

Сарчашма: коркарди муаллиф аз Бюллетени омори бонкӣ (245, 293), www.nbt.tj;

Читавре аз маълумотҳои ҷадвали 1 дид мешавад сабаби камшавии шумораи ташкилотҳои низоми бонкӣ ва ташкилотҳои қарзӣ ба андозаи 63 адад ба ақидаи мо, ин пеш аз ҳама, таъсири буҳронҳои ҷаҳонӣ, болоравии назарраси қурби асъори хориҷӣ ва омили дигар ин пешниҳод намудани қарзҳои нисбатан калонҷаҷми дори ҳавфи бештар бо таҳлилҳои носаҳҳо мебошад. Дар натиҷа, дараҷаи баланди қарзҳои ба таъхирафтода (мушкилситон) дар низоми бонкӣ ба назар расида, ташкилотҳои қарзӣ уҳдадориҳои ҳудро, ки яке аз онҳо, бозпас гардонидани пасандозҳо мебошад, саривақт иҷро карда натавонистанд. Ҳолати мазкур таъсири ҳудро бевосита ба дигар соҳаҳои ҳочагии ҳалқ расонида, пеш аз ҳама боварии аҳолиро ба бонкҳои кишвар коста гардонд. Сабаби асосии рӯх додани чунин ҳолатро мо, асосан аз скрининги нодурусти қарзгиранда, нодида гирифтани эҳтимолияти дараҷаи баланди ҳавфи қарзӣ ва нагузаронидани маниторингҳои саривақтии мутахасисони даҳлдорро мебинем.

Маълум аст, ки яке аз роҳҳои бадастории даромади ташкилотҳои қарзӣ ин миқдори маблағҳои пешниҳоднамуда ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ мебошад, ки ин дар навбати ҳуд яке аз вазифаҳои асосии онҳо низ ба ҳисоб меравад. Вобаста ба ҳолати ҷойдошта дар ҷадвали 2 маблағгузории низоми бонкӣ ба соҳаҳои алоҳидаи иқтисодиёт нишон дода шудааст. Дар натиҷаи гузаронидани таҳлили муқоисавӣ маълум гардид, ки афзоиши бештари маблағгузорӣ давоми солҳои 2010-2019 дар соҳаи саноат ба назар мерасад, ки он нисбат ба соли базиси 8,3 маротиба афзоиш ёфтааст. Дар дигар соҳаҳо коҳишиёбии маблағгузориро мушоҳида намудан мумкин аст. Масалан, соҳаи кишоварзӣ, соҳтмон, нақлиёт ва ғайра, ки сабаби асосии он ба ақидаи мо ин аз дигар ҷониб маблағгузорӣ гардидани чунин соҳаҳо мебошанд, ба монанди маблағгузориҳои шахсони алоҳида ва ё давлат.

Ҷадвали 2 - Таҳлили муқоисавии қарзҳои бонкҳо (аз ҷумла, ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ) аз рӯи соҳаҳо (ҳаз. сомонӣ)

Номиӯи соҳаҳои ҳочагии кишлог	Солҳо										2019 с. бо 2010 с., %
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Кишоварзӣ	647 875	945 544	777 077	931 717	945 050	1 003 083	1 036 775	832 380	770 776	154 292	-76,19
Саноат	723 982	803 604	828 729	1254168	1 502 552	2 254 590	2 424 785	2613450	2 529 979	6 705 644	826,22
Соҳтмон	390 174	490 707	502 120	688 348	847 489	1 241 600	1 037 055	639 645	529 837	350 227	-10,24
Нақлиёт	162 843	132 492	172 248	223 185	268 674	396 842	509 309	233 073	276 369	72 995	-55,17
Хӯроки ҷамъиятӣ	4 858	8 636	14 032	21 285	21 609	22 359	22 888	16 114	15 961	2 408	-50,43
Хизматрасонӣ	162 483	181 150	203 106	246 104	243 635	206 026	251 464	220 573	233 405	57 494	-64,61
Савдои хориҷӣ	855 515	906 669	886 363	1449071	1 453 970	1 478 299	1 562 795	1 221 328	1 231 083	150 089	-0,18
Миёнаравии молиявӣ	55 008	86 609	74 336	64 835	110 461	139 067	130 268	134 055	146 609	4 650	-91,54
Истеъмолот	292 595	324 851	512 135	694931	872 650	853 459	846 028	795 379	863 173	67 593	-76,9
Дигарҳо	51598	287 193	516 106	581 659	1 622 847	1 754 720	408 779	207 044	103 542	99 298	92,45
Ҳамаи қарзҳо	3291 923	4167455	4486 252	6155303	7 888 937	9 350 045	8 230 146	6913041	6700734	7664690	132,83

Сарчашма: Бюллетени омори бонкӣ (245, 257, 291, 293), www.nbt.tj;

Дар маҷмӯъ ҳаҷми умумии маблағгузориҳо давоми даҳ соли охир 2,4 маротиба афзоиш ёфтааст. Афзоиши бештари маблағгузорӣ дар соли 2019 ба назар мерасад, ки ин гувоҳ аз амалигардии ҳадафҳои стратегии давлат мебошад, ки зимни он иқтидорҳои нави истеҳсолӣ рӯи кор омада, дар пешрафти иқтисодиёти кишвар саҳмгузор мегардад.

Низоми бонкиро чун, яке аз омилҳои пешрафти иқтисодиёти миллӣ арзёби намудем, саҳми онро дар ҳиссаи нишондиҳандаҳои иқтисодӣ дид мебароем. (ниг. ба ҷадвали 3.)

**Чадвали 3 - Нишондиҳандаҳои асосии сохтори тавозуни чамъбастии ташкилотҳои қарзӣ
(млн. сомонӣ)**

Номгӯй	Солҳо									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Дороиҳо	6 906	9 057	10 529	12 653	14 854	18 639	21 166	20 932	21 201	21 976
<i>Бо фоиз аз ММД</i>	27.66	30.38	29.12	31.22	32.57	38.51	38.86	34.28	30.8	28.41
Қарзҳо, ҳамагӣ	3 524	4 122	5 291	7 399	9 661	11 229	9 823	8 506	8 677	9 703
<i>Бо фоиз аз ММД</i>	14.28	15.26	14.63	18.26	21.18	23.20	18.03	13.92	12.6	12.54
Сармоягузориҳо, ҳамагӣ	512	594	213	204	227	276	1 604	2 172	2 427	2 232
<i>Дигар дороиҳо</i>	2 870	4 341	5 025	5 050	4 966	7 134	9 739	254	10 097	10 041
Уҳдадориҳо+сармоя	6 833	9 134	10 529	12 653	14 854	18 639	21 166	932	21 201	21 976
Уҳдадориҳо	5 489	7 178	8 231	10 063	12 508	16 222	15 669	207	15 287	15 749
Пасандозҳо (амонатҳо)	3 308	4 425	4 926	5 519	6 691	8 614	9 244	9 283	9 724	9 682
<i>Бо фоиз аз ММД</i>	13.39	14.72	13.62	13.62	14.67	17.80	16.97	15.19	14.12	12.52
<i>Дигар уҳдадориҳо</i>	2 181	2 753	3 305	4 544	5 817	7 608	6 425	5 924	5 563	6 067
Сармоя	1 417	1 879	2 298	2 590	2 346	2 417	5 497	5 725	5 913	6 226
<i>Бо фоиз аз ММД</i>	5,71	6,51	6,35	6,39	5,14	4,99	10,09	9,37	8,59	8,05

Сарчашма: коркарди муаллиф аз Бюллетени омори бонкӣ (245, 257, 291, 293),
www.nbt.tj;

Аз маълумоти ҷадвали 3 маълум мегардад, ки новобаст аз вазъи ноустурови низоми бонкӣ дар солҳои қаблӣ ҳамоно ҳиссаи дороиҳо ва сармоя дар тавозуни чамъбастии низоми бонкӣ дар давраи муайян рӯ ба афзоиш намудааст. Ин нишондиҳандаҳо ҳоло ҳам қаноатмандкунанда набуда, аз низоми бонкӣ тақозо менамояд, ки ҷиҳати ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ пайваста кушиш намояд.

Баҳри афзоиши сармоягузориҳо, ки аз ҷониби низоми бонкии қишивар ба баҳши воқеии иқтисодиёт равона мегарданд, якчанд пешниҳодҳоро қайд бояд кард:

- ташкилотҳои қарзие, ки мақсади асосиашон пешниҳод намудани қарзҳо ба соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ мебошад, бояд вобаста ба шароит ва талабот ҳамеша маҳсулотҳои навӣ қарзиро барои мизочони худ пешниҳод намоянд;
- фоизи миёнаи қарзро бояд ба назар гиранд ва инчунин ҳавасмандгардониҳоро аз мадди назар бояд дур нанамоянд;
- ҷалби муттахассисони таҷрибадорро барои соҳторҳои алоҳидаи ташкилотҳо зиёд намоянд;
- дар қабули қарорҳои иқтисодӣ ба назар гирифтани ҳолатҳи номуайяниро, ки натиҷаи он ба ҳавф оварда мерасонад аз эҳтимол дур нагузоранд.

Дар охир ҳаминро бояд қайд намуд, ки шароити ғайристандартии вазъи қунунии иқтисодиёти ҷаҳониро ба назар гирифта, ҷиҳати пешгирии ҳолатҳои ҳавфнок бояд ҳаматарафа ҷорачӯи намуд. Бо истифода аз тавсияҳои ташкилотҳои молиявии байнамиллаӣ роҳҳои пешгирии ҳолатҳои мазкурро омӯхта ҷиҳати дар сатҳи мӯтадил нигоҳ доштани вазъи низоми бонкии қишивар ҳаматарафа кушиш бояд намуд.

АДАБИЁТ

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурий, ш. Душанбе, 26-декабри соли 2019с.
2. Бюллетени омори бонкӣ (245, 257, 291, 293), www.nbt.tj;
3. Ғафуров Ф. Саҳми низоми бонкӣ дар рушди соҳаи саноат. Молия ва ҳисобдорӣ/ №4(163) апрел 2020
4. Исайнов Ҳ.Р., Таъсири COVID-19 ба иқтисодиёти ҷаҳон. Ба қуллаҳои дониш, №9 (1475), 3.09.2020

5. Раджабов Р. К., Исупова Б. Ф. Оптимальный кредитный портфель коммерческих банков в условиях высокого риска. Монография/ Под ред. профессора Бушко А. –Душанбе: «Ирфон», 2015. -392с.
6. Республика Таджикистан: Комплексное диагностическое исследование страны. Обеспечение успешной реализации Национальной стратегии развития до 2030 года. / Группа Всемирного Банка, май 2018 г.
7. Тоҷикистон: 25-соли истиқолияти давлатӣ (маҷмӯаи оморӣ).
8. EUROPEAN BANKING AUTHORITY (EBA). Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID-19 measures. 25.03.2020

АННОТАЦИЯ

ИМКОНИЯТ ВА МУШКИЛОТИ САРМОЯГУЗОРИИ НИЗОМИ БОНКИИ КИШВАР БА БАХШИ ВОҶЕИИ ИҚТИСОДИЁТ

Дар шароити мусир нақши низоми бонкӣ ба бахши воҷеи иқтисодиёт ва саҳми он дар таъмини суботи молиявии кишварҳои дунё хело назаррас мебошад. Низоми бонкии Тоҷикистон низ барои таъмин намудани иқтисодиёти кишвар ба воситаҳои молиявӣ саҳмгузор мебошад. Дар мақолаи мазкур вазъи қунунӣ, имконот ва мушкилотҳои низоми бонкӣ ҷиҳати сармоягузорӣ намудан ба бахшҳои воҷеи иқтисодиёт мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд.

АННОТАЦИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ТАДЖИКИСТАНА ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

В современных условиях роль банковской системы в реальном секторе экономики и ее вклад в обеспечение финансовой стабильности стран мира очень значительны. Банковская система Республики Таджикистан также способствует финансовой безопасности экономики страны. В статье исследуется текущее состояние, возможности и проблемы банковской системы для инвестирования в реальный сектор экономики.

Ключевые слова: банковская система, вложение, реальный сектор, риск, кризис, кредитная организация, анализ.

ANNOTATION

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR TAJIKISTAN INVESTMENT BANKING SECTOR TO REAL ECONOMY

In modern conditions, the role of the banking system in the real sector of the economy and its contribution to ensuring the financial stability of the countries of the world are very significant. The banking system of the Republic of Tajikistan also contributes to the financial security of the country's economy. The article examines the current state, opportunities and problems of the banking system for investing in the real sector of the economy.

Key words: *banking system, investment, real sector, risk, crisis, credit organizations, analysis.*

УДК 330

ХУСУСИЯТҲОИ ҶАҲОНИШАВИИ ҲАРАКАТИ САРМОЯ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР

Қосимова М.И., Дошишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

Калимаҳои қалидӣ: *фирори сармоя, ҳаракати сармоя, ҷаҳоннишавӣ, ҳавфҳои сармоягузорӣ, шаклҳои фирори сармоя, фазои сармоягузорӣ.*

Ба роҳҳои асосии ҳамгирии иқтисодиёти миллӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ, ҳаракати байналмилалии сармоя тааллук дорад, ки қадоме ҷараёни захираҳои сармоягузорӣ, ба даст овардани фоидай барзиёд, интиқоли иқтидорҳои истеҳсолӣ ва технологияҳои пешрафта, афзоиши нуфуз ва назорати субъектҳои қабулкунандай сармоя ва ба бозорҳои фурӯш наздик шудани истеҳсолотро таъмин менамояд [6, с. 46]. Ба даст овардани фоида ё фоизи шартӣ, шароити нисбатан камхарчи истифодаи сармоя, ҳадафи ҳаракати байналмилалии сармоя мебошад. Яке аз хусусиятҳои барҷастаи тамаддуни имрӯза ҳаракати байналмилалии сармоя мебошад. Дар чунин ҳолатҳо, ҷолибияти сармоягузории кишваре, ки сармояро қабул

мекунад, нақши ҳалкунанда дорад. Тибқи ақидаи Л.И. Абалкин, дар шароити ҷаҳонишавӣ, ҳаракати ҷаҳонии сармоя омили асосии афзоиши байналмилалии истеҳсолот, баланд бардоштани сатҳи шуғл, суръати афзоиши иқтисодӣ ва захираҳои қувваи корӣ буда, ба рушди бозори молиявӣ мусоидат мекунад ва аз ин рӯ, ба навсозии иқтисодиёти ҷаҳонӣ дар маҷмӯʻ ташвиқ мекунад [1, с. 68]. Ҷаҳонишавии байналхалқии молиявӣ самаранокиро ба таври истиснӣ баланд мебардорад, вақте ки он бо сиёsatҳое, ки хавфи ахлоқӣ, интихоби номусоид, “таъсири издиҳом” ва тамоми мушкиниҳои ба он алоқамандро ҷудо мекунанд, ва таъсири эҳтимолии зараровари онҳоро мекушоянд. Пешбинӣ шудааст, ки маҳз чунин сиёsat бояд тафаккур ва танзими қобили қабул, оқилонаро ба роҳ монад, ки бо таъсиси дақиқи ҳадди ниҳоии додани қарзҳо ва амонатҳо ҳамҷоя карда шавад, то ки миқёс барои иштирокчиёни бозори молиявӣ, ки хавфи хеле баландро ба дӯши худ гузоштаанд ва мушкилоти эҳтимолии пардоҳт накарданро коҳиш медиҳанд, фишурда шавад [2, с.78]. Дар ин замина, омӯхтани самтҳои таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ ба зудҳаракатии сармоя хеле ҷолиб аст:

1. Ҷаҳонишавӣ таҳассус ва тақсимоти байналмилалии меҳнатро тақвият мебахшад. Дар доираи он имконот ва захираҳо самараноктар ҷойгиранд, ки ин дар ниҳоят ба баланд шудани сатҳи миёнаи зиндагӣ ва баланд бардоштани некӯаҳволии сокинон мусоидат мекунад (бо ҳарочоти нисбатан кам).

2. Афзалияти муҳими равандҳои ҷаҳонишавӣ сарфа дар бузургии истеҳсолот ба ҳисоб меравад, ки метавонад ҳарочотро коҳиш дихад ва ба паст шудани нарҳҳо мусоидат кунад ва аз ин рӯ, ба пешрафти устуори иқтисодӣ оварда мерасонад.

3. Ҷаҳонишавӣ ба рушди минбаъдаи технологияҳои нав ва тақсимоти онҳо дар байн давлатҳо, бо тақвияти рақобат тарғибу ташвиқ мекунад.

4. Ҷаҳонишавӣ ба амиқтар шудани рақобати байналмилалӣ мусоидат мекунад. Дар иқтисоди ҷаҳонӣ, равандҳои ҷаҳонишавӣ, беш аз ҳама, барои ҳаридорон фоидаоваранд, зеро рақобат ба онҳо ҳуқуқи интихоб ва паст кардани нарҳро медиҳад.

Дар ин раанд пеш аз ҳама, баязе тарафҳо бояд ба натиҷаҳои манғӣ мансуб дониста шаванд:

- пешгӯинашаванда будани шароити ҳочагидорӣ ва пайдоиши буҳронҳои гуногуни иқтисодӣ ё молиявӣ, ки ба иқтисодиёти тамоми кишварҳои ҷаҳон таъсир мерасонанд. Ҳусусан дар бозорҳои молиявӣ, ин афзоиши амалиёти кӯтоҳмуддати ҳаннотӣ (спекулятивӣ) дар бозори сармоя аст;

- истиқолияти иқтисодӣ ҳамчун аломати қудрати кишварҳои мухталиф ва имконоти танзими иқтисодии давлатҳои мувофиқи миллӣ, ки вобастагии бештар аз ШТМ “хеш” ва хориҷӣ пайдо мекунанд, равандҳои ҷаҳонишавиро коҳиш медиҳанд;

- ҷаҳонишавӣ, равандҳои анъанавии танзими давлатии иқтисодиётро ба таври назаррас таскин дода, боиси таъсиси механизмҳои байналмилалӣ ва ҳатто механизмҳои миллии танзим нагардид, ки норасони дар натиҷаи он ба миён омадаро рӯйпӯш намояд.

Яке аз қонуниятҳои асосии ҳаракати сармоя дар шароити ҷаҳонишавӣ дар номутибиқатии байнисоҳавӣ ва байнидавлатӣ таҷассум ёфтааст, ки маънои тафйирот ба таъиноти ҷараёнҳоро дорад: афзоиши ҳиссаи сармояи содиротӣ аз як кишварҳои саноатӣ ба кишварҳои дигар; амиқтар кардани нақши содироти сармоя дар шакли қарз (кредит) аз ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ ва шакли вомҳои давлатӣ [10., с.72].

Гайр аз он, дар раванди таҳқиқот ҳолатҳои зерини диверсификатсияи гардиши сармоя ошкор карда шуд:

- дар афзун намудани амалияи ҳаракати иловагии сармоя тавассути амалисозии нархгузорӣ, минтақаҳои оффшорӣ, созишномаи “хокистарӣ” ва ҳаннотӣ дар бирҷа;
- паст шудани самаранокии танзими макроиқтисодии мутаҳаррикии сармоя;
- пайдоиши субъектҳои нави танзими ҳаракати сармоя - давлатҳо, ҷамъиятҳои трансмиллӣ ва иттиҳодияҳои байналмилалии молиявӣ;

- кохиш ёфтани мархилаи гардиши сармоя аз ҳисоби чорӣ намудани технологияҳои муосир, инчунин технологияҳои иттилоотӣ илова бар раванди истеҳсолот, дар менечмент ва логистика [11, с.96].

Бояд ёдовар шуд, ки дар шароити ҷаҳонишавии ҳаракати сармоя тавассути воситаи тақвият додани ҳамоҳангӣ ва таъсири мутақобилаи қишварҳо дар соҳаи муносибатҳои молиявӣ, афзоиши аҳамияти ҳаракати байналмилалии сармоя, зиёдшавии манбаъҳои даромад ва тақсимоти дороихо дар дигар қишварҳо таҷассум меёбад. Дар заминаи он, ҳаракати бемамониати асъор, сармоя, мутаҳаррикии онҳо аз сарҳади миллӣ, ки натиҷаи он таъсиси бозорҳои ҷаҳонии молиявӣ ва иттиҳодияи ҷаҳонӣ мебошад. Барои дақиқӣ бояд қайд кард, ки ҷаҳонишавии ҳаракати сармоя, дар маҷмӯъ, барои қишварҳое лозим мебошад, ки меҳоҳанд фоидай худро аз дараҷаи хурд то миёна афзун ва мустаҳкам кунанд, ва он барои баланд бардоштани устуворӣ дар давлатҳои пешрафтаи саноатӣ пешбинӣ шудааст [4, с. 63].

Дар айни замон, мутаҳаррикии сармоя ҳамчун як раванди мутассили ҷаҳонӣ дар иқтисодиёт муайян карда мешавад, ки тамоми соҳаҳои фаъолияти иқтисодии қишварҳоро фаро мегирад. Қисми зиёди захираҳои молиявии замин дар давлатҳои мутамаддин мутамарказонида шудаанд. Манбаъҳои молиявӣ ба ташкилотҳо, шахсони воқеӣ, ширкатҳои байналмилалий ва миллӣ, қишварҳо мансубанд. Ин манбаъҳо дар байни давлатҳо нобаробар тақсим карда шудаанд ва аз ин рӯ, дар байни онҳо устуворона ҳаракат мекунанд. Ин ҳаракати манбаъҳои молиявӣ амсилаи ҳаракати байналмилалии сармояро мегирад [7, с.45].

Заминаҳои муҳими ҳаракати сармоя дар ҳолатҳои зерин инъикос меёбад:

- изофаи нисбии он дар қишвар, вақте ки номувоғиқатии байни қисмҳои сармоя ва имконияти истифодаи оқилонаи он дар доҳили давлат ошкор карда мешавад;
- нокифоягии талабот ба сармоя ва таъминоти он дар минтақаҳо ва давлатҳои гуногуни ҷаҳон.

Шароитҳои пешбинишуда ба ҳаракати сармояи зарурӣ дар он ҳолатҳое такя мекунанд, ки давлати содиркунанда эҳтиёҷоти худро ба истеъмоли доҳилӣ эҳсос мекунад. Дар ин ҳолат, ҷун қоида, вай ба сӯи мақсадҳои дигар ҷидду ҷаҳд мекунад.

Ҳадафи муҳимтарини содироти сармоя дар муддати тӯлонӣ “худинкишофёбӣ”-и он, яъне ба даст овардани фоидай иловагӣ буд. Дар айни замон, дар сиёсати содироти сармоя далелҳои нави мураккаб пайдо шудаанд. Дар ин раванд вазифаҳои зерин нақши аввалиндарачаро ишғол мекунанд:


- таҳқиқ ва нигоҳдории “нишонаҳо”-и шаҳсӣ дар савдои байналмилалии гуногун;
- шомилшавӣ ба таҷрибаи илмӣ-техникӣ ва идоракуни дигар қишварҳо;
- азхудкуни монеаҳои гумрукии баъзе давлатҳо ҳамчун хати даҳолат ба бозорҳои доҳилӣ “аз доҳил”;
- фароҳам овардани шароит барои ба бозорҳои хориҷӣ ворид намудани молҳои ватанӣ.

Хусусияти хоси ҳаракати ҷараёни байналмилалии сарсармоя капитал таҷассум меёбад. Қишвар ба бузургтарин содиркунандай захираҳои пулӣ мубаддал мегардад, баробари ин, вазифаҳои танзим, назорат ва ҳавасмангардониро дар раванди содироти намудҳои гуногуни сармоя фаъолона иҷро мекунад. Вобаста ба пасандозҳои воқеии хориҷӣ, қишвар ҳукуқи маҳдудиятҳои гуногунро барои худ нигоҳ медорад, ки ба ҳифзи манғиатҳои миллӣ нигаронида шудаанд. Хос аст, ки содироти сармоя ба хориҷи қишвар дар сатҳи пасттарин нисбат ба воридшавии сармояи хориҷӣ ҳамоҳанг карда мешавад [9, с. 66]. Махсусан, ҳисси давлат афзоиш ёфт, ки шаклҳо ва усулҳои нигоҳ доштани тавсееи сармояи давлатиро дар хориҷи қишвар дар охири солҳои 1998 такмил медиҳад. Бухрони молиявии охири солҳои 1998-ум. ба кохиш ёфтани вуруди сармояи хусусӣ (ба истиснои сармоягузории мустақим) ва ҳиссаи субсидияҳои давлатӣ дар маҷмӯи имкониятҳое, ки ба қишварҳои рӯ ба тараққӣ меафтанд, ба миён овард. Дар ин шароит, аҳамияти агентиҳои содиротии кредитии давлатӣ ва суғурта, инчунин дигар муассисаҳои молиявӣ афзудааст. Бо вуҷуди ин, агар қаблан ҷунин агентиҳо асосан бо кредитҳои содиротӣ ва суғуртаи қарзҳои содиротӣ машғул мешуданд, дар

айни замон, онҳо аксар вақт ба интиқоли маблағҳои асосӣ ва субсидияҳо барои лоиҳаҳои дарозмуддат нигаронида шудаанд.

Бояд қайд кард, ки таъмини ширкатҳои давлатӣ бо сармоягузориҳои хориҷӣ такрибан 30,0% амалиёти агентиҳои содиротиро дар миёнаи солҳои 1998, бо сатҳи миёнаи солонаи муомилот дар ҳаҷми тақрибан 100 млрд. долл. ташкил додааст [10, с. 89].

Вазъи сармоягузории мустақими хориҷӣ ба иқтисодиёти Тоҷикистон:



Ҷӣ хеле, ки маълумотҳои диаграмма нишон медиҳанд, дар соли 2018 афзоиши сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба соли 2011 қариб 2,31 баробар, дар муқоиса бо соли 2013 - 1,6 маротиба афзудааст. Ҳаминтавр, дар се соли охир, ҳаҷми сармоягузории мустақими хориҷӣ тамоюли афзоиш дорад.

Дар айни замон, субсидияҳои асосии қишварҳои тараққикарда аз ҳисоби ширкатҳои байналмилалӣ зиёд карда шуда, нисбат ба ММД қишварҳои-донор коҳиш ёфтааст. Илова бар ин, як қисми субсидияҳои давлатӣ бо шартҳои имтиёзном бори аввал дар тӯли солҳои зиёд босуръат коҳиш ёфтаанд. Тушканов И.М. чунин мешуморад, ки дар давраи муосир ҳар як қишвар, баробари дорои мувофиқатҳои муҳталифи андозаи сармояи содиротӣ ва воридотӣ будан, ҳамчун содиркунанда ва воридкунандаи сармоя баромад мекунанд. Агар қисми назарраси содироти сармоя нисбат ба ҳаҷми асосии воридот бартарӣ дошта бошад, қишвар ҳамчун “қарздиҳандай (кредитори) холис” ё “содироти холиси сармоя” тасниф карда мешавад. Кредиторҳои назаррас дар бозори сармояи ҷаҳонӣ то ибтидои асри XXI қишварҳои Тайван, Швейцария, Нидерландия ва Ҷопон, ки қарздиҳандагони асосии ваколатдор бокӣ мондаанд, нишон дода шудаанд.

Дар баробари ин, Ҷопон на танҳо ҳиссаи назарраси ҳарочоти марбут ба субсидия кардани барномаҳои барқарорсозии рушди иқтисодӣ дар Осиёи Шарқиро ба зимма гирифт, балки инчунин имкониятҳои қарздиҳиро ба лоиҳаҳои иҷтимоӣ ва инфрасоҳторӣ бо фоизи пасттарин афзоиш дод [15, с.99]. Вакте ки арзиши воридоти сармоя нисбат ба ҳаҷми содирот зиёд карда шавад, қишвар ба навъи “воридкунандаи сармояи холис” ё “қарзгирандаи ҳақиқӣ” мансуб дониста мешавад. Бузургтарин вомгирандагон ИМА, Арабистони Саудӣ, Канада, Бритониёи Кабир ва Мексика дар солҳои 90-уми асри гузашта буданд. Дар айни замон ИМА, Фаронса, Бритониёи Кабир ва Ҷопон муҳимтарин содиркунандагони сармоя ба ҳисоб мераванд.

Тағийирназарии иқтисодии ҷаҳонӣ метавонад бо чунин ҷараёнҳои номаҳдуди молиявӣ, ба гуфтаи Ҷ.Бхагвати, Д.Родрик ва Д.Стиглitz, “шикаста” шавад, баробари он, зарурати низоми мониторинги сармоя ва дигар маҳдудиятҳо дар тичорати байналмилалии дороиҳо ба вучуд орад [4, с. 178]. Соҳаҳои мувофиқи ҷаҳонишавӣ сарфакорона дар сатҳи

истехсолот мебошанд, ки имконпазир аст ва метавонад харочоти камтар ва нарххоро ба вучуд орад ва аз ин рӯ, ба барқароршавии иқтисод өварда расонад. Ҷанбаи назарраси таъсири ҷаҳонишавӣ ба иқтисодиёти давлат суръати афзоиши сармоягузории мустақими хориҷӣ мебошад, ки он аз вазъи савдои ҷаҳонӣ пеш рафтааст. Бояд қайд кард, ки баланд бардоштани афзоиши рушди иқтисодии қишварҳои пешрафта ҷараёни сармояро ба қишварҳои рӯ ба тараққӣ равона мекунад, ки ин маҳсусан дар эҳтиёчи захираҳои молия ифода ёфтааст [2, с. 122]. Чунин нуқтаи назар ба монанди “фирор”-и сармоя вучуд дорад. Дар маънои маҳдуд, он ҳамчун ҳаракати мачбурий ва ғайричашмдошти сармояи қӯтоҳмуддат аз давлат ба хориҷи қишвар фаҳмида мешавад; ба маънои васеъ, он ҳамчун хуручи умумии сармоя аз як давлат ба давлати дигар дар шаклҳои муҳталиф ва бо мӯҳлатҳои гуногун дар ҷустуҷӯи минтақаҳои фоидаовар ва боэъти мод фаҳмида мешавад. Сабаби муҳимтарини “фирор”-и сармоя тағиیرнапазирии сиёсӣ ва иқтисодӣ дар давлат, тағиирёбии асъори миллӣ, сиёсати бесамари иқтисодӣ, ки таконҳои бӯҳронӣ, зиёдшавии ҳавфҳои муҳталиф, андозҳои назаррас ва таваррумро ба вучуд меоранд.

Тибқи гуфтаҳои боло, бояд шаклҳои минбаъдаи “фирор”-и сармояро возех кард:

- ғайриқонунӣ (нигоҳ доштани ҳиссаи даромади асъори хориҷӣ, даромади гумшуда дар шартномаҳои иқтисодии хориҷӣ, масалан, дар созишномаҳои мубодила, пардохтҳои пешакӣ тибқи созишномаҳои баррасишаанд, содироти пинҳонии сармоя ва молҳо ва ғайра);

- аз манбаъҳои қонунӣ (афзоиши дороиҳои хориҷӣ, бонкҳои муттаҳидшуда), ҳариди амволи ғайриманқул дар хориҷа, содироти арзшудаи асъори хориҷӣ ва ғайра);

- “ҷудокунии пулҳои ифлос”, ки бо амалҳои ғайриқонунии шахсони воқеӣ ва ҳукуқӣ алоқаманданд ва ба ҷараёнҳои молиявии қонунӣ ворид шудани онҳо;

- долларикунонии (долларизатсияи) иқтисодиёт ё “фирор”-и дохилии сармоя ба асъори хориҷӣ.

Барои таҳлили андозаи “фирор”-и сармоя дар фаъолияти амалияи ҷаҳонӣ усулҳои зерин истифода мешаванд:

- умумияти ҳисобкунии сармояи қӯтоҳмуддат аз бахши шахсии ғайрибонӣ;
- усули таҳқиқи амиқ ва моддаи зикршудаи тавозуни пардохт.

“Фирор”-и сармоя захираи иқтисодӣ, асосан молиявӣ ва сармоягузории қишварро фош мекунад, ба зарари назарраси талафоти даромади аз содироти муайянни сармоя (харочот, дивидендҳо) өварда мерасонад, амнияти миллиро вайрон мекунад, эҳтимолияти сармоягузории дохилиро коҳиши медиҳад [11, с.123].

Сабабҳои асосии хуручи сармоя ба хориҷи қишвар метавонанд инҳо бошанд:

- 1) шароити умумии номусоид барои рушди фазои иқтисодӣ ва сармоягузорӣ дар қишвар (коҳиши ёфтани суръати афзоиш ва шиддати сармоягузорӣ, суръатёбии ноустувории иҷтимоию сиёсӣ, пастравии нишондиҳандаҳои бозор, норасонии назарраси молиявӣ, ақибмондагии инфрасоҳтори бозорҳои молиявӣ, заифии стандарти давлатии пулӣ ва ғайра);

- 2) ҷорӣ кардани курси иқтисодӣ дар давлат, ба ғайр аз соҳаи иқтисодии хориҷӣ: афзоиши сарбории андоз, интизории коҳиши нархи пули миллӣ, стратегияи кредитии мустаҳкам ва ғ. (сиёсати қурби баланди сомонӣ, ки муддати тӯлонӣ аз ҷониби Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардонида мешавад, ба гузоштани маблағ ба доллар ва хуручи сармоя аз давлат мусоидат менамояд);

- 3) ҷиноят ҳисобидани фаъолияти иқтисодӣ, амният ва самаранокии назарраси қонунигардонии даромадҳои пайдоиши ғайриқонунӣ аз ҳисоби амалиёти иқтисодии хориҷӣ;

- 4) мавҷуд набудани эътиимидаи соҳибкорӣ ба ҳукумат ва аҳолӣ - ба бонкҳо ва ба дигар ташкилотҳои молиявӣ, ки кори онҳо бо ихтиёри амволи амонатгузорон ҳамоҳанг карда мешавад;

- 5) сатҳи аз ҳад баланд бардоштаи меъёрҳои фискалӣ, сифати пасти қонунгузории андоз ва мутобиқати нокоғӣ дар қабул ва ситонидани андозҳо;

- 6) мавҷуд набудани қоидаҳои ошкорои содироти қонунии сармоя аз давлат;

- 7) таҳдидҳои назарраси коҳиши молии дороиҳои (активҳо) асосӣ.

Фазои сармоягузорӣ ба майли хуручи сармоя фишори ҷиддӣ мерасонад. Фазои сармоягузорӣ метавонад ҳамчун маҷмӯи шароити иқтисодӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ муайян карда шавад, ки ҷаzzобияти давлатро барои пасандозҳои хориҷӣ муқаррар мекунанд. Дар чунин ҳолат, арзиши фазои сармоягузорӣ бо ҷаzzобияти сармоягузорӣ ҳамҷоя мешавад, ки ин объективӣ нест, зеро ҳавфҳои сармоягузорӣ сарфи назар карда мешаванд, ки қадоме дар ҳама ҳолат фазои сармоягузориро муайян мекунанд [16, с.58].

Рейтинги фазои сармоягузории Тоҷикистон

Нишондиҳанда	Солҳо				2018 бар 2013
	2013	2015	2017	2018	
Рейтинг дар ҷаҳон	141	166	128	126	+ 15
Бақайдгирии корхонаҳо	77	106	85	36	+ 41
Гирифтани иҷозат барои соҳтмон	180	168	162	137	+ 43
Васлкунӣ ба низоми таъминоти барқӣ	181	178	173	163	+ 18
Қайдкунии моликият	82	70	97	77	+ 5

Аз ҷониби муаллиф дар асоси маълумотҳои зайл тартиб дода шудааст: Doing Business 2014: Going Beyond Efficiency. – Washington: DC: World Bank. 2014. – Р.222; Doing Business 2019: Training for Reform. - Washington: DC: World Bank. 2019. – Р. 5.

Тавре ки маълумотҳои ҷадвал нишон медиҳанд, Тоҷикистон дар муқоиса бо давраи охирини баррасиshawанда, яъне дар соли 2018 дар байни 190 давлатҳои ҷаҳон нишондиҳандай рейтинги кишвар аз рӯйи фазои сармоягузорӣ, дар муқоиса бо соли 2013 дар ҷои 126 қарор гирифтааст, ки он ба 0,9% афзудааст.

Ҳолатҳое, ки фазои сармоягузориро дар кишвар бад мекунанд, меъёрҳои бозтамвил, қарзҳои беруна ва дохилӣ, ноустувории сиёсӣ дар давлат, ноустувории иҷтимоӣ, таварруми назаррас, набудани буча, ҳароҷоти зиёд, қафомонии қонунҳоро дар бар мегиранд [8, с. 68]. Масалан, сармоягузорӣ дар кишвар чунин омилҳо, аз қабили заҳираҳои гаронбаҳои табии, бозори бузурги дохилӣ ва имконияти иштироки сармоягузорони хориҷӣ дар хусусигардонии вазъияти миллӣ, қадрҳои нисбатан муассир ва нисбатан арzon, ки метавонистанд фавран усулҳои ҳозираро арзёбӣ кунанд, ҷалб мекунанд. Мавҷуд набудани низоми аз ҷиҳати илмӣ асоснокшудаи иқтисодӣ ва иҷтимоии беҳбуди давлат, ноустувории ҳуқуқӣ, қонунгузории бесамар, сатҳи баланди таваррум, ноустувории асъори давлатӣ, сатҳи пасти рушди инфрасоҳтор, ҷинояткорӣ ва коррупсия, бюрократиқонии давлат ба вазъи фазои сармоягузорӣ таъсири манғӣ мерасонанд. Ҳама намуди ҳавфҳои сармоягузорӣ (молиявӣ, экологӣ, иҷтимоӣ-сиёсӣ, саноатӣ), ки ба ҳар як давлат ҳосанд ва ба ҳаракати ҷараёни сармоя таъсир мерасонанд, маънои аз ҳама муҳим доранд [15, с.102].

Бояд таъкид кард, ки нақши муҳимтаринро дар ташкили фазои сармоягузорӣ таъсири мақомоти идоракуни давлатӣ ва сиёсат мебозад. Бо вучуди ин, силсилаи омилҳо (масалан, ҷуғрофӣ) ба маъмурияти давлатӣ дучор намеоянд, аз онҳо бештар кафолати ҳуқуқи моликият, равишҳо ба танзими миллӣ ва андозбанӣ (ҷӣ дар дохили кишвар ва ҷӣ берун аз он татбиқ мешаванд), равандҳои нисбатан фароҳи муқарраркундандаи сифати танзими миллӣ, масалан, дарачаи коррупсия, илова бар ин, ташкили инфрасоҳтор, таъсир ба бозорҳои молиявӣ ва бозори меҳнат [13, с.168].

Дар ҳолати зиёд шудани хуручи сармоя аз кишвар, Бонки миллии Тоҷикистон имконпазирӣ ҷорӣ намудани маҳдудиятҳои кӯтоҳмуддати ҳаракати маблағҳоро баррасӣ мекунад. Ин тадбирҳоро танҳо дар замоне татбиқ кардан мумкин аст, ки хуручи сармоя бошиддат афзоиш ёбад. Бо назардошти вазъи қунуни ҷуғрофӣ-сиёсӣ метавон гуфт, ки он хеле ҳатарнок аст ва коҳиши заҳираҳои молиявӣ имконпазир аст. Нихоят, ҷаҳонишавӣ чунин тафйироти низоми муқарраршудаи муносибатҳои иқтисодии байналмилалиро ташаккул дод, ки онро нисбатан пешгӯинашаванда намуд, ки ин таҳияи пешгӯии амнияти дарозмуддати рушди иқтисодии ҷаҳонро ба таври назаррас коҳиш медиҳад.

Аз ҳамаи гуфтаҳои боло ҳулоса баровардан мумкин аст, ки дар мақола ҳусусиятҳои ҳаракати сармоя дар шароити ҷаҳонишавӣ, “фирор”-и сармоя (шаклҳо, усулҳо ва сабабҳо), илова бар ин, фазои сармоягузорӣ ва ҳавфҳое, ки ба ҳаракати (гардиши) сармоя таъсир

мерасонанд, таҳлил карда шудааст; бо ҳаракати сармоя тибқи ҳадафи гузошташуда чанбаҳои манфӣ ва мусбати равандҳои ҷаҳонишавӣ ошкор карда шудаанд.

АДАБИЁТ

1. Абалкин, Л. И. Избранные труды: в 4 т. /Л.И. Абалкин. – М.: Экономика, 2000
2. Авдокушин, Е. Ф. Международные экономические отношения: учеб. пособие /Е.Ф. Авдокушин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Маркетинг, 2012
3. Бархатов, В. И. Транснациональные корпорации в условиях глобализации экономики: монография /В.И. Бархатов, Н.И. Кондратьев. – Челябинск : ЧГУ, 2006
4. Бхагвати, Дж. Современная глобализация и её восприятие в мире /Дж. Бхагвати, Д. Родрик, Д. Стиглиц //Век глобализации. – 2008. – № 1
5. Дергачёв, В. А. Международные экономические отношения /В.А. Дергачёв. – М.: Юнити-Дана, 2005.
6. Журавлёва, Г. П. Государство в условиях глобализации: внешнеторговый либерализм и протекционизм /Г.П. Журавлёва, М.В. Синеев, В.И. Бархатов. – Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2004
7. Иванов, Н. Глобализация и проблемы оптимальной стратегии развития /Н.Иванов //Мировая экономика и междунар. отношения. – 2012. – № 2
8. Киреев, А.А. Международная экономика /А.А. Киреев. – М.: Междунар. отношения, 2010
9. Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения /В.Е. Рыбалкин, Ю.А. Щербанин, Л.В. Балдин. – М.: Юнити-Дана, 2011
10. Смородинская Н. Бегство капиталов как объект международных исследований / Н. Смородинская //Вопр. экономики. – 2013. – № 7
11. Ткачёв В.Н. Международное движение капитала и проблема финансовых кризисов / В.Н. Ткачёв. – М.: Макс-Пресс, 2013
12. Тушканов И.М. Вывоз капитала в условиях глобализации / И.М. Тушканов. – М., 2012
13. Фитуни Л.Л. Международное движение капитала в условиях глобализации /Л.Л. Фитуни. – М., 2011
14. Шерстнев М.А. Международное движение капитала в период рыночных реформ / М.А. Шерстнев // Экон. науки. – 2010. – № 12
15. Агентии омори назди Президенти ҶТ, Душанбе, 2019. – с. 223.
16. Doing Business 2014: Going Beyond Efficiency. – Washington: DC: World Bank. 2014. – P.222.

АННОТАЦИЯ

ХУСУСИЯТҲОИ ҶАҲОНИШАВӢ ҲАРАКАТИ САРМОЯ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР

Дар мақолаи мазкур натиҷаҳои мусбат ва манғии равандҳои ҷаҳонишавӣ ҳангоми ҳаракати сармоя инъикос карда шудаанд. Тағовутҳои ҳаракати сармоя дар муҳити ҷаҳонишавӣ, “фирор (гуреза)”—и сармоя (шаклҳо, усулҳо ва сабабҳо), инчунин фазои сармоягузорӣ ва хавфҳое, ки ба ҳаракати сармоя фишор меоранд, мавриди таҳлил қарор дода шудаанд. Барои таҳлили ҳаракати байналмилалии сармояи хусусӣ манфиатҳоро ба соҳти тавозуни пардохтии кишварҳои пешрафта равона кардан лозим аст, ки дар мақола ба хубӣ таҷдиди назар шудааст. Хусусияти ҳисоби молиявии тавозуни пардохти хориҷа дар байнӣ тавозуни пардохтҳои кишварҳои дорои иқтисоди гузариш, вомҳо (займҳо) ва қарзҳо дар соҳтори сармояи ҷалбӯдаи хориҷӣ ва арзиши баланди намудҳои камдаромади содиротии сармоягузорӣ ба ин ё он давлат ҳиссаи назаррас доранд. Дар охир дар бораи хусусиятҳои ҳаракати сармоя дар шароити ҷаҳонишавӣ хулоса карда шудааст.

АННОТАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛОБАЛИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В данной статье отражены положительные и отрицательные результаты глобализационных процессов в движении капитала. Анализируются различия движения капитала в условиях глобализации, «бегство» капитала (формы, методы и причины), а также инвестиционный климат и риски, влияющие на движение капитала. Для анализа международного движения частного капитала необходимо остановиться на структуре платежного баланса развитых стран, который хорошо раскрыт в статье. Характер финансового счета внешнего платежного баланса, между платежным балансом стран с переходной экономикой, займами и кредитами в структуре привлеченного иностранного капитала и торговли экспортами в любую страну. В заключении приводятся особенности движения капитала в контексте глобализации.

Ключевые слова: «бегство» капитала, движение капитала, глобализация, инвестиционные риски, формы «бегства» капитала, инвестиционный климат.

ANNOTATION

THE CHARACTERISTICS OF GLOBALIZATION OF CAPITAL MOVEMENTS IN MODERN CONDITIONS

In this article is elven the positive and negative results of globalization processes in the capital movement. Differences of the capital movement in the condition of globalization, capital flight (forms, methods and reasons), also the investment climate and risks affecting in capital movement are analyzed. To analyze the international movement of private capital, is necessary to dwell on the structure of the payments balance of the developed countries, which is well revised in the article. The nature of the financial account of the external payments balance between the balance of payments of countries with economies in transition, loans and credits in the structure of attracted foreign capital and the high cost of low-income exports of any country. The last conclusion is giren the peculiarities of capital movement in the condition of globalization.

Key words: *capital flight, capital movement, globalization, investment risks, forms of capital flight, investment climate.*

ТДУ 636.32/38

МИНТАҚАБАНДЙ ВА РУШДИ ГҮСФАНДПАРВАРЙ ДАР МАМЛАКАТХОИ ХОРИЧЙ

Расурова Д.Б., омӯзгори Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Н. Хусрав

Калимаҳои калидӣ: гүсфандпарварӣ, минтақабандӣ, самти гӯштӣ, самти пашм, маҳинпаҳм, паҳми дағал, гӯшт, барра, интенсивӣ, экстенсивӣ, таҷриба, истифода.

Дар ҷаҳон 1,1 миллиард саршумори гүсфандон мавҷуданд. Дар 20 соли охир тағиیرёбӣ дар ҳудуди 10-12% ба қайд гирифта шудааст. Шумораи аз ҳама зиёди гүсфандон дар Осиё ва Африқо, ки дар он 62,3% шумораи умумии гүсфандони ҷаҳон муттамарказ шудааст. Дар Чин айни замон - 172 миллион сар, Австралия - 120 миллион сар гүсфанд мавҷуд аст.

Дар аксари кишварҳо парвариши гүсфандон самти гӯштӣ доранд. Дар ҷаҳон дар маҷмӯъ 8,5 миллион тонна гӯшти гүсфанд истехсоли карда мешавад. Дар истехсоли гӯшти гүсфанд Австралия ва Зеландияи Нав пешсафанд, дар ҳоле, ки Аврупо ҳамасола беш аз 450 ҳазор тонна гӯшти гүсфанд, Осиё то 300 ҳазор тонна гӯшти гүсфанд ворид мекунанд. Кишварҳои пешсаф дар истехсоли паҳм Австралия, Чин, Зеландияи Нав ва Британияи Кабир ба ҳисоб мераванд. [1]

Нишонаҳои хоси рушди гусфандпарварӣ дар ҷаҳон дар даҳсолаҳои охир табдили самтҳои он ба афзоиши истехсоли гӯшти гүсфанд, барра, шири гүсфанд ва кам шудани истехсоли паҳм мебошанд. Ин бо сабаби кам шудани талабот ба маҳсулот ба амал омадааст.

Дар Австралия шумораи назарраси гүсфандон ва ҳаҷми зиёди истехсоли маҳсулоти гүсфанд аз ҳисоби омезиши оптималии шароити иқлими минтақаҳои гуногун ва зоти гүсфандон, инчунин конъюнктураи бозорҳои берунӣ ва дохилӣ ба амал омадааст. Австралия то 90%-и тамоми паҳми ҷаҳонро содир мекунад ва танҳо 10% -и он дар дохили кишвар истифода мешавад. Ба рушди саноати паҳмини ватанӣ ҷораҳои ҳимояи давлатӣ, ки ҳангоми ҷорӣ намудани бочҳои баланд оид ба воридоти маҳсулоти паҳмин ба Австралия ифода ёфтаанд, мусоидат карданд. [2]

Ташаккули иқтидори баланди содиротии маҳсулоти гусфандпарварӣ дар Австралия аз тақсимоти оқилонаи гүсфандон аз рӯи минтақаҳо вобаста аст.

Дар Австралия гүсфандпарварӣ чунин минтақабандӣ карда шудаанд:

❖ шакли интенсивии парвариши гүсфандони равияи гӯштӣ-паҳмии бо кишти зироатҳои ҳӯроки ҷорво. Ба ғайр аз ин дар Австралия дар баробари гүсфандпарварӣ парвариши ҷорвои қалони шоҳдор низ ривоҷ ёфтааст. Таносуби онҳо 30 ба 25% мебошад;

❖ миңтақаңынан истексоли ғалладона-гүсфандпарварын хеле равнақ ёфтааст. Заминхо ба ғаллакорын да гүсфандпарварын махсусгардонидашуда мутаносибан 40 да 20% аз шумораи умумии чорворо ташкил медиҳад;

❖ бо рохи экстенсиви парвариши гүсфандон бо истифода аз чарогох (нимбиёбонхой буттадор), ки саршумори гүсфандон танхо 30% шумораи умумии ҳайвонотро ташкил медиҳад да танхо рамаи мериносий парвариши мешавад, ки дорой пашми аълосифат мебошад.

Дар Австралия, дар сатхи федералык да миңтақавы, аз чониби ду ширкати федералык гүсфандпарвары (аз 5 то 40 ҳазор гүсфанд) ба рох монда шудааст. Вазифаҳои онҳо иборат аз ташкили чарогох, пашмтароши гүсфандон, тайёр кардани пашм, таъминоти дорухои зоологӣ, таҷхизот ва дастгирии ҳаёти оилаи дехқон мебошанд. [3]

Намунаи дигари беҳтарини чойгиршавии самараноки парвариши гүсфандон инчунин Британияи Кабир мебошад, ки дар он се миңтақаи парвариши гүсфандон фарқ карда мешавад:

❖ парвариши интенсиви гусфандони чарогохии гӯштӣ - пашмӣ бо коштани зироатҳои ҳӯроки чорво ва фарбех кардани барраҳо ва гүсфандон барои гӯшт. Ғайр аз ин, гүсфандпарвары дар ин ҷо одатан бо парвариши чорвои калони шоҳдор ҳамчоян карда мешавад (дар миңтақа, мутаносибан, 30 да 25% шумораи умумии чорвои чумхурӣ муттамарказонида шудааст);

❖ миңтақаи парвариши гүсфандони кӯҳӣ (Шотландия, Уэлс, Англияи Шимолӣ ва Шарқӣ). Дар миңтақаҳои кӯҳӣ онҳо тамоми сол ҷарронида мешаванд, барраҳоро аз гүсфандон бармаҳал ҷудо карда, дар чарогоҳо нигоҳ медоранд;

❖ миңтақаи наздикухии зоти гӯштӣ – пашмии парвариши гүсфандони зоти маҳинпаشم, ки дар он гүсфандонро барои бордоркунӣ бо гүсфандони кӯҳӣ парвариш мекунанд, то зотро беҳтар карда, зоти гӯштӣ ба даст оранд. Тамоми сол гусфандон дар чарогоҳ нигоҳ дошта мешаванд, дар зимистон ба онҳо ҳошок ва силос, шалгам, қарами ҳӯроки чорво дода мешавад. Гүсфандон танхо дар оғилҳои махсус ҷарронида мешаванд;

❖ миңтақаи парвариши гүсфандон бо рохи интенсивӣ, ки дар он парвариши гүсфандон ба дурагакуни бисёрҷанба асос ёфтааст (гүсфандони кӯҳӣ бо зотҳои дарозпашм ва кӯтоҳпашм дурага карда мешаванд). Самти асосии парвариши барраҳо барои гӯшт мебошад. Танхо 42% гүсфандон зотианд, боқимонда ду-се зоти дурага.

Дар Британияи Кабир шумораи зиёди гүсфандон вучуд дорад, ки онҳо дорой маҳсулнокии баланд буда, диққати асосии иқтисодиёт на ба пашм, балки ба истексоли барра равона карда шудааст. Ин тамоюли парвариши гүсфандонро нархҳои мавҷудаи гӯшт ва пашм ҳавасманӣ мекунанд. Нархи гӯшти гүсфанд назар ба гӯшти дигар намудҳои чорво баландтар аст. Агар нархи 1 кг гӯшти гови навъи якум 100% гирифта шавад, пас нархи 1 кг барраи навъи якум (яъне гӯшти барра) 126% -ро ташкил медиҳад.

Бритониёи Кабир миқдори зиёди барраро аз Зеландияи Нав ворид мекунад, ки дар бозори Англия нисбат ба барраи маҳаллӣ 20-25% арзонтар фурӯҳта мешавад, зеро сифати гӯшт ҳангоми яхкунӣ паст мешавад. Ҳамин тарик, нархҳои мавҷудаи гӯшти гүсфанд дар доҳили кишвар рушди гусфандпарвариро дар кишвар ба қадри кофӣ ҳавасманӣ мекунанд.

Хочагиҳои гүсфандпарварии Тоҷикистон ба таҷрибаи рушди муосири миңтақабандии гусфандпарвары дар Россия ва Қазоқистон, ҳамчун шарикони иқтисодӣ ва истеъмолкунандай эҳтимолии гӯшти ҷавони гүсфанд, инчунин пӯсти гүсфандон, пашм ва пӯсти гүсфанди қароқулӣ таваҷҷӯҳи хоса дорад.

Шумораи умумии гүсфандон дар кишвари Россия ба 25 миллион сар мерасад, самти асосӣ парвариши гүсфандони маҳинпаشم (82%) мебошад, ки инро талаботи зиёди истеъмолкунандагон ба маҳсулоти пашмӣ ва сиёсати чойгузинии воридот муайян мекунад. Ба генофонди муосири гүсфандон дар қаламрави Россия 14 зоти маҳинпаشم (66,4%), 9 зоти миёнапашм (11%), 2 зоти нимдағалпашм (1%) ва 12 зоти дағалпашм

(21,6%) дохил мешаванд. Бояд қайд кард, ки унсури асосии рушди гүсфандпарварии ба зиёд кардани истехсоли гүшт ва пашм нигаронида шудааст.

Вобаста аз шароити табий ва иқлими дар қаламрави Россия, минтақаҳои алоҳида ташкил карда шуданд, ки дар чойиркуни гүсфандони самтҳои гуногуни равияи истехсолӣ доранд:[4]

- ❖ минтақаи парвариши гүсфандони маҳинпашм - дар минтақаҳои даштии Кавкази Шимолӣ, Қалмикия ва Догистон, ноҳияҳои Поволжье Поён ва қисми ҷанубии Сибир. Маҳсулоти асосии он пашм ва барраи мериноӣ мебошанд;
- ❖ минтақаи парвариши гүсфандони ниммаҳин ва маҳинпашм - дар Поволжьеи Миёна, Бошқирдистон ва Тотористон, ноҳияи марказии иқтисодӣ, ноҳияҳои Сибири Шарқӣ;
- ❖ минтақаи парвариши гүсфандон барои пӯстин - дар қисматҳои шимолӣ ва шимолу ғарбии Минтақаи Ғарбии Сиёҳзамин, дар як қатор минтақаҳои Сибир;
- ❖ минтақаи парвариши гүсфандони қароқулий ва гүштӣ - серравған (думи фарбех) асосан ҳоҷагиҳои минтақаи Астраҳан ва Урал Ҷанубиро дар бар мегирад, аммо ин самт суст рушд кардааст.

Барои рушди минбаъдаи самараноки соҳа ва тақсимоти оқилонаи гүсфандон дар минтақаҳои Россия, ба ақидаи олимон, танзими давлатиро дар сатҳи федералий ва минтақаӣ тақвият дода, бозори "шаффофф" -и пашмро эҷод кардан лозим аст. [5]

Дар Россия имкониятҳои баланд бардоштани маҳсулнокии гүшти гүсфандони маҳинпашм ҳанӯз пурра ба анҷом нарасидаанд ва ин имкон медиҳад, ки ҳамзамон пашм ва гүшт ба даст оварда шавад. Дар баробари ин, барои фаъолияти самарарабахши соҳаи парвариши гүсфандон, мудирияти мусоир лозим аст, ин имкон медиҳад, ки имкониятҳои соҳа ба таври объективӣ арзёбӣ ва сармоягузорӣ ҷалб карда шаванд. Аз ин рӯ, талаб карда мешавад, ки соҳаҳои пӯшидаи даврӣ ба коркарди максималии ашёи ҳоми гусфандпарварӣ равона карда шаванд. Гузариши технологӣ аз парвариши афзалиятноки ашёи ҳоми гусфандпарварӣ ба коркарди комплексии он ба маҳсулоти ниҳоӣ самти асосии дар барномаи соҳавии мақсадноки «Рушди гүсфанду буз дар Федератсияи Россия барои солҳои 2012-2014 ва то давраи соли 2020 ». [6]

Дар Беларуссия таҳияи механизми самарарабахши иқтисодии идоракунии ғоифодавари соҳа ва таъсиси ширкати ягонаи ҳолдингӣ бо корхонаҳои коркарди маҳсулоти гүсфанд пешбинӣ шудааст. [7]

Истифодаи таҷрибаи самараноки рушд ва чойиркуни гусфандпарварӣ ва истифодаи омилҳои интенсификации соҳа барои Тоҷикистон муҳим аст.

Минтақабандии гүсфандпарварӣ дар Казоқистон хусусияти фарқунанда дорад, зеро Казоқистон минтақаҳои гуногуни иқлимий ва ҷуғрофӣ дорад.

Ҳамин тарик, дар тақсимоти саршумори гүсфандон аз рӯи минтақаҳо тағйирот ба амал омаданд. Концентратсияи чорво дар минтақаҳои биёбон, наздиқӯйӣ ва кӯҳӣ афзоиш ёфт (78% шумораи умумии гүсфандон). Саршумори чорво дар минтақаҳои даштӣ хеле кам шудааст.

Бояд қайд кард, ки минтақаҳои даштӣ барои рушди гусфандпарварӣ захираҳои кофӣ надоранд. Дар ҷадвали 1 минтақабандии гүсфандпарварӣ вобаста ба мавзехои казоқистон оварда шудааст. [8]

Ҷадвали 1 - Минтақабандии гүсфандпарварӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Қазоқистон

Мавзӯҳо	Минтақабандӣ, %		Сарбории ҷароғоҳҳо ба 1 сар гүсфанди шартӣ	Ҳиссаи гүсфанди зотӣ, %
	Саршумор	Истехсоли		
		гүшт		
Дашт	22,3	24,7	21,2	1,4
Биёбон	30,6	31,1	27,5	2,6
Назди кӯҳӣ	33,7	31,5	36,0	0,8
Кӯҳӣ	13,4	12,7	15,4	0,9
Ҳамагӣ	100,0	100,0	100,0	1,1
				14,4

Тавре ки аз рақамҳои ҷадвал бармеояд, дар мавзеъҳои наздикухӣ ва биёбон ҳиссаи гусфандпарварӣ зиёд буда, дар мавзеъҳои кӯҳӣ онҳо 13,4 %-ро ташкил додаанд. Дар истеҳсоли гӯшт низ минтақаҳои назди кӯҳи ва биёбон мутаносибан 31,5 ва 31,1 фоизро ташкил медиҳанд. Истеҳсоли пашм дар ин минтақаҳо бартарӣ дорад. Вале ҳиссаи саршумори чорвои зотӣ умуман дар мамлакат 14,4%-и ҳайати подаро ташкил додааст, вале ин нишондиҳанда дар минтақаи дашт ба 6,7% баробар аст. Сарбории ҷароғоҳҳо ба 1 сар гӯсфанди шартӣ агар дар Қазоқистон ба 1,1 га баробар бошад, пас ин нишондиҳанда дар минтақаҳои доманақӯҳ ва кӯҳҳо ба 0,8 ва 0,9 га баробар аст, ки захира намудани хӯрокаро дар фасли зимистон тақозо менамояд. Сатҳи пасти чорвои зотӣ дар соҳтори пода бехтар кардани ҷойгоҳи ҳочагиҳои зотпарвариро тақозо менамояд.

Шумораи аз ҳама зиёди чорвои зотӣ дар минтақаҳои биёбон ва наздикухӣ мутамарказ шудааст. Аммо, дар ин минтақа, миқдори зиёди захираҳои ҷароғоҳ мавҷуд аст, ки дар он саршумори чорво нисбат ба ҳаҷми миёнаи ҷумҳурӣ 2 маротиба зиёд аст. Аз ин рӯ, имкониятҳои афзоиши саршумори гӯсфандон дар ин минтақаҳо маҳдуданд, ки ин зарурати объективӣ барои интенсификации соҳа ва ташкили азхудкуни майдонҳои истифоданашудаи ҷароғоҳҳоро ба вучуд меорад.

Ҷойгиркунӣ - ин раванди тақсимоти фазоии истеҳсоли намудҳои алоҳидай маҳсулот дар қаламрави қишвар ё минтақа мебошад. Дар баробари ин, бояд шароит ва омилҳои муҳталифи ба ҳам алоқамандро ба назар гирифтан ва ба ҷойгиршавии соҳа таъсири мустақим расонидан зарур аст. Принципи асосии ҷойгиркунӣ аз он иборат аст, ки истеҳсоли маҳсулот бояд дар он минтақаҳое амалӣ карда шавад, ки афзоиши пайвастаи он ба даст оварда мешавад ва ҳароҷоти истеҳсол ва интиқол аз ҳама камтар аст.

Муҳимтар аз ҳама баррасии ҳамаҷонибаи шароити табии ҷаҳонӣ (равиши агроклиматӣ) аст, зеро гуногуни онҳо, аз як тараф ба талаботи нобаробаре, ки аз ҷониби соҳаҳои қишоварӣ ба онҳо гузошта мешаванд, аз тарафи дигар, рушди маҳсусгардонии минтақавиро дар таъмини истифодаи самараноки шароити ҳар як минтақаи (минтақаи табии) ҷумҳурӣ барои зиёд кардани ҳаҷми маҳсулот, кам кардани ҳароҷоти истеҳсолӣ ва баланд бардоштани даромаднокии соҳа тақозо мекунад.

Дар Қазоқистон барои равнақи гӯсфандпарвар аз ҷониби давлат дотатсия дода мешавад. Дар ҷадвали 2 ҳолати кунуни дастгирии давлатии соҳаи гӯсфанд парварӣ оварда шудааст.

Ҷадвали 2 - Субсидияҳои давлатӣ барои татбиқи механизми ташкилию иқтисодии рушди гусфандпарварӣ дар Қазоқистон дар соли 2016

Номгӯй	Ҳолати кунунӣ	
	Ҳамагӣ, млн. танга	Ҳисса, %
Субсидия барои чорвои зотӣ	9349	77,8
Субсидия барои истеҳсоли маҳсулоти чорво	2348	20,3
Аз ҷумла: гӯшт	1591	13,2
-пашми маҳин	847	7,1
Субсидияҳо барои: хӯроки чорво	224,0	1,9
Ҳамагӣ	12011	100,0

Тавре аз таҳлили ҷадвал бармеояд, барои рушди гӯсфандпарварӣ субсидияҳои давлатӣ аҳамияти қалон дорад. Дар ҳамин давра барои рушди чорвои зотӣ 9349 млн. танга ба андозаи 77,8% барои истеҳсоли маҳсулоти чорво 2348 млн.танга ё ба андозаи 20,3% аз ҷумла: барои гӯшт 1591 млн.танга ва пашми маҳин 847 млн.танга ё мутаносибан 13,2 ва 7,1% -ро ташкил медиҳад. Субсидияҳо барои хӯроки чорво 2240 млн танга ё 1,9% баробар мебошад. Тавре маълум аст, ҳиссаи аз ҳама бештари субсидияҳо барои бехтарсозии чорвои зотӣ равона гардидааст, зеро яке аз омилҳои рушди гӯсфандпарварӣ ин ташаккули чорвои зотӣ ва бехтарнамоии хӯроки чорво ба ҳисоб меравад, ки аз ҳиссаи умумии субсидияҳо дар маҷмӯй 9573 млн.танга ё ба андозаи 79,7% -ро ташкил медиҳад.

Барқарорсози соҳаи гусфандпарварӣ дар асоси омилҳои интенсивии рушд афзоиши маблағузорӣ ва субсидияро тақозо мекунад. Аз ин рӯ чораҳои зерини дастирии давлатӣ амал мекунад:

- кам кардани арзиши истехсоли гӯшти гӯсфанд (барра) барои хочагиҳои сатҳи 1 ба андозаи 200 танга / кг ва дараҷаи 2 - 100 танга / кг гӯшт;
- кам кардани арзиши хариди ҳӯроки консентратсияшуда ва сершира.

Аммо, субсидияи пешниҳодшудаи ҳарочот барои паст кардани арзиши истехсоли гӯшти гӯсфанд танҳо ба як қатор хочагиҳои қалон, ки ба сатҳҳои 1 ва 2 мансубанд, дастрас аст. Маблағи ҷуброн дар ҳаҷми 200 тенге барои 1 кг гӯшт метавонад арзиши истехсолотро 25-30% арzon кунад ва ҷолибияти сармоягузории парвариши гӯсфандони гӯштиро афзоиш дихад. Барои хочагиҳои дараҷаи дуввум арzon кардани арзиши гӯшти истехсолшуда 13-15%-ро ташкил ҳоҳад дод, ки ин ба имконияти гузаронидани тақористехсоли васеъ низ таъсири мусбат мерасонад.

Ҳамин тавр, таҳқиқоти гузаронидашуда доир ба минтақабандӣ ва рушди гӯсфандпарварӣ дар мамлакатҳои ҷаҳон аз он гувоҳӣ медиҳад, ки вобаста ба шароити табий ва захираҳои мавҷуда ин соҳа дар ҳолати рушд қарор дорад. Ҳусусан таҷрибаи давлати Казоқистон доир ба минтақабандӣ ва дастирии давлатии соҳа барои Тоҷикистон аз аҳамият ҳолӣ нест.

Адабиёт

1. Сектор шерсти. Инвестиционный центр ФАО [Интернет ресурс]. – [www.biznestoday.ru](http://www.imp_scado_wool_RU.inddmного об овцеводстве Австралии [Интернет ресурс]. - All-test.ru
2.Основные зоны овцеводства в России и странах СНГ [Интернет ресурс]. - <a href=)
- 3.Джапаридзе Т. Тенденции развития овцеводства в России [Интернет ресурс]. – www.baranina.org
- 4.Постановление Правительства РФ от 30 марта 2012г. № 269 "Об установлении дополнительных требований к участникам размещения заказов при размещении заказов на поставки отдельных видов товаров для нужд федеральных органов исполнительной власти" (с изменениями и дополнениями от 24 декабря 2012 г.) [Интернет ресурс]. - <http://base.garant.ru/70156620/#ixzz4AsndFNE3>
- 5.Программа развития овцеводства и козоводства в России [Интернет ресурс]. - mch.ru/documents/file_document/v7_show/16977.133.htm
- 6.Республиканская программа развития овцеводства на 2013-2015 годы в Республике Беларусь [Интернет ресурс]. - <http://online.zakon.kz>
- 7.Асылбекова Э.Б.. Продуктивные показатели маток разных пород в условиях юго-востока Казахстана // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. – 2015.- № 1-2.
8. Организационно-экономический механизм эффективного развития и размещения овцеводства по природно-хозяйственным зонам Казахстана. Алма-Ата. 2017. –С.10

АННОТАСИЯ МИНТАҚАБАНДӢ ВА РУШДИ ГӮСФАНДПАРВАРӢ ДАР МАМЛАКАТҲОИ ҲОРИҶӢ

Дар мақолаи мазкур муаллиф таҷрибаи давлатҳои Австралия, Россия, Британияи Кабир, Қазоқистон ва Белорусро доир ба минтақабандӣ ва рушди соҳаи гӯсфандпарварӣ зери таҳқиқот қарор дода, дастовардҳо ва қобили қабул будани онҳоро барои Тоҷикистон пешниҳод намудааст. Ба назари муаллиф таҷрибаи Австралия ва Казоқистон дар равнаки соҳа хеле назаррас буда, метавонад чун дастури методӣ барои хочагиҳои қишоварзии Тоҷикистон истифода бурда шавад.

АННОТАЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОВЦЕВОДСТВО В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

В этой статье автор исследует опыт Австралии, России, Великобритании, Казахстана и Белоруссии по размещению и развитию овцеводства, а также представляет их достижения и приемлемость для Таджикистана. По мнению автора, опыт Австралии и Казахстана в развитии отрасли очень значителен и может быть использован в качестве руководства для сельскохозяйственных организаций Таджикистана.

Ключевые слова: овцеводство, районирование, мясное направление, шерстяное направление, шерсть, грубая шерсть, мясо, баранина, интенсивная, экстенсивная, опыт, использование.

ANNOTATION

ACCOMODATION AND DEVELOPMENT OF SHEEP BREEDING IN FORLEIGH COUNTRIES

In this article, the author examines the experience of Australia, Russia, the United Kingdom, Kazakhstan and Belarus in zoning and development of the sheep sector, and presents their achievements and acceptability for Tajikistan. According to the author, the experience of Australia and Kazakhstan in the development of the sector is very significant and can be used as a guide for agricultural farms in Tajikistan.

Key words: sheep breeding, zoning, meat direction, wool direction, wool, coarse wool, meat, lamb, intensive, extensive, experiment, use.

ТДУ М95-330.332=332.1

ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМҲОИ ФАРОҲАМ ОВАРДАНИ МУҲИТИ МУСОИДИ САРМОЯГУЗОРӢ БАРОИ ТАҲИЯ ВА ТАТБИҚИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ

Муҳаммадҷони Азизулло, омӯзгор ДДК А.Рӯдакӣ

Бақоев Ш.С., омӯзгори калон ДДБ ба номи Н. Хусрав

Калимаҳои қалидӣ: иқтисод, сармоягузорӣ, лоиҳаи сармоягузорӣ, муҳити сармоягузорӣ, соҳаи сармоягузорӣ, молиявӣ, иқтисодӣ.

Муваффақияти ҳақиқии таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ ба дараҷаи мусоиди муҳити сармоягузорӣ вобаста мебошад. Муҳити сармоягузорӣ муҳите мебошад, ки дар он равандҳои сармоягузорӣ ҷараён гирифта, барои таҳияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ҳавасмандӣ ҷой дорад. Он дар зери таъсири омилҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, сиёсӣ, молиявӣ, экологӣ ва ғайра, ки шароити фаъолияти сармоягузории минтақа ва ҳавфи сармоягузориро муайян месозад, ташаккул мейбад. Лаҳзаи муҳим барои ташаккулӯбии муҳити сармоягузорӣ соҳаи рушдёфтai сармоягузорӣ ба ҳисоб меравад.

Соҳаи сармоягузорӣ майдонеро мемонад, ки дар умумияти ҳамаи муносибатҳои иқтисодӣ, молиявӣ, сармоягузорӣ ва ҳамоҳангии манфиатҳои байни иштирокчиёни алоҳида ба ҳам меояд, ки онҳо рушд ва афзоиши истеҳсолот ва ё сармояро таъмин месозанд. Аз ин рӯ, соҳаи сармоягузорӣ ҳамчун қисмати низоми умумии иқтисодӣ зохир гардида, дар муҳити он фаъолият менамояд. Ҳамаи намудҳои захираҳои сармоягузорӣ (молиявӣ, моддӣ, меҳнатӣ, техникӣ ва ғайра) асоси фаъолияти соҳаи сармоягузориро ташкил медиҳанд. Таркиби соҳаи сармоягузории дар ҷадвали 1. нишон дода шудааст.

Ҷадвали 1 -Таркиби соҳаи сармоягузорӣ

№	Нишондиҳанда	Шарҳи муҳтассар
	Истеҳсолоти сармоягузорӣ	<i>Соҳаи мустақими сармоягузорӣ, ки маблагҳои дар он гузошташуда дар сектори ҳақиқии иқтисодӣ дар зинаи азхудкунӣ тадбик ва истифодаи лоиҳаҳои сармоягузорӣ иштирок менамоянд</i>
	Инфрасоҳтори сармоягузорӣ	<i>Маҷмӯи он соҳаҳои иқтисодӣ мебошад, ки фаъолияти сармоягузории истеҳсолотро таъмин месозанд</i>
	Тибқи объектҳои маблағгузоришаванда	<i>- соҳаи сармоягузории мустақим (сармояи дар сектори ҳақиқии иқтисодӣ гузошташуда); -соҳаи сармоягузории инноватсионӣ; -соҳаи сармоягузории молиявӣ; -соҳаи ҳуқуқи моликият (тақсимоти ҳуқуқҳои моликияти хусусии иштирокчиёни фаъолияти сармоягузорӣ).</i>
	Аз рӯи объектҳои иштироккунанда	<i>- давлат;</i> <i>- вазоратҳо ва идораҳои гуногун;</i> <i>- намояндагони ҳокимияти маҳаллӣ;</i> <i>- намояндагони бизнес;</i> <i>- сармоягузорони хусусӣ, стратегӣ ва институтсионалӣ;</i> <i>- супориишиҳандаон, пудратчиён ва ғайра;</i> <i>- шахсони ҳуқуқӣ ва воқеии хориҷӣ.</i>

Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст

Дар шароити муосир гузариш ба парадигмаи нави идорақунии давлатии сармоя амалӣ шуда истодааст, ки он асоси пешрафти иқтисодиёти миллӣ буда, муҳити мусоиди сармоягузориро фароҳам меоварад. Ин дар шароити имрӯза хеле муҳим арзёбӣ

мегардад, зеро бисёр паҳлухои вазъи ҳақиқии иқтисодӣ дар минтақаҳои чумхурӣ аз тарафи роҳбарони корхонаҳо ва мутахассисони идоракунӣ ба таври гуногун пешниҳод мешаванд. Ин фарқият дар масъалаҳои таҳия ва рушди инфрасохтори равандҳои сармоягузорӣ, ки ҳамчун унсури асосии муҳити сармоягузорӣ шуморида мешавад, нисбатан равшантар зоҳир мегардад.

Дар назарияи фаъолияти сармоягузорӣ оид ба мушкилоти инфрасохторӣ дар адабиёти иқтисодӣ танҳо панҷ-шаш соли охир ба таври ҷиддӣ сухан меғуфтагӣ шуданд. Вале нақш ва аҳамияти инфрасохтор барои таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, ҳамчунин барои азnavtashkiлдиҳии муваффақонаи тамоми системаи сармоя ниҳоят бузург аст. Ташаккули инфрасохтори хуб рушдёфта ва самарабахш амалкунанда яке аз заминаҳо ва шартҳои муҳими таҳияи лоиҳаҳои ҳақиқии сармоягузорӣ ба шумор меравад. Ҳалли пурраи ин мушкилот дар вилояти Хатлон аз як қатор омилҳои зерин вобаста мебошад.

Якум, дараҷаи пасти рушди инфрасохторҳо ба туфайли равандҳои сармоягузорӣ, равандҳои ташаккули маҷмӯи молиявӣ- сармоягузории минтақа ва ғайра.

Дуюм, аҳамияти қалон доштани таъмини инфрасохторӣ барои ташкили муносибати самараноки ҳамаи субъектҳои фаъолияти сармоягузорӣ, иштирокчиёни лоиҳаи сармоягузорӣ дар доираи маҷмӯи ягонаи сармоягузории минтақа.

Сеюм, раванди тӯлонӣ ва гаронарзиш будани раванди бунёди инфрасохтори дараҷаи баланди рушд ва сифати баланддошта. Вазъи мавҷуда боз аз он сабаб ҳафвтар мегардад, ки инфрасохтор чун қоида мустақилона танҳо як қисмати маҳсули ҳудро амалӣ мегардонад, аз ин рӯ, он бемавҷудияти соҳаи даҳлдори ҳуд самараовар буда наметавонад.

Барои коркард ва татбиқи сиёсати минтақавии сармоягузории давлатӣ бояд заминаҳое мавҷуд бошанд, ки аз онҳо муҳимтаринашон инфрасохтори сершоҳаи рушд ва дастгирии соҳаи иқтисодиёти минтақа ба ҳисоб мераванд. Чи тавре маълум аст, инфрасохтор ҳамчун маҷмӯи соҳаҳое муайян мешавад, ки ба ягон раванди рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ ҳизмат мерасонад, яъне инфрасохтори сармоя дар асоси рушди мувофиқи ҳуди фаъолияти сармоягузорӣ рушд ва таркибандӣ мешавад. Дастгирии ин равандҳо дар ҳамаи сатҳҳои идоракуни давлатӣ, дар мувофиқат бо мантиқ ва афзалиятҳои сиёсати давлатии қарзӣ-молиявӣ ва сармоягузорӣ бояд бунёди шароити мусоидро барои ташаккул ва рушди инфрасохтори сармоягузории рақобатпазир оид ба ташкил, таъмин, дастгирии раванди сармоягузориро дар бар гирад, ки ин барои ташаккул ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ шароит муҳайё месозад.

Барои таҳия ва назорати пурраи графики татбиқи лоиҳа гузаштан ба истифодаи таъминоти барномавии банақшагирии тақвимии татбиқи лоиҳа зарур аст. Дар зинаи иҷроиши лоиҳа таъмини самарабахши мубодилаи иттилоот ва ҳамкории фаврии байни иштирокчиёни лоиҳа ва мувофиқан таъмини барномаи дастгирии фаъолияти гурӯҳӣ, ҳуҷҷатгузориҳо ва тартиб додани ҳисботот аҳамияти муҳим пайдо мекунад.

Дар сатҳи минтақавӣ муҳити сармоягузорӣ дар фаъолияти иштирокчиёни соҳаи сармоягузорӣ, яъне муносибати ташкилотҳои соҳибкорӣ, бонкҳо, иттифоқҳои касаба, мақомоти давлатӣ, аҳолӣ зоҳир мегардад. Муҳтавои муҳити сармоягузории минтақаҳо аз инҳо иборат аст:

- иқтидори сармоягузорӣ — заминаҳои объективӣ, барои сармоягузорӣ кушода будани минтақа, яъне бо омилҳои микдоран ифодашуда таъмин будани ҳудуди минтақа;

- ҳавфи сармоягузорӣ — мавҷуд будани шароити мусоид барои фаъолияти сармоягузорон дар бобати аз даст надодани маблағҳо ва гирифтани даромад.

Соҳтори муҳити сармоягузорӣ омилҳои зеринро ба ҳисоб мегирад:

- омилҳои объективие, ки ба воридшавии сармоя мусоидат менамоянд ва ё дар ҳолатҳои сар задани ҳавф аз сармояи гузошташуда талаф додани даромадро имконпазир мегардонанд;

- дар сатҳҳои гуногуни иқтисодӣ тафриқабандӣ кардани муҳити сармоягузорӣ;

- ба маcmӯи мухити минтақавии сармоягузорӣ мувофиқ набудани мухити сармоягузории миллӣ (хосияти синергизм);

- ба системаи иқтисодии минтақа дохил кардани мухити сармоягузорӣ [4,124].

Дар шароити имрӯза дар ҳамаи минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла вилояти Ҳатлон ин ё он барномаи дастгирӣ ва ҳавасмандкунии фаъолияти сармоягузорӣ оид ба таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ қабул шудаанд, ки онҳо ба ҳимояи манфиатҳои сармоягузорон, ҳукуқҳои онҳо ва ҳатто пешниҳоди гузаштҳо ва кафолати сармоягузорони хусусӣ равона шудаанд. Дар баробари ин, самаранокии ин принсипҳои барои дилҳоҳ сармоягузор оид ба ҷалби сармоя аз фаъолияти ин ё он соҳтори ташкилӣ дар самти истифодаи амалии онҳо вобаста аст.

Вале ба ин нигоҳ накарда дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон омилҳое мавҷуданд, ки онҳо ба равандҳои сармоягузорӣ таъсир мегузоранд. Таҳлили амалии таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва ҷалби сармоя дар вилояти Ҳатлон имкон медиҳанд ки омилҳои асосии ба мухити сармоягузорӣ таъсиррасон ба таври зайл гурӯҳбандӣ карда шаванд (ҷадвали 2).

Ҷадвали 2 - Омилҳои ба мухити инвеститсионии вилояти Ҳатлон таъсиррасон

№	Омилҳое, ки ба татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ монеа эҷод мекунанд	Тадбирҳо оид ба бехбуди мухити сармоягузорӣ
1.	Ҳуб ба роҳ монда нашудани кори системаи "равзанаи ягона"	Мухити маъмурии мусоид
2.	Тадбирҳои бенизом оид ба дастгiriи лоиҳаҳои сармоягузорӣ; тӯлонӣ будани мӯҳлати дидо баромадани дарҳости сармоягузорон ва гайришинизиор будани натиҷаҳо ва мӯҳлатҳо	Бунёди шароитҳои мусоид барои муҳокима ва муколама
3.	Коғазбозӣ ва бесалоҳияти хизматчиёни давлатии мақомоти маҳаллии давлатӣ, иттилооти кам доштани тартиб ва шароити иҷроиии фунқсияҳои умури давлатӣ	Ба таври максималӣ кам шудани мӯҳлати таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва бизнес
4.	Монополиқунонии заҳираҳои бозорӣ, маҳдуд будани рақобат	Мониторинги бозорҳо ва фаъолгардонии кори агенции инҳисорӣ
5.	Камчинии иттилоотӣ	Бунёди марказҳои иттилоотӣ
6.	Муҳолифати ҳуҷҷатҳои қонунгузорӣ, қарорҳо ва фармошиот	Қабули ҷораҳо оид ба дарёфтни ҳал
7.	Маҳдудияти масъулияти мақомоти маҳаллии давлатӣ дар соҳаи таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои азими сармоягузорӣ	Муқаррар карданни таносуби оптималии байни Марказ ва минтақа

Илова бар ин, ба қатори омилҳое, ки дар маcmӯъ ба фаъолияти корӣ ва сармоягузорӣ дар вилоят таъсир мекунанд ва рушди онро бозмедоранд, омилҳои зеринро низ мансуб донистан мумкин аст:

- мавҷуд набудани стратегияи ягонаи рушди системаи иҷтимоӣ-иктисодии вилояти Ҳатлон ва мувофиқан афзалиятҳои сармоягузорӣ, ки аз тарафи соҳибкорон ва ҷамъият дастгирӣ мешаванд;

- дараҷаи пасти ҳамкории маъмурияти минтақа бо сармоягузорон ва соҳибкорон;

- сатҳи пасти дастгирии фаъолияти сармоягузорӣ;

- рушди нокифояи сектори молиявӣ, мавҷуд набудани иқтидормандии иштирокчиёни раванди молиявӣ, интихоби маҳдуни воситаҳои молиявӣ;

- айёшии муҳофизони ҳукуқ ва амалҳои рейдерии ҳанӯз мавҷудбуда[1,48];

Дар робита бо ин таҳияи барномаҳо ба зарурати бунёди базаи мустаҳками меъёри-қонунгузорӣ дар соҳаи сармоягузории вилоят ва механизмҳою тартиби мушаххаси ташкилӣ, инчунин ба таъмини фазои анику равшани қонунгузорӣ, иттилоотӣ ва ташкилӣ барои сармоягузорон вобастагӣ дорад. Дар рафти таҳияи барномаҳо ба назар гирифтани дарҳостҳо ва таклифоти зертобеи соҳтории маъмурияти вилоят зарур мебошад[3,244]. Мақсади асосии барномаро муҳайё намудани ҷолибияти минтақа, ки барои ба иқтисодиёти он воридшавии сармоя, пеш аз ҳама сармояи хусусӣ ва ҳориҷӣ мусоидат мекунад, ташкил медиҳад. Барои ноил гардидан ба ин мақсади Барнома ҳалли чунин вазифаҳо пешбинӣ мешаванд:

- истифодаи самараноки захираҳои сармоягузории дар ҳудуди вилоят мавҷудбуда: дар ин ҷо, самаранокӣ на танҳо сарбории калони иқтидорҳои истеҳсолӣ, балки ба даст овардани фоидай зиёдтар ва даромадҳои иқтисодиёти вилоятро ифода мекунад;

- дар раванди татбиқи тадбирҳои барномавӣ ноил шудан ба зиёдшавии ҳаҷми пасандоз: дар ин маврид бояд зиёдшавии ҳиссаи пасандоз дар маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ ва беҳтаршавии соҳтори он ба амал биёд;

- муҳайё намудани муҳити мусоид барои тафриқаи пасандози аҳолӣ, маблағҳои сармоягузорони эҳтимолӣ барои сармоягузорӣ: иттилооти пурра, боэътиҳод, актуалий, қонунгузории мусоид, ҷолибияти субъектҳои ҳоҷагидорӣ ва минтақа дар маҷмӯъ, институтҳои пурқуввату боэътиҳод молиявӣ ва миёнаравҳое, ки ба бозор хизмат мерасонанд;

- ба туфайли татбиқи тадбирҳои барномавӣ ба зудӣ баланд бардоштани самаранокии сармоягузориҳо ва бо ин мақсад то дараҷаи имконпазир афзун намудани ҳиссаи сармояни хусусӣ;

- дар давраи татбиқи барнома дарёғти таносуби оптимальӣ дар миёни сармоягузории кутоҳмуддат ва дарозмуҳлат зарурат аст.

Вазифаи беҳтар кардани муҳити сармоягузории вилояти Ҳатлон яке аз масъалаҳои муҳими фаъолияти мақомоти ҳокимиюти давлатӣ, мақомоти маҳалии ҳудидоракунӣ, институтҳои бизнес ва ҷамоатҳои эксперти ба шумор меравад[2,174]. Барои беҳбуд баҳшидани муҳити сармоягузорӣ дар вилоят айни замон маҷмӯи пурраи ҷораҳо амалӣ карда мешаванд, ки онҳо то андозае барои рушд ва такмили иқтидори сармоягузории субъектҳои минтақа имкон медиҳанд. Барнома гузаронидани ҷорабиниҳоро оид ба беҳтаргардонии комплексии муҳити сармоягузорӣ дар минтақа, ҳавасмандгардонии талабот, фаъолшавии кӯшишҳои давлатӣ, соҳибкорӣ ва ҷамъиятиро дар бобати таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар самти ташкили ҷойҳои кори баландмаҳсули мусоид дар бар мегирад. Вазифаҳои барнома чунинанд:

- ташаккули механизмҳои дастгирии маъмурӣ, инфрасоҳторӣ ва молиявии сармоягузорӣ;

- кам кардани монеаҳои маъмурӣ;

- ташаккули механизмҳои ҳавасмандгардонии талабот ба маҳсулот;

- ташаккули механизмҳои ҳавасмандгардонии андозбандии сармоя;

- ташаккул ва рушди кластерҳо дар мувофиқат бо афзалиятҳои рақобатпазири субъектҳо;

- ташаккули механизмҳои рушди истеҳсолоти илман асоснок ва баландтехнологӣ;

- ташаккули шароитҳои мусоид барои трансферт ва ҷорӣ кардани технологияҳои инноватсионӣ, навқунии парки мошинҳо ва таҷқизот, диверсификатсияи истеҳсолот, ҷорӣ;

- ташаккули шароитҳои мусоид барои рушди бизнеси миёна ва хурд.

Ҳамин тавр, дар натиҷаи татбиқи Барнома ва баланд бардоштани фаъолияти сармоягузории иқтисодиёти минтақа ба туфайли муқаррар кардани самтҳои афзалиятноки сармоягузории модернизатсияи таҷқизот, ҷорӣ намудани технологияҳои пешқадам, баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти дар корхонаҳои минтақа истеҳсолшаванд ба зосозии соҳтории иқтисодиёти вилояти Ҳатлонро амалӣ гардонидан мумкин аст. Мақсади ниҳоии татбиқи Барнома ташкили ҷойҳои иловагии корӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагонии аҳолии минтақа ба шумор меравад.

Баланд шудани иқтидори истеҳсолии вилояти Ҳатлон имкон дод ки базаи даромади буҷа дар ҳамаи дараҷаҳо ба таври назаррас баланд бардошта барои ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ дар назди мақомоти маҳаллии ҳокимиюти давлатӣ истода заминаи иқтисодӣ муҳайё шавад. Барои иҷрои ин вазифаҳо натанҳо ҳавасмандӣ ва захираҳо барои идомаи рушди иқтисодӣ заруранд, балки шароитҳои институтсионалие, ки муҳити мусоидро фароҳам менамоянду ба онҳо бартарияти мотивҳои позитивӣ бар негативӣ хос аст, инчунин кӯшиши то ҳади минимум кам кардани монеаи маъмурӣ барои он соҳибкороне, ки талоши сармоягузорӣ намудан, истеҳсол кардан ва паст кардани хавфҳои сармоягузориро доранд, зарур мебошад. Дар ин ҳолат ҳавфи дараҷаи

ҳадди қобили қабул, ки ба фурӯш, кашонидани маҳсулот, бастани шартномаҳое, ки аз сармоягузор дар мавриди иҷро нашудани шартномаҳо бозпасгардонии қарзҳо, пардоҳт накардани хар гуна товонҳои гуногун талаб карда намешавад, дар назар дошта шудааст. Ин хавфҳо муҳити мусоиди сармоягузории вилоятро то ҳадди назаррас кам менамоянд. Дар байни маҷмӯи хавфҳое, ки ба ҳаёти ҷамъияти характерноканд, мураккабтаринашон хавфҳои иқтисодӣ мебошанд. Аз ин рӯ, дар Барномаи ташкили муҳити мусоиди сармоягузории вилояти Хатлон мавқеи асосиро пасткуни ё хунсо намудани сатҳи хавфҳо ташкил медиҳад. Ҳамаи сармоягузорон ва фаъолияти сармоягузорӣ дар шароити номуайяни ё ҳолати хавф қарор доранд.

АДАБИЁТ

1. Мирокилова Н. Т. Совершенствование земельных отношений в сельском хозяйстве Таджикистана // АПК Таджикистана: экономика, организация и управление. - Душанбе, 2009. - №3.
2. Мирсаидов А.Б Институциональные походы к исследованию проблем интенификации производства // Вестник ТНУ. – 2018. - № 7. - С. 174-179.
3. Музаффаров Б.С., Привлечение иностранных инвестиций в сельском хозяйстве / «Особенности развития дехканских (фермерских) хозяйств горных районов». Материалы регионального научно - практического семинара. Часть 2. – Душанбе, 2008. – С. 244-249.
4. Сайдмуродов Ш.М. Зарурати ҷалби сармояи мустақими ҳориҷӣ дар иқтисодиёти миллӣ // Паёми Донишгоҳи давлатии Қўрғонтеппа ба номи Носири Ҳусрав. 2017.№ 1/1(43). С.124-129.

АННОТАЦИЯ

ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМҲОИ ФАРОҲАМ ОВАРДАНИ МУҲИТИ МУСОИДИ САРМОЯГУЗОРӢ БАРОИ ТАҲИЯ ВА ТАТБИҚИ ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ

Муаллифи дар мақолаи худ масъалаи такмили механизмҳои фароҳам овардани муҳити мусоиди сармоягузорӣ барои таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузориро мавриди таҳлил қарор додааст. Қайд намудааст, ки лаҳзai муҳим барои ташаккулёбии муҳити сармоягузорӣ соҳai рушдёфтai сармоягузорӣ ба ҳисоб меравад. Соҳai сармоягузорӣ майдонеро мемонад, ки дар умумияти ҳамаи муносибатҳои иқтисодӣ, молиявӣ, сармоягузорӣ ва ҳамоҳангии манфиатҳои байни иштирокчиёни алоҳида ба ҳам меояд, ки онҳо рушд ва афзоиши истеҳсолот ва ё сармояро таъмин месозанд.

АННОТАЦИЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Авторы в своей статье анализирует вопрос совершенствования механизмов создания благоприятного инвестиционного климата для разработки и реализации инвестиционных проектов. Он отметил, что важным моментом для формирования инвестиционного климата является развитие инвестиционного сектора. Инвестиционный сектор остается платформой, в которой объединяются все экономические, финансовые, инвестиционные и координационные интересы отдельных участников, что обеспечивает развитие и рост производства или капитала.

Ключевые слова: экономика, инвестиции, инвестиционный проект, инвестиционный климат, инвестиции, финансовый, экономический.

ANNOTATION

IMPROVING MECHANISMS TO CREATE A FAVORABLE INVESTMENT CLIMATE FOR THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS

In his article, the author analyzes the issue of improving the mechanisms for creating a favorable investment climate for the development and implementation of investment projects. He noted that an important moment for the formation of the investment climate is the development of the investment sector. The investment sector remains a platform in which all economic, financial, investment and coordination of interests between individual participants come together, which ensures the development and growth of production or capital.

Key words: economy, investment, investment project, investment climate, investment, financial, economic.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Шарипова Д.М.- к.э.н., ХГУ им Б. Гафурова

Ключевые слова: производство продовольственной продукции, структура, качество, международные нормативы.

Оценка роли Согдийской области в производстве продовольственной продукции важна, но возникает проблема соответствия её структуры и качества международным нормативам. Структура и качество продовольственной продукции, потребляемой населением Согдийской области, не полностью им соответствуют. Поэтому Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем Послании Маджлиси Оли 23.12.2017 года отметил, что необходимо: «...обеспечить доступ населения к высококачественным продуктам»¹⁷.

Исходя из вышесказанного, анализируем структуры потребления продовольственной продукции населением Согдийской области, что приведено в таблице 1.

Таблица 1 - Рекомендуемая и фактическая структура потребления продовольственной продукции населением Согдийской области

Наименование продукта	Согдийская область				
	2012, в кг	2019, в кг	в % к 2012 г	рекомендуемая норма (кг/год чел.)	в % к рекомендуемой норме (2019)
Хлебные продукты	128,3	148,8	13,9	147,7	1,3
Картофель	35,5	46,0	22,9	92,0	-50,0
Овощи и бахчевые	71,3	99,6	24,5	166,1	40,0
Молоко и молочные продукты	38,8	50,7	23,5	115,3	56,0
Мясо и мясопродукты	16,4	17,4	5,8	40,8	-57,3
Яйца	67,7	102,1	33,7	180	-43,2
Фрукты и ягоды	52,0	37,4	-39,0	124,1	70,2

Расчеты авторана основе: Рекомендуемые физиологические нормы потребления основных продуктов питания на душу населения в Республике Таджикиста. (Утверждены постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31.08.2018, №451).

Анализ таблицы 1 показывает, что основная часть населения республики и Согдийской области, в целом, больше потребляет хлебопродукты, а это не выдерживает соотношения калорий и витаминов, что не соответствует международным рекомендуемым рациональным нормативам потребления и негативно влияет на здоровье населения.

Вместе с тем, динамика макроэкономических показателей развития региональной экономики Согдийской области показала, что наблюдается рост по всем основным показателям, но этого недостаточно для обеспечения продовольственной безопасности страны собственной продовольственной продукцией на 80%. Более того, в регионе имеются резервы и потенциал для увеличения производства продовольственной продукции и нормы её потребления.

Напомним ранее отмеченное мнение, что в мире нет ни одной страны, которая бы на 100% была продовольственно независима. Но степень её обеспеченности необходимыми продуктами при определённых условиях может быть увеличена.

Последовательность анализа роли региона в обеспечении продовольственной безопасности согласно ранее предложеной методике обеспечит объективность рассчётов.

¹⁷Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан // Народная газета. 22.12.2017.

Общим показателем продовольственной обеспеченности является определение нормы фактического индивидуального потребления.

На основе расчётов нами определено соотношение фактической нормы потребления населением Согдийской области и Республики Таджикистан, что приведено в таблице 2.

Таблица 2 - Соотношение фактической нормы потребления продуктов питания населением Согдийской области и Республики Таджикистан (ккал)

Наименование продукта	2019 (в день/г) Республика Таджикистан	2019 (в день/г) Согдийская область	100г Ккал	Ккал (день. чел.)	
				Республика Таджикистан	Согдийская область
Хлебные продукты	400	422	272	1088	1147
Картофель	177	126	83	147	104,6
Овощи и бахчевые	200	279	31	62	86,5
Молоко и молочные продукты	102	154	59	60	90,7
Мясо и мясопродукты	69	52	194	134	100,9
Масло растительное	37	44,6	898	332	400,5
Яйца	0,5	22	154	77	33,9
Сахар и кондитерские изделия	39	46	397	155	182,6
Фрукты и ягоды	79	123	44	35	54,12
Всего				2090	2200,82

Расчеты автора на основе: «Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания» //Приказ МЗРТ от 31.08.2018, №451).

Данные таблицы 2 показывают, что потребление на душу населения в Согдийской области на 0,1 % выше, чем в среднем по республике.

А фактическое потребление продовольственной продукции населения Согдийской области на 2019 год составило:

$$L(x_n)=x_11147+x_2104,6+x_386,5+x_490,7+x_5100,9+x_6400,5+x_733,9+x_8182,6+x_954,12=2200,8 \text{ ккал/сутки.}$$

Учитывая, что интегральным показателем обеспеченности продовольственной продукцией населения является соотношение их фактического потребления с международными нормативами, можно заключить, что фактическое потребление продовольственной продукции населения региона ниже нормативов ФАО на 12% (2500 ккал/сутки). Несмотря на то, что к 2019 году в Согдийской области этот показатель вырос до 2200,8 ккал/сутки, всё же он ниже нормативов ФАО (2500 ккал/сутки).

Отметим, что в 2015 году фактическое потребление на душу населения Согдийской области было ниже международных нормативов на 38% (1563 ккал/сутки), но выше среднереспубликанского уровня на 21% (1250 ккал/сутки)¹⁸.

Поэтому, в контексте исследования роли региона в обеспечении продовольственной безопасности страны необходимо выяснить соотношение импорта и экспорта продовольственной продукции и производства продовольственной продукции по всем категориям хозяйств в целом по республике, чтобы определить количественные параметры роста региональной экономики и сориентироваться на них.

Национальной экономики в целом, и региональной экономики в частности, удовлетворить (покрыть) потребности населения в продовольственной продукции собственного производства хотя бы на 50-60 % в настоящее время.

По нашему мнению, пороговый показатель импорта продовольственной продукции и расходы на продовольствие в общем объёме расходов не должны быть выше 40% всей потребности населения страны в продовольствии. Наши выводы подтверждает профессор Умаров Х.У., считая, что «...расходы на продовольствие в общем объёме расходов населения не должны превышать 50%, а в перспективе, с учётом

¹⁸ Данные журнала: Доступ к экономическим ресурсам, ориентированным на рост благосостояния населения Таджикистана. Душанбе, 2015. – С.33.

осуществления мероприятий по ускоренному развитию человеческого капитала, не более 30-35% от общих расходов»¹⁹.

При нарушении этого порогового значения возникает угроза продовольственной безопасности страны и экономической безопасности в целом.

Обеспечение продовольственной безопасности на более чем 70% достаточно сложно в условиях глобализации и в силу существования теории абсолютных преимуществ А. Смита и относительных преимуществ Д. Рикардо. 100%-ная обеспеченность собственного населения собственной продовольственной продукцией экономически не реальна и не эффективна. Лучшим решением в данных условиях является обеспечение импорта части продукции с ориентацией на импортозамещение.

Следует подчеркнуть, что в определении пороговых значений продовольственной безопасности страны и региона отсутствует единая методология и доминирует очевидный субъективизм. Пороговый показатель в национальной экономике зависит от развития страны в определённый период, когда ВВП достиг своего наиболее оптимального значения, что, соответственно, зависит от многих факторов. Особенно от развития и объёма производства продовольственной продукции региона.

Для определения количественных показателей замены производства продукции необходимо рассмотреть объём и ассортимент продовольственной продукции в промышленности Согдийской области.

Таблица 3 - Производство продовольственной продукции промышленностью Согдийской области, тыс.тонн

Наименование	Годы	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Мясо, в живом весе		14,3	18,4	20,8	21,7	25,2	27,4
Колбасные изделия, тонн		576,0	11,98	2053,8	1550	2292,0	2259,0
Масло растительное		5,1	4,1	4,2	4,7	4,1	5,1
Молоко		2,4	6,6	6,1	6,3	6,8	7,2
Консервы (фруктовые и овощные) млн. банок		17,7	12,9	17,9	15,9	17,4	20,3
Макароны, тонн		5682,0	4590,0	3059,0	2986,9	2555,7	1770,0
Масло животное, тонн		68,8	117,8	163,1	183,0	125,0	175,0
Безалкогольные напитки, тыс.дал		3798	4286,0	3825,2	3914,8	4969,4	6162,8
Алкогольные напитки, тыс.дал		36,0	34,0	28,0	24,4	25,1	25,0
Кондитерские изделия		4,7	5,6	5,5	5,4	7,3	6,4
Крупа		5,7	-	-	7,3	4,5	-
Соль		11,1	11,7	12,2	12,2	11,7	9,8

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. – 2020.– С.176-177.

Анализ таблицы 3 свидетельствует о том, что из 10 видов продовольственной продукции, произведённой промышленностью Согдийской области за 2014–2019 годы, объём производства 8 видов возрос. При этом производство макароны сократилось с 2014 по 2019 год в 3,2 раза а производство соли сократилось в 1,1 раза. Это связано с кризисными явлениями в национальной экономике Республики Таджикистан.

Характерно, что производство продовольственной продукции в сельском хозяйстве региона имеет нелинейную тенденцию роста, что демонстрируется в таблице 4.

Таблица 4 - Производство продовольственной продукции предприятиями Согдийской области, тыс.тонн

№	Наименование	Годы	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Картофель		325,6	335,8	334,9	324,9	416,0	450,3
2.	Овощи		381,5	440,3	457,9	480,3	517,3	494,9
3.	Зерно		232,7	300,2	311,6	310,0	272,4	331,7
4.	Яйца, тыс.шт		125101	142144	151144	167555,8	222707,5	429919,3
5.	Бахчевые		171,9	186,0	189,9	206,2	226,1	214,7

¹⁹Умаров Х.У. Продовольственная безопасность в Таджикистане: перспективы и препятствия [Электронный ресурс] / Х.У.Умаров//Asia + Plus. - 2015, №79. - Режим доступа: [http://asiaplus/79 \(1062\) 2015/79.html](http://asiaplus/79 (1062) 2015/79.html).

6.	Плоды и ягоды	114,6	49,1	112,7	123,7	139,3	150,9
7.	Виноград	59,3	51,9	55,5	57,1	61,4	61,7

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республике Таджикистан в Согдийской области. – 2020. – С.187,191

Из таблицы 4 видно, что из 7 основных видов продукции, производимой в сельском хозяйстве Согдийской области, объём производства 5 наименований возрос от 13% до 77%, производство овощей уменьшилось с 517,3 тыс. тонн до 494,9 тыс. тонн (на 4,4%) а производство бахчевые уменьшилось с 226,1 тыс. тонн до 214,7 тыс. тонн (на 5,1%).

Таким образом, социально-экономические аспекты обеспечения отражают основную цель государства в улучшение жизни населения в целом.

ЛИТЕРАТУРА

- 1.Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Раҳмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан // Народная газета, 22.12.2017
2. Данные журнала: Доступ к экономическим ресурсам, ориентированным на рост благосостояния населения Таджикистана Душанбе, 2015. – С.33
3. Умаров Х.У. Продовольственная безопасность в Таджикистане: перспективы и препятствия [Электронный ресурс] / Х.У.Умаров//Asia + Plus. - 2015, №79. - Режим доступа: [http://asiaplus/79 \(1062\) 2015/79.html](http://asiaplus/79 (1062) 2015/79.html)
4. Статистический ежегодник Согдийской области Агентства по статистике при Президенте РТ по Согдийской области, 2018
5. Шарипова Д.М. Роль региона в обеспечении продовольственной безопасности (на примере Согдийской области): дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Д.М. Шарипова. – Худжанд, 2019. – 136 с.

АННОТАЦИЯ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В статье рассматривается социально-экономический аспекты обеспечения продовольственной безопасности. Общим показателем продовольственной обеспеченности является определение нормы фактического потребления индивидуального питания.

На основе расчётов определено соотношение фактической нормы потребления населением Согдийской области и Республики Таджикистан. Далее исследованы для определения количественных показателей замены производства продукции необходимо рассмотреть объём и ассортимент продовольственной продукции в промышленности Согдийской области.

АННОТАЦИЯ

ЧАНБАҲОИ ИҶТИМОЙ-ИҚТИСОДИИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРӢ

Дар мақолаҳо чанбаҳои иҷтимоию иқтисодии таъмини амнияти озуқаворӣ баррасӣ карда шуда, нишондиҳандай умумии амнияти озуқаворӣ муайян кардани меъёри истеъмоли воқеии ҳӯроки инфиродӣ мебошад.

Тибқи ҳисобҳо, таносуби миқдори воқеии истеъмолот аз ҷониби аҳолии вилояти Суғд ва Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудааст. Минбаъд таҳқиқот бо мақсади муайян намудани нишондиҳандаҳои миқдории ҷойивазкунии маҳсулот, зарур аст, ки ҳаҷм ва номѓӯи маҳсулоти ҳӯроквориро дар соҳаи вилояти Суғд ба назар ғирем.

Калимаҳои қалидӣ: истеҳсоли ҳӯрокворӣ, соҳтор, сифат, стандартҳои байнамилалӣ.

ANNOTATION

SOCIO-ECONOMIC ASPECT OF FOOD SECURITY

The article discusses the socio-economic aspects of food security. The General indicator of food security is the determination of the rate of actual consumption of individual food.

On the basis of calculations, the ratio of the actual consumption rate of the population of the Sughd region and the Republic of Tajikistan is determined. Further, to determine the

quantitative indicators of replacement of production, it is necessary to consider the volume and range of food products in the industry of the Sughd region.

Key words: food production, structure, quality, international standards.

ТДУ 338.48. (575.3)

ҲОЛАТИ МУОСИРИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАМИНҲОИ КИШОВАРЗӢ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

Шарипов И.О., омӯзгори ДДБ ба номи Н.Хусрав

Калимаҳои калидӣ: кишоварзӣ, замин, истеҳсолот, заминҳои бекорхобида, майдони киишт, самаранокӣ, галла, гандум, шир, хоҷагӣ, заминҳои партов.

Замин дар соҳаи кишоварзӣ ҳамчун воситаи асосии истеҳсолот ба шумор рафта, аз истифодабарии самаранокии он тараққиёти соҳаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ, алалхусус бахши растанипарварӣ ва ҷорводорӣ вобастагии қалон дорад. Аз ин рӯ, таҳлили истифодабарии замин бояд имкониятҳои беҳтаркуни霏 фонди замин, таркиби майдони кишоварзӣ ва дараҷаи истифодабарии захираҳои заминро таҳқиқ намояд.

Дар ҷараёни омӯзиш ва баҳодиҳии истифодабарии захираҳои замин дар соҳаи кишоварзӣ, бояд нишондиҳандаҳои истифодабарии заминҳои кишоварзӣ, аз ҷумла: вазни қиёсии заминҳои кишоварзӣ дар майдони умумии замин, вазни қиёсии истифодаи киштзор дар майдони умумии замин, вазни қиёсии заминҳои шудгоршавандай кишоварзӣ ва вазни қиёсии заминҳои бекорхобида дар майдони умумии киштзори кишоварзӣ мавриди таҳлил қарор гираф[1, с.140]. Бо назардошти ин гуфтаҳо дар ҷадвали 1 нишондиҳандаҳои итифодабарии заминҳои кишоварзӣ дар вилояти Хатлон мавриди таҳлил ва хулоسарезӣ қарор дода мешаванд.

Ҷадвали 1-Нишондиҳандаҳои итифодабарии заминҳои кишоварзӣ дар вилояти Хатлон барои солҳои 2011-2018 [2.с.128]

Нишондиҳандаҳо	Аз он ҷумла							
	Ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ		Хоҷаг иҳои чамъияй		Хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)		Хоҷаг иҳои ёрирасони шаҳсӣ ва хоҷагиҳои дигари инфириодӣ	
	солҳо		солҳо		солҳо		солҳо	
	011	018	011	018	011	018	011	018
Вазни қиёсии заминҳои кишоварзӣ дар майдони умумии замин, %	5,7	2 5,5	6,4	8,4	9,8 4	9,7 4	3,2	3,0
Вазни қиёсии истифодаи киштзор дар майдони умумии замин, %	9,1	9 9,2	8,9	8,9	7,9 9	9,4 9	3,2	3,1
Вазни қиёсии заминҳои шудгоршавандай кишоварзӣ, %	8,0	1 9,9	1,5	1,8	0,7 2	0,9 2	7,4	9,0
Вазни қиёсии заминҳои бекорхобида дар майдони умумии киштзори кишоварзӣ, %	,09	0 .08	,1	,12	,009 0	,006 0		

Манбаъ: Мачмуаи оморӣ. Кишоварзӣ вилояти Хатлон. Солҳои 2011-2018 ва ҳисобҳои муаллиф.

Муқоисаҳои нишондиҳандаҳои итифодабарии заминҳои кишоварзӣ дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ нишон медиҳад, ки соли 2018 нисбат ба соли 2011 тағйирёбии мутлақи вазни қиёсии заминҳои кишоварзӣ дар майдони умумии замин 0,5% ва вазни қиёсии заминҳои бекорхобида дар майдони умумии киштзори кишоварзӣ бошад 0,1% рӯ ба коҳиҷа овардааст. Дар ин марҳила таҳлили баъзе нишондиҳандаҳои итифодабарии заминҳои кишоварзӣ умедворкунанда буда, тадриҷан афзоиш ёфтаанд.

Масалан, вазни қиёсии истифодаи киштзор дар майдони умумии замин 0,1%, дарацаи шудгоркунии майдонҳои кишоварзӣ 1,9%.

Бояд қайд намуд, ки дар равнди таҳқиқи барӯйхатгирии замин ҳамчун чорабинии давлатӣ дар ҳудуди мамлакат бо мақсади тасҳех кардани маълумоти ҳисобӣ оид ба мавҷудият ва тақсими замин барои даҳ соли охир анҷом дода нашудааст. Аниқияти далелҳои баҳисобигирии оморӣ хусусияти мунаzzам надорад ва танҳо аз рӯйи объектҳои алоҳидаи баҳисобигириӣ ва ҳудудҳо анҷом дода мешавад. Аз ин рӯ, коҳиши воқеии заминҳои ҳосилдехро инъикос намудан файриимкон мебошад[3,с.203].

Вобаста ба ҳамин, ба андешаи мо имрӯз фарқиятҳои назаррас дар байни масъалаҳои зерин мушоҳида мешаванд: (1) байни майдонҳои ошкоршудаи заминҳои истифоданашуда, (2) майдонҳои заминҳое, ки дар бобати онҳо тартиби баргардонда гирифтан ба роҳ монда мешавад ва (3) майдонҳои замини гирифташуда, ҳамчунин заминҳое, ки барои истифодабариашон шартномаҳои иҷора бекор карда шудаанд[4,с.161].

Дар ҷадвали 2 динамикаи масоҳати майдони кишти зироатҳои кишоварзиро дар ҳамаи шаклҳои ҳочагидории вилояти Хатлон таҳлил ва баҳогузорӣ менамоем.

Ҷӣ тавре, ки аз нишондодҳои ҷадвали 2 маълум аст, ҳиссаи кишти амалан истифодашуда дар майдони умумии заминҳои ҳамаи шаклҳои ҳочагидорӣ, аз ҷумла дар ҳочагиҳои дехқонӣ рӯ ба афзоиш ёфтааст. Дар соли 2018 назар ба соли 2011 ҳиссаи заминҳои киштшаванд дар майдони умумии киштзорҳои кишоварзӣ баробари 0,3% афзудааст; ҳиссаи замини бекорҳобида бошад, дар майдони умумии киштзорҳои кишоварзӣ дар ҳамаи шаклҳои ҳочагии вилояти Хатлон дар соли 2018 назар ба соли 2011 0,8% кам шудааст (ҷадв. 2.).

Ҷадвали 2 -Динамикаи масоҳати майдони кишти зироатҳои кишоварзӣ дар ҳамаи шаклҳои ҳочагидории вилояти Хатлон барои солҳои 1991-2018, га

	Номгӯи зироатҳо	Солҳо					
		1991	2013	2015	2016	2017	2018
	Зироатҳои ғалладонагӣ, аз ҷумла ҷуҷӯнишҳои барои дон	88882	219723	200964	201095	199886	180799
	аз он гандум	57456	192727	174781	172977	171047	156220
	шолӣ	4733	2591	2485	3480	2174	2227
	Зироати техникӣ, ҳамагӣ	193080	139506	123001	125676	129009	131370
	аз он пахта	189510	128123	113045	115535	119550	122404
	загир	2481	7460	5730	5846	5689	5506
	Картошка	3300	11843	11470	11212	9693	12269
	Сабзавот	10544	24297	28995	29870	30497	34499
	Зироати полезӣ	7342	11490	13107	13210	13381	14177
	Ҳӯроки чорво, ҳамагӣ	98318	25829	29253	31354	31450	30239
	Мевагиҳо ва буттамевагиҳо (аз он ҷумла ситрусиӣ)	8530	41702	45094	46096	48373	48095
	Ангур	13110	13745	13594	13624	13459	12936

Сарҷашма: *Маҷмуаи оморӣ. Кишоварзӣ вилояти Хатлон. Душанбе, 2019, с. 75-128*

Ҳамаи ин ба нишондиҳандаҳои иқтисодии истифодаи заминҳои кишоварзӣ таъсири мусбат расондааст, ҳамчунин имкони истеҳсоли маҳсулоти иловагиро ба миён ҳоҳад овард.

Натиҷаи таҳқиқотҳои солҳои охир нишон медиҳанд, ки ҳисоби заминҳои партов, ҷароғоҳҳо ва дигар заминҳои бекорҳобида, масоҳати майдони ба гардиши кишоварзӣ ворид гардидаан.

Дар ҷадвали 3. масоҳати майдони кишти шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, ки соли 2019 аз ҳисоби заминҳои партов, ҷароғоҳҳо ва дигар намуди заминҳои ба гардиши кишоварзӣ ворид гардида, оварда шудааст.

Тибқи маълумотҳо ҳолати қитъаҳои замин ба санаи 01.01.2019 ҷунин аст: -

заминҳои партов 20292 гектарро ташкил медиҳанд, ки аз он 18485 гектарашон заминҳои обӣ мебошанд. Таркиби заминҳои ба гардиши кишоварзӣ ворид кардашуудаи соли 2019-ро аз маълумоти ҷадвали 3. мушоҳида менамоем. Дар натиҷаи андешидани тадбирҳои иловагӣ дар ҳочагиҳои вилоят, ҳачми маҳсулоти умумии кишоварзӣ дар соли 2018 нисбат ба соли 2003 21,4% зиёд шудааст (ҷадв. 3.).

Ҷадвали 3-Ҳолати қитъаҳои замин дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Ҳатлон дар соли 2019

№	Шаҳру ноҳияҳо	Замини партов аз 01.01.2019		Майдони умумӣ, га	аз он:				Қитъаҳои замин ба намуди заминҳо гузаронида шуд		
		ха магӣ	об ӣ		пар тоб	чар оғоҳ	ами лај	ар зам	кор ами обӣ	ами лај	бое
1	А.Чомӣ	0	0	8,0		4,0	4,0				8,0
2	Кӯшиониён	485	485	0,0							
3	Ваҳш	854	853	0,0							
4	Дӯстӣ	1447	1447	397,26	397,26				397,26		
5	Ёвон	13	11	0,0							
6	Кубодиён	3311	3311	25,98	25,98				19,26		6,72
7	Боҳтар	1	1	0,0							
8	Норак	0	0	10,0		2,10	2,90	5,0			10,0
9	Н.Хусрав	4608	3637	0,0							
10	Панҷ	197	197	109,1	103,11		6,0		103,11		6,0
11	Леваканд	6	6	0,0							
12	Хурросон	0	0	0,0							
13	Ҷ. Балхӣ	237	232	3,0		2,0		1,0			3,0
14	Ҷайхун	4070	3747	0,0							
15	Шаҳриҷ	3180	3112	15,0	15,0						15,0
16	Балҷувон	0	0	25,25		25,25					25,25
17	Восеъ	331	225	71,85	40,0			31,85	71,85		
18	Дангара	165	18	0,0							
19	Қӯлоб	0	0	0,0							
20	Муъминобод	1	1	20,0		20,0					20,0
21	Темурмалик	129	1	51,0		41,0	10,0				51,0
22	Фарҳор	1170	1159	276,38	31,14	233,34		11,90	44,38	15,0	217,0
23	Ҳамадонӣ	64	42	20,94	13,94	7,00			7,94	6,0	7,0
24	Ховалинг	0	0	137,0		117,3	19,70				137,0
25	Ш. Шоҳин	23	0	13,50		13,50					13,50
Ҷамъ дар вилоят:		20292	18485	1184,3	626,4	465,5	42,6	49,7	643,8	21,0	519,5

Сарчашма: Ҳисобкуниҳои муаллиф дар асоси ҳисоботи солонаи кумитаи идораи замини вилояти Ҳатлон барои соли 2019

Омӯзиши ҳолати замини баъзе ноҳияҳои вилояти Ҳатлон, ошкорнамоии хусусиятҳои заминию иқлимию ноҳияҳо, таҳияи пешниҳодҳо оид ба истифодаи замини таъиноти кишоварзӣ бо назардошти ҳолати хокио обӣ мақсади асосии такмили ҳудудҳои мавҷудаи заминдорӣ (заминистифодабарӣ) мебошад.

Дар асоси дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба беҳтар кардани ҳолати истифодаи заминҳои таъиноти кишоварзӣ, беҳтар кардани вазъи беҳдошти замин ҳукумати шаҳру ноҳияҳои вилоят тадбирҳои мушахҳас андешида, қарорҳои муҳим ба тасвиб расонда, корҳои зиёд анҷом дода истодаанд[5,с.359].

Чадвали 4 - Самаранокии истифодаи киштзорҳо дар хочагиҳои вилояти Хатлон дар солҳои 2014-2018

Нишондиҳандаҳо	Солҳо					Фарқияти мутлақи базисӣ
	2014	2015	2016	2017	2018	
Истехсол шуд дар 100 га майдони кишт, сентнер						
-галла, гандум,	1475	1495	1519	1512	1576	106,8
-чуворимакка барои дон	320	315	348	348	420	131,3
Истехсол шуд дар 100 га майдони х/к., сентнер						
-шир	1010	1018	1034	1009	982	97,2
-гӯшти ЧКШ	172	193,6	205,4	224	247,3	143,8
-гӯшти бузу гӯсфанд	63,6	71,6	75,9	82,9	91,4	143,7
Истехсолоти маҳсулоти умумӣ, ҳазор сомонӣ						
-ба 100 га киштзор	2906,7	2981,1	3064,3	3052,6	3126,1	107,5
-ба 100 га майдони кишоварзӣ	2860,6	2926,9	2963,2	3024,4	3182,7	111,3
Шумораи чорво дар 100 га замини корам						
-ҳайвони калони шоҳдор	217,9	250,7	264,3	264,5	266,3	122,2
-гӯсфанд ва буз	505,9	584,4	604,3	618,2	626,5	123,8

Сарчашма: Омори солонаи вилояти Хатлон барои солҳои 2014-2019 ва ҳисобҳои муаллиф.

Дар қадамҳои минбаъда, бо мақсади баҳодиҳии самаранокии истифодаи киштзорҳои кишоварзӣ дар ҷадвали 4. истифодаи самаранокии киштзорҳои кишоварзӣ дар хочагиҳои вилояти Хатлон барои солҳои 2014-2018 муайян карда шудааст.

Дар заминаи маълумоти ҷадвали 4. ба ҳулоса омадан мумкин аст, ки дар соли 2018 нисбати соли 2014 сатҳи нишондиҳандаҳои самаранокии иқтисодии истифодаи замин дар хочагиҳои вилояти Хатлон дар мачмӯъ тамоили афзоишро доранд:

-истехсоли маҳсулоти гӯштӣ бо истифодаи арзишӣ ба 100 га киштзори кишоварзӣ 43,7-43,8% зиёд гардида, аммо арзиши истехсоли шир 2,8% коҳиш ёфтааст;

-бинобар сабаби баланд шудани нархи фурӯши маҳсулоти гӯштӣ бештарӣ хочагиҳои деҳқонӣ самти парвариши чорвои гӯшти равнақ дода истодаанд. Дар ин самт бояд механизми давлатии танзими ҳаҷми истехсол ва назорати нарҳ тавассути дастгирии давлатии молистехсолкунандагони дехот такмил дода мешава;

-дар хочагиҳои вилояти Хатлон ба зиёдшавӣ ва нигоҳ доштани саршумори чорвои калони шоҳдор ва бузу гӯсфанд диққати маҳсус дода мешавад. Аз ин чост, ки дар ин давра саршумори ғовҳо ба 100 га замини корам 22,2% бузу гӯсфанд 23,8% зиёд шудааст;

-таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар хочагиҳои вилояти Хатлон ҳаҷми дӯшиши шир аз як сар чорво кам аст -1629 кг (соли 2018), дар ҳоле, ки он дар ноҳияҳои тобеи чумхурӣ ба 2504 килограмм, ҳисоби миёнаи чумхурӣ 1785 килограммро ташкил медиҳад. Агар хочагиҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон баробари хочагиҳои чумхурӣ ширдӯширо таъмин мекарданд, он гоҳ бо таври иловагӣ мумкин буд, 74839 тонна бештар шир истехсол карда шавад. Ҳамзамон, дар хочагиҳои вилояти Хатлон гирифтани насл аз 100 модагов 66 сарро ташкил дод, яъне аз 100 сар модагов 34 сари он насл надодааст.

Ҳулоса роҳбарони хочагиҳо ва ҳокимияти иҷрои мақомоти шаҳру ноҳияҳо зарур аст, ки бояд ба масъалаи беҳтар кардани зоти чорво, зиёд кардани маҳсулнокии чорво, низоми захира ва додани хӯрок ба чорво тадбирҳои зарурӣ андешиданд.

АДАБИЁТ

1. Самандаров И.Х. Сатхи рушди иҷтимоии инфрасоҳтори дехот/ И.Х. Самандаров, -Душанбе, 2003, Нашриёти ДАТ. - Саҳ.140.
2. Мачмуаи оморӣ. Кишоварзӣ вилояти Хатлон. Душанбе, 2019. - С. 75-128.
3. Самандаров И.Х. Сатхи рушди иҷтимоии инфрасоҳтори дехот/ И.Х. Самандаров, -Душанбе, 2003, Нашриёти ДАТ. - Саҳ.140.
4. Шарипов И.Самаранокии истифодаи захираҳои замин ва об дар вилояти Хатлон //Вестник Бохтарского государственного университета имени Н.Хусрава. Бохтар, 2020. -№1/1(71). -С. 202-207
5. Шарифов З.Р., Ш. Давлатали Механизмы эффективного использования земельных ресурсов // Кишоварз, -2019. -№2 (82). -С.160-162.
6. Шарифов З.Р. Основы рыночной экономики и эффективности хозяйственного механизма АПК. Изд. «Ирфон», 2008. - С. 359.
- 7.

АННОТАЦИЯ

ҲОЛАТИ МУОСИРИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАМИНҲОИ КИШОВАРЗӢ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

Муаллиф дар мақолаи худ масъалаи ҳолати имрӯзai истифодабарии заминҳои кишоварзӣ дар вилояти Хатлонро мавриди таҳлил қарор додааст. Қайд намудааст, ки замин дар соҳаи кишоварзӣ ҳамчун воситаи асосии истеҳсолот ба шумор рафта, аз истифодабарии самараноки он тараққиёти соҳаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ, алалхусус соҳаи растанипарварӣ ва ҷорвадорӣ вобастагии калон дорад. Таҳлилҳои муаллиф нишон додааст, ки соли 2018 нисбат ба соли 2011 тағиیرёбии мутлақи вазни қиёсии заминҳои кишоварзӣ дар майдони умумии замин 0,5% ва вазни қиёсии заминҳои бекорхобида дар майдони умумии киштзори кишоварзӣ бошад 0,1% рӯ ба коҳиш овардааст.

АННОТАЦИЯ

СОВЕРШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ

В своей статье автор анализирует современное состояние использования земель сельскохозяйственного назначения в Хатлонской области. Он отметил, что земля является основным средством производства в сельском хозяйстве, от эффективного использования которой во многом зависит развитие сельскохозяйственного производства, особенно растениеводства и животноводства. Авторский анализ показывает, что в 2018 г., по сравнению с 2011 г., абсолютное изменение доли земель сельскохозяйственного назначения, в общей площади земель снизилось на 0,5%, а доля незанятых земель, в общей площади земель сельскохозяйственного назначения, снизилась на 0,1%.

Ключевые слова: сельское хозяйство, земля, производство, простирающие земли, пашня, урожайность, зерно, пшеница, молоко, ферма, пустоши.

ANNOTATION

CURRENT STATE OF AGRICULTURAL LAND USE IN KHATLON PROVINCE

In his article, the author analyzes the current state of agricultural land use in Khatlon. He noted that the land is the main means of production in agriculture, and the effective use of which greatly depends on the development of agricultural production, especially crop production and animal husbandry. The author's analysis shows that in 2018 compared to 2011 the absolute change in the share of agricultural land in the total area of land decreased by 0.5%, and the share of idle land in the total area of agricultural land decreased by 0.1%.

Key words: agriculture, land, production, idle land, arable land, productivity, grain, wheat, milk, farm, waste land.

ТДУ 330.322.5

**РАВИШХО ВА УСУЛҲОИ АРЗЁБИИ ФАЗОИ СОҲИБКОРӢ ДАР ҶАҲОНИ
МУОСИР: НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯ**

Сафарова С.Х. – асистенти ДМТ

Калимаҳои қалидӣ: соҳибкорӣ, бозор, фазои соҳибкорӣ, рақобат, самаранокӣ, баҳодиҳӣ, рейтинг, инкишиоф, инноватсия.

Айни замон дар ҷаҳон давлатҳое мавҷуданд, ки марҳилаи ташаккул ва инкишифи фаъолияти соҳибкориро садсолаҳо қабл аз сар гузаронида, дар ин самт таҷрибаи қобили мулоҳиза ва омӯзишро доранд. Махз, таҷрибаи қобили таваҷҷуҳ ва дастовардҳои назарраси онҳо буд, ки ҷиҳати гузаронидани ислоҳоти иқтисодӣ ва таҳияи чорабиниҳои гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ созмону ташкилотҳои байналхалқӣ ҷалб шуда буданд. Аз ин рӯ, мантиқан дар идомаи ташаккул ва инкишифи фазои муосиди соҳибкорӣ ба андешаи мо бояд таҷрибаи хориҷа ба таври густурда таҳлилу баррасӣ шуда, зимни таҳияи сиёсати миллии рушди фаъолияти соҳибкорӣ истифода карда шавад. Агар фазои соҳибкорӣ ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ мусоидат накунад, дар ин маврид «ҷиҳати баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва таъмини фаъолияти устувори онҳо чорабиниҳои реинжинирингӣ татбиқ карда мешаванд, ки бо назардошти муҳити фарогир амалӣ карда мешавад» [5, 16].

Дар назария нигаришҳои гуногун дар мавриди мағҳуми фазои соҳибкорӣ вучуд дорад. Барои мисол, ба ақидаи Данакин Н.С. «фазои соҳибкорӣ ин муҳити мукаммале аз шароит ва омилҳоест, ки барои ташкили фаъолияти соҳибкорӣ созгор мебошад» [3, 67]. Дар Маърӯзаи Бонки умумиҷаҳонӣ омадааст, ки «фазои соҳибкорӣ ҳамчун маҷмӯӣ омилҳои локалӣ эътироф мешавад, ки корхонаҳоро ҷиҳати сармоягузории маҳсулнок, ташкили ҷойҳои кории нав ва тавссеаи доираи фаъолият ҳавасманд мегардонад» [2,]. Ба андешаи мо фазои соҳибкорӣ ин маҷмӯӣ унсурҳои муҳити беруна ба ҳисоб меравад, ки фаъолияти соҳибкорӣ таҳти таъсири он қарор гирифта, бо таваҷҷуҳ ба шароити ҷойдошта рушд менамояд.

Сараввал бо мақсади дарки мазмун ва механизми дар амал татбиқ намудани таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ низоми нишондиҳандаҳои ташхиси фазои соҳибкориро баррасӣ менамоем, ки фарогири ҷанбаҳои умумӣ ва хос мебошанд. Дар сатҳи байналмилалӣ, арзёбии фазои соҳибкорӣ барои сармоягузорон як дастури муҳим барои баҳодиҳии ҳатарҳои сармоягузорӣ дар қишварҳои алоҳида ба ҳисоб меравад. Аксар созмонҳои байналмилалӣ дар асоси сиёсати давлатӣ ва дигар омилҳое, ки ба рушди соҳибкорӣ ва ба шукуфоии иқтисодии давлат таъсир мерасонанд, рейтингҳо ё "индексҳо"-и фазои соҳибкории қишварҳоро таҳия ва нашр мекунанд.

Як қатор омилҳои ин рейтингҳо гуногунандешӣ ва муҳкили ба ҳам мувофиқат кардани назари фазои соҳибкориро таъмин мекунанд, зоро ҳар як нишондиҳанда, тағйирёбандаҳо ё ҷузъҳои муҳталифро дар андозагирии фазои соҳибкорӣ таъкид мекунад. Аз ин рӯ, зарур аст, ки нишондиҳандаҳои мавҷударо таҳлил ва гурӯҳбандӣ намоем (ҷадв. 1.).

Ҷадвали 1 - Нишондиҳандаҳои миқдории тавсифи мусоид будани фазои соҳибкорӣ

	Нишондиҳанда	Мазмун
		Институтсионали
	Сиёсат ва идораи давлатӣ	Фаъолияти мақомоти марказӣ ва маҳалии идорақунии давлатӣ, идораи давлатии иқтисодиёт, сиёсати давлатии андоз, гумruk, ҳариди давлатӣ, шарикии давлат ва баҳши ҳусусӣ, ҳифзи ҳуқуқи моликият, чораҳои маъмурӣ ва гайра.
	Стратегия ва барномаҳои	Мавҷудияти стратегия ва барномаҳои рушд, ки дар он соҳибкорӣ мавқеи хос дорад, масъулиятшиносии мақомоти

	давлатӣ	татбиқунанда ва назораткунандаи стратегия ва барномаҳо, шаффофияти сиёсати давлатии ҳимоя ва дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ, мавҷудияти шаклҳои гуногуни дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ
Ташкили иқтисодӣ		
	Низоми молиявӣ	Дастгирии молиявии фаъолияти соҳибкорӣ, мавҷудияти бозори қоғазҳои қиматнок, меъёри фоиз, дастрасӣ ба захираҳои молиявӣ, қарзӣ ва инвеститсионӣ, инкишофи иҷорай молиявӣ ва дигар механизмҳои он
	Инфрасохтор и моддӣ ва тиҷоратӣ	Мавҷудияти дастрасӣ ба унсурҳои инфрасохторӣ ва ҳадамоти машваритию тиҷоратӣ
Илмию инноватсионӣ		
	Таъминоти кадрӣ	Сатҳи таҳсилот, имконияти бозомӯзии кадрҳо ва тақмили ихтисос, ташаккули маърифати молиявӣ ва соҳибкорӣ
	Фаъолияти инноватсионӣ	Таҳқиқотҳои илмӣ, татбиқи амалии онҳо, ҷорисозии онҳо дар истеҳсолот ва маблағгузории фаъолияти инноватсионӣ
	Фарҳанг ва аҳлоқ	Фарҳанги баланди соҳибкорӣ, аҳлоқ ва арзишҳои воло, соҳибкории мутамаддин, маъсулияти иҷтимоии бизнес ва муносибати ҷамъият ба фаъолияти соҳибкорӣ

Таҳияи муаллиф

Айни замон дар чаҳони муосир усулҳои гуногуни арзёбии фазои соҳибкорӣ вучуд дорад, ки аз ҷониби созмонҳои байналхалқӣ, созмону ташкилотҳои давлатҳои алоҳида ва пажӯшишгоҳҳои илмию таҳқиқотӣ гузаронида мешаванд. Оғози расмии арзёбии фазои соҳибкорӣ дар сатҳи байнамилаӣ ба соли 2004 рост меояд, ки дар ин ҳусус дар Форуми 12-уми иқтисодии Дублин қарор қабул карда шуда буд. Дар Форуми мазкур иштирокичиёни он ба ҳулоасе омаданд, ки таъсири омилҳои муҳталиф ба рушди соҳибкорӣ баҳоғузорӣ карда шуда, аз рӯйи натиҷаи он барои қишварҳои алоҳида тавсияву пешниҳодот коркард карда шавад. Дар ин ҷо тавсия шуда буд, ки ба сифати омилҳои асосии фазои мусоид барои соҳибкорӣ нишондиҳандаҳои зерин ба монанди амният ва ҳамкорӣ (дар сатҳи минтақавӣ), устувории иқтисодӣ, сиёсати оқилонаи иқтисодӣ, сифати идоракунӣ, волоияти қонун, неруи институтионаӣ ва инсонӣ, инфрасохтори молиявӣ ва моддӣ истифода карда шаванд.

Таҷрибаи баҳодиҳии фазои соҳибкорӣ дар арсаи байналмилаӣ то қарори даҳлдори Форум иқтисодии Дублин вучуд дошта, ҳанӯз то оғози солҳои 2000 аз ҷониби пажӯшишгоҳи тадқиқотҳои иқтисодии Олмон шохиси IFO ҳисоб карда мешуд. Шохиси мазкур Индекси фазои соҳибкории IFO (Институти тадқиқоти иқтисодӣ) ном дошта, табъи соҳибкорон ва интизориҳои онҳоро дар 6 моҳи оянда ташхис менамуд. Ҳусусияти хоси тадқиқоти мазкур дар он аст, ки зимни он 9000 соҳибкор тавассути телефон назарсанҷӣ шуда, фарогири соҳаҳои коркард, соҳтмон, тиҷорати яклухт ва чакана мебошанд. Сифати фазои соҳибкорӣ дар асоси таносуби роҳбарони қаноатманд ва роҳбароне, ки қаноатманд нестанд, баҳо дода мешавад.

Шохиси мазкур дар Олмон соҳиби обруҷ ва эътиими хос буда, бинобар собиқаи бузурги таъриҳӣ доштанаш (аз соли 1972 гузаронида мешавад) ҳанӯз ҳам аз ҷониби доираҳои кории миллӣ ва байналмилаӣ натиҷаҳои он ҳамчун асос қабул карда мешавад. Дар баробари Шохиси асосӣ Пажӯшишгоҳи мазкур ҳамчунин 4 шохиси дигарро чун Шохиси табъи корӣ (IFO index West German business sentiment), Шохиси иқлими корӣ дар бахши хизматрасонӣ (IFO business climate in the German services sector), Шохиси иқлими корӣ барои корхонаҳои хурду миёна (IFO business climate for

small and medium-sized enterprises) ва Шохиси иқлими кории чаҳонӣ (IFO World economic climate index) муайян мекунад [6].

Омӯзиш ва баррасии шохисҳои мазкур имконият медиҳанд, ки барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин меъёрҳо ва индикаторҳо таҳия карда шаванд. Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки минтақаҳо ва соҳаҳои аз рӯйи нишондиҳандаҳои рушди соҳибкорӣ фарқияти калон дошта, зимнан динамикаи нобаробар доранд, зарурати ташхиси фазои соҳибкорӣ дар сатҳи миллӣ ва минтақаӣ вучуд дорад. Дар баробари ин таҳияи рейтинги минтақаҳо, ки фарогири индикатори фазои соҳибкорӣ мебошад, дорон аҳамияти муҳими назариявӣ ва амали мебошад.

Шохисҳои иловагии Институти тадқиқотҳои иқтисодии Олмон, ки дар шаҳри Мюнхени Олмон қарор дорад, фарогири мазмун ва меъёрҳои хос аст (ҷадв. 2.).

Ҷадвали 2 - Тавсифи шохисҳои Институти тадқиқотҳои иқтисодии Олмон

Номгӯй	Мазмун
Шохиси табъи корӣ (IFO index West German business sentiment)	Шохиси мазкур барои ташхиси фазои корӣ дар бахши истеҳсолоти саноатӣ коркард шуда, ҳаҷми истеҳсолот, супоришҳо, сатҳи шугӯл ва динамикаи нарҳҳои маҳсулоти тайёро баҳо гузорӣ мекунад. Пурсиҷ 12 саволро дар бар гирифта, фарогири ҳаҷми супоришҳо, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, истифодаи фондҳои асосӣ, ҳаҷми заҳираҳои моддии истеҳсолӣ ва тағиироти нарҳҳои фурӯши маҳсулот, аз ҷумла барои содирот мебошад.
Шохиси иқлими корӣ дар бахши хизматрасонӣ (IFO business climate in the German services sector)	Шохиси мазкур мавсимӣ буда, барои соҳаи хизматрасонӣ истифода мешавад. Дар пурсиҷ 2000 нафар иштирок менкунанд, ки зимнан ширкатҳои сугуртавӣ ва хизматрасониҳои молиявӣ истинос мебошанд.
Шохиси иқлими корӣ барои корхонаҳои хурду миёна (IFO business climate for small and medium-sized enterprises)	Шохиси мазқурро пажӯҳишгоҳ дар якҷоягӣ бо гурӯҳи бонкҳои KFW коркарда намуда, ба ҳаҷми соҳибкории хурду миёна алоқаманд мебошад. Бузургии шохис аз -200 то +200 фаро гирифта, зимни он роҳбарони ширкатҳои хурду миёна пурсида мешаванд.
Шохиси иқлими кории чаҳонӣ (IFO World economic climate index)	Шохиси мазкур барои баҳодиҳии вазъи иқтисоди Иттиҳоди Аврупо ва соири чаҳон истифода шуда, аз ҷониби коршиносони олмонӣ гузаронида мешавад.

Таҳияи муаллиф

Аз маълумотҳои дар ҷадвал овардашуда бармеояд, ки дар Олмон ҷиҳати ташаккул ва такмили фазои соҳибкорӣ нишондиҳандаҳо дар сатҳи соҳа ва макроиқтисодиёт таҳлил ва арзёбӣ шуда, натиҷаи он барои қабули қарор, бартараф кардани омилҳои боздорандა ва ташкили фазои муосиди соҳибкорӣ истифода карда мешавад.

Усули дигари маъмул ин усули агентии Tradingeconomics ба ҳисоб меравад, ки платформаи интернетӣ мебошад. Дар ин сомона иттилооти роҷеъ ба фазои соҳибкорӣ дар 196 кишвари чаҳон ҷойгир карда шуда, фарогири 20 миллион нишондиҳандаи иқтисодӣ вобаста ба қурби мубодилаи асьор, шохисҳои фондӣ, даромаднокии вомҳои давлатӣ ва нарҳи ашёи хом ҷамъоварӣ шудааст. Сомонаи мазкур истифодабарандай зиёд дошта, ҳар моҳ зиёда аз 15 миллион истифодабаранда аз он дидан мекунанд.

Агентии мазкур маҷмӯи нишондиҳандаҳои иқтисодиеро дар бар мегирад, ки муҳити кории давлатҳои алоҳидаро тавсиф медиҳад. Ин нишондиҳандаҳо индикаторҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсиро дар бар гирифта, шомили боварии соҳибкорон, сатҳи бекорӣ, шохиси фаъолнокии корӣ дар саноати коркард, шохиси фаъолнокӣ дар бахши ҳарид, истифодаи иқтидорҳои саноатӣ, ҳаҷми истеҳсолоти силсилавӣ ва гайра мебошанд. Ин нишондиҳандаҳо дар маҷмӯъ 23 номгӯйро ташкил дода, оид ба омилҳои ба фазои соҳибкорӣ таъсисрасон маълумот пешниҳод мекунанд.

Дар муқоиса бо дигар усулҳои баҳодиҳии фазои соҳибкорӣ усули агентии мазкур хусусияти иттилоотӣ дошта, имконият медиҳад, ки оид ба фазои соҳибкории ин ё он давлат маълумот дарёфт карда шавад.

Агентии Tradingeconomics дар баҳодиҳии худ аз натиҷаҳои баҳодиҳии Бонки Умумиҷаҳонӣ истифода карда, ҳатто як нишондиҳандааш мавқеи давлат дар ҳамин рейтинг ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, усули мазкур дорои як қатор афзалиятҳо мебошад, ки дар байни онҳо маҳбубияти хосаш дар байни иқтисодчиён, иттилооти боэътиномд ва фарогирии васеи онҳо ба ҳисоб мавқеи хос доранд. Дар баробари ин усули мазкур дорои як қатор камбуҷидҳо низ мебошад, ки набудани баҳодиҳии маҷмӯӣ, низоми рейтингӣ ва вобастагиаш аз дигар методҳои баҳодиҳии фазои соҳибкорӣ аз ҷумлаи онҳоянд.

Яке аз таҷрибаҳои муваффақ, ки дар Федератсияи Россия вуҷуд дорад, ба андешаи мо қобили таваҷҷуҳи хос аст. Дар ин ҷо Агентии Эксперт РА ҳамасола фазои соҳибкориро дар сатҳи минтақаҳои ФР таҳлил ва баррасӣ намуда, аз рӯи он гузориш чоп мекунад. Бо назардошти қулай ва осон будани истифодаи рейтинги мазкур методологияи онро дида мебароем [1].

Рейтинги мазкур «Рейтинги фазои соҳибкорӣ дар шаҳрҳои Россия» ном дошта, дар ҳамбастагӣ бо Вестерн Юнион бори аввал соли 2003 гузаронида шуда буд. Рейтинг фарогири шароити пешбурди соҳибкорӣ, таъсиси фаъолияти нав ва тавссеаи он дар заминаи сармоягузорӣ ва сармояи асосӣ мебошад. Ба сифати сарчашмаи иттилоот маълумотҳои Кумитаи давлатии омори Федератсияи Россия, Вазорати рушди иқтисоди Федератсияи Россия, Бонки марказии Федератсияи Россия, пойгоҳи ҳуқуқии «Консультант Плюс-Регионы», маҳзани маълумотҳои агентии рейтингии Эксперт-РА баромад мекунанд [7].

Барои ин таҳқиқот дастгоҳи методии беназир, ки дар заминаи концептуалии методологияи рейтинги ҷолибияти сармоягузории минтақаҳои Россия "Expert RA" таҳия шудааст, истифода карда мешавад.

Барои арзёбии фазои соҳибкорӣ дар шаҳрҳои қалон ҳамаи омилҳои рушд ба шароит барои соҳибкорӣ (бизнес) ва натиҷаҳои (шиддатнокии) рушди тиҷорат ҷудо карда шудаанд. Шартҳо барои соҳибкорӣ дар шаҳрҳои Россия аз омилҳои зерин иборатанд: дастрасии нақлиёти шаҳр; устувории иҷтимоӣ-сиёсӣ, шартҳои ҳуқуқии пешбурди соҳибкорӣ; сатҳи рушди телекоммуникатсия; сатҳи рушди инфрасоҳтори соҳибкорӣ ва сатҳи зиндагии аҳолӣ. Барои нишондиҳандаҳои вобаста ба ҳар як омил ҳама арзишҳо ба ҷадвали 10-балла ҷой карда шуданд, ки дар он шохиси ҳадди ақали назаррас баҳои "1" ва ҳадди аксар - "10" гузошта мешавад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба андешаи мо таҳия ва истифодаи ҳамчунин рейтингҳо ногузир буда, дорои аҳамияти рӯзафзун аст. То ба имрӯзӣ сатҳи рушди минтақаҳо ва дастовардҳои алоҳидаи соҳаҳои ҳоҷагии ҳалқ баҳогузорӣ карда намешавад. Мавҷудияти ҳамчунин рейтингҳо дар таъмини рушди соҳа, минтақаҳо ва дар маҷмӯъ иқтисодиёти миллӣ фазои рақобатро ба вуҷуд меоранд.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии хеш дар ҷаласаи бистуми Шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ таъқид соҳтанд, ки «Воқеан, ташкили рейтинги миллӣ ҳамчун низоми баҳогузории рушди иқтисодии маҳал ба баланд бардоштани масъулияти мақомоти маҳаллӣ, натиҷаҳои фаъолияти онҳо, паҳн намудани таҷрибаи пешқадами идоракунӣ дар сатҳи минтақавӣ, арзёбӣ ва муайян намудани мушкилоти соҳибкорон, инчунин, идомаи ислоҳот мусоидат менамояд. Иштироки ҳамаи шаҳру ноҳияҳо дар ин раванд имкон медиҳад, ки вазъи фазои соҳибкорӣ дар сатҳи маҳал ба таври воқеӣ инъикос карда шавад. Ҳамчунин, дар баробари амалӣ намудани рейтинг андешидани тадбирҳо вобаста ба ҳавасмандгардонии минтақаҳо барои беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ зарур мебошад» [9].

Зимнан ба Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ супориш дода шуда буд, ки якъо бо Агентии омор, Кумитаи рушди маҳал, вазорату идораҳои даҳлдор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ҷиҳати мунтазам гузаронидани арзёбии миллии фазои сармоягузорӣ тадбирҳои зарурӣ андешида, натиҷаҳои рейтинги миллии фазои сармоягузориро дар кишвар муайян намоянд. Вале, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки бо гузашти вакът дар ин самт ҷораҳои мушаххас андешида нашудаанд.

Аз ин рӯйи натиҷаи тадқиқоти анҷомдода дар рисолаи мазкур ҷиҳати таҳия ва истифодай «Рейтинги миллии фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ» таклифи пешниҳодҳо коркард шуда, консепсияи он пешниҳод карда мешавад, ки фарогири индикаторҳои зер мебошанд:

- таҳияи рейтинги миллии фазои соҳибкорӣ вобаста ба нишондиҳанд ва омилҳои алоҳидаи таъсиррасон;
- мушаххассозии индикаторҳои тавсифиҳандай фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ;
- таъсиси сомонаи расмии таҳияи рейтингҳои миллӣ ва сатҳи рушди муносибатҳои соҳибкорӣ, аз он ҷумла фазои соҳибкорӣ ва муҳити корӣ;
- омода кардани қадрҳои баландиҳтисоси донандай бозор ва аз таҷрибаи хориҷа огоҳ.

Ҳамин тавр, бояд таъкид соҳт, ки дар ҷаҳони муосир равишиҳои гуногуни баҳодиҳии фазои соҳибкорӣ вуҷуд дошта, ҳадафи аслии тамоми усулҳои мавҷуда ин тавссеаи фаъолияти соҳибкорӣ дар ҳудуди муайян мебошад. Зимнан бояд бори дигар таъкид соҳт, ки «барои ташаккули соҳибкории мутамаддин ва фарҳангӣ фазои соҳибкорӣ, менталитет, меъёрҳои ҳукуқӣ, фарҳангҳои ҳуди соҳибкорӣ ва ташкилотҳои соҳибкорӣ» нақши хело бузург доранд.

АДАБИЁТ

1. Белкина Е.Н., Мусаева К.Р., Адашев М.М. Методика оценки уровня развития предпринимательской среды//Политехнический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета, 2017.- № 125.- С. 611-622.
2. Ведение бизнеса-2013: доклад / Междунар. Банк реконструкции и развития / Всемир. Банк, 10-е изд., 2013.
3. Данакин Н.С. Концептуальный анализ понятия «Предпринимательский климат» / Н.С.Данакин, О.И. Дивиченко // Теория и практика общественного развития, 2017. - №5. – С. 66-68.
4. Кодиров Ф.А., Сафарова С.Х. Социально-культурные аспекты формирования предпринимательской среды в Республике Таджикистан//Вестник Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Серия гуманитарных и экономических наук, 2018. -№ 1-4 (57).- С. 187-190.
5. Кодиров Ф.А., Фаррухзода С., Давлатов С.М. Реинжиниринг бизнес-процессов как фактор повышения конкурентоспособности предпринимательской деятельности//Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук, 2017. -№ 2/8.- С. 15-18.
6. Попова И.В. Аналитический обзор методик оценки предпринимательского климата региона//Карельский научный журнал, 2017. -Т. 6.- № 4 (21). -С. 283-285.
7. Рейтинг предпринимательского климата в российских городах <https://www.raexpert.ru/ratings/towns/2003>
8. Улимбашев А.З. Методика расчета оценки состояния факторов, формирующих предпринимательский климат//Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, 2016. -№ 43.- С. 192-196.
9. <http://president.tj/node/22453>

АННОТАЦИЯ

РАВИШҲО ВА УСУЛҲОИ АРЗЁБИИ ФАЗОИ СОҲИБКОРӢ ДАР ҶАҲОНИ МУОСИР: НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯ

Мақола ба таҳлили баъзе масъалаҳои назариявӣ ва амалии баҳодиҳии фазои соҳибкорӣ дар ҷаҳони муосир баҳшида шудааст. Дар мақола дар асоси таҳлил ва таҷzияи таҷрибаи ҷойдошта баъзе равишиҳо таҳлилу баррасӣ шуда, зарурат ва моҳияти онҳо нишон дода шудааст. Ҳамчунин аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқоти анҷомшуда пешниҳод шудааст, ки бо такъя ба таҷрибаи хориҷа «Рейтинги миллии баҳодиҳии фазои соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия карда шавад.

АННОТАЦИЯ

ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Статья посвящена анализу некоторых теоретических и практических вопросов оценки предпринимательского климата. В статье на основе анализа и диагностики существующего опыта показаны некоторые подходы к оценке предпринимательского климата. По результатам проведенного исследования предложено разработать «Национальный рейтинг оценки предпринимательского климата в Республике Таджикистан».

Ключевые слова: бизнес, рынок, бизнес-среда, конкуренция, эффективность, оценка, рейтинг, развитие, инновации.

ANNOTATION

APPROACHES AND METHODS FOR ASSESSING THE BUSINESS CLIMATE IN THE MODERN WORLD: THEORY AND PRACTICE

The article is devoted to the analysis of some theoretical and practical issues of assessing the business climate. Based on the analysis and diagnostics of existing experience, the article shows some approaches to assessing the business climate. Based on the results of the study, it was proposed to develop a "National rating for assessing the business climate in the Republic of Tajikistan"

Key words: business, market, business environment, competition, efficiency, evaluation, rating, development, innovation.

ТДУ 631.155.2

ҲАВАСМАНДКУНИИ КОРХОНАҲО БАРОИ ПУРИҚИДОР ГАРДОНИДАНИ ПОЙГОҲИ МОДДӢ -ТЕХНИКИИ КИШОВАРЗӢ ДАР ЧУМҲУРИИ ТОҶИКСТОН ТАВАССУТИ МЕХАНИЗМҲОИ ЛИЗИНГ

Мухторзода П.Ч., доктор (PhD), **Бобоев Ш.К.,** н.и.и., дотсент - ДАТ
ба номи Ш. Шоҳтемур

Калимаҳои калидӣ: лизинг, амалиёти лизингӣ, техника, таҷҳизоти кишоварзӣ, тараққиёти лизинг, муносабатҳои лизинг.

Тараққиёти илму техника яке аз омилҳои назаррас мебошанд, ки баландшавии истехсолоти кишоварзро таъмин менамяд ва асоси чиҳозонидани хочагиҳо бо техника ва таҷҳизотҳои кишоварзӣ ба шумор меравад. Айни замон дар ҷумҳурий таъминнокии соҳаи кишоварзӣ бо техника ва таҷҳизоти кишоварзӣ вобаста ба меъёри муқарраршуда 50-55% -ро ташкил медиҳад. Рушди бомуваффақияти мұчтамеи агросаноатӣ аз бисёр ҷиҳат аз дастгирии давлатӣ ва танзими истехсолоти кишоварзӣ дар асоси лизинг вобаста аст. Зери мағҳуми лизинг ҳама намуди фаъолияти сармоягузорӣ оид ба ҳаридорӣ намудани молу мулк ва супоридани он ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар асоси шартномаи лизинг бо назардошти пардохти ҳатмии мухлати маблағ ва дар шароити муайянни пешбинишудаи шартнома, дар асоси бозхариди молу мулк аз ҷониби лизинггиранда фаҳмида мешавад. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷораи молиявии (лизинг)» ҷонибҳои муомилоти лизингӣ (субъектҳои лизинг) ва предмети лизингро муайян менамояд. Ба субъектҳои лизинг доҳил мешаванд: лизингдиҳанда, лизинггиранда ва фурӯшанд (молрасон-таҳвилгар). Дар ин маврид лизингдиҳанда метавонад ҳам шахси ҳуқуқӣ ва ҳам ҳамчун шахси воқеӣ амал намояд, ки мутобиқи шартномаи лизинг ба тасарруфи муваққатии предмети лизинг дар шароити муайян вазифадор аст онро амалӣ намояд.

Мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷораи молиявии (лизинг)» предмети лизинг метавонад ҳар гуна ашёҳои истифоданашаванда бошад, аз ҷумла корхона, биноҳо, инишоот, таҷҳизот, воситаҳои нақлиёт, комплексҳои амволӣ ва дигар молу мулке, ки барои фаъолияти соҳибкорӣ метавонад мавриди истифода қарор дода

шавад. Яке аз бартариятҳои хуби лизинг дар он мебошад, ки пеш аз харид онро истифода бурда даромад ба даст оварда мешавад. Ин даромади бадастовардашуда ба хоҷагидорон имконият медиҳад, ки доираи истеҳсолоти хоҷагии кишоварзии худро васеъ намуда, даромади бештар ба даст гиранд.

Аз нуқтаи назари иқтисодӣ, лизинг бо қарз монандӣ дорад, ки барои хариди таҷхизот пешниҳод гардидааст. Ҳангоми бо қарз харидорӣ намудани дороиҳои воқеӣ, харидор дар муҳлати муайян маблағи қарзро пардоҳт мекунад, ҳамзамон фурӯшандай дороиҳои воқеӣ барои таъмини баргардонидани қарз ҳукуқи соҳибии моликиятро то пурра пардоҳт намудани он нигоҳ медорад.

Сарфи назар аз он, ки асоси лизинг муносибатҳои қарзӣ мебошад, мо онро на ба шакли маблағгузории қарзӣ ҳамчун қарзи мақсаднок доҳил мекунем ва онро ба сифати усули мустақили маблағгузории сармоягузориҳои воқеӣ ҷудо мекунем. Ҷунин нуқтаи назар бо ду ҳолат алоқаманд аст. Аввалан, лизинг, баръакси қарзи бонкӣ, ҳамчун қарз дар шакли мол амал мекунад; дуюм, он дар таҷрибаи ҷаҳонӣ хеле васеъ паҳн шудааст.

Дар шароити иқтисоди бозоргонӣ дар соҳаи кишоварзӣ масъалаи ҳавасмандкунии корхонаҳои кишоварзӣ яке аз масъалаи муҳим ба шумор меравад. Мақсади асосии ҳавасмандкунии корхонаҳои кишоварзӣ ин ташкили шароити хуби такрористехсолкуни махсулоти кишоварзӣ мебошад. Ин масъала бо истифодаи механизмҳои иқтисодӣ амалий карда мешавад. Яке аз механизми иқтисодии ҳавасмандкунии корхонаҳои кишоварзӣ ин лизинг мебошад.

Дар иқтисодиёти кишоварзӣ лизинг ин намуди қарз ба шакли мол ва усули махсуси сармоягузорӣ ба ҳисоб рафта, дар баробари маблағгузории қарзӣ дар шароити дефитсити сармоя нақши муҳимро дар азnavsозии сармояи асосӣ мебозад.

Бартарии лизинг дар муқоиса бо дигар намудҳои сармоягузорӣ дар он аст, ки корхонаҳои кишоварзӣ воситаҳои асосии истеҳсолотро ба даст меоранд ва қисми воситаҳои зуруриро бо ҷалб накардан заҳираҳои молиявии маҳдуд ва дар ихтиёри худ нигоҳ дошта, барои истифода ва хариди тухмӣ, маводҳои сӯзишворӣ истифода мебаранд. Бартарии дигари лизинг дар он аст, ки сармояи аввалияи начандон калонро дошта истеҳсолоти нав ташкил намуда, бо зудӣ фондҳои асосиро бе ҷалби сармоягузории калон азnavsозӣ намудан мумкин аст. Инчунин бо ёрии лизинг масъалаи асосии соҳаи кишоварзӣ нарасидани маблағ барои хариди техникаи кишоварзӣ ҳалли худро мейёбад.

Лизинг ба ҳамаи иштирокчиёни амалиёти лизингӣ муфид мебошад. Истеҳсолкунандагони махсулоти кишоварзӣ қарзро мегирад ва марҳила ба марҳила барои пардоҳти маблағи таҷхизотҳо ва техникаи зарурӣ онро истифода менамоянд. Бонк кафолати бозпас гардонидани қарз ба ҳисоб меравад. Барои корхонаҳои мөшинсозии кишоварзӣ бозори фурӯш васеъ карда мешавад, ки вуруди заҳираҳои молиявии иловагиро таъмин менамояд.

Низоми пешниҳоди таҷхизотҳо ва мосинаҳои кишоварзӣ барои лизинг як қатор бартариятҳоро доро мебошад:

якум, амалан ин имконияти ягонае мебошад, ки аз тарафи давлат қарзиҳии дарозмуддат дар вақти харидани техника дода мешавад;

дуюм, нархи қайдкардашудаи махсулоти мосинаҳои кишоварзӣ дар лаҳзаи харидани он, ки вай махсусан дар вақти таваррум муҳим аст;

сөюм, дастрас намудани техникаи кишоварзӣ барои ҳамаи истеҳсолкунандагони махсулоти кишоварзӣ пайдо мегардад.

Бо сабаби зиёдшавии амалиётҳои лизингӣ дар соҳаи кишоварзӣ корхонаи воҳиди давлатии чумхурияии «Тоҷикагролизинг» дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 ноябрин соли 2007, № 597 таъсис дода шудааст. Мақсади асосии «Тоҷикагролизинг» дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷори молиявӣ (лизинг)» қонеъ намудани талаботи хоҷагиҳои деҳқонию фермерӣ, корхонаҳою ташкилотҳои соҳаи кишоварзии дорои шаклҳои гуногуни моликият ва шахсони воқеӣ бо техникаи кишоварзӣ, қисмҳои эҷтиёти ва ташкил намудани марказҳои

хизматрасонии техникӣ, кору хизматрасонии сервисио техникӣ ва дар асоси тичорат ба даст овардани фоида ба шумор меравад.

Мувофиқи маълумотҳои оморӣ дар 9 моҳи соли 2018 аз ҳисоби корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳурӣ «Тоҷикагролизинг» ба ҷумҳурӣ 205 трактори гуногунтамға ва 530 мосинолоти қишоварзӣ ворид карда шудааст. Инчунин дар ин давра аз тарафи корхонаи мазкур ба 180 ҳочагиҳои дехқонӣ (фермерӣ)-и шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 179 адад тракторҳои гуногунтамға ва 460 мосинолоти қишоварзӣ бо тариқи иҷораи лизингӣ дастрас карда шудааст.

Дар ҷумҳурӣ то имрӯз 81 маркази хизматрасонии техникӣ ташкил карда шудааст, ки аз он 56-то ба корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳурӣ «Тоҷикагролизинг» ва боқимондаи он ба соҳибкорони инфиродӣ тааллук доранд. Ин марказҳои хизматрасонии техникӣ барои сари вакт ба анҷом расонидани корҳои сахроӣ ба ҳочагиҳои қишоварзӣ хизмат карда истодаанд.

Имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалиёти лизингиро 10 ширкат таъмин менамояд, дар байни онҳо саҳми «Наҳустлизинг» (32%), «Ориёнлизинг» (23%) ва «Тоҷикагролизинг», (22,4%) – ро ташкил медиҳад.

Дар айни замон дар тоҷикистон барномаҳои мушаҳҳаси рушди соҳаи қишоварзӣ фаъолият мекунанд. Аз ин рӯ, дар ин соҳа истифодай амалиёти лизингӣ қарib 60%-ро ташкил медиҳад.

Маҳз бо ҳамин хотир дар ҷумҳурӣ КВД «Тоҷикагролизинг» ташкил карда шуд. Корхонаи мазкур дар асоси қарори Ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30- ноябрини соли 2007, № 597 таъсис дода шуда, аз моҳи марта соли 2008 ба фаъолият оғоз намудааст.

Технологияи муомилоти лизингӣ тақрибан ба тариқи зайл аст. Фарз мекунем, ки корхона ба ягон таҷхизот эҳтиёҷ дорад. Корхона истеҳсолкунандағони ин таҷхизотро ҷустуҷӯ мекунад ва пас аз таҳлили даҳлдор таҳлили ҷоизро муайян мекунад. Сипас, ў ба ширкати лизингӣ барои бастани шартнома рӯ меорад. Ширкати лизинг бо субъекти ҳочагидор шартнома мебандад, ки мувофиқи он ба таҳвилгар арзиши фондҳои асосиро пурра пардоҳт мекунад ва ба субъекти ҳочагидор бо ҳукуқи бозхарид дар охири муҳлати муайяншудаи иҷора ба иҷора медиҳад. Ҳамзамон ширкати лизингӣ дар ҳусуси ҳариди фондҳои асосӣ бо таъмингар шартнома мебандад. Ҳангоми бастани шартномаи лизингӣ кафолати бонкӣ, ё ғарав ё, ки сӯғуртаи пардоҳти лизингӣ, ё ки амвол талаб карда мешавад, ки объекти муомилоти лизингӣ мебошад.

Қайд намудан ба маврид аст, ки барои беҳтар намудани таъминоти ҳочагиҳои қишоварзӣ бо техникаи қишоварзӣ корхонаи воҳиди давлатии «Мадад» дар 9 моҳи соли 2018 ба маблағи 1,4 млн. сомонӣ тракторҳои ҷарҳдор, ядакҳои тракторӣ, ҷарҳҳои тракторӣ ва қисмҳои эҳтиётӣ ба ҷумҳурӣ ворид намуда, бо ширкати «Атешпар»-и Туркия, «ЮТО- Интернатсионал»- Ҷумҳурии Мардумии Ҷин ва заводи тракторсозии шаҳри Тошканди Ҷумҳурии Узбекистон оид ба ворид намудани тракторҳо ва қисмҳои эҳтиётӣ шартномаҳо ба имзо расонидааст.

Ҳалли масъалаҳои дар боло зикр шуда то андозае барои беҳтар гаштани фаъолияти лизингии Ҷумҳурӣ таъсири ҳудро мерасонад, ки дар натиҷа пойгоҳи модди- техникӣ қишоварзонро мустаҳкам гардонида, имконияти ҷори намудани технологияҳои инноватсионӣ, баланд бардоштани самаранокии соҳаи мазкур ва пурқувват гаштани иқтисодиёти ҳочагиҳо ва ҳам молистеҳсолкунандағон мусоидат мекунад.

Ҳамин тарик, барои рушди лизинг дар соҳаи қишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур аст, ки масъалаҳои зерин ҳал карда шаванд:

- беҳтарсозии ҳолати иқтисодиёт;
- паст кардани меъёрҳои қарзӣ;
- зиёд намудани миқдори корхонаҳои қобилияти қарздиҳӣ дошта;
- рушди низоми таъминоти сугуртавии фаъолияти лизингӣ.

Дар натича ҳангоми лизинг таъсири синергетикӣ (афзуншаванда) ба миён меояд, ки боиси маҷмӯи омилҳои зерин мегардад:

- бо имтиёзҳои ба кишоварзӣ пешниҳод кардашуда;
 - бо доҳил кардани пардоҳти лизингӣ ба арзиши аслии маҳсулоти истеҳсолшаванда;
 - бо истифодаи муомилоти фючерӣ ба маҳсулоти кишоварзӣ;
 - бо техникаи босуръат бо амортизатсия (истеҳлок);
 - бо паст кардани сатҳи таҷхизот ва талағот ҳангоми кор дар соҳаи кишоварзӣ;
 - бо баланд бардоштани истеҳсолоти мошинсозӣ ва табодули технология;
- бо баланд бардоштани самаранокии истифодаи технология аз ҳисоби хизматгузориҳои баландсифат мебошад.

АДАБИЁТ

1. Лукашов В.С. Формирование и развитие системы лизинговых отношений в аграрном секторе экономики, 2019.
2. Бобоев Ш.К. Формирование и развитие лизинговых отношений в сельском хозяйстве Республики Таджикистан (научная диссертация) к.э.н. - Душанбе, 2010.- 35с.
3. Кишоварзии Ҷумурии Тоҷикистон Маҷмӯаи оморӣ, 2018. – 308с.
4. Источник данных РГУП «Таджикагролизинг»

АННОТАЦИЯ

ҲАВАСМАНДКУНИИ КОРХОНАҲО БАРОИ ПУРИҚТИДОР ГАРДОНИДАНИ БАЗАӢ МОДДӢ ТЕХНИКИИ КИШОVARZӢ ДАР ЧУМҲУРИИ ТО҆ЧИКСТОН ТАВАСУТИ МЕХАНИЗМҲОИ ЛИЗИНГ

Дар ин мақола мушкилоти бо техника ва таҷхизоти кишоварзӣ мӯчаҳҳаз кардани ҳоҷагиҳо баррасӣ карда мешавад. Қайд карда мешавад, ки рушди устувори маҷмӯи агросаноатӣ бештар аз дастгирии давлатӣ ва танзими истеҳсолоти кишоварзӣ дар асоси ичора вобаста аст. Дар шароити иқтисоди бозор, масъалаи ҳавасмандгардонии корхонаҳои кишоварзӣ дар бахши кишоварзӣ яке аз масъалаҳои муҳимтарин ба ҳисоб меравад. Фароҳам овардани шароити қобили қабул барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ тавассути истифодаи механизмҳои иқтисодӣ ба даст оварда мешавад, ки яке аз чунин механизмҳои ҳавасмандгардонии корхонаҳои кишоварзӣ лизинг мебошад.

Муаллиф дар бораи фаъолияти Корхонаи воҳиди давлатии "Тоҷикагролизинг" маълумоти мушахҳаси оморӣ оварда, тасдиқ намудааст, ки такмили фаъолияти лизинг дар ҷумҳурий заминай моддию техникиро дар соҳаи кишоварзӣ мустаҳкам намуда, имконияти ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ, баланд бардоштани самаранокӣ ва тақвиятро фароҳам меорад. дар маҷмӯъ иқтисоди кишвар.

АННОТАЦИЯ

СТИМУЛЫ ПРЕДПРИЯТИЙ К УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПРИ ПОМОЩИ МЕХАНИЗМОВ ЛИЗИНГА

В данной статье рассмотрены проблемы оснащения хозяйств сельскохозяйственной техникой и оборудованием. Отмечено, что устойчивое развитие агропромышленного комплекса во многом зависит от государственной поддержки и регулирования сельскохозяйственного производства на лизинговой основе. В условиях рыночной экономики вопрос стимулирования сельскохозяйственных предприятий в аграрном секторе является одним из значимых. Создание приемлемых условий для производства сельскохозяйственной продукции достигается за счет использования экономических механизмов, одним из таких механизмов стимулирования сельскохозяйственных предприятий является лизинг.

Автором приведены конкретные статистические данные деятельности ГУП «Таджиагролизинг», подтверждающие, что совершенствование лизинговой деятельности в республике укрепит материально-техническую базу в сельском хозяйстве, предоставляя возможность внедрения инновационных технологий, повысит эффективность и укрепит экономику страны, в целом.

Ключевые слова: лизинг, лизинговые операции, техника, сельхозтехника, развитие лизинга, лизинговые отношения.

ANNOTATION

INCENTIVES FOR ENTERPRISES TO STRENGTHEN THE MATERIAL AND TECHNICAL BASE IN AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITH THE HELP OF LEASING MECHANISMS

Mukhtorzoda P.Q.

This article discusses the problems of equipping farms with agricultural machinery and equipment. It is noted that the sustainable development of the agro-industrial complex largely depends on state support and regulation of agricultural production on a lease basis. In a market economy, the issue of stimulating agricultural enterprises in the agricultural sector is one of the significant. The creation of acceptable conditions for the production of agricultural products is achieved through the use of economic mechanisms, one of such mechanisms for stimulating agricultural enterprises is leasing.

The author provides specific statistical data on the activities of the State Unitary Enterprise "Tajikagroleasing", confirming that the improvement of leasing activities in the republic will strengthen the material and technical base in agriculture, providing the opportunity to introduce innovative technologies, increase efficiency and strengthen the country's economy as a whole.

Key words: leasing, leasing operations, machinery, agricultural machinery, leasing development, leasing relations